

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ХОРУФ БА НОМИ МОЁНШО
НАЗАРШОЕВ**

**ББК 74.200.25
УДК 34 (09) С 20**

САИДИБРОИМОВ ШОЗОДАИБРОҲИМ ОДИЛШОЕВИЧ

**ТАШАККУЛИ ХИРАД ҲАМЧУН ХОРИҚАИ СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР
ТАФСИРИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI-И ФОРСУ ТОЧИК**

ДИССЕРТАЦИЯ

**барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси
13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот**

**Мушовири илмӣ: Булбулов Ҷумъа -
доктори илмҳои педагогӣ, профессор**

ДУШАНБЕ – 2025

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА.....	4
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ.....	13
БОБИ 1. АСАРҲОИ МУТТАФАКИРОН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ АФКОРИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ХИРАД	
1.1 Хирад ва сирати миллӣ ҳамчун пояи маънавии халқи тоҷик.....	25
1.2 Табдили ақидаҳои педагогии тоисломӣ сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-XI.....	54
1.3 Нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба хирад ва сирати миллӣ дар тарбияи фарзанд.....	68
Хулоса оид ба боби I.....	83
БОБИ 2. ДУРУСТИИ ТАШАККУЛИ ХИРАД ҲАМЧУН ХОРИҚАИ СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI-И ФОРСИ ТОҶИК	
2.1. Ҳамbastагии мақоми ақл дар таълимоти Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав.....	86
2.2. Ақидаҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ.....	104
2.3. Таҳлили муқоисавии рушди хирад - омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти А.Сино ва “Офариннома”-и А.Балхӣ.....	126
Хулоса оид ба боби II.....	140
БОБИ 3. ҲАМБАСТАГИҲОИ ТАШАККУЛИ ХИРАД ВА СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI ВА ПЕДАГОГИКАИ МАРДУМИИ ТОҶИКОНИ БАДАХШОН	
3.1. Арзишҳои миллӣ ва маънавии тоҷикони Бадахшон ва хусусиятҳои педагогии он.....	143
3.2. Мақоми ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва анъанаҳои милливу мардумии тоҷикони Бадахшон дар ташаккули	

сирати	миллӣ	дар	мисоли	ањанаҳои
наврӯзӣ.....				180
3.3. Нақши ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI ва педагогикаи				
мардумии	Бадаҳшон	дар	шинохти	ҳаққи
модар.....				падару
				226
Хулоса оид ба боби III.....				260
БОБИ 4. ИСТИФОДАИ ҒОЯҲОИ РУШДИ ХИРАД БАРОИ				
ТАШАККУЛИ СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР РАВАНДИ МУОСИРИ				
ТАҲСИЛОТ				
4.1. Таҳқиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва татбиқи				
он дар педагогикаи муосири миллӣ.....				262
4.2. Вижагиҳои рушди сирати миллии хонандагони муассисаҳои				
таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таълимоти мутафаккирони				
асрҳои X-XI.....				291
4.3. Раванди амалишавии арзишҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-				
XI-и форсу тоҷик дар муассисаҳои таълимии интихобии ВМҚБ бо				
истифода аз таҷрибаи филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи				
ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф”				
дар ВМҚБ”				312
Хулоса оид ба боби IV.....				356
Хулосаи умумӣ.....				346
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии таҳқиқот.....				364
Интишорот аз рӯи мазмунни диссертатсия.....				368
Рӯихати адабиёт.....				377

МУҚАДДИМА

Мубрам будани мавзуи таҳқиқот. Асри XXI асри пешрафти босуръати илму техника буда, барқарор намудани муносибатҳои нави сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоиро тақозо дорад. Бахусус, дар раванди барқарор кардани муносибатҳои нави сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеаи Тоҷикистон арзишҳои ахлоқӣ дар асоси анъанаҳои таърихии мардум бо назардошти шароити муосир дар соҳаи маориф аҳамияти маҳсус пайдо мекунанд. Зоро суръат гирифтани ҷаҳонишавӣ, таъсири фарҳангу одатҳои бегона ба насли наврас такони ҷиддиро дар соҳаи тарбия талаб менамояд. Барои расидан ба ин мақсад ташаккули сирати миллӣ ва арзишҳои миллӣ басо зарур ва муҳим аст ва он бояд бо роҳҳои муҳталиф дар ниҳоди насли наврасу ҷавон тарбият ва рушд дода шавад. Олимӣ рус Б.С. Гершунский овардааст: “Бо назардошти тағйироти сирати (менталитети) ҳалқҳо ба фарҳанги таҳҷоӣ фарҳанги нав ҳамроҳ гардида, тамоюли ягонагии инсониятро ташкил дод. Бо назардошти ин тамоюлҳо ҷомеаи иттилоотии асри XXI талаботи нав ба миён гузошт, ки ҷавоб ба ин талабот, аввал мавҷудияти ҷомеаи иттилоотиро таъмин менамояд, дуюм бар асоси ягонагии технология ва сирати инсони ҷомеаи иттилоотӣ дар ҳалли душвориҳои ҷаҳонии инсоният мадад мерасонад”.¹ Аз ин гуфтаҳо бар меояд, ки мушкиниҳои роҳи ташаккули сирати милиро бояд муайян ва таҳқиқ намуд ва ҷиҳати бартараф намудани мушкиниҳои мавҷуда саъю талош варзид.

Яке аз роҳҳои асосии ташаккули сирати миллӣ ин ҷалб намудани насли наврас ба омӯзиши амиқи ашъори мутафаккирони асрҳои X-XI - асри тиллӣ ва рушди босуръати адабиёти тоҷик ва бо усули фаъол алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт мебошад. Маҳз дар ин рисола ақидаҳои педагогӣ ва тарбиявии мутафаккирони асрҳои

¹ Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б.С. Гершунский. – М., 1998. – 347 с. – С. 126.

болозикр оид ба хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ мавриди таҳқиқ, таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуданд.

Боиси тазаккур аст, ки ташаккули ақлу хирад мавзуи нав нест ва асрҳо боз олимону донишмандони соҳаҳои муҳталиф ин мавзуъро мавриди таҳқиқ қарор дода, олимони муосир низ роҷеъ ба ин мавзӯ пажӯҳишҳо намуда истодаанд. Аммо агар баъзе паҳлӯҳои мавзуи зикргардида қисман аз тарафи олимони ватаниву бурунмарзӣ омӯхта шуда бошанд ҳам, то кунун он ва баҳусус, ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик омӯхта нашуда, ба таҳқиқ ниёз дорад.

Мутафаккирон, донишмандон ва адабони асрҳои X-XI дар осори назмиву насрии хеш роҳҳои тарбияи дурусти насли наврас ва дар ин замина нақши омӯзгор, падару модар ва аҳли ҷомеаро дар тарбияи фарзанд ва ташаккули сирати миллӣ нишон дода, ба ояндагон ба мерос гузоштаанд. Асарҳои мутафаккирони асрҳои фавқуззикр дар ҳалли ин масъалаҳои мушкил ва асосӣ мисоли равshan буда, дар ташаккули сирати миллӣ, таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон ва дар маҷмӯъ, аҳли ҷомеа нақши қалидӣ доранд.

Имрӯз масъалаи дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия намудани насли наврас таҳти таваҷҷуҳи бевоситай Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баҳусус, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, омӯзгорон, падару модар ва аҳли ҷомеа вазифадор шудаанд, ки дар тарбияи насли наврас саҳми асосӣ гузоранд. Маҳз Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” нақши падару модарро дар ин самт пурра муайян намудааст.²

² “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”: Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 авг. с.2011, №762 // Садои мардум.-17 авг. - С.5

Қайд кардан ба маврид аст, ки таҳқиқи ақидаҳои педагогӣ, тарбиявию ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI имкон фароҳам меорад, ки дар таълиму тарбияи насли наврас аз арзишҳои ахлоқӣ, миллӣ ва мардумии халқи ориётабори тоҷик истифода бурда шуда, дар ин замина сирати миллии насли наврас ташаккул дода шавад ва мутмаинем, ки он натиҷаҳои назаррасро ба бор меорад.

Дар ташаккули сирати миллии насли наврас омӯзиш ва таҳқиқи осори мутафаккирони асрҳои X, аз ҷумла: А.Муродӣ, А.Фароловӣ, Ш.Балҳӣ, А.Ҷӯйборӣ, Ш.Бухорӣ, К.Марвазӣ, А.Балҳӣ, Дақиқӣ, М.Тирмизӣ, У.Балҳӣ, А.Фарруҳӣ, А.Чунайдӣ, Б.Урён, Р.Қаздорӣ, Ҳ.Бодғисӣ, М.Варроқ, Ф.Машриқӣ, А.Гургонӣ, М.Васиф, М.Муҳаллад, Б.Курд, Р.Балҳӣ, А.Балҳӣ, А.Ҷӯйборӣ, А.Ҳ.Балҳӣ, М.Муҳаллади Сагзӣ, А.Рабанҷанӣ, А.Балҳӣ, М.Балҳӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва намояндагони бузурги адабиёти асри XI чун: Н.Хусрав, А.Сино, У.Хайём, А.Берунӣ, Ф.Гургонӣ, А.Утбӣ, А.Гардезӣ, А.Байҳакӣ, А.Бухорӣ, С.Самарқандӣ, Р.Самарқандӣ, У.Кайковус, А.Ансорӣ, А.Тусӣ, А.Анварӣ, Масъуди Саъди Салмон, Муиззӣ, С.Тирмизӣ ва дигарон нақши асосӣ дорад. Ақидаҳои аксарияти ин мутафаккирон, ки аҳдулимкон ашъори онҳо дасрас гардид, мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, дар бобҳо ва фаслҳои рисола баррасӣ карда шуданд.

Масири ҳаёт ва фаъолияти илмиву адабии ин бузургони адабиёти тоҷик як навъи таҷуссуми роҳи ташаккули сирати миллӣ ва фарҳангу илми тоҷик дар асрҳои X-XI мебошад. Мутафаккирони асрҳои X-XI-и тоҷик бо зуҳури худ, бо такя ба хиради волои хеш таконе ба ҷаҳони шеъри тоҷик ворид соҳта, таваҷҷӯхи асосиро ба тарбияи насли наврас бо истифода аз хирад ва дар партави хирад ташаккул додани сирати миллӣ, арзишҳои милливу маънавӣ равона намудаанд. Ин мутафаккирон ашъори зиёди панду ахлоқии хешро ба мавзуи тарбияи насли наврас бахшида, андешаҳои ҷолиб ва асоснокро оид ба ташаккули сирати миллӣ, таранnumи худшиносиву худогоҳии миллӣ, эҳё ва равнақ бахшидани арзишҳои миллӣ баён намудаанд, ки то кунун ин ақидаҳо

рахнамои таълимдиҳандагон: падару модар, омӯзгорон ва аҳли чомеа мебошанд. Омӯзишҳои равshan ва андешаҳои бикру маъниҳои дақиқи мутафаккирони ин аҳд роҳҳои беҳтарин ва натиҷабахши тарбияи насли наврас дар руҳияи ташаккули сирати миллиро муайян намудаанд. Аз ин лиҳоз, ақидаҳои педагогии фаъоли ин мутафаккирон оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ куллан ба таҳқиқ ниёз дорад.

Дар баробари мавзӯъҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ, адибон-мутафаккирони адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои X-XI ба мавзӯъ ва проблемаҳои ташаккули сирати миллӣ, меҳру муҳабbat ва садоқату вафодорӣ ба Ватан, худшиносиву худогоҳии миллӣ таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намудаанд. Ин мутафаккирон дар таълиму тарбияи насли наврас такмили хирад, ақидаҳои педагогии гузаштагон, анъанаҳои милливу мардумиро ба асос гирифта, роҳҳои фаъоли ташаккули сирати миллиро баррасӣ намудаанд ва исбот низ намудаанд, ки ташаккули хирад, эҳёи анъанаҳои милливу мардумӣ омили асосии ташаккули сирати миллӣ мебошад.

Ақидаҳои мутафаккирони асрҳои болозикри тоҷик аз андешаҳои мутафаккирони пеш аз ин аҳд ва мутафаккирони оянда пурра фарқ дошта, дар ташаккули сирати миллӣ ба асос гирифтани ақидаҳои ин мутафаккирон муҳим аст, зеро ақидаи онҳо дар тарбияи насли наврас мақому манзалати асосӣ дошта, натиҷаҳои дилҳоҳро ба бор меорад.

Мутафаккирони асрҳои X-XI дар асоси дониш ва таҷрибаҳои хеш ба хулоса омадаанд, ки ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ танҳо дар асоси тарбияи дурусти насли наврас, омӯхтани осори ниёғон ва эҳёву равнақ баҳшидани анъанаҳову арзишҳои миллӣ ба даст меояд.

Имрӯз мо шоҳиди ҳол ҳастем, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи тарбияи насли наврас дар руҳияи хештаншиносиву худогоҳии миллӣ, ки ояндаи давлат ва ҳалқу миллат дар дasti онҳост, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. Дар робита ба ин дар ҳуҷҷатҳои меъёриву ҳуқуқии кишвар, аз

чумла, Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” ва “Консепсияи миллии таълим дар Ҷумхурии Тоҷикистон”, “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумхурии Тоҷикистон” масъалаи таълиму тарбияи насли наврас пурра инъикос ёфтааст.³

Аз ин лиҳоз, таҳқиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик роҷеъ ба тарбияи насли наврас дар чаҳорҷӯби ахлоқи ҳамида дар замони муосири пур аз тазод ва нооромиҳову нобасомониҳо боз ҳам таваҷҷуҳи ҷиддиро тақозо дорад.

Мутаассифона бисёр ақидаҳо ва гояҳои педагогии мутафаккирони адабиёти тоҷик, аз чумла, мутафаккирони асрҳои X–XI, баҳусус, ақидаҳо оид ба хирад ва ташаккули сирати миллӣ омӯхта нашуда, дар тарбияи насли наврас мавриди истифода қарор дода нашудаанд.

Вобаста ба ин мо дар доираи имкониятҳои мавҷуда қӯшиш бар он намудем, ки қисматҳои назариявӣ ва амалии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI -ро вобаста ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ таҳқиқ намуда, пешкаши хонандагон ва истифодабарандагони рисола гардонем.

Аз таҳлили адабиёти дастрасшуда ва ақидаҳои мутафаккирони ин аҳд маълум гардид, ки дар самти нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ корҳои таҳқиқотӣ анҷом дода нашуда, маводи коғӣ дастраси мо нагардид. Аммо бо такя ба осори ин адибон ва адабиёти илмиву педагогии бадастомада саъю қӯшиш намудем, то бисёр гиреҳҳои нокушодаи ин мавзуъро боз намуда, пажӯҳишҳои судманд анҷом дихем.

Дар раванди таҳқиқот дастрас намудани осори ҳамаи мутафаккирони дар боло зикргардидаи асрҳои X–XI имконнопазир буд, зоро мероси адабии на ҳамаи онҳо дастрас аст ва агар абёти пароқанда то замони мо расида бошанд ҳам, ақидаҳо оид ба мавзуи мавриди таҳқиқ қарордодашуда дар ин байтҳо инъикос нагардидаанд ва ё ба мавзуи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ишора нашудааст. Аммо

³ «Дар бораи маориф»: Қонуни ҶТ аз 17 май с.2004, №34 // Ҷумхурият.- 2004.- 27 май.

новобаста аз ин мушкилихो имкон даст дод, ки осори аксарияти мутафаккирони асрҳои X–XI аз ҷумла: А.Фароловӣ, Ш.Балхӣ, К.Марвазӣ, А.Балхӣ, Дақиқӣ, М.Тирмизӣ, А.Ҷунайдӣ, Р.Қаздорӣ, Ҳ.Бодғисӣ, М.Варроқ, М.Васиф, М.Мухаллад, Р.Балхӣ, А.Балхӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Н.Хусрав, А.Сино, У.Хайём, А.Берунӣ, А.Гардезӣ, А.Байҳакӣ, А.Бухорой, Р.Самарқандӣ, У.Кайковус, А.Ансорӣ, А.Тусӣ, Муиззӣ, С.Тирмизӣ ва дигарон мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шуда, мақсад гузошта шуд, ки ақидаҳои онҳо оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ муайн карда шавад. Ҳамзамон ин ақидаҳо ба педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, анъанаҳои миллӣ алоқаманд ва муқоиса гардида, асоснок карда шуданд.

Дарҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ: Дар замони соҳибистиқлолии қишвар дар асоси дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор аснодҳои меъёригу ҳуқуқӣ оид ба тарбияи насли наврас ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия қабул гардида, дар суханрониву паёмҳои ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкиду супоришҳо ва ҳидоятҳо оид ба ин масъала ироа мегарданд. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи ин ҳуҷҷатҳо мебошанд.

Дар ин ҳуҷҷатҳо низ ба он ишора карда шудааст, ки мо дар таълиму тарбия намудани насли наврас танҳо замоне натиҷаи дилҳоҳро ба даст оварда метавонем, ки агар ақидаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик ва педагогикаи милливу мардумиро таҳқиқ ва амалӣ намоем. Дар робита бо ин мавриди таҳқиқ қарор додани ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон муҳим ва саривақтист. Ҳамзамон омӯхтану моҳирона ва мақсаднок мавриди истифода қарор додани ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон қадами устувор дар ғанигардонии педагогикаи миллӣ ва таълиму тарбияи насли наврас мебошад.

Барои ҳамин дар соҳаи педагогикаи миллӣ ва таълиму тарбия ворид намудаи тағйиротҳо муҳим аст ва дар ин самт анҷом додани корҳои илмиву таҳқиқоти боиси пешрафти кори таълиму тарбия мегардад.

Бархе аз олимони тоҷик роҷеъ ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони форсу тоҷик пажӯҳишҳои илмӣ анҷом дода, дар тақвияти педагогикаи миллӣ саҳми назаррас гузоштаанд. Дар ин русто наметавон хизмати педагоги тоҷик М.А. Орифиро ба фаромӯш супурд. М.А. Орифи ҳаҳустин шуда таҳқиқотро оид ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ анҷом додааст. Ин педагоги машҳур дар таҳқиқоти хеш ба мероси бойи илмӣ ва адабии мутафаккирони асрҳои IX, X–XI Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва Абулӣ ибни Сино такя намуда, ақидаҳои гузаштагони моро оид ба тарбияи насли наврас ошкор намудааст. Муаллиф роҷеъ ба таърихи инқишифӣ афкори педагогии ҳалқи тоҷик якчанд китоб ва мақолаҳоро ба табъ расонидааст, ки сарчашмаҳои адабии мутаалиқ ба асрҳои X–XI асоси таълифоти ӯро ташкил медиҳанд. Аммо қайд кардан муҳим аст, ки М.Орифи ба масъалаи педагогии ташаккули хирд ва сирати миллӣ даҳл накардааст.

Инчунин бархе аз муҳаққиқон қисман оид ба проблемаҳои педагогии давраи классикий таҳқиқот гузаронидаанд, ки Забехулло Сафо, Ш.Розизода, Ҳ.Мирзозода, Е.Э. Бертелс, Шиблии Нӯъмонӣ аз чумлаи онҳоянд.

Дар охирҳои асри XX ва ибтидои асри XXI инчунин корҳои зиёди илмиву таҳқиқотии педагогони муосири тоҷик ба пажӯҳиши ақидаҳои педагогии мутафаккирони давраи класикии тоҷик бахшида шудаанд. Аз ҷумла, асарҳои М.Лутфуллоев “Педагогикаи шавқат”, “Эҳёи педагогикаи Аҷам”, Ҳ.Афзалов “Таърихи педагогикаи ҳалқи тоҷик”, С.Қодирова “Фояҳои педагогии Абдураҳмони Ҷомӣ”, Ш.Шарипов “Фояҳои педагогии маорифпарварони ҳалқи тоҷик”, Ҳ.Ҷонназаров

“Ташаккул ва инкишофи таҳсилоти педагогӣ дар Тоҷикистон”, Б.Раҳимова “Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик”, Э.Раҳмон “Тоҷикон дар оинаи таърих”, Ф.Шарифзода «Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ», “Педагогикаи умумӣ ва қасбӣ”, Т.Атаханов, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифов “Очеркҳои афкори педагогӣ”, И.К.Холовна “Рӯдакӣ ва софию некиву одамият”, “Абуалӣ Ибни Сино – инсонпарвари бузурги аҳди Сомониён”, Б.Раҳимов, А.Нуров. “Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик”, Ш.О. Саидиброимов “Системаи дидактикаи Носири Ҳусрав”, “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт омили рушди маорифи миллӣ”- (муҳаррири масъул Ш.О.Саидиброимов) ва амсоли инҳо аз ҷумлаи корҳои илмиву таҳқиқотӣ дар соҳаи педагогика мебошанд, ки ба масъалаҳои инкишофи афкори педагогӣ дар Тоҷикистон баҳшида шудаанд.

Таҳия ва бо забони русӣ аз чоп баромадани “Тазкираи педагогии ҳалқи тоҷик” соли 2009, ки афкори педагогии мардуми тоҷикро дар бар гирифтааст, маводи калидӣ барои таҳқиқу омӯзиши ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик мебошад.

Инчунин асарҳои адабиётшиносону таърихнигорони тоҷик низ дар таҳқиқ намудани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик нақши назаррас доранд. Олимони адабиётшиноси тоҷик А.Афсаҳзод, Ш.Мухторов, Ҳ.Қаландариён, З.Аҳрорӣ, В.Охонниёзов, К.Айнӣ, Т.Мирзод, М.Муллоаҳмадов ва таърихнигорон - Б.Ғафуров, Н.Неъматов, С.Шарипов, А.Мухторов ва дигарон дар таҳқиқоти ҳуд ба андешаҳои тарбиявию ахлоқии мутафаккирони асрҳои X–XI Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни Сино, Фирдавсӣ ва мутафаккирони дигари тоҷику форс ишораҳо намудаанд. Дар асарҳои адабӣ ва илмии донишмандони маъруфи тоҷик ақидаҳои ҳудогоҳӣ, хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ, ки ҷузъи ҷудонопазири арзишҳо ва сирати миллӣ мебошанд, мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор гирифтаанд.

Дар раванди таҳқиқ намудани ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик ҳамбастагии он ба педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон мавриди пажӯҳиш қарор дода шуд. Дар таҳқиқ намудани ин зербоби диссертатсия ба асарҳои муаллифоне, ки ба педагогикаи ҳалқӣ, ташаккули сирати миллӣ таъкид намудаанд, такя карда шуд. Аз ҷумла, дар раванди гузаронидани таҳқиқот афкори педагогии мутафаккирон X.Хадиков, И.Шоров, А.Блекштейн, С.М. Шакарян, Я.А. Ҳанбиков, Ҳ. Раҳимов, В.А. Арутюнян, А.Кубесов, А.Э. Измайлов, А.Кулжонов, А.Ш. Гашимов, В.Д. Афанасев, А.Субетто, Б.С. Гершунский, А.Я. Гуревич, П.С. Гуревич, В.А. Дмитренко, Т.Г. Абаева, М.С. Андреев Бойс, Мери, А.Н. Болдырев, А.З. Розенфельд ва дигарон мавриди истифода қарор дода шуд.

Таҳқиқотҳои анҷомдодашудаи болозикр паҳлӯҳои зиёди афкори педагогии мутафаккирони тоҷикро дар бар гирифта бошанд ҳам, оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири муттафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик асарҳои илмӣ – таҳқиқотӣ вуҷуд надоранд. Новобаста аз ин мо дар анҷом додани ин таҳқиқот ба адабиёти илмии дастрасбуда, корҳои тадқиқотии анҷомдодашуда: диссертатсияҳо, авторефератҳо ва ҳаёту фаъолият ва мероси адабии мутафаккирони ин аҳд такя намудем.

Тазаккур додан ба маврид аст, ки сарфи назар аз таваҷҷуҳи ҷиддии муҳаққиқон ба масъалаҳои омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони тоҷик, таҳқиқотеро наметавон ном бурд, ки дар он таҳлили ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X–XI оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ анҷом дода шуда бошад. Ҳамин тавр, бо дарназардошти далелҳои зикргардида, метавон ба таври асоснок иброз дошт, ки таҳқиқоти диссертационии барои ҳимоя пешниҳодшаванда нахустин таҳқиқоти илмӣ дар мавзуи болозикр мебошад.

Пажӯҳиши проблемаи таҳқиқшаванд ба мо имкон фароҳам овард, чунин хулоса барорем, ки то имрӯз дар Тоҷикистон масъалаи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI, чи аз тарафи олимони ватанӣ ва чи хориҷӣ ба таври қаноатбахш мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст, зоро ин таҳқиқот барои рушди педагогикаи миллӣ ва равнақ бахшидани сифати таълиму тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим мебошад.

Робитай таҳқиқоти диссертационӣ бо барномаҳо (лоиҳаҳаҳо ва мавзуъҳои илмӣ). Диссертасия дар доираи татбиқи нақшай дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии шуъбаи таҳсилот ва технологияи педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 дар мавзуи “Таҳсилоти муосир ва технологияҳои педагогии инноватсионии таълим” ва муқаррароти асосии Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 иҷро шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот – муайян ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудани “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик” ва нишон додани роҳҳои амалигардонии ғояҳои педагогии ин мутафаккирон дар тарбияи насли наврас дар замони муосир, баҳусус дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил гардидан ба мақсади таҳқиқот, иҷрои вазифаҳои зерин зарур мебошад:

1. Таҳқиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ва пояи маънавии халқи тоҷик.

2. Тахқиқ ва муайян намудани ақидаҳои педагогии тоисломӣ оид ба ташаккули хирад ва сирати миллӣ, ҳамчун сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-X1.

3. Мушаҳҳас намудани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик оид ба хирад ва сирати миллӣ дар тарбияи фарзанд ва ҳамbastагии ақидаҳои педагогии мутафаккирони ин аҳд.

4. Муайян намудани проблемаҳои асосии косташавии ахлоқи насли наврас, ошкорсозии сабабу омилҳо, муқаррар кардани усулҳои фаъоли тарбияи насли наврас ҷиҳати бартараф намудани проблемаҳои косташавии ахлоқи наврасон.

5. Тахқиқ ва муайян намудани ҳамbastагиҳои ташаккули хирад ва сирати миллӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-X1 ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ дар мисоли ҷаҳонгирии иди Наврӯз дар Бадаҳшон ва ғояҳои тарбиявии он.

6. Ошкор намудани ҳусусиятҳои умумӣ ва хоси тарбия дар муассисаҳои таълимӣ дар асоси ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-X1, педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, эҳё ва тақвият баҳшидани анъанаҳои миллӣ ва нақши онҳо дар ташаккули сирати миллӣ.

7. Роҳҳои амалигардонии ғояҳои рушди хирад барои ташаккули сирати миллӣ дар раванди муосири таҳсилот дар муассисаҳои таълимии ВМҚБ.

Объекти таҳқиқот – муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти иловагии ВМҚБ, филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ (ФДҶТИБКСМ дар ВМҚБ).

Мавзуи таҳқиқот - ташаккули хирад ҳамчун хориҷаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик.

Предмети таҳқиқотро асосҳои назариявии олимони ватаниву хориҷӣ оид ба ташаккули хирад ва сирати миллӣ, равнақ баҳшидани сифати тарбияи насли наврас ташкил медиҳад.

Фарзияи таҳқиқот. Ба андешаи мо, коркарди асосҳои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мукаммал ва мақсаднок ҳоҳад шуд, агар:

- ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор дода шуда, дар ин замина, вазъи имрӯзаи тарбияи ахлоқии насли наврас дар замони муосир арзёбӣ гардад;
- норасоиҳои хоси косташавии ахлоқи наврасон, ки ба ташаккул додани хирад ва сирати миллӣ монеъ мегарданд, ошкор карда шаванд;
- сабабу омилҳо ва роҳҳои пешгирии ин норасоиҳо муайян ва пешниҳод карда шаванд;
- усулҳои фаъоли тақвият баҳшидани тарбияи насли наврас дар руҳияи арзишҳои миллӣ, хирад ва сирати миллӣ коркард шуда, саҳми ин усулҳо дар бартарафсозии косташавии ахлоқ муайян карда шаванд;
- раванди амалишавии ақидаҳо ва арзишҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти иловагии ВМҚБ бо истифода аз таҷрибаи ФДҶТИБКСМ дар ВМҚБ муайян гардида, тавсияҳо ва пешниҳодҳои мушахҳас дар ин самт ироа карда шаванд

Марҳилаҳои таҳқиқот. Кори таҳқиқотӣ асосан дар се марҳила анҷом дода шуд:

Марҳилаи аввал (солҳои 2015-2017) – ҷустуҷӯю назариявӣ. Дар ин марҳила таҳлили адабиёти таъриҳӣ, педагогӣ, этнопедагогӣ ва методӣ оид ба проблемаи таҳқиқот мавриди пажӯҳиш қарор гирифт; моҳият ва вижагиҳои хоси таълимоти ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик омӯхта шуда, гояҳои педагогии онҳо дар бораи хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ муайян карда шуданд. Мушкилиҳое, ки садди роҳи тарбияи ахлоқӣ, ташаккули сирати миллӣ

мегарданд, омӯхта шуда, роҳҳои бартараф намудани ин проблемаҳо баррасӣ карда шуданд.

Марҳилаи дуввум (солҳои 2018-2020) – озмоишӣ. Муайян кардани роҳҳо, андешаҳои ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI, дар ҳамабастагиҳо ба педагогикаи мардумӣ, анъанаҳои миллии ба ташаккули сирати миллии насли наврас нигаронидашуда.

Марҳилаи сеюм, ки солҳои 2020-2023-ро дар бар мегирад, давраи таҳлилӣ ва ҷамъбастӣ буда, натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ҷамъбаст карда шуда, хулоса ва тавсияҳо баррасӣ карда шуданд.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Заминаҳои назариявӣ ва асоси далеловарии таҳқиқоти моро хулосаҳои таҳлили осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ, монографияҳо ва дигар таҳқиқоти педагогӣ, инчунин, ҷамъбости фаъолияти манбаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва хулосаҳои арзёбии муҳаққиқони ин корҳои илмӣ ташкил доданд.

Асосҳои методологии таҳқиқот: а) муқаррароти педагогӣ оид ба равобити ногусастани таърихии падидаҳои иҷтимоӣ, фаъолияти инсон дар омӯхтани таҷриба, табодул ва равнақ бахшидани таҷриба ва дар ин замина дарк ва дарёғти вазифаҳои таълимму тарбия, роҳҳои ташаккули ахлоқ ва одоби насли наврас, ташаккул бахшидани хирад ва сирати миллӣ дар замони муосир;

б) нақши педагогика дар дарки афзалияти таълимму тарбия дар инкишофи шахсияти инсон, мақоми таърихи педагогика дар муайян намудани проблемаҳои педагогӣ ва роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо.

Асосҳои эмперикии таҳқиқот. Дар муайн намудани мақсад ва вазифаҳо дар навиштани диссерватсия усулҳои зерин истифода карда шуданд:

- таҳлили асарҳои педагогӣ, таъриҳӣ, фалсафӣ, бадеӣ, ки ба ҳаёт ва фаъолияти мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик бахшида шудаанд;

- муайян намудан ва ба низом даровардани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ;
- таҳлили муқоисавӣ ва арзёбии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба хирад ва ташаккули сирати миллӣ;
- муайн намудани ҳамbastагиҳои ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва педагогикаи мардумӣ оид ба нақши хирад дар тарбияи насли наврас, тақвият бахшидани ташаккули сират ва арзишҳои миллӣ;
- муайян ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудани нақши анъанаҳои миллӣ, аз ҷумла иди Наврӯз дар ташаккули хирад ҳамчун хориҷаи сирати миллӣ.

Сарчашмаҳои асосии таҳқиқот. Сарчашмаҳои асосии таҳқиқотро мероси илмӣ - адабии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, асарҳои илмӣ-таҳқиқотии олимон ва муҳаққиқони тоҷик, рус ва хориҷи кишвар, ташкили суҳбатҳо ва нишастҳо бо шахсони соҳибтаҷриба ва қуҳансолони шаҳру ноҳияҳои ВМҚБ, таҷрибаи бойи маорифи ВМҚБ аз ҷумла, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва иловагӣ филиали ДҶТИБКМ дар ВМҚБ ташкил доданд.

Дар диссертатсия монографияҳо, дастурҳо ва раҳнамоҳои илмӣ-методӣ, мақолаҳои илмӣ ва диссертатсияҳои олимони тоҷик, рус ва хориҷаи дуру наздик, инчунин, манбаъҳои электронии шабакаи Интернетӣ ва бойгонии муассисаҳои илмӣ - таҳқиқотии болозикр истифода бурда шуданд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқот дар заминаи факултаи педагогӣ, кафедраи педагогика, равоншиносиӣ ва методикаи таълими фанни Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев сурат гирифт. Барои гузаронидани таҷриба ва озмоишҳо ҷиҳати амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба ташаккули хирад ва сирати миллӣ дар таълуму тарбияи насли наврас муассисаҳои

таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти иловагии ВМҚБ ва филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ, ки бевосита масъули расонидани ёрии методӣ ба роҳбаријат ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ мебошад, интихоб гардиданд.

Навғонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки муаллифи диссертатсия бори нахуст дар соҳаи илми педагогикаи ватанӣ таҳқиқоти педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ вобаста ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мавриди омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили амиқи илмӣ қарор додааст. Дар раванди таҳқиқ ва озмоиши моҳияти таҳқиқоти дар доираи мавзуи интихобшудаи рисолаи докторӣ анҷомёфта навғониҳои зерин муайян ва асоснок шудаанд:

- асосҳои назариявӣ оид ба ҷанбаҳои асосии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI - ҳамчун омили асосии ташаккули хирад ва сирати миллӣ асоснок карда шуданд;
- зарурияти омӯзиш ва паҳн намудани ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва нақши он дар таълиму тарбияи насли наврас исбот ва асоснок карда шуд;
- ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар рушди хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ба системаи муайян давроварда шуданд;
- роҳҳои амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар тарбияи насли наврас, ташаккули сирати миллӣ дар замони рушди босуръати илм ва техника муайн карда шуданд;
- усулҳои фаъол барои тақвият баҳшидани тарбияи насли наврас дар руҳияи шинохти арзишҳои миллӣ ва ташаккули сирати миллӣ пешниҳод карда шуданд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд. Ба ҳимоя нуктаҳои зерин пешниҳод мешаванд:

1. Роҳҳои ҳаёт ва фаъолияти илмиву адабии шоирону мутафаккирони барҷастаи асрҳои X-XI-и форсу тоҷик як наъни таҷассуми роҳи рушду нумӯи илму фарҳанги тоҷик дар ташаккули хирад, ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мебошад. Дар баробари асарҳои насрӣ ашъори бузургтарин намояндагони ин асрҳо дар дили ҳар як хонанда мақоми асосӣ пайдо намуд, зоро дар осори онҳо маъниҳои олӣ, асоснок ва натиҷабаҳш, андешаҳои тарбиявӣ-ахлоқӣ ифода гардида, гояҳои ахлоқиву истифодаи моҳиронаи хирадро таҷассум меқунанд. Аз осори онҳо хонанда маъниҳои асосӣ дар меёбад, тарбияи ахлоқӣ гирифта, дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад.

2. Равандҳои эҳёкуни асосҳои назариявии мусбат ва ҷиҳатҳои амалии таълиму тарбия дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI ба он асос ёфтаанд, ки дар замони ҳардамтағйирёбандай муосир тасвият намудани амсилаи худии тарбияи насли наврас дар руҳияи арзишҳои миллӣ зарур мебошад. Ин амсила бояд ҷавобгӯ ба арзишҳои миллӣ буда, фалсафаи тарбияи насли наврас, ки дар замонҳои хеле қадим ва баҳусус, асрҳои X-XI, давраи тиллой ва рушди адабиёти тоҷик решашо дошта, дар равнақ баҳшидани ҳувияти ҳалқи тоҷик саҳми арзанда гузоштааст, дар навбати аввал, ба рушди хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ва тарбияи ахлоқии насли наврас, қобилиятыҳои фикрӣ, ақлонӣ ва эҷодии хонандагон нигаронида мешавад.

3. Рӯёргӯй ба таҷрибаҳои ҷаҳони имрӯза, рӯ ба рӯ шудан ба мушкиниҳо ё дастовардҳои нави зиндагӣ, шоҳиди ҳоли неку бади ҳаррӯзai замон гардидан равнақ баҳшидани тарбияи насли наврасро дар руҳияи арзишҳои миллӣ боз ҳам ногузир месозад. Пешравиҳои босуръати олам нишон медиҳанд, ки асри XXI аз аввали солшумории хеш бо дастовардҳо ва ҷолишҳои бесобиқа башариятро дар ҳайрат гузошта, аҳли илм, баҳусус, олимони соҳаи педагогикаро водор месозад,

ки барои ҳифз ва ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ роҳҳои навро ҷустуҷӯ ва амалӣ намоянд. Аз ин лиҳоз, талаботҳо ба арҷ гузоштан ба арзишҳо ва андешаҳои миллӣ ва равнақ баҳшидани онҳо беш аз пеш фузун мегардад. Маҳз ҳадафи муроҷиат ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумии Бадаҳшон, ки арзишҳову андешаҳои миллӣ ва маънавӣ ҷузъи он мебошанд, аз тақвияти ҳаматарафаи хештаниносии миллӣ ва ба кор гирифтани беҳтарин таҷрибаҳои ниёғон, сабақҳо ва намунаҳо барои соҳтани ояндаи босаодат ва намунаи ибрат иборат мебошад. Дар ин робита зарур аст, ки бори дигар ба мероси эҷодии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумӣ, ки асоситарин рукни муңтақиддиҳандай арзишҳои миллӣ дар масири таърих маҳсуб мешавад ва дар тарбияи насли наврас нақши муҳим дорад, рӯи оварем.

4. Таҳлили андешаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, ки бо далелҳо дар кори илмӣ-таҳқиқотӣ зикр гардиданд, исбот намудаанд, ки дар рушди сифатҳои ахлоқии насли наврас, баҳусус, рушди сирати миллӣ муҳити зист, шароити зиндагии маҳал, оин, урғу одат, анъанаҳои мардумиву миллӣ, андӯҳтани таҷрибаи гузаштагону муосирон ва амсоли инҳо, ки дар маҷмӯъ андешаҳои мардумӣ ва педагогикаи мардумиро ташкил менамоянд, нақши бориз доранд. Ин далелҳо маҳз онро собит менамоянд, ки омӯзиши андешаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI, таҷрибаи бойи педагогикаи мардумӣ нақши асосӣ дар ташаккули сирати миллӣ дорад. Вобаста ба ин, истифодаи афкори педагогии мутафаккирони ин аҳд бояд дар муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар беш аз пеш роҳандозӣ гардида, омӯзиши осори онҳо амиқан ба роҳ монда шавад. Чорабиниҳои беруназсинтиву беруназмуассисавӣ, маҳфилҳои муҳталифи илмиву адабӣ дар асоси осори ин мутафаккирон роҳандозӣ гарданд.

5. Истифодаи усулҳои фаъоли таълим, бо роҳҳои нав тарбия намудани насли наврас дар руҳияи ахлоқи намунавӣ, ташаккули хирад

ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ҷузъи чудонашавандай тарбия дар муассисаҳои таълимӣ гардад. Ба рушди тафаккур ва салоҳиятҳои хонандагон, ҷалб намудани онҳо ба омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, таҷрибаи бойи педагогикаи мардумӣ ҷиҳати тақвият бахшидани тарбия, таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шавад.

Арзиши назариявии таҳқиқот. Арзишҳои назариявии таҳқиқоти кори докторӣ таҳлили ҳамаҷонибаи ақидаҳои педагогӣ, ахлоқӣ - тарбиявии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро дар бар мегирад.

Дар рисола асосҳои назариявии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ ва дигар ҷанбаҳои таълиму тарбияи насли наврас таҳлилу тафсир карда шуда, таълимоти ин мутафаккирон дар тарбия ва инкишофи ҳаматарафаи шахсият ошкор карда шудааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқоти назарияҳои илмии олимони ватанӣ ва олимону мутахассисони хориҷӣ, ки роҷеъ ба илмҳои педагогӣ ва филологӣ вобаста ба ташаккули хирад ва сирати миллӣ пажӯҳишҳои илмиро анҷом дода, дар заминай онҳо таҳлили натиҷаҳои назариявӣ ва эмпирекии таҳқиқотро ҳодими мутафаккирони тарбияи насли наврас таҳлилу тафсир карда шудааст, асоснок карда шуданд. Вобаста ба ин, дар пажӯҳиш ба дастовардҳои илмии олимони ватанӣ, ба монанди М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х. Каримова, У.Зубайдов, С.Э. Негматов, Х.С. Авзалов, С.Ш. Бозорова, Б.Қодиров, Ф.Гулмадов, Қ.Қодиров, Б.Маҷидова, А.Нуров, И.О. Обидов, С.Сулаймонӣ, Ҷ.Х. Файзализода, С.Шербоев, А.Насриддинов, А.Абдуллоев, А.Мирзоев, А.Тоҳирҷонов, А.Ҷаъфар, С.Амирзода, Н.Арабзода, Х.Асозода, А.Афсаҳзод, К.Бекзода, В.Оҳонниёзов, Ҳ.Қаландариён, А.Абдулназаров, Н.Офаридаев, Б.Ғафуров, М.Диноршоев, З.Юсуфбекова, Ш.Х. Карамхудоев, Ҷ.Булбулов, М.Ровандӣ, Т.Мустафоқулов, А.Содиқов, инчунин, олимону мутахассисони хориҷӣ аз қабили В.В. Бартольд, Е.Э. Бертелс, В.П. Беспалъко, Г.Гегел, Е.В. Змановская, Л.Гудман, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Т.Г. Захарова, С.А.

Писарева, Е.Г. Булатова, П.А. Рачков, В.А. Ваковетс, Н.А. Вершинина, Ю.Г. Волков, И.Г. Фомичева, С.И. Пахомов, Б.С. Гершунский, В.И. Журавлев, В.С. Грибов, Л.В. Хведченя, В.С. Черепанов, В.А. Гуртов, В.И. Загвязинский, А.В. Костин, Т.В. Новикова, И.В. Пенние, В.М. Полонский, Б.А. Райзберг ва дигарон такя карда шуд.

Арзиши амалии таҳқиқот дар он аст, ки натицаҳои дар рафти таҳқиқот бадастомада метавонанд дар таҳияи китобҳои дарсӣ, дастуру раҳнамоҳои илмӣ, методӣ, фаннӣ оид ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони ин асрҳо, нақши анъанаҳову арзишҳои милливу мардумӣ, педагогикаи мардумӣ дар рушди хирад ва ташаккули сирати миллӣ ва дигар ҷанбаҳои таълиму тарбияи насли наврас мусоидат намоянд. Инчунин дар ғанӣ гардонидани педагогикаи тоҷик мавзуи фавқуззикр нақши бориз дорад.

Натицаҳои таҳқиқотро инчунин омӯзгорон метавонанд дар тадриси фанҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, марказҳои омӯзишиӣ, омӯзишгоҳҳову муассисаҳои олиӣ, гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфиву беруназмуассисавӣ, озмунҳо ва маҳфилҳои мухталиф мавриди истифода қарор диданд.

Дараҷаи эътиимоднокии натицаҳои таҳқиқот. Дараҷаи эътиимоднокии натицаҳои таҳқиқотро омӯзиши сарчашмаҳои хаттӣ ва маълумотҳои шифоҳӣ оид ба ақидаҳои педагогӣ дар асарҳои тоисломӣ, осори мутафаккирони асрҳои X-X1, асосҳои назариявӣ оид ба анъанаҳои миллии тоҷикони Бадаҳшон, педагогикаи мардумӣ таъмин менамояд.

Ҳангоми таҳлили маводҳои таърихиву педагогии омӯхташуда истилоҳот бо дарназардошти мағҳумҳои мусири педагогиву мардумӣ, фалсафӣ, усулҳои фаъоли замонавии таълиму тарбия, ки ба мавзуи мавриди таҳқиқ қарордодашуда мувофиқанд, ба муомилаи илмӣ ворид карда шуданд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия ба шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии

доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар таҳқиқот дар он аст, ки диссертант бевосита аз адабиёти илмӣ - методӣ, маводи бойгонӣ, сұхбатҳои шахсони рӯзгордида истифода бурда, тӯли солҳои зиёд дар рафти кор дар мuaасисаи такмили ихтисоси омӯзгорон, роҳбарӣ намудан ба маркази муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, ҳамкорӣ намудан бо мuaасисаҳои таълимӣ, ташкили нишасту сұхбатҳо бо шахсони рӯзгордидаи соҳибтачриба таҳқиқотро мавриди таҷрибагузаронӣ ва омӯзиш қарор додааст. Дар заминаи омӯзиш муҳаққиқ тавассути таҳияи монография, дастурҳои методӣ - илмӣ, навиштани мақолаҳо, мушоҳида ва таҳлили дарсҳои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии ВМҚБ роҳҳои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллиро дар асоси ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик собит намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосии рисола дар нашрияҳои илмии муаллиф, нашрияҳои методӣ, конференси илмиву амалии вилоятӣ, ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ, инчунин дар ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи Моёншо Назаршоев, гузаронидани курсу семинарҳо барои омӯзгорони фанни забон ва адабиёти тоҷик, курсу семинарҳои директорони муассисаҳои таълимӣ, роҳбарони иттиҳодияи методӣ ва дигар чорабиниҳои илмӣ - назарияйӣ ва методӣ инъикос ёфтанд.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар 4 монография ва 50 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 21 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд. Натиҷаҳои таҳқиқот, ки

дар диссертатсия инъикос ёфтаанд, бо иштироки бевоситай муаллиф ба даст омадаанд.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боби матни асосӣ, хулоса бо натиҷагирии назариявӣ, хулоса ва тавсияҳои амалий оид ба истифодаи натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, таҳқиқи дурнамои мавзуъ, рӯйхати адабиёт иборат аст. Рӯйхати адабиёт аз 405 номгӯйи таҳқиқоти илмӣ ва дигар маводи зарурӣ иборат аст.

БОБИ I. АСАРХОИ МУТТАФАКИРОН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ АФКОРИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ХИРАД

1.1. Хирад ва сирати миллӣ ҳамчун пояти маънавии халқи тоҷик

Табаддулоти сиёсии охирҳои асри X, яъне поён пазируфтани давлатдории империяи бузурги Сомониён, ба дasti Қарохониҳо гузаштани Мовароуннаҳр, соҳиб шудани Фазнавиён ба Ҳурӯсон ба ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва илмиву адабии халқии тоҷик таъсири бузург расонид. Дар чунин вазъияти ногувори сиёсӣ илм ва маданияти халқҳои Осиёи Миёна, равнақи забони ноби тоҷикӣ ва адабиёти боюни тоҷик то як дараҷа аз ташаккул боз монд.

Аммо таъриҳ гувоҳ аст, ки таъсис ёфтани давлати Маҳмуди Фазнавӣ ва мутамарказ гардида нишонид, ки Ҳурӯсон, Ҷагониён, Ҳатлон, Таҳористон, қисми асосии Эрон ва Шимоли Ҳиндустон аз наъбаъзе шароит ва имкониятҳоро барои равнақи илму фан ва адабиёти тоҷик фароҳам овард.

Дар ин давра дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавии мардуми тоҷик рӯҳ доданд: тақвият ёфтани муносибати Осиёи Миёна ба Ҳурӯсон ва Таҳористон бо Бағдод, афзудани шаъну иззати Бағдод дар давлати Фазнавиён дар Мовароуннаҳр ва Ҳурӯсон аз ҷумлаи ин таҳаввулотҳо мебошанд. Ин муносибат ба он оварда расонид, ки мақоми забони дарӣ поин фуромад ва забони арабӣ мақоми забони давлатиро соҳиб гардид. Акнун корҳои девон, аз ҷумла, мукотибаҳои давлатӣ комилан ба забони арабӣ сурат гирифт.

Аммо дар чунин шароит адабиёти тоҷик баръакс дар пойтаҳти давлати Фазнавиён марказият пайдо намуд. Сарчашмаҳои таърихиву адабӣ шаҳодат медиҳанд, ки Султон Маҳмуд барои баланд бардоштани нуғузи давлатдории хеш шоирону олимон ва донишмандонро аз ҳар

гӯшаву канори кишвар ба дарбор ҷалб намуд. Ин омил боиси равнақ ёфтани жанри қасидай мадхия дар ин давра гардида буд.

Новобаста аз ҳамаи ин мушкилиҳои ба сари мардуми тоҷикомада, аз ҷумла, ба коми нестӣ фурӯ рафтани давлати Сомониён, асри X оғози тараққии адабиёти классикии тоҷик, нахустин рӯзгори дураҳши ин адабиёт, давраи тиллоии рушди онро ташкил дод. Ба дунё омадану дар сарчашмаи адабиёт қарор гирифтани сultonи шоирон, устод Рӯдакӣ ва дар охири он ҳаёт ба сар бурдану ба фаъолияти эҷодӣ муштағил будани суханвари машҳури олам Фирдавсӣ аз рушду нумӯи бемайлони адабиёти тоҷик дарак медиҳад.

Абуали ибни Сино низ аз нобигаҳои аср буд. Ин донишманди бузург ғоҳе чун адибу табиб ва файласуф, баъзан ба ҳайси фақехи вазир, ғоҳе надими хоси шоҳҳону амалдорон, ҳатто замоне чун маҳбусу зиндонӣ рӯзгорро паси сар мекард. Ба ҳамаи ин заҳматҳо ва нобасомонихо нигоҳ накарда, Сино даме аз омӯхтану эҷод кардан ва оғаридани асарҳои бузург даст кӯтоҳ намедошт. Ба пешрафти фаъолияти эҷодии Сино давраи равнақи адабиёти тоҷик шароити мусоид муҳайё намуд. Аз ҷумла, муҳити мусоиди фарҳанги замони ўаз он ҷиҳат созгор буд, ки дар ватанаш Мовароуннаҳру Хурросон ва Эрон донишмандони машҳур дар майдони адабиёт гомҳои устувор гузошта, мероси гаронбаҳоро аз худ боқӣ монданд. Барои далели фикр метавон номи Исмоили Бухорӣ (810—870)-муаллифи «Ҷомеъ-ус-саҳех», малик-уш-шуаро Рӯдакӣ (858—941), табибу файласуфи машҳури олам Закариёи Розӣ (864—932), донишманди нотакрор Абунасири Форобӣ (873—960), шоири абадзинда, оғаринандай “Шоҳнома”-и безавол Абулқосим Фирдавсӣ (934—1020), олими намоён ва машҳури олам Абурайҳони Берунӣ (973—1048), устоди илми ҳисоб Абумуҳаммади Ҳучандӣ (ваф. 1000), рубоисарой, ситорашинос ва адиби тавоно Умари Ҳайём (1048—1131) ва дигаронро ёд кард.

Абушакури Балхӣ, Кисойии Марвазӣ, Шаҳиди Балхӣ, Дақиқӣ, Муродӣ, Фароловӣ, Ҳусравонӣ, Гургонӣ, Тоҳирӣ, Чагонӣ, Мунчики

Тирмизӣ, Абдулфатҳи Бустӣ, Майсарӣ ва дигарон, ки дар зербоби аввал номи онҳо пурра оварда мешавад, намояндагони барҷастаи адабиёти ин давра буданд, ки осори онҳо дар баробари дигар мавзуъҳои тарбиявию ахлоқӣ ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллиро дар баргирифт.

Сарчашмаҳои таъриҳӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар давраҳои баъдина кам ба назар мерасад, ки дар як аср ин қадар мутафаккирони бузург ба камол расидаву асарҳои зиёди тарбиявӣ - ахлоқиро оғаридау ба мерос гузошта бошанд. Таъриҳ гувоҳ аст, ки дар асрҳои IX-X мутафаккирони бузурги тоҷик бо асарҳои хеш пояи устувор ва фанонопазири адабиёти навини тоҷикро гузоштанд. То ин замон адабиёти тоҷик ё ба забонҳое, ки баъдан аз байн рафтанд, таълиф мегардид, ё ба забони арабӣ навишта мешуд, ки ин забон барои ҳалқ бегона буд. Оғоз аз асири IX адабиёти тоҷик ба забоне оғарида мешавад, ки барои ҳалқ фаҳмову равshan буд, зоро ин забон забони модарии мардуми тоҷик буд, ки имрӯз ҳам мардуми мо ба он гуфтугӯдоранд. Забони осори Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Абуали Сино ва дигарон аз ҷиҳати сарфу наҳв, таркиби лугавӣ, таъбиру ифодаҳо, воситаҳои тасвир ва тарзи талафғуз аз забони ҳозираи тоҷик фарқи куллие надорад. Илова бар ин жанрҳои навъҳои асосии адабиёти мо дар насрӯ назм—қисса, ғазал, қасида, рубой, қитъа, ҳикоят, маснавӣ, намудҳои муҳталифи достон маҳз дар ҳамин асрҳо арзи ҳастӣ намуда, ба низом дароварда шуданд ва минбаъд ташаккул ёфтанд. Ин замоне буд, ки анъанаҳои асосии адабиёти тоҷик, аз ҷумла диққати асосӣ равона намудан ба тасвири хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ва роҳҳои ташаккули он дар осори мутафаккирони тоҷик дар ҳамин давра ташаккул ёфта, минбаъд ин мавзуъ дар осори дигар мутафаккирони тоҷик низ мақоми хешро пайдо намуд. Пояҳои устувори асосҳои назариявии адабиёти тоҷик ва ғояҳои педагогии он, низоми вазни арӯз ва тарзи ҳатмии қоғиябандии хос барои ҳар як навъи шеъри тоҷик дар ҳамин асрҳо гузошта шуд. Ин пешравиҳо занчири тиллоие буданд, ки

адабиёти асрҳои X-XI-ро бо тамоми давраҳои адабиёти минбаъдаи мо пайваст менамоянд.

Дар асрҳои IX -XI адабиёти тоҷик бо маром рушд намуд ва рушду нумӯи ин адабиёт заминаҳои хоси таърихӣ дошт. Аз ҷумла:

- таъсис ёфтани давлати мустақили тоҷикон – давлати Сомониён;
- ташаккули ҳалқи тоҷик;
- ташаккули сирати миллӣ;
- ташаккули арзишҳои миллӣ ва анъанаҳои миллӣ;
- болоравии ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳии мардум;
- ҳамчун забони адабиёту илм мақом ёфтани забони ноби тоҷики;
- инкишоф ёфтани марказҳои илму ҳунар ва савдо;
- дастгирии ҳокимон аз аҳли илму адаб ва амсоли инҳо.

Вобаста ба пешрафти адабиёти тоҷик дар ин асрҳо С.Нафисӣ дар мақолаи худ «Сарзамини поки ниёконам» чунин ибрози назар кардааст: «Шуарои Туркистон маъруфтарин ашъори форсиро сурудаанд. Шаҳрҳои бузургу ободи ин ноҳия, ки аз қадимтарин шаҳрҳои Эрон шумурда мешаванд, мисли Бухорову Самарқанду Балх, то замоне, ки авлоди Темур салтанат карданд, ҳамеша дорулилми Эрон буданд. Ҳанӯз бадеътарину зеботарин шоҳкориҳои меъморону киштисозони Эронро дар Бухорову Балху Самарқанд метавон ёфт. Бузургони Эрон ағлаб аз ин сарзамин бархостаанд. Ҳар китоби форсӣ, ки меҳонем, ҳамеша моро ба ёди ин водии ниёкон меандозад. Чи қадар падарони мо дар он ҷо мадфун шудаанд! То авосити қарни дувоздаҳум сатре аз таърихи Эрон нест, ки як бор исми Бухоро ё Самарқанду Балх дар он бурда нашуда бошад” [210, С. - 120].

Дар замоне, ки Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сино, Носири Ҳусрав, З.Розӣ ва дигар бузургон зиндагӣ ва эҷод мекарданд даврони «эҳёи мусулмонӣ» («мусульманского Ренессанса»), номида мешуд, ки ба асрҳои IX-XII мутаалиқ аст. Тавре дар боло қайд гардид, дар ин давра дониш ба дараҷаи баланд инкишоф ёфт ва ақидаҳои инсонгарой-инкишофи шахсият ба миён гузошта шуданд, ки бар мероси фалсафии антиқӣ асос

ёфта буданд ва дар ин замина масъалаи ташаккули хирад мавзуи марказии ашъори мутафаккирони ин давра гардид. Ин мутафаккирон мекӯшиданд, ки ҳастии табиати инсонро омӯхта, муайян намоянд, ки то чи андоза истифодаи хирад, ташаккули ҷомеа ва муҳит ба тарбияи инсон таъсир мерасонад. Таҳлили осори мутафаккирони ин аҳд собит менамояд, ки дар ин маврид табиати иҷтимоии инсон эътирофи болотар аз табиати биологӣ қасб карда, ба унвони як ҳадафи аслии тарбияи инсон дар руҳияи баланди ахлоқӣ ва маънавӣ дар назар гирифта шуда, дар ин замина мавзуи рушди хирад ба мавзуи марказии осори ин мутафаккирон табдил ёфт.

Мутафаккирони бузурги форс-точики давраи тиллоии рушди адабиёт асарҳои худро бо мақсади ташаккули ҳаматарафаи инсон ва мавқеи хирад дар ташаккули ў бахшида буданд. Барои ҳамин амиқ ва ҷуқур омӯхтану таҳлил намудани ақидаҳои педагогии олимону мутафаккирони бузурги асрҳои IX ва нимаи аввали асри XI-и Шарқ, аз қабили Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ал-Хоразмӣ, Сино, Берунӣ, Фаробӣ, Балхӣ, Н.Хусрав ва дигарон, ки дар ташаккули ақидаҳои педагогии мутафаккирони баъдӣ саҳми босазо гузоштанд, ниҳоят муҳим ва зарур аст.

Ин мутафаккирон бо дониши васеъ ва нигоҳи тозаи педагогии худ дастовардҳои илму фарҳанги даврони гузаштаи форсу тоҷик ва дигар донишмандони Ховари Миёна ва Наздикро фаро гирифта, онҳоро такмил мебахшиданд ва бо андешаи равшанфиронаи худ ин дастовардҳоро ривоҷу равнақ дода, барои инкишофи минбаъдаи онҳо низ замина мегузоштанд. Ба унвони мисол метавон овард: “Аз осори Носири Хусрав маълум мешавад, ки ў аз ақидаҳои ҳукамову донишмандони юнонӣ ба хубӣ огоҳӣ дошта, афкорашонро дар осори хеш истифода ва инъикос намудааст. Байни донишмандони бузурги иронӣ вай аз афкори Закариёи Розӣ ва Ироншахрӣ васеъ истифода намудааст. Аз ҷумлаи донишмандони Ҳурросону Мовароуннаҳр ў Аҳмади Насафиро дар «Зод-ул-мусофирин» ва «Ҳон-ул-ихвон» ёдовар мешавад. Байни ҳамкешони худ Носири Хусрав таҳти таъсири Абу Яъқуби Сичистонӣ қарор дорад. Ин афкор низ дар

«Зод-ул-мусофирин» ва «Хон-ул-ихвон» равшан ба назар мерасад» [212, С. - 87].

Дар маҷмӯъ, Носири Ҳусрав давомдиҳандай анъанаи пешиниёни худ монанди: Аҳмади Насафӣ (Нахшабӣ), Абу Хотами Розӣ, Абу Яъқуби Сиҷистонӣ (Сағзӣ), Ҳамидуддини Кирмонӣ мебошад, ки ин мутафаккирони тоҷик дар асри X кору фаъолият намуда буданд.

Аз таҳқики осори мутафаккирони асрҳои X-XI аён гардид, ки ин донишмандон кӯшиш мекарданд, ки ҳар як ҳодиса, мавҷудот ва ҳастии оламро дуруст ва дақиқ дарк намуда, аз зоҳир ва таъбирот ва истилоҳоти шарҳӣ гузашта, ҳақиқати ин мавзуотро амиқ намоянд ва ба ин мақсади хеш расидагӣ намуданд. Дар ин давра дар ашъори бадеии шоирони тоҷик ҷиҳатҳои нав ва тоза падид омаданд, ки хоси шуарои дигар миллат, аз ҷумла шоирони араб набуданд. Ташаккули инсони хирадманд ва хушаҳлоқ, пайдо намудани шавқу рағbat ба илмомӯзӣ ва амал кардан бар он, воқеъбинӣ ва ташаккули ақлу хирад, арзишҳову анъанаҳои миллӣ ва амсоли инҳо аз қабили мавзуъҳои асосии осори шоирони ин аҳд мебошанд. Намояндагони ин асрҳо бо асарҳои манзуму мансури худ мардумро ба зиндагии оянда умебахш менамуданд, ҳақиқатнигор буданд ва истифодаи хирадро дар зиндагӣ чизи асосӣ ва муҳим ҳисоб мекарданд. Дар ин замина усулҳои рӯхбандқунӣ, боварӣ доштан ба худ, интиҳоби роҳи дуруст инкишоф меёбанд.

Вобаста ба чунин пешравии адабиёти тоҷик дар асрҳои X-XI асарҳои мутафаккирони ин аҳд ҳамчун сарчашмаи афкори педагогии рушди хирад маҳсуб меёбанд ва ин ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI қобили омӯзишанд.

Адабиёти форс-тоҷик яке аз қадимтарин ва пурғановаттарин адабиёти ҷаҳон мебошад, ки бо андӯхтаҳои адабии пурагзиш ва шоҳасарҳои беназири худ дар ҳазоину тамаддуни башарият мақому манзalati бузургро ишғол менамояд. Муҳаққиқон муайян намудаанд, ки нахустин ёдгориҳои ин адабиёт нимаҳои аввали ҳазорсолаи якуми пеш аз милод оғарида шудаанд. Ин адабиёт аз ду қисмати асосӣ: асарҳои

манзуму мансур иборат аст, ки анъанаҳои бисёр қадима ва тӯълонӣ дошта, арзиши баланди адабиву бадеиро қасб кардааст. Адабиёти форс-точик масъалаҳои тарбиявию ахлоқӣ, рушди хирад ва тафаккур, таълим, омӯзиши илму дониш ва дигар масъалаҳои муҳими ҳаёти инсониятро тараннум мекунад. Ин аст, ки адабиёти точик аз кайҳо боз таваҷҷуи муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуда, роҷеъ ба шакли назму насири он таҳқиқотҳои судманд аз тарафи олимони ватаниву бурунмарзӣ анҷом дода шудаанд. Шарқшиноси маъруфи олмонӣ X.Эте дар баробари дигар таҳқиқотҳои хеш ба омӯзиши наср ҳамчун як ҷузъи муҳими адабиёти точик низ пардохта “Дар таърихи адабиёти форсӣ” ном асари хеш дар таърихи адабиёти точик мавқеи маҳсус доштани насири бадеиро таъкид мекунад: “... ҳар як таърихи адабиёти форсӣ бидуни таваҷҷуи шоён ба осори мансур, албатта ноқис ҳоҳад буд. Зоро дар онҳо низ монанди осори назмӣ, руҳиёт ва ахлоқи миллат ... чилвагар аст” [99, С. - 5].

Чунин таҳқиқотҳо аз тарафи олимону донишмандон X.Котибӣ, М.Баҳор, И.С. Брагинский, Ю.Салимов ва амсоли инҳо анҷом дода шуда, дар “Ганцинаи насири порсӣ”-и X.Ҷаводӣ, “Ҳазор сол насири порсӣ”-и И.Кашоварз (дар 5 ҷилд), “Ганцинаи сухан”-и З.Сафо ва дигарон дарҷ ёфтаанд. Ибн ан-Надим дар “Алфөҳрист” низ ба қадима будани адабиёти точик, маҳсусан насири он ишораҳо намудааст. Бояд қайд кард, ки ин таҳқиқотҳо танҳо асарҳои насириро дар бар мегиранд.

Таъриҳт гувоҳ аст, ки дар замони тоҳтузози арабҳо зулму ситам бар сари мардум беист зиёд мегардид ва ин ба пешрафти илму адабиёт низ зарбаҳои сахт мезад. Ин зулму истисмори онҳо норозигии бисёре дар байни оммаи ҳалқ ва асилзодагони эронинажод гардид. Арабҳо бисёр мекӯшиданд, то оммаи ҳалқ, руҳониёну амалдорон ва дигар табақаҳои мардумро ба сӯи худ ҷалб намоянд, аммо ин нақшай онҳо натиҷаи дилҳоҳ надод. Дар аввали асри IX ҳилофати араб маҷбур шуд, ки идораи баъзе сарзаминҳои пештараи Эронзамиро ба уҳдаи худи ашрофи маҳалӣ гузорад. Ин ба ҳукumatҳои маҳалӣ имкон фароҳам овард, ки мақоми худро мустаҳкам намуда, бар зидди арабҳо шӯришҳо бардошта,

мустақилиятро ба даст оранд ва сулолаҳои маҳалии худро бо номи Тоҳириён, Сафориҳою Олӣ Бувайҳ, Хоразмшиоҳо ва маҳсусан давлати пуриқтидори Сомониёнро ташкил намоянд. Аз зери тобеияти хилофати арабҳо ҳалос шудани мардуми ориёtabор барои пешрафти илм, адабиёт ва санъат шароити муосидро фароҳам овард.

Бояд хотирнишон соҳт, ки нисбат ба тамоми давраҳои тоисломӣ аз давраҳои Сосониён осори хаттии бештар то замони мо бокӣ мондааст. Намоёнтарин осори хаттии он замон, ки то замони мо омада расидаанд, тарҷумай паҳлавии қисматҳои Авасто, “Денкарт”, “Бундаҳиши”, “Вандидод”, “Ривоёти паҳлавӣ”, “Ёдгори Зарирон”, “Дарахти асурик”, “Корномаи Ардашери Бобакон”, “Пандномаи Бузургмеҳр”, “Чомоспномак”, “Мактуби Тинсир ба шоҳи Мозандарон”, “Пандномаи Зартушт”, “Шаҳристонҳои Эронشاҳр” ва амсоли инҳо мебошанд. Илова бар ин аз давраи Сосониён осорҳои хаттӣ ба монанди: “Оинномак”, “Худойномак”, “Корванд” ва “Калила ва Димнак” бо тарҷимаи арабӣ то замони мо омада расидаанд.

Дар маъхазҳои таърихиву адабӣ дар бораи қабл аз асри X бо забони дарӣ оғарида шудани китобе ишора нашудааст ва қадимтарин асарҳои мансури то қунун маълуми ба забони дарӣ иншогардида ба нимаи дуввуми асри X мансубанд. Дар ин давра бо забонҳои паҳлавӣ шоҳномаҳову достонҳои қаҳрамонӣ ба вучуд омаданд, ки ба масъалаҳои тарбиявӣ-аҳлоқӣ ва корнамоии мардони шуҷо баҳшида шуданд, зулму истибдодро маҳкум ва адолату сулҳу субот ва ҳимояи манфиати мардумро таранnum мекарданд. Дар асоси таҳқиқотҳои олимони ин соҳа “Шоҳнома”-и Абумуайяди Балҳӣ, “Шоҳнома”-и Абуалӣ Муҳаммад бинни Балҳӣ ва “Шоҳномаи Абумансурӣ”-и Абумансур Муҳаммад бинни Абдулло-ал-Муаммарӣ аз ҷумлаи ин навъи асарҳоянд. Аз таҳқиқотҳои муҳаққиқони соҳаи адабиёт маълум аст, ки аз “Шоҳномаи Абумансурӣ” танҳо муқаддимаи он то замони мо расидаасту ҳалос, вале аз шоҳномаҳои дигари дар боло зикргардида ягон мерос ба замони мо нарасидааст.

Баъд аз “Шоҳномаи Абумансурӣ” муҳимтарин осоре, ки дар асри X таълиф гардидааст “Таърихи Табарӣ” ё худ “Таърихи Балъамӣ”- ии Абулфазли Балъамӣ, “Аҷоиб-ул-булдон”-и Абӯмуайяди Балхӣ, “Ҳидоят-ул-мутааллимин фит-тиб”-и Абубакри Рабеи Бухорӣ, “Ҳудуд-ул-олам мин ал-машриқи ил-ал-мағриб” ва китоби “Ал-абния ан ҳақоик-ил-ҳадвия”-и Абумансур Муваффақ бинни Алии Хиравӣ мебошанд, ки соҳаҳои гуногуни ҳаётро дар бар мегиранд.

Хусусиятҳои хоси назму насли асри X бо забони тоҷикӣ оммафаҳм, содабаён оғарида шудани асарҳои назмиву насрӣ буд, ки барои ҳар як хонанда мазмунаш возех ва равshan буд. Таҳия ва таълиф шудани “Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ”, соли 1958 ва таҳти таҳрири А.Самад, А.Сатторзода, Ҳ.Шарифов, К.Айнӣ. таҳия ва чоп гардидани китоби “Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ”, соли 2007 низ хизмати шоиста дар ҷамъоварии ашъори бузургони замони Рӯдакӣ мебошад.

Махсусан дар ҳаёти адабии асри X ҷунбишҳои ҳаётан муҳим ба назар мерасанд. Тавре дар боло қайд гардид, мақоми баланд гирифтани забони тоҷикӣ, бо ин забон ба роҳ мондани фаъолияти эҷодӣ, озодии сухан ва амсоли инҳо боиси равнақи адабиёт гардиданд. Ин ба он оварда расонд, ки як қатор асарҳои бузург ба мисли “Калила ва Димна”, “Таърихи Табарӣ” аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума гардиданд. Таълифи шоҳномаҳо низ дар замони Сомониён бо забони тоҷикӣ оғоз гардид. Шеъру шоири дар даврони Сомониён рӯ ба инкишоф ниҳод. Дар ин рӯзгор шеъру шоири ва асарҳои насрӣ ба тақдирӯ аъмоли ҳалқ пайвастагии куллӣ пайдо намуд. Фазои таърихии давраи Сомониён, дар шароити хуби ин фазо рушди забони тоҷикӣ (форсӣ-дарӣ) боиси боз ҳам равнақ ёфтани адабиёти тоҷик гардид. Дар ин бора академик Диноршоев М. навиштааст: “Хусусиятҳои хоси ин давра аз он иборат аст, ки ҳанӯз дар қарнҳои IX-X дар Мовароҳуннар, Ҳурросон ва Сиистон, ки забони модарии оммаи васеи аҳолӣ забони форсӣ - дарӣ (тоҷикӣ) буд, шароити муътадили пайдоиш ва тараққиёти адабиёти бадӣ ба ин забон пайдо

мешавад. Маҳз ҳамин давра чунин классискони адабиёти форсӣ-точиқӣ ба монанди Рӯдакӣ, Дақиқӣ ва Фирдавсиро ба вучуд овард” [162, С. - 71].

Ҳаёт ва фаъолияти илмиву адабии шоирону мутафаккирони барҷастаи тоҷик, саъю талоши мудавоми онҳо дар пешрафти адабиёти тоҷик намунаи олӣ ва таҷассумгари роҳи рушду нумӯи илму фарҳанги тоҷик дар ҳар давру замон ва баҳусус, дар асрҳои X-XI гардид. Дар баробари асрҳои насрӣ ашъори бузургтарин намояндагони ин асрҳо дар дили ҳар як хонанда мақоми асосӣ пайдо намуд, зоро дар осори онҳо маъниҳои олӣ ва бикр, дилкашу дилнишин ифода гардида, гояҳои ахлоқиву истифодаи моҳиронаи хирадро таҷассум мекунанд. Ҳар як хонанда, дӯстдори адабиёт ва фарҳанги миллат аз осори мутафаккирони ин аҳд маъниҳои барҷастаро дар меёбад, тарбияти ахлоқӣ мегирад ва дар партави панду андарзҳои ин мутафаккирон дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад. Истифодаи хирад ва рушди он, ки хориқаи асосии ташаккули сирати миллӣ ва омили асосии таълиму тарбия ва ахлоқи инсоният аст, дар адабиёт ва илми асрҳои X-XI мавқei назаррасро қасб намуд.

Бояд ёдовар шуд, ки шеъру шоири дар замони салтанати Сомониён ба авчи аъло расида буд ва шинохти шеъру шоирии адибони асрҳои VIII-IX дар оғози асри XI, яъне замони ҳукмронии Ғазнавиён шурӯъ шуда буд: “Манучехри Дамғонӣ (ваф. 1040-1041) дар қасидаи машҳури хеш “Дар луғази шамъу мадҳӣ Ҳаким Унсурӣ” шоирони маъруфи форсигӯйро чунин ёд мекунад:

Дар Хурросон Бушуайбу Бузар, он Турки Кишӣ,

В-он Сабури Порсӣ, в-он Рӯдакии ҷангзан.

Он ду Гургонию ду Розиу ду Валволичӣ,

Се Сарахсию се, қ-андар Суғд буда мустакан...

Аз Бухоро панҷу панҷ аз Марву панҷ аз Балху боз

Ҳафт Нишобурию се Тӯсию се Булҳасан” [77, С. - 5].

Дар асоси маълумотҳои дар шеъри болоқайди Манучехрӣ дар асри X 40 шоири устод, шоирони маъруфу машҳур ҳаёт ба сар бурда, ба

корҳои эҷодӣ муштағил будаанд, аммо мутаассифона на ашъори ҳамаи онҳо ба куллӣ дастрас аст.

Маводи дигаре, ки дар бораи шуарои даврони Рӯдакӣ ва ё аниқтараш адібони асри X маълумот медиҳад, ин тазкираи “Лубоб-ул-албоб”-и Муҳаммад Авфии Бухорӣ мебошад. Дар фасли “Зикри шуарои оли Сосон”-и ин тазкира роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти 31 шоир ва дар фасли марбут ба шеъри мулуку салотин оид ба 3 нафар подшоҳи соҳибсухан: Амир Мунтасир, Абулмузafferi Ҷагонӣ ва Оғоции Бухорӣ маълумотҳо оварда шудаанд, ки дар маҷмӯъ Муҳаммад Авғӣ низ оид ба 34 нафар шоир дар тазкираи хеш маълумотҳо овардааст.

Дар асоси ковишиҳои таърихӣ, таҳқиқотҳои илмӣ адабиёти тоҷик дар асрҳои X таърихи садсола дорад ва исми 57 шоири асри X маълум гардидааст. Дар он асри овозадор номи шоирони зерин: Абулҳасани Муродӣ, Абуабдуллоҳи Фароловӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абуисҳоқи Ҷӯйборӣ, Шокири Бухорӣ, Кисоии Марвазӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Дақиқӣ, Мунчики Тирмизӣ, Унсурии Балхӣ, Алии Фарруҳӣ, Абуабдуллоҳи Ҷунайдӣ, Боботоҳири Үрён, Робеаи Қаздорӣ, Ҳанзалаи Бодғисӣ, Маҳмуди Варроқ, Фирӯзи Машриқӣ, Абӯслайки Гургонӣ, Муҳаммад бинни Васиф, Муҳаммад бинни Мухаллад, Басоми Курд, Робияи Балхӣ, Абушакури Балхӣ, Абуисҳоқи Ҷӯйборӣ, Абулқосим Ҳасани Балхӣ, Муҳаммад ибни Мухаллади Сагзӣ, Ғазоири Розӣ, Абулаббоси Рабанҷанӣ, Абдуллатифи Балхӣ, Маъруфии Балхӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва гайрато метавон қайд намуд, ки шӯҳрати баланд дошта, осори гаронбаҳоро ба мерос мондаанд.

Дар вοкӯъ дарбори Сомониён макони илму адаб, ҷои гирдиҳамоии донишмандон ва адібону фозилон буд, ки ҳар қадом бо равиши ақлӣ ва истифоди оқилонаи хирад кӯшиш мекард, ақидаҳои ҷолибро баён намуда, ин ақидаҳои хешро асосонок ва исбот намояд: “Бухоро дар давлати Сомониён ҷои ҳамоиши бузургони замон, баромадгоҳи ахтарони адаби ҷаҳон ва фозилони рӯзгор аст” [106, С. - 106]. Ин таҷрибаи давлатдорӣ ва илмпарастии Сомониён як таҷрибаи арзишманд

буд, ки ҷаҳониён минбаъд онро мавриди истифода қарор медоданд. С.Сулаймонов инчунин қайд мекунад, ки рушду равнақи улуми ақлӣ ва нақди адабӣ дар бунёди илму фарҳанг саҳми назаррасро гузошт ва баҳси илмиву фарҳангӣ ҳусусияти илмиро қасб карда буд, на тақлидӣ.

Ин аз хирадварзиву илмгустарӣ, адолатпарварӣ, дар маркази дикқат қарор додани аҳли илму фазл, озодии баён, таъмин намудани салтанатдорони Сомониён дарақ медиҳад.

Рушду нумӯи баҳсҳои ақлӣ, инкишофи хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ аз ҳимоя ва дастгирии донишмандони риштаҳои гуногуни илму адаб чун: Розӣ, Табарӣ, Балъамӣ, Рӯдакӣ, Ш.Балхӣ, Фирдавсӣ, Форобӣ, А.Берунӣ, А.Сино ва донишмандони ҳукмрони аҳди Ғазнавиён дидан мумкин аст, ки ҳамаи ин пешравиҳо маҳсули муҳити илмӣ ва фарҳангии Сомониён мебошанд.

Дар маҷмӯъ, дар асри X илму фарҳанг ба мақоми баланди рушди ҳуд расида, дар баробари дигар мавзуъҳо мавзуи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар адабиёти ин аҳд мавқеи калидиро ишғол намуд.

Дар асри XI бошад шоирону донишмандони бузург чун: Носири Ҳусрав, Абуалӣ ибни Сино, Умари Хайём, Абурайҳони Берунӣ, Фахриддини Гургонӣ, Абунаси Утбӣ, Абусаиди Гардезӣ, Абулфазли Байҳақӣ, Амъаки Бухорӣ, Сузании Самарқандӣ, Рашидии Самарқандӣ, Үнсурулмаолии Кайковус, Абдуллои Анзорӣ, Асадии Тусӣ, Авҳадиддини Анварӣ, Масъуди Саъди Салмон, Муиззӣ, Собири Тирмизӣ ва гайра ба майдони илму адабиёт омада, асарҳои назмиву насрии бузурги хешро оғарида, адабиёти ин асрро равнақ баҳшиданд. Дар ин ҷо метавон асарҳои шоирони маъруф чун “Ат-тафҳим ли авоили саноат-ут-танҷим”-и Абурайҳони Берунӣ, “Донишномаи Алой”-ии А.Сино, “Таърихи Систон”, “Зайн-ул-ахбор”-и Абусаиди Гардезӣ, “Зод-ул-мусофирин”, “Сафарнома”-и Носири Ҳусрав, “Кашф-ул-маҳҷуб”-и Абуалӣ бинни Ӯсмони Ҳаҷвириӣ ва дигар асарҳои ба ин монанд, асарҳои беҳтарини насрии асри XI-ро мисол овард. Аммо дар бораи бисёр

шоироне, ки дар ин асрҳо умр ба сар бурдаанд маълумотҳо дастрас нестанд ва ё ашъори кам аз онҳо боқӣ мондааст.

Ашъори ин шуаро аз мавзуъҳои хирад, ташаккуди сирати миллӣ, меҳру муҳаббат ва садоқату вафодорӣ ба Ватан, худшиносиву худогоҳии миллӣ, дӯстиву рафоқат, ҳурмату эҳтиром, қасбомӯзӣ, пайваста машғул будан ба омӯзиши илму дониш, ишқу муҳаббати самимӣ, таҳқими сулҳу субот, некиву некӯкорӣ, ҳунармандиву ҳунаромӯзӣ саршор аст. Вале дар ин рисола мо оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати (менталитети) миллӣ аз нигоҳи намояндагони ин асрҳо ибрози назар менамоем.

«Хирад» чист ва бо кадом роҳҳо ташаккул меёбад? Мафҳуми «сирати миллӣ» чиро ифода мекунад? Ин саволҳо асрҳо боз таваҷҷуҳи аҳли илм, уламову шуароро ба худ кашидаанд ва мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд. Аммо қайд кардан муҳим аст, ки таҳқиқоти мо ба мавзуи таҳлилу исботи мафҳуми хирад ва сирати миллӣ баҳшида нашуда, тавре дар боло қайд гардид, масъалаи «Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик» баҳси таҳқиқоти мо мебошад. Аз ин лиҳоз, танҳо назари кӯтоҳ ба масъалаи мафҳуми «хирад» ва «сирати миллӣ» меандозем. Хирад муродифи калимаи «интеллект» буда, маънои вожаи «интеллект» дар луғати энциклопедӣ чунин тавзех ёфтааст: «Интеллект, аз калимаи лотинии «*intellect*» гирифта шуда, мафҳумҳои маърифат, фаҳмиш, хушро ифода мекунад [10, С. - 7]. Интеллект дар забони тоҷикӣ бо мафҳуми «хирад» ифода ёфта, бархе аз забоншиносон бар онанд, ки истилоҳи хирад тарҷимаи лотинии «*nus*» мебошад ва баъзе аз забоншиносон сарчашмаи онро аз калимаи юнонии «энтелехия» меноманд. Аз таҳлили асарҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, баҳусус асарҳои Сино бар меояд, ки ин мутафаккир калимаи хирад ё интеллектро дар маънои аслиаш «энтелехия» истифода бурдааст.

Агар маънои классикии мафҳуми «интеллект»-ро дида бароем, чунин ба назар мерасад, ки ин вожа доиман ба маънои қобилияти

фикрии инсон мавриди истифода қарор дода мешавад. Ин маъно асоси он аст, ки «интеллект» муродифи вожай «хирад» аст. Профессор М.Музаффарӣ дар мақолаи хеш «Маъно ва мазмуни мафҳуми «интеллект», «хирад» ва «менталитет» дар адабиёти фалсафӣ (таҳлили муқоисавӣ)» овардааст: «Тахмин меравад, ки мафҳуми «интеллект» ба маъно ва этимологияи худ муродиф ё мазмунан шакли дигаргуншудаи мафҳуми «энтелехия» дар асарҳои Арасту мазмун ва мақоми хосеро соҳиб аст. Ба монанди он ки аз Пифагор «кадади бузург», аз Афлотун «эйдос», аз Кант «ашёи дар худ» ва аз Гегел «руҳи мутлақ» бокӣ мондаанд, «энтелехия» низ ҳамчун мақулаи асосӣ аз Арасту бокӣ мондааст» [10, С. - 8]].

Маълум аст, ки дар назарияи маърифат ва ҳостишиносӣ хирад мақоми хосро дорост. Ба андешаи файласуфон хирад ҷузъе аз «колбад»-ҳои инсонӣ мебошад: «Бояд қайд кард, ки «колбад»-ҳои инсонӣ ба се намуд гурӯҳбандӣ шудаанд: колбади - ҷисмонӣ, колбади – равонӣ ва колбади – хирадӣ» [10, С. - 9]. Аз ин ҷо бар меояд, ки ҳарад дар ҳаёти инсоният нақши асосӣ дошта, бе он ҳаёти одамон мазмуни аслӣ надорад ва он воситаи асосӣ дар мартабаи баланд қасб кардани инсон аст. Хирад дар вучуди инсон мақоми асосӣ дорад, қабул кардан, рад ё инкор намудан, таҳлил кардану роҳи хеш дар зиндагӣ муайян намуданро хирад танзим мекунад.

Дар асоси таҳлилҳои олимони илми фалсафа хирад аз дониш сарчашма мегирад ва дар ин сурат хирад муродифи фаҳмиш, дониш ва маърифат фаҳмида шудааст. Дар маънои антропологӣ хирад дорои ду ҷанбаи сифатӣ мебошад, хиради бо дониш омехта ва хиради субстансионалӣ ё «хиради ноб». Дар асоси ақидаҳои реалистон бошад ғӯё таркиби хирад аз дониш беш нест ва материалистон хирадро маҳсули химиявӣ маънидод мекарданд.

Одатан дар зери мафҳуми хирад фаҳмиш ва ё амали аз дониш ҳосилшударо дар назар дорем ва дар ин сурат алоқаи ҷудонопазири хирад ва донишро дониста мегирем. Дониш омили асосии ташаккули

хирад ва хирад омили омӯзиш ва дарку дар амал татбиқ намудани дониш аст. Пас ҳеч кас наметавонад, ки мавҷудияти хирадро инкор қунад ва агар инкор қунем, пас далеле барои донисташаванда будани одаму олам ва зарурияти ҳаёти инсон дар рӯи замин оварда наметавонем.

Хирад чизест, ки ҳама гуна дониш, пешравӣ, фарҳанг, маданият, саволу ҷавоб, баҳсу мунозира, қабулу инкор ва дар маҷмӯъ, тамоми фаъолияти инсон аз ӯ вобаста аст. Ташаккули сирати миллӣ ва ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ низ бе хирад имконнозазир аст. Ҳама гуна амалҳоро хирад танзим меқунад ва пеши роҳи амалҳои ғайри ахлоқиро хирад мегирад. Ҳаким Носири Ҳусрав, Сино, Закариёи Розӣ, Фирдавсӣ, Рӯдакӣ ва дигар мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик бар он ақидаанд, ки агар хирад намебуд, инсон низ аз дигар мавҷудоти олам тафовут намедошт. Бе ҳастии хирад тағйирёбиву навгонӣ дар олам сурат намегирад. Агар дунё вуҷуд дошта бошад ҳам, он дар як ҳолат қарор дошта, бетағийр мемонад.

Ба қавли мутафаккирони асрҳои X-XI хирад абадӣ буда ба нафс робита дорад. Хирад доимо дар ҳоли ташаккул аст ва инкишоф металабад ва хирадманд бояд инро бидонаду дар амал татбиқ намояд. Масалан, Носири Ҳусрав дар «Зод-ул-мусофирин» овардааст: «Хирадманд бояд бидонад, ки вай дар ин дунё бар мисоли мусофири аст, пайваста дар ҳоли ҳаракат ва раванда буда, ҳеч гоҳе ӯро маҷоли як ҷашм ба ҳам задану муҳлати ист ва сукуну диранге нест» [167, С. - 99].

Ба ақидаи Носири Ҳусрав ва дигар мутафаккирони болозикр хирад воситай асосӣ барои дарки маънои ҳаводиси олам ва маърифат мебошад

Мафҳуми «сират» ё «менталитет» ба мафҳумҳои «хирад» ва интеллек аз ҷиҳати мазмун алоқаманд буда, ҳамдигарро аз ҷиҳати мазмун ва муҳтаво пурра мегардонанд. Дар ташаккули сирати миллӣ низ нақши дониш ва хирад қалидӣ мебошад ва маҳз аз ин сабаб мавзуи ташаккули хирад ҳамчун ҳориҷаи сирати миллӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуд. Ин се мафҳум «хирад», «дониш» ва «сират (менталитет)» дар ҳамbastagӣ ташаккул меёбанд. Аз ин ҷоист, ки сирати миллӣ гуфта,

хиради миллат дар назар дошта мешавад. Дар фарҳанги чомеа менталитети миллӣ ё сирати миллиро «хислати миллӣ» низ меноманд. Дар маҷмӯъ, сирати миллӣ арзишҳои миллӣ, анъанаҳои миллӣ, ахлоқ, тарбия, таълим, фарҳанг, забон, зебопарастӣ, ватандӯстӣ, худшиносиву хештаншиносӣ, худогоҳӣ, хусусиятҳои равонӣ ва амсоли инҳоро дар бар мегирад. Ин мағҳумҳо бе ташаккули хирад ва дониш инкишоф ёфтани наметавонанд. Асосан бораи муайян намудани сифатҳои шахсӣ, хусусиятҳои фарҳангии мардум одатан мағҳуми «сират» истифода бурда мешавад. Пас қайд бояд кард, ки сирати миллӣ ба ахлоқи миллат, дараҷаи забоншиносӣ ва меъёрҳои арзишгузории мардум алоқаи зич дошта, бе ҳамдигар ташаккул ёфтани ин се чиз номумкин аст. Сирати миллӣ тарзи дар ҳаёт истифода бурдани қобилияти ақлонии ин ё он мардум мебошад.

Сирати миллӣ яке аз мағҳумҳои пурмазмун мебошад, ки ҷанбаҳои зиёди ҳаёти одамонро дар бар мегирад ва то қунун он пурра таҳқиқ нашудааст ва ба таҳқиқоти қуллӣ ниёз дорад.

Дар пайдоиш ва ташаккули хирад ва сирати миллӣ мақоми забон басо назаррас аст. Омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷик дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумӣ, эҳё ва равнақ баҳшидани анъанаҳои миллӣ, расму оин, ҷашну маросимҳо, ҳифз ва инкишоф додани арзишҳои миллӣ, ахлоқи нек, хислати миллат ва тарбияи комил таҳкурсӣ барои ташаккули хирад ва сирати миллӣ мебошанд, ки дар рисола таҳлилҳо оид ба ин масъала оварда шуда, асоснок карда шуданд.

Бо мақсади таҳқиқ намудани ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар раванди таҳқиқот имкон даст дод, ки дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ – педагогӣ, адабӣ, ташкили силсиласухбатҳо, воҳӯриву нишастҳо бо ашхоси соҳибтаҷриба, гузаронидани таҷриба дар муассисаҳои таълимӣ ин мавзуъро ҳаллу фасл намоем.

Бояд тазаккур дод, ки мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик худ ба дараҷаи баланди илму дониш расида, хирадманду оқил буданд ва рушди хирад ва сирати миллиро ташвиқу тарғиб мекарданд. Дар

ташвиқи хирад, ташаккули сирати миллӣ, арзишҳои миллӣ ва дар маҷмӯъ, ахлоқи неки инсонӣ мутафаккирон ба дастовардҳои калон ноил мегардиданд. Аммо баъзан хирадманд будани мутафаккирон ва тарғиби ташаккули хирад ва сирати миллӣ, ҷиҳати вазъиятҳои ногуори замон, боиси бадбаҳти онҳо ва афзудани хатар ба сари онҳо мегардид, вале чунин аҳвол низ мутафаккирони асрҳои мутазаккиро аз роҳи рост баргардондан наметавонист. Масалан, қайд кардан зарур аст, ки таъсиру фишори зулму истибоди арабҳо ба он низ оварда расонд, ки хирадмандон хору залил буданд, арабҳо садди роҳи фаъолияти эҷодии онҳо гардида, китобҳои зиёдро сӯзонда несту нобуд карданд. Зоро арабҳо бар он назар буданд, ки агар барои донишмандону хирадмандон муҳити созгори зисту зиндагӣ ва рушди фаъолияти эҷодӣ муҳайё гардад ва мардум аз хиради онҳо баҳра гирад, инқилоби фикрӣ ба вуҷуд меояд ва мубориза барои озодиву ҳақиқатпарастӣ сар мезанад. Ин буд, ки арабҳо барои пешрафти илму адаб ва баҳусус, равнақи адабиёти бойи тоҷик имкон намедоданд, шоирону олимон ва хирадмандонро таҳти фишор қарор медоданд. Дар ин бора шоири машҳури асри X Шаҳиди Балҳӣ нигоштааст:

Агар ғамро чу оташ дуд будӣ,
Ҷаҳон торик будӣ ҷовидона.
Дар ин гетӣ саросар гар бигардӣ,
Хирадманде наёбӣ шодмона [13, С. - 49].

Ин ақида дар осори малик-уш-шуаро Абуабдуллоҳ Ҷаъфари Рӯдакӣ низ назаррас аст ва ў низ аз хору залил будани хирадмандон шикоят мекунад, аммо мутафаккири донишманду оқил аз чунин муносибат ба тарсу ҳарос наафтода, таъқид бар он мекунад, ки аз ин рафтори каҷравон набояд аз умед даст шуст, балки то ҷое, ки имкон аст барои беҳбудии зиндагии хеш қӯшиш бояд кард:

Бо хирадуманд (хирадманд) бевафо бувад ин баҳт,
Хештан хешро бикӯш ту як лаҳт.
Худ ҳӯру худ дех кучо набуд пушаймон,

Ҳар ки бидоду бихӯрд аз он чи, ки билфаҳт [77, С. - 51].

Ҳаёти пурмашаққати Маъсуди Саъди Салмон низ исботи фикрҳои Шаҳиди Балхӣ ва Рӯдакӣ мебошад. Шарҳи ҳол ва фаъолияти эҷодии шоир гувоҳ аст, ки азбаски оилаи онҳо дар Лоҳур бо хирадмандиву олимӣ ва ватандӯстиву озодандешӣ машҳур буд ва Маъсуди Саъд пайваста ба омӯзиши илму дониш, фаъолияти эҷодӣ машғул буда, ғояҳои хирадмандиву ватандӯстиро тараннум мекард, ин фаъолияти ў писанди газанвиён наомад ва чор бор бо муҳлатҳои гуногун аз озодӣ маҳрум карда шуд, ки дар маҷмӯъ 19 соли ҳаёташ дар зиндон паси сар гардид. Аз ин сабаб муҳимтарин шеърҳои ин шоир “Ҳабсият” мебошанд, ки қасидаву қитъа ва рубоии зиёдро дар бар мегиранд. Ба ғайр аз ин шеърҳо аз шоир девони ашъор боқӣ мондааст, ки 315 қасида, 400 рубоӣ ва миқдори зиёди таркибанду тарҷеъанд, қитъа ва газалиёти ўро дар бар гирифтааст. Ашъори дигари ў “Шаҳрошуб”, мебошад, ки он низ навъҳои гуногуни шеъриро дар бар гирифта, ба мавзуъҳои ҳаётан муҳим бахшида шудааст.

Дар шеърҳои “Ҳабсият” шоир азобҳои дар зиндон қашидаи худ ва хору залил будани донишмандону хирадмандонро тасвир намудааст. Ин аҳволи зори ў ҳаёти тоқатфарсои хирадмандони даврони ҳукмронии Ғазнавиёнро нишон медиҳад. Шоир ба он ишора мекунад, ки сабаби зиндонӣ шуданаш маҳз дуну нодон набудани ў мебошад:

Аз баҳт ҳамеша сарнагунам,
Зоро, ки чу дигарон на дунам.
Пайваста зи баҳри тангзиндон,
Чун мор ҳамекунӣ фусунам.
Дар ҳабс бад-ин чунин зимистон,
Тарсам, ки фузун шавад ҷунунам.
Бигдоҳт зи гиря дидагонам,
Дар сар бошад фасурда хунам [13, С. - 160].

Аз ин абӯт равшан аст, ки хирад дар рушди сирати миллӣ нақши асосӣ дорад ва хирадмандон такмилдиҳандай он мебошанд.

Мутафаккирони точик, бахусус мутафаккирони асрҳои X-XI дар қадом ҳолат ва вазъияте, ки зиндагӣ намекарданд аз фаъолияти эҷодиву илмӣ даст намекашиданд ва бо асарҳои худ ташаккули арзишҳои миллӣ, ахлоқи неки инсонӣ ва дар маҷмӯъ, ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллиро тарғиб менамуданд, ки аҳволи болозикри Маъсуди Саъди Салмон исботи ин ақидааст. Вале Ғазнавиён аз рушди хирад ва инкишофи сирати милли метарсиданд ва маҳз барои ҳамин ба хирадмандону донишмандон имконият намедоданд, ки дар рушди хирад ва сирати милли саҳми хешро гузоранд ва дар таълими мардум мусоидат намоянд. Баста шудани аксарияти мактабҳо дар замони арабҳо, маъдуд кардани омӯзиши забони ноби тоҷӣ, тақвият бахшидани забони арабӣ ва фарҳангу маданияти хеш ва роҳ надодан ба рушду нумӯи фарҳангу маданияти дигар ҳалқҳо маҳз бо ин мақсад буд.

Аз таҳлили осори адибону мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу точик ва пеш аз онҳо собит гардид, ки хирад аз дониш маншаъ мегирад ва рушди ҷомеа ба инкишофи донишу хирад вобастагии куллӣ дорад. Ба гуфти Ш.Балхӣ ононе, ки дар замони ў сарвату боигарӣ доштанд, мутаассифона донишашон кам буд ва онҳое, ки дониши баланд доштанд, камсарват буданд. Ба қавли ин мутафаккир донишмандон бояд дастгирӣ ёбанд, зоро дониш сарвати безавол аст ва он барои ҳамагон муҳим ва зарур аст:

Донишу хостаст сарвату гул,
Ки ба як ҷой нашкуфанд ба ҳам.
Ҳар киро дониш аст, хоста нест,
В-он киро хостаст, дониш кам [13, С. - 48].

Ақидаҳоеро, ки дар осори адибони асрҳои XI-XI оид ба рушди хирад дучор меоем, дар назари аввал гӯё сода ва маърифати моддигароӣ мебошад, аммо агар ин ақидаҳои онҳоро дар партави педагогика баррасӣ намоем он гоҳ маълум мешавад, ки дар осори онҳо маҳорати баланди илмӣ инъикос ёфтааст. Масалан, намояндаи машҳури ин аҳд Үнсурӣ бар он ақида аст, ки адиб ё мутафаккир бояд пайваста ба

фаъолияти эчодӣ машғул шавад ва аз пайи ҳавову ҳавас ва ё мансабу таҳт набошад, зоро ин боиси коста шудани корҳои эчодии ӯ мегардад. Агар хирадманд соҳиби мансаб гардад, албатта ӯ дар ин самт низ комёбихо ва дасттовардҳои навинро соҳиб мегардад, аммо барои корҳои эчодӣ вақти ӯ маъдуд мегардад, бештар ба ичрои нақшаҳои вазифавӣ мепардозад ва аз корҳои эчодӣ қафо мемонад:

Чун мегузарад кор чӣ осону чӣ саҳт,
В-ин яқдами орият чи идбору чи баҳт.
Чун ҷои дигар ниҳод мебояд раҳт,
Наздики хирадманд чи тобуту чи таҳт [78, С. - 45].

Хирад дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI бо роҳҳои муҳталиф таҳлил карда мешуд. Ба қавли мутафаккирони ин асрҳо хирад дар ҳаёти одамон мақому манзалати маҳсусро дорост, ки ҳеч ягон кор ва шуғли зиндагӣ бе истифодаи хирад натиҷабаҳш нест. Мавриди истифода қарор додани хирадро дар ҳар як лаҳзаи зиндагӣ адибону мутафаккирони асрҳои X-XI пайваста тарғиб менамуданд. Дар ин ҷо метавон ба абёте аз достони «Вомиқу Узро»-и Үнсурӣ назар андохт. Вомиқ барои расидан ба висоли Узро аз хирад ва фарҳангӣ баланди одамият истифода намуд:

Фулукрот рафташ пазира ба дар,
Бипурсид гарму гирифташ ба бар.
Ба маҷлисгаҳ оварду бинвохташ,
Ба пурмоятар ҷой биншохташ.
Бад-ӯ гуфт коми ту коми ман аст,
Ба дидори ту ҷашми ман равшан аст.
Сӯи хонаву шаҳри хеш омадӣ,
Хирадро ба фарҳанг пеш омадӣ.
Сари бонувон дasti Узро ба даст,
Гирифту биёmad, ба ҷое нишаст [78, С. - 59].

Аз ин абёти Үнсурӣ метавон дарёфт, ки ишқу муҳаббат, фарҳангӣ муҳаббатварзиву одамият бо хирад тавъаманд ва маҳз омили асосии расидан ба мақсад хирад аст.

Одоби муюшират, сухандониву сухангүй ва суханпардозй низ хиради волоро талаб дорад. Ба қавли шоири асри XI Унсурй хирдаманд дар одоби муюшират нуктасанчу бомулоҳиза аст, vale онро, ки “мағзаш набошад”, яъне хирадаш коставу рушднаёфтааст, суханаш низ бемавқеву бемаъност:

Сухан то надонад нагӯяд касе,
Чуз он кас, ки мағзаш набошад басе [78, С. - 60].

Ба ин маънӣ шоири асри XI Фаррухӣ низ ишора кардааст. Ба қавли ин адаб инсоне, ки бохирад аст, хоксору фурӯтан буда, одоби муюширатро хуб ба ҷо меорад. Он ки одоби муюширатро надорад, суханаш хому нопӯхтааст, аз нарасидан ба камоли пухтагии ў дарак медиҳад:

То кай аз роҳи мутрибон шунавам,
Ки туро меҳамедиҳад дашном?!
Гоҳ гӯяд, ки ранги ту на дуруст,
Гоҳ гӯяд, ки бӯи ту на тамом.
Хом гуфтӣ сухан, валекин ту
Нестӣ пухта, чун бигӯй хом [78, С. - 98].

Дар суханронӣ таамул кардан хислати хирадмандон аст. Хирадманд қабл аз баёни сухан ва қисмат кардани ақидаи хеш мулоҳиза намуда, агар ҷавоби ноҷо шунавад ҳам, таамул пеша мекунад ва дар вақти муносиб ҷавоби ба ҷо медиҳад. Ғазоири Розӣ дар ин маънӣ овардааст:

Дар он ки қисмат кардӣ, накӯ таамуд кун,
Агар ба гирди дилат ақлро раҳ асту маҷол [78, С. - 196].

Шоҳномасарои бузург Абулқосим Фирдавсӣ низ нақши хирадро дар муюшират, сұхбат ва гуфтугӯй муҳим ва аввалиндарача медонад. Хирадмандро илҳоми сухан аз хирад аст. Ба қавли Фирдавсӣ хирадманд то чизеро ба ҷашми хеш набинад ва ё мушоҳида нақунад, исбот надошта бошад, ба сухан намепардозад:

Хирад гар сухан баргузинад ҳаме,

Ҳамонро гузинад, ки бинад ҳаме [50, С. - 25].

“Ҳамонро гузинад, ки бинад ҳаме”-и Фирдавсӣ ва ба ин монанд, ақидаи “Шунида кай бувад монанди дид”-и Носири Ҳусрав онро тарғиб менамояд, ки дар сирати миллии мардуми тоҷик хислати ростғӯиву росткорӣ, мулоҳизаву тафаккур кардан ҷойгоҳи асосӣ дорад. Ҳирадманд медонад, ки дар кучо, кай ва чигуна сухан бояд гуфт ва ҳар касро муҳим аст, ки аз ин хислатҳои неки мутафаккирон пайравӣ намояд.

Таҳлили ашъори Фарруҳӣ ва баҳусус қасидаҳои “Корвони ҳулла” ва “Доғгоҳ”-и ў событ менамояд, ки адиб ба мавзуи хирад таваҷҷуҳи асосӣ дошта, нақши хирадро дар ҳаёти инсон муҳим арзёбӣ меқунад:

Ба корвони ҳулла бирафтам ба Систон,
Ба ҳуллаи танида зи дил бофта зи ҷон.
Ин ҳулла нест бофта аз ҷинси ҳуллаҳо,
Инро ту аз қиёси дигар ҳуллаҳо надон.
Инро забон ниҳоду хирад рашту ақл бофт,
Наққош буд дасту замир андар он миён [13, С. - 137].

Ибораҳои “забон ниҳод”, “хирад рашт”, “ақл бофт”-и овардаи Фарруҳӣ дар ин абӯт аз он гувоҳ медиҳад, ки забони покӯ одоби муюшират, дар доираи хирад оғарида шудани сухан ва ё ҷизи дигар ва мустаҳкам гардидани он бо истифода аз ақл алоқаи ногусастани ин забон, хирад ва ақлро нишон медиҳад. Дар маҷмӯъ хирад падидаест барои рушди сирати миллӣ ва забони нобу хиради воло ва дониши расо пояҳои асосӣ барои рушди сирати миллӣ, арзишҳои миллӣ мебошанд.

Ва дар достони «Вомиқу Узро» Үнсурӣ меорад, ки марди доно дар рафти саволу ҷавоб бо Вомиқ, роҷеъ ба дӯстӣ, ба нуқтаи назари ў такя накарда, балки меҳост аз нигоҳи хирадманд ба саволи хеш ҷавоб ёбад:

Зи Вомиқ бипурсид доно сухун,
Ки бо ту бизоду ба дониш куҳун.
Тани дӯстиро хирадманд мард,
Зи гетӣ ба чи ҷиз монанд кард?..... [77, С. - 60].

Вомиқ низ ба ў аз нигоҳи хирадмандон ҷавоб медиҳад:

.... Бад-ӯ гуфт Вомиқ, ки ё роҳбин,
Писандидаи подшоҳӣ чунин.
Дили солхӯрда ҷаҳондидатар,
Ба фарҳангу дониш писандидатар....
... Ки мар дӯстиро хирадманд мард,
Ба якке ҷавонмард монанд кард.. [77, С. - 60].

Аз абёти боло аён мегардад, ки Ӯнсурӣ дар ҷавоби Вомиқ ба доно мафхумҳои «дили солхӯрда», «ҷаҳондидатар», «ба фарҳангу дониш», «писандидатар» – ро ба кор мебарад, ки ҳар яки ин вожаву ибораҳо ба рушди хирад нигаронида шудаанд. Албатта «дили солхӯрда» киноя аз шахси рӯзгордида, соҳибтаҷриба мебошад, чунин шахс нисбат ба дигарон «ҷаҳондидатар» мебошад. Шахси ҷаҳондида ҷаҳонбинии васеъ дошта «ба фарҳангу дониш»-и қавӣ мебошад, сухану гуфтор ва рафтораш на фақат писанди мардумон, балки “писандидатар” мебошад. Ин шахс дар ҷавоби доно дӯстиро ба ҷавонмард монанд мекунад, ки пушту бозӯи қавӣ дошта, доиман дар рушду нумӯъ мебошад. Ин салоҳиятҳо омилҳои калидӣ дар рушди хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мебошанд. Дар маҷмӯъ, чун инсон ин марҳилаҳоро тай карда бошад, хираду сирати миллиаш низ камол меёбад. Дар ин самт шоир табодули таҷриба, панд гирифтани аз доноёну шахсони ботаҷриба ва ҷаҳондидаро талқин мекунад, ки дар таълиму тарбияи насли наврас ва рушди сирати миллӣ мақоми маҳсусро доро мебошанд.

Намояндаи адабиёти асри XI Айюқӣ низ қайд мекунад, ки панд додан ба хирадмандон мушкил нест, зоро хирадмандро на ҳазорҳо панд, балки як панд бас аст. Аз ин ақида метавон дарёфт, ба қасоне, ки хирадашон коста аст, панд додан мушкил аст, зоро хирад аст, ки ҳама чизро тез дарк ва қабул мекунад:

Макун ҷон фидо баҳри фарзандро,
Яке панд бас мар хирадмандро [77, С. - 209].

Айюқӣ менигород, ки барои панду насиҳат додан ба дигарон худ хирадманд будан лозим аст ва ҳар қасро зарур аст, ки панди

хирадмандро пеш аз анчом додани коре, ки мушкил аст бигирад ва агар дер шавад мумкин аст, ки ба иштибоҳ роҳ диҳад. Масалан, дар достони «Варқа ва Гулшоҳ» дар қисмати «Рафтани Варқа ба Яман» Айюқӣ овардааст:

Вазири хирадманд гуфт: «Эй писар,
Ба бевақт кардӣ нишоти сафар.
Малик орзуманди рӯи ту буд,
Шабу рӯз дар гуфтугӯи ту буд.
Кунун омадӣ, к-ӯ гирифтор шуд,
Ба банд андарун ҷуфти темор шуд.
Чи суд аст акнун аз ин омадан,
Ки шурида гаштаст кори Яман» [77, С.- 248].

Нагирифтани панд аз хирадмандон ва ё дер кардан дар гирифтани панд ин хислат коҳилист ва метавонад монеи ҳар кор шавад, ба қавли Айюқӣ, қафо мондан аз гирифтани панди хирадманд боис шуд, ки Яман ба дasti душманон афтид.

Дар ҷои дигар Айюқӣ гирифтани панду бад он амал карданро муҳим мешуморад. Ба ақидаи ин адиб хирадмандӣ аз вазифа, мансаб ва ё мақом муҳимтар аст, зеро хирад танзимкунандай ҳама гуна фаъолият аст ва дар ҳама гуна шуғл ба кор меояд. Пас чун кас хирадманд бошад, набояд, ки аз мақоми ӯ пурсон шуд. Дар ин робита Айюқӣ дар қисмати “Рафтани Варқа ба Шом” ба азоби дуздон гирифтор шудани ӯро тасвир мекунад. Чун Варқа ба азобу машаққати дуздон дучор мешавад, аз ҳуш меравад. Шоҳи Шом аз роҳ гузар мекунад ва шахсеро ба ҳоли зору ҳолати бехушӣ меёбад. Ӯро ба қасри шоҳ оварда ба ходим месупорад. Дар дарбори шоҳ қанизи хирадманде буд, ки ҳоли ин шахсро дида гуфт:

Канизак буд ӯро яке кордон,
Хирадманду ҳушёру бисёрдон.
Бигуфто бирав: «марҳаме бар ба кор,
Дилаш дур кун аз ғами рӯзгор» [78, С. - 260].

Хиради волои шоҳ ва панди хирадмандонаи канизак коргар шуд, то мусофириро (Варқа) аз вартаи марг начот бахшад.

Ба қавли Унсурӣ шахси хирадманду доно на фақат дар илму дониш ва суханварӣ машҳуру дастболост, балки дар набард, дар мубориза баҳри озодии халқу Ватан низ нотарс, далер ва ҷолок аст:

Бувад марди доно ба гоҳи набард,

Тануманду озодову рӯх чӯ вард [77, С. - 70].

Ба андешаи мутафаккирони асрҳои X-XI хирад сарчашмаи ҳамаи хушбахтиҳост. Соҳибхирад ҳама вақт хушбахту кораш боровар аст. Аммо он ки аз хирад дур аст ва хирадашро рушд набахшидааст дар зиндагӣ ноком, сарсону парешон аст. Хирадманд ба камоли фурӯтани расида, соҳибадаб мегардад, дар ҳамаи корҳо аз хирад истифода мебарад. Масалан, Ғазоири Розӣ беадабиву нокомиро аз истифода накардани ақл маънидод мекунад. Ба қавли ў дар суҳбат ва ё хизмат ба қас набояд бехурматӣ намуд ва беадабӣ аз беақлӣ сар мезанад. Ба унвони мисол Ғазоири Розӣ нигоҳ доштани адабро дар хизмати мулук ҷунун тасвир мекунад:

Нигаҳ дор ту дар хизмати мулук адаб,

Ба ҷид бикӯшу мадеҳ ақлро ба ҳаҳлу ҳузо [75, С. - 196].

Дар осори адібони асрҳои X-XI мавзуи авғу бахшиш ва некиву некӯкорӣ, ки ҷанбаи дигари ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мебошад, ҷои маҳсус дорад ва ба ин масъла таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда шудааст. Ба қавли мутафаккирони ин аҳд оштӣ андохтан дар миёни муноқишишакуннадагон хизмати воло барои халқу миллат аст ва оштӣ боиси шодиву ҳурсандӣ, таъкими сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмии мардум ва ободии ҷомеа мегардад. Аммо барои андохтани оштӣ низ саҳмгузорӣ ва хизмати хирадмандон муҳим ва аввалиндарача аст. Барои тасдиқи ин фикр метавон ба як байти Абушакури Балхӣ ишора намуд:

Чу аз оштӣ, шодӣ ояд ба ҷанг,

Хирадманд ҳаргиз накӯшад ба ҷанг [185, С. - 196].

Ва агар масъалаи некӣ ва некукориро мавриди таҳлил қарор дихем, ба қавли Рӯдакӣ он низ аз хирадмандии инсон ва бо “чашми хирад” нигаристан ба олам вобаста аст:

Ҳамчу дарёст в-аз накӯкорӣ,

Киштие соз, то бад-он гузарӣ [185, С. - 528].

Ба қавли Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ «шоири ҳам вориси пайгамбариш», агар шеър тарғибкунандаи адаб ва хислати неки инсонӣ бошад. Айюқӣ низ бар ин ақида аст, ки меҳост, саргузаштеро ба назм оварад ва ин илҳомро ҷамолаш аз хирад хостааст то назм эҷод гардад. Ба қавли ин адиб илҳом, фаъолияти эҷодӣ ҳам аз хирад тавлид меёбад:

Ҷамол аз хирад хост ҳоҳам ҳаме,

Ба назм оварам саргузаште аҷаб [77, С. - 253].

Дар асоси ақидаҳои боло метавон қайд кард, ки дар арзишҳои миллии мардуми тоҷик аз рӯзи ба олами ҳастӣ омаданашон хислатҳои некиву некӯкорӣ, авфу баҳшиш ва дур будан аз кину кибр ҷой дошта, бо мурури замон рушд меёфтанд. Маҳз дар ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ин хислатҳо мақоми сазоворро ишғол менамоянд.

Хирад гавҳари бебаҳо ва неъмати нотакрор барои ҳар як инсон аст. Мақоми хирад дар ҳамаи лаҳзаҳои зиндагӣ боло ва аввалиндарача буда, дар давоми зиндагӣ хирадмандро хирад ёр аст. Агар ба май ва майхорагӣ назар андозем, маълум аст, ки ҳукамову мутафаккирон нисбат ба он андешаҳои муҳталиф доранд. Масалан, Носири Ҳусрав онро рад мекунад ва хоби худро мисол меорад, ки отифи файб ба ӯ нидо дод, ки аз ҳӯрдани май дурӣ варзад, зоро он хирадро табоҳ мекунад. Намояндаи адабиёти асри XI Манучехрӣ бошад бар он ақида аст, ки май назди хирадмандон бо лақабҳои: «тарабро сабаб», «короми ман», «муниси ман», «тарёки бузург», «шифои ҳама ғамҳо» маънидод мегардад. Аммо ба қавли адиб агар хирадманд майро бихӯрад ҳам, ато меварзад, накӯ мегӯяду накӯ меҳоҳад, ки ин аз каримии хирадманд дарак медиҳад ва тараби хирадмандон низ аз ҳӯрдани май ин аст, на тараби берун аз адаб ва беодобӣ:

Май дар кафи ман нех, ки тарабро сабаб ин аст,
 Ороми ману муниси ман рӯзу шаб ин аст.
 Тарёки бузург асту шифои ҳама ғамҳо,
 Наздики хирадмандон майро лақаб ин аст...
 Май гиру ато варзу накӯ гӯю накӯ хоҳ,
 Ин аст каримиву тариқи тараб ин аст [77, С. - 183].

Рубоисаро, намояндаи машҳури адабиёти асри XI Умари Хайём, ки аксари рубоиёташ ба васфи май ва маъшуқа бахшида шудаанд, низ ҳӯрдани майро бо хирадмандон тавсия медиҳад, аммо ба майзадагӣ дода шуданро маъкум мекунад ва ин худ нақши хирад аст:

Гар май бихӯрӣ ту бо хирадмандон ҳӯр,
 Ё бо санами лоларухи хандон ҳӯр.
 Бисёр махӯр, вирд макун, фош магӯ,
 Кам-кам ҳӯру андак ҳӯру бисёр махӯр [13, С. - 183]

Сино низ ба масъалаи хирадмандона ва ҳакимона истеъмол кардани май, ҳӯрдани он на бо мақсади ҳайшу тараби беадабона, балки ба манфиат ва мақсад ҳӯрдани он ишора намуда гуфтааст:

Чу Бӯали майи ноб ар ҳӯрӣ ҳакимона,
 Ба ҳаққи ҳақ, ки вучудат ба ҳақ шавад мулҳақ [137, С. - 198]

Тазаккур додан зарур аст, ки мақсуд аз овардани май ташвиқу тарғиб намудани истифоди он ва ё танқиду маҳкум кардани ҳӯрдани он нест, балки мақсуд ин аст, ки ҳалқи ориёtabори тоҷик ҳеч корро бидуни истифодаи хирад анҷом намедоданд ва дар сирати миллии ин мардум даст задан ба корҳои ношоиста мақоме надорад. Вобаста ба ин мутафаккирон истифодаи дурусти хирадро дар тамоми лаҳзаҳои зиндагӣ муҳим ва зарур медонанд.

Дунё ба ҷашми инсонияти рӯи олам (бо истисно аз нобиноён) равшан аст ва одатан одамон дар рӯзгори хеш ба ҷашми сар бисёр аҳамият медиҳанд. Аммо мутафаккирони асрҳои X-XI ба «ҷашми дил», «ҷашми сир», «ҷашми ботин» диққати асосӣ медоданд, ки ҳамаи ибораҳои баёншуда «ҷашми хирад» мебошанд. Ба қавли мутафаккирони

ин аҳд чашми сар, чашме, ки бо он ҳамарӯза олами атрофро назора мекунем, фиребанда аст, зеро он танҳо зоҳирро мебинад ва ништбати ботин кур аст, чун ботин нодиданист. Пас ба қавли ин мутафаккирон барои дарёфти маънӣ чашми хирадро бояд ба кор бурд. Дар ин бора ба абёти Рӯдакӣ назар меандозем:

Ин чаҳонро нигар ба чашми хирад,

Не б-ад он чашм к-андар ў нигарӣ [13, С. - 28].

Олами ботин аз нигоҳи баъзе мутафаккирон олами рӯҳ аст. Дар осори мутафаккирони асрҳои зикршуда мавқеи рӯҳ ҷойгоҳи намоён дорад. Мутафаккирони асрҳои X-XI чун Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Сино, З.Розӣ, А.Балхӣ, К.Марвазӣ, Дақиқӣ, Унсурӣ, Фарруҳӣ, У.Кайковус, А.Берунӣ ва дигарон чун мутафаккирони пешин ҳастии одамро дорои ҷисм ва рӯҳ маънидод мекунанд. Ҕисм, ба қавли ин мутафаккирон фанопазир аст ва рӯҳ абадист, ки чун одам олами ҳастиро падруд мегӯяд ҷисми ўро ба хок месупоранд, бархе аз тариқи анъанаи ниёғонаш онро месӯзонанд, аммо рӯҳ на ба хок меравад ва на месӯзад. Он ба асли хеш бар мегардад. Аммо восил шудани рӯҳ ба асли хеш ба хиради воло ва рафтори намунавии одам вобаста аст. Ҳар чанд одам хирадманд бошад ва арзишҳои инсониро риоя намояд, он қадар тезтар рӯҳаш ба асли хеш восил мешавад. Масалан, Рӯдакӣ дар “Дар марсияи Абулҳасани Муродӣ” овардааст:

Қолаби хокӣ сӯи хoke фиганд,

Ҷону хирад сӯи самовот бурд [185, С. - 53].

Аз таҳлилҳои дар зербоби болоомада событ гардид, ки истифодаи хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ бағоят қалон аст. Хирад омили асосии таълиму тарбия ва тараннумгари ахлоқи инсоният аст ва дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI мавқеи асосиро ишғол намудааст.

Ташаккул ва ривоҷ ёфтани баҳсҳои ақлӣ, инкишофи хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ аз ҳимоя ва дастгирии донишмандони ин аҳд ба риштаи илм кашида шуда, ба таҳқиқ ниёзи бештар пайдо намуд.

Ба пуррагӣ метавон гуфт, ки дар асрҳои X-XI илму фарҳанг ба мақоми баланди рушди худ расида, мавзуи хирад дар адабиёти ин аҳд мавқеи калидиро ишғол намуда, роҳҳои инкишофи сирати миллӣ, тақвияти арзишҳои миллӣ ва маънавӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Маҳз аз таҳлили осори ин мутафаккирон бар меояд, ки хирад дар рушди сирати миллӣ нақши асосӣ дорад ва хирадмандон, омӯзгорон, падару модар такмилдихандай он мебошанд ва хирад аз дониш маншაъ мегирад ва рушди ҷомеа ба инкишофи донишу хирад вобастагии куллӣ дорад. Аз ин лиҳоз, мавриди истифода қарор додани хирадро дар ҳар як лаҳзаи зиндагӣ адибону мутафаккирони асрҳои X-XI ташвиқ намуда, осори онҳо бояд қутбинамои зиндагии мо бошад.

1.2. Табдили ақидаҳои педагогии тоисломӣ сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-XI

Дер боз диққати моро масъалаи актуалие ба худ кашида буд: Оё то ислом қавмҳои ориётабор ба масъалаи рушди хирад, ҳамчун хориқаи сирати миллӣ диққат дода бошанд? Оё ин масъала дар таълимоти динҳои тоисломӣ низ мавқеъ дошт ё не? Оё ақидаҳои педагогии тоисломӣ ҳақиқатан сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-XI маҳсуб мешаванд?

Бо ин мақсад ин боби рисолаи докториро ба мавзуи зикргардида бахшида, меҳоҳам баъзеъ андешаҳои хешро, бо такя ба асосҳои илмиву таърихӣ оид ба бозкушои масъалаи фавқ иброз намоям. Оид ба мавзуи зикргардида дар манобехи кӯҳан, навиштаҳои аҳли илму адаб, муҳаққиқон баъзе маълумотҳо ва фикрҳои ҷудогона дучор меоянд, аммо таҳқиқотҳои мушахҳас оид ба ин мавзузъ анҷом дода нашуда, ба қавле: “Асрори нокушода, розҳои ногуфта зиёд аст” [225, С. - 4]. Аз ин лиҳоз, бандар меҳоҳам ақидаҳои педагогиро оид ба рушди хирад барои ташаккули сирати миллӣ дар асарҳои тоисломии ҳалқҳои сокини минтиқаҳои Форсу Мовароҳуннар мавриди таҳқиқ қарор диҳам.

Хирад (интеллект) - омили асосӣ барои банақшагирии ҳаёт, таҳияи нақшай стратегии зиндагӣ ва дурнамои расидан ба мақсадҳои хеш аст. Хирад инсонро аз мавҷудоти дигар боло бардошта ӯро “ашраф-ул-махлуқот” гардонида, боиси рушди ҷомеа ва тамаддуни ҷаҳон гардид.

Одатан хирад чун салоҳият бо роҳҳои муҳталиф инкишоф меёбад ва дар инкишофи он омӯзиш, ҷустуҷӯ, таҳқиқот, даркунӣ, тафаккури интиқодӣ, таҳлилу муқоисакунӣ, фикрронӣ, истифодаи назария дар амал, такмили маҳорати қасбӣ, истифодаи усулҳои фаъол ва замонавии талим, табодули таҷриба, мантиқ ва ҳоказо нақши қалидӣ доранд. Ҳар яки ин салоҳиятҳо наметавонанд дар танҳои рушд ёбанд ва хирад танзимкунандай ташаккули онҳост. Маҳз дар ин фасли рисола нақши

хирад дар ташаккули сирати миллӣ аз нигоҳи динҳои тоисломӣ, ислом, намояндагони асрҳои гуногун мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор дода шуд.

Қайд кардан муҳим аст, ки мақсуди мо аз таҳқиқ ва баррасии табдили ақидаҳои педагогии тоисломӣ сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-XI таблиғи ягон дин ё дигар динҳои тосиломӣ ва ё баъди ислом нест, балки мақсади асосӣ аз нишон додани асосҳои илмии ақидаҳои пешӯдами динҳои тоисломӣ ва баъди он оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ва нақши ин ақидаҳо дар тарбияи насли наврас дар замони кунӣ дар ҳамбастагӣ бо афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик мебошад ва тарғиби тарафҳои эътиқодии мардум мавзуи баҳси кори таҳқиқотии мо нест.

Мафҳуми “Худо” ва “дин” ва баҳсу гуфтугӯ дар Худои ҷаҳон бастагие ба тамоюлоти зотиву фитрии башар доштааст” [27 - 100]. Ин суханон аз он шаҳодат медиҳанд, ки башари аввалия бо таваҷҷӯҳ ва рӯбарӯ шудан ба падидаҳое ба мисли маргу беморӣ ва ё оғатҳои табиӣ: зилзила, тӯфон, барфу борон, селу ҷарҳа ва пайдоиши мавҷудоти зиндаи рӯи замин ва амсоли инҳо бар он ақида будаанд, ки моғавқи ин ҳодисаҳо ва ашё мавҷуде ба номи Худо аст. Ҷун онҳо аз хосияту таъсири ашъё беиттилоъ буданд, ягонагии Худоро дарк намекарданд.

Ин ақидаҳо пажӯҳишҳои муҳаққиқонро тақвият мебахшанд, ки одамони қадим дар аввали пайдоиш ба динҳои муҳталиф гаровида, ба ҳар чиз эътиқод мебастанд. Муҳаққиқони олам бар он назаранд, ки тақрибан 40-35 ҳазор сол қабл аз ин навъи имрӯзаи авлоди башар ташаккул ёфт ва дар таъриҳ ин авлод ба номи «Инсони мутафаккир» машҳур аст. Ин ақидаро М.Ҳазратқулов низ дар китоби худ «Ориёҳо ва тамаддуни ориёӣ» тасдиқ меқунад [149, С. - 140].

Ин мардум дар аҳди палеолит дар шакли қабила ҳаёт ба сар мебурданд ва минбаъд бо пешрафт ва тараққиёти зиндагӣ ҷамъиятро ташкил намудаанд. Онҳо ба меҳнат машғул гардида, аз ҳисоби заҳмати хеш рӯзиро ба даст меоварданд ва ҳамзамон дар онҳо тасаввурот оид ба

дину оин арзи вучуд намуд: «Пайдоиши тасаввуроти динӣ ба ҳамон дараҷаи инкишофи ҷамъияти инсонӣ рост меояд, ки дар он на фақат таҷриба, балки қобилияти фикрии инсон пайдо шуда, ҷиҳатҳои антропологию физиологӣ ва системаи биологию психологии ӯ инкишоф ёфтааст» [19, С. - 4].

Онҳо аз рӯи таҳайюлот ҳодисаҳои ҷамъиятиро дарк мекарданد, вале барои дарки воқеаву ҳодисаҳои ҷамъияти дар онҳо ягон қоида вучуд надошт. Олимон исбот намудаанд, ки тақрибан дар ҳамин солҳо динҳои тотемистиу анемистӣ пайдо шудаанд ва пайравони адёни муҳталиф ба ҳар чиз эътиқод мебастанд. Аммо ақидаҳои пайравони динҳои тоисломӣ ва маҳсусан, ақидаҳои онҳо оид ба рушди хирад ва ташаккули сирати миллӣ гуногун буданд. Агар ба Авасто, ки қадимтарин осори муштараки фарҳанги ориёнажоддон ва маҷмӯаи ақлонии муқаддаси Зардуштиён мебошад, назар андозем, ақидаҳои зиёдро роҷеъ ба хирад ва ташаккули он дармеёбем. Ин китобро сарчашмаи асосии ташаккули хирад ном бурдан ба мавқеъ аст, зоро асосан Авасто ситоишгари хирад буда, роҳҳои ташаккули онро низ нишон медиҳад. Ба унвони мисол, дар қисмати Готҳо (Гоҳон) омадааст: “Хирадманд онҳоро андарз дод, ки ба Маниши нек, кор кунанд ва огоҳ бошанд, ки Спандармад сарчашмаи ростини Аша аст....”. [58, С. - 26]. Дар ин иқтибос мо ба калимаҳои “хирадманд” “нек” ва ибораҳои “огоҳ бошанд”, “sar查ашмаи ростин” рӯ ба рӯ мешавем, ки ҳар яки ин мағҳумҳо дар кушодани гиреҳи мавзӯъ ва таҳқиқи ақидаҳои педагогӣ дар оини Зардуштий нақши назаррас доранд. Аз ин баён хуб равshan аст, ки мардуми ориёнажод аз қадим дар ҳамаи кор ба хирад такя мекарданд ва хирадмандонро гӯш мекарданд. Ин чиз хоси пайравони адёни муҳталифи тоисломӣ ва минҷумла, зардуштиён низ буд. Хирадмандон, онҳоро ба некӯкорӣ, ростиву дурусткорӣ даъват карда, дар тамоми ҳаёт аз паству баландӣ, хатару офт огоҳ буданро таблиғ мекарданд.

Дар ҳамаи давру замон афроди роҳқумкарда, ки аз роҳи рост дур мешуданд, зиёд буданд. Дар замони Зардушт низ, новобаста аз он ки

пайравони хешро ба роҳи рост ҳидоят мекард, “омӯзгороне” низ пайдо мешуданд, ки шўру фитнаро дар байни пайравони ростин андохта, онҳоро аз роҳи рост дур меандохтанд. Дар Готҳо омадааст: “Мабод, ки омӯзгори бад дигарбора зиндагии (шуморо)-ро табоҳ қунад (ва) дурванд ба забони худ бо дужбовариаш шуморо ба гумроҳӣ бикашонад” [94 - 12]. Бархе аз пайравони роҳбарони ростин динро ба фоидаи хеш истифода бурда, аз дониши кам доштани бъязе аз пайравон истифода намуда, онҳоро аз роҳи рост дур месохтанд ва аз ин манфиат доштанд. Масалан, Фариди Ваҷдӣ меорад: “Таъриҳ нишон медиҳад, ки пас аз даргузаштани паёмбарони ростин ва ё дар даврони гайбати онҳо, гурӯҳе аз пайравони вай бар асари иғвои залолатгарон ба бутпарастӣ рӯй оварда ва тавҳид ва ягонапарастиро, ки мақсади асосӣ барои фиристодаи паёмбарон аст, тарк мегуфтанд” [59, С. - 84]. Бояд қайд кард, ки чунин афрод на динро дар ҳақиқат пайравӣ мекарданд ва на манфиати чомеа барои онҳо муҳим буд. Барои онҳо ба даст овардани фоида аз ҳама муҳим буд, вале ин манфиатҷӯии онҳо бар зарари мардум буд. Агар ин “омӯзгорон” дар ҳақиқат пайравони дини пешқадам мебуданд ва ё ба манфиати мардум кор мекарданд, ҳаргиз ба иғвоангезиву парокандасозии мардум даст намезаданд ва баръакс суботи чомеаро таъмин мекарданд.

Олимон, таърихнигорон, файласуфон роҷеъ ба мавҷуд будани динҳо пеш аз оини Зардуштӣ таҳқиқотҳо анҷом додаанд, вале ин масъала то ҳоло хulosai ҳудро доро нест. Аз ҷумла, уламо дар осори таърихиву фалсафии солҳои охир арзи вуҷуд кардани се навъ аз он адёни қадимаи ориёй: Мехрпарастӣ, Зарвония ва Зардуштияро баррасӣ менамоянд. Олим Варқа Охонниёзов менигорад: “Файласуфи тоҷик М.Ҳазратқулов Мехрпарастиро “яке аз динҳои қуҳани ориёй ” ва Мехрро “яке аз ҳудоёни муштараки ҳиндуэронӣ, Ҳудои равшанӣ” ва ҳофизи назму низоми ҷаҳон, пуштибони ҳақиқат, танзимкунандай муҳоида ва аҳду паймон ва нигаҳбони тамоми ҷаҳон” муаррифӣ мекунад” [89, С. - 13].

Аз таҳлилоти афкор ва таҳқиқоти М.Ҳазратқулов, ки В.Охонниёзов онро иқтибос овардааст, муайян мегардад, ки Мехр дар

эътиқоди пайравони хеш на Хуршед, балки муроқиб, нурдиҳанда, бениёз, Худои равшаной ва танзимгари назму низоми ҷаҳон мебошад.

Кеши Зарвонияро низ уламо яке аз динҳои қадимаи ориёй меҳисобанд ва бар он ақидаанд, ки ин дин дар асрҳои шаш ва ё пеш аз он арзи вучуд намудааст ва дар аҳди Модҳо ва Ҳахоманишиён дубора эҳё шудааст. Пайравони ин дин аз забони мӯғҳо назару афкори ин динро баён мекарданд ва онҳо низ ба мавҷуд будани Худои некӣ (куваи некӣ) ва деви бадкор (кувваи бадӣ) эътиқод доштанд. Муҳаққиқи рус А.А. Семёнов менависад: “Мӯғҳо аз мавҷудоте сӯҳбат мекунанд, баъзе онро фазо ва баъзе онро замон меноманд ва ҳар вучуди қобили ламсе дар он мустаҳил аст. Аз батни ин мавҷуд Худои некӣ ва деви бадкор баромадаанд, ки иддае онро нуру торикӣ меноманд” [355, С. - 259].

Файласуф Абусаид Шохуморов низ оид ба масъалаи дини ориёй дар мақолаи “Дини ориёй-гармонияи ду олам” афкори назар намуда, қайд мекунад, ки кеши ориёй ин кеши оташпарастӣ буд ва то зухури Зардушт вучуд дошт.

Эътироф ва парастиши Худои асосии ориёихо – Аҳура Маздо рукни асосии дини оташпарастон буд. Пайравони кеши ориёй эътиқод бар он доштанд, ки Аҳура Маздо маъбуди оливу мутлақ буда, аз сурату шакл орӣ мебошад. Ў воҳиди донистанашаванда аст, инъикоси моддии ў дар нурҳои осмонӣ – Офтобу Моҳтоб мебошад.

Аз таҳлилҳои боло собит мегардад, ки аввал будани қадоме аз ин эътиқодот: меҳр ё оташ ҳанӯз ҳам мушахҳас нест, аммо барои таҳқиқи ақидаҳои педагогии динҳои тоисломӣ то андозае мавод дастраси моягардид.

Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса намуд, ки таълимуму тарбия дар динҳои қадим, дини ориёй, ки пеш аз оини Зардуштӣ арзи вучуд кардааст, нақши назаррас доштааст. Тавассути эътиқоди хеш ба ориёни қадим гузидани роҳи ростро, бо такя ба пайравӣ аз Худоёни ростин тарғиб мекарданд ва низ таълим медоданд, ки қувваҳои зид низ ҳама вақт вучуд доранд. Инсонро бохирад будан лозим, то аз ин қувваҳо

худро дур гирад ва огоҳ будан лозим, ки ин қувва метавонад пайравонро аз Худои ростин дур намуда, ҳамзамон дар зиндагӣ сарсону саргардон намояд.

Истифодаи вожаҳои “нур” ва “торикий” дар таълимоти пайравони дини ориёй, ба ғайр аз эътиқод ва мағкураи динӣ доштанаш хусусияти тарбиявӣ дошт. Яъне истифода аз ақл, рафтору кирдори нек, ростику дурусткорӣ, ба ҷо овардани эътиром, андӯҳтани дониш, ташаккул бахшидани сирати миллӣ хислатҳои накӯи инсонӣ буда, чун нурроҳи ҳаёти инсонро равшан мекунанд. Одатҳои бад муттазоди хислатҳои дар боло баёншуда, торикиро дар ҳаёти одам ҳукмфармо мекунанд ва ашҳоси соҳиби чунин рафторроҳгумзада мемонанд. Дар замони кунуни босуръат тағийирёбанда, ҷиҳати равнақ бахшидани таълиму тарбия ҷалби хонандагон ба омӯзиши ғояҳои таълимику тарбиявии ин динҳо низ мақсаднок аст, зоро ақидаҳои пешқадам дар ин ғояҳо зиёданд ва дар доираи таҳлили муқоисавӣ метавон аз ин нуктаҳо баҳраи асосӣ бардошт.

Бо пешрафти ҳаёт, инкишофи илму маданият, беҳтар гардидан ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии мардум тамаддуни онҳо низ инкишоф меёфт. Бо инкишоф ёфтани тамаддун таълиму тарбия рушд меёфт: “Инкишофи минбаъдаи тамаддун нишон медиҳал, ки динҳои сомӣ аз қабили яҳудия ва насрония аз динҳои тоисломии зинда мебошанд, ки аз ҷиҳати сарчашмаву ақидаи худ ба дини мубини Ислом низ умумият доранд. Яке аз умумияти ин динҳо тарғибу ташвиқи таълиму тарбия мебошад. Тарғибу ташвиқи кори таълиму тарбия дар таълимгоҳҳо пеш аз нузули дини мубини Ислом низ ҷорӣ буд ва ба он диққати ҷиддӣ дода мешуд” [19, С. - 4].

Муҳаққиқон А.Турсунов ва З.Сафо низ бар онанд, ки дар адабиёти илмии Ғарб таълиму тарбияи тоисломӣ дар Эрон мавқеи асосиро қасб кардааст. Чун сухан аз нашъунамои илму фалсафаи ҳалқҳои эронинажод меравад, аввал онро ҳамчун шӯълаи ногаҳонии камолоти ақлии мусалмонон ба қалам медиҳанд. Ва баъдан омилҳои беруна (баста ёфтани фарҳангӣ Юнон ва ҳатто дини Ислом)-ро заминаи асосии

падидаи зикршуда маънидод мекунанд. Мусташриқони аврупоию amerkoy низ бар ин ақидаанд, ки заминаи маънавии мардуми эронинажод аз қадим мустаҳкам буд, ки маънавиёти минбаъдаи мардуми Форсу Мовароҳуннар аз он сарчашма гирифта аст. Дар асоси нигоштаҳои мутафаккирони болозикр миллати Эрон то таъсису равнақи давлати Сосониён аз тараққиёте дар илму маърифат бархурдор шуда буд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки таодул байни динҳои тоисломӣ ва дунё мақсаднок ба роҳ монда шуда, барои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ва пешрафти кори таълиму тарбия замина мегузошт.

Дини Зардуштӣ яке аз динҳои маъмул ва густурдаи динҳои тоисломӣ мебошад. Ин дин қадимтарин буда, пайравони зиёд доштааст ва то ҷое, ки иттилоъ дорем, ин дини пешқадам буд ва он дар аспи X ва баъд аз он низ арзи вучуд доштааст: В.Бартольд қайд мекунад: “Дар қарни X ба ғайр аз яхудиён, ки имрӯз ҳам ҳастанд, обшинаҳои зардуштӣ (мугон) насрониён ва ҷамъияти начандон қалони монавиён дар Самарқанд зиндагӣ мекарданд” [264, С. - 40].

Дар бораи қадим будани ин дин омадааст: “Се ҳазору ҳафтсаду сӣ солу анде пеш дар ҷаҳон покмарде барҳост ва Ҳудои яктув беҳамто, донову тавоно, оғаридағору парвардигор, додгару додгустар, дӯсту дӯстдор, меҳрбону меҳрафзоро шиносанд” ва “Номаш Зартушт, фарзанди Дуғд ва Пурошасб аст....” [58, С. - 3]. Зароташт дар давроне ба тарғибу дини яккаҳудоӣ шурӯъ карда буд, ки сарзамини Осиёи Миёна ва Ҳурросон марҳилаи гузариш аз ҳаёти патриархалий-обшинагӣ ба ҷамъияти синфии ғуломдориро аз сар мегузаронд. Вазъияти иқтисодии ин давра боиси нигаронӣ буда, норозигихои аҳолиро ба бор оварда буд. Барои ба эътидол овардани чунин вазъият Зароташт ҳамдинону ҳамқабилаҳои ҳудро борои ташкил намудани иттиҳоди пуриқтидори сиёсӣ даъват менамуд. Зароташт таълим медод, ки парешонӣ саддест дар роҳи ба даст овардани пирӯзӣ ва иттиҳоду иттифоқ баракатест, ки бо шарофати он пирӯзӣ ба даст меояд. Пайравони ин кеш ба паёмбари худ Зардушт

эътиқоди қавӣ дошта, аз таълимоти ў пайравӣ менамуданд ва ҳамзамон китоби муқаддас бо номи Авасто доштанд, ки қадимтарин осори муштараки фарҳанги ориёнажоддон ва маҷмӯаи ақлонии муқаддаси Зардуштиён мебошад. Дастовардҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки Авасто бо забони паҳлавӣ навишта шуда, аз шаш бахш иборат аст: Гоҳон (Готҳо), Ясна, Яштҳо, Виспарад, Хурд-Авасто ва Вандидод. Дар ҳамаи бахшҳои ин китоб Зардушт паёмҳои худро ба пайравони хеш иброз менамояд, ки мавзӯҳои муҳталифро дар бар мегиранд ва андешаи хирад аз чумлаи онҳост.

Вожаи хирад дар Авасто-храту муродифи вожаи “доноӣ”, “фарзонагӣ” ва ё “хуш” буда, дар осори зардуштӣ вижагии хосро дорад. Дар суннати хаттии зардуштӣ хирад яке аз падидаҳои неки Офаридағор нисбат ба Офаринанда маънидод карда мешавад. Дар маҷмӯъ ин вожаҳо дар шакли “минуи хирад”, “минуви хирад” ва ё “ҷони хирад” ба кор гирифта шудаанд.

Дар бахши Готҳо (“Сурудҳои пок”) Зардушт паёми худро дар шакли суруд ба пайравон таълим медод ва А.Ҷаъфарӣ дар ин бора нигоштааст: “Зартушт паёми худро дар 241 банд суруд” ва “Ин 241 банд дар ҳафдаҳ суруд омадаанд ва он ҳафдаҳ суруд дар панҷ санг оҳанг ороста шудаанд” [58, С. - 3]. Мо аз овардани номи ин сурудҳо даст қӯтоҳ медорем, зоро дар сарчашмаҳои зиёд номи онҳо сабт ва шарҳу тафсир ёфтааст. Аммо омӯзиш ва таҳлили ин сурудҳо собит менамояд, ки саропо тарғибари рушди хиради афзоянда, ташаккули сирати милий, таълиму тарбия, некиву некӯкорӣ, роҳнамоӣ, касбу кор, ислоҳоту навсозӣ, ҳудшиносиву Ҳудошиносӣ, душвориҳо дар кору фаъолият, чорасозӣ ва ҳалли ин мушкилиҳо, ростиву росткорӣ ва пирӯзӣ бар дурӯғу қачрафторӣ, розу ниёз бо Ҳудо, расидан ба мақсаду орзу мебошанд. Ҳамаи ин баёнҳоро хирад танзим мекунаду ҳамоҳанг месозад ва хирад низ ташаккул меёбад.

Суруди 12-уми Готҳо бо номи “Хиради афзоянда” пурра тарғибари ташаккули хирад мебошад ва дар дигар сурудҳо низ ақидаҳо

оид ба ташаккули хирад баён ёфтаанд. Готҳо сурудҳоеанд, ки ҳам тоату ибодат ба даргоҳи Ҳудо буда ва ҳам барои мардум оини равиши зиндагиву раҳнамоӣ мебошанд. Тазаккур бояд дод, ки тарғиби тоату ибодат дар Авесто ва ақидаҳои динҳои дигари тоисломӣ низ мақсади тарбиявӣ дорад ва ақидаҳои шахшударо маҳкум мекунад.

Мусаллам аст, ки дар ҳамаи давру замон қувваҳои ба ҳам зид, қуввваи некӣ ва бадӣ арзи вучуд доштаанд ва ин падидаро барҳам додан имконнозазир аст. Аммо барои ғолиб гардиданӣ некӣ бар бадӣ, ташаккул додани сирати миллӣ, ҳудогоҳиву ҳудшиносӣ роҳҳои зиёд мавҷуданд. Дар аҳди Зардушт низ, новобаста аз он ки дар ҳидоят кардани пайравони хеш ба роҳи рост, ки роҳнамоӣ он хирад аст, саъю талошҳои зиёд меварзид, “омӯзгорон”-и хилоғи таълим низ кам набуданд, ки дар боло аз Готҳо мисол оварда шуд, Зардушт пайравони хешро пайваста таъкид мекард: “Мабодо омӯзгори бадшуморо ба гумроҳӣ бикашонад”.. ” [119, С. - 12].

Мо аз ин баёнҳо мағҳуму ақидаҳои дигарро низ пайдо намудем. Ин гояҳо на танҳо маънои пайравӣ кардан аз дину оинро доранд, балки онҳо ҳусусиятҳои таълимигу тарбиявӣ доранд, ки дар тарбияи ахлоқии насли навраси замони муосир мавқеи намоёнро ишғол карда метавонанд. Аслан дар ақидаҳои боло сухан аз таъсири муҳит меравад ва ин дар замони кунунӣ басо ҳассос аст. Имрӯз чунин «омӯзгорон» дар ҳамаи самтҳои ҳаёт зиёду фаъоланд, ки насли наврасу ҷавонро ба доми фиреб кашида, онҳоро ба қонуншиканиву корҳои мардумфиребӣ, авбошӣ, дур сохтан аз китобхониву илмомӯзӣ ҷалб мекунанд ва оқибати ҳаёти онҳо нангин мегардад. Истифодаи ин гояҳои тарбиявию ахлоқӣ дар ҷорабиниҳои беруназсинтиву беруназмуассисавӣ дар тақвияти таълиму тарбия мусоидат менамояд. Омӯзгор метавонад ба усулҳои фаъоли таълим такя намуда, хонандагонро ба корҳои таҳқиқотӣ ҷалб намояд. Масалан, мавзуъҳои таҳқиқотӣ метавонанд чунин бошанд: «Таҳлили муқоисавии гояҳои тарбиявии оини Зардуштӣ ва шуарои адабиёти классикии тоҷик», «Адешаҳои ахлоқӣ дар таълимоти Зардушт

ва нақши онҳо дар ташаккули сирати миллӣ дар замони мусир» «Инъикоси усулҳои ташаккули хирад дар асарҳои тоисломӣ», «Ҳамбастагии ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI ва таълимоти Зардушт» ва амсоли инҳо. Хонандагон таҳқиқотҳои муҳтасарро анҷом медиҳанд, оид ба масъалаи таълиму тарбия дар динҳои пешазисломӣ маълумотҳо пайдо менамоянд ва роҳҳои амалий намудани ин ғояҳоро дар ҳаёти хеш баррасӣ ва пешниҳод менамоянд.

Зардушт дар аксарияти сурудҳояш аз таълиму тарбият ҳарф мезанад. Ӯ мақоми инсонро аз ҳама чиз волотару болотар дониста, ташаккули хирадро барои дарёфти роҳи рости зиндагӣ ва пешрафти ҷомеа тарғиб мекунад. Ҷ.Азимпур менигорад: «... муфассири Готҳо Ҳошими Разӣ мұътакид аст, ки «шарофату асолати одамӣ дар ҳамаи қуруну аъсор инчунин мавриди эътинову эътимоди андешаманде набудааст, ки дар таълимоти Зартушт»» [56, С. - 122]. Дар асоси таълимоти Зардушт, касе, ки мувофиқи хиради афзоянда, аз рӯи ростиву дурустӣ, андеша, рафтору кирдори ҳудро ба беҳтарин роҳу шева анҷом медиҳад, ҳам азизи Ҳудо ва ҳам мақбули мардум мегардад.

Зардушт дар таълимоти хеш дар анҷоми кор андеша кардану дарёфти роҳи беҳтарини расидан ба мақсадро баррасӣ мекунад, ки ин дар сирати миллии ҳалқи ориётабор нақши асосӣ дорад. Дар ин замина ташаккули хирад муҳим аст, зеро андешидан ва дарёфти роҳро хирад таъмин мекунад. Дар суруди дувоздаҳуми Готҳо-Спента минуий (Хиради афзоянда) омадааст: “Он кас, ки беҳтарин баҳраро аз афзояндатарин хирад мебарад, ки аз забони ҳуд суханоне мегӯяд, ки аз маниши нек бармеоянд ва ба дастҳои ҳуд корҳое анҷом медиҳад, ки дар оромиш анҷом мегиранд, зеро Ӯ дар андешаи ҳуд танҳо Ҳудои Доноро оғаринанда ва парварандай Ростӣ медонад” [58, С. - 61]. Дар ин суруди Готҳо баёнҳои “гирифтани беҳтарин баҳра аз афзояндатарин хирад”, “сухан гуфтан”, “анҷоми корҳо ба дастони ҳуд”, “оромиш” баён ёфтаанд, ки афкори педагогӣ буда, инстифодаи хирад дар ҳамаи корҳо ва

ташаккули онро тараннум мекунанд. Хирадро маҳз барои он Худо ато кардааст, ки одамон онро рушду афзоиш дода, аз он баҳраҳои беҳтаринро гиранд, дастовардҳои нацибро ба даст оранд, сухандониву сухангӯро ёд гиранд ва бо дастони хеш корҳои зиёдро анҷом дода, натиҷаҳои дилҳоҳро ба даст оранд. Дар педагогикаи мусоир ин фаъолиятҳоро салоҳият меноманд ва анҷом додани чунин фаъолиятҳо рушди салоҳиятҳо мебошад. Афроде, ки пайваста ба омӯзиш машғул мешаванд, салоҳияти сухандониву муоширати хешро сайқал медиҳанд, фаъолиятҳои зиёдро иҷро мекунанд, хиради хешро рушд дода, дар масири муносибати босалоҳият ба таълим гомҳои устувор мегузоранд ва натиҷаҳои назаррасу дилҳоҳро ба даст меоранд. Боиси пешрафти таълиму тарбия аст, агар омӯзгор ба рушди ин салоҳиятҳо диққати асосӣ равона намояд.

Чунин ақидаҳо дар достони “Минӯи хирад” (ва ё қазовати руҳи ақл) низ зиёданд. Дар асоси дастовардҳои илмӣ маълум аст, ки ин достон яке аз навиштаҳои ҷолиби адабиёти паҳлавӣ буда, дар он афкори фалсафӣ ва диниву асотирий якҷо бо мавзуоти дигари мардум бо ҷаҳоншиносии зардуштӣ баррасӣ гардидаанд. Дар оғози достони “Минӯи хирад” бузургӣ ва мартабаи хирад ва аҳамияти он барои осоиши тану ҷон дар ҳар ду олам тавсиф гардидааст. Арзишҳои дигари хирад, чун арзишҳои хиради зотӣ ва хиради омӯзишӣ дар осори дигари паҳлавӣ, баҳусус андарзномаҳо ҷо-ҷо тавсиф карда шудааст.

Нависандай ин достон дар пешгуфткор аз забони шаҳси сеюм сухан гуфта, ҳамчун шаҳси таҳайюлӣ ба номи “Доно” аз “Минӯи хирад” пурсишҳо кардаву посухҳо хостааст. Дар ин пешгуфткор қайд гардидааст, ки “Доно” ба хостории хирад кишвар ба кишвар, минтиқа ба минтиқа рафта, бо мардумони донои кешҳову гаровишҳои муҳталиф сӯҳбату нишастҳо доир намудааст. Пас аз ин пажӯҳишҳо вай ба хулоса меояд, ки аз ҳама некиҳо дар поиши ҷисму руҳ хирад беҳтару бартар буда, ҷаҳонро бо истифодаи моҳиронаи он идора метавон кард. Масалан, дар саволи саввум омадааст: “Пурсид доно аз Минуи хирад, ки хирад беҳтар аст ё

хунар? Минуи хирад посух кард, ки хираде, ки ба он некӣ нест, онро хирад набояд донист. Ва ҳунаре, ки бо он хирад нест, онро ҳунар набояд донист” [119, С. - 130]. Пас нигоштан асоснок аст, ки пайравони Зардушт хираду ҳунар ва рафтори ростро аз ҳам ҷудо намекарданд. Афроде, ки ҳудро хирадманд медонанд ва ин хирадро дар амал татбиқ намекунанд, бар асоси меъёрҳои хирад рафтор намекунанд, хирадманд маҳсуб намешаванд. Ва қасе, ки ҳунарманд ҳонда мешавад, вале дар ҳунари ўнишонаи хирад дида намешавад, ҳунарманд нест. Муҳим он будаст, ки омӯзгор дар раванди тарбия набояд, ки ба ганӣ намудани шогирдон ба дониши назариявии зиёд оид ба рушди хирад ва дигар паҳлӯҳои зиндагӣ кӯшиш намояд, балки онҳоро ба дар амал татбиқ намудани донишҳои гирифта роҳнамоӣ кунад.

Дар саволи 46-уми ин достон низ омадааст, ки доно аз Минуи хирад пурсид, ки чист он ҷизе, ки аз ҳар дорой бартар аст? Ҷавоб он буд, ки хирад аст. Пас ҳеч тавоноие ба хирад баробар шудан наметавонад, зеро ҳама ҷизро ҳаридану ба даст овардан мумкин аст, вале хирадро дар ҳеч кучо намефурӯшанд, барои он арзише ба ҷуз амал муқаррар нашудааст, зеро хирад дар вучуди инсон буда, ташаккул меҳоҳад. Пас омӯзгорро лозим будааст, ки ҷаҳони маънавии хонандагонро тавоно намояд, то ки дар зиндагии ҳеш дар ҳамаи самтҳо тавонгар бошанд. Дар ҷавоб ба саволи 34-уми достони мазкур низ омадааст, ки мардумеро, ки бо хирад комил аст, метавон тавонгар пиндошт.

Зардушт пайравони ҳешро таълим медод, ки ҳаёти моддӣ бе ҳаёти маънавӣ ё ҳаёти ҷисмонӣ бе ҳаёти руҳонӣ мавҷуд будан наметавонад. Ба омӯзиши олам ва ба даст овардани тавонӣ бо василаи хирад машғул бояд шуд. Аммо набояд рушди олами руҳӣ ё маънавӣ ба фаромӯш супурда шавад. Ҷисм чӣ ғуна метавонад, ки бе руҳ ва руҳ дар олами ҳастӣ бе ҷисм мавҷуд бошад? Дар саволи 29 омадааст: “Пурсид доно аз минуи хирад, ки қадом зиндагӣ бадтар ва аз нигоҳи хирад, ки нописандидатар аст? Минуи хирад посух кард, ки зиндагонии қасе бадтар (аст), ки бо биму гуфтори дурӯғ бизист. Ва аз нигоҳи хирад қасе

нописандидатар (аст), ки ба Мину нагаравад ва гетиро биорояд” [119, С. - 142].

Аз суханони боло аён мегардад, ки мардуми ориётабор ба таълиму тарбияи фарзанд, ташаккули хирад ва сирати миллӣ диққати асосӣ медод. Ҳарадот нигоштааст, ки эроннинажодҳо аз фарзандони худ талаб мекарданд, ки дар таълим ва эътиқоди динӣ аз онҳо беҳтар ва ифтихори авлоду аҷодди хеш бошанд. Аз Ахурамаздо низ онро дархост менамуданд, ки ба онҳо фарзанди оқилу доно ва нақӯкирдор, барои пешрафти ҷомеа содик, ба вазифаи худ пурмасъул ва ҳоказо ато намояд. Чун соҳиби фарзанд мешуданд аз хурдсолӣ ба таълиму тарбияи ў шурӯъ мекарданд. Дар Авасто омадааст: “... эй мардум, бархезед ва ростишу дурустиро биситоед, деви танбалиро аз худ дур кунед, он деве, ки меҳоҳад шуморо ба хоб бибараад ” [339, С. - 46]. Муаррихи Юнонӣ Страбон низ ин ақидаҳоро тасдиқ карда мегӯяд, ки эрониёни қадим пеш аз тулӯи офтоб кӯдакони худро бедор мекарданд. Таҳлилҳо собит намуданд, ки динero, ки гузаштагони ориёй пайравӣ мекарданд, дини пешқадам буд, аниқтараш онро худ пешқадам мегардонданд, дини ақидаҳои фаъол, бо зиндагии дунявӣ тавҳам, дини нишондиҳандай роҳи рост, дине, ки дар баробари маърифат ва хирад истода, дар тарбияи инсон дар руҳияи арзишҳои ахлоқӣ мусоидат мекунад ва дар пешрафти ҳаёти маънавӣ, иқтисодиву иҷтимоии мардум нақши асосӣ дорад, дини онҳо буд. Аз таҳқиқи ақидаҳои динҳои тоисломӣ ва ҳам ислом маълум мегардад, ки субҳ барвақ ҳестан аз хоб ва бедор кардани фарзандон дар аксарияти динҳо ба ҳукми анъана даромада буд. Ин оин чанд ҳусусиятро доро мебошад, ки ақидаҳои овардаи зер аз ҷумлаи онҳо мебошанд:

- Дар асоси эътиқоди динӣ субҳ барвақт малоикону фариштагони олами боло ба қисмат намудани ризқу рӯзӣ мепардозанд. Ононе, ки дар ин вақт бедор буда, ба зикру тоат машғуланд, аз ин неъмат барҳӯрдор мекарданд;
- субҳ барвақ бедор намудани фарзандон аз хоб, расидан ба қадри вақт ва моҳирона истифода намудани вақт, умри азизи хеш буд, ки вақту

умри инсон нотакрору барнагарданда аст ва он бояд мақсаднок истифода гардад;

- аз субххезон хосияти танбалы дур мегардад ва ба кору кирдори хона машғул мешаванд, шахсони фаъолу пешқадам мегарданд;
- фалсафаи дигари ин оин он аст, ки субх барвақт одам чизи меҳондагиашро тез ҳифз мекунад ва хотираи одам дар ин вақт қавитар аст, нисбат ба лаҳзаҳои дигари шабонарӯзӣ.

Пас метавон хулоса намуд, ки дини Зардуштӣ дини пешқадам буда, таодули байни дину дунёро хуб роҳандозӣ намудааст, зоро ичрои фароизу суннатҳои динӣ ба фоидай ҳам олами маънавӣ ва ҳам ҷисмонӣ ва кори дунё низ ба манфиҳати дину дунё буд. Пайравони Зардушт ҳар як лаҳзаи вақти умрашонро самаранок истифода мебурданд. Имрӯз ҳам ин анъанаро давом додан аз аҳамият ҳолӣ нест. Дар замони кунунӣ баръакс пурхуфтани ба ҳукми анъана даромада, наврасону ҷавонон ба дарозхобӣ машғул мебошанд ва аз омӯзишу фаъолиятҳои рӯзгор қафо мемонанд. Ба китобхониву омӯзиши панду насиҳатҳои судманди динҳои тоисломӣ, исломиву ақидаҳои педагогии мутафаккирони адабиёти тоҷик ҷалб намудани онҳо аз аҳамият ҳолӣ нест, то ки ба ҷои хоб кардан ба омӯзиш машғул гарданд.

Расму оини динҳои тоисломӣ саросар таблиғари тарбия ва ахлоқи неку буд ва маҳз барои ҳамин то кунун афкори тарбиявию педагогӣ ва динии онҳо мавқеи худро аз даст надодааст. Андарзҳои бузургони ориёtabор далели ин фикранд. Дар яке аз андарзҳои Ҳусрави Каводон қайд гардидааст: “Аз ман росткорӣ ҳоҳанд ва вазифаи доноён омӯзиши хирад ва пиростани xӯ (аст)” [119, С. - 179].

Аслан хирад чизе нест, ки худ вучуд дошта, ба чизе ниёз надошта бошад, он ташаккулёбандаву афзоянда аст ва мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик роҳҳои зиёди ташаккули хирадро нишон додаанд ва ин мавзӯй қобили таҳқиқ аст.

1.3. Нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба хирад ва сирати миллӣ дар тарбияи фарзанд

Яке аз масъалаҳои мубрами рӯз, ки боиси рушди босуботи ҷомеа ва баланд гардидани шаъну шараф ва манзalати падару модар мегардад, ин тарбияи фарзанд дар руҳияи ахлоқи нек ва намунавӣ мебошад. Тарбияи хуб додан ба фарзанд дар асоси истифодаи хирад яке аз анъанаҳои хеле қадимаи мардуми ориёtabор аст, ки ҳанӯз аз асрҳои III – VIII мақому манзalати маҳсусро қасб карда буд. Ниёгони мардуми тоҷик ба масъалаи ахлоқи нек, ҳусни одоб таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намуда, дар вуҷуди фарзандон парвариш намудани хислатҳои хуби инсониро вазифаи аввалиндарачаи хеш меҳисобиданд. Намояндагони адабиёти асрҳои X-XI низ анъанаи неки ниёгонро идома бахшида, дар осори худ ба тарзи одоб, ахлоқи намунавӣ, рушди сирати миллӣ диққати асосӣ равона намуда, нақши хирадро дар тарбия аввалиндарача медонистанд. Ба қавли мутафаккирони асрҳои X-XI ниёгон дар ташаккули сирати миллӣ, рафтору амал, ахлоқи намунавӣ як модели бузург ва мактаби зиндаи ҳаёт барои фарзандон буданд ва камол ёфтan дар ҷунин муҳити муносиб боиси ташаккули ахлоқи ҳамидаи фарзандони онҳо мегардид. Ҳамзамон фарзандонро панд медоданд, насиҳат мекарданд ва тавонистанд, ки дар кори тарбия муваффақ гарданд. Барои далели фикр назари қӯтоҳ ба ҳаёти Рӯдакӣ меандозем: “Падари Рӯдакӣ аз табақаи боимтиёз ва шахсони соибэҳтироми водии худ буда, ба тарбияи фарзандаш аҳамияти бузург додааст. Ӯ маълумоти ибтидоиро дар зодгоҳи худ гирифта, аз худ истеъдоди баланде зоҳир намудааст. Рӯдакӣ ҷунон зирақу доно будааст, ки дар синни ҳаштсолагӣ шеър менавишт ва илмҳои зиёди замонашро аз худ карда буд” [42, С. - 177]. Дар синни ҳурдсолагӣ эҷод намудани шеър ва аз худ намудани илмҳои замон кори осон нест ва бе мададу дастгирии падару модар, роҳбар ва ё раҳнамо, бе устод ба ин мақсад расидан мушкил аст. Маҳз раҳнамоиву тарбияи хуби падари Рӯдакӣ ва заҳмату талоши худи шоир ӯро то ба мартабаи Рӯдакӣ

- малик-уш-шуаро, асосгузори адабиёти классикии точик, шахси шуҳратёру соҳибэҳтиром расонд ва рафтори намунавии падару модар модели ахлоқӣ барои ӯ гардида буд.

Модели ахлоқӣ будани рафтору кирдор ва гуфтори падару модар барои фарзанд ҳаётан муҳим аст. Рӯдакӣ дар баробари таълиму тарбияи насли наврас ахлоқи намунавӣ доштани падару модарро низ талқин мекунад. Ба қавли ин мутафаккир падару модар замоне ба саодати куллӣ мерасанд, ки худ хирадманд ва намунаи ибрат барои фарзанд бошанд ва фарзандро дар ин руҳия тарбия намоянд. Рӯдакӣ аз он афсус мехӯрад ва аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки агар фарзанди шахси хирадманд аз хирад дур ва аз адаб маҳрум бошад:

Эй дарего, ки хирадмандро,
Бошад фарзанду хирадманд не.
В-ар чӣ адаб дораду дониш падар,
Ҳосили мерос ба фарзанд не [185, С. -119].

Бале, дар партави мазмуни ин абӯт метавон мисол овард, ки агар як барқчии бемаҳорат ва наомӯхта ба таъмири асбобҳои барқӣ машғул шавад ҷони хеш ва атрофиёнро дар хатар мегузорад. Ё ронандай бетаҷриба ва бемаҳорат ба мусоғиркашӣ машғул гардад, кафолати саломат мондани мусоғиронро ҳеч кас додан наметавонад. Агар омӯзгори бемаҳорат ва соҳиби таҳсилоти оли набуда ба таълиму тарбияи насли наврас машғул шавад аз ӯ натиҷаро чун натиҷаи омӯзгори соҳибтаҳассусу соҳибтаҷриба интизор шудан нашояд. Пас дуруст аст қавли Рӯдакӣ, агар падару модари хирадмандро фарзандашон хирадманд набошад умри онон ва фарзандашон бар абас рафтааст. Бо ин мақсад Рӯдакӣ хирадманд будани ҳам падару модар ва ҳам фарзандонашонро талқин мекунад ва ақида дорад, ки танҳо бо ин роҳ ҷомеа солим ҳоҳад гардид ва дар акси ҳол арзишҳои миллӣ аз байн ҳоҳанд рафт.

Ин анъанаи неки ниёғони мо дар асрҳои X-XI пайваста рушду равнақ меёфт. Ба лаҳзае аз ҳаёти Сино назар меандозем: «Абуалий Ҳусайн

машхур ба Абуалӣ ибни Сино..... ахтаршинос, кимиёдон, заминшинос, мантиқдон, деринашинос (палеонтолог), риёзидон, физикдон, шоир, равоншинос, файласуф, муаллим ва адиби бузурги форсу точик аст» ” [343, С. - 93]. Ин гуна пешрафтҳои начиби ҳаёти Сино ҳатман савол ба миён меоранд, ки омилҳои асосии ба чунин мартаба расидани ибни Сино чихо бошанд? Ҷавобҳо зиёданд, як ҷавоби саҳех ин аст, ки муҳити созгори оилавӣ, рафтори намунавӣ ва ибратбахши падару модар, дикқати асосӣ равона намудан ба таълиму тарбияи фарзанд дар оила мебошад. Далели баёни зайлро бо овардани мисол аз зиндагиномаи Сино метавон тақвият бахшид: “Падари ў Абдуллоҳ олими баобрӯе аз Балҳ буда дар дарбори подшоҳ кор мекард” [343, С. - 93] ва дар давоми зиндагиномааш омадааст: “Соли 985 оилаи Ибни Сино, вақте ки ў ба синни панҷсолагӣ мерасад, аз Афшана ба Бухоро кӯчид. Абдуллоҳ, ки аз шахсони фозил ва маърифатдӯст буд, Ҳусайнро ба мактаб монд. Вай аз панҷсолагӣ то даҳсолагӣ дар мактаб хонда, хату савод баровард, сарфу наҳви забони арабиро омӯҳт, илмҳои адабро аз худ кард” [343, С. - 93]. Нуктаи оварда аз шарҳи ҳоли Сино собит менамояд, ки падараш ба таълиму тарбияи фарзанд дикқати асосӣ медод, вагарна кӯдаки хурдсолро аз падару модар дур мондан кори осон нест ва мусаллам аст, ки дар ин кор розигии тарафайни падару модар ва маслиҳати оқилонаи оилавӣ нақши бориз дорад. Як нуктаи баҳсталаб ин аст, ки меҳру шавқати модариву падарӣ метавонад садди роҳи дур будани фарзанд аз онҳо гардад, аммо барои падару модари Сино соҳиби дониш ва таҳсилот гардиданӣ ў муҳимтар аз будан дар назди онҳост. Ба ин нукта худи Сино низ ишора намудааст: “Сипас аз он ҷо (Афшана-М.М.) ба Бухоро кӯчиDEM, падарам моро ба омӯзгори Қуръон ва омӯзгори адабиёт супорд. Вақте ки ба даҳсолагӣ расидам, Қуръон ва адабиётро ёд гирифта будам” [113, С. -13].

Роҳи дурусти таълиму тарбияи фарзандонро пеш гирифтани падару модари Рӯдакӣ, Сино ва дигар намояндагони адабиёти ин аҳд ва дар

мачмӯъ, тамоми ниёгон аз хиради волои онҳо ва нақши хирад дар рушди сирати миллӣ шаҳодат медиҳад.

Аз таҳлил ва омӯзиши ҳаёт ва фаъолияти намояндагони асрҳои X-XI бар меояд, ки падару модар, мардуми соҳибмаданияту соҳибфарҳанги тоҷик ба таълиму тарбияи фарзанд диққати маҳсус медоданд, зоро хуб медонистанд, ки фарзандони эшон на танҳо умеди ояндаи худи онҳо, балки ояндасози миллат, насли пешбарандай оянда ва интиқолдиҳандай дониш, фаросат, ахлоқи нек ба наслҳои баъдӣ мебошанд. Ин аст, ки тарбия дар оилаи мардуми тоҷик мақому манзалати маҳсус дошт. Ба мартабаи баланди дониш, илму маърифат, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ расидани фарзандон, шахсони баҳруманд гардиданӣ онҳо аввал аз заҳмати падару модар ва кулли аъзои оила вобаста аст. Булоди муваффақиятҳо дар оила гузошта мешавад. Дар ин ҷо метавон далеле аз ҳаёти энсиклопедисти машҳури адабиёти асри X Абубакр Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ овард: “Ӯ дар овони ҷавонӣ ба монанди ҳамаи қӯдакони модарзоди соҳибистеъдод қариб ба тамоми соҳаҳои дониш шуғли зиёд дошт. Ӯ менавоҳт, шеър мегуфт, суруд меҳонд, илми адабро дӯст медошт...” [245, С. - 144].

“Ӯ менавоҳт”- бале, менавоҳт - асбоби мусиқиро менавоҳт ва баробари навоҳтани он шеър мегуфт, суруд меҳонд, илми адабро дӯст медошт. Аммо ин нуқта таҳлил металабад. Закариёи Розӣ аз хурдӣ ба навоҳтан машғул буд ва барои навоҳтан асбоби мусиқӣ лозим аст. Шеър мегуф, суруд меҳонд ва барои аз ёд кардани шеър ба қӯдаки хурдсол ёрии раҳнамо, раҳбар, аниқтараш ёрии падару модар лозим аст. “Илму адаб”-ро дӯст медошт. Таҳқиқотҳову таҷрибаҳо ва ҳусусиятҳои синнусолии қӯдак нишон медиҳанд, ки дар синни хурдӣ шавқу рағбати қӯдак бештар ба бозӣ, хуш гузаронидани вақт равона аст. Ба омӯҳтани илму дониш низ қӯдак шавқ дорад, аммо муҳимтараш барои ӯ бозӣ, гаштугузор бо ҳамсолону дӯстон дар қӯча ва амсоли инҳо мебошад. Боз бар он бармегардем, ки барои соҳибilm шудани қӯдак саҳми падару модар муҳим аст. Муҳайё намудани шароити мусоид барои фарзандон, аз

қабили таъмин намудан бо китобҳои шавқовари қӯдакона, шароити хуби хондан, мизу курсӣ, утоқи алоҳида, дастрас будани маводҳои аёнӣ, таҳияи речай рӯз барои фарзанд ва одат кунондани фарзанд барои риояи он аз вазифаҳои муҳимтарини падару модар мебошанд. Агар шавқу рағбати қӯдак ба сурудхонӣ зиёд бошад ҳам, мусоидати падару модар муҳимтар аст. Барои равнақи ин салоҳияти қӯдак чун З.Розӣ ўро бо асбобҳои мусиқӣ таъмин намудан лозим аст. Аз зиндагиномаи Рӯдакӣ ва Закариёи Розӣ пурра бар меояд, ки шароити сурудсароиро барои онҳо падару модар муҳайё кардаанд, ки чунин мартабаро соҳиб шуданд, вагарна дар хурдсолӣ “Рӯдакӣ чанг бигрифту бинавохт, Бода андоз қ-ӯ суруд андохт” [119, С. -187] шояд имконпазир намебуд.

Аз овони қӯдакӣ ба омӯзиши илму дониш пардохтани намояндагони асрҳои X-XI, соҳиби шуғлҳои зиёд гардидан, ба мартабаи баланд расидани онҳо аз муҳайё гардидан шароит дар хона, диққати зиёд равона кардан ба таълиму тарбия аз тарафи падару модар вобаста аст. Ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ниёғони тоҷик дар ин аҳд низ ба тарбия ва таълими фарзанд диққати асосӣ медоданд.

Мавзуи марказии ашъори намояндагони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик қарор доштани ахлоқи неки инсонӣ маҳз аз одоби баланди инсонӣ, камоли ақлу хирад бархӯрдор будани онҳо, мустаҳкам будани зербинои коҳи адаб дар оила шаҳодат медиҳад. Ин аст, ки истифодаи хирад дар ҳаёти ҳаррӯза, рафтору гуфтори нек, ватандӯстиву ватанпарварӣ, сулху субот, вахдат, иттиҳоду дӯстӣ, эҳтироми падару модар, куҳансолон, ишқу муҳаббати самимӣ, омӯхтани илму дониш, қӯмак ба ниёзмандону дармондагон ва дигар паҳлӯҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар осори адибони асрҳои фавқуззикр мавқеъ ва нақши асосӣ дорад. Масалан, Закариёи Розӣ дар фасли аввали “Тибби рӯҳонӣ”, ки “Ситоиши фазилати ақл” ном дорад, мефармояд: “... ақл чизест, ки агар он намебуд, аҳволи мо тибқи аҳволи ҳайвон мешуд ё мисли қӯдакону девонаҳо дар вартаи парешонӣ мемондем” [340, С. - 46]. Нахуст мутафаккир таъкид мекунад, ки ақл аст, ки одамро шарафи маҳлуқот гардондааст ва

тавассути ақл одам нафси саркашро тарбия намуда, мутеи худ мегардонад, то ки ақлсолор бошаду тобеи нафс нагардад. Ва бардошти дигари мо аз ин баён ин аст, ки ба гуфти ин донишманди машхур кӯдакон низ чун девонагон дар вартаи парешонӣ қарор доранд, аммо нақши падару модар дар раҳонидани фарзанд аз ин парешонӣ асосӣ мебошад. Иқтибос аз осори Закариёи Розӣ баёнҳои болоовардаро тақвият мебахшад, агар чанде, ки кӯдак дар хурдӣ ба омӯхтан шавқу рағбат дошта бошад ҳам, дунёи ӯ дигар аст ва дар ин роҳ кӯмаки раҳнамо ва нақши хирад ҷойгоҳи маҳсус дорад.

Ёдовар бояд шуд, ки новобаста аз он, ки “Тибби руҳонӣ”-и З. Розӣ ба мавзуи тиб бахшида шудааст, аммо асар саршор аз масъалаҳои ахлоқӣ-тарбиявӣ мебошад ва тамоми хислатҳои хуби инсонӣ ба монанди: некиву некӯкорӣ, дурусткорӣ, ростқавливи парҳезгорӣ, иффат, шарму ҳаё, адолат, меҳрубониву шавқат, саховатмандӣ, покизагӣ, дӯстиву рафоқат ва ғайра мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тарбия дар эҷодиёти намояндагони ин аҳд чун З.Розӣ мавзуи марказӣ буд. Масалан, З.Розӣ мефармояд: “Аломати дигари иқболу давлат вобаста ба майл кардани шахс ба рафиқон, ҳамроҳон ва ёрони мувоғиқ буда, онҳо ҳамеша толиби салоҳияти корҳои ҳамдигар ва дар ҳар гуна вазъият тақозои дӯстии ҳамдигарро дошта бошанд. Ғайр аз ин онҳо ба якдигар ихлосманд бошанд” [340. С. - 121]. Иқтибоси овардашуда дикқати маҳсус додан ба тарбияро инъикос намуда, вафодор будан ба рафиқон, ҳамроҳону дӯston ва дар мусибат, ғаму андӯҳ, шодиву хурсандӣ шарик будан ба онҳоро тараннум менамояд.

Агар ашъори Малик-уш-шуароро мавриди таҳқиқи дақиқ ва амиқ қарор диҳем, хуб дар меёбем, ки мавзуи тарбия дар осори ӯ низ мавқеи марказиро қасб кардааст Ба қавли Рӯдакӣ мазмуннокӣ ва ширинии зиндагии одам дар партави кӯтоҳ будани умр аст ва марг ҳар як инсонро дар пеш аст ва ҳатмист. Пас чун ҳаёт абад нест ва ин ҷаҳон рафтанист, одамонро зарур аст, ки бо амали писандида ва корҳои шоиста машғул гарданд, то номи некашон абад боқӣ монад. Бақои умри одам дар номи

неки ўст. Барои расидан ба мартабаи накӯномӣ инсон бояд аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бардорад, рафтори намунавӣ дошта бошад, қӯмак ба дармондагону ниёзмандон, пирону куҳансолонро пешаи худ гардонад, ки ин хислатҳо хоси сирати миллӣ ва арзишҳои пурқиммати миллии мардуми тоҷик мебошанд. Муносибати хуб доштан ва меҳр варзидан ба мардум, хизмат ба ҳалқу миллат, илмомӯзӣ ва амал ба он хислати волои инсонист, ки одамро дар байни мардум соҳибэҳтиром мегардонад.

Дар ҳаёти одам соҳиб шудан ба хислати хуби инсонӣ бафоят муҳим аст, хислати неки инсонӣ одамро дар байни мардум накӯнуму сарфароз мегардонад. Дар баробари номи нек аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва рӯҳонӣ саломат будан муҳим аст. Вобаста ба ин мавзуъ, масъалаҳои фалсафӣ, аз қабили ақл, илм, адолат, инсондӯстӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI баланд садо медиҳанд. Масалан, Рӯдакӣ фармудааст:

Чаҳор чиз мар озодаро зи ғам бихрад,
Тани дурусту ҳӯи неку номи неку хирад.
Ҳар он ки Эзидаш ин ҳар чаҳор рӯзӣ кард,
Сазад, ки шод зияд ҷовидону ғам нахӯрад [77, С. - 57].

Аз ин абёти Рӯдакӣ бар меояд, ки истифодаи дурусти хирад дар ҳифзи саломатии инсон ва хушахлоқу хушрафтор гардидани ў нақши бориз мегузорад. Ба ин мазмун ва мақсад дар осори Абуалий ибни Сино низ ишораҳои зиёдро дучор меоем. Ба ақидаи Сино рафтори инсон бояд дар ҳимояти ақлу хирад қарор гирад ва бо истифода аз хирад дар анҷом додани кори нек саъю қӯшиш ба ҳарҷ диҳад. Вагарна ба андешаи Сино: “Дунё маталаб, ҷоҳ маҷӯ, ишва махар” [184, С. - 107], зеро ин се чиз дӯстро аз дӯст ҷудо ва одамро дар олам бадном мекунанд. Вале ин ақидаи Сино бад он маъно нест, ки аз зиндагии дунявӣ ҳудро дар канор гирифта, гӯшанишиниро ихтиёр созем, балки бад он маъност, ки ҳама чиз бояд аз тарафи ақли комил танзим шавад.

Рӯдакӣ дар расидан ба камоли одамият ва некном гардидани ў нақши хирадро аз ҳама чиз боло медонад. Ба қавли шоир агар дунёро омӯҳтанд ҳоҳӣ ҷашми дил, дидай ботин, ҷашми маъноро бояд кушод,

вагарна назари ночизи чашми сар ба амиқ омӯхтани олам қодир нест. Пас ба қавли Рӯдакӣ ошкор кардани сирри олам ба чашми ботин вобаста аст:

Ба чашми дилат дид бояд ҷаҳон,
Ки чашми сари ту набинад ниҳон.
Бад-ин ошкорат бубин ошкор,
Ниҳони-тро бар ниҳонӣ гумор [185, С. - 121].

Дар ҳақиқат чашми ботин, ки ўро хирад раҳнамо аст, аз дидаи зоҳир ба куллӣ фарқ дорад. Зоро агар кас ба умқи маъни кор фурӯ наравад ва ҳар амалро сарсарӣ анҷом диҳад ё бо чашми зоҳир ба кору олам бинигарад метавонад ба ҳатогиҳои зиёд рӯбарӯ гардад. Абулқосим Фирдавсӣ низ “хирад чашми ҷон аст” - мегӯяд, чун ҷон низ чашм доштааст ва он чашми ботин аст ва ба қавли Фирдавсӣ чашми ҷон хирад аст, ки хурсандии одам аз он вобаста аст, на аз чашми зоҳир:

Хирад чашми ҷон аст, чун бингарӣ,
Ту бе ҷашм шодон ҷаҳон наспарӣ [50, С. - 27].

Абуадуллоҳ Рӯдакӣ нақши ақлу хирадро дар ҳаёти инсон муҳим шуморида, истифодаи ақлро дар ҳаёти ҳаррӯза тарғибу ташвиқ менамояд. Рӯдакӣ ақлро барангезандай илму дониш ва донишро таҷаллии ақлу хирад медонад. Ақл аст, ки барои омӯхтани илму дониш замина мегузорад ва дониш аст, ки дар такомули хирад нақши бориз мегузорад. Ба қавли Рӯдакӣ дунё ҳамеша ба хирадмандон ниёз дорад ва афзудани шумораи хирадмандон дар олам боиси саодати мардум аст ва аз даст додани шахсони хирадманд бадбаҳтӣ барои ахли ҷомеа аст. Масалан, Рӯдакӣ аз фавти Шаҳиди Балҳӣ саҳт андӯҳгин мегардад, агарчанде ки худ зиндагиро фанопазир ва маргро ногузир мешуморад. Аммо ғаму андӯҳи шоир аз кам шудани төъдоди хирадмандон аст. Ӯ дар «Дар марсияи Шаҳиди Балҳӣ» овардааст:

Корвони Шаҳид рафт аз пеш,
В-они мо рафта гиру меандеш.
Аз шумори ду ҷашм як тан кам,

Ваз шумори хирад ҳазорон беш [185, С. - 96].

Ақл омили асосии омұхтани илму дониш ва дониш сабабгори равнақ додани хирад аст, ки яке дигареро тақвият мебахшад. Шахси донову оқил тавонгар мешавад ва тавонгарро низ хирад омили пешравист. Аз ин лихоз, машварату маслиҳат бо доноёну хирадмандон муҳим ва аввалиндарача аст. Маҳз имрұз як омили асосие, ки садди роҳи пешрафти ахлоқи неки насли наврас, аз ҷумл, ташаккули сирати миллī мегардад, ин машварат накардан бо падару модар, қалонсолон, олимону донишмандон, шахсони рӯзгордида мебошад. Зоро вобаста ба ҳусусиятҳои синнусолӣ ва ҳамзамон таъсири муҳит, равнақи бесобиқаи техникаи муосир, таъсири шабакаҳои интернетӣ ба тафаккури насли наврас дар баробари аҳамият доштан, таъсири манғӣ низ намуда, насли наврас роҳи пешгирифта ва сухану ақидаҳои хешро аз ҳама дуруст ҳисоб намуда, аз машварат бо дигарон ҳуддорӣ менамояд. Аммо мутафаккирони асрҳои X-XI машварат бо хирадмандонро талқин намуда, худи хирадмандонро низ ба машварат гирифтап аз доноён тавсия медиҳанд. Масалан, Ибни Сино: «....хирадмандонро мушоварат бо доноён...» [99, С. -86] муҳим мешуморад. Ба ақидаи ин мутафаккирон машварат дар пешрафти кор нақши асосӣ дорад. Гӯш додан ба машварати хирадмандон, панд пазируфтап аз онҳо, дар асоси роҳнамоиҳои онҳо амал намуданро мутафаккирони ин арсҳо муҳим арзёбӣ мекунанд. Ва худи хирадмандонро низ Сино ба машварат гирифтап ҳидоят мекунад. Пас дар таълиму тарбияи фарзанд машварат нақши асосиро бозӣ мекунад.

Ин мавзуъ аз мадҳи назари Дақиқӣ низ дур намондааст. Шоир дар тарбияи фарзанд, омұхтану донистани олам ва пешрафти зиндагӣ машварат кардану дар асоси ин машварат амал намудан, хирад баргузиданро масъалаи асосӣ мешуморад:

Нигар, то чӣ гӯяд, бар он кор кун,

Хирад баргузин, ин ҷаҳон хор кун [77, С. -250].

Назари Носири Хусрав низ ба ин масъала аз мутафаккирони зикргардида мутафовит набуда, балки тақвияти фикри онҳост. Ба қавли ин мутафаккир панду насиҳатро бояд аз шахси доно ва оқил гирифт, зеро маслиҳати доно дар асоси хирад аст:

Зи доно ҷуй панд, эро, ки оби панд хуш ёбӣ,

Чу доно ҳӯшай дилро ба дasti ақл бифшорад [167, С. - 206]

Аксарияти ҳамасрони Рӯдакӣ, мутафаккирони асрҳои X-XI дар тасвири хирад ақидаҳои ба ҳам наздик ва ҳатто якхела доранд. Ин мутафаккирон мақоми хирадро аз ҳама боло гузошта, дар зиндагӣ панди хирадмандонро гирифтан муҳим медонанд. Рӯдакӣ, Сино, Дақиқӣ, Носири Хусрав ва дигарон бо мақсади муваффақ шудан дар тарбияи фарзанд ва дар умум дар пеш бурдани зиндагӣ машварат гирифтани аз хирадмандон ва доноёнро ташвиқ мекунанд ва Абушакури Балҳӣ низ бар ин ақида аст. Ӯ қайд мекунад, ки тарбия додан, роҳи рост, некиву некӯкорӣ ва дурустиро хирадманд аз ҳама беҳтар медонад. Пас дар пешрафти кор бо хирадмандон бояд машварат кард. Аз ҷумла А.Балҳӣ дар «Офариннома» овардааст:

Хирадманд донад, ки покиву шарм,

Дурустию родию гуфтори нарм [78, С. - 250]

Дар партави фармудаҳои ин бузургон дар замони қунунӣ эҳё намудану тақвият бахшидани анъанаи неки ниёғон-машварат намудан бо хирадмандон, бузургону қалонсолон муҳим аст, зеро олами ҳар дам тағйирёбандай муосир усулҳои нави тарбияи насли наврасро тақозо дорад. Бо суръати баланд пеш рафтани илму техника, кушода шудани роҳҳо бо мамоликҳои дуру наздик ва дигар навгониҳо боз ҳам талаботи бештарро дар тарбияи насли наврас ба бор меоранд. Яке аз роҳҳое, ки боиси нигоҳ доштани ахлоқи намунавии насли наврас мегардад ва он дар тарбияи мардуми тоҷик таърихи кӯҳан дорад, ин машварт бо хирадмандон аст. Истифодаи панду насиҳатҳои боло моро раҳнамун месозад, ки насли наврас ва ҷавонро ба он ташвиқ ва одат қунонем, ки панду насиҳати классикони моро хонда, дар асоси он амал намоянд. Дар

корҳои муҳим ва мушкил ва умуман, дар пешрафти ҳаёт аз хирадмандон, бузургону қуҳансолон машварат гиранд. Ҳатто дар бисёр лаҳзаҳо аз ҷавонони бохираду бофаросат, ки дониш ва маҳорати хуб доранд, машварат гирифтан мақсаднок аст. Зоро ҷавонони донишмаду рӯзгордида ва масъулиятшиносу кордон дар ҳамаи давру замон кам нестанд ва онҳо низ хирадмандони замонанд ва машварат гирифтани маслиҳат пурсидан аз онҳо боиси пешрафти кор ва тақвияти зиндагӣ аст.

Пешрафти ҷаҳони мутамаддини муосир бо худ дастовардҳо, муваффақиятҳои зиёд меорад, аммо маълум аст, ки пешрафтҳо бе мушкилӣ низ наҳоҳанд монд. Дар аксарият кишварҳои дунё дар охирҳои асри XX ва аввалҳои асри XXI нооромиву нобасомонӣ ҳукмфармо буда, мушкилиҳо ба тамоми мамолик таъсири бузург мерасонанд ва баҳусус, масъалаи тарбия намудани насли наврасро боз ҳам мураккабу печида мегардонад. Қувваҳои манфиатҳоҳ байни мардум низъ барангехта, ҳалқу миллатҳои мухталиф, адёну мазҳабҳоро бо ҳам ҷанг меандозанд. Ҳамаи ин ба тарбияи фарзанд, таъмини сулҳу субот ва иттиҳоду иттифоқ таъсири манғӣ мерасонад ва ба пешрафту тараққиёти кишварҳо монеъ мегардад. Аммо ҷавоби ҳамаи ин нооромиҳоро бо роҳи мусбат низ додан имконпазир аст. Таҳқиқотҳо событ намудаанд, ки мутафаккирони асрҳои X-XI бо такя ба хирад роҳҳои оқилонаи ҳалли муноқишаҳоро пешниҳод менамоянд. Масалан, Ҳаким Носири Ҳусрав баҳри бартараф кардани нооромиҳо на истифодаи аслиҳа, балки истифодаи хиради волои инсониро тарғиб мекунад:

Бо лашкари замонаву бо теғи тези даҳр,
Дину хирад бас аст, сipoҳу сипар маро. [173, С. - 45]

Сарчашмаҳои таъриҳӣ шаҳодат медиҳанд, ки Носири Ҳусрав олим, донишманд, мутафаккир, сайёҳ ва шахси таҷрибаи рӯзгордида буд. Ба дине, ки Носири Ҳусрав эътиқоду эътимод дошт ва онро тарғиб мекард дини хирадпарвар ва ақлсолор мебошад. Ин дин дини ислом мебошад, исломе, ки аз илму хирад сарчашма мегирад ва насли наврасро дар руҳияи хештаншиносиву худогоҳӣ ва ахлоқи неки инсонӣ тарбия

мекунад, на ифротгароиву хурофотпарастӣ. Ва дар рустои ҳалли муноқишаҳо мутафаккир нақши хирад ва эҳёву тақвияти анъанаҳои миллиро аз ҳама чиз боло мегузорад. Дар сирати мардуми тоҷик дар ҳеч давру замон ақидаи манфиатҳоҳиву низоъ ва ҷангу ҷадал решаша надошт ва ин аъанаи нек то кунун низ мақому манзалати ҳешро дар байнини мардуми тоҷик аз даст надодааст. На фақат Носири Ҳусрав, балки тамоми намояндагони асрҳои X-XI, намояндагони адабиёти пеш ва баъд низ бар ин ақидаанд ва насли наврасро дар ин руҳия тарбия менамуданд.

Ба ақидаи мутафаккирони асрҳои X-XI-и тоҷик на фақат идора кардани нафсу кирдори ҳеш, балки дар маҷмӯъ, идора кардани ҷомеа дар дasti инсон аст. Пас идоракунӣ бояд тавассути истифодаи ақлу хирад ба роҳ монда шавад. Ва ба қавли ин мутафаккирон инсон танҳо замоне аз уҳдаи идора кардани ҷомеа ба пуррагӣ баромада метавонад, ки нафси худро идора карда тавонад. Таҳқиқотҳо собит намудаанд, ки инсон фақат айби мардумро мебинад ва рафтору кирдори мардуми атрофро мавриди таҳлилу танқид ва таъриф қарор медиҳад, вале айби ҳешро нодида гирифта, дар ислоҳи он низ намекӯшад. Дар ин самт ба қавли Сино идора кардани нафс муҳим аст, зоро тамоми корҳои нек ва ё бади мардум ба шинохти нафси ў вобастагии комил дорад: «маърифату шинохти инсон дар бораи нафси худ мавриди итминон нест, зоро ки одамӣ дар боби маърифати айбҳои худ зирақу тезхуш нест, балки кундӣ ва ғабоват ба ҳарҷ медиҳад» [46, С. - 13].

Мутафаккирони бузурги асрҳои X-XI ҳушбахтии инсонро дар он мешуморанд, ки ў дорои неъмати бебаҳо-ақл аст ва дар дунё чизе нест, ки дар судрасонӣ аз ақл фузун бошад. Аммо ақли инсон азалий нест, ки бе тағийир бошад. Ба қавли мутафаккирони ин аҳд ақли инсон рушд металабад ва инсон бояд дар тамоми умр дар инкишофи ақлу хирад саъю талош варзад, худ омӯзаду дигаронро омӯзонад, табодули таҷриба намояд ва бо истифода аз ақлу таҷрибаи рӯзгор тамоми паствиву баландии ҳаётро паси сар намояд. Ба қавли Рӯдакӣ:

Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,

Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд [206, С. - 214].

Рӯдакӣ ташвиқ мекунад, ки таҷрибаи рӯзгор беҳтарин василаи рушди хирад ва пешрафти зиндагӣ мебошад ва гузашти рӯзгор, табодули таҷриба беҳтарин омӯзгор аст:

Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,

Низ н-омӯзанд зи ҳеч омӯзгор [77, С. - 15].

Аз таҳлили ақоиди муҳаққиқони осори Ибни Сино бар меояд, ки Сино низ такомули ақлу хирадро муҳим арзёбӣ намудааст: «... Арасту инсонро ҳайвони ҷамъиятӣ номидааст. Вале фарқи инсон аз ҳайвон ин аст, ки дар ҷараёни зиндагӣ обутоб ёфта, соҳиби ақлу хирад ва қувваи эҷодӣ мегардад. Инсон ҳайру шарро аз ҳам фарқ мекунад ва аз рӯи нақшай муайян зиндагӣ ва ҳаракат менамояд» [212, С. - 88].

Зиндагӣ ҳар лаҳза дигаргун мегардад. Пастиву баландӣ, бурду боҳти зиндагиро ҳар кас бо усули хоси худ паси сар мекунад. Истифодаи хирад низ аз тарафи ҳар кас муҳталиф аст. Бо гузашти замон инсон таҷриба касб мекунад, аз таҷрибаи хеш баҳра мебардорад, ҷашмаш ба олам бо диdi нав во мешавад. Бо андӯхтану омӯхтани таҷрибаи зиндагӣ ва дар ҳаёт амалий намудани он инсон соҳиби иззату шараф мегардад. Аз ин лиҳоз, таҷриба бояд омӯхта ва табодул карда шавад. Омӯхтанду паҳн кардани таҷриба боиси афзудани муваффақият дар зиндагӣ мегардад. Чун мутафаккирони болозикр дар осори Носири Ҳусрав масъалаи табодули таҷриба мавқеи асосӣ дорад:

Хотират занг нагирад, на сарат хира шавад,

Гар бигирад дили ҳушёри ту аз гетӣ панд [173, С. - 206].

Мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик масъалаи ташаккули хирадро бо диdi васеъ маънидод мекарданд ва пешрафти ҳаётро дар пешрафти хирад медианд. Ин мутафаккирон мағҳуми ақлро дар фалсафаи ахлоқии худ аслан ба ду маъни, яке мазмуни зоҳирӣ ва дигаре мазмуни ботинӣ ба кор мебурданд. Назари мутафаккирони асрҳои X-XI дар ин масъала ба ақидаи аксарияти мутафаккирони асрҳои пеш ҳамbastagii зич дорад. Рӯдакӣ дар рубоии “Ин ҷаҳонро нигар ба ҷашми

хирад” [173, С. - 528] соҳиби ду чашм: чашми хирад ё чашми ботин ва чашми сар ё чашми зоҳир будани одамро баён намуда, ташвиқ менамояд, ки ҷаҳонро бо чашми хирд бояд дид, пайваста ба неки бояд машғул шуд ва некӣ ҳуд аз хиради воло ва камолёфта маншаъ мегирад.

Дар осори намояндаи ин аҳд Носири Ҳусрав низ ин ақидаи Рӯдакӣ ҷонибдорӣ гардида, Ҳакими нуқтасанҷ онро тақвият мебахшад. Мутафаккир Носири Ҳусрав низ хирадро ботин ва ҷисмро зоҳир (фанопазир) номида, ақлро дар вучуди инсон ба бози баландпарвоз ташбех медиҳад. Ба қавли Ҳаким аз хирадварзӣ одам ба мартабаи фазлу адаб мерасад:

Чони ту дарахтест, хирад бору сухан бар,
В-ин тира часад лифи дурушту хасу хор аст.
Бози хирадат аст, бад-ӯ фазлу адаб гир,
Мар бози хирадро адабу фазл шикор аст [154, С. - 3].

Дар асоси пажӯҳишҳои олимон, муҳаққиқон мутафаккирони асрҳои X-XI нақши хирадро дар зиндагӣ дар мадҳи аввал гузошта, таълим медиҳанд, ки хирад такомулталаб аст ва он бо роҳи ба омӯхтан пардохтану дониш андӯхтан, таълим додану амал кардан тақвият ва камол меёбад. Агар ба умқи маъни шеъри машҳури асосгузори адабиёти форсу тоҷик Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ «То ҷаҳон буд аз сари одам фароз» [185, С. - 520] фурӯ равем, аз қадим соҳибхираду соҳибдонииш будани мардуми тоҷик бори дигар исбот мегардад. Аз рӯзе, ки одам дар олам арзи ҳастӣ намудааст, аз андӯхтани дониш дар канор набуд. Ба қавли Рӯдакӣ новобаста аз мушкилиҳои зиндагии замони қадим мардумони соҳибхирад ба андӯхтани дониш ниёзи куллӣ дошта, бо роҳҳои муҳталиф ва роҳҳои ба ҳуд муносиб донишро ҷустуҷӯ мекарданд. Кутубаҳои рӯисангӣ, ки дар ин шеър бо мазмуни «..то ба санг андар ҳаме бингоштанд» ба онҳо ишора шудааст [185, С. - 520], исботи ин ақидаанд, зоро онҳо ҳуб медонистанд, ки дониш омили рушди хирад ва хирад омили омӯзиши дониш аст. Ин ду ҷиз бе яқдигар камол наҳоҳанд ёфт. Бо ин роҳ ҳамзамон, Рӯдакӣ дар шеъри зикргардида сулҳҳоҳу ваҳдатсаро

будану ба ҹангу бедодгарӣ даст назаданро тарғиб мекунад. Таҳлилҳо событ намуданд, ки новобаста аз қутоҳ будани шеър он мазмуни васеи таълимиву тарбиявиро дар бар мегирад, ки ҳамааш аз хирад маншай мегирад.

Ҳаким Носири Хусрав низ хирадро такмилталаб маънидод мекунад ва бар он ақида аст, ки ҳеч одам бе ақл ба дунё намеояд. Офаридағор ба ҳар кас ақл ато мекунад, vale он чизи азалий нест, ки бетағийр бошад. Ақл инкишоф металабад ва инкишоф додани ў аз худи инсони соҳибақл вобаста аст. Ба қавли ин мутафаккир Яздон бо фазлу қарами худ ҷашми одамро ба олами ҳастӣ боз мекунад ва дар зиндагӣ одам обу тоб меёбад, ба истифодаи оқилонаи ақл, гирифтани таълиму тарбия ниёз дорад. Чун ин се чизро дуруст ба роҳ монад дар олам накӯном мешавад. Ҳаким нафси мардумро ба оби пок ва ақлро ба гавҳар ташбех медиҳад. Тавре об аз таъсири ҳарорати гарми оташ ҷӯшида боло мекезад ва агар ҳарорат баландтар шавад ба ҳар сӯ пош меҳӯрад, эҳтироми одам низ аз таъсири хирад ва таълим баланд гардида, шуҳрату овоза ва номи некаш дар тамоми ҷо паҳн мешавад. Ҳаким таъкид мекунад, ки самари одам дар зери дарахти ақли ў нопайдо аст ва омӯхтани илму дониш боиси такомули ақл ва ба даст овардани натиҷаву дастовардҳои амиқ мегардад:

Ҳар киро аз фазли Яздон ҷашми ў бино шавад,
Гарчи бошад зери дарё, бар сари ҷавзо шавад.
Нафси мардум оби поку ақл чун гавҳар баланд,
Об чун оташ бар ў бандӣ, сӯи боло шавад.
Бори мард андар дарахти ақл нопайдо бувад,
Чун ба таълим об ёбад, он гаҳе пайдо шавад [169, С. - 438].

Аз таҳлили ақидаҳои болозикри мутафаккирони тоҷик бар меояд, ки инсоният бояд дар рӯи замин бо роҳи ташвиқу тарғиби хирад як тартиби ахлоқӣ ва заминаҳои пешқадамро барои пешрафти ҳаёт барқарор созад, то ки мардум битавонад дар як ҷомеаи маданий зиндагӣ ба сар бибарад. Омӯзишу мавриди таҳқиқ қарор додани нуқтаи назари Рӯдакӣ, Сино ва Носири Хусрав моро ба он водор месозад, ки инсон бо

вучуди рафтору кирдораш дар олам чуёи саодат мебошад, аз ин чиҳат бояд рӯзгори тозаву осудае дошта бошад, то ки барои бадахлоқӣ замина ва роҳ дода нашавад, онгах мардум саодатёр мегардад.

Хулоса оид ба боби I

Боби якуми диссертатсия - “Асарҳои муттафакирон ҳамчун сарчашмаи афкори педагогии рушди хирад” мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, муайян ва исбот гардид, ки дар асарҳои ин мутафакирон мавзуи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мавқеи асосӣ дорад.

Дар боби аввал ақидаҳои мутафакирони тоҷик то асрҳои X-X1 оид ба хирад, ақидаҳои педагогии тоисломӣ, ки сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-X1 мебошанд, ақидаҳои педагогии муттафакирони асрҳои X-X1 - и форсу тоҷик оид ба хирад ва сирати миллӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуданд. Аз ҷумла, муайян гардид, ки хирад куллан ба ташаккул ниёз дорад ва рушди он дар дасти худи инсон аст ва ҷизи азалий нест, балки хирад ва дониш василаи асосии ташаккули сирати миллӣ мебошанд. Таҳқиқоти дар ин боб анҷомдодушуда собит намуд, ки хирад бо роҳи омӯзиши илму дониш, табодули таҷриба, ахлоқи неки инсонӣ, пайваста машғул будан ба китобхонӣ, тарбия дар оила, муҳаббати самимӣ байни мардумон, зиндагӣ дар муҳити солим ва амсоли инҳо ташаккул мейбад. Инчунин дар ин боб ақидаҳои педагогии дар асарҳои динии тоисломӣ инъикосёфта мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, андешаҳо оид ба нақши хирад дар Авасто, ақидаҳои динҳои пеш аз Зардушт ва таълимоти Зардушт ва табдили ин ақидаҳо ҳамчун сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-X1 муайян ва исбот карда шуданд. Аз ҷумла, муайян гардид, ки динҳои қадими тоисломӣ ва дини Зардуштӣ адёни пешқадам буда, ҳар як лаҳзаи вақти умрашро самаранок истифода мебурданд. Таълимоти Авасто, анъанаҳо, расму оини динҳои пеш аз Зардушт ва ҳам пайравони Зардушт саросар

таблиғари ташаккули хирад тарбия ва ахлоқи накӯ буд ва маҳз барои ҳамин то қунун афкори пешқадами тарбиявию педагогии онҳо мавқеи худро аз даст надодааст ва қобили таҳқиқу истифода аст.

Дар таҳқиқи ин боб яке аз масъалаҳои мубрلامи рӯз тарбияи фарзанд дар руҳияи ахлоқи нек ва намунавӣ таҳқиқ ва асоснок карда шуд. Исбот карда шуд, ки тарбияи хуб додан ба фарзанд дар асоси истифодаи хирад яке аз анъанаҳои хеле қадимаи мардуми ориёtabор буда, ниёгони мардуми тоҷик ба масъалаи ахлоқи нек, ҳусни одоб таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намуданд ва дар вучуди фарзандон парвариш намудани хислатҳои хуби инсониро вазифаи аввалиндарачаи хеш меҳисобиданд. Намояндагони адабиёти асрҳои X-XI низ анъанаи неки ниёгонро идома бахшида, дар осори худ ба тарзи одоб, ахлоқи намунавӣ, рушди сирати миллӣ диққати асосӣ равона намуда, нақши хирадро дар тарбия аввалиндарача медонистанд.

Дар маҷмӯъ аз таҳлили муҳтасари ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ дар тарбияи фарзанд бар меояд, ки андешаҳои мутафаккирони ин аҳд дар ин мавзуъ ҳамабастагии ногусастаний доранд. Ин мутафаккирон ақлро султони вучуди инсон, мақсади асоии ҳастии ё, омили рушду нумӯи зиндагӣ дониста, такмилу инкишофи ҷомеаро бе он тасаввур намекунанд. Инсон дар рӯйи замин ба зиндагии хуб, некиву некӯкорӣ, омӯзишу табодули таҷриба, таълиму тарбия, омӯхтани илму дониш, пешрафти соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ, рӯзгори хуш, тани сиҳат, ахлоқи шоистаи инсонӣ ва амсоли инҳо ниёз дорад. Ба қавли мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ҳамаи ин пешравиҳо ва мақсадҳо ҳамон вақт ба даст омада метавонанд, ки одамони олам хирадгарову ақлсолор бошанд. Ба истифодаву равнақи ақлу хирад таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, фарзандони хеш ва насли наврасро дар руҳияи ташаккули хирад ва сирату арзишҳои миллӣ тарбия намоянд.

Мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик исбот намудаанд, ки дар таълиму тарбияи фарзанд дар руҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ,

бодонишу соҳибмаърифат шудан, донишу хиради худро дар ҳаёти ҳаррӯза дар хизмат намудан ба ҳалқу Ватан мавриди истифода қарор додан, сирати миллии худро нигоҳ доштану равнақ бахшидан ва амсоли инҳо ташакқули хирад муҳим аст. Дар ин замина мо омӯзиши амиқи осори илмиву адабии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро муҳим шуморида, тавсия медиҳем, ки насли наврасу ҷавон ва дар маҷмӯъ, тамоми қишири чомеа бояд панду насиҳатҳои ин мутафаккиронро омӯхта, дар амал татбиқ намоянд ва дар зиндагии хеш дар рушду равнақ бахшидани раҳнамоиҳои ин мутафаккирон саҳми арзанда гузоранд.

БОБИ П. ДУРУСТИИ ТАШАККУЛИ ХИРАД ҲАМЧУН ХОРИҚАИ СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI-И ФОРСУ ТОЧИК

2.1. Ҳамбастагии мақоми ақл дар таълимоти Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав

Асарҳои илмӣ-адабии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро мавриди таҳқиқ қарор дода, дарёфтем, ки роҳҳои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар осори ин мутафаккирон ҷойгоҳи маҳсус дорад. Муҳаққиқон, олимону донишмандон муайян намудаанд, ки осори мутафаккирони ин аҳд аз ҷиҳати илмӣ ва дарбаргирии мавзуъҳои ҳаётӣ ғанӣ мебошад ва сарчашмаи муҳими илмиву адабӣ барои мутафаккирони асрҳои баъдӣ ва мутафаккирони муосир мебошад. Аз ҷумла, ин донишмандон роҷеъ ба хирад ва ташаккули он ва нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ ақидаҳои ҷолиби педагогиро баён намудаанд ва дар ин рисола мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шуд.

Агарчи дар самти омӯзиши осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав ва дигар мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар илми педагогика таҳқиқотҳои алоҳида анҷом дода шуда бошанд ҳам, аммо онҳо асосан ба мавзуъҳои дигар баҳшида шуда, дар бораи дурустии ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ баҳс намекунанд. Ин донишмандон афкори педагогии пешиёни хеш ва дигар миллатҳоро хуб дониста, дар такмили афкори педагоги миллӣ ба кор мебурданд. Масалан, Носири Ҳусрав мефармояд:

Гаҳ андар илму ашколи Маҷастиӣ,
Ки чун ронам бар ӯ паргору мистар...
Ҳамон ишколи Ӯқлидус, ки бинҳод,
Ситотолис устоди Сикандар [170, С. -113],

Дар асоси ин мисраъҳо аз ашъори Ҳаким Носири Ҳусрав метавон хулоса намуд, ки ӯ ба китоби “Маҷастиӣ”-и Птоломей ва инчунин ба эҷодиёти Ӯқлидус ошнӣ доштааст. Аммо ин бад он маъно нест, ки

Носири Хусрав, Фирдавсӣ, Абушакури Балхӣ, Сино ақидаҳои Птоломей ва Үқлидус ва ё дигар донишмандонро нусхабардорӣ карда бошанд ва ё ақидаҳои онҳоро тарғиб кунанд. Мутафаккирони тоҷик чун Носири Хусрав, Фирдавсӣ, Абушакури Балхӣ, Сино ва дигарон афкори педагогии хеш доштанд, ки ақидаҳои педагогии ин бузургонро ҳалқу миллатҳои ғайри тоҷик низ омӯхтаву мавриди истифода қарор додаанд. Дар тақвият ва ташаккул додани ақидаҳои хеш аз афкори донишмандони пеш аз худ мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик истифода бурда, андешаҳои онҳоро низ тақвият баҳшиданд.

Ба ҳайси табиби олам эътироф шудани мутафаккири адабиёти классикии тоҷик Абуалӣ ибни Сино худ далели дониши баланд ва афкори педагогиву тиббӣ доштани ў ва ё Закриёи Розиро нишон медиҳад. Таълимоти Сино ва Носири Хусрав чун сарчашмаи асосӣ барои ташаккули назарияҳои олимони баъдӣ хизмат кардааст.

Ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва ҳам мутафаккирони баъдӣ ҳамеша инъикосгари зиндагии иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии мардум будааст. Маҳз дар асарҳои мутафаккирони болозикр оид ба тарбия, таълим, фарҳанг, ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, ахлоқ, арзишҳову анъанаҳои миллӣ фикру ақидаҳои басо оливу арзишманд ифода ёфтаанд. Ин мутафаккирони бузург ва мутафаккирони давраҳои муҳталифи таъриҳ дар асарҳои хеш проблемаи тарбия ва таълими насли наврасро ба миён гузоштаанд. "Шоҳнома"-и безаволи Фирдавсӣ, "Офариннома"-и Абушакури Балхӣ, асарҳои илмиву адабии Ҳаким Носири Хусрав ва Ибни Сино, ки ҳаммосаи бузург ва ҳуввияти миллии тоҷикӣ ба шумор мераванд, тасвири таҷрибаи таъриҳӣ ва арзишҳои волои ахлоқиро дар бар мегиранд. Ин асарҳо заминаи афкори педагогии мардумони эронинажод, аз ҷумла ҳалқи тоҷикро фароҳам овардаанд.

Барои исбот намудани дурустии ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, ки ба омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷик алоқамандии ногусастани дорад, омӯзиши ақидаҳои педагогии ин

мутафаккирон мұхим аст. Таъқид месозем, ки қисматҳои асосии ташакқул баҳшидани тарбия, рушди ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар ниҳоди насли наврас аз омӯзиш ва мавриди амал қарор додани афкори педагогии мутафаккирони болозикр вобастагии куллӣ дорад.

Яке аз муҳимтарин шартҳои самарабахши тарбия ва омодасозӣ ба ҳаёти оянда ва зиндагии мустақил ташкили оқилонаи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати тарбия, алоқаи падару мордар, ахли чомеа ба муассисаҳои таълимӣ, ин омӯзиши афкори педагогии ин мутафаккирон аст

Сарчашмаҳои илмиву адабӣ шаҳодат медиҳанд, ки ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба хирд ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ ба ҳамдигар ҳамbastagии куллӣ дошта, номувоғиқатии ақидаҳо низ дар баъзе ҷанбаҳо назаррас аст. Аз ҷумла, шоҳномасарои нотакрор Ҳаким Фирдавсӣ, мутафаккири бехамтои адабиёти тоҷик Носири Ҳусрав, табиб ва донишманди машҳури олам Абуалӣ ибни Сино, “Офариннома”-сарои асри X-и форси тоҷик Абушакури Балхӣ, олим, донишманд ва табиби шӯҳратёр М.З.Розӣ ва А.Рӯдакӣ ва дигар мутафаккирони ин аҳд ба мавзуи рушди хирад таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намуда, ақидаҳои ҷолибро роҷеъ ба ин мавзуъ дар ашъору асарҳои хеш баён намудаанд, ки таҳқиқталаб мебошанд, зеро ин мавзуъ то кунун пурра омӯхта нашудааст.

Аз ин лиҳоз, “Ҳамbastagии мақоми ақл дар таълимоти Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав”, “Ақидаҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ”, “Таҳлили муқоисавии рушди хирад-омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти А.Сино ва “Офариннома”-и А.Балхӣ” аз ҷумлаи мавзуъхое мебошанд, ки то кунун омӯхтаву таҳқиқ нагардида, дар ин боб мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд. Ақидаҳои мутафаккирон: Носири Ҳусрав, Фирдавсӣ, Сино ва А.Балхӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, муқоиса ва таҳлил карда шуданд. Умумият, фарқият ва ҳамbastagии ақидаҳои ин мутафаккирон оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати

миллӣ омӯхта ва асоснок карда шуд. Мавзui хирад ва нақши он дар рушди сирати миллӣ, педагогикаи муосир-таълиму тарбия яке аз масъалаҳои муҳим дар замони зудтағийирёбандаи асри XXI мебошад. Таҳқиқ ва таҳлили ин мазуъ андешаи муҳаққиқону педагогонро дар ҳар давру замон ба худ ҷалб намуда, корҳои назаррас дар ин самт анҷом дода шудаанд. Аммо то кунун ин мавзуъ таҳқиқотталаб буда, пажӯҳишҳои навиро тақозо дорад.

Дар таҳқиқ ва асоснок намудани мавзui мақоми нақши хирад дар рушди сирати миллӣ ва таълиму тарбия дар зеҳни одам саволҳои пай дар пай садо медиҳанд: Хирад дар ташаккули сирати миллӣ чӣ нақш дорад? Кори таълиму тарбия аз хирад чӣ вобастагӣ дорад? Оё хирад инкишофёбанда аст ё не? Дар пешрафти ҳаёт хирад чӣ мавқеъ дорад? ва амсоли инҳо. Вобаста ба ёфтани ҷавобҳои аниқ ва асоснок ба ин саволҳо андешаи мутафаккирон оид ба хирад ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ ва таълиму тарбия таҳқиқ гардида, аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шуд.

Мавзui фавқуззикр дар осори донишмандони асрҳои X-XI, баҳусус, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва осори Носири Ҳусрав мавқеи маҳсусро дорост, ки дар ин фасли рисола ҳамbastagии ақидаҳои ин ду мутафаккири бузурги тоҷик мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ин мутафаккирон ташаккули сирати миллӣ, пешрафти ҷаҳон ва рушди ахлоқи неки инсониро бе истифодай оқилонаи хирад гайримумкин пиндошта, бар он ақидаанд, ки бе истифодай оқилонаи хирад дар зиндагӣ мушкилиҳои зиёд пеш хоҳанд омад. Танҳо хирад аст, ки инсонро дар зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Онро, ки хирад дар зиндагӣ раҳнамоӣ ўст роҳаш рост, одобаш неку, зиндагиаш пурмуваффақият аст.

Бояд қайд кард, ки таҳлили ҳар як байти осори Фирдавсӣ, баҳусус, “Шоҳнома” ва ё осори пурғановати Носири Ҳусрав кори осон нест, ба қавли Соиби Табрезӣ: “Чун нест Ҳоча Ҳофиз маъзур дор моро [250, С. - 128], зеро танҳо Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав ақидаҳои хешро таҳлили амиқ мекунанд, чун “Шоҳнома” маъсули заҳмати зиёда аз 30-солаи

Фирдавсӣ ва мероси адабиву илмии Н. Хусрав маъсули сафари ҳафтсола ва меҳанти якумраи ӯст. Агар ин мавзуъ дар замони онҳо омӯхта мешуд, кори осон мебуд, зеро дар таҳлилу тафсири ашъори хеш ин донишмандон муҳақиқонро роҳнамоӣ менамуданд.

Новобаста аз ҳамаи ин мушкилиҳо мутафаккирону донишмандони зиёд оид ба осори Фирдавсӣ ва Носири Хусрав таҳқиқотҳои зиёд анҷом додаанд, аммо ин таҳқиқотҳо ҳанӯз ҳам комил нестанд. Бояд ёдовар шуд, ки дар туъли асрҳои XIX-XX ва ибтидои асри XXI оид ба ҳаёт ва фаъолияти шоири ватандӯсту ваҳдатсаро Абулқосим Фирдавсӣ, мутафаккир, олим, шоир, сайёҳ, нучумшинос, файласуф Носири Хусрави Қубодиёнӣ дар мамолики Шарқу Ғарб як қатор таҳқиқотҳои анҷом дода шуда бошанд ҳам, таҳқиқотҳоро наметавон мукаммал шумурд, зеро ҳанӯз ҳам осори ин донишмандон таҳқиқот металабад.

Қайд кардан муҳим аст, ки дар ҳар давру замон, маҳсусан дар замони муосир талаботҳо оид ба омӯхтану таҳқиқ кардани осори классикони тоҷик чун Фирдавсиву Носири Хусрав боз ҳам таҳқиқотҳои навро тақозо менамояд. Маҳсусан, дар давраи соҳибиستиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба пешрафти босуръати ҷаҳон талаботу меъёрҳои таҳқиқот ва омӯзиши осору афкори гузаштагон боз ҳам зиёд гардида, таҳти назари бевоситай Пешвои миллат қарор дорад. Баргузор гардидани 1000-солагии Ҳаким Носири Хусрав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон дар соли 2003 гувоҳи гуфтаҳои болост. Дар симпозиуми ҳазораи Носири Хусрав дар соли 2003 дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Ҳоруғи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳаққиқон зиёда аз 12 кишвар беш аз 100 нафар муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ ширкат варзида, роҷеъ ба паҳлӯҳои муҳталифи ҳаёт ва фаъолияти ин мутафаккир суханронӣ намуданд. Соли 2003 Нашриёти “Ношир”-и Ҳуҷанд маҷмӯаи мақолаҳои симпозиумро таҳти унвони “Носири Хусрав. Диরӯз, имрӯз ва фардо” дар 682 саҳифа, мураттибон С. Ниёзов, Р.

Назариев аз чоп баровард. Ногуфта намонад, ки чунин китобҳо ва маҷмӯаи мақолаҳо дар Эрон ва дигар кишварҳо дунё низ бо забонҳои гуногун, аз ҷумла забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба табъ расиданд. Ин таҳқиқотҳо барои боз ҳам амиқтару дақиқтар омӯхтани осори пурғановати Носири Ҳусрав заминаҳои нав гузошта, аз қадрдониву қадршиносии роҳбарияти олии Тоҷикистон ва дигар кишварҳо ба мутафаккир ва донишманди тоҷик Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ дарак медиҳанд. Қобили зикр аст, ки дар мавзуъҳои симпозиум ба масъалаи мавқеи хирад дар осори Носири Ҳусрав ва нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ низ ишораҳо карда шудаанд ва дар ин фасл аз ин маводҳо истифода карда шуд.

Дар фасли фавқ назаре ба ҳамbastагии ақидаҳои Абулқосим Фирдавсӣ (934-1020) ва Носири Ҳусрав (1004-1088) оид ба мақоми хирад дар зиндагии инсон ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ андохта мешавад ва он ҳам таҳқиқоти кӯчак мебошад. Мақсади асосии таҳлили ақидаҳои мутафаккирони фавқуззикр ин аст:

1. Агар сарсарӣ ба таълимоти Фирдавсӣ ва Ҳаким Носири Ҳусрав назар андозем, чунин ба назар мерасад, ки гӯё Фирдавсӣ фақат як шоири шоҳномасарост ва Носири Ҳусрав танҳо файласуфи ақлгарост. Аммо таҳлили амиқи мавзуи ақл дар таълимоти ин донишмандон нишон медиҳад, ки доираи осори онҳо фарроҳу густурда буда, ба мавзуъҳои муҳталифи ҳаётан муҳим бахшида шудааст. Ин мутафаккирон дар таҳлили хирад ақидаҳои ҷолибро пешниҳод намуда, нақши онро дар рушди сирати миллӣ низ нишон додаанд.

2. Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав намояндагони барҷастаи давраи тиллоии адабиёти тоҷик, яъне асрҳои X-XI буда, дар пешрафти адабиёти пурғановати тоҷик бо осори гаронбаҳои хеш саҳми назаррас гузоштанд.

3. Зиндагии мутафаккирон Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав аз бисёр ҷиҳатҳо ба ҳамbastагӣ дошта, рӯзгори пурмашақкат ва тираву тор ва пурхатарро аз сар гузаронидаанд. Бо амри бадҳоҳони миллати

точик хоҳиши ба зери пои филон партофтани Фирдавсӣ ва ба пайдо кардану ба қатл расонидани мутафаккир Носири Хусрав далели ин фикрҳост. Хушбахтона ҳасудон ба мақсади хеш нарасиданд ва ин фишору таъқиб садди роҳи фаъолияти илмиву эҷодии Фирдавсӣ ва Носири Хусрав шудан натавонист.

4. Мутафаккирони мутазаккир таваҷҷуҳи маҳсус сӯи дастовардҳо ва имконоти хираду тафаккури инсонӣ равона карда, назарияи комилро оид ба хирад ва нақши он дар зиндагии инсон танзим додаанд. Онҳо хирадро аз қолаби анъанавиаш фарроҳтар тасвир намуда, нақши онро дар рушди зиндагии одам ва ташакқули сирати миллӣ муҳим ва аввалиндарча медонанд.

5. Мавзуи нақши хирад дар ташакқули сирати миллӣ, ватандӯстӣ ва худшиносиву худогоҳии миллӣ мавзуи марказии осори ин мутафаккирон аст.

6. Ҳар ду мутафаккир хирадро такомулталаб ва омӯхтани донишро дар такмили хирад муҳим мешуморанд.

7. Таълимоти ҳар ду мутафаккир Фирдавсӣ ва Носири Хусрав инсонро аз хатари бехирадӣ ва истифода накардан аз ақл огоҳ меқунад ва роҳҳои инкишофи хирадро нишон медиҳад.

8. Фирдавсӣ ва Носири Хусрав инсонро ба сӯи маърифати ҳикмат бар он мутаваҷҷеҳ месозанд, ки дидаи хиради одамонро боз намоянд ва дар роҳи расидан ба камолот онҳоро раҳнамун созанд.

9. Осори маънавии Фирдавсӣ ва Н.Хусрав паҳлӯҳои гуногун ва масъалаҳои зиёдеро дар бар мегирад, ки то кунун ниёз ба таҳқиқот дорад.

Ёдовар бояд шуд, ки дар замоне, ки Фирдавсӣ ва Носири Хусрав ҳаёт ба сар мебурданд замони ниҳоят ноорому нобасомон буда, барои донишмандону бузургон замони пурхатар буд. Ин замоне буд, ки давлати Сомониён мавҷудияти худро аз даст дода тобеи Ғазнавиён гардид ва Султон Маҳмуд бар сари қудрат омад. Аҳволи донишмандону бузургон тоқатфарсо гардида, донишмандони тоҷикзабону

точиктаборро хатарҳои чиддӣ таъдид менамуданд. Зулми Султон Маҳмуд поён надошт ва рӯз аз рӯз мушкилтару мураккабтар мешуд: “Султон Маҳмуд аз Рой амволи фаровон гирд овард ва назди халифа Ал-қодир биллоҳ (халифаи Аббосии Бағдод) фиристода дастур дод, то бузургони Дайламро ба дор овехтанд” ” [151, С. - 137]. Маҳз бузургиву нотарсии Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав дар он аст, ки ба ҳамаи ин азобу машақкат нигоҳ накарда, фаъолияти эҷодии худро идома баҳшиданд, барои озодии ҳалқу миллати худ мубориза мебурданд, бо осори худ дар инкишофи адабиёти тоҷик дар давраҳои мушкили таърихӣ хизматҳои бузург намуданд. Дар мавзӯҳои муҳталиф асарҳои худро эҷод мекарданд, ки мавзуи ташаккули хирад ва сирати миллӣ яке аз ин мавзӯҳост.

Аз ин ҷост, ки ба қавли баъзе аз фирдавсипажӯҳон Фирдавсӣ беш аз 300 байт дар бораи ақлу хирад эҷод намудааст ва шоир нигоҳи хос ба хираду хирадварзӣ дорад. Таълимоти Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав оид ба ин мавзӯй боис шудааст, ки донишмандон минбаъд аз ақидаҳои онҳо пайравӣ намуда, аз мактаби онҳо баҳраҳо бардоранд.

Осори Фирдавсӣ аз маҷмӯаи ақидаҳои педагогие таркиб ёфтааст, ки хоси дид ва бардошти ў аз олами хирад мебошад. Дар ақидаҳои педагогии Фирдавсӣ хираду хирадварзӣ, илму дониш мавқеи марказӣ дорад. Ба қавли ин мутафаккири ватандӯсту педагог хираду дониш сарчашма ва омили асосии ободонӣ ва саодати одамон мебошад. Дар асоси гояҳои педагогии Фирдавсӣ хирад ва шахси хирадманд муҳофизи дунё буда, мардуми оламро аз оғату бадиҳо нигоҳ медорад, адолат дар дунё бо истифодаи хиради волои инсон пойдор мегардад. Хирад инсониятро аз пастӣ нигоҳ медорад. Аз ин рӯ, Фирдавсӣ одамони бехирадро маҳкум намуда, қайд менамояд, ки инсон аз бехирадӣ ба ранҷу машақкат, азобу уқубат ва ҷабру ситам гирифтор шуда, зиндагиро пурмашақкат мегардонад. Асари машҳури Фирдавсӣ «Шоҳнома»-и безавол гувоҳи гуфтаҳои мост. Ин асар на танҳо достони қаҳрамонист,

балки тараннумгари хирад, сирати миллӣ. ақидаҳои педагогӣ ва панду ахлоқӣ мебошад.

Дар осори Носири Хусрав низ ақл мавқеи асосӣ дорад. Мутафаккир ақлро ба ду навъ: Ақли кул ва ақли ҷузвӣ чудо мекунад: «Дар эҷодиёти Носири Хусрав ба зикри ду навъи ақл дучор шудан мумкин аст: Ақли кул, ки ҳам ба қувва тамом аст ва ҳам ба феъл ва аввалин мавҷудоти Ҳудо ҳисоб мешавад ва дуюм ақли ҷузвӣ, ки ба қувват тамом асту ба феъл нотамом. Якумӣ фавқуззамон, яъне аз макону замон болотар аст. Дуюм таҳтуззамон, яъне ҳочатманди макону замон аст, то тавассути макону замон аз ҳадди қувва ба ҳадди феъл ояд» [114, С. - 108]. Ба қавли мутафаккир ақли дуввум ақли одамон аст ва он ба макону замон ниёз дошта, рушд металабад. Яъне ба қавли Носири Хусрав низ хирад ташаккулӯбанд буда, он ба қӯшиши худи одамон вобаста аст. Носири Хусрав нақши хирадро дар тарбия асосӣ медонад. Таҳлилҳо нишон доданд, ки нуқтаи назари ин ду донишманд оид ба мавзуи хирад аз ҳам тағовути ҷиддие надоранд, зеро ҳар ду хирадро такомулталаб ва инқишифӣбанд меноманд ва таълиму тарбияи насли наврасро ба он алоқаманд медонанд.

Фирдавсӣ «Шоҳнома»-ро ба ҳамду наъти Ҳудои таоло оғоз намудааст. Бо ситоиши Ҳудо оғоз намудани асари бузург бесабаб нест. Фирдавсӣ Офаридағорро омили ҳастии ҷон ва хирад, ном, ҷою манзил, рӯзирасон ва роҳнамои зиндагӣ мешуморад:

Ба номи Ҳудованди ҷону хирад,
К-аз ин беҳтар андеша бар нагзарад.
Ҳудованди ному Ҳудованди ҷой,
Ҳудованди рӯзиҳиҳу раҳнамой [50, С. - 25.].

Аз абёти болозикр андешаҳои зиёди панду ахлоқиро метавон дарёфт ва қайд бояд кард, ки байтҳои овардашуда дар баробари ситоиши Ҳудо ақидаҳои педагогиро тараннум менамоянд. Ба қавли Фирдавсӣ Ҳудо ба инсон ҷону хирад додааст, яъне чун инсонро оғариð ӯ соҳибхирад буд ва дар баробари ато намудани хирад ба ӯ роҳнамо,

паёмбарон, олимону донишмандон, мутафаккирону шоирон ато гардиданд, то ки инсон панди онҳоро гирифта, хирадро инкишоф дихад, бо саъю талош, донишу заковат ва одоби қобили таҳсин худ низ ба мартабай бузургӣ расад. Ҳамзамон хиради воло барои дарёфти ризқу рӯзӣ роҳнамо аст. Онро, ки хирад раҳнамои ӯст, рӯзиаш низ фаровон аст.

Ситоиши Офаридағор худ низ ҷанбаи педагогӣ дорад. Дар замин оғаридағори инсон падару модар мебошанд ва пеш аз он ки кас ба қадри Офаридағори олам расад, ӯро муҳим аст, ки оғаридағорони ҷисми хеш падару модарро иззату эҳтиром кунад ва ба қадри онҳо бирасад.

Ин ақида дар осори Носири Ҳусрав низ зиёд ба назар мерасад. Масалан, Ҳаким “Равшаноинома”-ро бо ситоиши Ҳудо ҳусни оғоз мебахшад:

Ба номи он, ки дорои ҷаҳон аст,

Ҳудованди тану ақлу равон аст [166, С. - 527].

Ин неъматҳо ба инсон ато гардиданд, то дар зиндагии хеш аз онҳо баҳра бараду ҳаётро барои худ босаодат созад. Дар байни вожаҳои “ҷаҳон”, “тан”, “равон” истилоҳи “ақл-хирад” меистад, ки нигаҳдорандаву тақвиятбахши ин неъматҳост.

Аз рӯи ақидаи Носири Ҳусрав, агар хирад намебуд, инсон аз мавҷудоти дигар фарқ намедошт, зеро дигар мавҷудоти зинда низ дорои тан ва ҷон мебошанд, вале бузургияти инсон дар соҳибхирад будани ӯст. Ҳаким хирадро ҳадяи Ҳудо бар инсон ва гавҳари бебаҳое мешуморад:

Хирад ҳадяи ӯст дар мо, ки моро,

Ба фармони ӯ шуд хирад ҷуфт ба ҷон.

Хирад гавҳар асту дилу ҷони мо кон,

Бале, мар хирадро дилу ҷон сазад кон.

Хирад кимиёи салоҳ асту неъмат,

Хирад маъдани хайр асту эҳсон [171, С. - 338.].

Аз байти болозикр бар меояд, ки мутафаккир Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ низ гуфтаҳои Фирдавсиро дар боби вобаста будани ризқу рӯзӣ ба хирад тақвият бахшида, ҳамзамон илова менамояд, ки хирад

инчунин омили сулху салоҳ, хайру эҳсон, некӣ ва некӯкорӣ мебошад. Пас чун рузӣ ба даст омад, аз хайру эҳсон намудан ба шахсони дармондаву ниёзманд низ набояд фаромӯш кард.

Сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар боби хирад ва оғарида шудани он ақидаҳои муҳталиф мавҷуданд. Муҳаққиқон бо андешаҳои гуногун ба ин мавзуъ назар андохтаанд. Аммо ба қавли Фирдавсӣ ва Носири Хусрав нахуст ҷизе, ки оғарида шуд хирад буд ва оғариниши хирадро низ мақсад омӯхтану мавриди истифода қарор додани олами атроф аст. Ин ақида дар «Шоҳнома» дар боби «Гуфтор андар ситоиши хирад» чунин омадааст:

Наҳуст оғариниши хирадро шинос,

Нигаҳбони ҷон асту они сипос [171, С. - 338].

Мутафаккир Носири Хусрав низ бар он ақидааст, ки ҷизе ки нахуст оғарида шуд, хирад буд:

Хирад дон аввалин мавҷуд, з-он пас нағс аз ҷисм он гах,

Наботу гунаи ҳайвон ва он гах ҷонвари гӯё [173, С. - 117].

Дар бисёр асарҳои Носири Хусрав ба ин ақида дучор меоем.

Масалан, дар китоби “Ҷомеъ-ул-ҳикматайн” омадааст: “ақл мабдаи аввал ва ҷавҳари бесутуни нуронӣ мебошад” [166, С. - 49].

Ва дар “Девон”-и хеш вобаста ба ин ақида Носири Хусрав овардааст:

Хирад оғози ҷаҳон асту ту анҷоми ҷаҳон,

Боз гард, эй сараанҷом, бад-он некоғоз [168, С. - 250].

Дар ин мисраъҳо Ҳакими донишманд панд медиҳад, ки он ҷизе, ки дар миёни ақли қуллӣ ва ҷузвӣ аз рӯзи оғарида шудан мавҷуд аст, танҳо барои такомул бахшидани ақли ҷузвӣ хизмат мекунад ва равнақ додани он ба дasti ҳуди инсонҳост ва ба қавли мутафаккир мақсад аз оғариниши одам ба кори нек машғул шудани ўст. Одам дар олам абад нест ва чун бо мақсади нек ба олам омад ва дар оғаринишу ақли ў асаре аз бадӣ набуд, бояд бо номи нек дунёро падруд гӯяд: “...андар ҷавҳари ақл ҷизе нест аз бадӣ, ки исбот шавад....” [271, С. - 276].

Дар асоси таълимоти Фирдавсӣ хирад ба инсон маҳз барои он дода шуд, ки тамоми кору рафтор ва зиндағӣ таҳти раҳнамоии он сурат гирад. Одамро мухим аст, ки дар асоси хирад рафори хешро арзёбӣ намояд, норасоиҳои рафтори хешро муайян намояд ва боз ҳам дар такмили хирад ва рафтор талош варзад. Аммо, Фирдавсӣ таъкид менамояд, ки набояд ғофил гашт, ки хирадро Худованд низ ҳама вақт месанҷад, яъне рафтори одамон таҳти назорат аст:

Хирадрову чонро ҳаме санҷад ӯ,

Дар андешаи соҳта кай гунҷад ӯ? [48, С. - 27].

Дар робита бо ин қайд бояд, кард, ки андешаи мо низ ин аст, ки хираду рафтори одам дар ҷомеа низ ҳама вақт зери назорат аст. Муҳити зист, мардуми атрофи мо, хурду бузург баҳодиҳандай хираду рафтори одамон аст. Аз нигоҳи рафтори одам шаъну шарафи ӯ дар байни мардум баланд мешавад ё баръакс. Иззату эҳтироми одамон баҳои баландтарини аҳли ҷомеа бо ӯст. Инчунин дар худи оила низ ҳар як аъзои он баҳодиҳандай рафтори ҳамдигар аст. Чун одам соҳибэътиром мегардад, маълум аст, ки хиради комил ва рафтори намунавиро қасб кардааст. Пас ин андешаи Фирдавсӣ дар ҳаёт ҷойгоҳи маҳсус дорад.

Фирдавсӣ нахуст Худоро ситоиш мекунад ва ба қавли ӯ андешае беҳтар аз ситоиши Худо мавҷуд нест, зеро ӯ худ Худованди хираду ҷон аст ва оламро низ бо хиради волои хеш оғаридау барои истифодаи одам қарор додааст. Ба қавли Фирдавсӣ Оғаридағор одамро шарифтарин маҳлук “ашраф-ул-маҳлукот” оғарида, бар тамоми маҳлукоти дигар бартарӣ додааст ва ин бартариву шарофати ӯ дар хирад аст:

Хирад беҳтар аз ҳарҷӣ Эзад-т дод,

Ситоиш хирадро беҳ аз роҳи дод [48, С. - 26].

Дар ин байт Фирдавсӣ ақлро ситоиш намуда, бар тамоми неъмати рӯи олам бартарият доштану авлотар будани хирадро баён мекунад. Аз мутолиаи «Шоҳнома» аён мегардад, ки таҳкурсии ин асари безавол бар концепсияи фалсафии хирад ва ё ғояи донишварзӣ асос гузошта шуда:

“Нахустофариниш хирадро шинос” [48, С. - 32]-ро асли маърифат дар офариниши олам медонад.

Ба қавли Фирдавсӣ Офаридағор чун инсонро офарид ба ӯ неъматҳои бебаҳоро ато намуд. Чашму гӯшу бинӣ, дасту пову забон, қалбро барои инсон ато кард, оламро бо тамоми дороиаш ба ӯ бахшид, аммо волотару болотарин неъматро ба инсон дод, ки он хирад аст ва тамоми неъматҳои рӯи оламро фарвонравост: “Хирад беҳтар аз ҳарҷӣ Эзад-т дод” [50, С. - 26].

Носири Хусрав низ бар ин ақида аст. Мутафаккир ақлро беҳтарин ҳадяи Парвардигор барои инсоният медонад, маҳз ақли шарифи инсон аст, ки ӯ аз ҳайвонот ва дигар мавҷудоти рӯи олам ба он фарқ меқунад, мақому мартабаи одамро нисбат ба дигар махлуқи олам баланд бардоштааст. Роҷеъ ба ин ақида Носири Хусрав дар китоби «Зод-ул-мусофирин» чунин мефармояд: «Ақл гавҳар аст ва иллати нафс аст: яъне бартарии нафс ва шарафи он бар дигар махлуқот он аст, ки ақлпазир аст, зоро ақл бар ҳама чиз бартарӣ дорад ва иллати ҳамаи иллатҳост ва бартар аз ӯ иллате нест» [75, С. - 107].

Одам соҳиби ҷашми биной аст ва ҷашм аст, ки ҷаҳонро барои моравшан мегардонад. Бе ҳастии ҷашм олам торик аст ва зиндагӣ шавқу завқи ҳудро гум меқунад. Неъмати дигари бебаҳо лоной мебошад, ки хоси одамон аст ва бо саъю қӯшиш ва талоши зиёд ба даст меояд. Аммо бо ҳамаи ин бузургии ҷашму доноӣ ба ақидаи Фирдавсӣ, хирад аз доноиву биной низ болотар аст. Ин ақидаро ҷандин намояндагони адабиёти асрҳои X-XI баёну тарафдорӣ намудаанд. Масалан, Абушакури Балхӣ низ мақому манзалати хирадро аз доноиву биной баландтар мегузорад:

Хирад беҳтар аз ҷашму биной аст,
На биной, афзун зи доноӣ аст.
Хирад бод ҳамвора солори ту,
Мабод аз ҷаҳон ҷуз хирад ёри ту [77, С. - 27].

Хирад на танҳо болотар аз биноиву доноӣ аст, vale ҳирад худ ҷашм аст, аммо ҷашми ҷону ботин аст. Ба андешаи Фирдавсӣ шодиву сурӯи ҳаёти одам аз ҳирад аст ва он ҷонро раҳнамост:

Ҳирад ҷашми ҷон аст, чун бингарӣ,

Ту бе ҷашм шодон ҷаҳон наспарӣ [49, С. - 27].

Ҳакими доно инсону инсониятро ситоиш мекунад, ки ӯ соҳиби ҳирад аст ва ҳиради инсонро аз ҳама чиз боло медонад, зоро шарафи инсон ҳиради ӯст. Олими Эронӣ Азизулло Наҷиб дар мақолаи худ бо номи “Ақл аз дидгоҳи Носири Ҳусрав” роҷеъ ба ин масъала фармудааст: “Тавзезҳоти Носири Ҳусрав роҷеъ ба назарияи ақл фақат маҳдуд ба ин суннати расмӣ нест, ки фалсафаи оғариниш номида мешавад. Аз вижагиҳои муҳими фикри ӯ ин аст, ки ба назари ӯ гараз аз оғариниши олам инсон аст ва шарафи инсон аз илм аст ва илм андар гавҳари ақл аст, ақле, ки маҳали он вуҷуди инсон аст. Бинобар ин, қисми дигари ақлро Носир ақли ҷузвӣ мегӯяд, ки ба сабаби он инсон ҳам мукаллаф аст ва ҳам соҳиби ихтиёр аст” [158 - 85].

Ин аст, ки дар баробари ҳирад мутафаккир илму донишро, ки ба қавлӣ ӯ “илм андар гавҳари ақл аст” пайваста тавсиф мекунад. Ҳаким бар он ақида аст, ки такомул ва рушди ҳирад аз андӯхтану амалий намудани илму дониш ба амал меояд:

Зи болои ҳирад бингар яке дар кори ин олам,

АЗERO AZ ҲIRAD BARTAR NAËBÎ ҲEҶ BOLOE [178, С. - 113].

Ба ақидаи Фирдавсӣ низ илму дониш омили асосии рушди ҳирад аст. Дар инкишофи ҳирад омӯхтани илм ва равнақ бахшидани дониш ва ба ин васила олиму доно гардидани инсон нақши асосӣ дорад, Ба қавли ин донишманд аз доноён панду андарз ва таълим гирифтани дигаронро аз ин таълим баҳравар кардан муҳим аст. Тавоной ва доноӣ, ба қавли мутафаккир, ҳамдигарро пурра мекунанд, дар байни ин ду салоҳият таодули куллӣ мавҷуд аст, аммо асоси доноӣ ва тавониро шоир дар омӯхтани илм, такмили ҳирад ва амал кардан ба дониш мебинад:

Ба гуфтори донандагон роҳ ҷӯй,

Ба гетī бипōю ба ҳар кас бигōй!
 Тавоно бувад ҳар кī доно бувад,
 Зи дониш дили пир барно бувад. [52, С. - 26].

Носири Хусрав ва Фирдавсī хирад ва илмро аз ҳам чудо намекунанд. Ба қавли Ҳаким Носири Хусрав илм тачаллии хирад аст ва хиради инсон аз омӯхтани илму дониш камол меёбад ва инсон ба мартабайи баланд мерасад. Дар фасли 21-уми китоби “Чомеъ-ул-хикматайн”, ки “Андар ақлу илм” ном дорад, Носири Хусрав мавқеи хираду илмро чунин тасвир мекунад:

Як суол, ки қоим шудаст чунд шатранҷ,
 Зи бас, ки ҳар кас ҷуст ан дар ин сухан бозор.
 Ки “ақл бартар ё илм, фазл аз ин ду кирост”,
 Бадин ду рӯ бишунидем фузул сад хирвор.
 Чӣ гуна донад илм он касе, ки н-омӯхтаст?
 Дурудгар накунад кор ҷуз ба дастафзор.
 Касе, ки зилл набардоштаст аз таълим,
 Ба иззи илм набошад басеш дастугузор.
 Чу ҳадди ақл надонанду ҳадди илм, ки чист?
 Сухан газофа бигӯянд, шарм нею на оп [176, С. - 37].

Мутафаккир абнои чинсро даъват менамояд, то инсонҳо аз ҳамдигар биомӯзанду панд гиранд, зоро ки рушди хирад ва маърифати мардум якнавоҳт будан наметавонад. Аз ин рӯ, Носири Хусрав сабак гирифтан аз доноёну пайравӣ намудан аз амалҳои писандидай доноёнро муҳим арзёбӣ мекунад:

Зи доно ҷуй панд, эро, ки оби панд хуш ёбӣ,
 Чу доно ҳӯши дилро ба дasti ақл бифшорад [162, С. - 206].

Носири Хусрав мавҷудият ва рушди хирадро бе илм имконнопазир медонад, гарчанде ки илм аз асари хеш шарифтар бошад ҳам, илм феъли ўст: “... илм феъли ақл аст ва асари ақл аст ва ақл аз асари хеш шарифтар аст” [173, С. - 113].

Касе, ки ба мартабаи хирад мерасад, ў фурӯтану хоксор ва соҳибэҳтирому шӯҳратёр мегардад ва ҳеч гоҳ ба кори бад даст намезанад. Чунин одамонро ақл раҳнамову раҳбар аст ва онҳо бо ақл, илм ва амал намунаи ибрати аҳли чомеа мебошанд.

Дар мақолаи “Ақл аз дидгоҳи Носири Хусрав” Азизуло Наҷиб овардааст: “Носири Хусрав тавзех медиҳад, ки ҳеч хирадманде нест, ки кори бадеро муртакиб шавад ва надонад, ки ҳар чи кардааст бад кардааст. Зоро, ки ақл гувоҳ бар зоти хеш аст ва эҳтиёқ ба шаҳодати хориҷӣ надорад. Масалан, агар касе дуруғ мегӯяд, ҳарчанд, ки ў дар назари мардумон худро содик собит кунад ва мардум ҳам онро пазирад. Вале вай ба назари ақли худ дурӯғгүй аст. Зоро ки ақл дурӯғ намегӯяд ва на ў эҳтиёқ ба гувоҳи хориҷӣ дорад. Бинабар ин он кас ҳам дар назари ақли худ ва ҳам назди Худо дурӯғгүй аст” [162, С. - 87].

Таърихнигорон исбот намудаанд, ки то замоне, ки давлати Сомониён ҳукм меронд аҳволи кулли мардум, баҳусус, аҳли илму адаб, бузургону донишмандон дар дарраҷаи баландтарин буд. Тамоми шоҳҳони оламро хиради воло ва адолати ҳукмронони Сомониён мафтун мекард. Яке аз анъанаҳои неки шоҳҳони давлати Сомониён ин илмдӯстӣ, бузургоннавозӣ, раиятпарварӣ ва адаби шоистаи онҳо буд ва ба дарбори хеш фузалову удобо, шуарову уламоро ҷамъ мекарданд. Аз донишу хиради онҳо истифода мебурданд ва онҳоро дар мансабу вазифаҳои муҳталиф ҷо медоданд. Ин анъана боиси аз ҷиҳати маънавӣ пуриқтидор ва ҳаматарафа пешрафт кардани давлати Сомониёнро гардид. Мутаассифона ин саодат дер давом накард ва аҷнабиён давлати пуриқтидори Сомониёнро саркӯб намуданд. Тавре дар боло қайд гардид, сиёсати бехирадонаи туркон боиси нест кардан, ҷилои ватан намудани бузургон гардид. Фирдавсӣ дар “Шоҳнома” борҳо ба ин мавзуъ ишора намудааст. Ў дар “Шоҳнома” менигород, ки низоми ҳар як қишивар, ҳукмрониву давлатдорӣ аз истифодаи оқилонаи хирад вобастагии куллӣ дорад. Бузургтарин лашкар хирад аст ва он дорой ва гавҳари бебаҳои мардуми шуҳратёру машҳури олам аст. Ба ин васила Фирдавсӣ шоҳҳони

золими турк ва тамоми шоҳҳони оламро ба хирадварзиву адлу дод даъват мекунад:

Хирад афсари шаҳриёрон бувад,
Хирад зевари номдорон бувад.
Хирад зиндаи ҷовидонӣ шинос,
Хирад мояи зиндагонӣ шинос [52, С. - 27].

Дар асоси таълимоти Фирдавсӣ хирадманд, сухангӯйю хушхӯй будан хислати неки инсонист. Ба қавли шоир накӯкору некусиришт будан бисёр муҳим аст, зоро тавре ки одам рафтор мекунад, чунин рафтторро аз дигарон нисбати хеш мебинад ва ҷавоби сухан низ аз сухангӯи уст. Чун саросар достони “Сиёвуш”-ро мутолиа қунем, хислатҳои неки инсонӣ, ватандӯстиву накӯкорӣ ва содик будан ба ҳалқу миллатро тараннум мекунад. Фирдавсӣ дар идомаи “Оғози достон”-и достони “Сиёвуш” овардааст:

Ту ҷандон, ки бошӣ сухангӯй бош,
Хирадманд бошу накӯхӯй бош.
Нигар, то чӣ корӣ ҳамон бидаравӣ,
Сухан ҳар чи ғӯӣ, ҳамон бишнавӣ [2, С. - 342].

Ин баён боиси муқоисаи ҳукмронии шоҳҳони хунҳори турк ва ҳукмронии шоҳҳону давлатдорони тоҷик дар симои Сиёвуш гардида, исбот месозад, ки мақому манзalати давлатдорони тоҷик аз туркони салчуқӣ то ҷи андоза баланд будааст.

Пас Ба қавли Фирдавсӣ хирад дар ҳаёти инсон нақши асосӣ дошта, роҳнамо ва роҳбари инсон дар саросари ҳаёти ўст. Ҳулқу атвори нек, муюшират ва муомилаи оқилона ҳама аз истифодаи бамавқеи хирад сарчашма мегирад. Дар асоси таълимоти Фирдавсӣ аҳли илму адаб ва тамоми мардумро зарур аст, ки хирадварзу донишманд, накӯкору ростгӯ ва дурусткор бошад ва бар сари давлат низ чунин одамон бояд сарварӣ намоянд:

Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем,
Ба кӯшиш ҳама дasti некӣ барем.

Набошад ҳаме неку бад пойдор,
 Ҳамон бех, ки некй бувад ёдгор.
 Ба гетй мамонад ҷуз номи нек,
 Ҳар он кас, ки хоҳад саранчоми нек [13, С. - 27].

Ва дар ин замина Фирдавсӣ таълим медиҳад, ки хирадманд будан дар зиндагӣ бисёр муҳим аст ва хирадманд шахси беозор ва одоби муоширатро нигаҳдоранд аст:

Хирадманд бошу беозор бош,
 Ҳамеша забонро нигаҳдор бош [50, С. - 27].

Мутафаккирони асрҳои X-XI инкишофи хирадро аз ҳама муҳим ва аввалиндарава мепиндоштанд. Ба қавли ин мутафаккирон тирагии хирад, аниқтараш мавриди истифода қарор надодани хирад, боиси пареншонҳоливу мубталои ғам гардидани инсон мегардад, ҳатто агар марди равшанравон ҳам бошад:

Хирад тираву мард равшанравон
 Набошад ҳаме шодмон як замон [49, С. - 27].

2.2.Ақидаҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Хусрав оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ

Андешаҳои миллӣ, фалсафиву ахлоқӣ, ташаккули сирати миллӣ, дӯстиву иттиҳод, ҳамдигарфаҳмиву эҳтиром гузоштан ба плюрализм, гуногундиниву гуногунфарҳангии мардум дар сирати миллии миллати тоҷик ҷойгоҳи намоён дорад. Дар решай ин миллати кӯҳан бадҳоҳиву бадандешӣ, зулму ситам, ранҷу озори мардум, бадбиниву бадаҳлоқӣ ҷо надошт ва наҳоҳад дошт. Мардуми тоҷик аз қадим ба мардуми атрофи олам муносибати нек дошта, ин анъанаи хуб то қунун мавқеву манзалати ҳудро аз даст надодааст ва басо муҳим аст, ки ин арзишҳои неки ахлоқии миллати тоҷик ба наслҳои имрӯз ва фардо интиқол дода шаванд.

Бахусус дар замони қунунии ҳардам тағйирёбандай асри XXI бисёр муҳим аст, ки хирад раҳнамои инсон бошад, зеро имрӯз ҳар кас ё қувва метавонад ба манфиҳати хеш ба тафаккури одамон, маҳсусан насли наврас таъсири манфии хешро расонида, онҳоро ба бeroҳа барад. Аз таълиму тарбия насли наврасу ҷавонро дур андохта, ба рафткорҳои ғайри қобили қабул раҳнамун созад. Пас қайд кардан муҳим аст, ки рафтори инсонро бояд хирад, панду андарзҳои мутафаккирону донишмандон, насиҳати падару модар, қалонсолони таҷрибаи рӯзгордида раҳнамо бошад, зеро бе раҳнамо роҳи хешро дар зиндагӣ ёфтани мушкил аст ва маҳз хирад раҳнамои инсон ва омили ташаккули сирати миллӣ аст. Дар ин самт низ Фирдавсӣ ва Носири Хусрав андешаҳои ҷолибро дар осори хеш баён намудаанд.

Афкори педагогии Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Хусрав аз лиҳози андешаҳои миллӣ, тарбиявию ахлоқӣ, рушди сирати миллӣ, мубориза бар зидди аҷнабиён, бахусус ошӯбандозиву ситамситеzӣ на фақат дар асрҳои X-XI, балки дар тамоми давраи таърихи адабиёти тоҷик беназир аст. Ин донишмандон аз нигоҳи хизмати арзанда ва шоистаи хеш, ки ба миллати сарбаланду соҳибмаърифати тоҷик кардаанд, дар сафи аввалин шоирони ватандӯсту мутадайин қарор

доранд. Намояндагони барчастай адабиёти классикии точик Фирдавсӣ ва Носири Хусрав ба ҳайси мутафаккир, донишманд, носех, мардони сиёсӣ ва иҷтимоиву ахлоқӣ нақши бориз дар бедории миллати точик гузошта, муборизаи беамон ба туркону Аббосиён, фитнаангезону ҷангҷӯён, аҳли хурофоту таасуб ва беадолати замони хеш мебурданд. Осори ин мутафаккирони бузург саросар андешаҳои миллӣ-ватандӯстиро тараннум меқунад: “Носири Хусрав бузургтарин шоири миллии ҳалқи форсу точик аст, асолати миллӣ дар ҳамаи навиштаҳои ў ба муҳоҳида мерасад. Аз 166 мавзуи девони ашъори ў 77 мавзуи ўро масъалаҳои миллӣ-ватандӯстӣ ташкил додааст” [84, С. - 48].

Осори Абулқосим Фирдавсиро низ саросар андешаҳои миллӣ, ватандӯстиву панду ахлоқӣ, таълиму тарбияи насли наврас ташкил медиҳад. Фирдавсӣ шоири тавонову донишманди замони хеш буд ва бо гояҳои миллливу ватандӯстии худ дар ҷаҳон абадзинда монд. Яке аз омилҳои асосии ба чунин мартаба расидани Фирдавсӣ тарбияи оилавии ў, хизмати падару модараш буд. Дар шарҳи ҳоли Фирдавсӣ омадааст, ки шоир дар оилааш дар руҳияи ватандӯстӣ ва анъанаҳои миллии қадима камол ёфтааст. Қиссаву ривоятҳои таърихиву қаҳрамонӣ ва мифу афсонаҳоро дар оила аз падар мешунид ва беҳтарин шахси ватандӯст, донандай таърихи ҳалқ шуда, ба воя расид. Сипас дар мадрасаву дабистонҳо дониши хешро такомул бахшида, то оғоз намудани “Шоҳнома” аллакай шахси ҳаматарафа камолёфта, донишманд, донандай забонҳои гуногун буд ва оғаридани чунин як шоҳасари таърихӣ, илмиву тарбиявӣ барои ў мушкил набуд: “Фирдавсӣ бо мутолиаи достонҳои гуногун таърихи гузаштаи ҳалқро амиқ аз худ намуд. Азбаски забони паҳлавиро медонист, порчаҳои маҳфузмондаи қадимиро дар аслаш меҳонд. Тарҷумаи арабӣ ва тоҷикӣ ёдгориҳои атиқаро низ мутолиа мекард. Ин аст, ки Фирдавсӣ бо порчаҳои “Авасто”, қиссаи “Калилаву Димна”, китоби “Корномаи Ардашери Бобакон”, достони “Ёдгори Зарирон”, “Китоби Маздак” ва гайра нағз шиносо буд” [13, С. - 90].

Тавре дар фаслҳои боло қайд гардид, замоне, ки Фирдавсӣ ва Носири Хусрав дар он ҳаёт ба сар мебурданд, замони ноором, аз байн рафтани давлати бузурги тоҷикон - давлати Сомониён, тохтузҳои пай дар пайи Аббосиёну туркон ҳукмфармо буд. Зулму ситами газнавиён бар сари мардум, олимону донишмандон, бузургони миллати тоҷик беш аз пеш меафзуд ва бадҳоҳон ҳар дам меҳостанд, ки миллати тоҷикро ба коми нестӣ баранд. Аммо мардуми шарафманди тоҷик, баҳусус олимону донишмандон, мутафаккирону шоирон чун Фирдавсиву Носири Хусрав ба ҳасмон сар фурӯ наафканда, муборизаи беамон мебурданд.

Носири Хусрав на танҳо худ муборизи роҳи ҳифзи андешаҳои миллӣ ва ватандӯстӣ буд, балки бо қалами тези хеш миллати тоҷикро ба мубориза бар зидди аҷнабиён даъват мекард. Ӯ бо қалам мардумро ба ҳимояи андешаҳои миллӣ, тан надодан ба бадҳоҳону ҳасудони миллат даъват намуда, мардумро рӯҳбаланд месозад, ки ҳалқи тоҷик ба пеши пои қасе сар фурӯ наафкандааст ва дар ҳама давру замон бар зулму беадолатӣ пирӯз шудааст:

Туркон ба пеши мардум, з-ин пеш дар Ҳурисон,
Буданд ҳору очиз ҳамчун занон сарой.
Имрӯз шарм н-ояд озодазодагонро,
Кардан ба пеши туркон пушт аз тамаъ дутой [168, С. - 348].

Ҳакими озодандеш ҳору залил будани турконро дар аҳди Сомониён тасвир намуда, мардуми озодаро ба мубориза алайҳи онҳо, муҳофизати Ватан, андешаву арзишҳои миллӣ, ҳимояи марзу буми Ватан, ки ҷанбаҳои асосии сирати миллӣ мебошанд, даъват менамояд. Ӯ беибо менигород, ки гарчанде ки Султон Маҳмуд ба сурат башар аст, аммо ба сират ҳамчу гурги даранда аст ва сирати миллати ӯ чунин аст:

Гар ба сурат башарӣ, пеша макун сирати гург,
Номи Маҳмуд на хуб ояд бо феъли замим [168, С. - 349].

Шоири хирдаманд, донишманди ҷаҳондида, ватандӯсту ватансаро Фирдавсӣ, ки саросар осораш рушди андешаҳо ва сирати миллиро дар бар мегирад, далериву нотарсии мардуми тоҷикро ситоиш намуда, бо ин

vasila мардумро ба тан надодан ба бадҳоҳони миллат ва ҳимояи Ватан, даъват мекард. Ӯ низ чун Носири Ҳусрав аз он ёдовар мешавад, ки ҳеч гоҳ ҳалқи тоҷик сустиродаву тарснок набудааст ва дар ҳамаи набардҳо барои ҳимояи ҳар як ваҷаби хоки замини хеш далерона мубориза мебурд. Фирдавсӣ дар қисмати “Оғози достон”-и достони “Комуси Кашонӣ” далериву нотарсӣ ва паҳлавониву ҷасурии Рустамро тасвир намуда, қайд мекунад, ки дар баробари паҳлавон буданаш Рустам шахси хирадманду бедордил, муҳофизи арзишҳои миллӣ, марди донишманду оқил буд, ки дар тамоми давру замон марудум аз хирадмандӣ, доноиву далерии ӯ ёд мекунаду дар шигифт мемонад. Оре, хирадмандиву донишпазириӣ дар сирати миллии мардуми тоҷик ҷойгоҳи асосӣ дорад. Ин хислатҳои накӯ ҳама вақт миллати некҳоҳро бар бадон пирӯз мегардонданд:

Шигифтӣ ба гетӣ зи Рустам басест,
К-аз ӯ достон дар дили ҳар қасест.

Ба хушкӣ чу пилу ба дарё наҳанг,
Хирадманду бедордил, марди ҷанг.

Сари мояи мардиву ҷанг аз ӯст,
Хирадмандиву донишу санг аз ӯст [52, С. - 6].

Мардуми хирадманди тоҷик аз қадим барои дифоъ намудан аз арзишҳои миллӣ, марзу буми Ватан ҷонбозиҳо мекарданд. Ифтихори миллат аз он аст, ки на танҳо ҷавонон, мардон, балки занони тоҷик низ дар ҳифзи Ватан, андешаҳову арзишҳои миллӣ, сулҳу субот, дӯстиву иттиҳод саҳми назаррас дошта, далерона дар баробари мардон ба ҳифзи Ватан бармехестанд. Абулқосим Фирдавсӣ дар достони “Разми Суҳроб бо Гурдофарид” менигород, ки ғурури миллӣ ва ватандӯстии Гурдофарид буд, ки аз кам шудани лашкари хеш саҳт андӯҳгин шуда, худ либоси ҷангӣ ба бар намуда, ба ҷанги Суҳроб баромад:

Чу оғаҳ шуд духтари Гаждаҳам,
Ки солори он анҷуман гашт кам.
Ғамин гашту барзад хурӯше ба дард,

Баровард аз дил яке боди сард.
 Зане буд бар сони гурде савор,
 Ҳамеша ба ҷанг-андарун номдор.
 Күчо номи ӯ буд Гурдофариd,
 Ки чун ӯ ба ҷанг-андарун кас надид [49, С. - 233].

Муҳаббат ба миллат, мубориза барои озодии Ватан дар ниҳоди занону бонувони тоҷик то дараҷае баланд, буд, ки на танҳо ба ҳимояи Ватан бармехестанд, балки дар далериву шуҷоат ном бароварда, аз мардон камӣ надоштанд. Махсусан, дар замони Фирдавсӣ, ки занонро ҳамчун шаҳсони очизу нотавон ҳисоб карда, ҳама гуна баромадҳо ва андешаҳои фикриашонро инкор мекарданد, оғарида шудани симои Гурдофариd аҳамияти фавқуллода муҳим дошт. Фирдавсӣ менигород, ки ҳатто дар давоми набард кулоҳи Гурдофариd афтида, маълум шуд, ки ӯ зан аст ва пирӯзӣ Суҳробrost, vale ӯ ноумед нашуда, бо тадбирае худро аз ҷанги душман ҳалос намуд. Андешаҳои миллӣ ва ватандӯстии Гурдофариd чунон баланд буд, ки барои ҳифзи занону духтарон, Ватан, ҳалқи азизи хеш ҷонашро дарег надошт.

Агар ба умқи маъни дастонҳои “Шоҳнома”-и безаволи Фирдавсӣ фурӯ равем, шоҳиди ҷандин корнамоиҳои занони тоҷик, посрорандай арзишҳои миллӣ мегардем. Барои Таҳмина рухсат додан ба Суҳроби ҷавону бетаҷриба, ба ҷустӯҷӯи падар, ҳифзи Ватан аз душман раҳсипор намудани ӯ кори осон набуд. Ӯ ҳамчун модар хуб медонист, ки ҷони фарзандаш дар зери ҳатар қарор дорад, аммо андешаҳои милливу ватандӯстии Таҳмина ғолиб баромада, ба Суҳроб иҷозати сафар дод. Суҳроб низ ризоияту дуои модарро гирифта ба роҳ даромад, ин аст нишонаи сирати миллии мардуми ориёtabori тоҷик.

Аз ин нуктаҳо бар он ақида омадем, ки чун дар ниҳоди модар андешаву сирати миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ мақоми асосӣ дорад, ин бевосита ба фарзандони ӯ интиқол меёбад. Тифле, ки дар батни модараш арзи ҳастӣ намуда, тавлид меёбад, зери дастони пурбаракаташ ба камол мерасад, анъанаи неки миллатдӯстӣ дар ниҳоди

ӯ абадан чо мегирад. Чунин фарзанд бо муҳаббати Ватан ва халқу миллат аз батни модар ошнӣ дошта, дар оила ин анъана дар ниҳодаш такомул меёбад, бо як нукта, бо андешаҳои миллӣ тавлиди камол ёфта, бо андешаҳои миллӣ оламро падрӯд мегӯяд. Ин нуктаи фавқуллода муҳим дар замони кунунӣ мавқеи боз ҳам назаррас дошта, бо истифода аз мутолиа ва ҳивзи осори ниёғон онро дар ниҳоди насли наврас тақвият баҳшидан муҳим аст.

Носири Хусрав ҳамеша ҳаёти осоиштаи аҳли илму адаб, донишмандону мутафаккирон ва дар маҷмӯъ, хушхолии қулли мардуми оламро мехост. Ӯ аз хориву зорӣ ва оворагии озодагон, донишмандону олимон, мутафаккирону шоироне, ки андешаҳои миллӣ барояшон муқаддас буд, ёдовар шуда, ҷиҳати аз байн рафтани давлати миллии Сомониён афсус мекӯрад. Ӯ ба мисли шоирони маддоҳи дарбори Султон Маҳмуд лаганбардору чоплус нест, ки ҳақиқатро рӯпӯш карда, суханони газоффу фитнаагзезро баён намояд, балки инъикоскунандай ҳақиқат ва афкору орои миллӣ ва барангезандай ифтихору эҳтиром ба Ватан, халқу миллат ва тасвиркунандай ҳақиқати ҳоли замон мебошад. Мутафаккир бад он ҳоли ногувор созиш кардан наметавонист, ки ҳоли мардум баъди аз байн рафтани давлати Сомониён табоҳ шуд ва бо ҳамин васила давом ёбад:

Хурӯсон з-оли Сомон чун тиҳӣ шуд,

Ҳама дигар шудаш аҳволу сомон [166, С. - 310].

Ва боиси таассуфи бештар он аст, ки дар Хурӯсон дунону пастҳимматон соҳибмакону соҳибмансаб гашта, аҳли илму адаб парешонҳол шуд. Мутафаккирон Фирдавсӣ ва Носири Хусрав ва дигар мутафаккирони тоҷик нисбати ин падидай нопок бетараф набуданд, балки рӯирост ба танқид намудани чунин амали ғайриинсонӣ баромаданд. Масалан, Носири Хусрав менигорад:

Хурӯсон чи дунон гашт, ғунҷад

Ба як хона дарун озода бо дун?

Оқilonро дар ҷаҳон ҷое намонд,

Чуз ки бар кӯҳсорҳои шомиҳот[168, С. - 253].

Ин ақида муҳаббати баланди Носири Хусравро ба андешаҳои миллӣ, Ватан ва ватандӯстӣ нишон медиҳад.

Агарҷӣ Носири Хусрав марди озода ва соҳибватан аст, аммо овораву хору зор гаштааст. Ӯ аз кишвару миллате пуштибонӣ ва ҳимоя мекард, ки онро аз даст додааст ва зери пои номубораки аҷнабиёни мардумфиреб қарор дорад. Ҷашми ҳақбин ва ё гӯши ҳақшунавое набуд, ки аҳволи зори ӯ ва ҳазорҳо хирадмандону донишҷӯёнро бинаду шунавад. Аммо Ҳакими бузург дар чунин муҳити ногувор низ хомӯш наменишинад, балки бо чуръати тамом ҷидду ҷаҳд менамояд, ки бар зидди беадолатӣ, зулму ситам, торочгариҷу ғоратгарӣ бо ақидаҳои илмиву фалсафӣ, педагогиву ватандӯстӣ мубориза мебарад. Ӯ рӯйрост менигорад, ки аз ҳеч душман ва бадҳоҳ тарсу ҳарос надорад ва миннати касеро ба гардан намегирад:

Ҳаргиз нашавам ба коми душман,
То бар тани хеш комгорам.
На миннати ҳеч носазое,
Молида кунад ба зери борам.
Бар аспи маониву маолӣ,
Дар дашти мунозира саворам.
Чун ҳамла кунам ба ҷумла ҳасмон,
Гумроҳ шаванд дар ғуборам [168, С. - 333].

Мутафаккир аҷнабиёнро ҳӯшдор медиҳад, ки дар кучое, ки набошад аз андешаҳои миллӣ даст намекашад, фаъолияти эҷодиву адабии хешро аз даст надода, балки равнақ мебахшад. Бо ашъори рангину фаъолияти адабӣ ва ҳикмати фаровонаш аз арзишҳои миллӣ, Ватан ва миллати азизи хеш дифоъ менамояд:

Шодон шудай, ки ман ба Юмгон,
Дармондаву хору безаворам.
Гар канда шудаст хонумонам,
Ҳикмат рустаст дар канорам [168, С. - 334].

Чунин аҳволи ногуворро Фирдавсӣ низ тасвир намуда, мутаассиф аст, ки дар замоне, ки ў ҳаёт ба сар мебарад, шахси хирадманд, сухандону суханшиносе нест, ки ба ў табодули андешаву афкор намояд, аз боби илму дониш сухан ронад, ақидаҳои фаъолу пешқадами хешро ба ў қисмат намояд ва баҳри беҳбуд баҳшидани зиндагии мардумро ҳоро пешниҳод кунад. Ба қавли Фирдавсӣ касе нест, хирадро, ки омили асосии рушди сирати миллӣ мебошад, ситоиш кунад. На танҳо каси ситоишгари хирад ёфт намешавад, балки агар мутафаккирони бузург чун Фирдавсӣ хирад ва мавқеи онро дар рушди зиндагии мардум тасвир намоянд, гӯши шунавое нест, ки ин пандро фаро гирад. Фирдавсӣ таълим медиҳад, ки ҳама чизро бояд дастур ва раҳнамо хирад бошад, то дар зиндагии хеш саодати рӯзгор насиб гардад:

Харадрову ҷонро ки ёрад сутуд,
В-агар ман ситоям, ки ёрад шунуд?
Ҳакимо, чу қас нест, гуфтан чӣ суд?!
Аз ин пас бигӯ қ-оғариниш чӣ буд?
Туй кардаи кирдигори ҷаҳон,
Шиносӣ ҳаме ошкору ниҳон.
Ҳамеша хирадро ту дастур дор,
Бад-ӯ ҷонат аз носазо дур дор [50, С. - 334].

Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав барои ҳалқу миллати хеш ва тамоми абнои башар хизматҳои бузургу шоиста намудаанд. Бузургтарину фанонопазиртарин хизмати ин мутафаккирон ба ҳалқу миллати мо аз адолатҷӯиву вахдатпарастӣ, ҳақпарастӣ, интиқод аз туркону Аббосиён ва ба ин васила таранnumи андешаҳои миллӣ, ақидаҳои илмӣ-адабӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ иборат аст. Зоро Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав баландтарин эҳтиромро барои инсон мегузоранд ва ба мардум аз дидгоҳи умумибашарӣ баҳо медиҳанд ва сирати миллии мардумро эътирофу эҳтиром мекунанд.

Донишмандони эронитабори Биратаниё Ғулом Ризо Миршоӣ ва Аҳмад Яҳёи Илоҳӣ дар мақолаи «Хирадварзӣ муқаддимаи плюрализми

динӣ» (дар ҳаммуаллифӣ) дар рафти таҳқиқот муайян намудаанд, ки Носири Хусрав ба дину оин, фарҳангу маданият, зисту зиндагии мардумони миллатҳои муҳталиф эътироми куллӣ дошта, ҳамзамонони хеш ва моро панд медиҳад, ки мардум бояд чандандешии ҷаҳони ислом ва тамоми мардумро эҳтиром гузоранд ва дар байни онҳо дӯстиву итиҳод барқарор намоянд на фитнаву низоъ. Аз ҷумла, ин донишмандон нигоштаанд: «.... пажӯҳиш ва баррасии осори Носири Хусрав нишон медиҳад, ки плюрализм ва ҳамчунин плюрализми динӣ ҷойгоҳи мумтозе дар андешаҳои ӯ дорад. Дар андешаи плюралистии Ҳаким Носири Хусрав пазириши плюрализм ба маънои пазириши эътиқоди дигарон нест, лизо ҳар фарде боистӣ бо иститлол ва ҳуҷҷат эътиқодоти худро пазирад ва бо некӯкорӣ зиндагӣ намояд. Ҳаким Носири Хусрав бар ин бовар аст, ки мардум бо воситаи адам баҳрагирӣ аз неъмати «ақл» ҳамвора бо якдигар дар ҳоли низои мазҳабӣ ҳастанд. Аммо агар аз ақли худ дуруст истифода намоянд ба сулҳ ва итиҳод даст ҳоҳанд ёфт. Таври куллӣ дар адабиёти иронӣ «нодонӣ» сарчашмаи ҳамаи душманиҳо ва ҷангҳо аст ва душманиӣ аз нодонӣ бар мекезад» [162, С. - 171].

Ин ақидаҳо дар осори илмиву фалсафӣ, диниву адабӣ ва педагогии Носири Хусрав зиёд таҷассум ёфтаанд, Ҳаким шахсони чудоандозу ошуббарангезро, ки дар байни адёну мазҳаб, миллат, нажод низоъ меандозанд ва ё касеро бар касе бартарӣ мегузоранд, маҳкум мекунад. Дар асоси таълимоти Носири Хусрав новобаста аз он, ки шаҳс ба қадом дин гаравида бошад ва қадом китоби осмониро эътироф мекунад, ӯ одам аст ва дар миёни одамият фарқияте мавҷуд нест, ба ҷуз ҳираду рафтор ва ахлоқи ӯ:

Бинақӯҳӣ ҷуҳуду тарсоро,
Ту чӣ дорӣ бар ин ду тан тағзил?
Чун надонӣ, ки фазли Қуръон чист,
Пас, чи Фурқон турову чи Инҷил?!
Ту ба тарсо ба як нарҳӣ, сӯи доно,
Агарчи ту камар бастию ӯ кустӣ [162, С. - 171].

Фазлу бузургии одамиятро Ҳаким Носири Хусрав дар дониш, рафтор гуфтор ва амали ў медонад. Ба андешаи Носири Хусрав агар мусалмонон Ҳазрати Мухаммад (с)-ро интихоб карда бошанд, масеҳиён Исои Масехро. Аммо ин ҳар ду паямбарон фиристода шудаанд ва бародаронанд. Бо ин роҳ Ҳаким таълим медиҳад, ки дар байнин халқу миллатҳои мухталиф ҳамеша бояд дўстиву рафоқат, иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармо бошад, на фитнаву кинаандозӣ, Дар ин бора муҳаққиқ В.Охонниёзов дар китоби хеш аз “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ овардааст:

Фазли ту чист, бингар бар тарсо?
 Аз сар ҳавас бурун куну тарсоро.
 Ту муъминӣ, гирифта Муҳаммадро,
 У кофир аст, гирифта Масехоро.
 Эшон паямбарону рафиқонанд,
 Чун душманӣ ту бехуда тарсоро?! [186, С. - 65].

Ба роҳ мондани муносибати хуб байнин мардуми олам боиси тақвияти дўстиву иттиҳод гардида, решай зулму истибдодро бартараф мекунад ва дўстиву иттиҳод боиси пойдории сулҳу субот мегардад. Донишмандони бузург Фирдавсӣ ва Носири Хусрав адолатҳоҳӣ, сулҳу субот, дўстии адёну миллатҳои мухталифи рӯи оламро бисёр муҳим ва аввалиндарача мешуморанд. Ин мутафаккирон бар онанд, ки ин хислатҳои неки инсонӣ дар сирати миллии миллати кӯҳанбунёди тоҷик ҷойгоҳи асосӣ доранд. Мутафаккирон таълим медиҳанд, ки халқу миллатҳои мухталиф ҳама оғаридаи Ҳудоянӣ ва касеро бар касе бартарӣ нест. Новобаста аз дину оин, миллату нажод, сиёҳу сафед ҳалқ яксон аст ва ба ҳар ҳалқу миллат бояд эҳтиром гузошт.

Носири Хусрав мутафаккири озодандешу адолатҳоҳ, ростқавлу ҳақиқатгӯ, башардусту некандеш ҳама гуна ҷабру ситами ҳокимону сарватмандони замони хешро дар ҳаққи мардуми бечораву бенаво зери тозиёнаи танқид мегирад. Ў кулли мардуми оламро шоҳу барги як

дараҳти танӯманд дониста, ҳама гуна зулму ситамро дар ҳаққи онҳо хилофи адаб ва берун аз хислати инсонӣ медонад:

Халқ ҳама яксара ниҳоли Худоянд,

Ҳеч на баркан ту з-ин ниҳолу на бишакан [162, С. - 9].

Ин аст андешаи умумибашарӣ ва эҳтироми Носири Ҳусрав ба мардуми рӯи олам ва ин аст анъанаи неки миллати тоҷик.

Дар ин бора Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалий Раҳмон фармудааст: «Зухуроти даҳшатноку нафратовари терроризм, ки аксаран таҳти шиори диниву мазҳабӣ сурат мегирад, ба дини мубини ислом иртиботе надорад, балки аз ҷониби душманони ин дини муқаддас роҳандозӣ шуда, аз ваҳшонияти асримиёнагии террористӣ, пеш аз ҳама кишварҳои исломӣ ва мусулмонони сайёра заرار мебинанд» [189, С. - 6].

Дар партави ҳидоятҳои Пешвои миллат насли наврас ва ҷавонро хеле муҳим аст, ки ба ҳондани осори гузаштагони хеш ҷиддӣ машғуд шаванд. Пас дар асоси дастуру супоришиҳои Пешвои миллат ҳонандагон, ҷавонон, кӯҳансолон бояд дар озмунҳои “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, “Тоҷикистон ватани азизи ман” ва дигар озмунҳо фаъолона ширкат варзида, ба осори классикон таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд, анъанаи неки китобхонии миллати тоҷикро эҳё намуда, тақвият баҳшанд, забони ноби тоҷикиро, ки забони модарӣ ва давлатии ин миллати кӯҳанбунёд аст, хуб аз ҳуд намоянд ва бо ин васида сирати миллии онҳо рушд ёбад.

Муссалам аст, ки забон яке аз нишонаҳои асосии ҳар як миллат буда, ба василаи он сарнавишти таъриҳӣ, сиёсӣ - иҷтимоӣ, андешаҳои миллӣ ва фарҳангии миллат тайи таърихи зиндагии миллӣ матраҳ мегарданд. Боиси ифтиҳори миллати тоҷик аст, ки забони ноби дарии тоҷикӣ дар таърихи фарҳангӣ эронитаборон ба сифати забони илму тамаддун шинохта шуда, дар бедории фикрии мардуми ориёtabori тоҷик нақши бориз доштааст. Ин забони шевои қадима дар имтидоди асру қарнҳои муҳталиф забони илму хирад, забони сиёsat буда, тавассути он кӯҳантарин китоби башарӣ Авесто китобат шудааст, ки

беш ва пеш аз ҳама, ба самти ташаккули хирад, ҳамчун омили асосии рушди тафаккур ва сирати миллӣ, таълиму тарбияи фарзанд нигаронида шудааст.

Забоншиносон нақши забонро дар рушду такомули инсоният, сирати миллӣ, андешаҳои милливу ватандӯстӣ ва таълиму тарбия аз ҳама муҳим дониста, исбот намудаанд, ки дар тӯли таърихи инсонӣ на ҳамаи забонҳо тавони таъмини бедории иҷтимоӣ ва фикриро чун забони ноби тоҷикӣ доштаанд. Авесто ҳамчун хирадномаи миллӣ дар инкишофи сирати миллӣ ва тафаккуру хирад ва бедории фикрии на танҳо мардуми эронитабор, балки насли башарӣ мақоми маҳсус доштааст. Дар ин асар низ ба мақоми забон, ҳамчун арзиши миллӣ ва баёнгари андешаҳои миллӣ ишораҳои зиёд шудаанд, масалан, “Дар Ясна, хоти 31, бандҳои 17 ва 19 вазифаи марди доно ва гушодазабон дар бедорӣ ва огоҳӣ бахшидани ҷомеа муайян ва мушаҳҳас шудааст. Муаллифи «Готҳо» - Авесто Зардушт нақши забонро дар бедории андеша саҳт саҳим донистааст (Ясна, хоти 34, банди 10)» [165, С. - 4].

Таърих гувоҳ аст, ки дар замони давлатдории Сомониён давраи нави ташаккулу таҳаввули забони миллӣ рӯи кор омада, мутафаккирони бузурги асрҳои X-XI бо ин забони шево назму насрро эҷод мекарданд ва дар ташаккули забони миллӣ нақши бориз гузоштанд.

Намояндаи бузурги адабиёти асри XI, донишманди оқил, часуру нотарс, ватандӯсту озодандеш Носири Ҳусрав бо вучуди таъдиду таъқиби амалдорони замон барои дарёфти мақому мартаба, шаъну шараф ба пеши яке аз соҳибони зару зур сар фурӯ наафканда, шарафу номуси хеш ва ҳалқу миллати худро нигоҳ медорад. Ӯ инчунин бадҳоҳонро, ки меҳостанд забони ноби тоҷикӣ, лафзи дариро ба коми нестӣ расонанд, саҳт маҳкум менамуд. Тавре дар боло қайд гардид, таърих гувоҳ аст, ки Маҳмуд мақоми забони тоҷикиро, ки дар мақоми забони давлатии давлати Сомониён қарор дошт, барҳам дода, ба ҷои он забони арабиро забони давлатӣ эълон намуд. Э.Ҳочибеков дар мақолаи хеш “Инъикоси маълумоти таърихӣ ва баъзе ақидаҳои гуманистӣ дар

ашъори Ҳаким Носири Хусрав” роҷеъ ба ин масъала овардааст: “Маҳмуд ба забони порсӣ, дарии тоҷикӣ, ки дар замони пеш аз ӯ забони давлатӣ буд, муҳаббате надошт ва ба хотири пайравӣ аз Аббосиён, ба гуфти Бобоҷон Faфуров, забони арабиро ҷои забони порсӣ – дарӣ дар идоракунӣ давлатӣ ҷорӣ намуд” [162, С. - 241]. Кор то ба ҷое расида буд, ки ба артиши Султон Маҳмуд форсҳо, даризабонон ва тоҷикон гирифта намешуданд, зоро ба онҳо боварӣ набуд. Ҳаким Носири Хусрав чунин рафткорҳои ғаразона ва ноадолатиҳои Маҳмудро нотарсона маҳкум намуда, аз лафзи дарии хеш дифоъ менамояд:

Ман онам, ки дар пои ҳӯкон нарезам,

Ман ин қиммати дурри лафзи дариро [167, С. - 210].

Ақидаҳои болозикри Носири Хусрав раҳнамо барои насли наврас дар ҷодаи забондониву муҳаббат ба забони модарӣ мебошанд ва ин ақидаҳо дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ ҷойгоҳи маҳсус доранд ва ин нуқтаи фавқуллода муҳим дар осори аксарияти мутафаккирони тоҷики асрҳои X-XI мақоми асосиро ишғол намудааст. Ба унвони мисол метавон овард, ки Фирдавсӣ низ ба забони форсии дарии хеш эътибору эҳтироми зиёд дошта, “Шоҳнома”-и безаволи хешро ба ин забони шево эҷод намудааст. Фирдавсӣ хирад ва забонро аз ҳам ҷудо накарда, балки онҳоро бо ҳам тавҳам медонад ва бо ин васила мефармояд:

Туро гар хирад бошад андар забон,

Ба бедорӣ қӯший на хоби гарон [13, С. - 16].

Абудқосим Фирдавсӣ ва Носири Хусрав дар баробари ҳимояи забон, ки қисмати ногусастани арзишҳо ва андешаҳои миллӣ мебошад, дар туъли умри хеш барои ҳимояи дигар андешаҳову арзишҳои миллӣ, озодии миллат ва ҳалқи худ ҷасурона бо истифода аз қалам мубориза мебурданд. Мутафаккирон дар бисёр ҷойҳои осори хеш ба он ишора мекунанд, ки туркон донишмандону олимонро нек намедиданд ва онҳоро ё ба қатл мерасонданд ва ё аз Ватан бадраға мекарданд. Аксарияти бузургон ночор ихтиёран Ватани азизи худро тарк мекарданд. Тавре Фирдавсӣ дар “Шоҳнома”-и безаволи хеш баён менамояд, ки бо

барҳам хўрдани давлати Сомониён қиммати асари безаволаш низ дигар шуд. Султон Маҳмуд ба мақсаду мароми “Шоҳнома”, мазмуну муҳтавои он нарасида, бо ҳасадбарӣ ба қатл расонидани Фирдавсиро ба зердастонаш фармон медиҳад. Аммо Фирдавсӣ дар ҳимояи сирати миллӣ, андешаҳову ақоиди миллӣ, забони ноби тоҷикӣ, ки асари қимматарзишаш ба он эҷод гардидааст, дар тақвият баҳшидани фаъолияти эҷодӣ аз чизе ва касе тарсу ҳарос надошт. Ӯ баръакс рӯйрост ақидаҳояшро ба Маҳмуд иброз медорад:

Аё шоҳ Маҳмуди кишваркушой,
Зи кас гар натарсӣ, битарс аз Ҳудой...
Накардӣ дар ин номаи ман нигоҳ,
Зи гуфтори бадгӯй гаштӣ зи роҳ.
Ҳар он кас, ки шеъри маро кард паст,
Нагирад-ш гардуни гарданда даст [13, С. - 103].

Дар самти бебокиву озодандешӣ, ростибаёниву ҳақиқатнигорӣ ақидаҳои Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав ба ҳам ҳамбастагии куллӣ дошта, Носири Ҳусрав баёни андешаҳои миллии Фирдавсиро идома ва тақвият мебахшад. Носири Ҳусрав аз таъсиру фишори туркон ва бедодигариҳову беадолатиҳои онҳо ба Юмгон паноҳ бурд. Туркон меҳостанд, ки руҳияи ҳалқро аз ӯ гардонанд, бинобар ин таъкид мекарданд, ки касе набояд ба суханҳои ӯ гӯш биандозад, зоро гӯё ӯ писандидай ягон шоҳу давлатдор нест:

Гӯяд-т фалон-к “зи чунин суханҳо”,
Мондаст ба зиндон-фалон-ба Юмгон.
Мангар ба суханҳои ӯ азерао,
Туркон-ш биронданд аз Ҳурросон.
На мири Ҳурросон писандад ӯро,
На шоҳи Сиҷистон, на мири Ҳурросон [167, С. - 331].

Озодандешӣ, ватандӯстиву муҳаббат ба ҳалку миллат мутафаккирро ором намегузошт, ки ба чунин бадҳоҳон, ҷоҳилони дунҳиммат тан диҳад. Ӯ миллати худро дӯст медошт ва ба пои ҳар нокас

сар фурӯ намеовард. Ба дунҳиммативу ҷаҳолат, фишору тақиби туркон нигоҳ накарда, аз омӯхтани илму дониш ва оғариданӣ асарҳои хеш даст намекашид, баръакс ғаъолияти эҷодиашро беш аз пеш равнақ мебахшид:

Қиммати дониш нашавад кам ба-д он-к,
Халқ чунин ҷоҳилу дунҳиммат аст [169, С. - 117].

Аммо мутафаккир ба он ишора мекунад, ки мутаассифона дар замони ӯ нодонӣ мавқеи асосиро қасб карда, ба қавли ӯ “ҳалол” шудааст, аммо донишу озодагӣ қиммати хешро аз даст дода, “ҳаром” шудааст. Кори дунё баръакс шуда, доноёнро бандай нодонон кардааст:

Ҷаҳлу бебоқӣ шуда ғошу ҳалол,
Донишу озодагӣ гашта ҳаром.
Бошгӯна карда олам пӯстин,
Родмардон бандагонро гашта ром [167, С. - 346].

Мазаммати рӯирости рақибон, бадҳоҳони миллати тоҷик дар осори Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав пайваста садо медод. Ин донишмандон дар ташаккули сирати миллӣ дар баробари хирад нақши донишро, ки омили асосии рушди тафаккур аст, калидӣ медонанд. Мутафаккирони номбурда туркони ҷаҳолатпарастро ба хирадварзиву донишандӯзӣ даъват мекарданд. Онҳо ҳама гуна беадолатӣ, зулму истибоди ҳокимони туркро дар камсаводиву сарватталошии онҳо мебинанд. Дар ин бора Фирдавсӣ овардааст:

Касе, к-ӯ ҷаҳонро бувад хостгор,
Варо дониш ояд, на гавҳар ба кор [223, С. - 146].

Бо ин васила Фирдавсӣ илму донишро, ки сарчашмаи асосии ташаккули хирад ва сирати миллӣ мебошад, тарғиб намуда, тамоми мардумро, новобаста аз мақому мансаб ва сарвату ҷо, ба омӯхтани дониш ва дар амал татбиқ намудани он даъват мекунад. Аз ин ҷо бар меояд, ки Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав на танҳо шоҳҳону амалдорон, балки тамоми мардумро ба хирадварзӣ, андӯхтани илму дониш, равнақ бахшидани андешаҳои миллӣ даъват ва талқин мекунанд.

Дар ақидаҳои педагогӣ, андешаҳои миллии Фирдавсӣ хираду хирадмандӣ, илму дониш масъалаҳои асосӣ мебошанд. Ба қавли Фирдавсӣ хирад ва дониш сарчашмаҳои пешрафт ва ободии олам мебошанд. Равнақи олам аз хирад ва дониш вобастагии куллӣ дошта, дар дунё адолатро аз завол ва инсониятру аз бадбаҳтиву нестӣ нигоҳ медорад. Фирдавсӣ одамони бехираду бесаводро маҳкум намуда, мегӯяд, ки омили асосии ҳаробии қишвар, ранҷу қулфат, ҷабру ситам бехирадиву бедонишист. Аз ин лиҳоз, Фирдавсӣ панд медиҳад, ки дар ҳар лаҳзаи ҳаёт бояд ба омӯхтан машғул буд. Дар омӯхтани илму дониш набояд дудила буд, зеро он, ки дониш омӯхт ба камоли мақсад расид. Ба қавли мутафаккир дар омӯхтани дониш ва анҷом додани дигар корҳо набояд коҳилӣ кард ва донишро бояд сари вақт ва доиман омӯхт. Ва таъкиди асосии Фирдавсӣ он аст, ки бар таҳт бояд одами бодонишу бохирад бишинад, то ки мулк обод гардад:

Маёсой з-омӯхтан як замон,
Зи дониш маяғган дил андар гумон.
Ба манзил расид он ки ғӯянда буд,
Беҳӣ ёфт он қас, ки ҷӯянда буд.
Ба фардо намон кори имрӯзро,
Бари таҳт маншон бадомӯзро. [97, С. - 146].

Байтҳои дар боло оварда аз осори Фирдавсӣ на фақат андӯхтани донишу дар амал татбик намудани онро талқин мекунанд, балки дар партави он ҷанбаҳои дигари ташаккули сирати миллиро, аз қабили наёсудан аз омӯхтани дониш, дилдаргумон набудан, сухани наку гуфтани одоби муоширатро риоя кардан, ҷӯяндаву ҷустуҷӯкор будан, кори имрӯзаро ба фардо нагузоштан, додани вазифа ба хирадмандону донишмандон тарғибу ташвиқ мекунад. Ҳамаи ин хислатҳоро хирад ва дониш танзим мекунанд ва васиали инкишофи онҳо низ хирад аст.

Мутафаккирони болозикр Носири Ҳусрав ва Фирдавсӣ илму донишро ситоиш намуда, амал намуданро аз омӯхтани дониш мухимтар

мешуморанд. Масалан, Фирдавсій менигород, ки касе, ки ба дониш тавонгар аст, ұз ҳама тавоност ва кирдору гуфтораш тавъям аст:

Касе, к-ұ ба дониш тавонгар бувад,
Зи гуфтору кирдор беҳтар бувад [97, С. - 147].

Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёній низ ба ин ақидаи Фирдавсій ҳамфикру ҳамақида буда, ғояхой ұро дар ин самт тақвият мебахшад. Носири Хусрав қохилро шахси зинда намепиндорад, ба қавли мутафаккир зиндаи абад он аст, ки доно бошад:

Марг чаҳл асту зиндагій дониш,
Мурда нодону зинда доноён.
Ҳаст монад ба илм доно мард,
Нест гардад ба қохилій нодон” [173, С. - 87].

Мусаллам аст, ки барои омӯхтани илму дониш омӯзгор лозим аст, то ки шогирд аз роҳнамоихои ұз бархұрдор бошад, вагарна шогирд роҳи дурусти худро дар зиндагій муайян карда наметавонад. Маҳз Абулқосим Фирдавсій донишро ситоиш намуда, дар ин замана мартабаи устод-омӯзгорро баланд мебардорад. Зиндагій гувохи ҳол аст, ки ҳеч кас бе омӯзгор кас нашудааст ва дар ҷаҳон шахсе нест, ки аз дасти омӯзгор баҳра нағирифта бошад. Маҳз омӯзгор аст, ки роҳи зиндагии пурсаодатро ба мардум нишон медиҳад:

Агар гум кунад роҳи омӯзгор,
Сазад, к-ұ ҷафо бинад аз рӯзгор [48, С. - 40].

Ба андешаи Фирдавсій панд гирифтап аз суханони омӯзгор ва пирони рӯзгордида ҳаётан муҳим аст, ки күхансолони бузург низ омӯзгоранд ва насли наврасу ҷавонро муҳим аст, ки пайрави онҳо бошанд:

Зи гуфтори фарзонадил, марди пир,
Сухан бишнаву як ба як ёд гир [48, С. - 40].

Тачрибаҳои ҳаёт событ менамоянд, ки омӯзгор роҳи дурусти зиндагиро барои шогирд нишон медиҳад ва маҳз бо дастуру раҳнамоихои устод шогирд ба мақсад мерасад. Пас ба қадри устод-

омӯзгор расидану тибқи таълимоти ў амал намудан дар зиндагӣ зарур ва муҳим будааст ва насли наврас бояд дар ин руҳия таълиму тарбия ёбад. Ин баёнро дар андешаҳои болозикри Фирдавсӣ шоҳид гардиdem ва ақидаҳои фавқ дар осори Ҳаким Носири Хусрав низ дастгирӣ ёфта, мутафаккир омӯхтан аз устод-омӯзгорро муҳим арзёбӣ мекунад, зоро ба қавли Носири Хусрав касе, ки пайваста дар омӯзиш аст ва дар шогирдӣ ба устод камар бастааст, рӯзе худ ба мартабай устодӣ хоҳад расид:

Биёмӯз, он чӣ нодонӣ ту зинхор,
Ки бар кас нест аз омӯхтан ор.
Ба шогирдӣ ҳар он-к ў шод гардад,
Бувад рӯзе, ки худ устод гардад [166, С. - 558].

Зи гуфтори мардони пир сабақ гирифтан, ки Фирдавсӣ онро панд медиҳад, дар осори Носири Хусрав низ айнан ба чунин маънӣ баррасӣ шудааст. Аз таҷрибаи дигарон баҳра гирифтани аз омӯзанде чизеро ёд гирифтан, ба қавли мутафаккир, садақаи беҳтарин аст, ки ба дигарон дода мешавад:

Зи омӯзанде маънӣ фаро гир,
Зи некӣ, гар бадат ояд, маро гир [166, С. - 554].

Боиси тазаккур аст, ки Носири Хусрав пеш аз он, ки мардумро ба донишомӯзӣ даъват кунад, худ тамоми умр ба андӯхтани илму дониш машғул буд ва то тавонист илмҳои зиёди замони хешро аз худ карда буд ва тамоми мартабаву манзалатро, ки соҳиб гардида буд, аз донишмандиву хирадмандии ў буд:

Сар андар ҷустани дониш ниҳодам,
Накардам рӯзгори хеш бебар
Намонд аз ҳеч гун дониш, ки ман з-он
Накардам истифодат бешу камтар [166, С. - 210].

Донишмандони машҳури тоҷик Фирдавсӣ ва Носири Хусрав мартабай хирад, дониш, амалро аз ҳама баланд мебардоранд ва ба қавли ин мутафаккирон ин мағҳумҳо чун сутуни чомеа мебошанд, ки оламро аз ҳалокат начот мебахшанд. Инчунин хирадварзиву донишпазирӣ

арзишҳо ва андешаҳои миллии мардуми тоҷик мебошанд, ки чун гӯшту нохун аз тани тоҷикон ҷудонопазиранд.

Яке аз арзишҳои дигари миллӣ, ки дар таърихи мардуми тоҷик ва сирати миллии ин мардум решай устувор дорад, ватандориву ватандӯстӣ мебошад. Мардуми тоҷик аз қадим соҳибватану ватандӯст буда, дар гирудору нобасомониҳои таъриҳ низ ин арзишҳои неки миллиро аз даст надод. Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав ба ин масаъла назари хос доранд. Бахусус “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ асосан ватандӯстиро тараннум мекунад ва ин андешаи миллии шоир фанонопазир аст. Нақши ватандӯстӣ дар қалби Фирдавсӣ ҷойгоҳи маҳсус дошта, дар андешаҳои милливу ақидаҳои педагогии ӯ равшан баён гардидааст ва ин дар ташаккули сирати миллии насли наврас мақоми сазовор дорад.

Наҳуст Фирдавсӣ дар тарғиби гояҳои ватандӯстӣ ба ҷавонони ватандӯсту далери миллати хеш мефаҳрад ва ҳар қасро ба тамошои онҳо даъват мекунад, то аз ин тамошо лаззат баранд:

Нигаҳ кун б-ад ин лашкари номдор,
Ҷавонони шоистаи корзор [49, С. - 371].

Фирдавсӣ ҳушдор медиҳад, ки ҳар қас соҳиби Ватан, зану фарзанд, ҳоҳару бародар, падару модар ва хешу табор аст. Инҳо муқаддасоти ҳаёти ҳар як инсон ҳастанд ва агар онҳоро хатаре таъдид кунад, аз ҳеч чиз бояд нааросид ва мардонавор ба ҳимояи Ватан, зану фарзанд ва хешу табор барҳост. Аз ақидаҳои Фирдавсӣ бар меояд, ки миллати тоҷик миллати ҷангҳоҳу беадолт ва золиму хунхор нест, аммо дар ҳимояи Ватан бебок аст. Дар ин бора Фирдавсӣ таъкид бар он мекунад, ки дар назди Ватан ва муқаддасоти ӯ ҷонро қиммате нест, пас аз фидо кардани он дар роҳи ризои ҳимояи миллат набояд ҳаросид:

Зи баҳри бару буми фарзанди хеш,
Зану қӯдаку хурду пайванди хеш.
Ҳама сар ба сар тан ба күштан диҳем,
Аз он бех, ки кишвар ба душман диҳем.
Чунин гуфт муъбад, ки «мурдан ба ном

Беҳ, аз он ки душман бар ў шодком» [102, С. - 94].

Фирдавсӣ аз ғолибияти душман маргро авлотар медонад. Набояд дар ҷанг ақиб нишасти, ё пирӯзӣ ва ё марг. Аندешаҳои милливу ватандӯстии Фирдавсӣ ўро ором намегузоранд, ки нисбати ин масъала лаб фурӯ бандад. Ў панд медиҳад, ки набояд аз барои марг ё молу сарват аз ҷон тарсид, зоро марг инсонро дар пеш аст, аммо Ватан муқаддасу ҷовидонист ва беҳтар аз ў сарвату моле нест:

Нигар то натарсӣ ту аз маргу чиз,
Ки қас бе замона намурдаст низ.

Ва гар қушт ҳоҳад ҳаме рӯзгор,
Чи некӯтар аз марг дар корзор
Бикушему мардӣ ба кор оварем,
Бар эшон ҷаҳон тангу тор оварем [102, С. - 94].

Дар ҳимояи Ватан ва пирӯз шудан бар бадҳоҳ Фирдавсӣ иттиҳоду иттифоқи ҳалқи Ватанро муҳим мешуморад. Ба қавли ин мутафаккир мардум бояд ҳамеша ҳамдилу ҳаммаром ва яқҷо бошад ва дар ин ҳол ҳеч гоҳ мағлуб намегардад, лашкари ҳазорҳонафараи парешону бенизом пирӯз наҳоҳад шуд:

Парокандалашкар наояд ба кор,
Дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор [13, С. - 94].

Ва дар абёти дигар низ Фирдавсӣ ба ин мазмун ишора намуда, амалро аз гуфтор болотар ва иттиҳоду яқдилиро муҳимтар мешуморад:

Агар ду бародар ҳоҳад пушт, пушт,
Тани қӯҳро хок молад ба мушт.

Бузургӣ саросар ба гуфтор нест,
Дусад гуфта чун ними кирдор нест [100, С. -101].

Дар достони “Бар таҳт нишастани Кайковус ва оҳанги Мозандарон кардан” Фирдавсӣ менигород, ки чун қас ба камоли инсоният расида бошад, ҳеч қас сари ўро ҳам кардан наметавонад, танҳо бадҳоҳ ҳуд ба гирдоби пастӣ гирифтор мегардад. Ва ба қавли Фирдавсӣ хирад инкишофпазир аст. Ҳар қас метавонад дар ташаккули хирад саъю талош

варзад ва ачаб нест, ки аз решай дарахти бад шохай нек рӯяд ва баръакс. Падар аз такя бар хирад ба камоли подшоҳӣ мерасад ва мулкро хирадмандона идора намуда, ба фарзанд интиқол медиҳад ва агар фарзанд гапи падарро нагирифта, даст ба бехирадӣ ва беадолатӣ занад, ўаз нутфаи падар маҳсуб намешавад:

Дарахти баруманд чун шуд баланд,
Гар эдун, ки ояд бар ў бар газанд.
Шавад барг пажмурдаву бех суст,
Сараш сӯи пастӣ гарояд нахуст.
Агар шохи бад хезад аз бехи нек,
Ту бо бех тундӣ маёғоз рек.
Падар чун ба фарзанд монад ҷаҳон,
Кунад ошкоро бар ў бар ниҳон.
Гар ў бифканад фарру номи падар,
Ту бегона хонаш маҳонаш писар [49, С. - 40].

Ҳаким Носири Ҳусрав низ тарафдори ин ақидаҳо буда, қайд менамояд, ки дар ба мартабаи баланд расидану шухратёр гаштанаш хирад нақши асосӣ дорад. Носири Ҳусрав шахси хирадманд, мутафаккир, олим, шоир, файласуф, ситорашинос, сайёҳ, муҳаққик, риёзидон, ҷуғрофияшинос буд ва худ мутафаккир қайд менамояд, ки ҳамаи ин пешравиҳову муваффақиятҳо зодаи хирад мебошанд ва дар такмили камоли ў хирад ҷойгоҳи асосӣ дорад. Ба ақидаи ў хирад буд, ки ў соҳиби фазлу хирад, дурри шоҳивор, дил пур аз нур, сар бехумор, соҳиб ҳикмат гардида, аз тамоми хавфу хатарҳо раҳо ёфт:

Ақл ҳаме гӯядат муваккал кард,
Бар тану бар ҷонат Кирдигор маро.
Сар зи каманди хирад чи гуна қашам,
Фазлу хирад дод бар ҳимор маро.
Санги сиёҳ будам аз қиёсу хирад,
Кард чунин дурри шоҳивор маро.
Дил зи хирад гашт пур зи нур маро,

Сар зи хирад гашт бехумор маро.
Пешварам ақл буд то ба чаҳон,
Кард ба ҳикмат чунин машор маро.
Бар сари ман точи дин ниҳод хирад,
Дин ҳунаре карду бурду бор маро.
Аз хатар оташу азоби абад,
Дину хирад кард дар ҳисор маро [169, С. - 89].

Хулласи калом хирад такмилбахши одам ва олам, омили рушди сирати миллӣ ва дар маҷмӯъ боиси ободии олам аст. Дар асоси таълимоти ин мутафаккирон насли наврасу ҷавонро тавре бояд тарбия намуд, ки хирадварзу хирадгаро бошанд ва чун мутафаккирони бузург Фирдавсиву Носири Ҳусрав олим, донишманд, ватандӯст, некниҳоду ростқавл ба камол расанд.

Таҳлили муқоисавии осори мутафаккирони асрҳои X-XI Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ событ намуд, ки ҳақиқатан пешрафти ҳаёт, таълиму тарбияи насли наврас, ташаккули сирати миллӣ аз хирад вобастагии асосӣ дорад. Дар зери мағҳуми сирати миллӣ мо ба ақидаву арзишҳои миллии ҳалқи тоҷик, аз ҷумла: андӯхтани илму дониш, табодули таҷриба намудану панд гириифтан аз омӯзгорону калонсолон, ростқавливу дурусткорӣ, таъмини муносибати хуб байни адён, ҳалқҳои гуногунмазҳабу гуногуннажод, бебокӣ, таслим нашудан дар ҷанг барои ҳимояи Ватан ва дар умум, сар фурӯ наафкандан ба душманони ҳалқу миллат, дареғ надоштани ҷону мол барои ҳифзи марзу буми Ватан ва риояи хирадварзӣ, ҳатто дар давраи ҷанг, баланд будани мақому мартабаи зан дар ҷомеа ва амсоли инҳо рӯбарӯ гардиDEM. Таҳлилҳо событ намуданд, ки пояи ҳамаи ин арзишҳо ва андешаҳои миллӣ хирад, дониш ва доноӣ аст ва дар умум, ташаккули сирати миллӣ куллан аз хирад ва дониш вобаста аст. Дар маҷмӯъ, дар ҷамъости ин фасл метавон ба ҳулоса омад, ки такмили одамият аз хирад аст ва бехирад ҳама вақт овораву парешон аст:

Чу гуфт он ҳунарманд, марди хирад,
Ки доно зи гуфтори ӯ бар хвард.
Касе к-ӯ хирадро надорад зи пеш,
Дилаш гардад аз кардаи хеш реш.
Ҳушивор девона хонад варо,
Ҳамон хеш бегона хонад варо.
Аз ӯй ба ҳар ду сарой арчманд,
Гусистахирад пой дорад ба банд [50, С. - 27].

2.3 Тахлили муқоисавии рушди хирад-омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти Абуалӣ ибни Сино ва “Офариннома”-и Абушакури Балхӣ

Мутафаккир, пизишк-табиб, олим, шоир, нучумшинос, файласуф, нависанда Абуалӣ ибни Сино намояндаи бузурги адабиёти асри XI-и форсу тоҷик мебошад. Бузургияти Сино маҳз дар он аст, ки ӯро тамоми олам асосгузори илми тиб, донишманди соҳаҳои мухталифи илм, шеъру шоирӣ дониста, эҳтирофаш мекунанд. Ин ақидаро дар гуфтори Маҳмуди Хушном, пажӯҳишгари Эрон дида мебароем: “Абуалӣ Сино барҷастатарин шаҳсияти шигифтиофарини фарҳангӣ Эронзамин аст. Овозаи ӯ аз марзҳои миллӣ фаротар рафтаву ранги ҷаҳонӣ гирифта аст. Ӯ низ чун бисёре аз фарҳангмардони эронӣ пас аз ислом дар тамоми асарҳои илмӣ соҳибназар буда, дар баъзе заминаҳо саромади акрони Ҳудо будааст” [12, С. - 11].

Дониши баланд ва зехни тозааш ӯро машҳури олам гардонида, асарҳояш бо бисёр забонҳои дунё, аз ҷумла, забонҳои ҷаҳонӣ русӣ ва англисӣ тарҷумаву дастраси аҳли илм, тиб ва фарҳанг ва оммаи ҳалқ гардидаанд. Донишманди эронӣ Аҳдияи Бадей менигород: “Барои ман Абуалӣ Сино яке аз барҷастарин шаҳсиятҳо дар тоърихи илму дониши башарӣ аст. Дар дунёи кунуни ин мо донишмандону афроди нобига бисёр ҳастанд, вале ҳар қадоме дар як ва ё ҳадди аксар ду риштаи таҳассусӣ кор карда ва самароти донишу нубуги ҳудро дар ихтиёри ҳамнавъони ҳуд мегузоранд. Вале Абуалӣ ба ҳамаи улуми замони ҳуд дар ҳадди комил ошнӣ дошт ва осору рисолаҳои зиёде аз ҳуд ба ёдгор гузошт, ки пояе барои улуми кунуни ин дунё шуд. Ва аксари ин осор ба забонҳои зиндаи дунё тарҷума шудааст” [12, С. - 11].

Дар ҳақиқат Сино асарҳои зиёдро аз ҳуд боқӣ гузоштааст, ки имрӯз ба бештари ин асарҳо аҳли илм дастрасӣ доранд. Аз асарҳои ӯ “Донишномаи алой”, “Шариат ва танбехот”, “Зиндагинома”, “Донишнома”, “Наҷот”, “Ишорот ва танбехот”, “Мабдаъ ва маод”,

“Китоб-уш-шифо”, «Рисолаи нафс», «Саломон ва Афзол», «Пирӯзнома», “Ал-қонун”, “Шифо”, «Тадбири манзил» ва ғайраро метавон ном бурд. Ногуфта намонад, ки Сино 465 номгӯи китобу рисолаҳо ба мерос мондааст, ки барои баён ва таҳлили ин китобҳо навиштани ҳазорҳо корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ кам аст, зеро ӯ тамоми умр дар омӯхтани илму дониш ва оғаридани асарҳо, навиштани китобҳо сабитқадам буд. Тавре С.Улуғзода нигоштааст: “Ӯ дар илм фидоии азхудгузаштае буд; медонист, ки танҳо истеъоди фитрӣ ҳар қадар хориқулодда ҳам бошад, бе пуркорӣ намесабзад, маҳсул намедиҳад” [228, С. - 184].

Фаъолияти адабиву илмии Сино таваҷҷуҳи донишмандон, адибон ва шарқшиносони ватаниву хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. Махсусан, С.Айнӣ, Б.Фафуров, С.Улуғзода, М.Субҳӣ, А.Мирзоев, А.Алимардонов, Д.Обидов, А.А. Семёнов, А.В. Сагадеев, Д.Макдоналд ва дигарон ҳаёт ва асарҳои ҷудогонаи мутафаккиро мавриди омӯзиш қарор дода, таҳқиқотҳоро дар ин самт анҷом додаанд. Масалан, олими рус Семёнов А. ҳаёт ва осори ин донишмандро мавриди таҳқиқ қарор дода, пахлӯҳои зиёди асрҳои ӯро таҳқиқ намудааст. Ӯ бар ин назар аст, ки Сино шахси масъулиятшинос, пуркор, муҳаққиқ ва оянданигар будааст. Бо саъю талоши зиёд тавонистааст, ки истеъоди худододаи хешро такмил бахшида, дар ҷаҳон ба номи олиму донишманд зиндаву ҷовид монад. Аз ҷумла, барои далели фикр А.Семенов ақидаи донишманди Фарб Д.Макдоналдро мисол меорад: “Ӯ дорои маълумоти ҳарҷонибае буд ва фаъолияташ низ дар соҳаҳои гуногуни дониш зоҳир шудааст... Фаъолияти илмиаш, хусусан дар соҳаи тиб, аз он ҷорҷӯбае, ки Шарқи исломӣ ва Европаи асримиёнагӣ тибро маҳдуд карда буд, фаротар по ниҳод” [355, С. - 9].

Сино бо вуҷуди кӯтоҳии умр, номусоидии замон, тақиби мухолифон, гурезагиву дарбадарӣ, маҳбусӣ, хизмати дарбор ва дигар мушкилиҳои рӯзгор бо истеъоди фавқуллода ва саъю талоши ҳамешагии хеш комёбиҳои илмии то асри X бадастомадаро ба таври пурра ва дақиқ омӯхт ва роҷеъ ба соҳаҳои муҳталифи илму дониш дар

худуди 465 адад асарҳои калону хурди илмиро таълиф намуда, чун манбаи мукаммал ва мұтабари илмій ба мерос гузошт.

Ин буд, ки донишмандон ҳанұз дар замони дар қайди ҳаёт будани Сино ба омұзиши ҳаёт ва фаъолияти илмиву адабии ӯ пардохта буданд. Ба унвони мисол китобҳои нодири донишмандони асри XI аз қабили “Сафарнома”-и Н.Хусрав, “Ҳадоик-ус-сехр”-и Рашидуддини Ватвот, “Асрор-ул-тавҳид”-и Мұхаммад ибни Мунаввар ва дигар китобхоро метавон овард. Дар асарҳои баъді низ ҳаёт ва фаъолияти Абуалій ибни Сино аз тарафи донишмандон мавриди таҳқиқ ва омұзиш қарор дода шуда, то кунун олимон оид ба рұзгор ва фаъолияти Сино пажұхишхоро анчом дода истодаанд.

Сино дар фаъолияти илмиву әқодии хеш оид ба мавзұхой зиёди ҳаётан муҳим андешай назар кардааст. Аз چумда, мутафаккир дар бораи хирад ва хирадварзӣ, эҳтиром ба ҳамдигар, омұхтани илму дониш, худшиносиву худогоҳӣ, шинохти нафси хеш, шинохти Бори Таоло ва амсоли инҳо изҳори назар намудааст: “Сино 465 асар навиштааст, ки 160 – тои он то замони мо омада расидааст. Асарҳои навишаи ӯ ба илмҳои тиб, илоҳиёт, мантиқ, нұчум, риёзӣ, география, забони арабӣ, мусиқӣ, ахлоқ ва сиёsat бахшида шудааст. Ақидаҳои педагогии Сино дар асарҳояш «Донишнома», «Рисолаи нафс», «Саломон ва Афзол», «Пирӯзнома» ва «Тадбири манзил» баён гардидаанд” [397]. Мұхаққиқони зиёд осори илмиву адабӣ ва әқодии Синоро омұхтаву ковишишҳои зиёди асоснокро анчом додаанд, аммо мутаассифона пахлұхой зиёди осори ин донишманд омұхта нашуда, ба таҳқиқ ниёз доранд. Аз баёни ин таҳқиқотҳо даст күтоҳ медорем, зеро масъалаи баҳси мо дигар аст ва рочеъ ба “Таҳлили муқоисавии рушди хирад-омили асосии ташакқули сирати миллӣ дар әқодиёти А.Сино ва порча аз “Офариннома”-и Абушакури Балхӣ” дар ин фасд чанд андеша баён хоҳем намуд, зеро рочеъ ба ин мавзуъ то кунун таҳқиқотҳо анчом дода нашуда, ин мавзуъ ба пажұхиш ниёз дорад. Тазаккур додан муҳим аст, ки таҳқиқотҳои болозикр дар кори таҳқиқотии мо маводи хуб мебошанд,

зоро вобаста ба ақидаҳои Сино оид ба хирад ва сирати миллӣ дар ин асарҳо нуқтаҳои алоҳида ҷой доранд.

Анҷом додани таҳлили муқоисавии ақидаҳои Сино оид ба ташаккули хирад ва сирати миллӣ дар муқоиса бо “Офариннома”-и Абушакури Балхӣ актуалӣ буда, дар тарбияни насли наврас нақши калидӣ гузошта метавонад.

Абушакури Балхӣ намояндаи бузурги адабиёти асри X буда, ў бо маснавии “Офариннома”-и худ ҳанӯз дар замони дар қайди ҳаёт буданаш шаъну шараф ва эътироми баландро қасб карда буд. Масанавии “Офариннома”-ро А.Балхӣ соли 336-и ҳичрӣ, мутобиқ ба соли 947-и мелодӣ эҷод намудааст ва то замони мо фақат 300 байти он боқӣ мондааст. Инчунин шоир дар эҷоди қасида ва ғазал низ фаъол будааст. Мазмун ва муҳтавои байтҳои мондаи “Офариннома” аз он шаҳодат медиҳанд, ки новобаста аз он, ки шоир ин маснавиро дар ҷавонӣ эҷод карда бошад ҳам, дар эҷоди он дониши баланд ва маҳорати бузурги эҷодиро нишон додааст. Шояд яке аз сабабҳои мақоми баланд гирифтани ин асар он бошад, ки А.Балхӣ пеш аз таълиф намудани “Офариннома” асарҳои бузургони адибони тоҷикро аз замони Ҳанзалаи Бодғисӣ то Рӯдакӣ омӯхта, таҷрибаи бой ва дониши васеъро қасб намуда буд. З.Сафо ин асарро сарчашма барои оғариниши асарҳои мутафаккирони баъдӣ қаламдод карда менависад, ки аз омӯзиши порчаҳои маҳфузмондаи ин маснавӣ бар меояд, ки он сарчашмаи бузург дар таърихи адабиёти форсу тоҷик барои эҷоди асарҳои дигар шоирон чун “Бӯстон”-и Саъдӣ Шерозӣ мебошад.

Аз таҳлили байтҳои мондаи маснавӣ метавон дарёфт, ки он масъалаҳои зиёди иҷтимоӣ, панду насиҳатро дар бар гирифта, дар бораи арзишҳои хуби инсонӣ, нақши одам дар ҳаёти рӯзмарра, дар канор будан аз рафткорҳои бад, омӯхтани илму дониш, гирифтани сабақ аз таҷрибаи дигарон, саховат ва некӯкорӣ, оянданигарӣ, машғул будан ба қасбу кор ва амсоли инҳо баҳс мекунад. Аз ин ҷоист, ки Муҳаммад Авфии Бухорӣ дар боби 8-уми “Лубоб-ул-албоб” аз байни дигар асарҳои эҷодшудаи

даврони Сомониён “Офариннома”-ро интихоб намуда, онро “меваи шаҳдбори эҷодиёти Абушакур” [148, С. - 133] маънидод мекунад. Ризоқулихон Ҳидоят дар “Маҷмӯъ-ул-фусаҳо” аз Абушакури Балхӣ ба унвони устоди сухан ном бурда, аз “Офариннома”-и ў мисолҳои зиёд меорад. Бисёр адибону мутафаккирон аз ин асар дар корҳои илмӣ-адабии хеш иқтибосҳо овардаанд, ки аз мазмуни баланди тарбиявӣ - ахлоқӣ ва илмиву адабӣ доштани “Офариннома” дарак медиҳад. Дар тақвияти ин баён метавон “Тарҷумон-ул-балоға”-и Радуани, “Алмӯчам”-и Шамси Қайси Розӣ, ”Ҳадоик-ус-сехр”-и Рашидудинни Ватвот, “Туҳфат-ул-мулук”-и Розӣ ва ғайра мисол овард. Аз истифода шудани иқтибосҳо аз “Офариннома”-и А.Балхӣ дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, иқтибосҳо оид ба тарбияи ахлоқӣ дар “Қобуснома”-и У.Кайковус аз ошно будани мутафаккирони мавсуф ба ин асар ва мазмуни баланди тарбиявию ахлоқӣ ва ватандӯстӣ, шуҳрати баланд доштани А.Балхӣ дар миёни адибони асрҳои X-XI далолат мекунад. Муҳаммад Ҷаъфар Маҳҷуб роҷеъ ба ин ақида чунин изҳори назар дорад: “.... “Офариннома” намуна барои эҷоди “Қобуснома”, “Сиёсатнома”, насири “Хадиқа” ва маснавиҳои дигари Саноӣ, Мавлавӣ Ҷалолуддин ва “Бӯстон”-и Саъдӣ дар назми форсӣ мебошад” [375, С. - 135].

Ин таҳқиқотҳои олимон аз он шаҳодат медиҳанд, ки бо вуҷуди ба шакли пурра нарасидани “Офариннома” то замони мо, он аҳамияти илмиву тарбиявии хешро аз даст надода, абёти боқимонда мазмуни баландро тараннум намуда, қобили омӯзиш ва таҳқиқанд.

Аз таҳлили порчаҳо аз “Офариннома”-и Абушакури Балхӣ муайян гардид, ки шоир ҳамчун омӯзгор ва машваратҷӣ масъалаҳои мубрам ва актуалии тарбияро дар замони хеш мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додааст ва ақидаҳои ў барои тарбияи насли наврас дар замони кунунӣ низ мубрам хоҳанд монд. “Офариннома” мавзуъҳоро оид ба ақлу хирад, илму дониш, маҳкуми бесаводӣ ва нодонӣ, одоби муошират, некиву некӯкорӣ, дӯстӣ, иттиҳоду иттифоқ, эҳтироми калонсолон, ростиву дурусткорӣ, таълиму тарбияи фарзанд, сабру таҳаммул, омӯзиши олами

атроф ва амсоли инҳо дар бар мегирад. Аммо қайд кардан муҳим аст, ки консепсияи асосии “Офариннома”-ро дар мадҳи аввал ақл, хирадмандӣ ва хислатҳои шоистай инсонӣ дар бар мегирад ва аз ин ру таҳқиқи он бо мақсади ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мақсаднок ва актуалист.

Бо ин мақсад дар ин зербоби диссертатсия мавзуи таҳлили муқоисавии рушди хирад - омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти А.Сино ва “Офариннома”-и А.Балхӣ ба роҳ монда шуд, зоро пажӯҳишҳо собит намуданд, ки ҳар ду мутафаккир ба масъалаи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ақидаҳои онҳо дар ин самт ҳамбастагии зич дошта, таҳқиқталабанд.

Тавре дар боло қайд гардид, мутафаккирони бузурги тоҷик, минҷумла намояндаи бузурги адабиёти асри X Абушакури Балхӣ ва мутафаккири машҳури адабиёти асри XI Абуалӣ ибни Сино дар баробари дигар мавзуъҳо ба масъалаи хирад, хирадварзӣ ва ташаккули сирати миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, андешаҳои ҷолиб ва асоснокро баён намудаанд.

Дар фаслҳои боло оид ба ашрафи тамоми маҳлӯқоти олам ҷиҳати соҳибхирад будани одам аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI андешаҳо баён карда шуданд. Роҷеъ ба ин масъала ақидаҳои мутафаккирони ин аҳд аз қабили Рӯдакӣ, Ш.Балхӣ, К.Марвазӣ, М.Тирмизӣ, М.Дамғонӣ, Фирдавсӣ, Носири Ҳусрав ва дигарон мавриди таҳлил қарор дода шуданд. Муайян гардид, ки мутафаккирони асрҳои номбурда бар он ақидаанд, ки одам бар тамоми маҳлӯқот бартарӣ дорад ва бартарияти ў маҳз соҳиби ақлу хирад буданаш аст ва Ҳудованд ба ў ақл расо дода, аз инсон талаб низ намудааст, ки ақли хешро бо андӯхтани илму дониш, ахлоқи ҳамида, рафтори намунавӣ рушд бахшад.

Ин ақидаҳоро донишмандони бузург А.Балхӣ ва Сино низ тарафдор мебошанд. Аз ҷумла, Сино менигород: «Ҳудованди қодир мутаол ҳасоисе аз неъматҳои худро ба бани навъи инсон ихтисос дода ва сабаби онҳо мақоми одамиро дар миёни коинот аз бисёре аз маҳлӯқоташ

бартару болотар намудааст» [375, С. - 13]. Инсонро дар олам вобаста ба ин ато мартабай баланд насиб гардидааст ва ин мартаба маҳз дар рушд додани сирати миллӣ мусоидат мекунад.

Мутафаккирони асрҳои X-XI ва маҳсусан Абушакури Балхиву Сино чун дигар намояндагони ин аҳд хиради инсонро бе аҳду худуд мешуморанд. Хирад, ба қавли ин мутафаккирон бе марз аст ва он метавонад тамоми оламро дарк намуда, сохибхирад ин дастовардҳоро мавриди истифодаи хеш қарор диҳад. Ва ҳатто хирад метавонад, ки моҳияти Худоро дарк намояд. Ба ин маънӣ А.Балхӣ чунин ишора намудааст:

Хирад бе миёнчиву бе раҳнамой,

Бидонад, ки аст ин ҷаҳонро Худой [77, С. - 150].

Муҳаққиқи рус Б.Э. Бертельс, ки дар баробари дигар таҳқиқотҳо ба таҳқиқи осори Сино сару кор доштааст, низ ба ин мавзуъ ишора намудааст. Ба қавли ин муҳаққиқ Сино хиради инсонро аз ҳама чиз ва мавҷудот волотару болотар донистааст: “Барои Ибни Сино хиради инсон аҳде надорад. Аз тариқи тафаккури мантиқӣ, ҳама чизро, ҳатто моҳияти Худовандро метавон дарк кард” [267, С. - 118].

Аммо хирад чизе нест, ки ба инсон дода шуда, худ ба худ инкишоф ёбад, он рушд металабад ва дар ин самт бояд инсон фаъол бошад. Ба қавли Сино он кас, ки доиман дар такмили хирад саъю талош меварзад, барои ташаккули хирад мудом чораандешӣ мекунад ва тадбирҳои ҷиддиву манфиатбахш меандешад, дар зиндагӣ муваффақ мешавад:

Корбишуле, ки хирадкеш шуд,

Аз сари тадбиру хирад беш шуд [77, С. - 150].

Инсон ба олам чун қӯдаки хурдсол меояд ва аз рӯзи аввали ба олам ҷашм кушоданаш лаҳза ба лаҳза, рӯз аз рӯз муҳити атрофро дарк кардан мегирад ва обутоб меёбад. Чун сохиби ақл мегардад ва ба қавли мутафаккирон Рӯдакӣ, Сино, Н.Хусрав, З.Розӣ ва дигарон бо гирифтани дониш, таҷриба ақлу хирадаш сайқал меёбад, олами атрофро дарк намуда мавриди истифодаи хеш қарор медиҳад. Ба қавли У.Султонов:

«Чун Арасту инсонро ҳайвони чамъиятӣ номидааст, vale фарқи инсон аз ҳайвон ин аст, ки дар ҷараёни зиндагӣ обутоб ёфта, соҳиби ақлу хирад ва қувваи эҷодӣ мегардад. Инсон ҳайру шарро аз ҳам фарқ меқунад ва аз рӯи нақшай муайян зиндагӣ ва ҳаракат менамояд» [219, С. - 88].

Ин назари мутафаккирон бар он ишора меқунад, ки хирад аст, ки инсон дар олам рушд меёбад, соҳибмаърифату соҳибэҳтиром мегардад. Одам дар инкишофи хирад саъю талош варзида, хирад дар навбати худ ӯро соҳибмаърифату соҳибтамаддун, соҳибэътирому шӯҳратёр мегардонад. Ба қавли ин донишмандон хирад ба тафаккур ва ахлоқу рафтори одам подшоҳ мебошад ва ин подшоҳ ӯро ба роҳи рост раҳнамун месозад. Ба қавли Абушакури Балҳӣ:

Хирадманд гӯяд хирад подшоҳст,

Ки бар хосу бар ом фармонравост. [76, С. - 150].

Ин ақидаро Сино низ тарафдор аст ва дар ин ақида бо Абушакури Балҳӣ ҳамфикр мебошад. Хирад, дониш ва таҷрибаи рӯзгор одамро соҳибмаърифат мегардонад: «Ибни Сино ба масъалаи маърифат низ таваҷҷуҳи зиёд намудааст. Вай муқаррар таъкид меқунад, ки манбаи дониши инсон олами беруна буда ва муҳити ишғолкарда мавзуи асосии моҳияти маърифатро ташкил медиҳад. Ин масъаларо аз ҳама бештар мутафаккир дар “Донишнома”, “Наҷот”, “Ишорот ва танбеҳот”, “Мабдаъ ва маъод” ва дар қисмати “Равоншиносӣ”-ии “Китоб-уш-шифо” таҳлил намудааст» [106, С. - 84].

Одам ба олам барои гирифтани таълиму тарбия омадааст. Олам худ мактаб ва инсон донишомӯзи ин мактаб аст. Таҷхизоти олам ва ё маводи лозимӣ барои таълиму тарбия хирад, заковат, вичдон, дониш, таҷриба, маърифат мебошанд, ки ба даст овардану равнақ бахшидани ин таҷхизот ба худи инсон вобаста аст. Инҳо маводҳои лозими тайёранд ва фақат ташаккул металабанд, саъю талоши инсон барои рушди ин маводҳои ҳаётан муҳим лозим аст.

Маърифат, ки асоси худшиносии одам аст, аз ӯ вобастагии ногусастани дорад ва инсонро лозим аст, ки ба ахлоқи намунавӣ зиндагӣ

намуда, барои насли наврас, ҳамзамонон ва ояндагон намунаи ибрат бошад. Пас одамро лозим аст, ки хушхулқу хушхӯй бошад. Ба қавли А.Балхӣ тамоми аъзои бадани одам лашкари ӯянд ва дар мубориза бурдан бар зиди бадаҳлоқӣ бо ӯ шариканд. Агар хирад ва маърифати одам ин аъзоҳоро роҳбариву раҳнамоӣ намояд бар ҳавову ҳавас пирӯз мегардад ва бо рафтору кирдори поки худ шабеҳи малоикони олами боло мегардад:

Бувад ҳӯйи покону ҳӯйи малак,
Чи андар замину чи андар фалак.
Хирадро тани одамӣ лашкар аст,
Ҳама шаҳвату орзу чокар аст [219, С. - 150].

Ақидаҳои фавқуззикри Абушакури Балхӣ дар ҳаёти ҳаррӯза исботи хешро ёфта, дарси ибрат барои мо мебошанд. Ҳар айбу рафтори бад ё рафтори некро худи одам анҷом медиҳад ва каси дигар дар рафтори бечо ё баҷои ӯ гунаҳкор нест. Одамро андеша лозим аст, то ки пеш аз анҷом додани ягон аъмол ҳуб фикр қунад, тарафҳои мусбат ва манфии рафтори хешро таҳлил намуда, пас амал намояд. Таҷрибаҳо ва муҳоҳидаҳои зиндагӣ событ намудаанд, ки одам нисбат ба айби дигарон донову бино аст, аммо айби хешро намебинаду намешунавад ва аз ин лиҳоз ба ҳатогиҳои зиндагӣ ва рафтори берун аз аҳлоқ даст мезанад: «Маърифату шинохти инсон дар бораи нафси ҳуд мавриди итминон нест, зоро ки одамӣ дар боби маърифати айбҳои ҳуд зирақу тезхуш нест, балки қундӣ ва ғабоват ба ҳарҷ медиҳад» [46, С. - 17].

Нодидани айби хеш, ҳудшинос набудан ва дигаронро зери тозиёнаи танқид гирифтандро Сино намепазирад ва магруру ҳавобаланд будани қасро айб мешуморад. Дар ин бора ӯ ду дидаи одамонро ба унвони мисол меорад, ки тамоми оламро мебинанд, вале ҳудро не. Ба қавли Сино ҳудро дидану донистан муҳим аст, то фурӯтану хоксор бошӣ. Дар ин бора Абулҳасан Алии Ҳаҷвириӣ аз китоби «Қашф-ул-маҳҷуб» мисол меорад:

Айб аст бузург баркашидан ҳудро,

В-аз чумлаи халқ баргузидан худро.
 Аз мардумаки дида бибояд омӯхт,
 Дидан ҳама касрову надидан худро [46, С. - 164].

Инсони мутафаккир, донишманду андешакунанда худшиносу худогоҳ мешавад. Чун ба худшиносиву худогоҳӣ даст ёфт сирату арзишҳои миллиаш ташаккул меёбанд. Пешрафти ҷомеа марому мақсади ҳамешагии ӯ мегардад. Чун инсон чунин мартабаро қасб менамояд, ҳеч гоҳ дар зиндагӣ роҳгум намезанад ва баръакс худ дар роҳи рост событқадам гардида, фарзандони хеш, насли наврас ва тамоми ҷомеаро дар ин самт тарбия менамояд. Дар “Рисолаи ахлоқ” Сино нигоштааст: «Инсон тавассути худшиносӣ метавонад фазоилашро рушд дода, разоилро аз худ дур дорад» [107, С. - 171].

Абушакури Балхӣ низ бар ин ақида аст ва ӯ дар ин раванд низ мақому манзалати хирадро аз ҳама боло мегузорад. Ба қавли ин донишманд, хирадманд ҳар гуна рафторро бо амри ботини худ анҷом медиҳад, ӯ ҳамеша такя бар ақлу хирад намуда, нуқсонӣ ва ё ҳатогиҳои вучуди хешро ҷустуҷӯ менамояд на ҷӯёи айби дигарон аст. Ҳавову ҳаваси бечоро зери по карда, голиб бар нафси хеш мегардад. Ба хиради воло такя намуда, аз бадӣ дур мегардад. Ин нишони маърифат, худшиносиву худогоҳии ӯст:

Хирадманд гӯяд, ки марди хирад,
 Ба ҳангоми хеш андарун бингарад.
 Қунад такя афзун, чу афзун шавад,
 В-аз охуву бад пок берун шавад [74, С. - 150].

Ва дар ҷои дигар дар тақвияти ин фикрҳо Сино овардааст: “Нахустин сиёсате, ки сазовор аст инсон ба он оғоз қунад, ҳамоно сиёсати нафси худ аст. Яъне аввал бояд дар ислоҳи нафси худ бикӯшад, сиёсату тадбирашро дар он кору кӯшиш ба кор бурда, хештанро солехӯ неку нигаҳ дорад” [46, С. - 203].

Адибон ва донишмандони бузург Сино ва Абушакури Балҳи низ чун дигар донишмандони асрҳои X-XI ташаккули хирад, маърифат, худшиносиву худогоҳӣ, рушди сирати миллӣ ва арзишҳои ахлоқӣ нақши илму донишро асосӣ ва калидӣ арзёбӣ мекунанд. Ба қавли ин донишмандон беҳтарин сарват ва дороии дунё дониш аст. Ҳеч гуна гавҳари бебаҳо ва симу зар мақоми ӯро гирифтан наметавонад. Шарафу иззат ва обрӯю эҳтироми ҳар як шахс маҳз аз дониши васеъ ва рафтори қобили қабули ӯ вобаста аст. Меорем, ки Абушакури Балҳӣ чи нигоштааст:

Хирадманд гӯяд, ки тайъиду фар,
Ба дониш ба мардум расад, на ба зар.
Чу доно шавад марди бахшандакаф,
Мар ӯро расад бар ҳақиқат шараф [76, С. - 150].

Сино низ илму донишро на дар мартбаи баланд, балки баландтарин қарор медиҳад. Ба қавли Сино илм одамро дар ду олам, ҳам дар олами фонӣ ва ҳам олами бокӣ соҳибмақом мегардонад. Одами донишманд илми хешро ба кор мебарад, дар асоси фармудаҳои дониш амал мекунад ва мақоми сазоворро касб мекунад. Пас донишандӯзӣ падидаи ҳаётан муҳим будааст ва дар ин роҳ бояд қадамҳои устувор гузошт. Сино дар «Зафарнома» («Пирӯзнома») нигоштааст: «...Гуфтам: «Чӣ чиз аст, ки биҳиштро сазовор бошад?» Гуфт: «Илм омӯхтан ва дар ҷавонӣ ба кори ҳақ машғул будан»» [74 - 84]. Аз ин гуфтаҳо бар меояд, ки Сино андӯхтани донишро ҳам барои ҷавонон ва ҳам пирони солҳӯрда муҳим арзёбӣ мекунад. Дониш аст, ки ҷавононро ба роҳи рост ҳидоят мекунад ва пиронро фурӯтану хоксор мегардонад: «...Гуфтам: Аз ҷавонон чӣ беҳтар ва аз пирон чӣ накӯтар?» Гуфт: «Аз ҷавонон шарму далерӣ ва аз пирон донишу оҳистагӣ»» [47, С. - 84].

Ба қавли Абушакури Балҳӣ низ касе, ки соҳиби донишу илм аст ӯ соҳибхирад аст ва онро, ки хирадаш комилу рушдёфтааст донишманду оқил аст. А.Балҳӣ бо такя бар таҷрибаи рӯзгор, дидаву шунида ва

мушохидаҳояш ба хулоса омадааст, ки шахсони донишманду оқил шұхратेңанду соҳиби иззат ва шараф мебошанд:

Хирадманд гүяд: ман аз ҳар гурұх

Хирадмандро беш дидам шукұх [22, С. - 150].

Оламе, ки мо дар он ҳаёт ба сар бурда истодаем пур аз тазодду нобаробариҳост. Агар чунин намебуд зиндагӣ акоибу рангин немегузашт. Агар дар олам ҳама тавонову комгор мебуданд касе бар касе ё чизе ниёз намедошт, муносибати одамон ба ҳамдигар хуб намебуд. Зиндагӣ низом намедошт, агар дар олам ҳама подшоҳ ва ё гадо мешуданд. Мамлакатро як ҳоким идора мекунад ва тамоми мардум ҳоким шудан наметавонад то раият ва фармонбардор ҳам буда бошад. Пас ба қавли Сино хирад аст, ки мақому манзалати одамонро низ идора мекунад ва одам бо истифода аз хиради хеш тамоми оламро дарк мекунад. Хирадманд дар меёбад, ки ҳар кас бар рафтору кирдори худ подшоҳ аст ва ғисми ӯ мулки ӯст, ки бар он подшоҳиву ҳукм меронад ва бокӣ ҷанданешиву ҷандifarхангӣ ва муҳталифавзо будани оламро қабул намояд. Дар ин бора Сино овардааст: «Хирадмандон медонанд, ки агар ҳамаи мардум подшоҳу шаҳриёр бишаванд, ҳамагӣ аз байн мераванд. Ва агар ҳамаашон ранҷбару коргар ва тобею раият бишаванд, подшоҳу сұлтоне дар байн набошад, ҷумлагӣ фонӣ ва ҳалок мешаванд» [46, С. - 13].

Ин ақида дар “Офариннома”-и Абушакури Балхӣ низ ба ин мазмун омадааст ва ақидаҳои ин шоир ва Сино ҳамbastagii куллӣ доранд. Хирад подшоҳест, ки рафтори одамро идора мекунад ва бе мавҷудияти хирад одам намешавад:

Хирад подшоҳе бувад меҳруbon,

Бувад орзу гурги ӯ чун шубон [76, С. - 1 50].

Сино низ бар ин ақида аст: “А. Сино чунин гұftааст: «Рафтору одоби худро ба рафтору одоби дигарон муқоиса намоед ва бидонед, ки ту ҳам монанди дигаронӣ»” [12, С. - 9].

Аз таҳлили муқоисавии рушди хирад-омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти Абуалӣ ибни Сино ва “Офариннома”-и Абушакури Балхӣ собит гардид, ки афкори педагогии ҳар ду мутафаккир дар ин самт ҳамбастагии куллӣ дошта, тафовут хеле кам аст.

Мутафаккирони мавсүф ба ҳайси донишманд, шахсони соҳибтачриба, омӯзгор ва машваратчӣ масъалаҳои мубрам ва актуалии тарбияро дар замони хеш мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додаанд, ки дар замони мусир ин ақидаҳои педагогӣ дар таълиму тарбияи насли наврас аҳамияти бештар доранд. Осори Абуалӣ ибни Сино ва Абушакури Балхӣ чун дигар мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик мавзуъҳоро оид ба ақлу хирад ва ташаккули он, омӯҳтани илму дониш ва дар амал татбиқ намудани донишҳои гирифта, маҳқуми бесаводӣ ва нодонӣ, одоби муюшират ва фарҳанги сухандониву сухангӯӣ, некиву некӯкорӣ, дӯстӣ, иттиҳоду иттифоқ, эҳтироми падару модар, калонсолон ва кулли мардум, ростиву дурусткорӣ, таълиму тарбияи фарзанд, сабру таҳаммул, омӯзиши олами атроф, ватандӯстиву сулҳу субот ва амсоли инҳо дар бар мегирад, ки омилҳои асосии ташаккули хирад ва сирати миллӣ мебошанд.

Дар маҷмӯъ, таҳқиқи ақидаҳои ин мутафаккирон муайян соҳт, ки барои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, омӯзгорон, падару модар ва насли наврас бояд донанд ва дар амал татбиқ намоянд:

- одам бар тамоми маҳлуқот бартарӣ дорад ва бартарияти ӯ маҳз соҳиби ақлу хирад буданаш аст ва таълимдиҳандагону тарбияткунандагонро лозим аст, ки насли наврасро маҳз ба роҳи ташаккул бахшидани хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ раҳнамун созанд;

- Ҳудованд ба одам ақли расо дода, аз инсон талаб низ намудааст, ки ақли хешро бо андӯҳтани илму дониш, ахлоқи ҳамида, рафтори намунавӣ такомул бахшад;

- хиради инсон беаҳду ҳудуд, бемарз аст ва он метавонад тамоми

оламро дарк намуда, сохибхирад ин дастовардҳоро мавриди истифодаи хеш қарор диҳад. Пас насли наврасро дар руҳияи истифодаи оқилонаи хирад дар зиндагӣ тарбия ва таълим бояд намуд;

- чун кӯдак ба дунё меояд, аз рӯзи аввали ба олам ҷашм қушоданаш лаҳза ба лаҳза, рӯз аз рӯз муҳити атрофро дарк кардан мегирад, инкишоф ёфта калон мешавад. Ба қавли ин мутафаккирон барои он, ки кӯдак сохиби ақл, дониш, таҷриба гардаду хирадаш сайқал ёбад, олами атрофро дарк намуда, мавриди истифодаи хеш қарор диҳад, аз рӯзи дар батни модар арзи вучуд намуданаш ба тарбияи ӯ бояд пардоҳт, ки агар як рӯз гузашта бошад, аллакай дер мешавад;

- хирад, дониш ва таҷрибаи рӯзгор одамро соҳибмаърифат мегардонанд, аммо ба саъю талоши одам саҳт ниёз доранд. Чизеро ё касеро дар ин масир интизор набояд шуд ва вақтро набояд зоёв намуд, ҳар як лаҳзай ҳаёт ба ташаккул додани хирад, дониш ва таҷрибаи хеш ва фарзандону насли наврас машғул шудан дорои аҳамияти калон аст;

- ташаккули ҷаҳонбинии насли наврас, омӯхтани анъанаҳои ниёгон, омӯхтану дар амал татбиқ намудани панду андарзҳои мутафаккирон ишораи дигари мутафаккирон Сино ва А.Балхӣ ба насли наврасу ҷавон аст;

- дар ҷаҳорҷӯбай аҳлоқи намунавӣ зиндагӣ кардан, дар одобу рафткор барои насли наврас, ҳамзамонон ва ояндагон намунаи ибрат буданро ҳар ду мутафаккир омили фаъоли ташаккули хирад ва сирати миллӣ медонанд;

- хирад бояд бар инсон, бар тамоми аъзои ӯ дасту по, забону тафаккур, ақлу идрок, қалбу ҷон подшоҳ бошад, на чокару фармонпазир;

- одамиро муҳим аст, ки дар боби маърифати айбҳои худ зирақу тезҳуш бошад, айбҳои худро донад, ба ҳатогиҳои худ иқрор бошад ва дар ислоҳ намудани ҳатогиҳои хеш саъю талош намояд;

- насли наврасро лозим аст, ки худогоҳву худшинос бошад, бо ин васила хислатҳои бадро аз худ дур соҳта, дар анҷом додани корҳои нек пешсаф бошад.

Хулоса оид ба боби II

Дар боби дуюми диссертатсия ақидаҳои мутафаккирон Носири Хусрав, Фирдавсӣ, Сино ва А.Балхӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, муқоиса ва таҳлили ақидаҳои ин мутафаккирон анҷом дода шуд ва умумият, фарқият, ҳамбастагии ақидаҳои мутафаккирони асрҳои болозикр оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ омӯхта ва асоснок карда шуд. Дар раванди гузаронидани таҳқиқот исбот гардид, ки мавзуи хирад ва нақши он дар рушди сирати миллӣ, педагогикаи муосири миллӣ, таълиму тарбияи насли наврас яке аз масъалаҳои муҳим дар замони зудтағийирёбандай аспи XXI мебошад. Мавзуи фавқуззикр дар осори донишмандони асрҳои X-XI, баҳусус «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва осори Носири Хусрав мавқеи маҳсусро дорост, ки дар ин зербоби рисола ҳамбастагии ақидаҳои ин ду мутафаккири бузурги тоҷик мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, асоснок карда шуд. Гузаронидани таҳқиқот исбот соҳт, ки ин мутафаккирон ташаккули сирати миллӣ, пешрафти ҷаҳон ва рушди ахлоқи неки инсониро бе истифодаи оқилонаи хирад гайримумкин дониста, бар он ақидаанд, ки бе хирадварзӣ дар зиндагӣ мушкилиҳои зиёд пеш хоҳанд омад. Таҳқиқи амиқи мавзуи хирад дар таълимоти Фирдавсӣ ва Ҳаким Носири Хусрав нишон дод, ки доираи осори онҳо фарроҳу густурда буда, ба мавзуъҳои муҳталифи ҳаётан муҳим, минҷумла ташаккули хирад ва сирати миллӣ баҳшида шудааст. Фирдавсӣ ва Н.Хусрав оид ба хирад ақидаҳои ҷолибро пешниҳод намуда, таваҷҷуҳи маҳсус сӯи дастовардҳо ва имконоти хираду тафаккури инсонӣ равона кардаанд ва назарияи комилро оид ба хирад ва нақши он дар зиндагии инсон танзим додаанд. Онҳо ақлу хирадро аз қолаби анъанавиаш фарроҳтар тасвир намуда, нақши онро дар рушди зиндагии одам ва баҳусус, ташаккули сирати миллӣ муҳим ва аввалиндараҷа медонанд.

Таълимоти Фирдавсӣ ва Носири Хусрав инсонро аз хатари бехирадӣ ва истифода накардан аз ақл огоҳ мекунад ва роҳҳои

инкишофи хирадро нишон дода, ташаккули ахлоқи неки инсониро баррасӣ менамоянд.

Дар боби дуввуми рисола инчунин таҳлили муқоисавии рушди хирад ҳамчун омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти А.Сино ва “Офариннома”-и А.Балхӣ” ба таҳқиқ фаро гирифта шуд. Дар раванди таҳқиқ муайян карда шуд, ки Сино ва А.Балхӣ ба масъалаи хирад ва хирадварзӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, хиради инсонро беаҳду худуд мешуморанд. Хирад, ба қавли ин мутафаккирон бемарз, аст ва он метавонад тамоми оламро дарк намуда, соҳибхирад ин дастовардҳоро мавриди истифодаи хеш қарор диҳад.

Барои мавриди амал қарор додани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI, аз ҷумла Фирдавсӣ. Н.Хусрав, Сино ва А.Балхӣ дар боби дуввуми кори таҳқиқотӣ роҳҳои амалигардонии ин афкор нишон дода шуданд.

БОБИ Ш. ҲАМБАСТАГИҲОИ ТАШАККУЛИ ХИРАД ВА СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI ВА ПЕДАГОГИКАИ МАРДУМИИ ТОЧИКОНИ БАДАХШОН

3.1. Арзишҳои миллӣ ва маънавии тоҷикони Бадаҳшон ва ҳусусиятҳои педагогии ин арзишҳо

Педагогикаи ҳалқӣ, ҷузъи ҷудонопазири соҳаи илми педагогика буда, маҷмӯи донишҳоеро дар бар мегирад, ки аз таҷрибаи рӯзгор сарчашма гирифта, ташаккул ёфтаанд. Дар асоси таҳқиқотҳои таърихнигорону педагогон ин қисмати педагогика бо номҳои “педагогикаи ҳалқӣ”, “педагогикаи мардумӣ”, “педагогикаи этникӣ ва ҳалқӣ” (этнопедагогика) дар илми педагогика маълум аст. Муҳаққиқон бар он назаранд, ки истилоҳи педагогикаи ҳалқиро ба адабиёт педагоги машҳури рус К.Д.Ушинский ворид намуд ва моҳияти тарбиявии эҷодиёти лафзии ҳалки русро низ ӯ шарҳ дод. Барҳи дигари муҳаққиқон олими рус Г.Н. Волковро асосгузори педагогикаи этникӣ ва ҳалқӣ (этнопедагогика) меноманд. Дар асоси пажӯҳиши ин олимон ва муҳаққиқони дигари илми педагогика муайн гардид, ки ин педагогика педагогикаи шифоҳии ҳалқ – фолклор буда, бо воситаи сухбатҳои лафзӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. Фолклор қисмати ҷудонопазири адабиёт ва илми педагогика буда, заминай пайдоиши он маданияти қадимаи оммаи васеи ҳалқ буд, ки оғаринандаву ташаккулдиҳандай он як зумра файласуфон, психологҳо, педагогҳо, гӯяндагон ва ровиёни номаълум мебошанд. Тасаввуроти нахустини одамон доир ба зиндагӣ, муҳит ва таҷрибаи рӯзгор дар фолклор мунъакис гардид ва ҳар як ҳалқ вобаста ба тараққиёти таърихию мавқеи географӣ тарзи зиндагӣ ва расму оини хоси ҳудро дорад ва дар асоси он осори адабӣ ва ақидаҳои педагогиашро эҷоду такомул бахшидааст. Масалан, сурудҳои тарбиявию навозишӣ аз қабили суруди “Алла”, суруди “Лайлайик” (бо лавзи шугнӣ) “Лалай модак” (бо лафзи рушонӣ) ва гайра, ки масъули эҷодиёти даҳанакии ҳалқ мебошанд, дар сари гаҳвораи тифл аз тарафи модар ҳонда мешаванд ва

ғайра масъули эчоди фолклор буда, ғояҳои педагогӣ доранд. Аз як тараф ин сурудҳо муҳаббати самимии модар ба фарзанд, навозиш карданро тараннум мекунанд, вале аз тарафи дигар ин сурудҳо ғояҳои педагогиро аз қабили тарбияи барвақтии кӯдак дар оила, рушди барвақтии кӯдак ва омода намудани ў ба мактабхонӣ ва ҳаёти мустақилона ва амсоли инҳоро дар бар мегиранд. Сурудҳои халқии зикргардида масъули эчоди фолклори мардуми тоҷик буда, танҳо дар асоси бисёрлаҳҷавӣ ва бисёрзабонии кишвар бо лавзҳои муҳталиф эҷод шудаанд, вале мазмуну мақсад яkest ва аз педагогикаи бойи халқии мардуми тоҷик дарак медиҳанд.

Анъанаи неки таълиму тарбия намудани насли наврас дар педагогикаи халқӣ бо ба ҳаёти муқимӣ гузаштани одамон, арзи вуҷуд намудани давлат, пайдо шудани хат ташаккул ёфта, гӯянда ва мутрибон пайдо шуданд, ки далерӣ ва қаҳрамонии пешвоёни худро васф мекарданду месуруданд. Сурду афсонаҳо, ривоятҳо ва дигар жанрҳои назму наср аз шакли шифоҳӣ ба шакли хаттӣ гузаштанд ва минбаъд ҷамъоварӣ гардида, дар адабиёт ҷо дода шуданд.

Албатта ин як ҳодисаи табиист, зоро инсон ҳанӯз аз лаҳзаи ҷашм ба олами ҳастӣ кушодан ба таълиму тарбия эҳтиёҷ дошта, берун аз он вуҷуд дошта наметавонад. Инчунин, инсон маҳз туфайли таълиму тарбия ба хислатҳои инсонӣ соҳиб гашта, ба мартабаи баланди инсоният-шахси донишманду хушахлоқ мерасад. Ин аст, ки гузаштагони мо тоҷикон аз қадимулайём барои тарбияи фарзандон усулҳои гуногуни таъсиррасониро ба кор бурдаанд ва ин таҷрибаи ҳаётии онҳо аз авлод ба авлод, аз насл ба насл бо роҳи шифоҳӣ интиқол меёфт ва ба ҳайси педагогикаи халқӣ то ба замони мо расидааст. Муҳаққиқон Б.Раҳимов, А.Нуров овардаанд: «Дар зери мағҳуми педагогикаи этникӣ мо ҷамъи донишҳо, метод, роҳ, восита ва методикаи кори таълиму тарбияро, ки этноси муайян дар давраи таърихи мавҷудияти худ бо мақсади ташаккул додани дониш, малака, маҳорат ва сифатҳои шахсияте, ки барои ин ва ё

он этнос хос аст, ба як система, қолиб ва ё шакл даровардааст, мефаҳмем» [80, С. - 11].

Тазаккур додан мұхим аст, ки гузаштагони точик дар ҳама давру замонҳо ба масъалаи мұхими ҳаёт, ташаккули ҳаматарафаи шахсият, яъне тарбияи шахси комил диққати асосй равон кардаанд. Ин масъала боиси он гардид, ки мардум педагогикаи халқиро кор карда, ташаккул бахшид.

Маврид ба тазаккур аст, ки педагогикаи этникй ва халқй ҳамаи паҳлұхой ҳаёти инсон ва ҷамъиятро дар бар мегирифт, зеро рисолати асосии он ҳам аз таъмин намудани тарбияи ҳамаҷонибаи шахсият иборат буд. Аньанаҳои миллӣ, аньанаҳои диниву мазҳабӣ, расму оин, урғу одат, насиҳатномаҳо, пандномаву андарзномаҳои мутафаккирон, жанрҳои фолклорӣ монанди: афсона, ҳикоя, чистон, мақолу зарбулмасалҳо, суруду таронаҳо, достону ривоятҳо, эпосҳои қаҳрамонӣ, латифа ва амсоли инҳо воситаҳои асосии педагогикаи мардумӣ ва ҳам масъалаҳои асосии педагогикаи этникй буданд.

Бояд гуфт, ки ҳамаи ин воситаву омилҳои тарбия на танҳо ҳангоми тарбияи кӯдакон, насли наврас истифода мешуданд, балки дар рафти тарбияи духтарону писарони ҷавон, келин, домод, дӯстии оилаҳои ҷавон, таъмини дӯстӣ дар байни ашхоси муноқишиакунанда, куҳансолон, дустиву иттиҳод дар байни ҳар як фарди ҷомеа ва амсоли инҳо нақши асосй гузоштан тавонистанд. Педагогикаи халқй имкон дод, ки рафтори намунавӣ байни ҷавонон ва тамоми аҳли ҷомеа таъмин шавад.

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки усулҳое, ки ниёғон дар педагогикаи этникй ва халқй дар раванди таълиму тарбия истифода мебурданд, усулҳои таъсиррасон ва натиҷабаҳш буданд, ки дар педагогикаи расмӣ, бо вучуди он ки бартариҳои зиёдеро соҳиб аст, чунин таъсиррасонӣ ва натиҷаҳо камтар назаррас аст. Бахусус, зарбулмасалу мақолҳо, панду андарзҳои халқй, масалҳои нишонрас ҳастанд, ки дар ба роҳи рост раҳнамун соҳтани инсон нақши асосй гузошта тавонистанд ва дар таълиму тарбия боз ҳам натиҷаи беҳтарро ба бор меоварданд. Бояд қайд

намуд, ки ин жанрҳо низ дар баробари дигар мавзуъҳо масъалаи истифодаи хирад, равнақ бахшидани арзишҳои миллӣ, ҳифз намудан ва равнақ бахшидани анъанаҳои миллӣ, шинохти ҳаққи модару падар ва дар маҷмӯъ, рушди сирати миллиро тараннум мекарданд.

Дар умум зарбулмасал ва мақолҳо яке аз намудҳои қадимаи эҷодиёти шифоҳии ҳалқ мебошанд, ки ба мавзуъҳои ҳаётан муҳим бахшида шуда, доираи васеи мавзуъҳои таълиму тарбияро дар бар мегирифтанд ва сарчашмаи асосӣ барои рушди адабиёт ва педагогикаи расмӣ, афкори панду ахлоқии адибони классик ва ҳам адибони муосир гардиданд. Мавзui актуалӣ доштани ин зарбулмасалу мақолҳо боис гардид, ки дар осори адибони классики тоҷику форс таъсири зарбулмасалу мақолҳо ба тарбияи насли наврас ба таҳқиқ фаро гирифта шуда, дар педагогикаи миллӣ ҷо дода шавад. Дар ин жанрҳо афкори педагогии мардум баён мегардид, ки ин ақидаҳои педагогӣ сарчашмаи афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷик, баҳусус мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик мебошанд.

Усули дигари педагогикаи этникӣ ва ҳалқӣ, ки дар тарбияи фарзанд, баҳусус, хурдсолон ва инчунин насли наврас ва ҷавон нақши қалидӣ дошт, афсонагӯй мебошад, ки ҳусусияти педагогии он дар зербоби баъдӣ пурра шарҳу тавзех дода шудааст, зоро афсона дар ҳама давру замонҳо тарғибари сифатҳои неки инсонӣ буд. Аз ҷумла, афсонаҳо мазмунҳои қаҳрамониву ватандӯстӣ, шинохти қадри падару модар ва калонсолон, ҳушёрию далерӣ, ростқавливу поквичдонӣ, сулҳу ваҳдат, дӯстию бародарӣ, иттиҳоду иттифоқ, накӯкориву хайрҳоҳӣ, саховатмандиву боадолатӣ, касбомӯзиву меҳнатдӯстӣ, боодобӣ ва дар маҷмӯъ, хислатҳои неки инсониро дар бар мегирифтанд.

Ҷузъҳои дигари таркибии педагогикаи этникӣ чистону тезгӯяк ва суруду таронаҳо буданд. Ин жанрҳо дар инкишофи нутқ ва тафаккури кӯдакону наврасон, муошират, ташаккули суханронӣ, ангезиши зеҳн, тарбияи фарҳангӣ, равнақи ҳунарҳои мардумӣ нақши назаррас гузошта тавонистанд. Усулҳои тарбиявии зикргардида, кӯдакон, насли наврасу

чавон ва тамоми мардумро на танҳо аз анҷом додани корҳои ношоиста боз медошт, балки онҳоро барои тарбия ёфтани дар руҳияи ахлоқи неки инсонӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ раҳнамун месоҳт.

Педагогикаи ҳалқӣ масъули заҳмати эҷодии колективонаи наслҳои муҳталиф буда, дар асоси ниёзҳои мардум самтҳои беҳтарини демократӣ ва гуманистии тарбияро пеш гузаштааст. Ин педагогика ба тарбияи меҳнатии ҳалқ таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намуда, мақсади он рушди дониш, малака ва маҳорати истеҳсолӣ мебошад. Ҷиҳати расидан ба ин мақсад гузаштагони тоҷик аз унсурҳои педагогикаи ҳалқӣ аз ҷумла, омӯзиш ва табодули таҷриба, аз давраи хурдсолӣ ёд додани касбу кор ба фарзандон, ибрат, риояи мақсадноки вакт, тартиби рӯз, таъриф, танбех ва гайра истифода мебурданд. Ин ба он оварда мерасонд, ки гузаштагон дар ташаккули дониш, фарҳанг, ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавӣ пирӯзихои зиёдро ба даст оварданд.

Усулҳои ҳалқии тарбияи эстетикӣ ва ҷисмонӣ (суруд, рақс, бозӣ ва гайра) дар кори таълиму тарбия аҳамияти қалон доштанд ва дар байнҳои ҳалқ вобаста ба мавқеи географӣ дорои тобишҳои муҳталиф буданд. Аз ин рӯ, педагогикаи мардумӣ иборат аз сарчашмаҳои муҳими назарӣ ва амалии педагогика буда, дар таълиму тарбияи насли наврас нақши асосӣ дошт.

Педагогикаи ҳалқӣ аз қалби ҳалқ баромада аст ва аз ин лиҳоз озодона ба қалби мардум менишаст ва дар тарбия ва таълим натиҷаҳои назаррасро ба бор меовард. Ин педагогика ҷузъи донишҳо ва таҷрибаҳои бойи оммаи ҳалқ буда, малака ва маҳорати одамонро доир ба таълим ва тарбия дар бар мегирад. Тавре дар боло қайд гардид, сарчашмаи асосии онро эҷодиёти лафзии ҳалқ, маводҳои этнографӣ, анъанаҳои ҳалқ, бозӣ ва бозичаҳо, иду маросимҳо таҷрибаи тарбияи оила ва ғайра ташкил медиҳад.

Аз ин рӯ, бо назардошти ҳамаи ин натиҷаҳо олимони соҳаи педагогика, магистрон, докторантҳо ва тамоми муҳаққиқонро зарур аст, ки дар ин самт таҳқиқотҳои илмиро анҷом диханд ва педагогикаи

халқиро ба пуррагӣ таҳқиқ намуда, ҳамбастагиҳои онро ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик муайян созанд. Дар робита бо ин омӯзгорон, падару модар ва аҳли маорифро низ муҳим аст, ки дар раванди таълиму тарбияи хонандагон, умуман насли наврас бо мақсади таъмини рушди ҳамаҷониба ва ташаккули тарбияи ахлоқии онҳо аз ақидаҳои мутафаккирони форсу тоҷик, бахусус афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI, ки дар баробари дигар мавзӯъҳо ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ нигаронида шудааст, дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи этникӣ ва халқӣ ба таври васеъ истифода намоянд. Бахусус, дар замони мусир, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бемайлон пеш рафта истодааст ва ба тарбияи ахлоқии насли наврас ва ҷавон ва ташаккули сирати миллӣ ҳам таъсири мусбат ва ҳам манғӣ мерасонад, масъалаи тарбия боз ҳам ҳассостару муҳимтар мегардад.

Бесабаб нест, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаи маорифро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлат эълон намуда, ба тарбияи насли наврас диққати асосиро равона намудааст. Аз ин лиҳоз, истифода намудани педагогикаи этникӣ ва халқӣ дар ҳамбастагӣ ба педагогикаи расмӣ дар кори таълиму тарбия бо мақсади баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олий иқдоми нек ва натиҷабаҳш мебошад, ки дар ин боб мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Аммо ногуфта намонад, ки педагогикаи мардумӣ ё халқӣ вобаста ба мавқеи географӣ, урғу одат ва анъанаҳои милливу мардумӣ аз ҳам фарқ дорад. Педагогикаи мардумии халқи тоҷик педагогикаи бой буда, анъанаи неки ниёғон асосан аз тарбия намудан дар руҳияи ахлоқи инсонӣ ва дониши баланд иборат буд. Мардуми тоҷик новобаста аз дар кадом минтиқаи Тоҷикистон ва ё берун аз он ҳаёт ба сар бурдан, дар оғаридану ташаккули педагогикаи халқӣ саҳми назаррас гузоштааст, ки педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон қисми ҷудонопазири педагогикаи мардуми тоҷик аст ва ба таҳқиқ ниёз дорад. Дар маҷмӯъ, ҳуб мешуд, ки агар педагогикаи мардумии тоҷикон, сокинони ҳар як

гӯшаву канори кишвар ва берун аз он таҳқиқ карда шуда, мавриди истифода қарор дода шавад.

Ёдовар мешавем, ки дар ин маврид гуфтаниҳо хеле зиёданӣ, вале асли матлаби мо дар ин боби рисола аз таҳқиқ ва асоснок намудани ҳамбастагиҳои ташаккули хирад ва сирати миллӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон иборат буда, ба таҳқиқ ва баррасии он мепардозем. Мусаллам аст, ки педагогикаи ҳалқӣ низ ҷанбаҳои мусбат ва манфири дар бар дорад, вале дар ин қисмати рисола тарафҳои мусбати педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон дар ҳамбастагӣ бо афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ ба таҳқиқ фаро гирифта шуд. Педагогикаи ҳалқии мардуми тоҷик доираи васеъ ва густурда дорад ва дар як рисола наметавон онро мавриди таҳқиқ қарор дод. Аз ин лиҳоз, ҷузъе аз педагогикаи ҳалқии тоҷикон, педагогикаи мардумии тоҷикони як минтиқаи Тоҷикистон, Бадаҳшон ба таҳқиқот фаро гирифта шуд ва мақсад ин аст, ки он барои таҳқиқи педагогикаи мардумии дигар минтиқаҳои Тоҷикистон замина гузошта, аз тарафи муҳаққиқон педагогикаи мардумии мардуми минтиқаҳои муҳталифи кишвар ба таҳқиқ фаро гирифта шавад.

Рӯёргӯй ба таҷрибаҳои ҷаҳонӣ имрӯза, рӯбарӯ шудан ба фарозу нишеби зиндагӣ, шоҳиди ҳоли неку бади ҳаррӯзai замон гардидан тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ боз ҳам ногузир месозад. Пешравиҳои босуръати олам нишон медиҳанд, ки асри XXI аз аввали солиҷумории хеш бо дастовардҳо ва ҷолишҳои бесобиқа башариятро дар ҳайрат гузошта, аҳли илм, баҳусус, олимони соҳаи педагогикаро водор месозад, ки барои ҳифз ва ташаккули хирад ва сирати миллӣ роҳҳои навро ҷустуҷӯ ва амалӣ намоянд.

Аз ин лиҳоз, талаботҳо ба арҷ гузоштан ба арзишҳо ва андешаҳои миллӣ ва равнақ баҳшидани онҳо беш аз пеш фузун мегардад. Маҳз ҳадафи муроҷиат ба педагогикаи мардумии Бадаҳшон, ки арзишҳову

андешаҳои миллӣ ва маънавӣ ҷузъи он мебошанд, аз тақвияти ҳаматарафаи хештаншиносии миллӣ ва ба кор гирифтани беҳтарин таҷрибаҳои ниёғон, сабакҳо ва намунаҳо барои соҳтани ояндаи босаодат ва намунаи ибрат иборат мебошад. Педагогикаи мардумӣ, ки асоситарин рукни мунтақиддиҳандаи арзишҳои миллӣ дар масири таъриҳ маҳсуб мешавад, ба таҳқиқ, таҳлилу баррасии аҳли илму пажӯҳиш ниёзи бештар дорад. Аз ин рӯ, педагогика ҳамчун рукне аз аркони қалидии сирати миллӣ таваҷҷӯҳи амиқро аз муҳаққиқон, пажӯҳишгарон, олимони соҳаи педагогика талаб менамояд. Дар ин ҷо нуктае аз назари педагоги машҳури тоҷик, академик Маҳмадулло Лутфуллоевро метавон барои тақвияти фикр овард: “Мо афкори фалсафию педагогӣ, умуман педагогикаи ниёғонамонро таҳқиқ ва эҳё менамоем, то ки аз як ҷониб ҳазинаи илмӣ-педагогикаамонро ғанӣ гардонем, аз ҷониби дигар дар ҳаёти рӯзмарраамон дар низоми таълиму тарбияи мардумамон, баҳусус тарбияи насли ҷавонамон истифода барем” [128, С. - 146].

Мавриди ба тазаккур аст, ки дар ҷодаи эҳё ва тақвият баҳшидани педагогикаи умумии мардумӣ корҳои илмӣ, мақолаҳои илмиву методӣ, дастурҳои таълимӣ дар асоси давраҳо, ҳавзаҳо ва мазмуну мундариҷа мавриди таҳлилу интишор қарор гирифтаанд, аммо ҳамаи ин қадамҳо аз нахустинҳо буда, таъмини насли қунунӣ ва ояндаи миллат аз арзишҳову андешаҳои миллӣ кори заҳматталаб буда, саъю талоши якумраро тақозо дорад.

Соҳибистиқлолии Тоҷикистон, тақвияти ваҳдати миллӣ, иттиҳоду дӯстии мардуми тоҷик зарурати бознигарии педагогикаи мардумиро пеш овард. Аниқтараш, замони муосир дар пеши олимони соҳаи педагогика вазифаи ташаккули хирад, дарёфти арзишҳову андешаҳои миллӣ, маънавию ахлоқӣ ва дар хизмати ҳамватанон қарор додани онҳоро гузошт. Педагогикаи миллӣ, ки яке аз муҳофизони ин арзишҳо ва мояи асосии тарбияи насли наврас дар ҳар давру замон будааст, ба таҳлилу тафсир боз ҳам бештар эҳтиёҷ пайдо намуд. Ин нуктаи фавқуллода муҳимро олим, доктори илмҳои филологӣ Варқа Оҳонниёзов чунин

тавзех медиҳад: “Баргаштан ба пажӯҳиши арзишҳои маънавию бадей зарурати маҳз ба ҳисоб рафта, дастраси кулли маскунони кишвар қарор додани ин ғизои маънавӣ вазифаи аввалиндарачаи пажӯҳандагони соҳаи адабиёт мебошад” [188, С. - 7].

Бо ҳамин ҳадаф фасли фавқи рисолаи докторӣ ба ин мавзӯй бахшида шудааст ва қобили тазаккур аст, ки арзишҳову андешаҳои миллии тоҷикони Бадаҳшон дар тарбияи насли наврас мақоми маҳсус доранд ва гузаронидани таҳқиқот дар ин самт хизмати назаррас барои ҳалқу миллат дар ҷодаи тарбияи насли наврас ва ҷавон мебошад.

Таҳлили андешаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, ки бо далелҳо дар фаслҳои боло зикр гардиданд, исбот намудаанд, ки дар рушди сифатҳои ахлоқии насли наврас, баҳусус, рушди сирати миллӣ муҳити зист, шароити зиндагии маҳал, оин, урфу одат, анъанаҳои мардумиву миллӣ, андӯҳтани таҷрибаи гузаштагону замони хеш ва амсоли инҳо, ки дар маҷмӯй андешаҳои мардумӣ ва педагогикаи мардумиро ташкил менамоянд, нақши бориз доранд. Малик-уш-шуаро Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ истифодаи педагогикаи мардумиро дар таълиму тарбия бо андешаи “Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир” баён менамояд ва омӯҳтан аз муҳитро талқин мекунад ва муҳаққиқ Расулов Д. дар ин бора нигоштааст: “Дар ҷараёни тарбияи ахлоқии насли наврас ба ҳисоб гирифтани зарур аст, ки баробари меъёрҳои умумии ахлоқӣ ба ташаккулёбии сифатҳои ахлоқии шаҳс, шароити маҳал, анъанаҳо ва урфу одатҳои маҳал таъсир мерасонад” [112, С - 82].

Андӯҳтани панду андарзҳои гузаштагон, боҳабар будан аз арзишҳову андешаҳои миллӣ дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавон саҳми назаррас мегузоранд. Педагогикаи мардумӣ, ки ҷузъи ҷудонашавандай илми педагогика мебошад, дар ташаккули сирати миллӣ мақоми хоса дорад. Ӯнсурулмаолии Кайковус дар боби ҳаштуми “Қобуснома” “Андар ёд кардани пандҳои Нӯшервони одил” овардааст: “Охир гуфт: «Ҳарчанд касе доно бувад, ки бо дониш вайро хирад нест, он дониш бар вай вубол бувад»” [224, С. - 48]. Ва Кайковус панд медиҳад,

ки дар таълиму тарбия ба андӯхтани таҷриба ва оини мардум ҷалб кардани таълимгиранда муҳим аст ва бидуни ин ӯ дар таълиму тарбия муваффақ наҳоҳад шуд ва мутафаккир дар давоми боби зикршуда овардааст: “Охир гуфт: «Ҳар кӣ рӯзгор ӯро доно накунад, дар омӯзиши ӯ ҳеч қасро ранҷ набояд бурд, ки ранчи ӯ зоеъ бошад»” [2224, С. - 48].

Ин далелҳо маҳз онро событ менамоянд, ки омӯзиши таҷрибаи бойи ниёгон, баҳусус педагогикаи мардумӣ нақши асосӣ дар ташаккули сирати миллӣ дорад, ки педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ҷузъи он аст. Бадаҳшон минтиқаи афсонавист, ки табиити сеҳрангезу шигифтангези он бо мардуми сарбаландаш асрҳо боз таваҷҷуҳи муҳаққиқону таъриҳнигорон, олимону шоиронро ба худ ҷалб намудааст. Гарчанде ки баъзе аз мардумшиносон вижагиҳои мардуми ин сарзамиро асрҳои аср мавриди ковиш ва пажӯҳиш қарор дода бошанд ҳам, ҳанӯз гиреҳҳои нокушода роҷеъ ба вижагиҳои педагогикаи мардумии сокинони ин сарзамин зиёданд.

Агарчи роҷеъ ба хусусиятҳои хоси педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон дар тарбияи фарзанд аз ҷониби чи олимони ватанӣ ва чи хориҷӣ баъзе корҳо анҷом дода шуда бошанд ҳам, паҳлӯҳои таҳқиқношуда дар ин самт ҳанӯз ҳам зиёданд. Шояд мушкилиҳои ҷуғрофии (дурдаст будан) минтиқа низ омили наомӯхта шудани педагогикаи мардумии он бошад.

Аз ин лиҳоз, фасли фавқ ба мавзуи арзишҳои миллӣ ва маънавии тоҷикони Бадаҳшон ва хусусиятҳои педагогии он дар ҳамbastagӣ бо ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик бахшида шуда, таҳлилҳо анҷом дода шуданд.

Бадаҳшон сарзамиnest, ки вижагиҳои таъриҳиву мардумии худро дорост. Мавҷудияти забон, муҳталифлаҳҷагӣ, эътиқод, расму русум, оинҳои мардумӣ, мавқеи ҷуғрофӣ, маҳсусиятҳои антропологӣ аз ҷумлаи ин вижагиҳоянд.

Маскунони Бадаҳшон, ки муҳталифлисону муҳталифлаҳҷа мебошанд, асарҳои хешро аз қадим бо забони ноби форсии дарӣ-тоҷикӣ

Эчод менамуданд ва дар баробари забони адабии ин мардум будани забони точикӣ, он забони эътиқоди онҳост. Сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки тамоми суннатҳои ақлонӣ ва эътиқодии тоҷикони Бадаҳшон дар ҳамин забон мерос ва маҳфуз мондаанд.

Тафаккури тарбиявии тоҷикони Бадаҳшон бошад, тавассути навъҳо, шаклҳо ва жанрҳои муҳталифи адабиву фарҳангӣ баён ва ҳифз мешуд. Сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки аз қадимулайём мавқеи тарбия бо такя ба хиради волои инсонӣ дар оилаҳои мардуми тоҷик, аз ҷумла тоҷикони минтиқаи дурдасти Тоҷикистон - Бадаҳшон бо истифода аз жанрҳои муҳталифи адабӣ, роҳҳо ва усулҳои хоси ин мардум ва ин минтиқа мавқеи асосӣ дошт.

Дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, аз ҷумла жанри афсона, зарбулмасалу мақол, тезгӯят, байтбарак, ривоят ва амсоли инҳо, ки мазмуни тарбиявӣ - ахлоқӣ доштанд, васеъ истифода мешуданд. Ин жанрҳо дар тарбияи насли наврас нақши асосӣ доранд. Муҳаққиқ Волков нигоштааст: “Дар ҳикмати ҳалқии педагогӣ тафовути шаклҳои тарбия хеле возех мушоҳида мешавад: зарбулмасалҳо - асосан барои тарбияи эстетикӣ, чистонҳо – барои тарбияи зеҳнӣ, афсонаҳо – барои тарбияи ахлоқӣ истифода мешаванд” [276, С. - 98].

Яке аз жанрҳои маъмул, ки дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон нақши калидӣ дошт, ба қӯдакону наврасон нақл кардани афсонаҳои ҳалқӣ буд, ки дар ташаккули арзишҳову андешаҳо ва сирати миллӣ нақши асосӣ дошт. Тарбияи меҳанпарастию хештаншиносӣ, ки ҷузъе аз арзишҳои миллӣ мебошад, дар афсонаҳо равshan инъикос меёфт ва бо ин васила падару модар, бобову момо ва дигар қалонсолони оилаи мардуми Бадаҳшон фарзандони хешро дар руҳияи ватандӯстӣ тарбия мекарданд. Мусаллам аст, ки тарбия аз оила оғоз меебад ва дар муассисаи таълимӣ ва оила дар алоқамандӣ такмил дода мешавад. Дар ин кори наҷиб аввал падару модар, омӯзгорон ва дар маҷмӯъ, аҳли ҷомеа бояд ҳиссагузор бошанд.

Куҳансолони таҷрибаи рӯзгордида нақл мекунанд, ки ҳанӯз дар охири асри XIX ва то солҳои 70-уми асри XX дар Бадаҳшон рафтуомад ба минтиқаҳои дигари кишвар ва берун аз он, муошират хеле кам буд ва ё қариб тамоман вуҷуд надошт ва агар гӯем, ки Бадаҳшон дар бүмбасти коммуникатсионӣ қарор дошт, хато намешавад. Хушбахтона Истиқлоли давлатии Тоҷикистон роҳҳоро күшода, омаду рафти тоҷикони Бадаҳшон ба қисматҳои дигари кишвар ва берун аз он ва омаду рафти мардуми дӯсту миллатҳои дигар аз мамлакатҳои хориҷ ба Бадаҳшон ва аз Бадаҳшон ба дигар кишварҳои дунё сурат гирифт. Муассисаҳои таълимии замонавӣ, корхонаҳои агросаноатӣ соҳта шуда, таъмини пурра бо барқ ва амсоли инҳо дар ташаккули тарбияи маънавӣ-аҳлоқӣ, рушди иқтисодии минтиқа саҳми назаррас гузоштанд.

Дар замонҳои пеш ягона воситаи асосии тарбия дар оила, педагогикаи мардумӣ буд ва педагоги машҳури Шуравӣ А.С. Макаренко низ гуфтаанд: “Тарбияи хонаводагӣ, тарбияи аҳлоқӣ барои қасби ояндаи инсон аҳамияти мӯҳимтарин дорад” [317, С. - 398].

Ниёғони Бадаҳшон одатан дар хонаи урфии Бадаҳшонӣ ҳаёт ба сар мебурданд. Барои гарм намудани хона. пухтани ғизо ва амсоли инҳо дар даруни хона дегдон месоҳтанд ва дудбарои онро низ аз санг месоҳтанд. Ҳӯроки шомро дар болои дегдон мепӯҳтанд. Дар дегдон алов андохта, аввал ҳӯрок тайёр мекарданد ва пас нон мепӯҳтанд. Баъд аз ба итном расондани пӯҳтани таому нон болои дегдонро күшода мемонданд. Аҳли хонадон, маҳсусан пирону қӯдакон поҳоро дар дегдон қашол карда гарм мекарданд ва куҳансолон ба онҳо афсона нақл мекарданд. Теъдоди қӯдакон дар оила зиёд буд, зеро тибқи анъана дар як хона 2-3 бародар бо оилаҳои худ зиндагӣ мекарданд, ки ин чанд сабаб дошт:

1. Аввалин ин расм аз масъалаи иқтисодӣ вобастагӣ дошт. Таъминоти рӯзгор мушкил буд. Танҳо як қас наметавонист, ки аҳли оиларо аз ҳӯроку пӯшок таъмин намояд. Зеро барои ташкил намудани зиндагии хуб мардум мачбур буданд, ки ба корҳои чӯпонӣ, дехқонӣ ва дигар шуғлҳои зарурӣ бипардозанд ва барои ин қувваи корӣ лозим буд.

Корро дар байни худ бародарон тақсим мекарданد, агар яке чӯпон мешуд, дуввумаш дехқон, саввумӣ ба дигар корҳои муҳими хочагӣ машғул мешуд.

2. Ҳамзамон ҷиҳати мушкилиҳои иқтисодӣ ҳар кас наметавонист, ки хонаи хусусии худро бино кунад ва зиндагиро ҷудо аз падару модар ва бародарон ба роҳ монад.

3. Супоридани андоз низ мушкил буд, зоро тибқи таҳлили сарчашмаҳои таърихӣ дар замононҳои қадим ва давраи шӯроҳо аз ҷумла, дар вақти соҳти колхозиву совхозӣ пардоҳти андоз гарон ва мушкил буд.

4. Масъалаи ҷудо зиндагӣ кардани бародар аз бародари хеш ба хонаи дигар кӯчиданро на худи онҳо, балки падару модар ҳал мекарданд ва танҳо бо дастуру ризоияти онҳо фарзандонашон метавонистанд бо оилаи худ ба дигар хона кӯчанд.

5. Аҳли хона бисёр тифоқ ва дӯст буданд ва метавонистанд якҷоя зиндагӣ ба сар бибаранд.

6. Дар замонҳои қадим қашмакашиҳои дохиливу беруни низ бародаронро водор мекарданд, ки барои ҳифзи зану фарзанд ва диёру Ватани хеш якҷо бошанд.

Зиндагии якҷояи 2-3 оила (бародарон бо зану фарзанди худ дар як хона ҳаёт ба сар мебурданд) дар анъанаи мардуми Бадахшон ҷойгоҳи маҳсус дошт. Муҳаққиқ Ҷ.Юсуфбекова вобаста ба ин масъала таҳқиқотҳои асоснок анҷом дода, қайд намудааст, ки ин оилаҳоро муҳаққиқон “(Бромлей 1972: 162-163; 1961: 202-209, Косвен, 1963: 83-89; Ольдерринге, 1975: 1-15)” “баратская семья” (“оилаи бародарона”) мегуфтанд” [295, С. - 56]. Иқтибост аз андешаи муҳаққиқ Ҷ.Юсуфбекова фикри моро исботу тақвият мебахшад: “Таҳлили маводҳои мардумӣ, аз бойгонӣ ва адабиёт дастрасшуда шаҳодат медиҳанд, ки дар охирҳои асри XIX ва ибтидои арси XX дар Шугнон шакли бартаридоштаи оила чудонашаванда будани он буд” [295, С. - 56].

Ин омилҳо ба он оварда мерасонданд, ки төъдоди ашғоли хона афзун гардад ва сарони оиларо муҳим буд, ки бо истифода аз хиради баланди хеш, роҳҳои мухталиф ва андешаҳои милливу мардумӣ ба таълиму тарбияи фарзандон машғул шаванд. Аз ин рӯ, дар вақти шом ҳамаи кӯдакони хона дар гирди дегдон дар атрофи бобову модаркалон ҷамъ шуда, афсонаҳоро гӯш мекарданд. Афсонаҳоеро, ки қуҳансолон нақл мекарданд, мазмуни мухталиф, аз ҷумла, тараннуми дӯстиву рафоқат, ҳамдигарфаҳмӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, эҳтироми падару модар ва ҳурмат намудани қуҳансолон, тарғиби ишқи поку самимӣ, донишомӯзиву муҳаббат ба китоб, тозагиву зебопарастӣ ва дигар масъалаҳои тарбиявӣ-ахлоқиро дар бар мегирифтанд.

Анъанаи фавқ ҷанбаҳои зиёдӣ таълимину тарбиявӣ дошт. Аввалан ин оин як воситаи асосии табобат ба шумор мерафт, зеро дар асоси тавсияҳои духтурону табион гармии танӯр сармозадагиро аз бадани кӯдакон дур мекунад, барои табобати бемориҳои дасту по, миён, устухон ва амсоли инҳо манфиатбахш аст, яъне тараннумкунандай тарбияи ҷисмонӣ ва ҳаёти солим мебошад. Дуввум ин анъана муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмиро дар байни кӯдакону наврасон тақвият мебахшид. Саввум анъанаи афсонагӯй мактаби зиндаи ҳаёт буд ва ғояҳои таълимину тарбиявӣ дошт ва вобаста ба мазмуни афсона фарзандон дар руҳияи ахлоқӣ тарбия мешуданд. Масалан, агар афсона мазмуни қаҳрамонӣ ва ватандӯстӣ медошт, кӯдаконро дар руҳияи ватандӯстӣ, мазмуни ирфонӣ дар руҳияи ишқу муҳаббати пок ва самимӣ, мазмуни дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар руҳияи иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ ва монанди инҳо тарбия мекард. Он дар рушди хирад, тафаккур, муошират ва салоҳиятҳои кӯдакону наврасон ва тарбия онҳо нақши бориз дошт. Кӯдакону наврасон афсонаро дар зеҳни худ ҳифз менамуданд, бо тақлид ба ин рафтори неки қуҳансолон дар вақтҳои холӣ кӯшиш мекарданд, ки мазмуни афсонаи шунидагиро ба ҳамдигар ё кӯдакони дигар, ҳамсолону ҳамсинфон нақл кунанд, барои фаромӯш накардан онро менавиштанд, аз ҳамдигар рӯбардор мекарданд ва амсоли инҳо. Пас бешубҳа метавон

нигошт, ки афсонагүй дар таълиму тарбияи кӯдакон, насли наврасу чавон, бахусус, ташаккули хирад, тафаккур ва сирати миллӣ ҷойгоҳи асосӣ дошт.

Нуктаҳои болозикр гиреҳи дигари нокушодаи педагогикаи мардумии Бадаҳшон, омода шудан ба оиладориро боз намуданд. Дар боло қайд гардид, афсонаҳое, ки мазмуни ирфонӣ доштанд, дар ташаккули ишқу муҳаббати самимӣ дар ниҳоди фарзандон нақши босазо мегузоштанд. Ин ҳақиқат ва барҳақ аст. Афсонаҳои маъмули тараннумкунандай ишқу муҳаббат, аз қабили ишқи поки Лайливу Мачнун, Юсуф ва Зудайҳо, Тошбек ва Гулқурбон ва амсоли инҳо афсонаҳои фолклорӣ буданд, танҳо дар баъзе афсонаҳо номи қаҳрамонон дигар буд, вале мазмуну муҳтавои афсонаҳо ба як мақсад, тараннуми муҳаббати поку самимӣ ва ташкили оилаҳои солиму намунавӣ иборат буд. Назари олими адабитётшинос В.Охонниёзовро оид ба ин масъала менигорем: “Яке аз афсонаҳои машҳур дар миёни мардуми навоҳии муҳталифи Бадаҳшон, ки таърихи тӯлонӣ дорад, “Тошбек ва Гулқурбон” мебошад” [186, С. - 115].

Ин афсонаҳо аз забон ба забон гузашта мазмун ва муҳтавои дигар мегирифтанд, аммо тавре қайд гардид, мақсади ин афсонаҳо яке, тараннуми муҳаббати поку самимӣ, тайёр шудани фарзандон ба оиладорӣ, ташкили оилаҳои солим буд. Аслан аз қадимулайём ва ҳатто дар замони шӯроҳо то охирҳои асри XX низ хонадоршавии ҷавонписарону ҷавондуҳтарон на ба ихтиёри худи онҳо, балки ба ихтиёри интиҳоби падару модар ва ё бобову момо сурат мегирифт. Бархе аз духтаронро “гаҳворабаҳш” мегуфтанд, онҳоро аз рӯзи аввали ба дунё омаданашон ба писари хешон номзад менамуданд ва ё касе аз ёру дӯстон ӯро барои фарзандаш номзад мекард ва ба ин аҳди хеш вафо менамуданд. Усули дигари хонадоркунӣ ин маслиҳати хешу табор сардорони оилаи духтару писар буд. Онҳо ба мувоғиға расида, ҳатто бе маслиҳати духтару писар ва ризоияти онҳо падару модар онҳоро хонадор мекарданд. Ҳодисаҳое низ мавҷуд будаанд, ки духтару писар

ҳатто ҳамдигарро намешинохтанд ва танҳо дар рӯзи тӯй ҳамдигарро мединанд. Дасти хеле кам ва ангуштшумори ҷавонон бо ҳоҳиш ва ихтиёри худ оиладор мешуданду ҳалос. Албатта ин оин тарафҳои мусбат ва манғии худро дорост. Аммо мо аз таҳлили тарафҳои мусбат ва ё манғии ин оин лаб фурӯ мебандед, зоро он марбут ба мавзуи мо нест, фақат ба қисмати педагогии он ишора ҳоҳем кард. Танҳо чизе, ки қобили қайд аст, ин аст, ки соҳибистиқлолии Тоҷикистон боис гардид, ки духтарону писарон тавассути интиҳобу ихтиёри худ оиларо барпо намоянд, аз никоҳи ҳешутаборӣ даст қашанд ва амсоли инҳо.

Дар асоси таҳлили бозёфтҳо, маводҳои фолклорӣ, сарчашмаҳои илмӣ ва сұхбатҳои шифоҳӣ собит гардид, ки дар таърихи мардуми Бадаҳшон то охирҳои асри XX пошҳӯрӣ ва ҷудо шудани оилаҳо тамоман вучуд надошт. Оилаҳои ҷавон таҳти сарпарастӣ ва ҳидояти кӯҳансолон, падару модар зиндагӣ мекарданд ва муҳаббати самимӣ бо ҳам доштанд. Ҳамдигарфаҳмиву иттиҳод дар оилаи мардуми Бадаҳшон мақоми маҳсус дошт. Падару модар метавонистанд, ки муносибат, рафтор ва кори оилаҳои ҷавонро танзим намоянд. Аммо сарчашмаи асосии бомуҳаббат будани оилаҳо ва ҷудо нашудан аз ҳамдигар чизи дигар буд, ки дар боло муҳтасаран ба он ишора рафт. Аз синни хеле ҳурди қӯдакӣ ва давраи наврасӣ афсонаҳои мазмуни ишқу муҳаббати самими дошта, афсонаҳову ривоятҳо оид ба оилаи ҳубу солим, ҳамдигарфаҳмиву иттиҳод дар оила аз тарафи падару модар ва дигар кӯҳансолон ба фарзандон нақл карда мешуданд. Онҳо бо ин васила пеш аз оиладоршуданаш гоибона ба ҳамсафари якумрааш дил мебастанд. Агар номзад доштанд ҳамаи ин хислатҳои ҳуби духтарон ва ё писарони дар афсона баррасишуваро дар симои ӯ медианд ва агар номзад надошта бошанд ҳам гоибона дил медоданд. Чун ҳонадор мешуданд, аллакай ба ҳамсар ва ё шавҳари ҳеш гоибона ошиқ буданд ва тавонистанд, ки оилаи солимро барпо намуда, фарзандони ботаълиму тарбияро аз худ ба мерос гузоранд. Ин нақши падару модар ҷанбаҳои бой доштани педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшонро нишон медиҳад. Гузаштагон бо истифода аз хиради волои

хеш, таҷрибаи рӯзгор ва дониши васеи худ тавонистанд, ки бо нақл кардани афсонаҳои пурмазмун фарзандонро ба оиладорӣ тайёр намоянд, хислатҳои хуби инсонӣ, аз қабили: хушмуомилагӣ, сабру таҳаммул, хоксориву фурӯтаниӣ, ботамкиниӣ ва амсоли инҳоро дар замери онҳо ҷой дода, тақвият бахшанд. Нақши педагогикаи мардумӣ то ба андозае дар равнақи оиладории ҷавонон мустаҳкам буд, ки фурӯпошии оилаҳо ва ҷудошавӣ тамоманд арзи вучуд надошт ва оилаҳои ҷавон бо муҳаббати самимӣ ба пирӣ мерасиданд. Ин падида дар арзишҳои миллии тоҷикони Бадаҳшон решай густурда дошт.

Тазаккур бояд дод, ки ниёгон дар тарбияи намудани фарзандон дар рӯҳияи оиладорӣ таҷрибаи бой ва натиҷабаҳш доштанд, vale агар иҳтиёри интиҳоби озодонаи оиларо ба дасти духтар ва писар медоданд, боз ҳам беҳтар мешуд, зеро он садди роҳи тарбияи онҳо намегардид, балки тақвият дар тарбияи оиладорӣ мешуд. Бо ҳиммати баланди падару модар дар байни оилаҳои фарзандони онҳо хушмуомилагиву хоксорӣ, ҳамдигарфаҳмиву муносибати хуб таъмин мегардид. Фарзандони ниёгон дар умум тарбияи хуб дошта, шаҳсони ҳаматарафа инкишофтӣ буданд. Барои тақвияти фикр ақидаи муҳаққиқ М.Орифиро мисол овардан ба мавқеъ аст: “Дар педагогикаи ҳалқ ба тарбияи малакаҳои рафтори маданиӣ, монанди хушмуомилагӣ, хоксорӣ, ботамкиниӣ аҳамияти маҳсус дода мешавад” [183, С. - 398].

Ҷанбаи дигаре, ки боиси барпо гардидани оилаҳои солим, дӯсту тифоқ будани онҳо мегардид, ин ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстиву иттиҳод, ба қадри ҳамдигар расидани падару модар, хешу табор ва ёру дӯстон буд. Чун ба хонаи духтар касе барои маслиҳат кардан меомад ва ин маросимро маъмулан дар Бадаҳшон “гуфтугӯ” меномиданд, падару модари духтар хешу табори ду тараф, ҳам хешони модар ва ҳам падарро ба хона таклиф мекарданд. Мехмонон хостгоронро новобаста аз қонеъ гардидан ва ё нагардидани ниёзашон, иззату икром мекарданд, меҳмоннавозӣ намуда, дар вақти гусел ба онҳо мегуфтанд, ки масъларо бо аҳли оила, падару модар, хешу табор мавриди таҳлил қарор дода, аз

натицаи он онҳоро хабардор мекунанд. Дар ин кор саросема намешуданд. Бо хешон машварат намуда, оид ба домодшаванда, олу аёл ва хешу табори онҳо маълумотҳои дақиқро ба даст оварда, пас аз ба хулоса омадан хостгоронро аз натицаи маслиҳат огоҳ мекарданд. Ин анъана дар сирати миллии тоҷикони Бадаҳшон решай таърихӣ дорад. Ҳеч корро бе маслиҳат ва ризоияти кӯҳансолон, падару модар, хешу табор анҷом намедоданд ва дар урфият дуруст фармудаанд, ки “чомаи бомаслиҳат кӯтоҳ намеояд.” Натицаи машварату маслиҳат ва қадрдонӣ намудан аз хешу табор, кӯҳансолону шахсони баруманду рӯзгордида буд, ки корҳои онҳо бобарор меомаданд ва тавонистанд, ки оилаҳои солимро ташкил намуда, тарбия намоянд.

Масъалаи интихоби дурусти домоду арус, хато накардан дар оиладор намудани фарзандон дар асрҳои X-XI низ мавзуи марказии ашъору осори мутафаккирон буд. Масалан, У.Кайковус дар боби бисту ҳафтуми “Қобуснома”, “Андар фарзанд парвардан ва оини он” овардааст: “Ва аммо домоди некурӯй гузин ва духтар ба марди зиштрӯй мадех, ки духтар дил бар шӯйи зиштрӯй надиҳад, тuroву шавҳарро бадномӣ ояд. Бояд, ки домод хубрӯй ва покдин ва босалоҳ ва бо қадхудойӣ бувад. Нафақоти духтари хеш донӣ, ки аз кучо ва аз чӣ ҳосил кунад..... Чун чунин аст, андаке гуфтам, аз вай бештар чизе талаб макун, духтарфурӯш мабош, ки домод худ муруввати хеш бинағзорад ва мардумӣ ба ҷое наравад..... Ва дӯстро ҳамин панд дех, то бар ин ҷумла ӯ низ биравад” [224, С. -109].

Ва роҷеъ ба дуруст интихоб намудани ҳамсар дар боби бисту шашуми “Қобуснома”, ки “Андар зан хостан” унвон дорад, муаллиф фармудааст: «Ва бояд, ки зан тамому расида ва оқила бошад ва қадбонуи модару падари худ дида бошад. Агар чунин зане ёбӣ, дар хостани вай тақсир макун ва ҷаҳд кун то вайро бихоҳӣ ва бикӯш, то вайро ғайрат (рашқ) нанамоӣ!” [224, С. - 102].

Масъалаи асосие, ки ташаккули хирад ва рушди сирати миллӣ ба он вобастагии куллӣ дорад, ватандӯстӣ ва дар партави он

хештаншиносиву худогоҳии миллӣ мебошад. Ин мавзӯъ дар осори мутафаккирони асрҳои IX-XI-и форсу тоҷик ва педагогикии мардумии тоҷикони Бадаҳшон мақоми марказиро ишғол намудааст. Масалан, Рӯдакӣ дар Ватан буданро аз ҳами чиз авлотар дониста, ҷудоӣ аз Ватанро дарди саҳту ҷонгудоз медонад. Дар шеъри “Ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд” шоир боди Ватанро василаи шифои дили соҳибватан медонад ва аз он рӯҳу илҳоми тоза ва қувват мегирад:

Ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд,
Бо бӯи ҳушу мушки насими суман ояд.
Бар ҳар зану ҳар мард кучо бар вазад он бод,
Гӯи магар он бод ҳаме аз Ҳутан ояд [172, С. - 87].

Дар тараннуми ватандӯстӣ, муҳаббату садоқат ба Ватан шеъри машҳури “Бӯйи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме”-и Рудакиро қайд намудан мақсаднок аст. Ин шеър буд, ки амир Наср ибни Аҳмадро аз Ҳирот ба Бухоро овард. Шунидани васфи табиати зебову бузургии Ватан шоҳро ба Ватани баргардонд. Аз як тараф тасвири зебои Рӯдакӣ, аз тарафи дигар фироқи Ватан боис гардид, ки амир ба Ватан баргардад.

Дардноку ҷонсӯз будани фироқ ва дурӣ аз ватанро мутафаккири бузурги асрҳои X-XI Ҳаким Носири Ҳусрав низ моҳирона ба қалам дода, аз ҷудоӣ шиква ва изҳори нороҳативу норозигӣ менамояд:

Бигзар, эй боди дилафрӯзи хуросонӣ,
Бар яке монда ба Юмгондара зиндонӣ.
Андар ин тангии бeroҳат биншаста,
Холӣ аз неъмату аз зайъату дехконӣ.
Гашт чун барги ҳазоне зи гами ғурбат,
Он руҳи равшани чун лолаи бӯstonӣ [169, С. - 115].

Ба ақидаи мутафаккирони ин аҳд чун Ватан азизу муқаддас аст, пас онро бояд гиромӣ дошт ва муҳофизат намуд. Дар муҳофизати Ватан аз ҷон, дорой ва ҳастии хеш бояд гузашт ва далерона ба ҳимояи он бояд барҳост. Ба унвони мисол метавон овард, ки Абушакурӣ Балхӣ ҳавфи ҳуҷумҳои аҷнабиёно ба хоки Ватани худ дида панд медиҳад:

Ба душман- барат устуворӣ мабод,
Ки душман дарахтест талҳ аз ниҳод.
Дарахте, ки талҳаш бувад гавҳаро,
Агар ҷарбу ширин дихӣ мар варо.
Ҳамон меваи талҳ орад падид,
Аз ӯ ҷарбу ширин наҳоҳӣ мазид! [204, С. - 123].

Абулмуайяди Балҳӣ (асри X) Ватанро чунон азизу муқаддас мешуморад ва шаҳси дар ҳимояи он тарсончаку аз корзор гурезонро бо таъқир зан меҳонад:

Далере, ки тарсад зи пайкори шер,
Зани зоч хонаш, маҳонаш далер! [204, С. - 117].

Ин ақида дар осори Ҳанзалаи Бодғисӣ низ мақоми марказиро дорост. Ин намояндаи бузурги асри X низ дар муҳофизати Ватан рӯёरӯйӣ ба марғро муҳим ва ҳатто қарзи фарзандӣ дар назди Ватан мешуморад:

Мехтаре, гар ба коми шер дар аст,
Шав ҳатар кун, зи коми шер бичуй.
Ё бузургию иззу неъмату ҷоҳ,
Ё чу мардон-т марг рӯёрӯй [77, С. - 237].

Ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар ватандӯстӣ ва ҳивзи марзу буими он аз душман ба ҳам алоқаи ногусатаний доранд ва ин мутафаккирон ҷонбозиҳову ҷоннизориҳоро дар ҳифзи Ватан хислати далериву мардонагӣ мешуморанд. Назар меандозем ба афкори Фирдавсӣ:

Зи баҳри бару буму фарзанди хеш,
Зану қӯдаки ҳурду пайванди хеш,
Ҳама сар ба сар тан ба қуштан дихем,
Аз он бех, ки қишвар ба душман дихем.
Чунин гуфт муъбад, ки «мурдан ба ном
Бех, ки душман бар ӯ шодком».
Нигар то натарсӣ ту аз маргу чиз,

Ки кас бе замона намурдаст низ.
 Ва гар күшт хоҳад ҳаме рӯзгор,
 Чи некӯтар аз марг дар корзор.
 Бикӯшему мардӣ ба кор оварем,
 Бар эшон ҷаҳон тангу тор оварем [97, С. - 210].

Ин мавзуъ дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон низ мақоми калидӣ дошт. Дар асоси ин педагогика Ватан чун модар муқаддас ва беҳамтост. Ниёгон муҳим мешумориданд, ки фарзардонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоянд ва аз хурдӣ дар ниҳоди онҳо тухми муҳабbat ба Ватан ва марзу буими он корида тавонанд ва бо хиради волои хеш ба ин мақсад низ расида тавонистанд. Яке аз мавзуъҳои асосие, ки тоҷикони Бадаҳшон дар таълиму тарбияи фарзанд, насли наврас ва ҷавон ба он диққати асосӣ медоданд ва мавзуи марказии афсонаҳои ҳалқӣ буд, ин муҳабbat ба Ватан ва муҳофизати он буд. Дар афсонаҳои ҳалқӣ асосан симои бадӣ ва душмани Ватан деву аждарҳо ва амсоли инҳо буданд ва мардони шуҷӯъ ба ҳайси қаҳрамон ин девҳоро күштаву бадраға намуда, мардуми дех ё шаҳрро аз ӯ озод менамуданд. Шояд ин афсонаҳо бофтаву хаёлӣ бошанд, вале масдари ҳақиқат дошта, нақши бориз дар тарбия, муҳофизати Ватан ва арзишҳои миллӣ мегузоштанд. Афсонаҳо мазмуни баланди ватандӯстӣ, муҳофизати Ватан, дӯст доштани диёр ва қишвари хеш, тоза нигоҳ доштани он ва дигар мавзуъҳои ба он вобастаро тараннум мекарданд.

Мардуми ориёtabор ба машқи бадани фарзандон, ба варзиш ҷалб намудани онҳо, дар ниҳоди онҳо ташаккул бахшидани далериву часорат ва нотарсӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамуданд. Ин аст, ки мавзуи фавқ дар педагогикаи мардумӣ мақоми асосиро ишғол намуд.

Дар ташаккули шуур, тафаккур ва хиради инсонӣ тақвият бахшидани ҳунармандӣ, ривоҷу равнақ додани ҳунарҳои мардумӣ мақоми калидӣ дорад. Ин мавзуъ дар адабиёти асрҳои X-XI ҷойгоҳи маҳsusи худро дорост ва дар ташаккули хирад, андешаву арзишҳои миллӣ мақоми асосиро ишғол менамояд. Мутафаккирони асрҳои X-XI

худ ҳунарманд буданд ва ба рушди ҳунар таваҷҷух доштанд. Ҳунармандии Рӯдакӣ “Рӯдакӣ ҷанг бигрифту бинавоҳт”, мусиқидон ва мусиқачии моҳир будани Закариёи Розӣ, хушнавис ва ҳаттори моҳир будани Шаҳиди Балҳӣ, маҳорати баланди табибӣ ва масъулиятшиносӣ доштани Сино, овози хуш, ҳунари сарояндагӣ, забондонии Дақиқӣ ва амсоли инҳо далели ин баён аст. Тавре қайд гардид, мутафаккирони мавсүф дар баробари ҳунарманд будан ҳунармандиро месутуданд, касбомӯзиву ҳунармандӣ ва ҳунаромӯзиро тараннум мекарданд. Масалан, Носири Ҳусрав дар боби “Дар ҳаққи кишоварзон”-и “Саодатнома” шуғли дехқониро ситоиш мекунад, ҳунари дехқониро аз ҳамаи ҳунарҳо болотар меҳисобад:

Беҳ аз саннои олам дехқон аст,

Ки ваҳшу тайрро роҳатрасон аст [167, С. - 640].

Ба қавли мутафаккир, беҳтарин қасб ва ҳунаре, ки саодати ҷаҳон аз ӯ вобастагии қуллӣ дорад ва боиси ҷовидон мондани номи нек мегардад, ин дехқонӣ аст:

Ҷаҳонро ҳуррамӣ аз дехқон аст,

Аз ӯ гаҳ заръ, гоҳе бӯстон аст.

Аз ин беҳ бо бани одам чи кор аст,

К-аз одам дар ҷаҳон ин ёдгор аст [167, С. - 640].

Мутафаккир бар он аст, ки Ҳудованд ба одам ду даст ва даҳ ангуштро ато намудааст, то ба ҳунармандӣ машғул шуда, рӯзии хешро пайдо намояд ва на танҳо ин ҳунарҳоро ба манфиати хеш истифода барад, балки барои хизмат расонидан ба дигарон низ камари ҳиммат барбандад.

Калиди ризқу қисмат саҳт дар мушт,

Чароги дилфурӯзӣ дар даҳ ангушт....

Зи қасби даст набвад ҳеч оре,

Беҳ аз мақсаб набошад ҳеч коре [167, С. - 640].

Дар замоне, ки ин мутафаккирон ҳаёт ба сар мебурданд, баҳусус дар давраи салтани Сомониён ободии Ватан дар мадҳи аввал меистод,

хунармандӣ марҳила ба марҳила равнақ меёфт. Шаҳрҳо тавассути хунари волои мардум ба макони зебову дилоро табдил дода мешуданд. Масалан, шоири давраи салтанати Сомониён Тоҳири Чағонӣ ҳунари баланди ин мардум, шаҳрсозиву шаҳрории онҳоро чунин ба қалам додааст:

Як шаҳр ҳаме фусуну ранг оvezанд,
То бар ману бар ту растаҳез ангезанд.
Бо мо ба ҳадиси ишқи мо чи-стезанд,
Ҳар мурғеро ба пои худ оvezанд [19, С. - 96].

Дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон низ дар баробари афсонагӯи санъати наққошиву рассомӣ ва қашидадӯзӣ, ҷун ҷанбаи ҳунарҳои мардумӣ ва омили тарбияи аҳлоқӣ, меҳнатдӯстӣ нақши асосӣ дошт. Деворҳои хонаҳои урфии Бадаҳшонӣ то охирҳои асри XX бо масъули ҳунари дастии занону бонувон ва мардони рассом вобаста ба мавзуъҳои муҳталиф оро дода мешуданд. Агар имрӯз ин анъана дида намешавад, вале дар хонаҳои аксарияти сокинони ин минтиқа ва бойгонии онҳо маъсули ҳунарҳои дастӣ ҷо доранд. Муҳаққиқ В.Оҳонниёзов бо такя ба таҳқиқотҳои муҳаққиқон У.Муҳаммадшерзодшоев ва А.Абивов ба санъати наққошиӣ ва ҷанбаҳои эътиқодӣ доштани он сару кор дошта, инчунин мазмуни сирф ҳаётӣ доштани онро низ баён намудааст: “Ба унвони мисол дар долони хонаводаи Мирзо Фуломнабии Ямғӣ, ки таҳмин дар нимаи дуюми асри XIX ва даҳсолаҳои аввали асри XX дар Ишкошими Бадаҳшон ба сар бурдааст, нақш гардидани қариб 50 байти шеърӣ, 2 акси устои хонасоз, панҷ адад сурати асп, 4 адад сурати моҳӣ, як адад акси сипоҳии қадим бо табарзини дароз, 4 расми одамони номаълум, 3 расми бародарони хона, тасвири офтоб, тасвири шоҳмот, сурати мурғобӣ, расми гов ва расми гулҳо нишонаи бо шаклу мазмуни дигар зоҳир гардидани ҳунари мутазаккир мебошад. Агар дар ҳавзаи ҳунарии Поршинев ин санъат асосан мазмуни эътиқодӣ дошта бошад, дар ҳавзаи ҳунарии Вахон он мазмуни сирф ҳаёти воқеиро гирифтааст” [186, С. - 86].

Дар хонаи шоир-маорифчӣ ва нахустомӯзгори Бадаҳшон дар ноҳияи Роштқалъа устод Шоҳфутури Муҳаббатшоҳзода, хонаи Саидисриб Саидтайибов, дехаи Оқмамади воҳдии Фунди ноҳияи Шуғнон, дар хонаи Сардоров Соҳибназар сокини дехаи Хуҷанди воҳдии Бартанги ноҳияи Рӯшон ва ҷойҳои дигар ин дастовезҳоро дастрас намудем, ки то кунун маҳфузанд.

Санъати наққоши дар баробари дигар паҳлӯҳои тарбия дар масъалаи тақвияти муҳаббату садоқат дар миёни оилаҳои ҷавон ва қашидадӯзӣ нақши ҳос дошт. Дар девори хонаҳо нақши арус ва домод, ки даст ба дasti ҳамдигар гирифтаанд ва ё даст дар гардани ҳамдигар доштанд, қашида шуд. Ин расм инҷунин дар ҷодари болин ва таксарии арус, ки ба хонаи шавҳар меовард, қашида шуда, қашидадӯзӣ мешуданд. Шояд аз як тараф санъат барои зебогии хона, болину таксарии навхонадорон ба кор бурда мешуд, вале аз тарафи дигар он воситаи асосии тарбия буд. Зану шавҳар ва тамоми аъзоёни хонаводаро ба муҳаббату садоқат, ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстиву иттиҳод даъват мекард.

Эҳё ва равнақ бахшидан ҳунарҳои мардумӣ нишонаи абадзинда нигоҳ доштани тамаддуни ҳалқи тоҷик, пойдор нигаҳдорандай забон, фарҳангу таъриҳ, расму ойин, садоқат ба ҳалқу миллат, ватандӯстиву меҳанпарастии ҳалқи тоҷик буда, мақому манзalаташ дар байни мардуми олам фузунтар аз пеш мегардад. Абуалӣ Сино дар ин бора овардааст: “Ҳунарҳои гуногун дар натиҷаи тараққиёти тадриции ҷамъият пайдо шудаанд. Вале ҷамъият дар якҷо ором наистода, пеш рафта, инкишоф мейёбад» [219, С. - 89].

Воқеан ҳунарҳои мардумӣ, ки зодаи хирад, тафаккуру андеша ва ҷаҳонбинии васеи ниёгони мо мебошанд, дар ботини худ ҷавҳари некиву накӯкорӣ, меҳрубониву дилсӯзӣ, латофату нафосат, таъмизии ботину зоҳир ва бунёдкориро доранд. Ҷанбаи ҳаётро дарёфтан мушкил аст, ки ҳунарҳои мардумӣ ба он равнақ набахшидаанд ва ё инъикоскундаи он набошанд. Ин падидаҳо дар таркиби хеш бисёр расму оин, анъанаи неки ниёгон ва ҷорабинҳои зиёдро ба ҳам овардааст.

Барои таҳқики рушди ҳунарҳои мардумии мардуми тоҷик ва равнақ бахшидани ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон соҳибистиқлолӣ шароитҳои мусоидро фароҳам овард ва ин таваҷҷӯҳи баланди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расму оин ва анъанаҳои миллии гузаштагони мардуми тоҷик нишон медиҳад. Бахусус, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаҳои муҳталифи ҳаёти чомеа таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дорад.

Аз ҷумла, Пешвои миллат дар паёмҳои ҳамасолаи худ ба хотири рушди соҳаҳои муҳталиф ва арҷузорӣ ба фарҳанг таърихи миллат соли навбатиро ба соҳа ё бахши муҳим бахшида, барои рушди он соҳа дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. Иқдоми муҳими Президенти кишвар, ки дар Паёми соли 2017 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 22-юми декабри соли 2017 баён гардид, фаромӯшношуданист ва ин иқдом “Соли сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон намудани соли 2018 мебошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд: “Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳангии миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ соли 2018 дар кишвари мо «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шавад” [190, С. - 14]. Ин ташаббус солҳои минбаъда низ идома ёфта, дар Паёми навбатии худ солҳои 2019-2021-ро Сарвари давлат “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон доштанд ва дар ин замина, ҷорабинҳои мушаххас гузаронида шуданд.

Таъриху фарҳангӣ қуҳан, мардуми тамаддунофар, ҳунар ва фарҳангӣ шаҳрсозию шаҳрдорӣ, ҳунармандии тоҷикон дар маҳалҳои муҳталифи Тоҷикистон ба монанди Ҳисор, Кӯлоб, Ҳулбук, Ҳучанд, Истаравшан, Панҷакент, Исфара, Конибодом, Ашт дар ҷаҳон шӯҳрат ва маъруфият пайдо намудаанд. Ин аст, ки ҳунарҳои мардумӣ омили муҳими муаррифгари ҷаҳонӣ миллат ва фарҳангӣ он, пешрафти иқтисодиёти кишвар ва сатҳи зиндагии мардуми он ба ҳисоб меравад.

Аз ҳидоятхои Сарвари мамлакат, таҳлили бозёфтҳои бостоншиносону таърихнигорон событ гардид, ки аз қадимулайём тоҷикони Бадаҳшон дар равнақ баҳшидани ҳунарҳои мардумӣ, ихтироъкорӣ, пешрафти илму техника саҳми назаррас гузошта, ин оин дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон решай таърихӣ дорад. Масалан, У.Назир роҷеъ ба иди Наврӯз андешаронӣ намуда, дар боби пайдоиш ва нақши ҳунарҳои мардумӣ овардааст: «Қадршиносони таърих хабар додаанд, ки Ҷамshed ба инсонҳо нарм кардани оҳан, аз он абзори ҷангӣ соҳтан, аз паҷму катону абрешим риштан, бофтан (рағза, намад, гилем), дӯхтан (чомаву пероҳан, чакан ва ғайра), ҷомашӯй, аз ҳоку гил ҳонасозӣ, гармоба соҳтану шустушӯй, аз санги хоро зар, рӯй, арзиз, сурб баровардану обгина баровардан, аз дарё гавҳар бурун қашидан, рангҳои гунонун пайдо кардану мусаввириӣ, наққошиву суратгарӣ ... ёд дод» [227, С. -70].

Дар маркази диққати аҳли илм қарор доштани рушди ҳунарҳои мардумӣ бо истифода аз хирад дар асрҳои X-XI ва бо ин васила ташаккул додани хирад ва сирати миллӣ яке аз масъалаҳои марказии адабиёти ин аҳд мебошад. Сино фармудааст: “Дар анъаноти иҷрои ҳунарҳои намоиши асрҳои X-XI ва ибтидои асри XII ҳунармандон баробари иҷрои асарҳои суннатӣ инҷунин ба эҷоди шакл, жанру анвои нави намоиши қӯшиш ба ҳарҷ медоданд. Аз танаввути гуногунрангии вожаҳои қасбии ҳунарӣ пайдост, ки аҳли намоиш аксаравон дар иҷрои асару барномаҳои гуногунжанру муҳталифмавзӯ маҳорати нотакрор доштаанд” [106, С. - 233].

Дар асоси нишондодҳои таҳқиқотҳои анҷомдодаи муаррихону муҳаққиқон маълум гардидааст, ки ҳалқи тоҷик аз қадимулайём орзуву омоли ҳудро ба таври шифоҳӣ (баъдан ҳаттӣ), бо ҳондани суруду таронаҳо ва рубоиҳо, нақли ривояту афсонаҳо баён мекарданд. Аммо ин ягона роҳ набуда, балки тавассути иҷрои амалҳои суннатӣ, ҳунарҳои мардумӣ (кашидадӯзӣ, дӯзандагӣ, тарқдӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, мӯҳрабоғӣ, боғандагӣ, қандакорӣ дар чӯбу таҳта, сангҳо, рассомӣ ва ғ.),

анъана, расму оинҳо, инчунин, тасвир намудани расми чонварон дар деворҳо, сангҳои пуштаву хиёбонҳо ва амсоли инҳо дар шакли рамз ё сумбулаҳо ниёгони тоҷик муҳаббату садоқат ба Ватан, ҳалқу миллат ва иттиҳоду иттифоқ, орзуву омоли хешро нишон медоданд.

Ҳамаи ин ҷизҳо рамзи мебошанд, ки рамз ҳуд ҷанбаи баёни иҷтимоист, дар шаклҳои шифоҳӣ, ҳаттӣ, тасвириӣ, иҷроӣ ва моддӣ, унсурҳои илмӣ-адабӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ, асотирию мазҳабӣ ифода ёфта, аз насл ба насл интиқол меёфт.

Ҳар як рамз мазмуну муҳтавои ҳудро дошта, мазмуни он ба ҷашну маросим, анъанаҳои милливу мардумӣ ва дигар муносибат мувофиқ карда мешуданд. Масалан, равнақи ҳунарҳои мардумӣ, ки анъанаи бузург ва ҷашни қадимаи ниёгони мо мебошад, мазмуни хоси ҳудро дошта, то кунун идома дорад. Маврид ба тазаккур аст, ки оид ба инъикоси масъалаҳои тарбиявӣ-ахлоқӣ дар анъанаҳои Наврӯзӣ андешаҳо дар боби З-юми рисола, дар қисмати: “Мақоми ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва анъанаҳои милливу мардумии тоҷикони Бадаҳшон дар ташаккули сирати миллӣ дар мисоли анъанаҳои наврӯзӣ” пурра оварда мешаванд ва дар ин фасл танҳо ҷанд андеша оид ба акс ёфтани рамзҳои марбут ба ҷашни Наврӯзи Аҷам дар гӯшаи биҳиштосои Тоҷикистон, Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон дар контексти дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ баррасӣ мегардад.

Ҳанӯз аз аҳди қадим пеш аз фаро расидани ҳама гуна идҳои миллӣ тоҷикони Бадаҳшон ба ҷашнгирии он омодагии ҳаматарафа дида, дар баробари шодиву суурӯр кардану, гузаронидани ид ҳунарҳои мардумиро равнақ мебаҳшиданд, қашидадӯзӣ, дӯзандагӣ, боғандагӣ, муҳрабоғӣ, тарқдӯзӣ ва гайра мекарданд ва дастранҷҳои хешро дар рӯзҳои ид ба тамошо мегузоштанд, ки намоишҳои Наврӯзи имрӯз низ эҳё ва тақвияти анъанаҳои бузурги ниёгон мебошанд. Аммо ҳар як дастранҷ мазмуну мақсади хеш дошт. Ниёгон тавассути маводҳои тайёркарда, дӯхтану бофтан, қашидан ва гайра иттиҳоду иттифоқ, ваҳдату сулҳу субот, ободиву озодии кишварро ташвиқ мекарданд.

Рамзҳои асосии дастовардҳои ҳунарӣ истифодаи рангҳои сурҳ, сафед ва кабуд дар анҷом додани ҳунарҳои мардумӣ мебошанд. Ҳунармандон истифодаи ин рангҳоро ҳамчун анъанаи неки ниёгон маънидон намуда, мақсади истифода намудани онҳоро чунин шарҳ медиҳанд: “Ранги сурҳ рамзи сурхруйии коргарон ва ваҳдату иттиҳоди ҷудонопазири онҳо, ранги сафед рамзи донишмандиву илмпрастӣ, андешарониву ояндабинӣ, сафедии ҳамешагии роҳ, барории корҳо ва ранги сабз рамзи ҳамешасабзии қишвар, баҳори бехазони Ватан, равнақи кори қишоварzonро таҷассум мекунад” [402]. Ин рангҳоро ниёгони Бадаҳшон дар тасвирҳои рӯи деворҳо, қашидадӯзиву дӯзандагӣ, боғандагиву дигар ҳунарҳои мардумӣ васеъ истифода мебурданд ва шояд он ба қисматҳои эътиқодӣ ва боварии ин мардум вобастагӣ дошта бошад.

Истифодаи ранги сурҳ дар тайёр намудани дастовардҳои ҳунарӣ, аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ низ ранги асосӣ, шодиву фараҳ ва сурхруйиву боварӣ ба ояндаи нек ифода меёфт. Орзуи ширину бофароғат гузаштани умр, саломатию шодкомӣ, қушоиши кор, афзудани иттиҳоду иттифоқ ва амалий гардидани дигар ниятҳои нек дар ҳунарҳои дастии мардум инъикос меёфтанд. Дар айёми қадим занону бонувон дар матои сафед (дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ дар сачоқҳои сафед) бо рангҳои муҳталиф, аз ҷумла сурҳ, кабуду сабз тарқдӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ ва қашидадӯзӣ мекарданд. Як навъи ҳунарҳои мардумӣ баҳшида ба иди миллӣ, тую хурсандӣ ва амсоли инҳо дар Бадаҳшон ин буд, ки бонувон дар матои сафед кӯзаи пури оби софро моҳирона гулдӯзӣ мекарданд, ки ин кӯзаро аз як тараф духтари ҷавон ва аз тарафи дигар писар гирифта бардоштаанд. Он хеле зебо ва дилрабо менамуд ва алъон низ ин дастовардҳо дар дasti мардум боқӣ мондаанд. Муарриҳон бар онанд, ки аз тарафи духтару писар бардошта шудани кӯза муҳаббати ногусастании оилаҳои ҷавон ва оби кӯза нишонгари оби бақо, садоқати бепоён, покизагии рӯзгор, муҳаббати соғу беолоиш мебошад.

Халқи точик қабл аз фарорасии иди Наврӯз, дар лаҳзаҳои омодагӣ ба он расму оинҳо, хунарҳои мардумиеро пешкаш мекарданд, ки ба сурхрӯиву боварӣ ба ояндаи нек, хушвақтиву харсандии онҳо, амният дар тули сол мутааллиқ буданд.

То миёнаҳои асри гузашта мардумони ғӯшаву канори Тоҷикистон, минҷумла тоҷикони Бадаҳшон пеш аз Наврӯз асбобҳои рӯзгорро, ки кӯҳна шуда буданд аз хона бар канор мекарданд, ҷомаву дастор, либос ва болиштҳоро аз нав медӯҳтанд, ки ин анъанаи ориёй буд. Муҳтавои асосии ин анъана он буд, ки ҳамаи ҷизҳои кӯҳнаву шикаста бо соли кӯҳна бебозгашт бираванд ва мардум соли навро бо тандурустиву зиндагии бешикард сар мекарданд. Занони Бадаҳшон асосан тибқи анъана болиштҳоро тарқдӯзӣ мекарданд. Матоъҳои гуногунрангро гирифта, аз онҳо гулҳои муҳталифро медӯҳтанд, ки онҳоро тарқдӯзӣ мегуфтанд ва ин гулҳоро бар болишт медӯҳтанд, ки хеле зебо буд. Асосан тарқдӯзихо мазмунҳоро вобаста ба вазъияти зиндагии мардум, шодиву хурсандӣ дар ҷашну маросимҳо ва ғайра таҷассум мекарданд, масалан, «Туй муборак» «Ид муборак» ва ғайра. Қайд бояд намуд, ки ин анъана имрӯз низ идома дорад. Дар рӯзҳои ид, ҷашну маросимҳои милливу давлатӣ шаҳру деҳотро бо шиору овезаҳо оро медиҳанд, ки ин як навъи тарбияи ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ дар ҳар давру замон аст.

Аз маълумотҳо, таҳқиқотҳои мардумшиносону муарриҳон ва пажуҳишгарони фолклор бар меояд, ки дар хунарҳои мардумӣ ранги сафед низ аҳамияти бештар доштааст. Тибқи таълимоти Авасто ин ранг вижай руҳониён буда, он таҷассумгари баҳту иқболи сафед, роҳи сафед ва нияти неки мардум мебошад. 14-уми марта соли 2021 дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба расму оинҳо ва равнақи хунарҳои мардумӣ воҳурии мо бо қуҳансоли деҳаи Ҷавшангози, ноҳияи Роштқалъа ВМҚБ Мамутхонова Саидхоним-85-сола (соли таваллудаш 1936) иттифоқ афтод. Зимни мулоқот мавсуф оид ба бисёр анъанаҳои милливу мардумии тоҷикони Бадаҳшон, ки бо ҷашми хеш дидаву худ низ ин

анъанаҳоро ичрон намудааст, андешаҳои ҷолиб баён намуд. Аз ҷумла, оид ба бозии «Килогузғуз» ҳамсухбати мо қайд намуд: «Дар байни мардуми Бадахшон дар иди Нарӯз анҷом додани бозии «Килогузғуз» машҳур буд. Мо низ ин бозиро дар хурдӣ анҷом медодем ва дар замони муосир низ ин бозӣ мавқеи худро аз даст надода, боқӣ мондааст. Ба ин бозӣ пешакӣ мардум тайёри ҳаматарафа медианд, аз ҷумла, занон барои анҷом додани бозии «Килогузғуз» 2-3 ҳафта пеш аз ид аз риштаҳое, ки аз пашми моли майда мересиданд ва онҳоро бо рангҳои сурх, сабз ва сафед ранг мекарданд, расан мебофтанд, ки он ба «Печак» (муйбоф) -и занона монанд буд. Ҷунин ресмонҳоро дар Иди Қурбон низ мебофтанд ва банда низ дар бофтани он таҷрибаи зиёд дорам. Бофтани ин расан ҷанд ҳусусияти хос дошт. Аввалан, он барои равнақ додани ҳунарҳои мардумӣ ҳизмат мекард. Баъдан бофтани расан алоқаи ногусастани ҳешу табор, олу аёл ва ҳамсаҳоро тараннум мекард. Ин расан низ бо маҳоратҳои муҳталиф бофта мешуд, бархе дар байни он ғулҳои рангорангро мебофтанд ва бархи дигар онро ҳалқа-ҳалқа бофта ба ҳамдигар пайваст мекарданд ва амсоли инҳо. Ҳар як зан қӯшиш мекар, ки бофтагии ўз дигарон фарқи куллӣ дошта бошад ва зеботару дилкаштар бошад. Барӯмандони диёр дар ҳангоми бозӣ ба ин бофтагӣ дикқати маҳсус дода, рӯзи дигари ид расанҳои бофтагии зеборо қайд мекарданд ва ба беҳтаринҳо мукофот низ медоданд. Аз ҷумла, ман дар ичро кардани ин ҳунари мардумӣ борҳо ғолиб омада, соҳиби мукофоти пулӣ ва хотиравӣ гардидам» [401].

Дастрас намудади аргамчинҳои ғавс ва саҳт низ барои анҷом додани бозии “Аргамчинкашӣ” дар асрҳои пеш осон набуд, зеро он дар Бадахшон монанди имрӯз дар дӯконҳову мағозаҳо мавҷуд набуд ва фурӯҳта намешуд. Ин корро низ аксаран занон ва баъзан мардони боғандонда анҷом медоданд. Бо истифода аз дастгоҳҳои худсоҳт монанди ҷарҳои аз ҷӯбу таҳта ихтироъкардашуда аз паҳм банд мересиданд ва аз ин бандҳо аргамчинро мебофтанд ва дар бозии фавқ онро истифода мебурданд. Занони ҳунарманд ҷунон таҷрибаи хубро қасб карда буданд,

ки дастовардҳои онҳо сифати баланд доштанд. Масалан, аргамчинҳои бофтаи онҳо дар бозии “Аргамчинкашӣ” аз зарби ҷавонони аргамчинкаш ва паҳлавонон қанда намешуданд, балки бисёр тобовар буданд. Ин аргамчинҳо минбаъд дар корҳои рӯзгор низ вазеъ ба кор бурда мешуданд. Аз ин баён равшан мегардад, ки онҳо нафақат ҳунарманд буданд, балки масъулияти баланди қасбӣ доштанд, ҳунарҳои дасташон баландсифат буда, солҳо дар рӯзгори онҳо мавриди истифода қарор дода мешуданд.

Бо истилоҳи имрӯз ин анъана худ як озмуни ҳунарҳои мардумӣ буд ва барӯмандон ба ҳайси ҳакамон ба он баҳогузорӣ мекарданду ҳунарманди беҳтаринро бо мукофотҳо ва бо роҳи таъриifu тавсиф рӯхбаланду ҳавасманд мекарданд ва ин анъанаҳо сарчашмаи пайдоиш ва рушду ташаккули ҳунарҳои мардумӣ ва ташкили озмунҳо мебошанд.

Рафтори хуби онҳо, масъулиятшинос будан ва баландсифат будани молҳои онҳо бояд бо истифода аз эҳёву равнақ баҳшидани анъанаҳои милливу мардумӣ ва ташаккули ҳунарҳои мардумӣ ба наслҳои имрӯзу оянда интиқол дода шавад. Ҳунарҳое, ки онҳо дар асрҳои гузашта дар шароити начандон мусоиду камчинии асбобҳои рӯзгор, набудани васоити техникие, ки имрӯз дар дастраси мост, нишон медоданду дар пешравии ҳаёт ба кор мебурданд, дар замони мо ва оянда ин ҳунарҳо бояд дучанд равнақ дода шаванд. Шароитҳои зиндагии мо, пешрафти техникаи мусир худ дар рушди ҳунарҳои мардумӣ басанда аст.

Моҳи июли соли 2017 бо шоир, собиқ омӯзгор, нафақаҳӯр Исмоилшо Саидиброимов сухбати гарму самимӣ дар атрофи мавзуи зикргардида доир карда шуд, ки мавсуф дар ин масъала маълумотҳои зиёд доранд. Ҳамсухбати мо қайл намуд, ки дар замонҳои пеш, баҳусус то охирҳои солҳои 80-уми асри гузашта парвариш кардани асп бисёр маъмул ва машҳур буд, зоро асп он замон ба ҷои воситаи нақлиёт истифода бурда мешуд. Аз ин рӯ, оро додани асп, маҳсусан дар рӯзҳои ид, ҷашну маросимҳо низ анъана буд. Лаҷому полони асп низ аз рангҳои сурху сафед ва сабз бофта мешуд ва он ғояҳои педагогии худро дошт.

Хурчинҳое, ки бар зини аспҳо гузашта мешуданд аз рангҳои сурху сафед ва кабуду сабз бофта мешуданд. Худи бофтаниш ба ҳам тоб додани таноб ё расанҳо иттиҳоду иттифоқро тараннум мекунад. Тавре ки расанҳои бофта бо ҳам печидаву аз ҳам ҷудонашавандаанд, инсонҳо бояд низ ҷунин бошанд ва ба шодиву ғами ҳамдигар шарик бошанд, ба қавли Шайх Саъдии Шерозӣ:

Бани одам аъзои яқдигаранд,
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор [19, С. - 112].

Инчунин аз мутолиаи корҳои таҳқиқотии пажӯҳишгарон вобаста ба ин мавзуъ, шоҳиди он мешавем, ки то ба имрӯз равнақи ҳунарҳои мардумӣ яке аз муҳимтарин рамзҳои ҷашну маросимҳо ҳисоб мешаванд» [402].

Дӯхтани либосҳои миллӣ, ороиши хонаву идгоҳ дар миёни тоҷикони Бадаҳшон решай таъриҳӣ дошт. Аммо набояд аз матои сиёҳ либос тайёр шавад, ки нишонаи бадбаҳтиву нохушӣ аст. Маъмулан бонувон аз матои сафед ва сабз либос медӯхтанд, ки рамзи покиву покизагӣ ва ҳурсандии баҳор аст. Аз мӯҳраву сангҳои қимматбаҳо мӯҳра мебофтанд, ки аслан онҳоро бо забони маҳалӣ «Семак» («Цемак», ки тарҷумааш “Ҷашмак” аст) мегуфтанд. Дар ин мӯҳраҳо гули садбарг, ишқи печон ва гайра бофта мешуданд, ки бисёр ҷолиб ва диққатҷалбунанда буданд. Бонувон дар рӯзи ид ин куртаҳои зебои миллиро ба бар карда, мӯҳраҳоро дар гардан мекарданд, ки бо ҳусни зебои худ ба зебогии баҳор ҳусну таровати навро зам мекарданд.

Дарёфт намудани асбобҳои рӯзгор дар замонҳои қадим мушкилии асосӣ буд ва мардум бо истифода аз ҳунар ва маҳорати хеш асбобҳои зарурии рӯзгорро тайёр карда, мавриди истифода қарор медоданд. Масалан, бонувон аз матои сафеде, ки рамзи покӣ аст, дастархон медӯхтанд ва ё онро моҳирона мебофтанд. Рамзҳои ранггузинӣ дар дӯхтану бофтан ва оростани дастархон ва хона қатъиян риоя мешуданд,

зоро ин рамзҳоро фоли нек дар зиндагӣ медонистанд. Бахусус, меҳнатҳои дастиро омили файзу баракати хонадон медонистанд ва мардумро ба он ташвиқ мекарданд, ки ҳунарҳои мардумиро равнақ бахшанд.

Овардани чанд андеша роҷеъ ба равнақи ҳунарҳои мардумӣ сабит намуд, ки ҳунарҳои мардумӣ дар заминай хушку холӣ ба вучуд наомада решай таърихӣ ва ҳусусиятҳои хоси тарбиявӣ, аз ҷумла покизагиву поктинатӣ, иттиҳоду иттифоқ, вахдату ягонагӣ, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ доранд. Ҳунарҳои мардумӣ дар тарбияи меҳнатдӯстии насли наврас, қасбу кор мақоми асосӣ доранд. Ҳушбахтона дар рафти гузаронидани таҳқиқот шоҳиди ҳол гаштем, ки дар бисёр деҳаҳои ноҳияҳои Шуғнон, Роштқалъа, Ишкошим, Рушон, Мурғоб бозмондаҳои ин анъана мавҷуданд ва модарон онҳоро ба духтарони худ ва падарон ба писарони хеш ёд медиҳанд.

Вижагии дигаре, ки дар педагогикаи тоҷикони Бадаҳшон мақоми асосӣ дошт, ин ичро намудани бозии байтбарак буд. Дар оилаи мардуми Бадаҳшон бозии «Байтбарак» маъмул буд ва он ҳам дар миёни кӯдакону наврасон ва ҳам ҷавонону қуҳансолон ташкил карда мешуд. Аслан бозиро дар миёни фарзандон яке аз волидон ва ё бобову момо, бародар ё хоҳари қалонӣ ташкил карда, як нафар ба ҳайси ҳакамон бозиро пеш бурда, назорат мекард. Бозии байтбарак дар мавзӯъҳои муҳталифи тарбиявӣ-аҳлоқӣ аз ҷумла:

- мавзуи ватандӯстӣ;
- некиву некӯкорӣ;
- дӯстиву иттиҳод:
- ростиву росткорӣ;
- ишқи пок ва муҳаббати самимӣ;
- донишомӯзӣ ва амсоли инҳо ташкил карда мешуд.

Инчунин байтбарак дар мавзуи умумӣ (омехта) низ ташкил карда мешуд. Мавзуи байтбаракро сардори бозӣ ва ё ҳакамон интиҳоб мекард ва то охир онро назорат мебурд. Фолибони бозӣ бо китоб, дафтар ва

дигар маводҳои хониш ва дар сурати набудани ин маводҳо бо чизи ҳӯрданӣ (кулча, ширинӣ ва ғ.) мукофотонида мешуданд.

Ин оини мардумӣ худ як озмун аз фанни адабиёти тоҷик буд, ки бо тарзи гайрирасмӣ анҷом дода мешуд ва қариб ҳар бегоҳ дар хонаҳо ташкил карда мешуд ва он дар ташаккули хирад, тафаккур ва сирати миллӣ мақоми сазоворро ишғол мекард. Бозии «Байтбарак» аҳамияти маҳсуси таълимиву тарбиявӣ дошт:

1. Хотира, тафаккури қӯдакону наврасон рушд меёфт.
2. Инкишофи хирад.
3. Нутқи онҳо бурро мегардид.
4. Такрор намудани мавзуъҳои омӯхташуда.
5. Ташаккули салоҳияти муюшират ва суханронӣ.
6. Ҳавасманд гардиdan ба хондан ва az ёд кардани шеър.
7. Тарғиби доиман машғул будан ба az ёд кардани шеър.
8. Ташаккул ёфтани ғояҳои ватандӯстӣ, илмомӯзӣ, некиву некӯкорӣ, ростиву дурусткорӣ, муносибати хуб бо ҳамдигар ва дигар хислатҳои нек дар ниҳоди бозингарон.
9. Омодо шудан ба иштирок дар мусобиқаҳову озмунҳо.
10. Кӯшиш намудан дар ба даст овардани пирӯзӣ дар мусобиқаҳо, бозиҳо ва озмунҳо.

Аз таҳлили маводҳо оид ба иҷрои ин бозиҳо ва таҷрибаи рӯзгор дарёфтем, ки кӯҳансолони Бадаҳшон ба хондани китоб шавқу рағбати беандоза дошта, шеъру ғазал, қасида, рубой, дубайтӣ ва дигар жанрҳои назмро бисёр az ёд медонистанд. Ҳатто дар идҳову ҷаҳонҳо низ дар байни наврасону ҷавонон ва табакаҳои дигари ҷомеа ин бозӣ ташкил карда шуда, ғолибон мукофотонида мешуданд. Мутаассиифона бозии фавқ имрӯз дар оилаҳои мардуми Бадаҳшон мақому манзалати хешро az даст додааст ва таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки насли имрӯз ба он таваҷҷуҳии кам зоҳир мекунанд. Сабаби асосии az байн рафтани он бетаваҷҷуҳии оилаҳо ба он аст ва муҳим аст, ки падару модар дар муҳити оилавӣ онро эҳё намуда, равнақ диҳанд, то ки шавқу рағбати фарзандон ба он, ба

китобхониву аз ёд кардани панду андарзҳои ниёгон равнақ ёфта, дар иштирок намудан дар озмунҳо муҳити оидавӣ саҳмгузор бошад.

Хонаи урфии Бадахшонӣ на танҳо ҳамчун хонаи истиқоматӣ, балки он мактаб, хонаи фарҳангӣ маданият, варзиш, меҳмонхона ва амсоли инҳо буд. Аз ҷумла, ба омӯзиши илму дониш ниёгони Бадахшон диққати асосӣ медоданд. Алоқамандии оила ва мактаб ба дараҷаи баланд роҳандозӣ шуда буд. Падару модар вақти фарзандонро назорат бурда, хеле моҳирона тақсим мекарданд. Гарчанде ки ҷадвали рӯз шакли ҳаттиву расмӣ надошта бошад ҳам, вале ба таври шифоҳӣ дар мағкураи қуҳансолони хона он амал мекард. Субҳ барвақт фарзандонро аз хоб бедор намуда, вазифаи хонагии онҳоро мепурсиданд, ба онҳо кӯмак мекарданд, то шеъру қоидаҳоро аз ёд намоянд. То ҳӯрдани субҳона фарзандон дарси худро такрор намуда, пас аз ҳӯрдани субҳона ба мактаб мерафтанд.

Таъриҳ гувоҳ аст, ки дар асрҳои қадим дар Бадахшон мактаб набуд, вале падару модар фарзандонро ба таълиму тарбияи донишмандони маҳал дода, онҳоро ҳату савод меомӯҳтанд. Баъд аз баргаштан аз мактаб ва ё аз пеши устод фарзандонро сер карда, ба иҷрои корҳои хона ҷалб мекарданд. Духтарон дар корҳои ҳочагӣ ба модар ва писарон ба падар ёрӣ мерасонданд. Духтарон ба рӯбучин кардани хона ва гирду атрофи он, тайёр кардани ҳӯроқи шом, шустани либос, дегу табақ ва амсоли инҳо ҷалб мешуданд. Писарон бошанд дар анҷом додани корҳои ҳочагӣ ба падар ёрӣ медоданд. Масалан, дар фасли баҳор писарбачаҳо ба тоза кардану кишт кардани заминҳо, обёрӣ намудан, подабонӣ ва ғайра, дар тирамоҳ ба ҳосилғундорӣ, тайёрӣ ба зимиstonгузаронӣ, зимиston ба рӯфтани барф, тоза кардани гирду атроф аз он, аловмонӣ ва амсоли инҳо ҷалб мешуданд. Аммо ҳамаи ин корҳо вақти муқарраршуда доштанд. Тамоми рӯз фарзандон ба анҷом додани кори хона ҷалб нашуда, балки 3-4 соат ба донишомӯзӣ, тайёр кардани вазифаи хонагӣ, хондани китобҳои бадей баҳшида шуда, пеш аз хоб вақт ба афсонагӯӣ, байтбарак, чистонгӯӣ ва ғайра ҷудо карда мешуд. Маврид

ба тазаккур аст, ки диққати асосӣ на ба анҷом додани корҳои хочагӣ аз тарафи фарзандон, балки ба донишомӯзии фарзандон дода мешуд. Мақоми дониш аз ҳама гуна кори хочагӣ болотар дониста шуда, ба он авлавият дода мешуд. Ҳамаи ин заҳмату талош ва низоми кори падару модар дар донишомӯзӣ, боилму босавод шудан ва ба меҳнат тайр гардиҳани фарзандон нақши бориз гузашта тавонист. Аз таҳлили андешаҳои пажӯҳандагон маълум аст, ки тоҷикони Бадаҳшон аз қадим мардуми босаводу бодониш буда, бесаводӣ қатъиян маҳкум карда мешуд. Фарзандони ҳар як хонадон аз хондану навиштан баҳравар буда, саводу дониши кофӣ доштанд.

Масалан, дар нимаи аввали асри XX аввалин мактаби Шӯравӣ дар Бадаҳшон кушода шуд ва Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода аввалин омӯзгори ин мактаб буд. Савол ба миён меояд, ки агар ин аввалин мактаб бошад ва Шоҳфутур аввалин омӯзгори ин мактаб бошад, пас худи Шоҳфутур ҳату савод ва донишро бе мактаб аз кучо ёд гирифтаву муаллим шуда бошад? Ҳамаи ин заҳмати шаборӯзии падару модар буд. Ҳаёти устод Шоҳфутур мисоли зинда буда, онро хотиррасон мекунад, ки ҷиҳати набудани мактаб фарзандони ҳудро ба таълим дар назди донишмандону ҳаттотон медоданд. Онҳо дар пеши устод ҳам ҳату савод меомӯхтанд ва ҳам устод дар ташаккули хирад, сирати миллӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллии онҳо саҳми арзанда мегузошт. Тазаккур бояд дод, ки донишмандони маҳал шахсони пешқадаму рӯзгордида буда, дониши кофӣ доштанд ва бесаводӣ, ифратгаришу хурофпарастиро маҳкум мекарданд. Шогирдони онҳо шахсоне буданд, ки дар дунё муътабару машҳур мебошанд. Ш.Муҳаббатшоҳзода зиндагии хешро дар се давраи таъриҳ: даврони ҳукмронии амалдорони Бухоро, замони давлатдории намояндагони Русияи подшоҳӣ ва давраи ҳокимиятдории Шӯравӣ паси сар карда, дар тамоми умри хеш ба қасби омӯзгорӣ муштағил буд. Масалан, таъриҳ гувоҳ аст, ки шахсони баруманд амсоли Қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур, Шоири ҳалқии Тоҷикистон Мирсаид Миршакар ва амсоли инҳо шогирди мактаби

адабиву илмии нахустомӯзгор, шоир-маорифчӣ Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода буданд. Дар китоби Энсиклопедияи Бадаҳшон (Шӯрои илмиву таҳрири: раис М.Илолов, муовин П.Ҷамшедов, Душанбе: “Андалеб Р”, 2016, 469 с.) дар саҳифаи 456 омадааст: “Нахустин ходимони давлативу ҷамъиятии Бадаҳшон дар садаи XX-ум амсоли Шириншоҳи Шоҳтемур, Тилло Пӯлодӣ, Ҳудоёр Юсуфбеков, Нодир Шанбезода ҳешро бо ифтихор ё дастпарварони бевосита ва ё пазирандагони маърифати мактаби ин Охон (Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода) меҳисобиданд. Ҳатто Охон Сулаймон, ки ҳам рукни ҳешутаборӣ ва ҳам фаъолияти наздики ҳамкорӣ ба ӯ дошт, Шоҳфутурро охунди худ меҳисобид.”

Метавон ҳулоса намуд, ки арзишҳои миллӣ ва маънавии тоҷикони Бадаҳшон ва ҳусусиятҳои педагогии он мавзуест, ки ба таҳқиқоти амиқ ниёз дорад. Арзишҳои мардумӣ ва маънавии тоҷикони Бадаҳшон мавзуъҳои ташаккули илму дониш, ватандӯстӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, усулҳои муҳталифи таълиму тарбия, ташаккули тарбияи ахлоқӣ, ҷисмонӣ, зебопарастӣ, омӯзиш, эҳё ва равнақ баҳшидани анъанаҳову арзишҳои миллӣ ва амсоли инҳо, ки дар маҷмӯъ рушди хирад ва сирати миллиро тараннум мекунанд, дар бар мегиранд.

3.2. Мақоми ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик ва анъанаҳои милливу мардумии тоҷикони Бадаҳшон дар ташаккули сирати миллӣ дар мисоли анъанаҳои наврӯзӣ

Сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки 27-июни соли 1997 ба сафҳаи таърихи навини тоҷик ҳамчун рӯзи Созишномаи умумии истиқори сулҳ, пирӯзии ақли солим ва хиради сулҳҳоҳонаи миллати тоҷик дохил гардид. Халқи соҳибтамаддун ва бофарҳанги тоҷик ифтиҳори беандоза дорад, ки соҳиби давлати мустақили худ гардида, ин таърихи тақдирсоз мустақилияти онро боз ҳам мустаҳкамтар соҳт. Давлатдории халқи тоҷикро имрӯз хушбахтона, дар саросари дунё мешиносанду эътироф мекунанд. Соҳибистиқлолии Тоҷикистон боис гардид, ки шуҳрату эътибор ва шаъну шарафи халқи тоҷик беш аз пеш фузун гардида, муваффақиятҳову дастовардҳои зиёд ба даст оянд. Дар баробари дигар дастовардҳову муваффақиятҳо анъанаҳои миллии халқи тоҷик эҳё гардида, заминаи бузург гузошта шуд, то ки ин анъанаҳо дар тарбияи ахлоқии насли наврас саҳми арзандай худро гузоранд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби “Тоҷикон дар оинаи таърих” овардааст: “Афроде, ки аз сарнавишти миллат таърихи гузаштаи сарзамин ва марзу буми аҷдодӣ, мероси бойи фарҳангӣ ва расму оини ниёғон, дастовардҳои бузург ва шахсиятҳои оламшумули қавму қабоили хеш огоҳӣ надоранд ҳеч гоҳ инсони комил ва фарзанди барӯманди замони худ шуда наметавонанд”. [197, С. - 5]. Ин суханон моро водор ва вазифадор месозанд, ки насли наврас бояд таъриху фарҳанг ва анъанаҳои неки гузаштагони худро дониста, аз онҳо ибрат гирад ва дар интиқол додани таъриху фарҳангӣ худ ба наслҳои оянда саҳми арзандай хешро гузошта тавонад.

Вобаста ба ин, дар боло қайд гардид ва боз ҳам қайд меқунем, ки омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик ва баҳусус, мавзуи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар осори ин

мутафаккирон дар тарбияи насли наврас ва ҷавон мақоми асосиро ишғол менамояд. Мутафаккирони асрҳои зикргардида дар таълиму тарабия намудани насли наврас, ташаккули арзишҳои миллӣ, эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳои миллӣ, ҷашну маросимҳо ва расму оин, рушди сирати миллӣ ба кор бурдани ҳама гуна роҳҳои муносиб ва мақсаднокро пешкаш намудаанд, то ки насли навраси тоҷик дар ҳамаи давру замон арзишҳои миллии худро аз даст надиҳанд ва бо ин роҳ сирати миллиро ташаккул дода тавонанд. Ногуфта намонад, ки ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон на танҳо дастур ё раҳнамо барои насли наврас ва ҷавони тоҷик мебошанд, балки ин ақидаҳо дар таълиму тарбияи насли наврасу ҷавонони ҳалқу миллатҳои дигар низ мақоми хос доранд. Дар асоси ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон роҳҳову усулҳои зиёд барои ташаккули хирад ва сирати миллӣ баррасӣ карда шудаанд, ки дар бобҳои гузаштаи ин рисола ин ақидаҳо баррасӣ ва асоснок карда шуданд.

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки яке аз роҳи дигари натиҷабаҳши ташаккули хирад ҳамчун хориҷаи сирати миллӣ, ки дар ақидаҳои педагогии мутафаккирони ин аҳд ҷой дорад, эҳё намудану зинда нигоҳ доштан ва тақвият бахшидани анъанаҳо, ҷашну маросимҳо, расму оини мардумӣ мебошад, ки намунаи он таҷлили иди Наврӯз мебошад. Фасли фавқ маҳз ба таҳқиқ намудани нақши ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар ҳамbastагivу ҳамоҳангӣ бо анъанаҳои миллӣ, ҷашну маросимҳо ва расму оини тоҷикони Бадаҳшон дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ бахшида шудааст.

Яке аз ин анъанаҳои маъмул ва қадимаи тоҷикон ҷашни Наврӯзи Аҷам мебошад, ки дар ташаккули сирати миллӣ, ғояҳои ватандӯстӣ ва сулҳу ваҳдат дар ниҳоди насли наврас нақши асосӣ дорад. Иҷрои расму оинҳои наврӯзӣ насли наврасу ҷавонро водор месозад, ки худогоҳ, ҳудшинос ва ватандӯст бошанд. Ба қадри андешаҳову арзишҳои миллӣ чун ваҳдату сулҳу суботи миллӣ бирасанд. Натиҷаи сулҳу субот ва

ваҳдату иттиҳод буд, ки соли 2010 Наврӯз ҳамчун ҷаҳонӣ аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид эътироф гардид.

Боиси тазаккур аст, ки назар андохтан ба анъанаи миллӣ – Наврӯзи Аҷам дар ин рисола асосан аз он иборат аст, ки дар асоси нигоштаҳои сарчашмаҳои таъриҳӣ ин ҷаҳон дар асрҳои X-XI низ таҷлил мегардид ва осори зиёди мутафаккирони ин аҳд ба васфу тасвири Наврӯз бахшида шудааст ва ин ҷаҳон ғояҳои тарбиявию ахлоқии хешро дорост.

Имрӯз муҳим аст, ки дар ин мавзӯъ корҳои илмӣ, таҳқиқотӣ, рисолаҳои ҳатм, рисолаҳои номзадиву докторӣ навишта шуда, ба тарбияи насли наврасу ҷавон, ҳамчун тақдирсози ояндаи миллат диққати маҳсус дода шавад. Дар замири онҳо тухми ифтиҳори миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, ҳудогоҳии миллӣ, меҳанпарастиро бо истифода аз анъанаҳо, ҷаҳну маросимҳои миллӣ, дар ҳамbastagӣ бо ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои мутазаккир парвариш намоем, то ки дар оянда ҷавонони ватандӯсту миллатпарат ва созандаю бунёдкорро ба камол расонем.

Эҳёи анъанаҳои миллӣ аз таълим дар оила ва муассисаҳои таълимиӣ аз таърихи пуарзиши тамаддуни тоҷикон сарчашма гирифта, ҳиссиёти ватандӯстии ободкориро дар замири хонандагон тарбия ва онҳоро ба корнамоию ободкориҳо ҳидоят менамояд ва дар ташаккули сирати миллии онҳо нақши бориз мегузорад. Академик Бобоҷон Ғафуров навиштааст: “Ҳар як давраи таъриҳӣ дар зиндагии мардум анъана ва урғу одатҳои хосаро ба вучуд овардааст, ки барои мубодилаи дастовардҳо, дониш, ҳамкориҳои мардум барои пешрафти иҷтимоӣ ва пайванду ҳамгироии фарҳангӣ саҳм гузоштаанд. Анъанаҳо ва расму оинҳои мазкур омили пуриқтидори тарбия ва ташаккули шаҳсият буданд” [92, С. - 216]. Ба ақидаи Бобоҷон Ғафуров расму оин, ҷаҳну маросимҳои милливу мардумӣ омили пуриқтидор дар тарбия ва ташаккули насли наврас мебошанд.

Мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, аз ҷумла, А.Фароловӣ, Ш.Балхӣ, К.Марвазӣ, А.Балхӣ, Дақиқӣ, М.Тирмизӣ,

У.Балхӣ, А.Чунайдӣ, Б.Урён, Р.Қаздорӣ, Ҳ.Бодғисӣ, М.Варроқ, Р.Балхӣ, А.Балхӣ, А.Ҷӯйборӣ, А.Рабанҷанӣ, Рӯдакӣ, Н.Хусрав, А.Сино, У.Хайём, А.Берунӣ, Ф.Гургонӣ, А.Байҳакӣ, С.Самарқандӣ, У.Кайковус, А.Ансорӣ, А.Тусӣ, А.Анварӣ, М.С.Салмон, Муиззӣ, С.Тирмизӣ ва дигарон дар асарҳои хеш ба анъанаҳои милливу мардумӣ, расму оин, ҷашну маросимҳо ишораҳо намудаанд ва дар асоси ақидаҳои ин мутафаккирон ҳар як намуди расму оин ва ҷашну маросимҳои мардумӣ дар ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ҷойгоҳи худро дорад.

Аз давраҳои қадим боз чун тоҷикони минтиқаҳои дигари Тоҷикистон, тоҷикони Бадаҳшон ба таҷлили ҷашиҳои Наврӯз, Сада, Меҳргон, Тиргон ва амсоли инҳо таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир мекарданд. Аммо таҷлили иди Наврӯз, ки онро дар Бадаҳшон бо лафзи маҳаллӣ “Хидир айём”, дар баъзе мавзеъҳои Бадаҳшон “Хир айём” мегуфтанд, мақоми маҳсус дошт. Ҳуди номи иди Наврӯз “Хидир айём” бузургияти ин идро дар байни мардуми ин минтиқа нишон медиҳад, зоро ибораи “Хидир айём” маънои “Иди қалон”, “Иди аз ҳамаи идҳо бузург”, “Сари идҳо” – ро ифода мекунад. Маънои таҳтуллафзии ибораи “Хир айём” “Иди Офтоб” ё “Иди Ҳуршед” мебошад, ки расидани Офтобро дар бурҷи Ҳамал ифода мекунад.

Аз байни маросимҳо бошад дар байни пайравони исмоилии Ислом дар Бадаҳшони Тоҷикистон маросими “Чароғравшан” ё “Чароғравшанкунӣ” мавқеи асосӣ дорад. Ин маросимро инчуни “Даъват”, “Даъвати Пир Шоҳ Носир” низ мегӯянд. Сарчашмаҳои таъриҳӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки маросими фавқ дар Бадаҳшони Афғонистон, шимоли Покистон ва Читрол, баъзе қисматҳои мусулмоннишини Ҷин низ анҷом дода мешавад. Маросими мутазаккир марбут ба рӯзи азодорӣ мебошад.

То нимаи аввали асри XX маросими азодорӣ дар байни исмоилиёни Бадаҳшон З рӯз давом карда, субҳи рӯзи 4-ум маросими «Чароғравшанкунӣ» анҷом дода мешуд, яъне маросим фавқ то дамиданӣ субҳи рӯзи 4-ум идома меёфт. Дар даврони Иттиҳоди Шуравӣ маросими

азодорӣ дар ин минтиқа ба 2 рӯз оварда шуда, субҳи барвақти рӯзи 3-юм (соатҳои 4-5-и сахарӣ) ҷароғи мутаваффо равшан карда мешуд. Бояд қайд кард, ки дар даврони истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҷдиди вақту соат, танзими ҷашну маросимҳо ва инҷунин дастуру ҳидоятҳои Пешвои кунунии исмоилиёни дунё давомнокии маросими “Чароғравшанкунӣ” ба танзим дароварда шуда, алъон дар Бадаҳшони Тоҷикистон шоми рӯзи 2-юм ҷароғи навгузаштаи ҳок равшан карда мешавад. “Чароғравшанкунӣ” аз қисматҳои хондани фотеҳа, қироати “Қандилнома”, тиловати ояҳо аз Қуръони мачид, фотеҳаи ҳатми “Чароғ” иборат буда, баъд аз поён пазируфтани “Чароғравшанкунӣ” маросмими мадҳияҳонӣ сар шуда, 2 – 3 соат давом мекунад ва расо соати 12-и шаби 2-юм маросим ҷамъбаст карда мешавад ва то субҳ давом намеёбад. Барои дарёftи маълумотҳои бештар ин маросим дар таҳқиқотҳои муҳаққиқон У.Мамадшерзодшоев, Ш.Муҳаммадшерзодшоев, Э.Ҳочибеков, А.Таваккалов, Т.С.Қаландаров, В.Охонниёзов, З.Юсуфбекова, Ҳ.Қаландариён ва дигарон маълумотҳои зиёд оварда шудаанд. Ин маросим ё оин фалсафаи қалони эътиқодӣ ва тарбиявӣ дорад ва дар ин рисола овардани ин маросим бо чанд мақсад аст:

1. Овардани маросими “Чароғравшан”-ро ба Бадаҳшон ба мутафаккири асри XI-и форсу тоҷик Ҳаким Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ нисбат медиҳанд. Дар ин бора доктори илмҳои филологӣ В.Охонниёзов низ овардааст: “.... равшан кардани Чароғро ба таҳаҳҳуди “Ҳазрати Султон-ал-орифин Абумуъйин Сайид Шоҳ Носири Ҳусрав Ҳуҷҷати ҷазоири Ҳурӯсон” марбут донистаанд. Ҷумлаи мазкур барои таърихи маросим аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки онро ба фаҳмиши аксарияти исмоилиёни Осиёи Марказӣ, маҳз мутафаккири асри XI ва ҳуҷҷати Мустансири Биллоҳ (а) дар ҷазоири Ҳурӯсон ба ин мардум овардааст” [167 - 61]. Агар Ҳаким Носири Ҳусрав ин маросимро ба Бадаҳшон оварда бошад ва ё маросими фавқ пеш аз ӯ арзи вуҷуд карда бошад ва

Ҳаким онро ташвиқу равнақ бахшида бошад ҳам, пас маълум мегардад, ки ин маросим фалсафаи мутафаккирона дорад ва ҳаматарафа таҳлилу асоснок гардида, пас мавриди амал қарор дода шудааст.

2. Маросими мазкур сирф таълимоти диниву мазҳабӣ набуда, балки дар баробари мазмуни эътиқодӣ доштанаш хусусиятҳои тарбиявӣ – ахлоқиро дар бар дорад ва таранnumгари ақидаҳои тарбиявӣ - ахлоқӣ, афкори педагогии мутафаккирони адабиёти классикии тоҷик мебошад.
3. Мадҳияхонӣ қисмати ин маросим буда, мадҳиясароён аз ашъори мутафаккирони адабиёти классикии тоҷик, минҷумла осори адибони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик мадҳия, қасидаву газал месароиданд, ки мазмуни эътиқодӣ, тарбиявию ахлоқиро ифода мекарданд. Аз ҷумла, сурудани рубоӣ, қитъаву газал, қасида ва қисса аз осори мутафаккирон Рӯдакӣ, Сино, Ноисри Хусрав, шоирони маҳал ва дигар мутафаккирони тоҷик ба ҳукми анъана даромада буд. Мадҳияҳо дар баробари мавзуи эътиқодӣ масъалаҳои шинохти ҳаққи падару модар, аҳамияти омӯхтани илму дониш, ҳурмати калонсолон, ватандӯстӣ, авғу бахшиш, сулҳу субот, дӯстиву иттиҳод ва дар маҷмӯъ, масъалаҳои тарбиявӣ – ахлоқиро дар бар мегирифтанд ва то кунун низ дар байни исмоилиёни Бадаҳшон ин маросим ба чунин шакл анҷом дода мешавад. Маҳз дар ин рисола ҷанбаҳои педагогӣ, тарбиявӣ-ахлоқии маросими “”Чароғравшан” ва “”мадҳияхонӣ” мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд.
4. Оини шарҳу тавзех додани мазмуни мадҳияҳо қисмати ҷудонопазири маросими мадҳияхонӣ буд. Дар замонҳои пеш на ҳамаи мардум ба ҳату савод дастрасӣ дошт. Тасаввур метавон кард, ки дар асрҳои X-XI саводнокии мардум дар қадом сатҳ қарор дошт. Аз ин лиҳоз, дар маросими мадҳияхонӣ баъди хондани ҳар байт ё 2-3 байт аз тарафи мадҳияхон, шахси саводнок ба мардум

мазмуни байтҳоро шарҳ медод, тафсир мекард. Ин оин имкон медод, ки аҳли нишаст, иштирокдорони маросим ба мазмуни мадҳияву қасида ва ғазалҳо сарфаҳм раванд.

5. Дар ин маросим мардуми зиёд аз байни хешу табор, ёру дӯст, ҳамсояҳо барои тасалии хотири оилаи мусибатзада ҷамъ омада, шарики ғаму андӯҳи онҳо мешуданд ва ҳамзамон, аз гӯш кардани қироати матни “Қандилнома” ва мадҳияхонӣ панду насиҳат мегирифтанд ва панду насиҳатҳои гирифтаро дар тарбияи насли наврас истифода мебурданд. Имрӯз ҳам ин расму оин дар ин маросим анҷом дода мешавад.

Дар маҷмӯъ ҷашни Наврӯз ҷашни қадимтарини мардуми ориёй, ҷашни бостонии мардуми тоҷик буда, маросими “Чароғравшанкунӣ” низ маросими қадими исмоилиён, тоҷикони Бадахшон буд ва дар таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон нақши бориз доранд. Маҳз бо мақсади ғояҳои баланди тарбиявӣ – ахлоқӣ доштан дар ин фасли кори таҳқиқоти ҷашну маросимҳои аз ҷиҳати маъно зид Наврӯз – рӯзи хушиву ҳурсандӣ ва маросими “Чароғравшан” – рӯзи азодорӣ, ғаму андӯҳ, вале аз ҷиҳати мазмуни тарбиявӣ доштан ба ҳам мувоғиқ мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд. Ин ҷашну маросимҳо дар асрҳои X-XI низ дар тараннуми ғояҳои ахлоқӣ мақоми хос доштанд.

Маҳз таҳқиқи ҷашну маросимҳои зикргардида аз он ҷиҳат муҳим аст, ки онҳо ифодагари ормонҳои муқаддасу неки миллӣ чун фарҳанг, тарбияи баланди маънавии мардуми тоҷик, эҳсоси волои муҳабbat ба марзу буми аҷдодӣ, худогоҳиву ҳудшиносӣ ва ватандориву ватанпарастии мардуми соҳибтамаддуну соҳибмаърифат ва соҳибфарҳангу соҳибқасби тоҷик мебошанд. Инчунин Наврӯз ҳамчун баёнгари андешаҳои миллӣ, перӯзии нур бар зулмот, некӣ бар бадӣ, хирад бар ҷаҳолат ва ифодагари покиву садоқат, тозагиву озодагии инсонҳо эътироф гардидааст.

Ин ҷашн дар асрҳои X-XI низ бо ақидаҳои тарбиявию ахлоқии худ барои миллати тоҷик муқаддасу азиз буд ва дар таҳқиқоти мо асосан ба

гояҳои тарбиявию ахлоқӣ ва нақши ин ҷашну маросимҳо дар ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шуд.

Беҳтарин фасл ва накӯтарин рӯзи ҳаёт, ки мардуми тоҷик дар ҳар давру замон омадани онро бесаброна интизор мебошанд, фасли баҳору базми Наврӯзист, ки дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ҷойгоҳи маҳсуси худро дорост. Ба унвони мисол метавон овард, ки Фирдавсӣ омадани Наврӯзро пирӯзии рӯзгор ва ба муроду мақсади нек расидани тамоми ҳалоиқ медонад:

Ки Ҳусрав ба ҳар кор пирӯз бод,
Ҳама рӯзгораш чу Наврӯз бод.
Ҳамасола баҳти ту пирӯз бод,
Шабони сиёҳ бар ту Наврӯз бод [211, С. - 216].

Аввалан тибқи анъанаи неки ниёгон Фирдавсӣ ба мардум бо воситаи назм таманнои он мекунад, ки Наврӯз дар ҳаёти мардум пирӯзии баҳт ораду ҳар рӯзи онҳо мисли Наврӯз бошад. Ва дар мисраи чорум шоир ба субҳ умед мубаддал гардидани шоми торикро орзу мекунад, ки равшани танҳо бо василаи “Нур” насиб мегардад. Мусаллам аст, ки шоир дар ин абӯт на танҳо ба равшани зоҳир, балки равшан соҳтани ботин аз торикиву ҷаҳолат ишора мекунад.

Ин ақидаи Фирдавсӣ дар маросими “Чароғравшанкунӣ” низ аз мавқеи хос барҳӯрдор аст. Дар оғози ин маросим мутасаддӣ барои оромиш ва омурзиши арвоҳи даргузатша ва сабри ҷамил ва таҳаммули соҳибони мусибат дуо меҳонад, ки ин оин боиси тасалии хотири ғамзадагон мегардад, зоро мазмуну муҳтавои дуо низ оромиш хостан барои наврафта ва таманно намудани зиндагии хуш барои дармондагон аст, масалан: “Иллоҳо дари ғам баста гардонӣ ва дари шодиву мағфират бар руи ҷамъии бандагони худат қушода гардонӣ. Иллоҳо, гузаштагони хокро биёmurзӣ ва зиндагонро ҳаётӣ ва баракотӣ насиби рӯзӣ гардонӣ” [184, С. - 116].

Аз иқтибосҳои оварда ба он андеша расидем, ки байтҳои болозикри Фирдавсӣ оид ба ҷашни Наврӯз ва дуои маросими

“Чароғравшанкунӣ” далели ҷанбаи ахлоқӣ, шарики шодиву мусибати ҳамдигар будан, тараннуми худшиносиву худогоҳии миллӣ аст, ки он дар андешаву сирати миллии мардуми тоҷик нақши бориз дорад.

Умари Ҳайём низ Наврӯзро на танҳо чун иди шодиву ҳурсандӣ, муаррифӣ мекунад, балки онро тараннумгариadolat, ободии мулӯk, донишомӯзӣ, ба қадри доноён расидан ва дигар хислатҳои неки инсонӣ медонад. Дар ин рӯз тамоми шоҳу гадо ба кори нек машғул буданд. Ҳайём дар «Наврӯзнома» овардааст: «.... оини мулуки Аҷам андар дод додан ва иморат кардан ва дониш омӯхтан ва ҳикмат варзидан ва доноёнро гиромӣ доштан ҳаме азим будааст» [99, С. - 181].

Дар асоси эътиқоди тоҷикони Бадаҳшон ҷашни Наврӯз бо омаданаш кинаву кудуратро аз дилҳо дур афканда, ҷои онро бо меҳру муҳаббату шавқат ва ҳайру саховат медиҳад ва ба оламу одам ҳуррамиву ҷавонӣ мебахшад, ки ин ҷанбаи асосии баланд бардоштани тарбияи насли наврас мебошад. Баланд бардоштани рӯҳияи миллӣ ва маънавии инсон мақсаду мароми асоси ниёғони мо буда, ҳамасрони мо ин аъанаро бояд давом дода, ба наслҳои оянда интиқол намоянд. Мардуми шуҳратёр, тоҷикони сукуни Бадаҳшон чун мардуми дигар минтиқаҳои Тоҷикистон аз қадим то кунун ба масъалаи сулҳу ваҳдат, ватандӯстиву зебопарастӣ, покизагиву парҳезкорӣ, дӯстӣ, ҳурмату эҳтироми калонсолон, падару модар ва тараннуми дигар хислатҳои неки инсонӣ, ки заминаҳои асосӣ барои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мебошанд, аҳамияти асосӣ дода, насли наврасро дар ҳамин рӯҳия тарбия менамуданд. Аз ин рӯ, имрӯз вазифаи аввалиндарачаи оила, омӯзгор ва тамоми аҳли ҷомеа ин аст, ки фарзандони оқилу доно, боаҳлоқу бохирад, фаъолу эҷодкор, муҳаққиқ, бонангӯ номус, кордону ба Ватан дилсӯзро бо такя ба анъанаҳои милливу мардумии хеш ба камол расонем. Дар ин бора академик Шарифзода Файзулло менигород: “Анъана, расму оин, ки дар давоми асрҳо суфта шудаанд, барои тарбияи насли оянда пойдеворӣ қавӣ мебошанд” [248, С. - 207].

Ин нуктаҳо низ эҳё ва тақвият бахшидани анъанаҳои миллиро тақозо менамоянд. Махсусан, дар замони ҳозир, бо таъсири муҳити носолими ҷаҳон таълиму тарбия пурра қонеъкунанд аст. Донишомӯй ва тарбия дар байни насли наврас ва ҷавон дар тамоми мамлакатҳо коста гардида истодааст. Метавон гуфт, ки тараққиёт ва пешрафти ҷаҳони муосир, ки ба раванди ҷаҳонишавии илму техника ва фазои иттилоот алоқаи зич пайдо кардааст, ба ташаккули сирати миллии хонандагон, донишҷӯён ва дигар ҷавонон таъсир мерасонад ва мумкин аст, ки яке аз сабабҳои асосӣ бошад. Аз ин рӯ, омӯхтану амали намудани ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва инчунин мутафаккирони дигари тоҷик, эҳё намудани анъанаҳои миллӣ ва дар тарбияи насли наврас истифода бурдани ин анъанаҳо чун Наврӯзи ҷаҳонӣ муҳим аст, зоро ин анъанаҳои нек ба тарбияи ахлоқӣ ва миллии насли наврас таъсири натиҷабаҳш мерасонанд. Ақидаҳои Сухомилинский дар ин маврид қобили қайданд: «Вақте сухан аз симои маънавии одам меравад мисли шаъну шараф қадру эътибораш азиз мемонаду ба ҳеч ваҷҳ аз баҳраш гузашта наметавонад. Одаме, ки мо тарбияш мекунем, бояд ҳақиқатан муқаддас, номҳои муқаддас, принципҳои муқаддас ва қоидаҳои муқаддасу баҳснапазир ва пойдори ҳулқу атвор дошта бошад» [220, С. - 129].

Дар таърихи фарҳанги мардуми ориёtabор ҳеч як анъана ва расму ойине чун ҷаҳни хуҷастапай ва фарҳуидай Наврӯз азизу арҷманд нест, зоро он ҷаҳни қадимаи мардуми ориёtabори тоҷик буда, пайвандгари насли имрӯз бо арзишҳову анъанаҳои миллӣ, расму ойини ниёғон мебошад. Наврӯз ҷаҳнест, ки таърихи қадима дорад, вале мо аз овардани далелҳо оид ба таърихи пайдоиш, рушд ва такмомули ин ҷаҳни қадима лаб фурӯ мебандем, зоро дар ин самт муҳаққиқон, олимону донишмандон корҳои зиёди илмӣ-назариявиро анҷом дода, пажӯҳишҳои судманд намудаанд ва бешубҳа аз боби ин ҷаҳни ниёғон боз андешаҳои навтарин ва асоснок ба сафҳаи таърих ворид хоҳанд шуд. Тавре дар боло қайд гардид, чизе ки дар ин фасли рисола ба он ишора

карда мешавад, ин мақоми анъанаи милливу мардумии ҷашни Наврӯз дар ташаккули сирати миллӣ ва фарҳанги маънавии мардуми Бадаҳшон мебошад.

Ду вижагии ҷомеъ ё универсалии Наврӯз ва маросими “Чароғравшан” боиси фаротар рафтани онҳо аз марзҳои динӣ ва фарҳангӣ гардидаанд. Аввалан иртибот доштани Наврӯз бо табиат ва маросими “Чароғравшан” ба тасаллияту дилбардорӣ ва дигаре қисмати тарбиявии ин ҷашну маросим мебошад. Ба ҳамин далел аст, ки Наврӯз сарфи назар аз тааллук доштанаш ба мардуми порсинаҷод аз ҷониби шумори зиёде аз мусулмонон ва ҳамчунин дигар ҷомеаҳои ҷаҳон ба унвони як ҷашн пазируфта шудааст ва маросими “Чароғравшан” низ берун аз Тоҷикистон дар байни исмоилиёни Бадаҳшони Афғонистон, шимоли Покистон, Читрол ва баъзе қисматҳои мусулмоннишини Ҷин арзи вучуд дорад.

Дуввумин ҷизе, ки Наврӯзо ба як ҷашни маҳсус ва маросими номбурдаро ба маросими азодории маҳсус табдил додааст, таҷаллии арзиши волои тарбиявӣ аст. Аз ҷиҳати рамзӣ, Наврӯз ва маросими “Чароғравшан” даъват ба ҳамаи онҳое мебошанд, ки ин ҷашну маросимро анҷом медиҳанд, то ахлоқи ҳамидаи инсониро пеша кунанд, дар ҳаққи ҳамдигар некӣ кунанд, аз ҳоли ҳамдигар ҳабар бигиранд ва ба ниёзмандон бо ҳар роҳе, ки метавонанд, кӯмак расонанд.

Таъриҳ гувоҳ аст, ки дар аҳди қадим, дар айёми Наврӯз ва дигар рӯзҳои хурсандӣ ва ҳам дар рӯзҳои мотам, ғаму андӯҳ, маҳсусан дар миёни сокинони Бадаҳшони Тоҷикистон, чунин расм вучуд доштааст, ки тамоми мардум гирди ҳам меомаданд ва аз sulху дӯстӣ, иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ ва оштӣ таҷлил менамуданд. Соҳибони мусибатро дилбардорӣ мекарданд, шарики ғаму андӯҳи онҳо мегардиданд ва ҳусусиятҳои хоси тарбиявии ин ҷашну маросим дар давраҳои саҳту сангини таъриҳ маншай умед будаанд ва имрӯз ҳам ин оин мақоми хешро нигоҳ доштааст.

Чиҳати муқаддас будан ва хусусияти баланди тарбиявӣ доштан анъанаҳои мардумӣ, чун Наврӯз ва маросими “Чароғравшан” дар туъли давраҳо ба вартай чандин даргириҳо гирифтор шуда, ҳасудон саъю талош меварзиданд, то ки ин анъанаҳоро аз байн бибаранд, аммо мардум барои муҳофизати анъанаҳои неки ниёғони худ чӣ қадар муборизаи шаддид ва тӯлонӣ бурдаанд, дар сурате, ки мардуми оддӣ анъанаҳои гузаштагонро ҳифз мекард. Дар ҳар як вазъият расму оинҳои азалии мардум дар эҷодиёти шифоҳӣ ё дар китобҳо «зинда» монда ва қисмашон то рӯзҳои мо расиданд.

Аз омӯзиши корҳои илмиву амалии таърихнигорон, муҳаққиқон, бар меояд ва куҳансолон, пирони рӯзгордида низ шаҳодат медиҳанд, ки рӯзи Наврӯз бо анъанаҳои хоси мардуми минтиқаҳои гуногуни Тоҷикистон ҷаҳон гирифта мешуд. Ин анъанаҳо аз бисёр ҷиҳатҳо ба ҳамдигар ҳамбастагӣ дошта, тафовутҳо низ мавҷуданд. Ҷашнгирӣ иди Наврӯз дар минтиқаи дурдаст ва зебои Тоҷикистон - Бадаҳшон маҳсусиятҳои худро дорад ва иҷрои анъанаҳои наврӯзӣ дар Бадаҳшон саросар қисматҳои тарбиявӣ ва ахлоқиро тараннум мекунад. Барои тақвияти ин фикрҳо лаҳзаҳо аз анъанаҳои наврӯзии тоҷикони Бадаҳшон ва маросими номбурдаро оварда, қисматҳои тарбиявии ин анъанаҳо тафсир карда мешаванд.

Дар сарчашмаҳои илмиву таъриҳӣ ва мақолаҳои омавӣ роҷеъ ба анҷом додани анъанаҳои наврӯзӣ дар Бадаҳшон бисёр маълумотҳо оварда шудаанд, аммо ногуфта намонад, ки ҷиҳати эҳё намудани анъанаҳои гумшуда ва ё шаклан тағйирёфта онҳо ба куҳансолони минтиқаҳои гуногуни Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон сӯҳбатҳову нишастҳо доир карда шуданд. Аз ҷумла, барои омӯзиш ва таҳқиқ намудани нақши анъанаҳои Наврӯзӣ дар ташаккул додани сирати миллӣ ба ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Шуғнон, Мурғоб, Роштқалъа, Ишкошим сафар анҷом дода шуда, бо шахсони куҳансолу таҷрибаи рӯзгордида мусоҳиба ташкил карда шуданд ва аз наздик бо расму оин ва анъанаи мардуми минтиқаҳои вилоят шиносоӣ доир гардид.

Тазаккур додан муҳим аст, ки мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик ба мавзуи некӣ ва некӯкорӣ диққати асосӣ медоданд. Ин мавзӯ мавзуи марказии осори шуарои ин аҳд буд ва омили муҳим барои ташаккули хирад, ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мебошад. Масалан, Ҳаким Носири Ҳусрав дар боби «Фи баёни сахо»-и «Саодатнома» саховатманд будану дasti мадад дароз кардан ба дармондагону ниёзмандонро тарғиб мекунад ва хотиррасон менамояд, ки аҳволи одам ҳама вақт яксон нест ва ҳар кас мумкин аст дар зиндагӣ ҳочатманду ниёзманд гардад. Пас аз ин рӯз бояд андеша намуд:

Баровар ҳочати дарвеши дилреш,
Битрас аз рӯзи ҳочатмандии хеш.
Ҷавонмардӣ саодатро далел аст,
Ҳар он кас, к-ӯ шаке дорад баҳил аст [167, С. - 557].

Абулқосим Фирдавсӣ низ саховатманд будану некӣ карданро хислати беҳтарини инсонҳо меномад ва панд медиҳад, ки набояд ҷаҳон ба дasti бадону бадҳоҳон дода шавад, балки ҳар касро лозим аст, кӯшиш намояд, то ки пайваста ба некӣ кардану кори нек машғул бошад ва аз худ дар ҷаҳон номи некро ба ёдгор монд:

Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем,
Ба кӯшиш ҳаме дasti некӣ барем.
Набошад ҳаме неку бад пойдор,
Ҳамон беҳ, ки некӣ бувад ёдгор.
Ба гетӣ мамонад ҷуз номи нек,
Ҳар он кас, ки ҳоҳад саранҷоми нек [13, С. - 90].

Маҳз яке аз вижагиҳои анъанаҳои наврӯзӣ дар Бадаҳшон ин таранnumi некӣ ва некӯкорӣ мебошад ва ин анъана чун давраҳои пеш имрӯз низ таваҷҷуҳи меҳмонону сайёҳони бурунмарзиро ба худ ҷалб намудааст, зоро чунин саховатмандӣ, некиву некӯкорӣ имрӯз дар кишварҳои дигари олам, баҳусус мамлакатҳои Ғарб кам назаррас мегардад ва ё тамоман аз байн рафтааст, ба қавли Ҳаким Носири Ҳусрав «Шунида кай бувад монанди дид». Маълумоти дақиқ дастрас нест, ки

тараннуми некӣ ва некӯкорӣ дар анъанаҳои наврӯзӣ аз таъсири ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик сарчашма гирифта бошад ё баръакс, вале муҳим ин аст, ки ин ақидаҳо ҳамдигарро тақвият мебахшанд ва пурра меқунанд.

Барои боз ҳам асоснок намудани ин фикрҳо дар рафти тадқиқот дарёфтам, ки дар водии Фунди ноҳияи Шугнон аз қадим мардумони шӯҳратёру бомаърифат зиндагӣ ба сар бурда, анъанаву расму оини миллиро хуб ичро карда, ба наслҳои оянда интиқол намудаанд. Аз ҷумла, дар ин мавзеъ Наврӯзи оламафрӯз бо тантана ва эҳёи суннати гузаштагон ҷашн гирифта мешавад. Аз ин рӯ, моҳи марта соли 2019 дар арафаи ҷашни Наврӯз ба дехai зебоманзари Муни ҷамоати Навободи ноҳияи Шугнон сафар анҷом дода шуд. Дар ин сафар бо устод Шорустамов Қиноатшо - собиқ маорифчӣ (собиқай корӣ дар маориф зиёда аз 45 сол), аълоҳии маориф ва илми Тоҷикистон, нафақаҳӯр, ки синну солаш ба 80 расидааст, воҳӯрӣ ва сухбат доир қарда шуд. Устод оид ба тараннуми ғояҳои миллӣ ва тарбиявӣ-аҳлоқӣ дар анъанаҳои наврӯзии мардуми Бадаҳшон андешаҳои ҷолиб иброз дош. Аз ҷумла, мавсуф қайд намуд: «Аҷдодони мо афроди соҳибэҳтируму иззатманд буданд. Мо фарзандону наберагони худ ва тамоми сокинони дехаро доим насиҳат мекарданд ва панд медоданд. Мардуми деха ва дар маҷмӯъ, сокинони вилоят онҳоро ҳурмат менамуданду аз панду насиҳаташон баҳра мегирифтанд. Осори мутафаккирони асрҳои X-XI, ҷашну маросимҳо, анъанаҳои наврӯзиро хуб медонистанду ба онҳо эҳтиром мегузоштанд ва тавонистанд. ки ин анъанаҳоро ба мо интиқол намоянд. Ҷавон будам. Боре дар рӯзи идгардак дар як хона ҷамъ шудем, бобоям моро насиҳат намуданд, ки фарзандонам, ин ид бо худ некӣ ва накӯкориро меорад. Омадани Наврӯз худ фоли нек аст. Бо қадам ниҳодани ин рӯз ба некӣ кардан ба бечорагону дармондагон, ятимону бепарастон ва дигар ашҳоси ниёзманд машғул шавед ва то охири сол ин корро мувофиқи имкон давом дихед. Ҷадди бузургворам-давом дод устод Қиноатшо, зимни насиҳат аз панду суханони бузургон мисолҳо

меовард ва бобоям бо ин роҳ мардумро ба некӣ кардан даъват мекард. Ин насиҳатҳо буданд, ки ҳамаи аъзоёни ин авлод мардуми маорифҷӣ, табибу шоир ва олим шуданд ва мо бо ин ифтихор дорем. Аз ин рӯ, ман низ панд медиҳам, ки таҳқиқотатонро тавре гузаронед, ки рисолаи доктории шумо барои тарбияи ахлоқии насли наврас раҳнамои зиндагӣ бошад, зоро тарбияи намудани насли наврасу ҷавон имрӯз таваҷҷуҳи бештарро тақозо дорад. Ҷашни Наврӯз хусусиятҳои хоси худро дорад ва саросар панду ахлоқ аст. Бахусус, тараннуми андешаҳои миллии некиву некӯкорӣ дар ањанаҳои наврӯзӣ нақши асосӣ дорад ва он бояд ба наслҳои оянда интиқол дода шавад» [402].

Ин андешаҳо беихтиёр суханони педагоги машҳур К.Д. Ушинскийро ба хотир меоранд: “Тарбияе, ки худи мардум эҷод кардааст ва мабдаи ҳалқӣ дорад, он гуна иқтидори тарбиявиеро дорад, ки дар беҳтарин низомҳои дар заминаи ғояҳои абстрактӣ бунёдшуда мавҷуд нест.” [369, С. - 123].

Аз абёти болозикри мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик Н.Хусраву Фирдавсӣ, андешаҳои Шорустамов Қиноатшо ва ақидаҳои Ушинский бар меояд, ки некиву некӯкорӣ хислати наҷиби мардуми тоҷик буд ва онро бояд зинда нигоҳ дошт. Дар ин самт нақши оила бузург аст ва кӯдакон дар оила шоҳиди некиву некӯкории падару модар гардида, аз онҳо пайравӣ менамоянд. Муҳити оилавӣ дар тарбияи фарзанд нақши асосӣ дорад. Тарбияи оилаи Шорустамовҳо ҳам боиси дар ҷомеа пешсафу соҳибэътиром шудани онҳо гардид ва ҳам ба некиву некӯкорӣ, эҳё намудани оинҳои милливу мардумии онҳо чун ҷашнгирии Наврӯз мусоидат менамуд. Ба қавли Қ.Шорустамов ҷашнгирии Наврӯз дар Бадаҳшон асосан мақсади тарбиявӣ-ахлоқӣ дошта, насли наврасро ба тақвият бахшидани андешаҳои миллӣ. анҷом додани кори нек ва амали шоистаи таҳсин раҳнамоӣ мекунад.

Саховатмандиву некӣ намудан ва дasti мадад дароз кардан ба дармондагон на танҳо дар рӯзҳои ҳурсандӣ, балки дар маросими азодорӣ низ дар байни тоҷикони Бадаҳшон мақоми калидӣ дошт. Дар рӯзи

мусибат ва азодорӣ низ аз қадим боз хешу табор, ёру дӯст, ҳамсояҳо ва дигарон ба мусибатзадагон аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ кӯмак мекарданд. Тамоми ҳароҷоте, ки дар азодорӣ ва анҷом додани маросими “Чароғравшан” барои иштироқдорон сарф мешуд, аз ҳисоби кӯмаки ҳамсояҳо ва хешу табор пардоҳт карда мешуд.

Ҳамзамон, барои табобати беморон низ аз тарафи хешу табор, ёру дӯст, ҳамсояҳову дигар мардумони шинос ва ҳатто ношинос низ кӯмаки моддӣ расонида мешуд. Махсусан, барои кӯдакони мариҷ, беморони вазнин ҳеч кас кӯмакро дареф намедорад ва дар замони қунунӣ ин оин аз байн нарафта баръакс тақвият ёфтааст, ба қавли Рӯдакӣ:

Гар бар сари нафси худ амири, мардӣ,
Бар куру кар ар нукта нагири, мардӣ.
Мардӣ набувад фитодаро пой задан,
Гар дasti фитодае бигири, мардӣ [202, С. - 187].

Аз ин андешаҳо бардошти дигар ин аст, ки аввалан тарбия дар оилаи тоҷикони Бадаҳшон мавқеи махсус дошт ва бо ҳар восита, аз ҷумла, гузаронидану ҷашнгирии ҷашну маросимҳо фарзандони ҳудро тарбия менамуданд. Яке аз ин воситаҳо таҷлили ҷашну маросимҳо ва бо ин васила дар руҳияи арзишҳои неки миллӣ, некӣ ва некӯкорӣ тарбия намудани насли наврас мебошад. Тавассути иҷрои анъанаҳо гузаштагон мардумро ба авғу бахшиш, гузаштан аз гуноҳу ҳатогиҳои ҳамдигар, дурӣ ҷустан аз амали зишт даъват менамуданд. Зоро тибқи эътиқоди тоҷикони Бадаҳшон агар мардум дар рӯзҳои аввали сол, яъне Наврӯз, ба корҳои нек машғул шавад то охири сол дар ин роҳ событқадам ҳоҳад буд ва агар аъмоли зишт анҷом дода шавад, то охири сол чунин ҳоҳад буд. Ин анъанаҳо ҳам ба тариқи шифоҳӣ ва ҳам ҳаттӣ дар байни мардум маълуму машҳуранд.

Дар адабиёти тоҷик шарники шодии ҳамдигар, хешу табор, олу аёл, ёру дӯст будан низ тараннум карда мешуд, ки ин хислат низ дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ ҷойгоҳи ҳудро дорад. Байти Рӯдакиро метавон барои далели фикр овард:

Бод бар ту мубораку хуншон,
Чашни Наврӯзу гӯспандкушон [202, С. - 448].

Шоирони ҳамасри Рӯдакӣ ва баъди ў низ аз ашъори малик-ушшуаро пайравӣ менамуданд ва дар пайравии ин адиб шеърҳои худро эҷод мекарданд. Масалан, Манучехрӣ ба муносибати рӯзи хурсандӣ дӯстонро табрик намуда, ба онҳо дуoi нек мекунад. Манучехрӣ дар шеъри худ мисраero az Rӯdakӣ оварда бо ин восита дӯсти хешро табрик намудааст:

Чуз ин дуоят нагӯям, ки Rӯdakӣ гуфтаст,
“Ҳазор сол бизӣ, сад ҳазор сол бизӣ” [204, С. - 110].

Мутафаккирони ин аҳд ва тамоми мардум дар ин рӯз бо ниятҳои нек ҳамдигарро табрик менамуданд ва таманиётҳои некро барои ҳамдигар, дӯston, пайвандон, шоҳхону амiron ва хуллас, мардумони табақаҳои муҳталиф иброз медоштанд. Масалан, Фарруҳӣ дар иди Наврӯз малики замони хешро бо назм чунин табрик намудааст:

Бад-ин шоистагӣ ҷашне, бад-ин боистагӣ рӯзе,
Маликро дар ҷаҳон ҳаррӯз ҷашне боду наврӯзе [13, С. - 110].

Ин анъанаи неки мутафаккирони форсу тоҷик низ дар байни тоҷикони Бадаҳшон мақоми хешро дорост. Маъмулан, дар рӯзҳои хурсандиву шодӣ, иду маросимҳо, туйи арусӣ ва амсоли инҳо табрик намудани ҳамдигар ба ҳукми анъана даромада буд ва имрӯз ҳам ин оин мақоми хешро нигоҳ доштааст.

Ҳамbastagii ин анъанаи мақоми баланди тарбиявидоштаи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро ба анъанаҳои наврӯзӣ дидо мебароем. Мавзуи зебопарастӣ - эстетика, тозагиву солимии инсон дар андешаҳои миллии тоҷикони Бадаҳшон нақши асосӣ дорад. Ин мардум аз қадим ба зебопарастӣ ва тозагиву солимӣ диққати асосӣ равона намуда, бо гузашти замон онро камолу тақвият мебахшиданд. Масалан, тозаву озода кардани хона дар рӯзи иди Наврӯз яке аз анъанаҳои дигари наврӯзӣ мебошад. Аз нақлу ривояти куҳансолони ноҳияҳои Ишкошим, Рушон ва Шуғнон, ки ба воҳӯриву сухбатҳо ҷалб

гардианд, маълум гардид, ки аз замонҳои қадим тоҷикони Бадаҳшон ба тозагиву зебопарастӣ диққати асосӣ медоданд. Доиман саъю қӯшиш мекарданд, ки хонаву манзил, гирду атроф, тану бадан ва сару либоси онҳо тозаву озода бошад. Аз ин лиҳоз, дар арафаи ҷашнгирии ягон ид, маҳсусан, Наврӯзи оламафрӯз аз шифти хона то сақф хонаро тоза шуста, покизаву озода мекарданд. Дар вақти аз хона баровардани ифлосӣ ва сиёҳиву ахлот аввал ба берун нигоҳ мекарданд, ки касе дар роҳи гузари онҳо набошад, то ифлосиро набинад, ки сол барояш пурмашаққат наояд. Ва шояд мақсали дигар ин бошад, ки ки касе бояд қадбонуро бо ин ҳол набинад, ки фоли нек нест. Ахлотро қадбону ба ҷойи дур мепартофт ва бо баргаштан сару танро тоза шуста, либоси нав ба бар мекунад. Пас аз ба бар кардани либоси тоза соҳибони хонаро барои ба хона даромадан таклиф мекунад.

Инчунин дар иди Наврӯз занону духтарон тамоми зарфҳои рӯзгорро тоза мешустанд. Агар зарф ё ҷогае занг бардошта бошад онро бо кум тоза мекарданд, ки зангро мебардошт. Агар ҷиҳози хона қӯҳна шуда бошад, онро тамоман аз хона ба дур мепартофтанд ва зарфҳои навро ҳаридорӣ намуда, дар хона ҷой медоданд. Қуҳансолон мегӯянд, ки барои ҳаридорӣ намудани молҳои рӯзгор аввалан маблағ кофӣ набуд ва худи мавод низ камёфт буд. Аз сабаби камёфт буданаш нарҳи молҳои рӯзгор низ қиммат буд. Аз ин лиҳоз, гузаштагон аз меҳнати дasti худ барои худ роҳат мекарданд. Аз сафол зарфу ҷога месоҳтанд, аз чуб табак метарошиданд ва ҷанд рӯз пеш аз истифода ин зарфҳоро ҷанд бор бо оби гарм мешустанд.

Мардҳо бо ҳамроҳии писарони худ пурра гирду атрофи хонаро тоза мекарданд. Аммо ба ин кор низ пешакӣ омодагӣ медиданд. Ҷанд рӯз пеш ҷоруби калонро мебастанд, ки онро «Хоҳ ҷоруб» (Шоҳ ҷоруб) ё ба гуфти бархе аз пажӯҳишгарону қуҳансолон «Шоҳ ҷоруб» меномиданд. Ин ҷоруб барои тоза кардану рӯфтан бисёр мувоғиқ буд ва корро сабук мекард. Тоза кардани муҳитро аз тарафи рости хона сар мекарданд. Ғаждихоро рӯфта дар тарафи чапи хона ҷамъ мекарданд. Дар доираи

имконият ахлотро ба хар ё асп бор карда ба чои дур бурда мепартофтанд ва агар чунин имкон намебуд онро канда зери хок гур мекарданд ва дар солҳои охир онро месӯzonданд, ки балоҳои соли кӯҳна рафъ гарданд.

Тибқи навиштаҳои фолклоршиносӣ маъруфи тоҷик Нисормамад Шакармамадов, сардори оила субҳ пеш аз баромадани офтоб ба даст кӯза, ё ягон зарфро гирифта, ба лаби чашма ё рӯди об мерафт. Баъди шустушӯй зарфро пури об карда, сипас аз болои об се маротиба ҷаҳида: «ҳар чӣ дарду бало дорам, об бибар» - мегуфт. Оби тозаро оварда ба остонаи дарвозаву дари ҳонаи худ мерехтанд ва баъзе амалҳои рамзомезро ичро мекарданд.

Дар ноҳияҳои Роштқалъа ва Рушони пеш аз тоза кардани ҳона ва пӯхтани ҳӯрокҳои идона соҳибхоназан ё мард саҳарии барвақт ба чашма барои об меравад. Ҳамон касе, ки барои овардани об мебарояд, бояд аз ҳона то сари чашма ва аз он ҷо то ҳона ба касе сухан нагӯяд. Ӯ ҳангоми обгирӣ ба даруни сатил ҷандто сангча меандозад ва тибқи эътиқоди ин мардум ин сангчаҳо рамзи бақои зиндагиро ифода мекунанд. Обро ба ҳона оварда як қисмашро ба ҳамир меандозанд ва як қисми дигарашро барои пухтани боч - навъи ҳӯроке, ки аз қаллаву почай гӯсфанд ва рудаҳои он бо гандум нимкуфта ва бокило пухта мешавад, истифода мебаранд ва аз бозмондааш ҳамаи аҳли ҳонавода кам-кам менӯшанд, ки он фоли нек ҳисоб мешавад.

Ин анъана низ дар минтиқаҳои гуногуни Бадахшон аз ҳамдигар фарқ дорад, аммо фалсафаву мазмуни он як аст. Тавре олими фолклоршинос Шакармамадов Н. қайд мекунад, дар деҳаҳои болооби Шоҳдара (ноҳияи Роштқалъа) ва Кӯхи Лъали водии Горони ноҳияи Ишкошим соҳибхоназан субҳи содики рӯзи аввали Наврӯз бо зарфҳо сӯи сарчашма рафта, аз чашма сангрезаҳо ва аз паҳлӯи он сабзаҳои навдамида ҷида ва оби чашма гирифта, ба ҳона бар мегардад. Аввал болои бом баромада сангрезаҳо ва майсаҳоро аз равзан ба даруни ҳона (пойғаҳ) мепартояд ва пас аз бом фаромада, бо об вориди ҳона шуда, онро дар пӯхтани таомҳои наврӯзӣ истифода мебарад. Сангрезаҳо ва

майсҳоро баъди се рӯз аз пойгаҳи хона тоза чида, онҳоро дар таги дарахти калону сершоҳ, ки ба он ҷо бояд ғаждие нарасад, мепартояд. Ин расми қадим нияту орзуи ширини мардумро дар ҷашни Наврӯз инъикос меқунад ва аз ояндаи неку фархунда ва бо файзу баракат барҷаста дарак медиҳад. Олим Нисормамад Шакармамадов ин оинро ҷунин тафсир менамояд: «Он ҷаҳор ҷузви табиате, ки ба онҳо ишора рафт, ҷун ашёи рамз дар замими мардум мақом пайдо кардаанд. Онҳоро ба таври зайл тафсир ва ташреҳ додан мумкин аст: сарчашма рамзи манбаи зиндагӣ, асоси рӯзгор буда, сабза нумӯи зиндагӣ, санг баҳои рӯзгор аст. Дароҳт бошад ифодаи пойдорӣ ва устувории зиндагӣ – рӯзгори инсон мебошад.... .Об аз ҷумлаи аносери ҳастӣ буда, аз бузургтарин неъмати моддӣ ва омилҳои асосии баҳои тамоми мавҷудоти зинда мебошад.... Имрӯз ҳам мардум бо ҳайси покӣ ва рӯшаноии об аз худ ба он ворид кардани ғаждиро гуноҳи азим медонанд» [164, С. - 33].

Русумҳои мазкур ба он далолат меқунанд, ки эҳтиром ба обу тозагӣ дар контексти ҷашни Наврӯзи мардуми тоҷик, минҷумла тоҷикони Бадаҳшон аз даврони бостон ба гайр аз корбурди майшӣ, инҷунин мазмунҳои асотириву рамзӣ доштааст. Обро мардум дар қатори оташу бод ва хок ҳамчун як унсури муқаддаси табиат, дорои неруи поккунандаи айбу гуноҳҳо, нопокиҳо ва зиштиҳо медонистанд. Об рамзи ҳаёти поку беолоиш ва оромиву сулҳу субот низ мебошад. Онро барои анҷом додани тозагӣ дар баробари маводи ғизӣ буданаш истифода мебурданд. Аммо қайд кардан муҳим аст, ки на танҳо онро барои тозагӣ истифода мебурданд, балки обро аз ғаждиҳо нигоҳ медоштанд. Ба оби ҷӯю дарё ва нарҳо партофтани ифлосиро қатъиян манъ мекарданд, ҷун он рамзи муқаддас буда, ҳамзамон мардум онро тановул меқунанд, бо он таом мепазанд, менӯшанд ва амсоли инҳо. Ин анъанаҳои гузаштагон моро ба тозагӣ, зебопарастӣ ва гигиена, ҳифзи муҳити зист ва захираҳои табиӣ даъват меқунанд.

Оини мазкур ҷанбаҳои зиёди таҷрибавӣ дорад. Аммо дар ин ҷода назари муҳтасар ин аст, ки баъди пурра анҷом додани рӯбучин ва тоза

кардани дарун ва гирду атрофи хона, аҳли хона аз ҳафт навъи дарахти мевадиҳанда (агар дарахти мевадор набошад аз дарахтони бемева гулғунчаро мегиранд) ҳафт шохчаҳоро бурида ба хона медароянд ва бо қаломи «Шогун бухор (баҳор) муборак» яқдигарро муборакбод мекунанд. Модар дар ҷавоби онҳо «Ба рӯйи шумо муборак» мегӯяд ва кӯдакон шохчаҳоро ба болои дастархон мениҳанд. Мардум ба хонаҳои дӯстон, хешу табор рафта ҳамдигарро табрик мекунанд. Рақсу суруд барпо мекунанд. Шодиву хурсандӣ менамоянд, меҳмононро гиромӣ дошта иззату эҳтияром мегузоранд.

Шодиву хурсандии мардум дар ҳамаи минтиқаҳои аҳолинишини Бадаҳшони Тоҷикистон анъана буд ва ин оин то қунун идома дорад. Масалан, дар ноҳияи Мурғоб (ки соли 2019 дар ҷаҳонгирии Наврӯз меҳмони ин мардуми сарбаланди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон будем) низ мардум Наврӯзро бо шодиву хурсандӣ пешвоз мегиранд, рақсу шодӣ мекунанд ва барномаҳои консертии идонаро ташкил менамоянд.

Дар баробари кӯхансолон кӯдакону наврасон дар ҷаҳонгирии ин иди аҷдодӣ саҳми назаррас мегузоранд. Иштирок намудани кӯдакону наврасон дар ҷаҳонгирии Нарӯз хеле муҳим аст. Онҳо на танҳо рақсу бозӣ мекунанд, балки шеърҳоеро месароянд, ки мазмуни тарбиявӣ – ахлоқӣ, ватандӯстӣ, сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва амсоли инро тараннум мекунанд, наврасону ҷавонон аз қалонсолон панду насиҳат мегиранд. Пеш аз саршавии ид ҳамаи кӯдакон, наврасону ҷавононро ҷамъ намуда, бо онҳо сухбат мекунад. Асосан қайд менамояд, ки ҳамеша монанди имрӯз тифоқ ва ҷамъ будан муҳим аст. Бо ҳамдигар ҷангӯ ҷадол набояд кард. Тавре бозиро анҷом бояд дод, ки ҳама бо табъи болида ба хона баргарданд. Аз ҳуд ҳурдсолонро низ дастгирӣ намудан оини миллии мост, ба онҳо кӯмак кардан лозим аст, то ки дар иҷрои бозӣ қафо намонанд ва амсоли инҳо.

Ин бузургон на танҳо наврасонро бо додани пандҳо тарбия мекарданд, балки рафтори намунавии кӯхансолон ҳуд барои насли

наврасу ҷавон дарси ибрат буд. Кӯдакону наврасон бо ҷашми хеш медианд, ки аҳли дех ва ноҳия то чи андоза бо ҳам дӯст ва тифоқ мебошанд. Яқдилона дар баланд бардоштани шаъну шарафи диёри хеш саъю талош меварзанд. Шарики шодиву хурсандии ҳамдигар мебошанд. Ва мусаллам аст, ки муҳити солим аз панду насиҳат дидар дар тарбияи насли наврас саҳми бештар дорад.

Баъд аз тамошо намудани ин маросим бо бисёр шахсони соҳибиззату шараф ва рӯзгордидаи ноҳияи Мурғоб сухбатҳо доир қарда шуданд ва аз рафти сухбат маълум гардид, ки андешаҳои онҳо нисбат ба иди Наврӯз ва нақши он дар ташаккули сирати миллӣ якнавохтанд. Масалан, як тан аз ҳамсұҳбат Фуломалиев Раҳмон (67 сола) дар бораи нақши тарбияи насли наврас дар анҷоми анъанаҳои наврӯзӣ дар ноҳияи Мурғоб қайд намуд, ки тарбияи кӯдакону ҷавонон аз қадим дар мадҳи назари ниёғони мо буд ва хоҳад монд. Аз қадим дар ноҳияи мо анъана ин аст, ки чанд рӯз пеш аз ҷашни Наврӯз аҳли деха, омӯзгорону донишмандон, аҳли фарҳанг дар гирди ҳамдигар ҷамъ шуда, нақшай гузаронидани ин идро тартиб медоданд. Бо қӯдакону ҷавонон ҳар рӯз сухбатҳову воҳуриҳо мегузаронданд ва ҷавононро низ ба ид ҷалб менамуданд. Ин мероси ниёғони мост ва бо шарофати соҳибиистиклолии кишвар он аз нав эҳё гардида, тақвият ёфта истодааст, имрӯз низ ҷавонон дар гузаронидани ин гуна маросимҳо худро дар канор намегиранд ва баръакс нисбат ба дигарон фаъолтар мебошанд ва ин анъанаи неки наврӯзии гузаштагони мо то кунун ҳам мардумро дӯсту иттифоқ ва яқдилу яқзабон нигоҳ медорад [398].

Шиносой бо ин оини наврӯзӣ дар ноҳияи Мурғоб аён соҳт, ки анъанаи неки меҳмоннавозӣ, тарғибу ташвиқ ва тақвият баҳшидани иттиҳоду иттифоқ, ҳамдигарфаҳмӣ, зиёд гардидани муҳаббат ва садоқат байни хешону пайвандон ва умуман, мардуми атроф аз иҷрои русумҳои дар боло зикргардида боз ҳам дар байни насли наврасу ҷавон инкишоғ ёфта, ин расми нек аз насл ба насл интиқол ёфта истодааст. Ин хислатҳои нек дар арзишҳову андешаҳои миллии тоҷикони Бадаҳшон мақоми

максус дошта, равнақ ёфта истодаанд. Ширкати ҷавонону наврасон дар ичрои ин оини мардумӣ боиси тақвияти некиву некӯкорӣ ва меҳмоннавозӣ дар байни онҳо буда, онро бояд рушд дод.

Базму тараб барпо намудан ва шодиву хурсандӣ кардан дар ҷашни Наврӯзро муҳаққиқони осори Абуалӣ ибни Сино низ тасдиқ менамоянд: “Бино ба навиштаҳои муаррихони замони Абуалии Сино дар ҷашну маросимҳои Наврӯзу Сада, Мехргон аҳли ҳунар, шоирон бо барномаҳои ҳосай ҷашнӣ ҳунарорӣ менамуданд [195, С. - 232]. Ин гуфтаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар асрҳои X-XI низ яке аз роҳҳои ташаккули сирати миллӣ ин эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳои миллӣ чун Наврӯз будааст ва дар асри мо ин анъана идомаи ҳудро ёфта, рушд намуда истодааст.

Баргаштан ба тафсири маросими азодорӣ ва ё “Чароғравшан” вобаста ба риоя кардани тозагӣ ҳамчун ғарави саломатӣ таҳлили муқоисавии мақсаднок аст. Дар боло қайд гардид, ки мардуми Бадаҳшон дар ҳар як лаҳзаи зиндагӣ дар пахлӯ ва шарики ҳоли ҳамдигар буд. Дар маросими азодорӣ пас аз анҷом пазируфтани маърака, рӯзи саввум ҳамсаъҳо ҷамъ шуда, дарун, берун ва тамоми гирду атрофи ҳонаи азодоронро тоза мекунанд, либосу қолинҳо, асбобҳои рӯзгори аҳли ҳонаи мусибатзадаро мешӯянд ва ба қавли гузаштагон балову оғотро аз ин ҳонадон ба дур меандозанд.

Ин анъанаҳову маросимҳо аз зебопарастии тоҷикони Бадаҳшон шаҳодат медиҳанд, ки новобаста аз рӯзҳои хурсандӣ ва ё мусибат ба тозагӣ риоя мекунанд, ба якдигар дар ин самт низ қӯмак мекунанд ва ҳамдигарро дар ҳеч лаҳзаи зиндагӣ танҳо намемонанд. Дар замони кунунӣ ин оин боз ҳам ҳассостар аст, зоро таҷрибаҳои зиндагӣ собит менамоянд, ки муочират рӯ ба инкишоф ниҳода, аксарияти ҷавонон берун аз Ватан кор ва истиқомат мекунанд. Дар дехот дар бештари ҳонаҳо фақат қалонсолон истиқомат доранд ва дар ҳама гуна вазъиятҳои ҳаёт ба ҳамдигар ниёз доранд. Дар ин ҷода нақши анъанаҳои неки ҷашну маросимҳо бузург буда, иттиҳоду иттифоқ, муҳаббат ва дӯстӣ, некиву

некӯкорӣ ва дар маҷмӯъ, тарбияи насли наврасро таъмин мекунанд. Вобаста ба ин хулоса метавон кард, ки ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар ҳамbastагӣ бо ҷашну маросимҳо ва анъанаҳои миллӣ дар ҳар давру замон мақоми маҳсусро касб мекунанд, аз байн нарафта, балки тақвият меёбанд.

Масъала ва ё вижагии дигаре, ки дар таълиму тарбияи насли наврас нақши асосӣ дорад, инъикоси рангҳо дар осори мутафаккирони тоҷик ва ҷашну маросимҳои мардумӣ мебошад. Аксарияти олимоне, ки ба таҳқиқ ва ташхиси рангҳо ва нақши онҳо дар тарбияи насли наврас ва эътиқоди башарият сару кор доштаанд, бар он ақидаанд, ки се ранги асосӣ: сафед, сурх ва сиёҳ дар ҳаёти инсонҳои ибтидой мавқеи асосӣ доштаанд. Ба қавли олимӣ англisis В.У. Тэрнер боварӣ ба се ранги мутазаккир дар ибтидо қариб дар тамоми ҳалқҳо дидад мешуд.

Дар ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, анъана ва ҷашну маросимҳои мардуми тоҷик низ тасвири рангҳои сафед, сиёҳ ва сурх мавқеи назаррас доранд. Аз ҷумла, ранги сафед, ки тараннумгари роҳи рост, дили поку беолоиш, баҳти сафед, роҳи сафед ва дар маҷмӯъ, зиндагии босаодат мебошад, бисёр ба назар мерасад: “Рангҳои асосии сафед, сиёҳ, сурх ва сабз дар ашъори шуарои асри X, пеш аз ҳама, бевосита барои тасвири олам ва ашёҳи воқеъӣ истифода мешуданд” [90, С. - 105]. Тазаккур додан ба маврид аст, ки рангҳо тимсоли муҳталифро ифода мекарданд. Муҳаққиқон муайн намудаанд, ки ранги сафед дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI тимсоли саодат ва хушбаҳтӣ, баҳту иқболи нек, роҳи сафед ва баҳти сафед мебошад.

Ин аъана дар осори мутафаккирони ин аҳд зиёд ба назар мерасад ва ҳатто адибон дар осори хеш ҳосияти мӯи сиёҳ ва сафедро таҳлил намуда, манзалати мӯйи сафедро аз мӯйи сиёҳ баландтар медонанд. Масалан, Кисоии Марвазӣ бар он ақида аст, ки одам бояд ҳамеша хирадманд бошад ва дар асоси фармудаи хирад амал намояд. Чун одам ба синни калонсоливу пирӣ қадам мениҳад, мӯйи сараш сафед мешавад,

хирадаш бояд бештар ташаккулёфта бошад ва дар кору рафтор намунаи ибрати дигарон бошад:

Аз хизоби ману аз мӯй сияҳ кардани ман,
Гар ҳаме ранҷ хӯрӣ, беш хӯру ранҷ мабар.
Фаразам з-ин на ҷавонист, битарсам, ки зи ман,
Хиради пирон ҷуянду наёбанд асар [89, С. - 105].

Аввалан, мазмуни ин байт таҳқиқоти муҳаққики рӯзгор ва осори Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ – Абдулғанӣ Мирзоевро ёдрас менамояд, ки дар асри X баъд аз расидани давраи пирӣ ранг кардани мӯйю риш як навъ одат шуда буд. Ва баъдан абъёти болои К.Марвазӣ ба он ишора мекунад, ки мӯи сафед тараннумгари тарқ кардани одатҳои бад мебошад ва ин давраи тавба, давраи ислоҳ намудани ҳатоҳову гуноҳҳо мебошад. Зоро ба ақидаи шоир дар ниҳоди одами қуҳансол мардум хириди волои пиронро дидан меҳоҳанд ва ҳар кас бояд ба ин сазовор бошад.

Ва дар ҷои дигар К.Марвазӣ мақоми ранги сафедро аз ранги сиёҳ болотар дониста, ранги сафедро ба рӯз ва ранги сиёҳро ба шаб ташбех медиҳад:

Чун сари сапед дид бастам,
Гуфт ташбехи шайбу сахт аҷаб.
Гуфт рӯи сафеду мӯи сияҳ,
Ҳамчӯ рӯз аст дар миёни шаб [89, С. - 182].

Шуарои асрҳои болозикр дар осори хеш дамиданি сафедиро дар мӯйи сар ва риш агар аз як тараф ба ҳайси аломати пиригу заифӣ қабул мекарданд аз тарафи дигар даст қашидан аз орзуву ҳавасҳои ҷавонӣ ва тақвият баҳшидани парҳезкориву дурусткориро тараннум менамуданд. Масалан, яке аз шоирони ҳамасри Рӯдакӣ Мантиқии Розӣ овардааст:

Сапедӣ омаду андар рух уфтодам чин,
Кунун сазост, ки ман дур гардам аз бути Чин [90, С. - 96].

Аз байтҳои болоовардаи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик пурра собит гардид, ки онҳо ранги сафедро тимсоли саодат дониста дар осори хеш ба он ишораҳои зиёд намудаанд.

Дар баробари ранги сафед ин мутафаккирон ба ранги сиёҳ низ ишораҳо намудаанд. Аммо мутафаккирони мутазаккир ранги сиёҳро асосан мутазоди ранги сафед баррасӣ мекарданд. Аз як тараф, агар ранги сиёҳ дар осори мутафаккирони ин аҳд мазмуни ҷавониро ифода кунад, аз тарафи дигар онро нишонаи сӯгу мотам ва ҳамрадифи гуноҳ меҳисобанд. Масалан, Шаҳиди Балхӣ овардааст:

Мӯи сапеду руи сиёҳу рухи бачин,

Бар зиннати садаф шудаву гашта коина [121, С. - 118].

Рангҳои сиёҳу сафед дар маҷмӯъ, инъикоси ҳолати шахсӣ мебошанд. Муҳаққиқ В.Охонниёзов дар ин бора овардааст: “.... мағҳуми сиёҳу сафед барои инъикоси ҳолати шахсиву ҳаёти хусусии шуарои асри X ба тариқи инкори яке дигареро ва инчунин, аз ҷиҳати ифшии мазмунҳои мусбату манфӣ якдигарро иваз кардан баромад мекунад” [90, С. - 97].

Аммо ногуфта намонад, ки на ҳама вақт ранги сиёҳ ба маънои манфӣ дар осори мутафаккирони ин аҳд мунъакис гардидааст ва он вобаста ба мазмуни байтҳо баъзан тимсоли мусбат низ дониста мешавад. Масалан, дар тасвир намудани ишқу муҳабbat ва зебогии маъшуқа ранги сиёҳро истифода мебурданд. Рӯдакӣ чунин байт дорад:

Шод зӣ бо сиёҳчашмон шод,

Ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод [77, С. - 36].

Ё Дақиқӣ нигоштааст:

Шаби сияҳ бад-он зулфакони ту монад,

Сапедрӯз ба покии он рухони ту монад [225, С. - 17].

Аммо қайд бояд намуд, ки аслан дар осори муафаккирони асрҳои X-XI рангҳои сафед ва сиёҳ мазмунан низ мутазод буда, сафедӣ нишонаи ҳушбахтӣ ва сиёҳӣ нишонаи бадбахтиро ифода мекунад.

Маълумотҳои гирдовардаи мардумшиносону муарриҳон ва пажӯҳишгарони фолклор шаҳодат медиҳанд, ки дар анъанаҳо ва ҷашну маросимҳои тоҷикони Бадаҳшон чун ҷашни Наврӯз, оинҳову суннатҳои он ва маросими азодорӣ ранги сафед аҳамияти бештар доштааст. Ин

аъана дар ҷашну маросимҳо ва анъанаҳои миллӣ низ мақоми хешро дорост. Ба унвони мисол метавон овард, ки дар рафти гузаронидани таҳқиқот моҳи августи соли 2014 бо сокини деҳаи Нимоси ҷамоати Сежд ноҳияи Роштқалъа Доробов Муборакқадам (84 сола, соли таваллудаш таҳмин, 1930) оид ба таҷлили иди Наврӯз сухбат доир гардид. Доробов М. қайд намуд, ки дар маҳали мо рӯзи Наврӯз субҳ барвақт аз анҷом додани маросими «Пичирон» сар мешавад, ки ин оин аз гузаштагони мо мерос мондааст ва падари марҳумам низ ин анъанаро анҷом медоданд. Бо дамиданӣ сапедадам (таҳминан соати 4-5-и субҳ) сардори хона (шахси қуҳансол, бобо, падар ё амак) пеш аз ҳама аз хоб ҳеста, чӯби хушк ё каме поруро аз берун ба хона дароварда, бо садои баланд «Шогун буҳор (баҳор) муборак мегӯяд. Яке аз аъзои хонавода, аслан қадбонуи хона дар ҷавоби ӯ «Ба рӯйи шумо муборак» гуфта, бар китфи ӯ каме орд мепошад, ки сафедӣ ишора ба фоли нек аст. Соҳибхона чӯбро дар танӯр ё оташдон партофта, онро дар мегиронад. Дар ин маросим ҳар кас қӯшиш мекунад, ки аз ҳамаи аҳли деҳа пештар аз хоб ҳеста оташро дар гиронад, то ки дуди хонаи касе аз ӯ пештар набарояд ва аз равзан ба хона надарояд, ки сиёҳӣ нишонаи бадбахтист. Рамзи сафедиро дар ин ид бисёр риоя ва эҳтиром мекарданд. Дар ин бора Ш.Саидиброимов низ дар мақолаи хеш овардааст: «Аҳли хонавода химчай наврустай сабзро гирифта ба хона медароянд. Бо ворид шудан ба хона аҳли хонадонро бо қаломи «Шогун буҳор муборак» табрик мекунанд. Қадбонуе бо сухани «Ба рӯи Шумо муборак» ҷавоби табрикотии эшонро дода, каме ордро ба китфи онҳо мепошад. Китфи мардум низ дар ин рӯз сафед аст» [2013, С. - 200]. Ба сақфи хона, сутунҳои хонаи урғии Бадаҳшонӣ дар иди Наврӯз орд мепошиданд, холҷӯро дар орд монданд, то ордро ба худ қашад ва бо ин тарик дар сақфу сутунҳои хона гулҳои гуногунро нақш мекарданд. Ҳамаи ин аз эҳтиром ба ранги сафед дарак медод.

Дилбастагӣ ва эҳтиром ба ранги сафед то ба андозае зиёд буд, ки дар пӯҳтани ҳӯроки идона низ ин русум ҷой дорад. Аз ин лиҳоз, ҳӯроки наврӯзиро низ тибқи анъана бо шир мепӯҳтанд.

Дар маросими азодорӣ низ ба ранги сафед таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир карда мешуд ва имрӯз ҳам чунин аст. Чун касе оламро падруд мегуфт ва ӯро барои хондани намози ҷаноза омода мекарданد, ҷомаи роҳи охираташро, ки “кафан” мегӯянд, аз матои сафед тайёр мекунанд. Аввал мутаваффоро гуслу таҳорат дода, пас аз матои сафед барои ӯ ҷомаи роҳ тайёр намуда, бо ин ҷома ба ҳок месупоранд. Занони мусибатдор рӯмолҳои сафедро ба сар мемонданд. Зану фарзанд ва хешу табори навгузаштаи ҳок пӯшоқи сиёҳ ё сафедро ба бар мекарданд. Аз пӯшидани либоси сурҳ, ки рамзи шодиву ҳурсандӣ мебошад, ҳуддорӣ мекарданд. Аммо ба бар кардани либоси сафед ва ё ба сар кардани рӯмоли сафед дар ин маросим ба маънои ҳурсандӣ набуда, балки мусибатдор будани хешону пайвандонро инъикос мекард ва ҳамзамон либоси сафед рамзи покизагиву ифғат буда, онро дар вақти анҷом додани фароизҳои мазҳабӣ чун тоат ва ибодат ва маросими “Чароғравшан” низ ба бар мекарданд.

Мардуми тоҷик ва баҳусус, тоҷикони сарзамини Бадаҳшон дар гузашта ранги сафедро ҳамчун рамзи покиву беолоиши, сулҳу осоиштагӣ, осмони соғ ва қушиши кор шуморида, дар интиҳоби ғизову ашё ва либосу ороиши ҳона, маросимҳои азодорӣ ба он афзалият медоданд. Гузаштагони Бадаҳшон қӯшиш менамуданд, ки ҳар чӣ бештар ин ранг дар айёми Наврӯз мавриди истифода қарор гирад. Масалан, ҳангоми таҳвили сол либосҳои сафед ба бар намуда, дар руии суфраи Наврӯзӣ шакар, шир ва ҳӯрокҳои аз ширу биринҷ тайёркардашуда ҷо медоданд. Дар ин суфраи идона инҷунин себу сир ва санҷид ҳам ҷой дода мешуданд, ки дарунашон сафед мебошад.

Аз бозёфтҳои таъриҳӣ, илмиву педагогӣ дарёфтем, ки расми сафедгузинӣ ва рамзофарӣ дар замонҳои хеле қадим низ маъмул будааст. Дар асоси нигоштаҳои Ал-Кисравӣ, шоҳони Сосонӣ пагоҳии рӯзи Наврӯз бози сафедеро парвоз медоданд ва субҳи Наврӯзро бо ошомидани шири навдӯшида ва ё ҳурданӣ порае панири тоза ҳусни оғоз

мебахшиданд. Дар рӯзи Наврӯз ба шоҳ дар обгинаи нуқрагин об мебурданд.

Дар бисёр тасвирҳои мардумшиносӣ ва фолклории пажӯҳишгароне, ки дар бораи Наврӯз ва расму одатҳои марбути он китобу мақолаҳо таълиф кардаанд, омадааст, ки то ба имрӯз ранги сафедро яке аз муҳимтарин рангҳои рамznoki ин ҷашн ҳисоб мешавад.

Дар ноҳияи Дарвози Бадаҳшон дар айёми Наврӯз аслан ғизоҳои ширӣ, ба мисли ширбиринҷ, ширҷӯш, ширравған, ширбат омода мекарданд. Мардум ин ҳӯрокҳоро дар хона тайёр карда, сипас ба табаку зарфҳо бардошта ба идгоҳ мебурданд ва бо ҳам тановул мекарданд. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар бисёр деҳоти Дарвоз ин оин то қунун мақомашро аз даст надодааст.

Инъикос ёфтани ин ранг дар суннатҳои Наврӯзии аҷдодони мо рамзи покиу бегуноҳӣ, рамзи зиндагонӣ, рамзи ваҳдату дӯстиро ифода мекунад.

Ранги сиёҳ низ дар маросими азодорӣ нақши марказӣ дошт. Соҳибони мусибат, аксарият занон, дар рӯзи мусибат ва пас аз он низ то як сол либоси сиёҳ ба бар мекарданд. Ба тӯю хурсандӣ намерафтанд. Ва қасе, ки ба аёдати онҳо меомад онро дар рӯзҳои мусибат “сияҳбардорӣ” мегуфтанд. Аёдаткунандагон ба хонаи мусибатзада бо табаки орд ё ҷизҳои шириниӣ меомаданд ва гӯё бо ин роҳ андӯҳи ӯро кам мекарданд ва ин одат инчунин таманнои рӯзи хуш кардан баъд аз рӯзи мусибатро дорад.

Бояд тазаккур дод, ки агар ранги сиёҳ рамзи торикӣ, маризӣ, даҳшат, марг, гуноҳ ва дигар хислатҳои манфири дошта бошад ҳам, вале вай дар ҳамоҳангӣ ва ҳамbastагиву мувофиқат бо ранги сафед тавозуни дунёро нигоҳ медорад. Мардумони дигар миллатҳо ва мазоҳибҳо ранги сиёҳро рамзи балогардон ва хушбахтӣ низ мешуморанд, ки аз афкори мутафаккирони асрҳои болозикр ва анъанаҳо, ҷашну маросимҳои миллӣ мутафовит аст.

Бо вучуди ҳамаи ин тоҷикони Бадаҳшон, ки нигаҳдорандай

қадимтарин афкору эътиқоди ориёй маҳсуб мешаванд ва муҳаққиқони зиёд инро исбот намудаанд, ба рангҳои сафед, сурх ва сиёҳ эътиқоди қавӣ доштаанд. Ранги сурх ба зиндагии рӯзмарра ва хоса муҳимтарин ҷашну маросимҳо ва анъанаҳои миллии тоҷикони Бадаҳшон чунон таъсиргузор аст, ки баъзан байни рамзи хурсандӣ ва ё андӯҳ будани он тағовут гузоштан бисёр мушкил аст. Чунончӣ дар рӯзҳои хурсандӣ, хоса ҷашни Наврӯз мардуми Бадаҳшон пеш аз тулӯи офтоб матои сурх ё болишт, таксарӣ ва ё дигар ҷиҳози матои сурҳдоштаро аз хона бурун оварда оvezон мекунанд ва ё болои девори ҳавлии хона мегузоранд, ки ин рамзи хурсандӣ ва нишонаи хушбахтии солро ифода мекунад. Ҳангоми ба дунё омадани тифли навзод аз берун дар равзан ва дари хона порчае аз матои сурҳро оvezон мекунанд, ки он рамзи балогардон будан, аз ҷашми заҳм эмӣ доштани кӯдак ва хурсандии хонадонро инъикос мекунад. Ба аруս дар тӯяш куртаи сурх мепӯшанд, хешовандон, ёрӯ дӯстон, аксаран занону бонувон либоси сурҳро ба бар мекунанд. Бистару болини аруஸро, ки бо худ ба хонаи шавҳар мебарад бо матои сурҳ мебанданд, тӯшии роҳи аруஸро дар хурчини сурҳ мемонанд, дар қисай шаҳмард низ пораи матои сурҳ ё рӯмлҷаи сурҳ меандозанд ва амсоли инҳо, ки мақсад хурсандиву шодӣ, баҳту иқболи нек ва хушбахти мебошад.

Аммо ин ранг дар маросими азодориву мусибат низ истифода мешавад ва истифодаи он бо дигар мазмун аст. Масалан, пеш аз баровардани тобут аз хонаи мусибатзада, ба ният ва мақсади эмӣ мондан аз балоҳову рӯзи ғам ҳамсаъҳо дар пеши хонаи худ ягон матои сурҳро мепартоянд. Дар баробари ин тобутро низ бо матои ранги сурҳдор мепӯшонанд. Ин анъанаҳо худ аз худ арзи вучуд накарда, таъриҳ, мақсад ва аҳамияти пайдоиши худро доранд.

Боиси таваҷҷӯҳ аст, ки ин анъана фалсафа, ақидаҳои педагогӣ, тарбиявию-ахлоқии худро дорад ва дар тарбияи ахлоқии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва кули мардум саҳми босазо дорад. Тавассути истифодаи ин рангҳо дар анъанаҳои наврӯзӣ ва ҷашну маросимҳо

гузаштагон дар гирди ҳам ҷамъ омадани мардумро дар рӯзҳои хурсандиву мусибат ташвиқ мекарданд. Дар асоси байтҳои дар боло овардаи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва нақши ин рангҳо дар анъана, ҷашну маросимҳои мардумӣ тарғиб карда мешуд, ки мардум бояд дӯсту тифоқ бошанд, чун ранги сафед дили ҳар кас поку тамиз бошад, набояд дилҳои мардум нисбат ба ҳамдигар сиёҳ бошад ва набояд, кину кибр дар дил вуҷуд дошта бошад, чун ранги сурх хотири ҳамдигарро шод гардонанд, ба қавли Шайх Саъдӣ “бани одам аъзояи якдигаранд”. Тавассути ин ақидаҳои педагогӣ насли наврас ташвиқ мегардад, ки дар тамоми вазъиятҳои ҳаёт бо ҳам бошанд, шарики шодӣ ва андӯҳӣ ҳамдигар бошанд ва ин анъанаи неки ниёгонро ҳифз намуда, тақвият бахшанд.

Эҳё ва тақвият бахшидани ин оин қӯдакон, наврасону ҷавонон ва қули мардумро ба ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтируму ҳурмати ҳамдигар даъват мекунад. Роҳи пешгирифтаи мардум бояд сафед, ҷавобгӯи аҳлоқи ҳамидаи инсонӣ бошад. Ҳар кас бояд дар анҷом додани аъмоли нек саъю талош варзида, пешсаф бошад, соғдилона бо ҳамдигар муносибат намуда, бо иттиҳоду иттиҳоқ зиндагӣ ба сар баранд.

Ва муҳтавои дигарро низ аз ин оин баровардан ба мақсад аст, ки рамзи сафедӣ ишора ба қалби сафед-пок, андешаи сафед-нек, нияти сафед-беолоиш ва рамзи сурхӣ муҳаббати самимӣ, садоқату вафодорӣ ва амсоли инҳоро тараннум мекунад. Зоро ниёгони мардуми тоҷик ва бахусус, тоҷикони Бадаҳшон табиатан мардуми некдилу некниҳод буда, тафаккури солим ва нияту андешаи пок доштанд ва бо касе ҳасму ҳусумат надоштанд. Эҳё ва тақвият бахшидани ин оин дар ниҳоди қӯдакон, насли наврасу ҷавон ҳислатҳои болозикрро тарбия намуда, аз ҳурдӣ дар дили онҳо нақш мебандад ва дар тарбияи онҳо саҳми босазо мегузорад, тавре дар урфият мегӯянд: “Омӯзиш дар ҳӯрдӣ-нақш бар девор”. Ва мутафаккирони асрҳои болозикр низ таълиму тарбияро дар ҳурдӣ, аз овони қӯдакӣ тавсия медиҳанд ва дар ин самт ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон, ҷашну маросимҳо ва анъанаҳои миллӣ

ҳамбастагии зич доранд. Масалан Абушакури Балхӣ овардааст:

Ба ҳангоми барноиву кӯдакӣ,
Ба дониш тавон ёфтан зиракӣ.
Дарахте, ки хурдак бувад боғбон,
Бигардонад ӯро, чу хоҳад чунон.
Чу гардад калон боз натвонадаш,
Ки аз қажживу ҳам бигардонадаш [13, С. - 50].

Ва дар ҷои дигар шоир овардааст:

Биёмӯз, ҳарчанд битвониё,
Магар хештан шод гардониё [13, С. - 50].

Мисолҳои дар боло овардашуда тадқиқоти моро асоснок мекунанд. Истифода бурдани ранги сафед дар ҷашну маросимҳо насли ҷавон ва умуман, тамоми инсониятро ба покдилӣ, ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, роҳи сафед, баҳти сафед даъват мекунад. Касе, ки бо дили соғ, нияти нек Наврӯзро ҷашн мегирад, то охири сол хушбахт хоҳад буд. Аз ин ҷо бар меояд, ки зинда нигоҳ доштану тақвият баҳшидани ин анъана дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавони муосир нақши бориз дорад. Онҳо талқин мешаванд, ки дар анҷом додани аъмоли нек событқадам бошанд, соғдиливи некниҳодиро пеша намоянд ва бо ваҳдату иттиҳод зиндагӣ намоянд.

Таҳқиқотҳо событ намуданд, ки ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ҷанбаҳои мухталифи таълиму тарбияро дар бар мегиранд. Ин педагогика аз ҷиҳати дарбаргирии ғояҳои тарбиявӣ-аҳлоқӣ бой буда, масъалаҳои мубрами соҳаи таълиму тарбияро фаро гирифта, таҳқиқоти амиқро тақозо дорад. Яке аз масъалаҳои, ки дар байни насли наврасу ҷавон ва ҳатто миёнсолону қуҳансолон имрӯз боиси нигаронӣ гардидааст, ин маҳдуд гаридани аёдати хешу табор, омаду рафт ба хонаҳои ҳамдигар, хабар гирифтани аз ҳолу аҳволи наздикону пайвандон, ёру дӯст, ҳамсояву дигар мардумон мебошад. Ин падида боиси коста гаридани арзишҳову сирати миллӣ, муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстиву иттиҳод ва дигар хислатҳои

неки инсонӣ мегардад. Ҳол он ки ба аёдати ҳамдигар рафтан, меҳмони ҳамдигар шудан, ба ҳамдигар мадад расондан, шарики ғаму шодии ҳамдигар будан дар сирати миллӣ, арзишҳои миллии ҳалқи тоҷик ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон мақоми маҳсус дошт ва он набояд аз байн биравад. Ин мавзуъ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик мақоми маҳсус дошта, онҳо парешониву фардгароиро маҳкум намуданд ва иттиҳоду иттифоқ буданро месутуданд. Масалан, мутафаккир Носири Ҳусрав ба ҳамдигар некӣ қардану мадад расондан, некоҳои мардумон будану аз фазилати он дар амон будан, бомуруват будан, ба мардум мадад расонданро хислати волои инсонӣ медонад ва дар осори хеш ин хислатҳоро тарғиб менамояд ва ин хислатҳо дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ нақши қалидӣ доранд. Аз ҷумла, мутафаккир дар боби «Дар баёни ризо»-и «Саодатнома» овардааст:

Ҳамеша некоҳӣ мардумон бош,
Ба некӣ қӯш он гаҳ дар амон бош.
Дилатро бо муруват муттафиқ кун,
Агар хайре кунӣ бо мустаҳиқ кун.
Мадад кун, то ки ҳалқ ёри ту бошад,
Ҳама олам мададгори ту бошад [166, С. - 554].

Ба қавли мутафаккир ашхоси мададрасону некоҳ ҳам мақбули Ҳудо ва ҳам азизу мукаррам дар миёни мардум мебошанд.

Абушакури Балхӣ бошад, эҳё намудану тақвият баҳшидани анъанаҳои миллӣ, баҳусус хислатҳои болозикр ва дар ин самт сабақ гирифтан аз таҷрибаи бойи гузаштагон, минчумла ба имдоди ҳамдигар расидану аз ҳоли ҳамдигар ҳабар гирифтан ва дар рӯзгори хеш амалӣ намудани ин таҷрибаро пешниҳод менамояд:

Магар пеш биншонадат рӯзгор,
Ки беҳ з-ӯ наёбӣ ту омӯзгор [13, С. - 50].

Таҳқиқи рӯзгор ва осори Абуалӣ ибни Сино низ собит намуд, ки мутафаккир тарафдори муносибати дӯстона ва бегазанд байни одамон ва тамоми мардумон буд. Ӯ дар симои некиву некукории мардум қувваи

бузург, пешравии чомеа, таҳкурсии вақти одамонро медин ва тарафдори дўстии ҳамешагии мардумон буд. Сино бар он ақида аст, ки некиву некӯкорӣ, аёдати ҳамдигар, муҳаббати хешу табор одамро сарбаланд мекунад, руҳияшро баланд мебардорад. Аёдати ҳамдигар, муҳаббат ва иттиҳод барои одамон чун боду ҳаво зарур аст. Дар асоси ақидаҳои Сино сифатҳои шахсӣ барои ҳар як шахс хосанд, чунки одам табиатан нек аст ва қӯшиш менамояд, ки бо эҳтиёҷмандон ёрӣ расонад. Саховат бояд беғаразона бошад ва ба мақсади нек нигаронида шуда бошад. Ва дар ин замина А.Сино рашқ, худписандӣ, буридан аз хешон, баҳил будан, дурӣ чустан аз дўстон, хешу табор ва дигар хислатҳои разиларо танқид намудааст.

Фирдавсӣ низ тавоноии мардумро дар иттиҳоду дўстӣ ва некиву некӯкорӣ ва муҳаббат ба ҳамдигар мебинад. Фирдавсӣ гуфтори зиёду бефоидаро танқид намуда, кирдори шоистаи таҳсинро муҳим мешуморад. Ҳаким иттиҳоду дўстии бародаронро боиси пирӯзиву хушрӯзгории онҳо медонад ва бо ин васила тамоми мардумро ба иттиҳоду иттифоқ будан даъват менамояд:

Агар ду бародар ниҳад пушт, пушт,
Тани кӯҳро хок молад ба мушт.
Бузургӣ саросар ба гуфтор нест,
Дусад гуфта чун ними кирдор нест.
Чу некӣ кунад кас, ту подош кун,
В-агар бад кунад, низ парҳош кун [48, С. - 114].

Ин ақидаҳо дар осори султони шоирон низ бисёр ба назар мерасанд. Бузургтарин шодиву хурсандиро Рӯдакӣ дар дидани дидори дўстон мебинад ва талхтарин лаҳзаи ҳаёти мардумро дар фироқу чудоӣ аз дўстон маънидод мекунад:

Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон,
Бартар аз дидори рӯи дўстон.
Ҳеч талҳӣ нест бар дил талхтар,
Аз фироқи дўстони пурхунар [79, С. - 52].

Ақидаҳои болозикр дар ҷашгирии иди Наврӯз баръало мушоҳида мегарданд ва таҷрибаҳои бойи гузаронидани ин ид гуфтаҳои моро далели асосӣ мебошанд. Ба унвони мисол метавон овард, ки рӯзи дуввуми иди Наврӯз, ки онро маъмулан дар Бадаҳшон рӯзи “Салом-салом” меноманд, бо дамиданӣ сапедии саҳар мардум аз хоб хеста таоми рамзӣ ва анъанавии наврӯзиро, ки “Боҷ” ном дорад, якҷоя тановул мекунанд. Ин ҳӯроки наврӯзӣ аз гандуми нимкуфта, қалаву почаки гӯсфанд иборат буда, аз аввали бегоҳ то дамиданӣ субҳ онро мепазанд, то ки хуб бипазад ва саҳарӣ онро тановул мекунанд, меҳмонони омадаро низ бо он зиёфат мекунанд. Пас аз тановули субҳона мардум гурӯҳ - гурӯҳ шуда шодиву ҳурсандӣ мекунанд, ба аёдати беморон, ниёзмандону маъюон ва дигар хешу таборон мераванд. Барои онҳо тибқи ниёзашон ҳадяву ҳӯрданиҳо мебаранд. Аруս тӯҳфаю бочро гирифта ба аёдати падарарус, духтар ба ҳабаргирии хонаи падар, ҷавонон ба саломи пирон, шогирдон ба саломи устодон, рафиқону дӯстон ба саломи ҳамдигар мераванд. Онҳоро низ аз хонаи худ бо тӯҳфаҳо ҳадя гусел мекунанд. Мардум гурӯҳ-гурӯҳ шуда, ба меҳмонии ҳамдигар мераванд. Ин анъанаи нек то кунун низ дар Бадаҳшон арзи вучуд дорад. Аслан оини бочандозӣ, шодиву ҳурсандӣ кардан, ба аёдату салом ва ҳабаргирии ҳамдигар рафтан ба оини «Суманакпазӣ», ки дар дигар нуқотҳои Тоҷикистон машҳур аст, хеле наздик аст.

Ин анъана дар асоси андешаҳои миллӣ, пайравӣ намудан аз анъанаҳои неки аз гузаштагон ба меросмонда анҷом дода мешавад. Ҷун мардум ба саломи ҳамдигар мераванд муҳабbat зиёд мегардад, гуноҳҳо ҳатоҳои ҳамдигарро мебахшанд, кину адovat аз дилҳо зудуда мегардад. Аз аёдати ҳамдигар муносибатҳои хешутаборӣ равнақ меёбанд, дӯстӣ дар байни хешу табор ва олу аёл, дӯstonу ҳамсоягон меафзояд. Афзудани дӯстӣ иттиҳоду иттифоқ дар миёни олу авлод, қабила, деҳа ва амсоли инҳо боиси таъкими сулҳу субот дар қишвар мегардад. Сулҳ аз байни ду аъзои хонавода ба авлод ва аз авлод ба ҷомеа, қишвару олам интиқол меёбад. Оила, хешу табор ва авлодон

сарчашмаи асосии пайдоиш ва тақвиятбахши сулху субот ва дӯстиу иттиҳод мебошанд. Аз ин лиҳоз, эҳё ва равнақ бахшидани чунин анъанаҳо муҳим ва ҳаётан зарур мебошад.

Инчунин оини фавқуззикр некиву некӯкорӣ, дӯстӣ ва рафоқат, ҳамдигарфаҳмиву иттиҳод дар ҷомеаро тараннум мекунад ва ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI, ки намунаи ин ақидаҳо аз осори Рӯдакӣ, А.Балҳӣ, Фирдавсӣ, Абуалӣ Сино, Носири Ҳусрав, Дақиқӣ, Кисоии Марвазӣ, Абушакури Балҳӣ ва Шаҳиди Балҳӣ дар боло оварда шуданд, ҳамbastagии зич доранд. Асосан дар ин кор занону модарон, бонувон нақши бориз доранд. Таҷрибаҳо собит менамоянд, ки агар дар ҷомеа занон дӯсту тифоқ бошанд, мардону фарзандон низ бо иттиҳод зиндагӣ мекунанд. Ва оинҳои мардумии Бадаҳшон чун «Салом-салом» дар тараннуми дӯстиву рафоқат, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ намудан, равнақи ҳунарҳои мардумӣ, омӯзиш ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадам, қӯмак ба ниёзмандону ятимон ва дигар хислатҳои ахлоқӣ саҳми назаррас доранд ва насли наврас бояд дар ин руҳия тарбия карда шавад. Ин гуфтаҳо тақвияти ин ақидаанд, ки тоҷикони Бадаҳшон аз қадим боз бо ҳам равобити ногусастани дошта, чун узви як тан бо ҳам дӯстона дар як макон зиндагӣ мекарданд.

Мақсад аз овардани ҳамbastagiҳои ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва педагогикии мардумии Бадаҳшон оид ба муносибати хуби хешу табор, ба аёдати ҳамдигар рафтани аз аҳволи ҳамдигар хабар гирифтани, пойдории иттиҳоду иттифоқ дар байни хешу табор, олу аёл ва дӯстон эҳё намудану равнақ бахшидани ин анъанаи неки ниёғон аст. Тавре дар боло қайд гардид, ин анъана бо мурури замон коста гардида, дар баъзе минтиқаҳо қариб аз байн меравад. Шояд ҷаҳонишавии ҷомеа, муоцират, зиёд шудани корҳои рӯзгор, нарасидани вақт, бемавқеъ истифода кардани техникаи мусир, аз қабили телефон, Интернет ва амсоли инҳо омилҳои халалрасони ин анъана бошанд. Аз ин лиҳоз, олимони соҳаи педагогика, адабиёт ва таъриҳро муҳим аст, ки ин мавзуъро мавриди пажӯҳиш қарор дода,

сабабҳои пайдо шудани проблемаҳо дар ин самт ва роҳҳои бартараф намудани ин проблемаҳоро ба таҳқиқ фаро гиранд.

Дар ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва анъанаву андешаҳо ва ҷашну маросимҳои мардуми ориёtabори тоҷик рӯшандиливу равшанфикарӣ нақши асосӣ дорад. Миллати қадими тоҷик аз рӯзи арзи вуҷуд намуданаш дар олам равшанзамиру равшанфикар ва равшанандешу равшаниҳод буд, аст ва хоҳад монд. Аз ин рӯ, рушноӣ ҳамчун рамзи пирӯзии некӣ бар бадӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI ва анъанаҳои миллӣ, аз ҷумла, дар контекси Наврӯз мақом гирифтааст.

Дар ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва арзишҳои миллии мардуми тоҷик, баҳусус, тоҷикони Бадаҳшон муҳаббат ва садоқат ба зану фарзанд, аҳли оила, ҳешу ақрабҳо, миллату Ватан, забон, анъана, расму оин ва амсоли инҳо ҷойгоҳи асосӣ дорад. Маҳз мақсад аз овардани маълумотҳо оид ба “Нур” ё “Оташ” ҳамчун рамзи “Нур” дар осори мутафаккирони ин аҳд ё анъанаҳо, ҷашну маросимҳо дар ниҳоди насли наврас тақвият баҳшидани хислатҳои болозикр мебошад. Рамзи афрӯxtани оташ ва парастиши он нишони муҳаббату садоқат ба оила, ҳешу табор, ҳалқу миллат, тамаддун, забон, расму оин, фарҳангу таърих ва ватандориву ватандӯстии миллати кӯҳан ва шарифи тоҷик буда, ақидаҳои педагогии амиқро дорост. Ин анъана дар асрҳои X-XI ва осори мутафаккирони ин асрҳои низ ҷой доштааст. Масалан, Фирдавсӣ ба ин анъана чунин ишора кардааст:

Нигоҳ дорад ойини ҷашни Сада,
Ҳамон фарди Наврӯз оташкада.
Ҳамон Ҳурмузу Маҳу рӯзи Мехр
Бишӯяд ба оби хирад чанд меҳр [39, С. - 9].

Ин мисраъҳо исботи ин ақидаанд, ки Фирдавсӣ чун дигар мардумони ҳамасри ҳеш оташкадаро ҳимоятгари оину анъана ва расму русум дониста, дар ҳар як машгулият истифодаи хирадро аз ҳама боло медонад. Аз ин ҷо бар меояд, ки бо истифода аз хирад арҷ гузоштан ба

анъанаҳои волои ниёгон ва ташаккул додану ба қадами замон мутобик кардани онҳо вазифаи ҳар фард аст.

Вобаста ба мақоми оташ дар анъанаҳои наврӯзии мардуми Бадаҳшон номзади илмҳои фалсафа F. Ғарибшоев чунин овардааст: «Дар оташ сӯзондани ашёи нолозиму палидиҳо ба хотири пок намудани Замини муқаддас-макони сукунату рӯишҳо фаҳмида мешавад» [211, С. - 46].

Сарчашмаҳои таърихӣ аз вучуд доштани ҷашне бо номи Оташ шаҳодат медиҳанд, ки ин ҷашн аз бозмондаҳои хеле қӯҳани ориёист: “Оташ чун манбаи равшаниву гармист. Инсонҳо аз қадим бо гулханафрӯзӣ Офтоб, гармиву нури парофкани онро ба меҳр сӯи худ меҳонданд ва акнун аз ҳарорати он барои худ меҳроҳонаҳо (гармидехҳо) месозанд” [209, С. -114]. Ин суханон ба он андеша гувоҳанд, ки оташ рамзи Нур, барҳамзанандай торикий ва мубаддалкунандай он ба рӯшной мебошад. Гармии оташ муҳаббат дар миёни аҳли хонадон, ёру дӯст, хешу табор, хуллас, муҳаббат ба ҳалқу миллат ва Ватан аст.

Аз қадим бозмондааст, ки Наврӯз таҷассумгари нияти неку ормон ва орзуҳои ширини одамон будааст ва ҳоҳад монд. Бо мақсади он ки рӯшнойӣ, ҳарорат дар рӯзгор ҳамеша пойдор бошад, мардум дар ҷойҳои маҳсус оташкадаҳо, аловҳонаҳо созмон дода, ҳангоми ҷашни идҳо, маросимҳои мавсими, ҳоса дар ҷашни Наврӯз он ҷойҳо гулхан меафруҳтанд. Шоир Мӯъмин Қаноат дар ин бора чунин изҳори ақида намудааст: «Пас аз фурӯ рафтани ҷаҳонтоб шаб давоми рӯз буд дар тақвими мо, зоро нури Яздониро оташи оташкада ва хонавода нигоҳ медошт. Ин ойини оташпрастӣ нест, балки оташ дар замин таҷаллии фурӯғи Аҳурамаздо аст, ки аз тариқи офтоб интиқол мешавад. Паростиши алов паростиши нури Яздонӣ аст» [143, С. - 14]. Ин гуфтаи Мӯъмин Қаноат, дар як шеъри донишманди араб Абунавас, ки рӯзгораш ба асрҳои ҳазораи аввали мелодӣ тааллуқ дорад, ба ин маънӣ омадааст: «Наврӯз торикии шабро бо гулҳое, ки чун ситорагони тобон бар шоҳаҳо дурхшанд, бароямон бомдод кард» [143, С. - 14].

Дар баъзе нуқоти аҳолинишини Бадахшон дар вақти пухтани таомҳои миллии Наврӯзӣ «бат» (алво) ва «боҷ» (таоми миллие, ки аз гандуми нимкӯфта тайёр мешавад) аз шом то субҳ дар оташдон афрӯхтани алов аз ҳезуми арча ва зардолуи хушк шояд аз ҳамин сабаб бошад.

Оташ назди мардум аз замонҳои қадим соҳиби мақому манзалати хос буд ва аз унсурҳои муқаддас қарор гирифт, ки он бидуни ҷанбаи рушноиву ҳарорат доштанаш беҳтарин василаи хабаррасонӣ низ пазируфта шуда буд. Афрӯхтани оташ ба мари бурҷҳо ҷанбаи паёмдиҳанда дошт. Дар Эрони қадим ҳафт оташкадаи машҳур будааст, ки ҳар яки онҳо ба яке аз ҳафт сайёра нисбат дода шуда, номи маҳсус доштаанд: Озармехр, Озарнӯш, Озарбавром, Озароин, Озархурдод, Озарбарзин ва Озарзардуҳишт.

Дар маросми “Чароғравшан” низ оташ ҳамчун рамзи Нур ва ғалабаи рӯшнӣ бар торикий, доноӣ бар ҷаҳолат ва адолат бар зулм ва дар маҷмӯъ, пирузии некӣ бар бадӣ мақоми сазоворро дорост. Дар оини “Чароғравшан” “Чароғдон” ё “Қандил”, фатила (аз пунба ё пахта тайёр мешавад), равғани зайдун ё гӯсфанд истифода карда мешаванд. Фатиларо дар даруни ҷароғдон монда, болои он равған мерезанд ва дар раванди қиротаи “Қандилнома” онро равшан мекунанд. То охири ҳондани дуову матни “Қандилнома” ҷароғ месӯзад ва баъди ҳатми дуову такбир соҳибони мусибат ва хешони наздик ҷароғро зиёрат мекунанд. Ногуфта намонад, ки маросими фавқ оину расмҳои зиёд дорад ва ин мавзӯъ баҳси таҳқиқоти дигар аст, вале мо танҳо ҷанд лаҳзаро вобаста ба мавзуи хеш аз ин маросим мисол овардем.

Мақоми оташ дар ин маросим ва зиёрати ҷароғ ҷанд ҷанбаи педагогии хешро дорост:

- зиёрати ҷароғ эҳтиром ба Нури илоҳист, ки равшангари замину замон аст;
- эҳтиром гузоштан ба арвоҳи даргузашта;
- тасаллияти хотири мусибатзадагон;

- шарики ғаму андӯҳи онҳо будан;
- дар ҳар вазъият гирди ҳам ҷамъ омадани хешон ва ба имдоди ҳамдигар расидан;
- эҳё ва равнақ бахшидани анъана ва ҷашну маросимҳои милливу мардумӣ.

Ҳаёт гувост, ки инсон нисбат ба ҳар вақти дигари зиндагӣ дар рӯзҳои дармонагиву ночорӣ ва мушкилӣ ба қӯмак ва имдоди ҳамдигар ниёзи бештар дорад. Аз ин лиҳоз, рамзи Нур ё оташ дар маросими азодорӣ, гирди ҷароғ ҷамъ омадани хешон ва зиёрати он дар баробари шахсони мусибатзада иттиҳоду иттифоқ ва дӯстиву вафодориро ба ҳамдигар нишон медиҳад. Ин оин ташвиқ мекунад, ки хешу табор ва ёру дӯст ҳамчӯ гармии оташ бояд муҳаббати гарму самимӣ дошта бошанд, садоқат ва вафодориро тақвият бахшанд, дар раҳнамоӣ ба ҳамдигар мисли Нур ё оташ бошанд то роҳи ҳамдигарро равshan созанд. Рамзи дигари ин оин дар оташ сухтану хокистар намудани ҷумлаи бадиҳо ва равнақ бахшидани некиву некӯкорӣ мебошад.

Дар боло қайд гардид ва боз ҳам боиси тазаккур аст, ки маросими “Чароғравшан” оинест, ки дар Бадаҳшони Тоҷикистон овардани онро ба мутафаккир, олим, ситорашинос, адаб ва донишманди бузурги асри XI Ҳаким Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ нисбат медиҳанд. Пас оинеро, ки мутафаккир, олим-шоир ва донишманд асосгузори он бошад, ин оин саросар тараннумгари ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва тарбиятгари насли наврас дар руҳияи хештаншиносиву худошиносӣ, таҳқими сулҳу субот ва иттиҳоду дӯстӣ, илму дониш ва амсоли инҳо мебошад, ки ақидаҳои педагогии ин маросим ба таълимот ва ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, афкори тарбиявию таълимии анъана, ҷашну маросимҳои миллӣ ҳамbastагiҳои қавӣ доранд.

Дар сирати миллии мардуми тоҷик дар баробари масъалаҳои марбут ба тарбияи ахлоқӣ, самтҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, равнақи меҳнат ва ҳунарҳои мардумӣ ҷойгоҳи маҳсус доранд. Анъанаҳои наврӯзӣ дар Бадаҳшон ба самтҳои гуногуни зиндагӣ бахшида шудаанд, ки дар рушду

нумӯи қисмати иқтисодӣ ва иҷтимоии мардум мусоидат мекунанд. Масалан, дар ноҳияҳои Роштқалъа, Ишкошим, Шуғнон сокинон дар айёми Наврӯз шурӯъ ба корҳои кишоварзӣ ва зироаткорӣ мекунанд, ки ин расм низ анъанаи ниёгон аст. Дар ин минтиқаҳо дар айёми Наврӯз маросими ҷуфтбаророн баргузор мегардад. Дар рӯзи ҷуфтбаророн дехқонон аввал дар хонае ҷамъ омада, зиёфат ороста, рақсу суруд ва шодиву хурсандӣ мекунанд. Занони деха анъанаи «Дуул» (доиразани хоси мардуми Бадахшон)-ро ичро мекунанд. Марди қуҳансол ва боэътироми деха пораи нони гармро гирифта ба ҷуфти барзаговон меҳӯронад. Ба шохҳои барзаговҳо равғани зазир мемоланд ва ба сару бадани ғовҳо орд мепошанд, ки ин анъана рамзи баракату фаровонии ҳосили кишту корро ифода мекунад. Пас аз анҷоми ин русум барзагову олоти ҷуфтрониро ба саҳро, ба мавзеи киштукор мебаранд.

Ин оин низ дар тарбияи насли наврас, баҳусус ташаккули сирати миллӣ нақши асосӣ дорад ва ҳифз намудани чунин анъана ба манфиати ҳалқ аст. Ин расми мардумӣ насли наврас ва ҷавонро ба арзишҳои миллӣ аз қабили: меҳнатдӯстӣ, ҳаматарафа тайёр будан ба зиндагӣ, меҳмоннавозиву ҳамкорӣ даъват мекунад. Гузаштагон доиман талош меварзиданд, ки мардум дӯст, яқдил, яқмаром ва иттифоқ бошад, пай барад, ки як қас танҳо дар ҳамаи кор пирӯз шудан наметавонад. Аз ин лиҳоз, дар гирди ҳам ҷамъ шуда барзагов мебароранд, ҷуфт меронанд, даст ба дasti ҳамдигар дода якҷоя меҳнат мекунанд ва аз иттиҳоду иттифоқ файзу баракат зиёд мешавад. Бонувони дехаҳо аз гиёҳҳои дастраси атроф ҳӯрокҳои гуногуни болаззатро тайёр мекарданд, ки ин дар равнақи ҳунарҳои мардумӣ ва таъмини гизои солим мусоидат мекунад.

Гарчанде имрӯз давраи техниқаи муосир аст ва ҷои барзаговоро техниқаи муосир гирифтааст, аммо набояд, ки васоти техникӣ, ҷаҳонишавӣ арзишҳои волои иттиҳоду иттифоқ, ҳамкориву ҳамдилӣ, меҳмондориву меҳмоннавозӣ, меҳнатдӯстиву ҳунармандӣ ва дигар хислатҳои шоистаи таҳсинро аз байн бибарад, балки он бояд дар ҳамаи

давру замон дар ниҳоди насли наврас ташаккул дода шавад. Албатта шароитҳои зиндагӣ беш аз пеш беҳтар мегарданд, асри XXI ва асрҳои баъдӣ боз ҳам босуръат пеш рафтани технологияи мусирро мумкин месозад, вале дар ин давраҳои басо ҳассос анъанаҳои неки ниёгон, чун ҷашигирии иди Наврӯз ва тавассути он тарбия намудани насли наврасро эҳё ва рушд дода, арзишҳои бузурги мардуми тоҷикро равнақ бояд бахшид. Ин ақидаҳоро метавон бо иқтибоси зайл тақвият бахшид: «Ба гуфтаи М.Шакурӣ «яке аз ҳадафҳои миллӣ дар замони мо бозофариниши ахлоқи миллист, соҳиб шудан ба чунин хулқу одоб аст, ки решоҳои таъриҳӣ дошта дар айни ҳол дарҳости дунёи имрӯзаро посухгӯ бошад. Меъёрҳои миллии ахлоқ аз тарзи хоси зиндагии миллат ҳосил гардида, фаҳмишу биниши ӯро ифода мекунад ва барои ин ки зисту майшат осонтар сурат гирифта бештар мазмуни инсонӣ дошта бошад, кӯмак менамояд»” [104, С. - 47].

Оини дигаре, ки дар Бадаҳшон анъана шуда омадааст, ғояи педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI авфу бахшиш мебошад. Оштӣ андохтан байни тарафҳои муноқишиакунанда қисмати ногусастани осори мутафаккирони мутазаккир ва анъанаҳову ҷаши маросимҳои миллӣ мебошад. Масалан, Фирдавсӣ ҳанӯз дар асри X ин ақидаро талқин кардааст ва он дар арзишҳои миллии тоҷикон нақши калидӣ дорад:

Агар пил бо пашша кин оварад,
Ҳама раҳна дар доду дин оварад.
Наҳоҳам ба гетӣ ҷуз аз ростӣ,
Ки ҳашми Ҳудо оварад костӣ [48, С. - 36].

Анҷом додани анъанаи авфу бахшиш дар ақидаҳои педагогии мутафаккирони ин аҳд нақши асосӣ дорад. Ин оин ҳақиқатан садди роҳи афзудани кину кибр ва ҳашму ҳусумат мегардад. Агар нофаҳмиву норозигӣ байни ашхоси алоҳида, гурӯҳ ё як деҳот идома ёбад, оқибати он ноором кардани ҷомеа аст ва замина барои ҳалалдор кардани суботи ҷомеа мегардад. Ба қавли Фирдавсӣ:

Бикуш оташи хурд пеш аз газанд,

Ки гетӣ бусӯзад чу гардад баланд [48, С. - 181].

Мақоми ин нуқтаро дар анъанаҳои наврӯзӣ мухтасаран дида мебароем. Маъмулан одамони куҳансол, шахсони муътабару маъруфи Бадаҳшон дар шаҳру деҳот бо такя ба анъанаи куҳани ниёгон, такрибан 10-15 рӯз пеш аз даромадани Наврӯз ба дӯстӣ андохтан байни афроде, ки аз ҳам ранцидаанд ё дӯстиву иттиҳодашон халалдор гаштааст, хешоне, ки бо ҳам хотирмалол гардидаанд ва амсоли инҳо мепардохтанд. Агар масъала ҷанбаи мушкилтар дошт, 4-5 нафар куҳансолони баруманд ва агар масъалаи баҳс сабуктару тезъоди баҳскунандагон камтар буд, 2-3 нафар шахсони соҳибэҳтиром ин масъаларо ҳал мекраданд. Гурӯхи куҳансолони оштиандоз ин афродро ба хонаи худ даъват мекарданд ва ё тамоман дар ҷои ҳолис, масалан, хонаи ҳамсояи бетараф ва бегараз онҳоро ҷамъ карда, байни онҳо оштӣ меандохтанд.

Аз ин лиҳоз, то фаро расидани иди Наврӯз шахсони соҳибэҳтиром ва шуҳратёри деҳаҳои Бадаҳшон хона ба хона гашта, байни аҳлу оила, хешу табор, ҳамсояву дӯстоне, ки дар байнашон нофаҳмӣ ва ё кину кибр вучуд дошт, ба авғу бахшиш даъват намуда, дар миёнашон оштӣ меандохтанд ва намемонданд, ки ин кину кибр ба соли дигар гузарад ва ин оин то замони мо низ омада расидааст. Вобаста ба ин анъанаи неки ниёгон метавон инсондӯстиву раиятпарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мұхтарам Эмомалий Раҳмонро мисол овард. 20-уми августи соли 2011 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун “Дар бораи авф” ба имзо расид, ки он нисбат ба 15000 гумонбаршуда, айборшаванд, судшаванда ва маҳкумшуда татбиқ гардид. Соли 2019 ба муносибати ҷашни 25-солагии Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Пешвои миллат 20000 нафар авф карда шуд.

Овардани оини болозикр аз он шаҳодат медиҳад, ки нақши куҳансолон дар ҳаёти ҷавонону наврасон ва дар маҷмӯъ, дар рӯзгори мардуми атрофи онҳо бағоят қалон будааст. Шахсони муътабар Наврӯзро як воситаи дигари барқарор намудани дӯстӣ ва иттиҳод дар

байни мардум медонистанд ва дар ин кор саъю талош меварзианд ва муваффақ низ мегардиданд. Дар замони кунуни босуръат тағирирёбанда ин анъанаро эъхё ва тақвият бахшидан дорои аҳамияти хос аст. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки бо таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ, муҳити носолими кишварҳои олам ва дигар падидаҳои аср ин анъанаи неки ниёғон қариб аст, ки мақоми хешро аз даст диҳад. Аз ин лиҳоз, дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи андешаҳои миллӣ ба кор будардани ин таҷрибаи гузаштагон ба мақсад мувоғиқ, дорои аҳамияти қалон буда, натиҷаи дилҳоҳро ба бор меорад. Бесабаб нест, ки мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик низ дар замони хеш аз таҷрибаи рӯзгору ҳамдигар баҳра гирифтанро тарғиб мекарданд. Масалан, Рӯдакӣ фармудааст:

Замона панде озодвор дода маро,

Замона чун нигарӣ, сар ба сар ҳама панд аст[185, С. - 49].

Аз таҳлили чанд андеша оид ба ҳамbastagии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва анъанаҳо, ҷашну маросимҳои мардумӣ дар ташаккули хирад ҳамчун хориҷаи сирати миллӣ метавон хулоса намуд, ки анъанаҳои ниёғон саросар дарси ибратанд ва дар замони имрӯз, ки ҳар рӯз дар ҳоли тағири аст, эҳё ва тақвият бахшидани расму русуми миллӣ ва анъанавӣ басо муҳим ва ҳассос аст. Таҳлилҳо роҷеъ ба ҷашни Наврӯз исбот намуданд, ки ин ҷашн на танҳо моҳи хурсандӣ, балки падидаи нек дар ташаккули сирати миллӣ мебошад. Анҷом додани анъанаҳои наврӯзӣ насли наврасро ба он талқин менамоянд, ки худогоҳ, ҳудшинос ва ватандӯст бошанд. Ба қадри дастовардҳои ниёғон ва қадри ваҳдату сулҳу суботи миллӣ бирасанд.

Дар замони муосир хеле муҳим аст, ки падару модар, омӯзгорону роҳбарони синфҳо ва дар маҷмӯъ, аҳли ҷомеа тавассути омӯхтану интиқол додани ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва анъанаҳо, ҷашну маросимҳои мардумӣ ба насли наврас, ба тарбияи онҳо ҳамчун насли тақдирсози ояндаи миллат диққати маҳсус диҳанд. Дар замони онҳо тухми ифтиҳори миллӣ, эҳтиром ба гузаштагону анъанаҳои

волов онҳо, ваҳдату ягонагӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, меҳанпарастиро бо истифода аз иҷрои суннатҳои ҷашни Наврӯз ва дигар идҳои милливу мардумӣ парвариш намоянд, то ки барои оянда ҷавонони ватандӯсту миллатпаст ва созандаю бунёдкор ба камол расанд. Меҳанпарастию ҳештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ қисми таркибии ташаккули сирати миллии ҳонандагон буда, муҳаббати онҳоро ба ҳалқу қишвар ва зодгоҳ қавитар месозад. Ифтихори миллӣ аз таърихи пурарзиши тамаддуни тоҷикон сарчашма гирифта, ҳиссиёти ватандӯстию ободкориро дар замери насли наврас тарбия ва онҳоро ба корнамоию ободкориҳо ҳидоят менамояд. Фараҳмандию ифтихор аз анъанаҳои наврӯзӣ дар қалби наврасону ҷавонон ҳисси меҳру муҳаббатро ба наздикону пайвандон ва ҳамдиёру ҳамватанон бештар гардонида, онҳоро барои муҳофизат намудани ҳар як порҷаи хоки меҳан даъват менамояд.

Аз ин лиҳоз, ин фаслро бо далелҳои дар боло овардашуда ҷамъбаст намуда, барои аз байн нарафтани ҷашну маросимҳои миллӣ, анъанаҳои неки миллӣ ва мардумии ҳалқи тоҷик, эҳё ва равнақ баҳшидани ин анъанаҳо ва бо ин васила насли наврасро таълиму тарбияи намудану сирати миллии онҳоро ташакkul додан тавсияҳои зерро пешниҳод менамоям:

1. Мардуми тоҷик бо истифода аз ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, ҷашну маросимҳо ва анъанаҳои милливу эътиқодӣ, дар тамоми умри хеш ба пешрафти таълиму тарбия диққати асосӣ додаанд ва насли замони қунуниро лозим аст, ки ин анъанаҳои муқаддаси ниёғонро тақвият баҳшад.

2. Ҷорӣ намудани навгониҳо дар таҷлили ҷашну маросимҳо, ки ба ташаккули арзишҳову андешаҳои миллӣ дар асри XXI ва асрҳои оянда мусоидат мекунанд, мақсаднок аст.

3. Таҳқиқотҳо собит намуданд, ки дар рушди илми педагогикии мусоир истифода намудани ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои

Х-ХI-и форсу точик дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумӣ, бо мақсади ташаккул додани хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мақсаднок аст.

4. Ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои Х-ХI, педагогикаи мардумӣ омӯхтану сайқал додани илму доимишро доиман, ҳар лаҳза, ҳар дақиқа дар тамоми умр муҳим ва аввалиндарача мешуморанд ва дар ниҳоди насли наврас тақвият баҳшидани илмомӯзӣ бештар ба роҳ монда шавад.

5. Диққати бештар равона намудан ба истифодаи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои Х-ХI-и форсу точик дар ҳамбастагӣ бо ғояҳои тарбиявии оинҳои ҷашну маросимҳои мардумӣ ва алоқаманд намудани он ба педагогикаи муосир дар тарбияи насли наврас, маҳсусан дар давраи ҷаҳонишавӣ бисёр муҳим аст.

6. Омӯзгорон, падару модар ва дар маҷмӯъ, аҳли ҷомеаро лозим аст, ки ҷиҳати мақсаднок пеш бурдани кори таълиму тарбия, баҳусус, ташаккули сирати миллӣ педагогикаи мардумиро омӯхта, мутобиқ ба тақозои замон онро мавриди истифода қарор диханд.

3.3. Нақши ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI ва педагогикаи мардумии Бадаҳшон дар шинохти ҳаққи падару модар

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манзалати падару модарро дар сиёсати хирадмандонаи хеш баланд бардошта, шинохти қадри падару модарро барои фарзандон муҳим ва аввалиндарача мешуморад. Дар Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-уми декабри соли 2018 Пешвои миллат оид ба расидан ба қадри зан - модар фармуданд: «Мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон ҳамчун неруи бузурги чомеа эътимоди комил дорем. Баробари ин медонем, ки зан модар аст, яъне ягона мавҷудест, ки инсонро ба дунё меорад ва ба ў ҳаёт мебахшад. Ба ин хотир мо масъул ҳастем, ки ба ин мавҷуди оғарандай инсоният арҷ гузорем, ранҷу машаққат ва заҳмату хизматҳои ўро қадр намоем» [190, С. - 10]. Дар партави ин ҳидоятҳо муҳим аст, ки дар кори таълиму тарбия, дар гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ, аз қабили соати тарбиявӣ, соати синфӣ, семинару конфронс, хонишҳои бадеӣ, маҳфилҳои адабӣ, дарсҳои иловагӣ ба ин масъала диққати зиёдтарро равона намуда, роҳҳои фаъоли таълими ин мавзуъро истифода барем, то ки натиҷаи дилҳоҳ ба даст ояд.

Падару модар оғарандай беҳамтои табиат, асоси саодат, умеди имрӯзу фарди зиндагӣ, пешбарандай фаъоли чомеа мебошанд. Сарфарозиву саодати мардумро бе ҳастӣ ва ҳидояти неки падару модар тасаввур кардан аз имкон дур аст. Зиндагии ҳар фарди чомеа аз меҳру муҳаббати самимӣ, сидку вафодории падару модар маншаъ мегирад. Ободии чомеа, сарсабзии рӯзгор аз фазилати ҷароғи муనаввари хонадон, таъкимбахши ахлоқи ҳамидаи инсонӣ талошҳои пайвастаи падару модар сарчашма мегирад. Аз ин рӯ, ҳар як фарди чомеа вазифадор аст, ки падару модарро эҳтиром намояд.

Эҳтиром ба падару модар ҷузъи ҷудонопазири мактаби ҳаёти инсоният буда, он аз анъанаи неки ниёгони мо сарчашма мегирад ва дар

осори адибону донишмандони точик ин мавзуъ мақоми маҳсусро дорост. Мавзуи фавқуззикр дар фолклор, адабиёти қадими ҳалқи точик ҷойгоҳи маҳсус дошта, дар осори намояндагони адабиёти асрҳои X-XI-и форсу точик низ аз мадҳи назар дур намондааст ва ин масъала қобили таҳқиқот аст. Зеро дар замоне, ки мо ҳаёт ба сар бурда истодаем, аз замонҳои қаблӣ куллан мутафовит аст ва усулҳои тарбияи анъанавии насли наврас қонеъкунанда набуда, насли наврасро бо роҳҳои нави фаъол ва замонавӣ дар руҳияи шинохти ҳаққи падару модар тарбият бояд кард. Яке аз роҳҳои фаъоли тарбияи насли наврас дар ин руҳия омӯзиши амиқ ва амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и точик мебошад.

Тавре дар бобҳои боло қайд гардид, тарбия дар оилаи мардуми точик ва баҳусус, точикони Бадаҳшон аз рӯзҳои аввали пайдоиши одам дар рӯи олам арзи вуҷуд дошта, асрҳои аср мақоми хешро аз даст надода, баръакс то кунун дар ҳоли рушд аст. Дар таълимоти мардуми ин минтика дар тарбияи фарзанд нақши хирад ва осори илмиву адабии мутафаккирони форсу точик, минҷумла, мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу точик мақоми баланд дошта, аз панду андарзҳои бузургон, донишмандону мутафаккирон васеъ истифода менамуданд. Насли наврас дар Бадаҳшон истифодай панду андарзҳои ниёғон дар тарбияи фарзандро аз бузургони оилаи худ ҳам шунидаву ҳам дар тарбияи хеш мушоҳида намуда, аз назарияи онҳо тарбия мегирифтанду аз амалашон таҷриба. Аз ин рӯ, мавриди қайд кардан аст, ки намунае аз ин таҷриба дар ин зербоб мавриди баррасӣ қарор дода мешавад.

Таҳқиқот, таҳлилу мушоҳидаҳо событ намуданд, ки мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу точик ва гузаштагони Бадаҳшони Тоҷикистон, чун точикони дигар минтиқаҳои кишвар ба тарбияи фарзанд дар руҳияи шинохти қадри падару модар диққати асосӣ медоданд.

Барои асоснок намудани таҳқиқот дар боби нақши ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форси точик ва педагогикаи мардумии Бадаҳшон дар шинохти ҳаққи падару модар ин мавзуъро

мавриди таҳқиқ, таҳлил ва омӯзиш қарор дода, моҳи майи соли 2017 бо шахсони баруманди ноҳияи Роштқалъа Хушолбеков Хусравбек ва шоир - омӯзгор Саидиброимов Исмоилшо сұхбати озод, саволу ҷавоб доир намудам. Дар рафти сұхбат ва баҳсу мунозираҳо оид ба мавзуи зайл дарёфтам, ки онҳо дар тарбияи фарзандон чун дигар оилаҳои ин ноҳия ва билкул, Бадаҳшон саҳми назаррас гузашта, пайваста ба насиҳат машғул буданд ва муҳимтараш худ мактаби тарбия барои фарзандон буданд, рафторашон гуфтори онҳоро инъикос менамуд. Номбурдаҳо дар рафти нишаст иброз доштанд, ки падару модар ва бобову момои онҳо дар ободонии диёр саҳми арзанда гузашта, тамоми мардуми деҳ яқдилона ба обод кардани диёри хеш машғул буданд. Дар корҳои ҳаррӯза ба ҳамдигар ёрӣ мерасонданд, мушкилиҳои ҷойдоштаи мардуми деҳаро якҷо ҳал мекарданд ва фарзандонро низ дар ин руҳия тарбия мекарданд. Масалан, аз Саидиброимов И. суол кардам: «Мақсад аз меҳнати дастаҷамъона ва якҷояи мардум чӣ буд?», дар ҷавобам гуфт: «Хайру баракат дар иттиҳоду иттифоқ аст, як кас танҳо дар ҳалли мушкилот ё ичрои кор муваффақ шудан наметавонад, мо инро аз гузаштагон мерос гирифтаем ва шиори мо «Пароканда лашкар наояд ба кор» аст ва уҳдадории мо ин аст, ки фарзандони худро низ дар ин руҳия тарбия намоем» [400].

Аз андешаҳои И.Саидиброимов бар меояд, ки дар таълиму тарбияи фарзанд онҳо аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик васеъ истифода мебурданд. Ба қавли ин ҳамсұхбати мо шиори онҳо дар тарбияи фарзанд «Пароканда лашкар наояд ба кор» будааст, ки ин мисраъ аз осори шиори машҳури асри X Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. Дар раванди сұхбат аз шоир-омӯзгор И.Саидиброимов дархост намудам, ки сабаби чунин шиорро интихоб кардан дар тарбия фарзанд шарҳ дихад, мавсүф қайд намуданд, ки дар танҳоӣ падар, модар, бобову момо ва дигар аъзои хонавода дар тарбия намудани фарзанд муваффақият ба даст овардан наметавонанд, ин ниҳод танҳо замоне натиҷаи дилҳоҳ ба даст овардан метавонанд, агар даст ба дasti ҳамдигар дода,

муташаккилона ба тарбияи фарзанд машғул шаванд. Ба қавли ин ҳамсүхбат, ниёгон иттиҳоду ҳамдилиро ҳам дар таълиму тарбияи фарзанд дар руҳияи шинохти ҳаққи падару модар ва ҳам ватандӯстиву муҳофизати Ватан, хуллас дар тамоми умури зиндагӣ тарғиб намуда, амалӣ менамуданд.

Ободии диёр, шукуфоии Ватан, ки сарчашмаи асосии равнақи арзишҳои миллӣ, ташаккули хирад ва сирати миллӣ мебошад, мақсаду мароми гузаштагон буд ва ба ин мақсади хеш расидагӣ доштанд. Ин мавзӯъ дар афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI нақши асосӣ дошт ва мутафаккирони ин аҳд дӯст доштану муҳофизат кардани Ватан, таъкими сулҳу суботро асосӣ зиндагӣ мешумориданд. Ба қавли Рӯдакӣ:

Ҳама ниюшай хоча ба некӯю ба сулҳ аст,

Ҳама ниюшай нодон ҷангӯ фитнаву ғавғост [25, С. - 519].

“Ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд”-и Рӯдакӣ [204], “Ҳама сар ба сар тан ба куштан дихем”-и Фирлавсӣ [50], Бигзар эй боди дилафрӯзи Хуросонӣ”-и Н.Хусрав [167] ва ҳазорон ақидаҳои дигари мутафаккирони ин асрҳо ақидаи болоовардаро асоснок менамоянд.

Дар рафти нишасту мубоҳиса бо Ҳ.Хушолбеков ва И.Саидиброимов низ оид ба масъалаи нақши таранnumи ватандӯстӣ, ободии ватан дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон таваҷҷуҳӣ асосӣ зоҳир карда шуд. И.Саидиброимов роҷеъ ба ин масъла чунин изҳори назар намуд: «Яке аз мақсадҳои оғарида шудани одам дар олам дӯст доштани Ватан, ободӣ ва муҳофизати муҳити зист аст. Мо падару модар вазифадорем, ки дар ободонии кишвар нақши бориз гузошта, фарзандонро тарбия намоем, ки анъанаи неки падару модар, ки мо онро аз гузаштагони худ ба мерос гирифтем, идома бахшанд. Ҳушбахтона, тоҷикони Бадаҳшон дар ин самт пешсафанд ва дар тарбияи насли наврас саҳми назаррас дошта, муваффақиятҳои бемислро соҳиб гардидаанд» [400]. Ин ҳамbastагiro дар «Қобуснома» низ пайдо намудем: «Бидон, эй писар, ки Офаридгор чун хост, ки ҷаҳон обод монад, асбоби насл падид кард.... падару модарро сабаби кавни (ҳастии) фарзанд кард» [224, С. -

25]. Пас ба қавли У.Кайковус яке аз мақсадҳои асосии падид омадани фарзанд дар рӯи олам обод нигоҳ доштани олам, яъне муҳофизати муҳити зист, Ватан ва марзу буми он аст. Ин баёнҳо аз ҳамбастагии ногусастани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва педагогикаи мардумӣ дар боби ватандӯстӣ, таҳқиму сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ва дигар ҷанбаҳои тарбия шаҳодат медиҳанд.

Нақши падару модар дар педагогикаи мардумии Бадахшон мақоми асосӣ ишғол намудааст ва ниёгон падарро «шоҳсугини хона» “Қиблагоҳ” ва модарро «Қаъба» мегуфтанд. Дар баробари истифодаи осори мутафаккирони тоҷик ва таҷрибаи зиндагӣ, ниёгони Бадахшон дар таълиму тарбияи фарзанд инчунин аз қисматҳои меъмории хонаи суннатии низ истифода менамуданд. Масалан, хонаи суннатии мардуми Бадахшон аз 5 сутун иборат буда, сутуни марказии онро «шоҳсугун» мегӯянд, ки бе будани он хона ноустувор аст. Дар партави он падарро “шоҳсугун”-и хона меномиданд ва эҳтиром мекарданду панди падарро сармашки ҳаёти хеш қарор медоданд. Падару модарро сутуни зиндаи оила меномиданд. Дар миёни мардуми Бадахшон масали “Фалонӣ хонадор шуд”, “Фалонӣ бехона шуд” [401] бисёр маъмул буд ва то кунун низ баъзан истифода бурда мешавад. Муҳтавои асосии ин масал даргузаштани яке аз сарони оила мард ё занро инъикос менамояд. Агар мард дунёро падруд мегуфт, мегуфтанд, ки “Фалон зан бехона шуд” ва баръакс. Ин аз мақоми баланд доштани падару модар дар байни худи марду зан ва фарзандон шаҳодат медиҳад ва насли наврасро ба он тарбия менамояд, ки падару модар сутуни хонадон ва шоҳсугуни зиндаи фарзандон мебошанд, пас набояд нисбати онҳо назари бад дошт ва ё нисбати онҳо беэҳтиромӣ зохир намуд. Онҳо роҳнамои инсон ва шахсони қобили эҳтирому муроқибат мебошанд. Ин омили тарбияро ниёгони Бадахшон аз хурдӣ дар ниҳоди кӯдакони худ тарбия намуданд ва ин таҷрибаи бойи онҳо дар тарбияи фарзанд дар руҳияи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мақоми сазоворро ишғол кардан тавонист. Чунин намунаи тарбияро кӯдакон аз хурдӣ дар хона

мегирифтанд, бо оҳиста-оҳиста камол ёфтан дарк менамуданд, ки сутунҳои фавқ дар мустаҳкам нигоҳ доштани хона аз ҳар гуна оғату ҳодисаҳо нақши асосӣ доранд ва падари онҳо низ чун “шоҳсугун” дар ҳаёти онҳо мақоми аслиро ишғол мекунад.

Ақидаи тарбия намудан аз овони қӯдакиро дар афкори педагогии мутафаккири ҳамасри Сино, Абуалӣ Масқвиё Розӣ, ки дар риштаи фалсафа, таърих ва тиб асарҳои зиёдро эҷод намуда, “Таҷориб-ул-олам”, “Таҳорат-ул-Ироқ фи таҳзиб ул-ахлоқ” аз ҷумлаи ин асарҳо буда, ба мо омада расидаанд, зиёд дучор мегардем. Мутафаккири мавсуф ба тарбияи ахлоқии фарзанд аз қӯдакии ў машғул буданро тарғиб мекунад: “Китоби “Таҳорат-ул-Ироқ фи таҳзиб ул-ахлоқ” дар бораи тарбияи ахлоқии инсон аст. Ин китоб соли 1320 аз тарафи Сайд Абутолиби Занҷонӣ бо забони форсӣ тарҷима карда шуда бо номи “Кимиёни саодат” дар Техрон ба ҷон расидааст. Китоби мазкур аз ҳафт гуфтор (боб) иборат буда, гуфтори дуюми он ба тарбияи ахлоқии қӯдак бахшида шудааст. Тарбияи ахлоқии бачаро, ба қавли ў, бояд аз тифлӣ сар кард” [19, С. - 48]. Ин ақидаҳо дар осори дигар мутафаккирони асрҳои X-XI низ мақоми асосӣ дошта, дар таҷрибаи педагогии бойи мардуми Бадаҳшон решай таъриҳӣ доранд.

“Ҳар ки н-омӯҳт аз гузашти рӯзгор”-и Рӯдакӣ, “Магар пеш биншонадат рӯзгор”-и А.Балҳӣ ва амсоли инҳоро месазад, ки бори дигар хотиррасон кард. Ин шоирони машҳур таҷрибаро аз таълиму омӯзиш, омӯзгор пеш медонистанд ва талқин мекарданд, ки аз гузашти рӯзгор панд бояд гирифт ва ин пандҳоро дар эҳтиром намудани падару модар ба кор гирифтан муҳим мешумориданд ва дигар мутафаккирони ҳамасри ин шоирон низ бар ин ақидаанд. Масалан, дар насиҳати У.Кайковус ба фарзанд мавқеи чунин тарбияро баръало мушоҳида метавон кард: «... аз муниби хирад бар фарзанд аст ҳудро ҳурмат доштан ва тааҳҳуд (нигоҳуббин) кардан ва низ воҷиб аст асли ҳудро тааҳҳуд кардан ва ҳурмат доштан ва асли ў ҳам падару модар аст» [224, С. - 25].

Ҳаким Носири Хусрав низ бар ин назар аст. Мутафаккир писарро ба эҳтиром намудани падар ва гирифтани панду таҷрибаи падар даъват мекунад:

Панди падар бишнав, эй писар, ки чунин
Рӯзи ман аз роҳи панд маймун шуд [186, С. - 175].

Фирдавсӣ ба қадри падару модар расидани фарзандонро муҳим ва ҳатмӣ дониста, ҳатто фарзандеро, ки шаъну шараф ва иззату эҳтироми падару модар ва омӯзгорро паст мезанад, писар намехонад ва қашидани ҷафои рӯзгорро бар ӯ раво мебинад:

Падар чун ба фарзанд монад ҷаҳон,
Кунад ошкоро бар ӯ – бар ниҳон.
Гар ӯ бифканад фарру номи падар,
Ту бегона хонаш маҳонаш писар.
Агар гум кунад роҳи омӯзгор,
Сазад к-ӯ ҷафо бинад аз рӯзгор [13, С. - 119].

Ин ақидаҳо дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон низ мавқеи асосӣ доштанд. Нақши тарбия дар рӯҳияи шинохти ҳаққи падару модар дар педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон то аҳде мустаҳкам буд, ки фарзанд на танҳо худаш падару модарро эҳтиром мекард, балки дар вақти хонадор шуданаш, аз ҳамсар аз ҳама пеш ҳоҳиш мекард, панд медод, ки падару модари маро эҳтиром кун, онҳоро чун падар ва модари худ дӯст бидор. Ба ин тарик духтарони хешро низ насиҳат менамуданд, ки ҳусуру ҳушдоманатро ба падариву модарӣ қабул намо, аз гапҳои онҳо сар мапеч, дили онҳоро ба даст ор. Ин пандро писару духтар бечуну ҷаро ба ҷо меоварданд, зоро дар оилаи хеш ҷунин рафтори неки қуҳансолонро муроҳида мекарданд ва аз таҷрибаи рӯзгори онҳо баҳра мегирифтанд.

Вобаста ба ин тазаккур додан ба маврид аст, қӯдакону наврасон бо ҷашми хеш низ медиданд, ки падару модари онҳо нисбат ба волидон, ҳушдоману ҳусур, келину домод ва фарзандони худ дар хона муносибати самимиву содиқона дошта, қуҳансолонро эҳтиром мекарданд, панду насиҳати онҳоро гӯш мекарданд ва тибқи раҳнамоиҳову насиҳати онҳо

амал мекарданд. Ин рафтори намунавӣ муносибати нек, эҳтиром гузоштан ба падару модар, хиради волои гузаштагонро дар ниҳоди фарзандон тараннум мекунад ва аз муҳити муносиби тарбиявири муҳайё намудани ниёгон шаҳодат медиҳад.

Яке аз омилҳои асосии муваффақ гардидани гузаштагон дар тарбияи фарзанд ва ба даст омадани натиҷаи дилҳоҳ ин истифода аз хирад ва хирадварзӣ буд. Дар асоси талаботҳои педагогикии мардумии Бадаҳшон падару модар на танҳо ба тарбия, балки ба таълими фарзандон низ диққати ҳаматарафа медоданд ва барои донишманд шудани фарзандон саъю талош менамуданд. Мусаллам аст, ки хирад бо омӯзиши дониш ташаккул меёбад ва гузаштагон дар равнақ баҳшидани дониш ва хирад саҳми назаррас мегузоштанд. Одами хирадварзу хирадгаро соҳибтаамул, хоксор, фурӯтан, бомуҳаббат, ростгӯ ва дурусткор аст ва гузаштагон тавонистанд чунин фарзандонро тарбияву ба камол расонанд. Маҳз мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик низ бархе аз осори хешро ба истифодаи чунин усул дар тарбияи фарзанд баҳшидаанд. Масалан, ба ин маънӣ У.Кайковус нигоштааст: “Ва он фарзандро, ки мудом хирад раҳнамои ӯ бувад, аз ҳаққу меҳри падару модар холӣ набошад” [224, С. - 26].

Ин ақида дар афкори педагогии дигар мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик низ ҷойгоҳи маҳсус дорад. Мутафаккирони ин аҳд насли наврасро ба шинохти ҳаққи падару модар даъват мекарданд ва дар ин роҳ нақши хирад ва донишро асосӣ медонанд. Ҷоҳилиро мутафаккирон маҳкум намуда, омӯхтани илму дониш ва истифодаи хирадро муҳим ва амри зарурӣ меҳисобиданд. Носири Ҳусрав фарзанди хешро панд медиҳад:

Халандатар зи ҷоҳил бар нарӯяд,
Ҳигарз, эй пур, аз обу хок хоре.
Ҳазар дор аз дарахти ҷоҳил, эро-к
Наёрад бар ту з-ӯ ҷуз хор [168, С. - 680].

Тибқи ақидаи Ибни Сино, инсоне, ки сохиби илму дониш аст, ӯ дар шинохти ҳаққи падару модар низ пешқадам аст. Ба қавли ин мутафаккир одам бояд дар тамоми умр ба омӯхтани илм камар барбандад, моҳияти онро дарк намояд, дар амалигардонии илм дар ҳаёти хеш саъю талош варзад, зеро ба андешаи ӯ илм сабаби пешравӣ, ҷароғи ҷон аст, ки онро Сино ба шиша монанд мекунад ва ҳамаи ин аз ҳикмати инсонӣ рушнӣ мепазирад:

Тарк бинмо чумларо, ҷон бар ҳама маъво бувад,
Пешрафту беҳтари ҷонро ҳама бо илмҳост!
Ҷон мисоли шиша асту илм монанди ҷароғ,
Ҳикмати инсониро равған шуморидан равост.
Дар ҳақиқат, зинда ҳастӣ дар дами раҳшиданаш,
Гар шавад торик, он лаҳза ҳаётат дар фаност! [46, С. - 177].

Сино инчунин илмро омили асосии зиндагии дунявӣ ва расидан ба мақоми биҳишт маънидод мекунад, яъне ба қавли мутафаккир саодати ҳар ду ҷаҳон ба омӯзиши илм вобастагии ҷудонопазир дорад: “Гуфтам: - Чи чиз аст, ки биҳиштро сазовор бошад? Гуфт: -Илм омӯхтану ба ҷавонӣ ба кори ҳақ машғул будан» [107, С. - 84] ва ба қавли Паёмбари ислом Ҳазрати Муҳаммади Мустафо (с) “Биҳишт зери қадами модарон аст”. Пас дар асоси ин андешаҳо биҳиштро низ он кас сазовор аст, ки донишманду оқил буда, ҳаққи падару модарро ба ҷо оварда бошад.

Мутафаккир Шокири Бухорӣ ҳатто бар забон овардани номи қасоне, ки аз илму дониш баҳравар нестанд раво намедонад ва ҳатто қасоне, ки чунин ашхосро меситоянд, рафтори онҳоро “мояи аблайӣ” медонад:

Ба он кас, ки ҷонаш зи дониш тиҳист,
Ситеҳиданат моғи аблайӣ [77, С. - 76].

Ҳамин тариқ мақоми падару модар дар педагогикаи мардумии Бадаҳшон бағоят баланд буду аст ва падару модарро чун оғаридагори хеш меноманд. Гузаштагон панду насиҳат медоданд, ҳар кас, ки Оғаридагорро шинохтани ӯ бошад, муҳим аст, ки аввал ба қадри падару

модар бирасад, чун онҳо оғаридағори қисмонии одаманд, фарзандро ба дунё оварда, бо захматҳои зиёд ба камол расонданд, тарбият карда соҳиби хонаву оила карданд ва новобаста аз болиг шудани фарзанд ҳамеша аз ӯ муроқибат мекунанд.

Бо мақсади асоснок намудани ин ақидаҳо ва бо ҷашми хеш дидану бо гӯши хеш шунидан аз қуҳансолон, соли 2018 ба ҷамоати дурдасти Сежди ноҳияи Рошқалъа сафар анҷом дода шуд. Бо истифода аз фурсати муносиб бо марди соҳибэҳтироми солхурдаи ин мавзеъ Доробов Муборакқадам сүҳбат доир карда шуд. Сүҳбати гарму самимии мо дар атрофи мақоми падару модар дар оила буд. Доробов аз таҷрибаи рӯзгори пасисаршудааш мисолҳои зиёд оварда, дар Бадаҳшон мақоми баланд доштани падару модар дар назди фарзандро тасдиқ намуд во бо истифода аз ин сүҳбат панду насиҳатҳои хешро ба насли наврас баён намуд. Аз ҷумла, ин марди хирд ва рӯзгордида қайд намуд: “Аз фармони падару модар набояд сар пешид, зоро коре, ки бе ризои падару модар анҷом дода мешавад бенатиҷа аст. Моро падару модар панд медоданд ва ман низ ба шумо панд медиҳам, наслу наврас ва ҷавонро тавре тарбия намоед, ки ҳаққи падару модарро бишиносанд, онҳо оғаридағори фарзанд дар рӯйи заминанд ва насли фардо тавонанд ин анъанаи некро ба наслҳои оянда интиқол диҳанд” [399]. Ба қавли Доробов М. ғузаштагон на танҳо насли наврасу ҷавонро панд медоданд, балки онҳо дар насиҳат намудану тарбия кардани фарзанд муваффақ буданд. Фарзандонашон дар роҳи ризои падару модар кор мекарданд, ба қадри падару модар мерасиданд ва дар ин кор намунаи ибрати дигарон буданд.

Таҳлилҳо шаҳодат медиҳанд, ки ақидаҳои мардумӣ оид ба расидан ба қадри падару модар ба афкори педагогии мутафаккирони асрҳои болозикр ҳамбастагии қуллӣ доранд. Ба унвони мисол метавон нигошт, ки Носири Ҳусрав низ писарро панд медиҳад, ки ба қадри падару модар бирасад, муносибатеро, ки имрӯз писар ба падари хеш мекунад, фардо ҷавобашро ҳамчунон мебинад. Аз ин рӯ, Ҳаким фарзандро ба гузидани ёру дӯсти муносиб даъват мекунад. Дӯсте, ки ӯро ба роҳи рост раҳнамун

месозад ва як умр аз ӯ дурӣ ихтиёр намекунад ва ӯро ба роҳи бад намебарад:

Мардвор, эй писар, аз омма ба як сӯ шав,
Чӣ барӣ рӯз ба хобу хӯрӣ харворӣ?!
Даҳри гарданда бад-ин песарасан, пуро,
Хапа хоҳад-т ҳамекард, хабар дорӣ?...
Мар туро н-ояд ёрӣ зи касе фардо,
Чу наёmad зи ту имрӯz маро ёрӣ [171, С. - 127].

Ақидаи болозикр дар тарбия ҳаётан муҳим аст, зоро таъсиреро, ки муҳити солим дар солим шудан ва ё муҳити носолим дар носолим шудани насли наврас мерасонад, ҳеч омӯзгор ва ё падару модар қодир нест, ки ба тарбияи фарзанд чунин таъсир расонад. Ин ақидаро таҷрибаҳои рӯз собит намудаанд ва дар ҷомеа ҳар рӯз шоҳиди таъсири манғӣ ва ё мусбати муҳит ба тарбияи насли наврас мегардем.

Абушакури Балхӣ низ ба ақидаи Носири Хусрав дар боби дӯсту рафииқ ва ҳамроҳи мувофиқ гузидан ҳамфир аст ва мутафаккир панд медиҳад:

Мақун хештан саҳмган чоплус,
Ки баста бувад чоплӯс аз фусус.
Бародар бародар бувад, дӯст – беҳ,
Чу душман бувад, берагу пӯст беҳ [119, С. - 226].

Ҳаким Носири Хусрав аз ёрони номувофиқу номуносиб гурехтан, дурӣ ҷустан аз онҳову бо чунин дӯston ҳамсухану ҳамқадам нашудандро аз шиштан бо онҳо авлотар медонад ва таъкид менамояд:

Зи нопоку зи ночинсу зи нокас,
Ба шаб бигрез, мангар ҳеч дар пас [171, С. - 210].

Аз ин рӯ, дар асоси ақидаҳои болозикри аз педагогикаи мардумӣ иқтибос овардашуда ва ақидаҳои мутафаккирони мавсуф бар меояд, ки насли наврас дар тамоми умр ба раҳнамо ниёз дорад. Раҳнамои насли наврас падару модар, омӯзгор, аҳли хонаводаву ҷомеа ва муҳити зист мебошад. Аммо муҳит бояд солим, ба дониш ва хирад такякунанда, ба

манфиати чомеа равонашуда ва муҳити ғамхору манфиатбахш бошад. Аз ин лиҳоз, нақши падару модар, нақши роҳбар дар зиндагӣ муҳим аст, ба қавли А.Балхӣ:

Туро гарчи дониш ба гардун расад,
Зи донои дигар шунидан сазад.
Чӣ гуфтанд дар достони дароз,
Набошад кас аз раҳнамун бениёз [119, С. - 227].

Нуктаи дигаре, ки дар тарбияи насли наврас фавқуллода муҳим аст, азиз доштан ва наранҷонидани падару модар аст. Дар ин рӯҳия тарбия намудани насли наврас ва ҷавон вазифаи асосии падару модар аст. Чунин тарбия меҳру муҳаббати падару модарро дар қалби фарзандон равнақ мебахшид. Тавре яке аз ҳамсухбатони мо Бахтовархонова З. қайд намуд, ки ҳанӯз аз даврони қӯдакӣ ва наврасӣ шоҳиди ҳол гардиDEM, ки қуҳансолони мо падару модарро азизу гиромӣ медоштанд ва ҳеч гоҳ ба иззати нафси онҳо намерасиданд ва онҳоро намеранҷонданд. Ба гӯши хеш шунидаву бо ҷашми худ дидем, ки мақому манзalati бобову момо дар назди падару модари мо чи гуна аст ва ин рафтори нек худ як мактаби ахлоқӣ барои мо буд. Ин суханҳо дар “Қобуснома” равшан ба назар мерасанд: “Ва зинҳор, эй писар, ки ранчи падару модар хор надорӣ, ки Офариғор ба ранчи дили модару падар бисёр уқубат кунад” [224, С. - 26].

Нависандай машҳури рус А.М. Горкий низ падару модарро оғаридағори инсон мешуморад ва қайд мекунад, ки бе ҳастии модар ҳастии олам аз имкон дур аст, модар воситаи ҳастии ҳамаи маҳлуқоти рӯи олам аст: “Бе офтоб гулҳо намешукуфанд, бе муҳаббат хушбахтӣ нест, бе зан ишқ нест, бе модар шоир нест, қаҳрамон ҳам нест” [213, С. - 22].

Бисёр ҷанбаҳои осори пурғановати мутафаккир Носири Ҳусрав низ ба ин нукта бахшида шудаанд. Мутафаккир хизмат намудан ба падару модарро вазифаи асосии фарзандон маънидод мекунад ва панд медиҳад, ки набояд дар ҷавонӣ ба ҳусни зебову ғурурӣ ҷавонӣ гарра шуд ва аз

хизмати падару модар даст кашид. Падару модарро иззат намудану эҳтиром карданро мутафаккир талқин менамояд ва баҳусус, таъкид мекунад, ки дар овони пирӣ ба падару модар аз пеш бояд беш хизмат намуд, зоро даврони пирӣ ҳар касро дар пеш аст ва чизеро, ки медаравӣ ҳосил ҳамон мегириӣ. Дар ин бора мутафаккир дар боби “Фи баёни сахо”-и “Саодатнома” овардааст:

Ба пирӣ хидмати модар, падар кун,
Чавонию чунун аз сар ба дар кун.
Мазан таъна бар эшон аз дили сер,
Ки гар ёбӣ замон, гардӣ ту ҳам пир
Ки парвардаст модар дар канорат,
Падар буд солҳо тимордорат.
Бичӯ дилшон ба хулқу хубрӯй,
Ки ин аст, эй бародар, некхӯй [174, С. - 558].

Вижагии дигари тарбияи фарзанд ба онҳо ёд додани некиву некӯкорӣ буд. Гузаштагони мардуми Бадаҳшон саховатманду некӯкор буданд ва фарзандони хешро низ дар ин равия тарбия менамуданд ва нахуст фарзандони болиг ба падару модар некӣ мекарданду қӯшиш бар он мекарданд, ки қадре ҳам бошад, ҷавоби хизматҳои онҳоро гардонда бошанд. Падару модар талош меварзианд, то ки фарзандонашон некиродаву саховатпеша бошанд. Ба падару модар, ниёзмандон, шахсони барҷомондаву пир ва дигарон дasti мадад ва саховат дароз намоянд ва ба мақсади хеш расидан тавонистанд.

Дар рафти таҳқиқот (соли 2018) бо иштирокчии Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ Ҳушолбеков Ҳусравбек (тав. 1925, н. Роштқалъа, дорандай ордени «Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ» дараҷаи 1.) мулоқот доир намудем ва яке аз саволҳо чунин буд: “Саховатмандиву нақӯкории мардуми Бадаҳшонро чӣ тавр маънидод мекунед ва он дар тарбияи насли наврас чӣ нақш дорад?”. Ин марди таҷрибаи рӯзгордида ба савол чунин посух дод: “Мардуми сарбаланди Бадаҳшон дар саховат ва некӣ ҳамто надоранд. Ман давраҳои зиёди зиндагӣ: давраи пеш аз Ҷангӣ бузурги

ватанӣ, давраи ҷанг, баъд аз ҶБВ, давраи шукуфоии Шӯравӣ, пошхурии он, солҳои 90-уми асри гузашта сар задани бесарусомониҳо дар кишвар ва даврони Истиқолияти давлатиро аз сар гузаронидам. Дар ҳеч давру замон тоҷикони Бадаҳшон аз некӣ кардан даст кӯтоҳ накарданд. Дар замони дороиву бенавоӣ яксон некӣ мекарданд. Бурдаи нонро бе ҳамдигар намехӯрданд ва ин оини некро ба фарзандони худ интиқол дода тавонистанд, фарзандонро дар ин рӯҳия тарбия намуданд. Дар давраи ҷанг боз ҳам мардуми қӯҳистони Бадаҳшон дӯсту тифоқ шуда, ба ҳамдигар беш аз пеш некӣ мекарданд. Рӯз меҳнат мекарданд ва бегоҳӣ дар як хона ҷамъ шуда ними нонро бе ҳам тановул намекарданд. Дар ҳамкорӣ ба давлати худ ба фронт мувофиқи имкони худ маводи ҳӯрокӣ, либосу пойафзол ва амсоли инҳо ёрдам мекарданд.

Анъанаи неки тоҷикони Бадаҳшон ин буд, ки ҳеч гадову ниёзманд аз хонаи онҳо ноумед намебаромад. Фарзандони болиг маводи ҳӯрокай бадастомадаро ба падару модар дода, ба мардуми диёр низ дasti саҳо дароз мекарданд. Ин анъана дар давраи зиндагии мо низ аз байн нарафт ва умед дорам, ки шумо низ ин суннатро зинда нигоҳ медоред, тақвият бахшида ба наслҳои оянда интиқол менамоед. Бояд қайд намоям, ки ҳамаи ин аз шинохти қадри падару модар ва тарбияи неки онҳо сарчашма мегирад” [402]. Ин суханонро кӯҳансолони ноҳияи Роштқалъаи ВМҚБ: Шодавлатов Ғуломиддин (тав. 1916, н. Роштқалъа, дорандай Ордени Ленин), Сафаров Некқадам (тав. 25.03.1920 омӯзгор, собиқ директори мактаби миёнаи №82, н. Роштқалъа), Тиллоев Булбулхон (тав. 1930, омӯзгор, собиқ директори мактаби миёнаи №74, н. Роштқалъа), Доробов Муборакқадам (тав. 1922), Лаълбекова Назарбаҳт (тав. 1921, ҳамсари иштирокчии ҶБВ Хушолбеков Хисравбек), Бахтовархонова Зиёдабегим-нафақаҳӯр ва дигарон низ дар рафти мулоқот тасдиқ намуданд. Шахсони мӯътабари номбурда дар рафти сӯҳбат қайд намуданд, ки аввалан некӣ кардан ба падару модар ва дар умум некӣ кардан ба кулли мардум анъанаи неки мардуми Бадаҳшон аст. Мамутхонова С. роҷеъ ба ин масъала қайд намуд: “Дар хурдӣ падару

модар моро панд доданд, ки ризқу рӯзиатонро ба 3 қисмат тақсим кунед: қисми аввал ҳаққи модару падар, қисми 2-юмро ба ниёзмандон дода, қисмати 3-юмро барои худ ва фарзандони худ сарф кунед. Моро чунин тарбия намуданд ва дар партави ин насиҳатҳо амал намудем” [401].

Ин ақидаҳо дар заминаи хушку холӣ ба вучуд наомада сарчашмаи пайдоиши худро дошта, дар ҳаёти мардуми тоҷик ҷойгоҳи маҳсус доранд ва ин афкор дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI низ мақоми асосӣ дорад. Масалан, Қосимова О.Х., Зухуров Н.Б. дар мақола овардаанд: “”Ҷолиб аст, ки Фирдавсӣ дар айёми ҷаҳон ҳаққи бештари армуғону табрикоти наврӯзӣ доштани хешовандону пайвандонро бавижа таъкид месозад, ки ин ҳикмату одат имрӯз ба шакли аёдати падару модару аҳли байту ҳамсаъон, хусусан онҳое, ки бемору бистарӣ ҳастанд, байни мардум барпо мебошад:

Дигар ҳар чӣ будаш, ба дарвеш дод,
Бад-он кӯӣ варо хеш буд, беш дод” [122, С. - 118].

Эҳтироми падару модар, некӣ кардан ба онҳо, дasti мадад дароз намудан ба бечорагону дармондагон хоси тамоми табақаҳои ҷомеаи тоҷикон буд ва то қунун нақши худро аз даст надодааст. Фирдавсӣ дар “Шоҳномаи”-и безавол лаҳзаҳои зиёдро аз некӣ ва некӯкорӣ намудани табақаҳои гуногуни ҷомеа новобаста аз сатҳи зиндагӣ, мансаб ва ғайра ба падару модар ва кулли мардум баён доштааст. Масалан, Фирдавсӣ саховатмандиву раҳиятпарварии шоҳҳони замони хеш, ҳукмронони давлати Сомониён ба кулли мардум, парастандагони хеш – падару модар ва амсоли инро тасвир намуда, ба анъанаи қадима будани он низ ишора мекунад:

Баровард ғанҷе – дирам сад ҳазор,
Зи ғанҷе, ки буд аз падар ёдгор.
Сеяк он дирамро ба дарвеш дод,
Парастандагонро дирам беш дод.
Ва дигар сеяк пеши оташкада,
Ҳамон меҳри Наврӯзу ҷаҳони Сада [50, С. - 170].

Ин гуфтаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки фарзандро назди падару модар вазифа аст, то аз онҳо муроқибат намояд, ба онҳо некӣ кунад, дар шодиву ғами зиндагӣ ба онҳо шарик бошад.

Мутафаккири асри XI У.Кайковус дар китоби машҳури хеш “Қобуснома” ба фарзанди худ чунин насиҳат кардааст: «.... ҳаққи модару падар агар аз рӯйи дин нанигарӣ, аз рӯйи хираду мардумӣ бингар, ки падару модар манбати некиву асли парвариши нафси туанд. Чун ту дар ҳаққи эшон муқассир (гунаҳкор) бошӣ, чунон бувад, ки ту сазои ҳеч некӣ набошӣ ва он кас, ки вай ҳақшиноси некии асл набошад, некии фаръро ҳам қадр надонад [224, С. - 26].

Аз сухбат бо қуҳансолон, мутолиаи осори мутафаккирони асрҳои XI-XI ва дигар сарчашмаҳои илмиву адабӣ ва таърихӣ равшан гардид, ки гузаштагони Бадахшон дар тарбия ва таълими фарзанд, баҳусус шинохти ҳаққи падару модар нақши хирадро асосӣ дониста, барои ташаккули хиради хеш саъю талош варзида, фарзандонро низ ба рушди хирад даъват менамуданд. Ба такмили дониш ва маҳорати фарзандон диққати асосӣ медоданд. Барои қӯдакон афсона, ҳикояву ривоятҳои тарбиявиро нақл мекарданд ва афсонагӯй дар оилаҳои мардуми Бадахшон то охирҳои асри XX давом дошт. Ба наврасону ҷавонон бошад панду ҳикмат ва андарзҳоро нақл мекарданд, онҳоро ба хондани китобҳои бадеӣ, нақли мазмуни ин китобҳо ҷалб мекарданд. Саидиброимова Асмопарӣ, сокини деҳаи Сумҷеви ноҳияи Роштқалъа (соли таваллудаш 1936) зимни гузаронидани сухбати таҳқиқотӣ иброз дошт: «Дар оилае, ки мо зиндагӣ мекардем оилаи тавоно буд ва ба чизе ниёз надошт. Аҳли оилаи мо ҳама зиёй, донишманду оқил буданд, дар молу мулкашон низ камӣ набуд. Сардори оила мо шоир, маорифчӣ, омӯзгори аввалини Бадахшон Охон Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода моро панд медоданд, ки фарзандонатонро соҳиби хатту савод ва илму дониш кунед. Онҳоро дар рӯҳияи шинохти қадри падару модар тарбият кунед. Ба тавоноии хеш мағрур набошед, зеро тавоной бебақо аст, вале дониш безавол. Ин суханони Охон дар қалби мо нақши абадӣ баста, мо дар

рұзгори хеш дар амалій намудани ин панду насиҳатқо саъю талош варзида, шоҳиди ҳол гаштем, ки фарзандони мо аз тариқи истифодаи дурусти хирад, донишу тавоной ба давлат расиданд, на аз мероси молии мо» [400]. Ин ақидаҳои тарбиявī - ахлоқī имрӯз низ дар оилаҳои мардуми Бадахшон дар таълиму тарбияи фарзанд дар руҳияи шинохти ҳаққи падару модар ва ҷанбаҳои дигари ахлоқī ҷойгоҳи маҳсус доранд ва хушбахтона ин анъана аз тарафи оилаҳои муосир низ идома дорад. Назари Ұнсурулмаолии Кайковус оид ба ин ақида чунин аст: “Ва агар ба мол дарвеш гардī, ҷаҳд кун, то ба хирад тавонгар бошī, ки тавонгари хирад аз тавонгари мол беҳтар бошад ва ба хирад мол тавон ҳосил кард ва ба мол хирад ҳосил натавон кард” [224, С. - 26].

Дар боло қайд гардид, ки мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсү точик одамро ашрафи маҳлукоти руи олам медонанд, зеро ӯ соҳиби хирад ва ақлу дониш аст, ки ӯро соҳиби чунин мартаба гардондааст. Ин шарофатро набояд аз даст дод. Ва Носири Ҳусрав низ ба қавли У.Кайковус ҳамақида аст, ки тавоной ба илму маърифат аст, на ба молу зар. Пас ба хирад тавонгар будан муҳимтар будааст. Барои тақвият баҳшидани ин мартаба омӯхтани илму дониш ва истифодаи ақл муҳим аст. Носири Ҳусрав фарзанди хешро насиҳат мекунад:

Гар сутурӣ қуниву илм наомӯзӣ,
Бар ту товон бувад ин умр, бале, товон!
Гар туро ҳиммат бар хобу ҳӯр афтодаст,
Гар-ш гӯям, ки сутурӣ, набувад бӯҳтон [168, С. - 608].

Омӯхтани дониш ва тавассути он ба мартабай доноиву тавоной расиданро ҳамаи мутафаккирони асрҳои X-XI тарафдоранд, зеро донишмандӣ, тавоной, доной василаҳои асосӣ барои ташаккули хирад ва сирати миллӣ мебошанд. Дар ин замина байти Фирдавсиро барои асоснок кардани ин ақида овардан ба маврид аст:

Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,
Зи дониш дили пир барно бувад [52, С. - 207].

Фирдавсī инчунин барои расидан ба мартабаи одамият, омӯхтани илму дониш ва дур будан аз ҷаҳолатро талқин меқунад. Ба қавли ин мутафаккир панд гирифтан аз донишмандону бузургон, ба дигарон расонидани он ва мавриди амал қарор додани панду насиҳатҳо муҳим аст:

Ба гуфтори донандагон роҳ чуй,
Ба гетӣ бипӯю ба ҳар кас бигӯй.
Зи ҳар донише чун сухан бишнавӣ,
Аз омӯхтан як замон нағнавӣ” [52, С. - 22].

Абушакури Балхӣ донишро мояи асосии ҷаҳондониву ҷаҳондаркунӣ ва ободии ҷаҳон медонад. Ба қавли ин мутафаккир насли наврасро дар ин рӯҳия тарбия намудан шарт ва зарур аст, ба дониш одам ба риштану бофтани дунё қодир аст, яъне инсон метавонад ҷаҳонро бо доноӣ оқилона мавриди истифодаи хеш қарор дихаду онро ба манфиати мардум ба кор барад:

Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтсан,
Ба дониш тавон риштану бофтсан [119, С. - 227].

Ва дар ҷои дигар мегӯяд:

Бад-он қӯш, то зуд доно шавӣ,
Чу доно шавӣ зуд воло шавӣ [119, С. - 227].

Дар асоси ақидаҳои ин мутафаккирон донишомӯзӣ, дононӣ, тавонӣ дар тарбияи фарзанд ва ҳамзамон, шинохти ҳаққи падару модар ва ташаккул додани хирад ҳачун хориқаи сирати миллӣ дорои аҳамияти хос аст.

Таҷрибаи ҳаёт беҳтарин дарси ибрат аст. Дар зиндагӣ инсоният некиву бадиро бо ҷашми худ мебинад, мешунавад ва аз он дарси ибрат мегирад. Ба қавли бузургон «Ҳар кишtero ҳосиле аст ва ҳар амалро подош». Ва агар ин масалро вобаста ба муносибат нисбат ба падару модар таҳлил кунем, ба он ақида ҳамфир мешавем, ки аз фарзандони худ дар пири онро интизор бояд шуд, ки нисбат ба падару модари худ раво доштӣ ва амал мекардӣ.

Тахқиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик ва таҷрибаҳои педагогикии мардумии Бадаҳшон собит намуд, ки рафтори хуби падару модар ба фарзанд ва фарзанд нисбат ба падару модар боиси он мегардид, ки тарафайн ҳамдигарро эҳтирому дастгири намуда, дар хурдӣ падару модар аз фарзанд ва дар қуҳансоливу даврони пирӣ фарзандон аз падару модар муроқибат мекарданд. Ҳеч кас аз фарзанди худ озор ё гила намекард ва ин анъанаи нек то замони мо мақоми худро аз даст надодааст. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба гуфтори У.Кайковус: «.... бо падару модари худ чунон бош, ки аз фарзандони худ тамаъ дорӣ, ки бо ту бошанд. Зоро ки он ки аз ту зояд, ҳамон тамаъ дорад, ки ту аз падар дорӣ» [224, С. - 28].

Панду андарзҳои бузургонро восита кардану фарзанди худро тарбия намудан натиҷаи дилҳоҳро ба бор меовард. Фарзандон тавре дар оилаи гузаштагон тарбия мегирифтанд, ки сухани падару модар барои онҳо ҳам фармон буду ҳам қонун. Тавре Ауалӣ ибни Сино мефармояд: «...Гуфтам: «Аз фармонҳо қадом фармонро хор набояд дошт?» Гуфт: «Се: аввал фармони Худои азза ва ҷалла; дуввум - фармони оқилон; саввум-фармони падару модар» [99, С. - 85].

Ситоиши падару модар, ба қадри онҳо расидан, пайравӣ намудан аз рафтори неки онҳо ва тайёр будан ба гирифтани эстафетаи падариву модарӣ на танҳо дар осори шоирони асрҳои X-XI, балки дар фаъолияти эҷодии шоирону донишмандони асрҳои баъдӣ ва муосирон равшан ба назар мерасад. Масалан, шоири машҳури асри XIV Абдураҳмони Ҷомӣ “точи шараф”-ро “гарде аз роҳи модарон” [123, С. - 119] унвон мекунад, василаи ба мартабаи қаҳрамонӣ расидани фарзандро низ масъули тарбия ва ранҷу заҳмати падару модар медонад.

Шинохти қадри падару модар, расидан ба қадри онҳо, пайравӣ аз рафтору суханони модар моро ба масири ватандӯстиву ватандорӣ ва таъмини суботи ҷомеа раҳнамун месозад. Донишманди машҳур Жан Жак Русоро гуфтааст: «Агар тамоми неъмати дунё аз байн биравад, ба шарте, ки зан дар саҳнаи ҳаёт вучуд дошта бошад, зиндагӣ боз ҳам

қобили таҳаммул аст» [368, С. - 104]. Модар нафарест, ки зиндагӣ мебахшад ва дар набарди ҷовидонии ҳаёту марг зиндагиро зинда нигоҳ медорад, файзу баракати зиндагӣ аз ӯ вобастагии куллӣ дорад. Баракати зан-модар аст, ки мақоми зан дар оила ва ҷомеаи тоҷикон ҳамеша баланд буд ва баланд ҳоҳад монд, зеро иффату зебоӣ, фурӯтаниву маърифатнокӣ хоси зан буда ба зиндагии мард ва фарзандон илҳому умед ба ояндаи нек мебахшад. Боиси ифтихор аст, ки бо шарофати Пешвои милат ва Истиқолияти давлатии Тоҷикистон мақоми зан дар қишивари мо боз ҳам баландтар гардида, зан-модар дар оилаи тоҷик мақоми баландро қасб кард. Насли наврасро зарур аст, ки аз иқдоми Сарвари мамлакат ибрат гирифта, дар эҳтироми падару модар камар барбандад ва ин анъанаи неки ниёғонро ҳифз намоянд.

Вижагии дигари шинохти ҳаққи падару модар ин аст, ки онҳо низ дар назди фарзанд, тарбияи ӯ дар масири рост, хушахлоқу донишманд ба камол расонидани ӯ ва дар маҷмӯъ, дар хушахлоқ гардидану омода намудани фарзанд ба ҳаёти мустақил вазифадоранд. Зеро ба шинохти ҳаққи падару модар расидани фарзанд аз тарбияи ӯ дар оила саҳт вобастагӣ дошта, ин равобит ногусастанист. Аз як тараф рафтори бечои фарзанд набояд боиси ранцидани падару модар аз ӯ гардад, балки бояд аз худ ранцид, ки чунин фарзандро тарбия намудааст. Аз тарафи дигар кори неку номи неки фарзанд боиси сарфарозии падару модар аст, зеро падару модар ба ифтихор метавонанд қайд намоянд, ки ин самараи тарбияи онҳост. Пас нақши падару модар дар тарбияи фарзанд асосист.

Бо ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудани Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” аз 2-юми августи соли 2011, №762 такони чиддӣ дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад ва ин қонун вазифаҳои падару модарро дар назди фарзанд мушаххасан баён менамояд. Қабул шудани чунин қонун ғамхории давлатро нисбат ба ҳалқу миллат нишон медиҳад ва он танзимкунандай таълиму тарбияи насли наврас аз тарафи падару модар мебошад.

Маълум аст, ки калимаҳои “масъулият”, “масъулиятшинос”, “бомасъул” калимаҳои зидмаъноро низ доранд, ки аз вожаҳои “бемасъул”, “масъулиятношинос” иборат аст. Таҷрибаҳои ҳаррӯзаи ҳаёт нишон медиҳанд, ки дар таълиму тарбияи фарзанд ҳам падару модари бомасъулро дучор меоем ва ҳам баръакс. Маҳз қонуни мазкур вазифаи падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд танзим мекунад ва вазифаҳои онҳоро ба таври конкретӣ баён мекунад ва иҷрои онро низ талаб дорад, то ки танҳо масъулиятшиносӣ таъмин гардад ва ин ғамхории давлатро нисбат ба ҳалқу миллат нишон медиҳад. Бояд қайд кард, ки дар партави чунин ғамхориҳо падару модар низ вазифадоранд, ки фарзандони хешро дар ҷаҳорҷӯбай аҳлоқи инсонӣ тарбия кунанд ва ҳуд намунаи ибрат барои фарзандони хеш ва аҳли ҷомеа бошанд.

Тавре дар боло қайд гардид, ин мавзуъ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон низ нақши муҳим дорад. Дар тақвият бахшидани ақидаҳои фавқ низ афкори мутафаккирони асрҳои X-XI фикрҳои моро асоснок менамояд. Масалан, Фирдавсӣ менигород, ки ҳурмату эҳтиром намудани падару модар муҳим аст, аммо набояд ин чиз яктарафа бошад, падару модар низ дар навбати ҳуд вазифадоранд, ки нисбат ба фарзандони хеш меҳрубон бошанд ва дар оилаи мардуми Бадаҳшон ин рафтор пурра назаррас буд:

Чу фармонпазираんだ бошад писар,

Навозанда бояд, ки бошад падар [48, С. - 68].

Кисоии Марвазӣ низ дар ин масъала ба ин ақидаи Фирдавсӣ “Навозанда бояд, ки бошад падар” ҳамфикр аст, яъне меҳру шавқат, эҳтироми тарафайн замоне таъмин мегардад, ки падару модар ва фарзандон ҳамфикру ҳаммаром буда, фарзандон дар муносибати нек ба падару модар ва падару модар дар анҷом додани муносибати шоиста ба фарзандон субитқадам бошанд ва ин дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ саҳми арзанда мегузорад.

Мутафаккири асри XI Абуалӣ Масквиё Розӣ китоби “Таҳорат-ул-Ироқ фи таҳзиб-ул-ахлоқ”-ро пурра ба тарбияи ахлоқӣ бахшидааст. Аз ҷумла ба вазифаи падар дар назди фарзанд низ ишораҳо кардааст. Ин нуктаро X.Афзалов ва Б.Раҳимов низ дар китоби “Таърихи педагогикии ҳалқи тоҷик” тасдиқ менамоянд. Дар асоси таҳқиқи ин муҳаққиқон Абуалӣ Масквиё Розӣ оид ба вазифаи падар дар назди фарзанд ақидаҳои ҷолибро баён намудааст, ки намунаи он ҷунин аст: “Падар бояд ба писар пайваста ахлоқу одоби нек ва накӯкорӣ омӯзонад. Ӯро аз пурхӯрӣ, лаззатҳои бемаъни зиндагӣ, ранг ба ранг либоспӯшӣ нигоҳ дорад ва аз шахсони беадабу фосиқ дурияш ҷӯяд, ба ӯ фурӯтаниӣ, ахлоқи нек, рафтору гуфтори нек, қаноатмандӣ, инсондӯстӣ ва дигар сифатҳои неки инсонӣ ва сипас адабиётро биомӯзад” [75, С. - 47].

Асари тарбиявӣ-ахлоқии Ӯнсурулмаолии Кайковус “Қобуснома” низ саросар ба мавзуи насиҳати фарзанд бахшида шудааст ва исботи ин ақидаҳои мост. Бахусус, дар боби бисту ҳафтуми ин китоб “Адар фарзанд парвардан ва оини он” мутафаккир овардааст: “Ва ҳаққи фарзанд омӯхтан дон аз фарҳангу дониш. Ва агар фарзанде бад бувад, ту бар-он манигар, ҳаққи падарӣ ба ҷой овар, андар омӯхтани адаби вай тақсир макун. Ҳарчанд ки агар ҳеч мояи хирад надорад, агар ту адаб омӯзӣ ва агар наёмӯзӣ, рӯзгораш биёмӯзад” [374, С. - 105]. Мағҳуми “рӯзгораш биомӯзад”-ро Ӯнсурулмаолии Кайковус ба якчанд маънӣ кор фармудааст. Аввал шояд мақсади шоир он низ бошад, ки агар падар ба писар адаб наомӯзад, дар тарбияи ахлоқии ӯ кӯшиш накунад ӯ аз таҷрибаи рӯзгор худ адаб мегирад, шояд “Адаб аз беадабон омӯзад”. Аммо ташвишовар ин аст, ки муҳити ихотакардаи ӯ чигуна аст, аз рафтори чигуна шаҳс ё “омӯзгор” пайравӣ мекунад. Аз эҳтимол дур нест, ки муҳити атрофаш носолим бошаду зиндагӣ ӯро ба вартаи нобасомонихо гирифтор мекунад ва дигар аз он худро дар канор гирифтан наметавонад. Пас ягона роҳе, ки боиси тарбияи хуби ахлоқии фарзанд мегардад, ин саъю талоши падару модар аст.

Тахқиқотҳои анҷомдодашуда сабит намуданд, ки Носири Хусрав бо вучуди донишманд, мутафаккир буданаш дар одобу ахлоқ намунаи ибрати фарзандон ва тамоми мардумони замони хеш буд. Ӯ ба қавли У.Кайковус ҳаққи падариро ба ҷо оварда, фарзандонро дар руҳияи ахлоқи нек тарбия намудааст. Ақидаҳои дар мақолаи “Панди падар – хирмани зар”-и муҳаққиқон Назриев Ҷ., Девонақулов А. исботи фикри болои моанд: “Мутафаккир (Носири Хусрав) бар чӣ гуна шакл гирифтани ҳаёти писар ба ҷиддияти том назар меафканад. Вай намехоҳад, ки авлодаш тӯши ҳаждаҳои ҳастӣ бишавад. Ӯ фарзандро хирадманд, зирак, нек, кешдор дидан меҳоҳад. Бинобар ин писарро водор меқунад, ки баҳри пай задани пайроҳаи пурпечутоби зиндагӣ таҷрибаи падарро пеши назар оварда, бо ақлу фаросати ирсиаш оламро саропо bemamoniат сайругашт бинамояд” [162, С. - 209].

Рӯзгор ҷизи қимматтарин барои инсон аст, ки он ба ҳар кас як бор дода мешавад ва бебозгашт аст. Пас умре, ки ба инсон дода мешавад, он бояд мақсаднок ба сар бурда шавад. Тавре бояд ҳаётро ба сар бурд, ки фарзандони солеҳву хушахлоқ ба воя расанд ва падару модар аз он ифтихор дошта бошанд, ки барои ҷомеа фарзандони хушахлоқро тайёр намудан тавонистанд. Падару модарро лозим ва муҳим аст, ки вазифаи хешро низ дар тарбияи фарзанд адо кунанд ва дар ин самт онҳоро лозим аст, ки ба масъалаҳои зиёд дидаққати ҷиддӣ равона намоянд.

Олимон, равоншиносон исбот намудаанд, ки аз рӯзҳои аввали дар раҳми модар омадан, кӯдак алакай ба тарбия, меҳру шавқат ва навозиши падару модар ниёз дорд ва падару модарро лозим аст, ки ин меҳру шавқат ва дилбастагиро ба ӯ нишон дода тавонанд. Бо ба олами ҳастӣ по ниҳодани кӯдак тарбияи намудани ӯ масъулияти баланд ва маҳорати навинро тақозо дорад. Аммо проблемаи асосие, ки имрӯз боиси косташавии тарбияи наврас мегардад, камбудии вақти падару модар аст. Падару модар барои тамоми корҳо вақт ҷудо намуда, зиёда аз 90%-и вақти онҳо барои анҷом додани корҳои рӯзгор, тиҷорат, кишоварзӣ,

чорводорӣ, муҳоҷират, мардикорӣ ва амсоли инҳо сарф мешавад ва барои тарбияи фарзанд вакт ҷудо намекунанд.

Мавқеи оила дар тарбияи фарзанд аз ҳама асосӣ аст. Институти оила дар таълиму тарбияи фарзанд нақши асосӣ дорад ва он бояд комилу пурра бошад. Агар оилаҳо нопурра бошанд, падар ва модар ҷудо бошанд ин на фақат бар зарари онҳо ва фарзандони онҳост, балки ин ҳавфи мудҳиштарин барои ҷомеа, ҳалқу миллат аст. Оилаҳои нопурра, заиф шудани институти табии модар ба меъёрҳои иҷтимоӣ мубаддал гардидааст. Аз ҷумла, ба таври гайрирасмӣ ба воя расидани кӯдакон, афзудани теъдоди фарзандони партофташуда, ба воя расидани кӯдакон берун аз оила, кӯдакони кӯча ва гайра омилҳое мебошанд, ки ба арзишҳои миллӣ, ташаккули сирати миллӣ ва дар маҷмӯъ, ба пешрафти ҷомеаи солим таъсири манғӣ мерасонанд.

Тағијирот дар вазифаҳои иҷтимоии оила, хонадоршавии мардон ба 2 ё 3 зан ва коста шудани муҳабbat байни зану шавҳар, пайдо шудани сарварии шарикӣ, натавонистани таъмини муносибати нек байни занони хеш дар оила, дар ин замона афзудани кину кибр ва пайдо шудани мушкилиҳои ҷиддии иқтисодӣ ва маъданавӣ дар оила боиси коста гардидани ахлоқи фарзандон мегардад, ки дар урфият ҷунин ҳолро “зиндагӣ сӯҳт” мегӯянд.

Ҳатто дар оилаҳои комил, ки падару модар бо фарзандонашон ҳаёт ба сар мебаранд, дар таълиму тарбияи фарзанд мушкилиҳои зиёд назаррасанд. Масалан, аксарияти падарон нисбати тарбияи фарзанд бепарво буда, инро вазифаи асосии модар мешуморанд. Бархе, ҷудоандозӣ мекунанд, ки тарбияи духтар ба уҳдаи модар ва писар ба зиммаи падар аст. Қисме аз падарон дар тарбияи фарзанди дорои маҳдудият ҳиссагузорӣ намекунанд ва модари кӯдакро барои таваллуди ҷунин фарзанд айбдор мекунанд. Ҳамаи ин мушкилиҳо садди роҳи тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва арзишҳои миллӣ мегарданд.

Мушкылтар боз он аст, ки бекориву бехудагардии чавонон, ки дар навбати хеш падар мебошанд, машғул будани онҳо ба ҳайшу тараб ба тарбияи фарзанд таъсири калон мерасонад ва оқибати он нанговару аламовар мегардад. Масалан, К.Марвазӣ овардааст:

Биёмадам ба ҷаҳон то чӣ гӯяму чӣ қунам,
Сурӯд гӯяму шодӣ қунам ба неъмату мол.
Сутурвор бад-ин сон гузоштам ҳама умр,
Ки барда гаштаи фарзандаму асири аёл [89, С. - 68].

Ба андешаи К.Марвазӣ ба ҷои он ки падару модар фарзандро тарбия намоянд, аз ҳад зиёд ба ӯ дилбастагӣ намуда, ба ҳуд мақоми барда ва ба фарзанд мақоми хоча (эркагии аз ҳад зиёд) медиҳанд ва фарзанд аз ин мақом сустифода намуда, аз назорат берун мегардад ва ин ҳам роҳи дурусти тарбия нест ва ба он оварда мерасонад, ки фарзанд арзишҳои миллиро нодида гирифта, ба роҳи ба ҳудаш мувоғиқ гом мегузорад. Вобаста ба ин падару модарро зарур аст, ки дар тарбияи фарзанд ҷиддӣ бошанд. Дилбастагии бемақсад ба фарзанд ва эрка калон кардани ӯ боис мегардад:

- фарзанди эрка, ба қавли Кисоии Марвазӣ, хочаву падару модар ғуломи ӯ мегарданд, мақоми падар ва тарбияи ӯ дар оила аз байн меравад ва инони амру супориш ба дasti фарзанди ноболиғ ё ҷавон дода мешавад;
- гапнодароии фарзанд, ичро накардани супоришҳои падару модар, азхудрафтагӣ ва дигар хислатҳои ғайриахлоқӣ масъули чунин тарбияи тарбияткунандагон мебошанд;
- қафомонӣ аз дарс, пешрафти ғайриқаноатбахш доштан, омӯзгоронро гӯш накардани фарзанд ҳамарӯза назаррас мегардад;
- масраф кардани молу пул, ба бозиҳои муҳталиф ҷалб гардидани фарзанд, ба гурӯҳҳои тундраву хатарнок гаравидани чунин фарзандон аз эҳтимол дур нест;

- ҷони хешро дар вартай ҳалокат қарор додани чунин фарзандон аз амри воқеист;
- тарбияи нодурусти фарзанд барои ҷомеа хатарзо буда, боиси носолимии ҷомеа, ҳалалдор гардидани зиндагии мардум, сулху субот ва иттиҳоду ҳамдилӣ мегардад.

Дар замони кунунӣ бисёр ҷавонон ба айшу тараби зиндагӣ дил баста, бо истифода аз маводи муҳаддир тамоми рӯзу моҳ ва сол дар ҳолати мадхушиву сархуши қарор доранд. Ин рафтори номатлуб имкон намедиҳад, ки онҳо ба таълиму тарбияи фарзанд машғул шаванд ва баръакс онҳо худ низ ба тарбия ниёз доранд ва гумони ғолиб он аст, ки шояд аз тарбияткунандагони хеш инро ба мерос гирифта бошанд. Ба қавли Кисоии Марвазӣ оқибати ин ҳама пушаймонист, vale аз пушаймонӣ суде нест, зоро ҳаёт ба қафо бозгашт надорад:

Дареғи фарри ҷавонӣ, дареғи умри латиф,

Дареғи сурати неку, дареғи ҳусну ҷамол.

Кучо шуд он ҳама хубӣ, кучо шуд он ҳама ишқ?

Кучо шуд он ҳама неру, кучо шуд он ҳама ҳол? [89, С. - 68].

Аксаран роҳгум задани ҷавонон боиси пош ҳӯрдани оилаҳои ҷавони онҳо гардида, фарзандони бегуноҳ аз ҳатогии падару модар дучори ҷудоӣ ва ҳичрон гардида, яктарафа тарбия меёбанд ва роҳи дурусти худро дар зиндагӣ муайян кардан наметавонанд. Ва аз эътимол дур нест, ки дар чунин вазъият фарзандон на танҳо тарбияи яктарафа мегиранд, балки аз он низ маҳрум мегарданд. Масалан, падар дар ҳолати айшу тараб аз оила ҷудо мешавад, модари фарзандон аз ў ҷудо шуда, бо қаси дигар хонадор мешавад ва ин ҳолати вазъияти фарзандонро боз ҳам ногувортар месозад. Дар чунин ҳолат фарзандон дар пеши хешу табори наздик ё дур ё пайвандону дӯстон ба воя мерасанд, комилан аз тарбияи падару модар берун мемонанд ва худи оилаҳои ҷавони ҷудошуда низ ба мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд. Одатан рафтори ҷавонони аз оила ҷудошуда рӯ, ба беҳбудӣ наниҳода, балки бадтар мешавад. Онҳо ба оворагардиву

шабгардӣ даст зада, ба анҷом додани ҳар гуна амалҳои бечо қодиранд, ба қавли донишманди тоҷики асрҳои X-XI Маъруфии Балхӣ:

Ҳар чи бигӯям, зи ман нигар, ки нигарӣ,
Ақл ҷудо шуд зи ман, ки ёр ҷудо шуд [77, С. - 198].

Аз як тараф ин байт ба маънои ишқу муҳабbat кор фармуда шуда, аз ҷудогии маъшуқа аз даст рафтани ақли ошиқро нишон медиҳад, вале аз тарафи дигар мазмуни ҷудо шудани оилаҳо ва бо ин сабаб гум кардани роҳро дар зиндағӣ инъикос меқунад. Пош ҳӯрдани оилаҳоро дар педагогикаи тоҷикони Бадаҳшон “хонавайронӣ”, “хонавайрон”, “хонавайроншуда”, “бехона” меноманд, ки сухани ҳақ аст. Зоро оила пойдевори асосии хонадон ва ҷомеа мебошад ва вайроншавии оилаҳо вайрон шудани хонаву ҷомеа ва қишвар аст.

Дар робита бо ин мушкилӣ падару модар масъуланд, ки ба ҷунин ҳатоғӣ роҳ надиҳанд ва агар аллакай дучори ҷунин ахвол гардида бошанд, дар ислоҳи мусолиҳатомези ӯ қӯшиш намуда, роҳи дурусти баромадан аз ҷунин вазъиятро ёфта, бояд ҷудошавиро пешгирӣ намоянд. Ҷудо шудани оилаҳо ва партофтани фарзандон барои сирати миллӣ ва андешаҳои миллии мардуми тоҷик падидай бегона буда, онро набояд дар маданият ва фарҳангӣ мо ҷо дод, зоро он омили даҳшатовари косташавии ахлоқи насли наврас ва ҳароб шудани ҷомеа мегардад.

Таъриҳ гувоҳ аст, ки ҳалқи тоҷик аз оғози ҳаёт дар рӯи замин то ба имрӯз ба маърифатнокшавии зан-модар аҳамияти хоса дошта, қӯшидааст, ки занон дар ҷомеа пешӯҳанг бошанд, зоро онҳо модарони ояндаву тарбиятгари насли наврас мебошанд ва ин омили дигари тарбия ва ташаккули сирати миллӣ мебошад. Занону модарони тоҷик на танҳо имрӯз, балки дар замонҳои пеш низ пешқадаму фаъол буданд ва ин анъана бояд нигоҳ ва тақвият дода шавад. Масалан, Р.Муқимов, А.Раҷабов овардаанд: “Дар ташаккули жанр, наვҳои ҳунарҳои намоишии асрҳои X-XI нақши занон муассир буда, маҳорати эҷодию иҷроии бонувони раққоса, сароянда, рақсу сюитаҳои таркибаи

мураккаби саҳнавиро ба маҳорати хоса ба субот мерасониданд” [193, С. - 235].

Аз ин ҷо бар меояд, ки падару модарро муҳим ва лозим аст, ки ба тарбияи духтарон таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намоянд, аз хурдсолӣ онҳоро ба омӯзиши илму дониш ҷалб намоянд, роҳҳои дурусти зиндагиро ба онҳо нишон диҳанд, дар ташаккули ҷаҳонбини онҳо саҳм гузоранд ва натиҷаҳои дилҳоҳро дар ин самт ба даст оранд. Чун духтар соҳиби чунин тарбия мегардад, ў дар миёни мардум соҳибэҳтируму соҳибтамиз мегардад. Чунин духтар бо хонадор шудану ба мартаби модарӣ расидан қодир аст, ки фарзанди солеҳро ба дунё оварда, вақти пурқиммати хешро барои тарбияи ў сарф кунад. Дар ин бора мутаваҷҷеҳ мешавем ба нуктае аз боби бисту шашуми “Қобуснома”, “Андар зан хостан”, ки У.Кайковус фарзанди хешро насиҳат кардааст: “Зан аз хонадони салоҳ бояд хост ва бояд ки бидонӣ, ки духтари кӣ бувад, ки зан аз баҳри қадбонуии хона хоҳанд, на аз баҳри таматтуъ...

Ва бояд ки зан тамому расида ва оқила бошад ва қадбонуии модару падари худ дида бошад. Агар чунин зане ёбӣ, дар хостани вай тақсир макун ва ҷаҳд кун то вайро бихоҳӣ ва бикӯш, то вайро ғайрат (рашк) нанамоӣ” [224, С. - 102].

Ин нуктаҳо дар осори Сино низ мақом доранд ва мутафаккир ба тарбияти баланд доштани зан – модар ишораҳои зиёд кардааст. Аз ҷумла, Ибни Сино нисбат ба зан чунин талабҳоро пеш мегузорад: «Зани шоиставу неку шарики мард аст дар мулкаш ва қойими ўст дар молаш ва ҷонишини вай аст дар хонааш ва амини вай аст дар парваришу тарбияти фарзандонаш» [74, С. - 44]. Мутафаккир дар рисолаи “Тадбири манзил” ба зан-модар ҳабдаҳ сифатро нисбат медиҳад. Ба қавли Сино, барои он ки зан-модар мартабаҳои болозикри модариро соҳиб гардад, муҳим аст, ки ҳабдаҳ сифатро дошта бошад, ки хирадманӣ, диндор, бошарм, зирақу бофатонат, дӯстдору бомуҳаббат, забондароз, итоаткор, покдилу бегаш, аз гайбат дур, бовиқор, тадбирандеш, сарфакор, шукргузор будан аз ҷумлаи ин сифатҳост. Чунин зан қодир аст, ки бо

чунин хислатҳо некмардро хушбахту саодатманд гардонад ва фарзандони солеҳву итоаткорро тарбия ва ба камол расонад.

Ибни Сино дар баробари тавсифи ин хислатҳои нек дар рисолаи “Саломон ва Абсол” занони бевафо, сустирова, бадаҳлоқро саҳт мазаммат намуда, қайд менамояд, ки чунин занон ба оила ба ҷои хушбахти бадбаҳти меоранд ва дар тарбияи фарзанд муваффақ наҳоҳанд шуд. Аз ин лиҳоз, мутафаккир занонро ба ахлоқи неку, мулоҳизакорӣ ва дурандешӣ даъват мекунад, то худ намунаи ибрати фарзандону аҳли ҷомеа бошанд ва фарзандони хушаҳлоқу қавииродаро тарбият намоянд.

Ба тарбияи духтар, ки ў дар оянда модару тарбияткунандай насли замони хеш мегардад, дар педагогикаи мардумии Бадаҳшон диққати асосӣ равона карда мешуд ва имрӯз ин анъана тақвият ёфта истодааст. Аз замонҳои хеле барвақт мардуми Бадаҳшон қӯшиш мекарданд, ки духтарони онҳо соҳиби ҳату савод гарданд, дониш ва рафтори намунавӣ дошта бошанд, омодаи ҳаёти мустақил гардида, оилаҳои солимро барпо карда тавонанд. Сарчашмаҳои таърихиву адабӣ ва педагогӣ шаҳодат медиҳанд, ки тоҷикони Бадаҳшон ба ин мақсад расида тавонистанд. Дар ягон сарчашмаи таърихӣ таблиғ гаридани паси парда буданд ва ё фарангиву ҳичоб пӯшидани духтарону занон, аз таълиму омӯзиш дар канор будани онҳо аз тарафи мардони Бадаҳшон инъикос наёфтааст ва ин хоси арзишҳои миллии ин минтиқа ва дар маҷмӯъ, мардуми тоҷик нест. Озодии занони тоҷик дар тамоми минтиқаҳои Тоҷикистон, баҳусус, тоҷикони Бадаҳшон, соҳиби таҳсилоти олӣ намудани онҳо анъанаи неки ниёғон аст ва ин анъанаро набояд аз даст дод ва баръакс онро тақвият бояд баҳшид.

Дар зиндагӣ пешоҳанг будани модару падар ва маърифатнок будани онҳо имкон медиҳад, ки сатҳи маънавии оила баланд шуда, фарзандон дар руҳияи ахлоқи намунавӣ тарбия ёбанд. Фарзандони чунин падару модар соҳиби дониши баланд гардида, аз нозукиҳои оиласдорӣ, одоби муошират, муносибат, хуллас аз маҷмӯи талаботи

моддиву маънавӣ огоҳӣ дошта, омодаи мустақилона пеш бурдани зиндагӣ мебошанд.

Омили дигари тарбияи мақсадноки фарзанд ва ба шинохти ҳаққи падару модар, ташаккули сирати миллӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ омода намудани ў, ин фароҳамсозӣ ва нигаҳдории шароити мусоид ва муносибати равонӣ (психиологӣ) барои ҳар як аъзои оила мебошад. Шароити мусоиди иҷтимоиву иқтисодӣ ва равонӣ имкон мебахшад, ки фарзандон дар шароити муътадили иҷтимоӣ ба воя расанд. Дар ин ҷо метавон ёдовар шуд, ки оилаҳои ниёғони тоҷик, баҳусус тоҷикони Бадаҳшон ба омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои X-XI ва мутафаккирони дигар, таҷрибаи педагогикаи мардумӣ ошнӣ ва дилбастагии комил дошта, дар тарбияи фарзанд аз он истифода мебурданд. Аксарияти оилаҳо китобхонаи шаҳсӣ дошта, осори мутафаккирони зикргардида, мутафаккирони асрҳои баъдӣ, китобҳои бадеӣ, нақлу ривоятҳо, афсонаҳои халқӣ ва дигар маводҳои илмиву адабиро ҷамъоварӣ намуда, ба мутолиаи китоб шавқу рағбати беандоза доштанд. Барои далели ин фикр метавон овард, таърих гувоҳ аст, ки то нимаи дуюми аввали асри XX дастрас намудани осори мутафаккирони асрҳои X-XI ва дигар мутафаккирон, китобҳои бадеиву илмӣ дар Бадаҳшон бисёр мушкил буд. Шояд мавқеи ҷуғрофӣ низ ин гуфтаро омил бошад. Аммо ин мушкилӣ садди роҳи маърифатнокшавии мардум намегардид. Китобат намудани осори мутафаккирони адабиёти классикии форсу тоҷик аз тарафи хаттотону донишмандони Бадаҳшон ба ҳукми анъана даромада буд. Дасхатҳои мутафаккир, хаттоти нотакрор Шоҳзодамуҳаммад ибни Саидфарруҳшоҳ, Қурбонмуҳаммадзода (Оҳон Сулаймон), шоир-олим, маорифчӣ, омӯзгори аввалини Бадаҳшон Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода, Мубораки Ваҳонӣ, Мирзо Мамадамони Рушонӣ (дар бархе аз дасхатҳо ва сарчашмаҳои таъриҳӣ Мирзо Муҳаммадамони Рушонӣ навишта шудааст) ва дигарон, ки намунаи онҳо дар бойгонии муаллиф ва хешону наздикини ин мутафаккирон маҳфузанд, тақвияти фикри боло мебошанд. Мутафаккирон,

денишмандон, хаттотони моҳири тоҷики сукуни Бадаҳшон, на танҳо асарҳои мутафаккирони форсу тоҷикро китобат менамуданд, балки худ низ ба корҳои таҳқиқотӣ, навиштани асарҳо, эҷоди шеър муштағил буданд. Асарҳои пурагиши Шоҳзодамуҳаммад ибни Саидфарруҳшоҳ ба монанди “Рисолаи Нучум”, “Ҳаза нучуми Шоҳзодамуҳаммад ибни Саидфарруҳшоҳ”, “Ҷадвалҳои нучумӣ”, “Таърихи Бадаҳшон”-и Қурбонмуҳаммадзода, Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода (дар ҳаммуаллифи), “Баёз”-и шеъру қасоиди Ш.Муҳаббатшоҳзода, “Толиб-ул-матлуб”, “Девони қуллиёт”, “Девони ашъор”-и Мубораки Вахонӣ мулаққаб ба Суфӣ Муборакқадам, дастхатҳои Мулло Лочин, Саидчаъфар, нучумшиносони моҳир Шоҳ Ҳусайн, Қозӣ Назокатшоҳ ва дигарон далели ин фикрҳоянд. Масалан, дар сарсухани китobi “Таърихи Бадаҳшон”-и Қурбонмуҳаммадзода (Охон Сулаймон) ва Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода (таҳияи матн, пешгуфткор ва тавзехот бо қӯшиши Давлат Ниёзбеков ва Ҳаким Дорғабеков, Душанбе-Хоруғ 2021), муҳаррир доктори илмҳои педагогӣ Қаландариён Ҳ.С. омадааст: “Дастхати “Таърихи Бадаҳшон”-и Қурбон Муҳаммадзода ва Муҳаббат Шоҳзода (Саид Шоҳфутур) яке аз сарчашмаҳои нодир дар омӯзиши таърихи сиёсӣ-иҷтимоии минтиқаи Помири Фарбӣ ба шумор меравад”. Ё мұхаққиқони осори мутафаккир Шоҳзодамуҳаммад ибни Саидфарруҳшоҳ У.Мамадшерзодшоев ва Ш.Шерзодшоев дар сарсухани китobi “Осори нучумӣ”-и Ш.Саидфарруҳшоҳ (чилди 2, Душанбе, Паёми ошно, 2017) овардаанд: “Рисолаҳои Шоҳзодамуҳаммад ибни Саидфарруҳшоҳ “Рисолаи Нучум”, “Ҳаза нучуми Шоҳзодамуҳаммад ибни Саидфарруҳшоҳ” ва “Ҷадвалҳои нучумӣ” фаъолияти ӯро дар соҳаи нучумшиносӣ дар бар гирифта, онҳо собит мекунанд, ки ӯ дар ин ҷодаи илм осори зиёде аз худ боқӣ гузоштааст”.

Дар асоси ақидаҳо ва иқтибосҳои дар боло оварда метавон қайд намуд, ки аксарияти тоҷикони Бадаҳшон дар гузашта низ мардуми китобдӯст, денишманд, хаттоти моҳир, нучумшинос, шоир буданд. Денишмандон на танҳо худро аз китоб таъмин мекарданд, балки

дигаронро низ ба таълим фаро гирифта, барои онҳо китобҳоро китобат мекарданд. Инчунин ин аз китобдӯстиву ба хондан машқи зиёд доштани куҳансолон, садри оилаҳо дарак медиҳад. Чунин ашхос на танҳо худ донишманд буданд, балки ба таълиму тарбияи фарзанд дикқати асосӣ дода, ӯро донишманд мекарданд ва ин рисолати падариро сарбаландона ичро менамуданд.

Машғул будани падару модар ва кулли мардум ба китобхонӣ ва ҳамзамон ба шуғли ҳаррӯзай фарзандон мубаддал намудани ин анъана худи ҷавононро аз роҳгумиву коҳилий боз медошт ва ин ақидаро дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI зиёд метавон во ҳӯрд. Масалан, Абулмуаяди Балхӣ овардааст:

Дар пажӯҳидани асрори улум,
Шавӣ аз коҳилий охир маҳрум [77, С. - 98].

Дар робита бо омӯзиши илму дониш ва тавассути он расидан ба амалҳои нек ақидаҳои Абулмуаяди Балхӣ ва Абушакури Балхӣ ҳаммаъноянд:

Дурустии амал гар хоҳӣ, эй ёр,
Зи алфандидани илм аст ноҷор [77, С. - 135].

Унсурулмаолии Кайкувус низ бар ин ақидааст, аммо ӯ иловатан таъкид менамояд, ки ҳар қасро лозим аст, ки дониш омӯзад ва ҳамоҳангии донишу хирадро таъмин намояд, то ба мақсад расад. Дар ин бора дар боби 8-уми “Қобуснома”, ки “Андар ёд кардани пандҳои Нӯшервони Одил” ном дорад У.Кайковус овардааст: “Охир гуфт: «Ҳарчанд қасе доно бувад, ки бо дониш вайро хирад нест, он дониш бар вай вубол бувад» [224, С. - 48].

Инчунин муносибати хуб дар оила таъмин буд, падару модар ботамкин, суботкору боандеша буданд ва нобаробариву ҳамдигарнофаҳмӣ дар байни падару модар ва тамоми аъзоёни оила ҷой надошт ва он ба ҳолати равонӣ-психологии қӯдакон таъсири мусбат мегузошт ва дар чунин авзоъ тарбия ёфтани қӯдак ба тарбияи хуб,

ташаккули хирад ва сирати миллӣ заминаи мувофиқ мегузошт. Имрӯз бояд ин аъана аз нав эҳё гардида, тақвият баҳшида шавад.

Тарбияи фарзанд мақом ё манзили муайян надорад ва набояд вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ онро аз даст дод. Ба унвони мисол метавон овард, ки падару модароне, ки дар муҳочирияти меҳнатӣ мебошанд, вақти бештарро ба меҳнат сарф намуда, барои тарбияи фарзанд вақт чудо намекунанд. Чизи асосие, ки боиси нигаронӣ аст, ин ба фарзандон иҷозат додани гаровидан ба унсурҳои фарҳангҳои бегона мебошад. Дар мамлакатҳои ҳориҷ барои шаҳрвандони тоҷик боз ҳам ҳассостар аст, ки фарзандони хешро дар руҳияи ҳуввият, ҳудогоҳӣ ва хештаншиносии миллӣ тарбия намоянд, арзишҳои миллиро ба онҳо ёд диханд. Агар кӯдакон забони хешро надонанд, бо арзишҳои миллӣ ошно нагарданд, осори мутафаккирони тоҷикро мутолиа нақунанд, анъанаҳои неки ниёгонро наомӯзанд, ин ба нест шудани миллат оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз, масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд бемарзу бехудуд аст ва ин масъулиятро ҳамеша нигоҳ бояд дошт.

Яке аз вазифаҳои муҳими падару модар ин тарбияи ватандӯстии ҳар як фарзанд мебошад. Яке аз роҳҳои муфиди тарбия намудани фарзанд дар руҳияи ватандӯстӣ ин омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ мебошад.

Аз мушоҳидаҳо бар меояд, ки аксарияти насли наврас ба осори ниёгон, таърихи миллат, арзишҳои миллӣ, таҷрибаи ниёгон кам таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд ва падару модарро муҳим аст, ки фарзандонро тавре тарбия намоянд, ки ин муқаддасотро аз даст надиханд.

Ин таҷрибаи бойи гузаштагон барои ояндагон дарси ибрат аст ва барои пойдор нигоҳ доштани шинохти ҳаққи падару модар ва тарбияи дурусти фарзанд дар руҳияи шинохт ва амалигардонии арзишҳои миллӣ, истифодаи хирад дар зиндагӣ ва ташаккул баҳшидани он, эҳё ва равнақ баҳшидани анъанаҳои миллӣ ва педагогикаи мардумӣ пешниҳод менамоям:

- Дар замони ҳар дам тағыйирёбанда мұхим аст, ки ин анъанаи неки ниёгонро аз даст надиҳем ва ин анъанаҳоро равнақ бахшида, дар тарбияи насли наврас мавриди амал қарор диҳем.
- Ба омӯзиши осори гузаштангон, таърихи дирӯз ва имрӯзи кишвар ва оянданигарӣ барои фардои дурахшони Ватан ҷалб намудани падару модар ва фарзандон.
- Ташкили омӯзишҳо, семинарҳои сайёр барои падару модар бо мақсади омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони асрҳо X–XI-и форсӯ тоҷик дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва дигар минтиқаҳои кишвар ва бо ин васила ташаккул додани тасаввурот ва ҷаҳонбинии падару модар ва фарзандон.
- Ба нақша гирифтани омӯзиши фанни “Одоби оиладорӣ” дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олии кишвар.
- Ташкили табодули таҷриба байни оилаҳои намунавӣ аз сатҳи деҳот то сатҳи шаҳрҳо аз тарафи ҷомеашиносон, масъулини кор бо ҷомеаи мақомотҳои маҳалӣ.
- Ташкили омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсӯ тоҷик дар байни ҷавонон ва ташкили маҳфилҳои адабӣ, тарбиявӣ ва ахлоқӣ барои ҷавонон, оилаҳои ҷавон.
- Таҷвиқу тарғиби ин анъанаи нек дар миёни аҳолӣ, баҳусус, наврасону ҷавонон.
- Дар муассисаҳои таълимӣ дар гузаронидани соатҳои тарбиявию синфӣ, ҷорабиниҳои беруназсинфӣ, маҳфилҳои илмиву адабӣ баррасӣ намудани ин мавзуъ.
- Сабти видиоӣ ва ё таҳияи филм вобаста ба ин мавзуъ.
- Танзим намудани одоби оиладоршавӣ, даст кашидан ҷавонон аз бисёрникоҳии ғайрирасмӣ, риояи одоби оиладорӣ ва тарбияи фарзанд дар руҳияи арзишҳои миллӣ.
- Гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ ва таълифи рисолаҳои илмӣ дар ин мавзуъ аз тарафи муҳаққиқони ҷавон ва олимон, аъзоёни Академияи

хурд, хатмкунандагони донишгоҳҳои олӣ (манзур навиштани рисолаҳои ҳамт), магистрантҳо ва дигар соҳибқаламон.

Хулосаҳо оид ба боби III

Боби сеюми диссертатсия ба таҳқиқи масъалаи педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон дар тарбияи фарзанд, нақши анъанаи милливу мардумии Наврӯзӣ дар ташаккули сирати миллӣ ва фарҳанги маънавии мардуми Бадаҳшон”, ҳамbastагии ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон баҳшида шуда, муайян гардид, аз ҷониби чи олимони ватанӣ ва чи хориҷӣ баъзе корҳо дар ин самт анҷом дода шуда бошанд ҳам, масъалаи омӯзиши ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар ҳамbastагӣ бо таҷрибаи бойи педагогикаи мардумӣ, анъанаҳои миллӣ дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ таҳқиқоти нав аст. Маҳз ҳадафи муроҷиат ба педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, ки анъанаҳои миллӣ ва мардумӣ ҷузъи ҷудонопазири он мебошанд, аз тақвияти ҳаматарафаи хештаншиносии миллӣ ва ба кор гирифтани беҳтарин таҷрибаҳои ниёғон, сабақҳо ва намунаҳо барои соҳтани ояндаи босаодат ва намунаи ибрат иборат мебошад. Ин тақиқот имкон фароҳам овард, ки афкори фалсафию педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро дар ҳамbastагӣ бо педагогикаи мардумӣ, анъанаҳои миллӣ асоснок намуда, ҳазинаи илмӣ-педагогикаамонро ғанӣ гардонем, аз ҷониби дигар дар ҳаёти рӯзмарраамон дар низоми таълиму тарбияи мардумамон, баҳусус, тарбияи насли ҷавон мавриди истифода қарор дихем.

Дар раванди таҳқиқот муайян ва исбот намудем, ки анъанаҳои мардумиву миллӣ, оин, урфу одат, шароити зиндагии маҳал, муҳити зист, андӯхтани таҷрибаи гузаштагону замони хеш ва амсоли инҳо, ки дар маҷмӯъ, андешаҳои мардумӣ ва педагогикаи мардумиро ташкил менамоянд, дар рушди сифатҳои ахлоқии насли наврас, баҳусус, рушди сирати миллӣ нақши бориз доранд.

Инчунин дар ин боб мақоми ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI дар ҳамбастагӣ бо анъанаҳои милливу мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва нақши ин ақидаҳо дар ташаккули сирати миллӣ бо такя ба анъанаҳои наврӯзии тоҷикони Бадаҳшон таҳқиқ ва асоснок карда шуд. Аз ҷумла, исбот гардид, ки соҳибиستикӯлии Тоҷикистон, тақвияти ваҳдати миллӣ, иттиҳоду дӯстии мардуми тоҷик зарурати бознигарии педагогикаи мардумиро пеш оварда, дар пеши олимони соҳаи педагогика вазифаи ташаккули хирад, дарёғти арзишҳову андешаҳои миллӣ, маънавию ахлоқӣ ва дар хизмати ҳамватанон қарор додани онҳоро гузошт. Маҳз педагогикаи миллӣ, яке аз муҳофизони ин арзишҳо ва моји асосии тарбияи насли наврас дар ҳар давру замон буд, дар ин боб таҳқиқ ва асоснок карда шуд

Қисми ҷудонопазири илми педагогика ва баҳусус, педагогикаи мардуми тоҷик шинохти ҳаққи падару модар мебошад, ки дар ҳамбастагӣ бо ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар ин зербоб таҳқиқ карда шуд.

**БОБИ IV. ИСТИФОДАИ ФОЯХОИ РУШДИ ХИРАД БАРОИ
ТАШАККУЛИ СИРАТИ МИЛЛӢ ДАР РАВАНДИ МУОСИРИ
ТАҲСИЛОТ**

**4.1. Тахқиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу
тоҷик ва татбиқи он дар педагогикаи муосири миллӣ**

Дар замони муосир таҳсилоти шахс на ба дониш нигаронида шудааст, балки аз нигоҳи ташаккули саводнокии умумӣ ва функционалӣ, яъне салоҳиятнокии ӯ арзёбӣ карда мешавад. Муҳтавои таҳсилот дар замони ҳар дам тағйирпазиru арзи вуҷуд намудани навгониҳо ва пешрафтҳои бесобиқа бояд ба қонеъ соҳтани ниёзҳои хонандагон ба ҳудшиносии шахсӣ ва ташаккули донишҳои амалӣ нигаронида шавад. Ин таваҷҷуҳи бештарро ба масъалаҳои марбут ба алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт, яъне истифодаи назария дар ҳалли масъалаҳои амалӣ, ки ҳаёти оянда аз насли наврас талаб дорад, тақозо мекунад. Мутаассифона, аксари вақт хонандагон мавзуъро ба таври қориёна аз ёд мекунанд, вале моҳият ва ҳадафи амалии онро намедонанд ва ин гуна дониш зуд ба фаромӯш супурда мешавад. Вобаста ба ин, дар таълиму тарбия зарурати татбиқи яке аз принсипҳои муҳимтарини педагогика, ки ҳам педагогикаи ҳалқӣ ва ҳам педагогикаи расмӣ онро талаб мекунад – алоқаманд намудани назария дар амал ё алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт хеле муҳим аст.

Афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ба ҳамаи принсипҳои таълимӣ такя намуда, барои принсипи алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёти ҳаррӯза ҷойгоҳи маҳсусро додааст. Миршоев К. дар мақолаи худ “Зарурияти принсипи алоқамандии назария бо амалия дар педагогикаи имрӯза ва моҳияти он» принсипи алоқамандии ҷараёни таълим бо ҳаётро шарҳ дода, асоси ин принсипро осори мутафаккирони адабиёти классикии форсу тоҷик меномад: “Дар системаҳои гуногуни педагогӣ ин принсип бо номҳои

гуногун шарҳ дода мешавад, масалан: робитаи омӯзиш бо ҳаёт, ягонагии назария ва амалия, амал меъёри ҳақиқат, санчиши назария бо амалия ва ғайра. Асоси ин принципро мавқеи марказии фалсафаи классикӣ ташкил медиҳад, ки мувофиқи он дониш бо амалия санчида мешавад, амалия меъёри ҳақиқат аст, мавқеи ҳаёти воқеии амалия нуқтаи ибтидоии дониш мебошад” [14, С. - 12].

Олимони илми педагогика исбот намудаанд, ки алоқаманд намудани назария ба амалия асоси дониш мебошад. Он мушкилоте, ки илмҳои муҳталиф ҳаллу фасл мекунанд, ҳамеша дар амалия дақиқ ба вучуд меоянд ва натиҷаҳои ҳалли масъалаҳои илмӣ ҳамеша бо амалия санчида мешавад ва дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ҳаётӣ будани он татбиқ карда мешавад. Аз ин рӯ, хонандагонро бояд ба он раҳнамун соҳт, то дар вақти омӯзиш дарк кунанд, ки таҳқиқоти назариявӣ на барои рушди дониш, балки барои рушди салоҳиятҳои муҳими ҳаётӣ, такмил баҳшидани фаъолиятҳои амалии ҳаррӯза ва баланд бардоштани сифати зиндагӣ сурат мегиранд.

Ногуфта намонад, ки ин масъала хос ва ё падидай баҳси имрӯз нест, балки тибқи таълимоти Конфутсий дар тамаддуни педагогии Шарқ маҷмӯи ғояҳо ва татбиқи амалии онҳо ҳатмӣ буд. Дар таърихи инсоният ҳанӯз хеле барвақт ба татбиқи робитаи назария ва амалия дар таълим дикқати маҳсус дода мешуд. Олимони машҳури фалсафа ва педагогикии Юнони қадим Сукрот, Афлотун ва Арасту на танҳо ба дониш, балки ба машқҳои амалии ба тарбияи шахси солим нигаронидашуда таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир намуда буданд.

Инчунин муҳиммияти татбиқи принципи алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт дар асарҳои классикони педагогика: Я.Л. Коменский, И.Г. Песталосий, И.Гербарта, Ф.Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой ва дигарон хеле хуб инъикос ёфтааст. Натиҷабаҳш будани алоқаманд намудани таълиму тарбия бо ҳаёт аз ҷониби Ю.К. Бабанский, Г.В. Воробьев, П.И. Карташов, Н.В. Кухарев, М.И. Махмутов, З.Э. Михайлова, О.А. Ниелсон, В.М. Полонский, А.М. Сирулников ва

дигарон ба таҳқиқ фаро гирифта шуда, асоснок карда шудааст. Масъалаи таҳқиқи усулҳои алоқаманд намудани таълиму тарбия бо ҳаёт ва системанок кардани он дар таҳқиқоти К.Н. Волкова, В.И. Журавлева, В.В. Краевский, Я.С. Турбовский кор карда шудааст.

Мусаллам аст, ки дар алоқаманд намудани таълиму тарбия бо ҳаёт маорифи ҳар як кишвар нақши асосӣ дорад. Масалан, бо назардошти рушди саноат ва бозори меҳнат буржуазия самти нави соҳаи маорифро коркард намуд. Ин маориф талаб мекард, одамоне, ки таълим дода мешаванд, бояд роҳҳои татбиқи назария дар хидмати амалияро дониста, донишро ба ҳаёти воқеӣ алоқаманд намоянд. Ҳанӯз дар замони Эҳё дар назди аҳли маориф вазифаҳои зиёд ҷиҳати алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт гузашта шуда буд, ки муҳимтаринашон аз: таъмин кардани омӯзиши илмҳои дақиқ; омода соҳтани одам ба дигаргунсозии табиат; рушди мустақилияти шахс иборат буд.

Ёдовар шудан ба мақсад аст, ки зери таъсири фалсафаи ҳассосияти Бэкон дар асри XIII таҳқиқоти илмӣ барои омӯзиши амиқи табиат гузаронида шуд. Дар асои ин таҳқиқот тарафдорони ақидаи Бэкон кӯшиш мекарданд, ки ҳама донишҳоро бо таҷриба оғоз намуда, бо таҷриба бисанҷанд.

Сарчашмаҳои таърихӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки сотсиалистҳои утопӣ дар ин самт пешсаф буданд. Ба унвони мисол метавон овард, ки Т.Мор бештар исроркорона талаб мекард, ки таҳқиқоти назариявӣ бо низоми меҳнатӣ ва истифодаи васеи дониш дар амал алоқаманд карда шавад. Маҳз бо меҳнати истеҳсолӣ якҷоя кардани таҳсилотро аввалин маротиба ин олим дар Утопия талаб карда буд.

Олими рус, педагоги машҳури Шуравӣ Я.А. Коменский пешниҳод карда буд, ки кӯдакон бояд бо табиат, ҳаёти иҷтимоӣ, мушкилот ва манфиатҳои амалии донишҳои илмӣ ошно карда шаванд. Ў дар китоби «Дидактикаи бузург» навишта буд: "Ба ҷавонон, пеш аз ҳама, он чизе ки барои ҳаёт зарур аст, аз он чизе, ки бо мақсади оқилона истифода бурдан мумкин аст, таълим дихед" [265, С. - 148]. Тибқи таълимоти Я.А.

Коменский барои амал намудан дар зиндагӣ, натиҷаҳои дилҳоҳ ба даст овардан дониш лозим аст, аммо ба ҳар як мавод бояд намунаҳои зиёди ҳаётӣ ҳамроҳ карда шавад, то татбиқи гуногуни он равшан бошад. Дониш бояд тавассути такрор кардан, машқ намудан пайваста тақвият дода шавад. Агар ҳангоми таълим додани ҳар як мавзӯъ манфиати он ба ҳаёти ҳаррӯза нишон дода шавад, кори донишҷӯён осон мегардад ва дар акси ҳол хонандагон дар ҳаёти хеш муваффақ наҳоҳанд шуд. М.Кабутаршоев дар таҳқиқи алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия ба ҳаёт ақидаҳои Я.А. Коменскийро мавриди истифода қарор дода, овардааст: “Асоси таълимоти педагогӣ ва дидактикаи Я.А. Коменский се принсипи муҳимтаринро гузошт, ки бешубҳа, бо ҳам алоқаманданд:

- тарбияи табиати таълим;
- робитаи омӯзиш бо ҳаёт ва воқеият;
- иртиботи омӯзиш бо синну соли донишҷӯён.

Ин се принсип асоси дарси имрӯзаро ташкил медиҳанд» [33 -16].

Ч.Д. Руссо бошад сарчашмаҳои асосии тарбияи воқеиро дар мушиҳида, таҷриба (эксперимент), амалияи рӯзмарра маънидод мекунад. Мавсуф боварӣ дошт, ки танҳо бархӯрди мустақим бо табиат, иртиботи муназзам бо он тавассути мушиҳида, кор дар семинарҳо ба ҷавонон имкон медиҳад, ки ҷаҳонро дуруст омӯзанд ва кор карданро ёд гиранд. Дар робита бо ин ақида Руссо қайд намудааст: «Саволҳоро ба фаҳмиши донишҷӯй дастрас карда, ба ӯ пешниҳод кунед, ки онҳоро ҳал кунад. Ӯ на он чизро, ки Шумо ба ӯ гуфтед, балки он чизро, ки худаш фаҳмидааст, ҳал кунад, бигзор вай илмро наомӯзад, балки онро ихтироъ кунад» [32 - 16].

Муҳиммияти татбиқи назария дар амал минбаъд аз ҷониби равоншиносон дар асоси назарияи фалсафаи «Конструктивизм»-и Ч.Дюи асоснок карда шудааст. Ҳамаи он ба усулҳои фаъоли таълими назарияи Конструктивизм»-и Ч.Дюи, «Минтақаи наздиктарини рушд»-и Л.С. Виготский, «Рушди зеҳний кӯдак»-и Ж.Пиаже, «Гуногуний зеҳн»-и

Г.Гарднер ва «Таксономияи категорияҳои асосии мақсадҳои таълимӣ дар соҳаи маърифат»-и Б.Блум такя мекунад ва он асоси алоқманд намудани ҷараёни таълиму тарбияро бо ҳаёт ташкил медиҳад.

Принципи алоқамандии таълим бо ҳаёт дар ташкили раванди таълими мактаби даврони Шӯравӣ нақши муҳимро мебозид. Аз ҷумла, соли 1958 дар Иттиҳоди Шӯравӣ қонун «Дар бораи робита байни омӯзиш ва ҳаёт» қабул карда шуд, ки мақсади асосии ин қонун аз алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт - ҳамчун принципи пешбари мактаби Шӯравӣ иборат буд ва дар доираи талаботи он пайвастагии таълими назариявии мактабӣ бо соҳаҳои гуногуни истеҳсолот дар мактаб таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир карда шуд ва ин низом то соли 1963 идома ёфта, бо сабабҳои муҳталиф аз байн рафт. Аз соли 1977 бошад, комбинатҳои байниминтақавӣ таъсис ёфтанд, ки дар миёнаи солҳои 90-ум онҳо низ аҳамияти худро гум карданд.

Аммо принципи алоқамандии назария ва амалия яке аз муҳимтарин принципи таълимӣ бокӣ монд, ҳусусиятҳои мундариҷаи фанҳои таълимӣ, мушаххасоти онҳо шаклҳои гуногуни алоқаи байни назария ва амалияро таъмин менамуданд. Бо соҳибистиқлол гардиданӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон олимону донишмандонро имкон даст дод, ки дар баробари дигар илмҳо педагогикаи миллиро таҳқиқ намоянд. Олимону донишмандони муосири тоҷик дар соҳаи педагогикаи миллӣ пажӯҳишҳои асоснокро анҷом дода, дар баробари дигар масъалаҳои илми педагогика ба масъалаи алоқманд намудани ҷараёни таълиму тарбия ба ҳаёт диққати асосӣ равона намуданд.

Тавре дар қисмати муқаддимаи диссертатсия баррасӣ гардид, дар охирҳои асри XX ва ибтидои асри XXI корҳои зиёди илмиву таҳқиқотии педагогони муосири тоҷик ба пажӯҳиши ақидаҳои педагогии мутафаккирони давраи класикии тоҷик бахшида шудаанд. Дар ин самт асарҳои М.Лутфуллоев, И.К.Холовна, Х.Афзалов, С.Қодирова, Ш.Шарипов, Ҳ.Ҷонназаров, Б.Раҳимова, Э.Раҳмон, Ф.Шарифзода,

Т.Атаханов, Б.Рахимов, А.Нуровро ва дигаронро қайд кардан муҳим аст, ки дар соҳаи педагогика пажӯҳишҳои бузургро анҷом додаанд.

Яке аз усулҳои беҳтарини рушди педагогикаи миллӣ, ки олимони муосири илми педагогикаи миллӣ онро ба ҳукми талабот ва анъана даровардаанд, ба корҳои таҳқиқотӣ ҷалб намудани ҷавонон ва дигар донишмандон аст. Инчунин дар корҳои таҳқиқотӣ бобҳои охири кор ба амалигардонии назария дар амал бахшида мешаванд ва назарияи таҳқиқшуда дар истеҳсолот мавриди таҷрибагузаронӣ қарор дода мешавад.

Маҳз боби 4-уми рисолаи доктории мо низ дар асоси талаботҳои корҳои таҳқиқотӣ ба масъалаи амалӣ намудани истифодаи ғояҳои рушди хирад барои ташаккули сирати миллӣ дар раванди муосири таҳсилот, аниқтараш татбиқи амалии афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X – XI-и форсу тоҷик оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, ки дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавон нақши асосӣ дорад, дар педагогикаи муосири миллӣ бахшида шуд. Дар ин боб амалигардонии ин назария дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар ҳамкорӣ бо филиали “Донишкадаи ҷумҳурявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ баррасӣ карда шуд.

Қисми назариявии рисола, аниқтараш бобҳои 1 ва 2 пурра ба ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ бахшида шуда, дар боби 3 оид ба ҳамbastagiҳои ин афкор ба педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ақидаҳо бо овардани мисолҳо, иқтибосҳо аз осори ин бузургон асоснок ва исбот карда шуданд. Ақидаҳои баязе аз мутафаккирони асри X, аз ҷумла: Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, Фароловӣ, Шаҳиди Балхӣ, Кисоии Марвазӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Дақиқӣ, Мунчиқи Тирмизӣ, Үнсурӣ Балхӣ, Алии Фарруҳӣ, Абуабдуллоҳи Ҷунайдӣ, Боботоҳири Үрён, Робеаи Қаздорӣ, Ҳанзалаи Бодғисӣ, Маҳмуди Варроқ, Муҳаммад бинни Васиф, Басоми Курд, Робияи Балхӣ, Абушакури Балхӣ, Абуисҳоқи Ҷӯйборӣ, Абулқосим Ҳасани Балхӣ, Маъруфии Балхӣ, Фирдавсӣ ва

мутафаккирони асри XI чун: Носири Хусрав, Абуалӣ ибни Сино, Умарӣ Хайём, Абурайҳони Берунӣ, Фаҳриддини Гургонӣ, Абусаиди Гардезӣ, Абулғазли Байҳакӣ, Амъаки Бухорӣ, Рашидии Самарқандӣ, Унсурулмаолии Кайковус, Абдуллои Ансорӣ, Асадии Тусӣ, Масъуди Саъди Салмон, Муиззӣ, Собири Тирмизӣ ва амсоли инҳо мавриди таҳқиқ қарор дода шуд.

Боби 4-уми рисола ба қисмати амалий бахшида шуда, амалигардонии ин ақидаҳо дар ташаккули сирати миллии насли наврас дар замони имрӯз, таҳқиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X – XI-и тоҷику форс, ки олимону донишмандони ҷаҳон ба таври воқеӣ ин замонро давраи Эҳёи Шарқ номидаанд, татбиқи он дар педагогикии муосири миллӣ, робитаи назария ва амалия мавриди баҳс қарор дода шуд.

Эътироф шудани осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик аз тарафи олимону донишмандони ҷаҳон ҳамчун давраи Эҳёи Шарқ аз он шаҳодат медиҳад, ки мероси адабии мутафаккирони ин аҳд ҳанӯз дар замони худи онҳо бунёди таълиму тарбияро гузаштааст, зоро осори онҳо дар соҳаи нучум, риёзӣ, физика, фалсафа, педагогика, психология, тарбият, таърих, адабиёт ва амсоли инҳо таълиф гардида, андешаҳои онҳо оид ба маърифат ва тафаккур, сухан, нутқ, эҳсос, хирад, идрок ва ғайра моҳияти қалонӣ илмиро дар бар гирифта, таваҷҷуҳи олимони ватаниву хориҷиро ба худ ҷалб намуд.

Таъсири бевоситай афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X – XI-и форсу тоҷик ба педагогикии олам ба он оварда расонд, ки таҳқиқ ва тарҷумаи осори онҳо аз нимаи дуюми асри гузашта ба забонҳои аврупой оғоз ёфт. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар рушди илму фарҳанги умумибашарӣ саҳми бағоят қалон гузашта, номи онҳо дар радифи олимони барҷаста Птолемей, Леонардо да Винчи, Коперник, Гёте, Шекспир, Ламаносов ва дигарон меистад.

Таърих гувоҳ аст, ки ибтидои асри X ва нимаи дуюми асри XI давраи пурталотуми таърихи, воқеаи пуршиддати сиёсӣ, бархӯрдҳои иҷтимоӣ ва ҷангҳои доҳилӣ мебошад, вале он садди роҳи муваффақиятҳои илму фарҳанг, фаъолияти эҷодӣ, адабӣ ва педагогии мутафаккирони ин аҳд шудан наметавонист, илму фарҳанг бо суръати баланд пеш рафт ва ба давраи тиллоии рушди илму фарҳангги умумибашарӣ табдил ёфт. Вобаста ба ин бузургияти мутафаккирони асрҳои номбурда, афкори педагогии бою ғанӣ доштани ин мутафаккирон, таҳқиқ ва татбиқи афкори педагогии онҳо дар педагогикаи миллӣ таҳқиқоти муҳим ва натиҷабаҳш аст.

Дар рафти гузаронидани таҳқиқот муайян гардид, ки таҳқиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик ва амалан татбиқи он дар педагогикаи муосири миллӣ, алоқманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт дар замони кунунӣ боз ҳам мақоми асосиро қардааст, зоро ин мутафаккирон ба робитаи назария ва амалия дар таълим, амалигардонии донишҳои гирифташуда дар ҳаёти ҳаррӯза диққати маҳсус додаанд ва ин омили асосии татбиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи муосири миллӣ мебошад.

Педагогикаи миллӣ педагогикаи пешқадами олам буда, соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон ба рушди он шароитҳои мусоидро фароҳам овард ва маорифро Роҳбарияти олиии кишвар соҳаи афзалиятнок эълон намуд. Заминаи педагогикаи миллӣ афкори педагогии мутафаккирони гузашта мебошад ва мақсади ин педагогика алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт мебошад.

Бояд қайд кард, ки дар педагогикаи Шӯравӣ низ баъзан ба алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт диққат дода мешуд. Роҳҳои анъанавии пайвасткунии назария бо амалия дар вақти таълим экскурсияҳои гуногун, корҳои лабораторӣ ва амалӣ, ташкили намудҳои мушоҳидаҳои объектҳои гуногуни зухуроти мушаххас ва ғайраҳо назаррас мегардид. Аммо таҳқиқотҳо исбот менамоянд, ки одатан

ҳангоми ташкили раванди таълим омӯзгорон такя ба тачрибаи шахсии шогирдонро сарфи назар менамуданд ва ба додани донишҳои назариявӣ такя мекарданд.

Инчунин педагогони муосир таҳқиқ намудаанд, ки педагогикаи Шуравӣ ҷанбаи миллии таърихи таълиму тарбияро сарфи назар мекард ва ба он аҳамият намедод, зоро педагогикаи Шуравӣ педагогикаи синфи пролетариат буд. Ин педагогика ба ақидаҳои педагогии мутафаккирони гузашта ва ниёғони мо аз нуқтаи назари педагогикаи синфӣ баҳо медод. Ин боиси он мегардид, ки таърихи афкори педагогии мардум яктарафа тафсир ва таҳқиқ гардида, баъзе ҷанбаҳои ин педагогика садди роҳи пешрафти педагогикаи миллӣ мегардиданд. Аз чумла:

- педагогикаи миллӣ педагогикаи миллати рус дониста мешуд, зоро республикаҳои дигар дар ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ қарор доштанд ва мустақилият надоштанд;
- таҳқиқотҳо ва асосҳои назариявӣ оид ба ташаккули педагогикаи миллӣ исбот менамоянд, ки дар таҳқиқотҳои педагогии даврони Шуравӣ ба педагогикаи мардуми рус диққати асосӣ зоҳир карда шуда, ба педагогикаи 15 республикаи бародарии дар ҳайати ин давлат қарордошта диққати кам дода мешуд;
- гарчанде ки педагогикаи мардуми тоҷик аз тарафи муҳаққиқони даврони шуроҳо ба тарикӣ назариявӣ омӯхта шуда бошад ҳам, ба амалигардонии он таваҷҷуҳи кам зоҳир мегардид;
- забони давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ забони русӣ буд ва ба ташаккули забонҳои дигар таваҷҷуҳи кам дода мешуд, дар мактабҳо афзалият ба омӯзиши забон ва адабиёти рус дода мешуд;
- эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳои милливу мардумӣ маъдуд карда шуд. Масалан, гузаронидани Наврӯз, Сада, Мехргон, Техргон ва дигар ҷашинон миллӣ маъдуд карда шуда, ҳатто баъзан гузаронидани ин идҳо иҷозат дода намешуд;

- инкишофи маданият ва фарҳанги миллӣ, маданияти ҳалқи рус дар мадҳи аввал гузошта шуда, инкишофи маданият ва фарҳанги дигар миллатҳои ҳайати Шуравӣ дар мадҳи дуюм меистод.

Ҳамаи мушкилиҳои болозикр қисмате аз илми педагогика мебошанд ва набояд афкори педагогии ин ё он мардум ва миллатро нодида гирифт. Вобаста ба ин имрӯз зарур аст, ки афкори педагогии мутафаккирони тоҷик ба таври муфассал омӯхта шуда, дар педагогикии миллӣ татбиқ карда шавад. Ақидаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик, баҳусус, мутафаккирони асрҳои X–XI ва дигар давраҳои мухталифи таъриҳ амиқу ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, мавриди баррасии илмӣ қарор гирад.

Соҳибистикол гардидани Тоҷикистон имкон фароҳам овард, ки олимони ватанӣ ба таҳқиқи афкори педагогии ниёғон рӯ оваранд ва дар натиҷа таҳқиқотҳои бузурги илмӣ анҷом дода шуданд. Ин таҳқиқотҳо масъалаҳои асосии инкишофи афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷикро дар бар мегиранд. Бояд ёдовар шуд, ки асарҳои М.Лутфуллоев, Ҳ.Афзалов, С.Қодирова, Ш.Шарипов, Ҳ.Ҷонназаров, Б.Раҳимова, Ф.Шарифзода, Т.Атаҳанов, И.К. Ҳоловна, Ш.О. Саидиброимов, Ҷ.Булбулов, Ш.Хоников, Қ.Қадамов, К.Парпишоев ва дигарон, ки номи асарҳояшон дар қисмати муқаддимавӣ оварда шуд, муҳимтарин лаҳзаҳои инкишофи педагогикаи тоҷик, инчунин проблемаҳои муҳими таълиму тарбияро дар бар мегиранд.

Фаъолияти педагогии ниёғони мо ба тарбияи инсони комил ва бомаърифат нигаронида шуда, ҷанбаҳои зиёди таълиму тарбияро дар бар мегирад. Аз ин лиҳоз, таҳқиқ ва дар педагогикаи мусосири миллӣ татбиқ намуданди афкори педагогии мутафаккирони тоҷик, баҳусус, мутафаккирони асрҳои X–XI, давраи муҳими рушди улуми инсонӣ, давраи тиллоии ташакқул ва равнақи адабиёти форсу тоҷик амри зарурӣ ва муҳим мебошад.

Адабиёти тоҷик ҳамеша таҷассумкунандай ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии мардум будааст ва ин анъана решай худро

дар адабиёти муосири точик низ давондааст. Асарҳои бадеӣ мавзуъҳои тарбият, таълим, фарҳанг ва ахлоқро тараннум намуда, ақидаҳои басо олий ва арзишмандро дар бар мегиранд.

Афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI тасвири таҷрибаи таъриҳӣ ва арзишҳои волои ахлоқиро дар бар гирифта, дар таълиму тарбияи насли наврас мақоми калидӣ доранд ва татбиқи амалии афкори педагогии ин мутафаккирон дар педагогикаи муосири миллӣ муҳим ва натиҷабаҳш аст.

Дар шароити ҷаҳони иттилоотӣ, инкишофи босуръати техниқаи муосир, авҷ гирифтани бесарусомониҳо дар саросари олам, дар хонавода коста гардиданӣ фарҳанги миллӣ, бӯҳрони фарҳангу ҳунар, тарғиби бадаҳлоқӣ, коста шудани фарҳанги қитобхониву қитобдӯстӣ, таъсири фарҳангҳои бегона ба арзишҳои миллӣ, зарур аст, ки муассисаҳои таълимигу омӯзгорон, падару модар, оила ва аҳли ҷомеа маркази ташаккули маънавиёти насли наврас ва сирати миллии ӯ бошанд. Бахусус, ин вазифаи таърихии муассисаи таҳсилоти умумӣ дар замони иттилоотӣ мебошад.

Яке аз роҳҳои асосии тақвият бахшидани таълиму тарбия дар замони муосир, бахусус, дар давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ягонаи тоҷикон демократисозии таҳсилот ва раванди таълим мебошад, зоро демократисозии таълиму тарбия ба ҳар фард имкон медиҳад, ки дониш омӯзад ва онро такомул бахшад ва он омили асосии татбиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи миллӣ мегардад. Педагоги муосир, академик Ф.Шарифзода таҳқиқ намудааст: “Демократисозии мактаб даст кашидан аз консепсия қӯҳна ба хотири консепсияи нав – консепсияи инсон ҳамчун олитарин арзиши ҷомеаи қунунӣ, гардиш ба манфиату талаботи ҷомеа ва шахсият, озодӣ ва истиқлоли муносибатҳои педагогӣ, тағйир додани моҳияти онҳо, раҳоӣ ёфтани аз низоми итоату муқобилият ва ворид шудан ба низоми ҳамкорӣ, боэътиимодтарин усули тарбия ва яке аз омилҳои қавии демократисозии ҷомеа ба шумор меравад” [248, С. - 120].

Махз қадами бацо дар демократисозии таҳсилот, таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ аз байн бурдани чудоӣ мебошад. Дар ин самт таъмин намудани алоқаи доимии муассисаҳои таълимӣ, оила, падару модар ва аҳли ҷомеа муҳим мебошад. Парокандагӣ байни ин ниҳодҳои калидии ҷомеа ба таълиму тарбияи насли наврас таъсири манғӣ мерасонад, ҷунин муносибат ба бесарусомонӣ оварда мерасонад: аз байн рафатани шинохти ҳаққи модару падар, сарпечӣ намудани фарзандон аз панду насиҳати онҳо, халалдор гаштани иттиҳоду иттифоқ байни хешону ақрабҳо, ҳамсоя бо ҳамсоя, мамлакатҳо бо мамлакатҳо, зиддияти байни миллатҳо, маҳалчигӣ, гаровидан ба сафи гурӯҳҳои бадҳоҳу тундрав, бесавод гардиҳани насли наврас ва дигар падидаҳои номатлуб аз ҷумлаи бесарусомониҳоянд. Аз ин лиҳоз, демократикунioniи муассиса бояд ба ин падидаҳо хотима бахшад ва тамоми аъзои ҷомеа ба муассиса ҳамкору ҳаммаром бошад.

Гузаштан аз усулҳои анъанавӣ ба усулҳои фаъол ва инноватсионии таълиму тарбия роҳи дигари демократисозии таълиму тарбия, татбиқи афкори мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи муосири миллӣ мебошад. Омӯзгоронро дар мадҳи аввал зарур аст, ки ба насли нави миллат барои аз ҳуд намудани фарҳанги миллат ёрӣ расонанд, ки бидуни ин ташаккули хирад ва сирати миллӣ имконнопазир аст. Истифодаи усулҳои анъанавии таълиму тарбия аз қабили маҷбуркунӣ ба омӯзиш, фармонфармойӣ, ҷанҷолу ҳарҳаша, ба гурӯҳҳои сустхон, миёна ва фаъол ҷудо намудани шогирдон, диққати асосӣ додан ба қисаматҳои назариявӣ, сарфи назар кардани қобилияту истеъдоди хонандагон ва амсоли инҳо муносибати омӯзгорону шогирдонро вайрон мекунад. Омӯзгорон набояд нодида гиранд, ки муносибати онҳо дар дарс, фориф аз дарс омили асосии ташаккули шаҳсияти хонанда мебошад. Пас ба роҳ мондани муносибати самарабахш байни омӯзгору хонанда бисёр муҳим аст ва онро бо истифода аз усулҳои фаъоли замонавӣ таъмин бояд намуд.

Аммо қайд кардан муҳим аст, ки дар демократисозӣ ва ё алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт омӯзгор танҳо муваффақ шудан наметавонад. Барои расидан ба ин мақсал муҳим аст:

- Маъмурияти муассисаҳои таълими бо усулҳои инноватсионии таълиму тарбия шинос бошанд ва дар амалигардонии ин усулҳо ба омӯзгорон ҳамкорӣ намоянд.
- Аз курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузаронидани омӯзгорони муассисаҳои таълими бо мақсади ҷорӣ намуданд ва тақвият бахшидани усулҳои фаъоли таълим.
- Таҳияи нақшай дурнамои алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт тавассути истифодаи усулҳои фаъоли самарабахши таълим дар муассисаҳои таълими.
- Назорати доимии амалишавии нақшай дурнамо дар муассисаҳои таълими аз тарафи маъмурияти муассиса, бахусус ҷонишинони директор оид ба корҳои таълими ва тарбиявӣ.
- Муайян намудани вазифаҳои тарбиявӣ ва ташкили – педагогӣ байнин маъмурият, омӯзгорон, хонандагон, падару модар ва аҳли ҷомеа, дақиқ сохтани мақсад, усулҳо ва натиҷаи фаъолият.
- Ба роҳ мондани ҳамкории зичи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо муассисаҳои такмили ихтисоси омӯзгорон, марказҳои методӣ ҷиҳати равнақ бахшидани машваратдиҳиву машваратгирӣ, тавсияҳои методӣ оид ба кори таълиму тарбия.
- Тақвият бахшидани фаъолиятҳои ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ, муассисаҳои тақягоҳӣ бо мақсади равнақ бахшидани корҳои методӣ, машварату тавсиядиҳӣ ва амалигардонии усулҳои самарабахш ва фаъоли таълим.
- Ба нақша гирифтани ҷаҳонгирӣ рӯйдодҳо, санаҳои ба рӯзгор ва фаъолияти мутафаккирони асрҳои X–XI, дигар мутафаккирони тоҷик ва фаъолияти одамони маъруф алоқаманд.
- Аз принсипи танқидкунӣ ба тавсиядиҳӣ гузаштани маъмурияти муассисаҳо ва роҳбарони иттиҳодияи методӣ, роҳбарони синфҳо

ва омӯзгорон, мушовирон ва нозирони муассисаҳои соҳаи маориф.

- Бо усулҳои фаъол гузаронидани маҷлисҳо ва воҳӯриҳо бо падару модар, аз қабили мубоҳиса, мусоҳиба, ақидаҷамъқунӣ, ангезиши зеҳн, қабули пешниҳодҳо ва тавсияву машваратҳо, дар якҷоягӣ чустуҷӯ ва муайян намудани роҳи ҳалли проблемаҳои мавҷуда, роҳҳои ҳалли ин мушкилот ва амсоли инҳо.
- Шароити муосоид фароҳам овардан ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои пешрафти кори таълиму тарбия ва бо ин мақсад ҷалб намудани падару модар, аҳли ҷомеа, сарпарастон, хайрҳоҳон, ҳатмқунандагони собиқи муассисаи таълимӣ ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бо мақсади расонидани кӯмакҳои молӣ ва маблағӣ.
- Арзёбӣ ва натиҷагирии амалишавиии фаъолиятҳои банақшагирифташуда бо мақсади тақвият баҳшидани амалигардонии усулҳои фаъоли таълиму тарбия.

Агар андешаҳои болозикр дар кори муассисаи таълимӣ ба роҳ монда шаванд, омӯзгор танҳо намемонад ва тамоми ниҳоди ҷомеа бо ў ҳамкору ҳаммаром ҳоҳанд гашт ва тавассути чунин ҳамкорӣ сифати таълиму тарбия баланд мегардад.

Гуманизатсияи таълиму тарбия усули дигари татбиқ намудани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи муосири миллӣ мебошад, ки педагогони муосир, аз ҷумла Шарифзода Файзулло онро мавриди таҳқиқ қарор дода, қайд намудааст: “Зери мафхуми гуманизми таҳсилот чунин тарзи ташкили раванди таълимро мефаҳмем, ки ба рушди шаҳсият равона гардидааст ва дар ў усулҳои худтарбия ва худомӯзиро ташаккул медиҳад ва барои амалӣ гардидани иқтидори эҷодии ў мадад мерасонад” [21, С. - 161]. Ин усули таълиму тарбия, ки ба рушди шаҳсият равона гардидааст, шароити муосоид фароҳам меорад, то ки хонандагон худ худро тарбия намоянд, худомӯз бошанду худомӯзӣ кунанд. Ҳамзамон, ин роҳи таълиму тарбия

барои амалӣ гардидаи иқтидори эҷодии хонандагон, аниқтараш рушди салоҳиятҳои онҳо, мадад мерасонад. Дар чунин усули омӯзиш, таълиму тарбия, вазифаи омӯзгор асосан аз алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт, таълим додани роҳҳои дурусти зиндагӣ кардан ба хонандагон иборат мебошад.

Педагогикаи муосири миллӣ хилофи сарфи назар намудани салоҳиятҳои хонандагон мебошад. Хонандагон манбаъ ё субъекти асосӣ мебошанд, раванди таълиму тарбия ба онҳо нигаронида шудааст ва таълиму тарбия маҳз барои онҳост. Дар ин раванд хонанда ҳамчун шахсият шинохта мешавад, ки дорои салоҳиятҳои муҳталиф аст ва ӯ кобилият дорад, ки салоҳиятҳои хешро такомул бахшад. Аз ин рӯ, омӯзгорро лозим аст, ки хонандагонро дар руҳияи худтакмилдидҳӣ ва худинкишофдиҳӣ раҳнамоӣ кунад, роҳҳои такмил бахшидани салоҳиятҳоро ба онҳо омӯзонад, ба қадри шахсияти хеш расиданро дар хонандагон ташаккул бахшад. Дар ин замона омӯзиши афкори тарбиявӣ-ахлоқии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикон ва анъанаҳои миллӣ муҳим ва мақсаднок аст.

Бо суръати баланд пешрафт намудани ҷомеа ба он оварда мерасонад, ки таълиму тарбия ба соҳаи асосии иҷтимоӣ мубаддал мегардад, зоро он бевосита ба шуур, оянданигарӣ ва қобилияту салоҳиятҳои хонандагон кор мекунад. Таҳқими сулҳу субот ва амнияти миллӣ аз он вобастагии ногусастаний дорад. Аз ин рӯ, дар замони муосир, дар асри пурталотум таълиму тарбия бояд бо усули инноватсионӣ ба роҳ монда шавад. Танҳо мутолиаи беш аз пеши осори мутафаккирони асрҳои пеш, асрҳои X–XI ва мутафаккирони асрҳои баъдӣ, такя ба анъанаҳову арзишҳои миллӣ имкон фароҳам меорад, ки шахсияти бомаърифату баркамолро парваришу ба воя расонем.

Эҳёи анъанаҳои миллӣ, ошно намудани насли наврас ба таҷрибаҳои бойи ниёгон, аз ҷумла меъёрҳои ахлоқи ҳамида, маъnavиёт, озодӣ, ҷавонмардӣ, ки сирати миллии мардуми тоҷикро муайян

мекунанд, дар замони мусир боз ҳам ҳассостар аст. Эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз роҳҳои пурсамари таълим ва баҳусус тарбияи насли наврас дар руҳияи арҷ гузоштан ба анъанаҳову арзишҳои миллӣ, ташаккули хирад, сирати миллӣ, салоҳият ва истеъдодҳои насли наврас мебошад ва он дар шароити кунунӣ барои татбиқи гояҳои педагогии ниёгон дар педагогикаи миллӣ заминаи асосӣ гузошта метавонад. Мақсади асосии эҳё ва равнақ баҳшидани анъанаҳои миллӣ аз он иборат аст, ки дар хонандагони муассисаҳои таълимӣ салоҳияти худомӯзӣ ва худинкишофдиҳӣ, ки имрӯз қариб мадҳи назари насли наврас гардидааст, пайдо шуда, равнақ меёбад. Ба ин масъала ниёгони мо дар аспри X диққати асосӣ дода буданд. Е.Э. Бертелс ба ин ақида чунин ишора намудааст: «Дар муқобили Тоҳириён, Сомониён медонистанд, ки бидуни эҳёи анъанаҳои фарҳангӣ истиқболи воқеии давлати онҳоро таъмин кардан мумкин намебошад» [294, С. - 342].

Омӯзиши афкори педагогӣ - тарбиявию ахлоқии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик ва дар педагогикаи миллӣ татбиқ намудани ин афкор дар замони иттилоотӣ, давраи пешрафти босуръати илму техника, бо такя ба анъанаҳо ва арзишҳои миллӣ бағоят муҳим аст, зоро мероси илмиву адабии мутафаккирони ин аҳд чун низомнома ва ё нақшаи дурнамои ҳазорсолаҳо барои прогресси маънавӣ хизмат менамояд. Рӯ овардан ба омӯзиш ва таҳқиқи мероси маънавӣ ва таърихи инкишофи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI аз он ҷиҳат низ муҳим аст, ки дар афкори педагогии онҳо таҷрибаҳои бузург оид ба таълиму тарбияи насли наврас ҷамъ омадааст. Ин таҷриба на танҳо ба замони онҳо хос аст, балки бо тарзу усулҳои мухталиф ба ҷаҳони мусир ворид шуда, ба амалигардонии назария ва амалияи педагогӣ таъсир мерасонад. Аз ин ҷост, ки дар баробари омӯхтани мероси адабии ин мутафаккирон мавриди омӯзиш, таҳқиқ ва татбиқ қарор додани таҷрибаи бойи ниёгон аз ҷумла, таҷрибаи мутафаккирони асрҳои номбурда дар пешрафти кори таълиму тарбия муҳим аст. Ба унвони мисол метавон ақидаҳои болору тақрор кард, ки яке аз заминаҳои асосии

Эчод гардидани “Офариннома”-и А.Балхӣ омӯхтани мероси адабӣ ва таҷрибаи бойи мутафаккирони пеш ва ҳамасрони хеш буд. Ба мартабаи баланд расидани шоирони ҳамасри Рӯдакӣ аз таҷрибаву дониши ў ва аз ҳамдигар баҳра гирифтани онҳо буд. Барои оварида шудани асари машҳури олам “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ шоҳномаҳои пеш, аз ҷумла, “Шоҳнома”-и Абумансурӣ, абёти парокандай Дақиқӣ ва амсоли инҳо заминаи бузург буданд. Мақсад ин аст, ки дар байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ, насли наврасу ҷавон ва тамоми қишири ҷомеа ба роҳ мондани омӯзиши таҷрибаи бойи мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик муҳим аст ва аз ҳурд то бузурги мардуми тоҷикро зарур аст, ки аз таҷрибаи бойи онҳо дар ҳаёти хеш истифода баранд. Баъзе аз ҳусусиятҳо ва таҷрибаи бойи мутафаккирони ин аҳдро, ки қобили омӯзиш ва татбиқ намудан дар ҳаёти ҳаррӯза ва педагогикаи миллӣ мебошанд, метавон ба унвони мисол ва намуна овард:

- Муҳаббати бепоён доштани мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик ба Ватан, ҳалқу миллат, тайёр будан ба ҳифзи Ватан ва марзу буми он ва бо ин мақсад ба мавзуи ватандӯстиву ватандорӣ баҳшидани асарҳои хеш, аз қобили осори Рӯдакӣ ва ҳамасрони ў, “Шоҳнома”-и безаволи Фирдавсӣ ва ғайра.
- Ба таълиму тарбияи фарзанд, насли наврасу ҷавон таваҷҷуҳи асосиро зоҳир намудан, аз тарафи шоирону нависандагон ва мутафаккирони муосир таълиф шудани асарҳои тарбиявӣ - ахлоқӣ ба монанди “Қобуснома”-и У.Кайковус, “Саодатнома”, “Равшаноинома”, “Сафарнома”, “Ҷомеъ – ул - ҳикматайн” –и Носири Ҳусрав, “Офариннома” –и А.Балхӣ, “Шоҳнома” –и Фирдавсӣ, афкори тарбиявии Рӯдакӣ, Сино, У.Хайём, М.З. Розӣ ва амсоли инҳо.
- Ботамкин, ботаҳаммул ва босабру тоқат будани гузаштагон. Ҳама гуна мушкилиҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоиро паси сар намуда, ин мушкилиҳо садди роҳи пешрафти ҳаёту фаъолияти онҳо намегардиданд.

- Аз омӯхтан даст накашидани гузаштагон. Ёдовар мешавем аз таъқибу шиканцаи зиёди ба сари мутафаккирон, донишмандони ин аҳд омада. Ҳукми ба зери пои филон партофтани Фирдавсӣ, таъқибҳои ҳамешагии Носири Ҳусрав, Сино ва дигарон.

- Эътиром ба муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла забони ноби тоҷикӣ. Ҳифз намудани ин забон, аз фишори арабҳову салҷуқиён ва дигар бадҳоҳон, ки меҳостанд ин забонро ба нестӣ баранд, начот додани он ва саҳми назаррас гузоштан дар рушуду нумӯи забони ноби тоҷикӣ.

- Усули муюшират. Дар асарҳои мутафаккирони ин аҳд масъалаи муюшират, одоби сухан гуфтан, бамавқеъ ва дар ҷои мувоғиқ гуфтани сухан, бо фаҳми ҳар кас бо ў муроҷиат намудану ҳамкорӣ ва ё дӯстӣ кардан, риояи одоби сухан дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ ва амсоли инҳо мақоми асосӣ дошт.

- Саҳми назаррас гузоштан бо интиқоли анъанаҳои миллӣ, арзишҳои миллӣ ба наслҳои оянда тавассути осори илмиву адабӣ.

- Назарҳои дурандешона ва пешқадами мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик буд, ки дар баробари қӯшишҳои маънавӣ ба қӯшишҳои ҷисмонӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамуданд. Онҳо бар ин ақидаанд, ки саломатии инсон аз қувваҳои беруна вобастагӣ надошта, балки ба иродай ў мансуб аст. Рӯҳи солим дар ҷисми солим инкишоф меёбад. Вобаста ба ин мутафаккирони ин асрҳо ба тарбияи ҷисмонӣ дикқати асосӣ доданд.

- Ба меҳнат машғул будан, ба ҳунари худ созандагӣ кардану онро ташаккул додан, ба ҳамаи мавҷудоти зинда оқилона муносибат кардан, муҳити атрофро муқаддас шуморидан. Ҳамаи ин меҳнати рӯҳӣ, ҷисмонӣ ва ақлиро талаб меқунад. Агар меҳнатдӯст намебуданд, чунин шоҳасарҳоро ба мо ба мерос намегузоштанд.

- Онҳо ба омӯхтани як масъала, як фан маҳдуд нагардида, балки илмҳои зиёди замони хешро аз қабили нуҷум, Қуръон, ҳандаса, фиқҳ, мантиқ, адабиёт, ҳисоб, физика, тиб, равоншиносӣ, кимё ва

дигарро аз худ намуда, дар ҳамаи самтҳо дониши мукаммалро касб намуданд.

- Бисёрчанба будани мазмун ва мундариҷаи осори ин мутафаккирон. Аз ҷумла, мавзуъҳои тарбиявию ахлоқӣ, ватандӯстӣ, сулҳу субот, дӯстиву иттиҳод, қасбомӯзӣ, ҳунармандӣ, тарбияи ҷисмонӣ, таълиму тарбия ва дигар мавзуъҳои мубрам дар осори онҳо ҷои намоён доштанд.

Маҳз барои замина гузоштан ба татбиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи миллӣ, омӯзиши афкори педагогӣ ва таҷрибаи бойи онҳо муҳим аст. Дар ин замина алоқаманд намудани донишҳои назариявӣ бо ҳаёти воқеӣ, ки педагогикаи муосир ба он таваҷҷӯҳи асосӣ равона намудааст, муҳим аст. Афкори пешӯдами мутафаккирони асрҳои X–XI дар ҳамаи давру замон мақомӣ асосӣ дошта, дар педагогикаи муосир низ татбиқ ёфтааст ва алоқаманд намудани донишҳои назариявӣ бо ҳаёти воқеӣ мавзуи чудонопазири андешаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI буда, дар татбиқ намудани ақидаҳои педагогии онҳо дар педагогикаи муосири миллӣ нақши асосӣ доранд.

Дар асоси ақидаҳои ин мутафаккирон бо истифода аз хирад одамон бояд дониши гирифта, таҷрибаи бойи омӯхтаи ниёғонро бо ҳаёт алоқаманд намоянд ва ба манфиати кори нек дар зиндагӣ донишро истифода баранд. Дар ҳама шуғлу касб серғайрат бошанд ва масъулияти баландро нишон диҳанд. Назар меандозем ба боби чиҳилу сеюми “Қобуснома” “Андар оину расми дехқонӣ ва ҳар пеша, ки донӣ: “Ва ҷун вақти кишту дурудан набошад, пайваста аз шикофтани замин ғофил мабош ва тадбири кишти соли оянда имсол ҳамекун. Ва кишт бештар бар замине қун, ки хештанпӯш бувад, ки ҳар замине, ки хештан натавонад пӯшидан туро ҳам натавонад пӯшидан. Ва ҷунин қун, ки доим ба иморат кардан машғул бошӣ, то аз дехқонӣ барҳӯрдор бошӣ. Пас агар пешавар бошӣ, аз пешаварони бозор, аз ҳар пешае, ки бошӣ, зудкору сутудакор бош, то ҳарифонат бисёр бошанд. Ва ҳар коре, ки кунӣ, беҳ аз

он кун, ки ҳампешагон кунанд» [224, С. - 199]. Дар боло аз он ёдовар шудем, ки мавзуи осори мутафаккирони асрҳои X-XI бисёрчабҳаву гуногунпаҳлӯ аст. Аз ин ақидаи У.Кайковус бар меояд, ки инсон бояд серкору сергайрат бошад, даме ба бекорӣ роҳ надиҳад, масъулиятшиносу поктинат бошад. Агар чанде ин масал барои дехқон аст, вале он гояҳои педагогии хешро дорост. Кайковус панд медиҳад, ки барои ба даст овардани ҳосили фаровон дехқонро лозим аст, ки заминро нарм кунад, тадбири кори соли ояндаро дар соли равон кунад ва ба таъхирандозӣ набояд роҳ дод. Бар замине бояд кишт кард, ки хештанпӯш бувад, ки ҳар замине, ки хештанро пӯшидан натавонад ҳеч қасро пӯшидан наметавонад. Доим ба иморат кардан машғул бояд шуд, дар ҳар пеша зудкору сутудакор будан лозим аст ва ҳар корро бояд беҳтар аз дигарон анҷом дод. Мо аз ин ақидаҳо онро дарёфтем, ки дар татбиқи афкори педагогии ниёгон дар педагогикаи миллӣ бояд дар таълиму тарбия, омӯзиши илму дониш ва тамоми қасбу кор серкориву сергайратиро пеша намоем, ҳар як лаҳзаи вақтро ғанимат шумарем, барои ба даст овардани натиҷаи дилҳоҳ дар татбиқи назарияи ниёгон дар амал шароитҳои мусоидро фароҳам орем, фаъолиятҳои солҳои ояндаро дар худи ҳамин сол ба нақша гирем. Панду насиҳати бузургонро ба ҷо орем, ҳар қасе, ки осори бузургони миллати хешро надонад, осори дигар миллатро омӯхтан наметавонад ва кӯшиш ба ҳарҷ бояд дод, ки дар омӯзиш ва татбиқи осори мутафаккирони гузашта аз дигарон пеш бошем ва ин хислатҳои некро дар ниҳоди насли наврасу ҷавон тарбия карда тавонем. Агар ин принсипҳоро ба ҷо орем дар татбиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи миллӣ саҳми хешро гузошта метавонем.

Дар амал тадбиқ намудани донишу таҷрибаҳои гирифташуда бо роҳи хирад дар ақидаи дигар намояндагони адабиёти асрҳои X-XI низ назаррас аст. Онҳо боварӣ доштанд, ки танҳо барҳӯрди мустақим бо табиат, иртиботи муназзам бо он тавассути истифодаи бамавзеи хирад, мушоҳида, табодули таҷриба, ҳамкорӣ бо мардуми атроф, эҳё ва равнақ

бахшидани анъанаҳои миллӣ, ташкили муҳити мусоиди зиндагӣ ва таълиму тарбия ва амсоли инҳо имкон медиҳад, ки насли наврас ҷаҳонро дуруст омӯзанд ва кор карданро ёд гиранд. Мутафаккирони ин давра сарчашмаҳои асосии таълиму тарбияи воқеиро баррасӣ карда, мушоҳида ва таҷрибаро яке аз омилҳои асосии баровардани назария ба амалия медонанд. Барои расидан ба ин мақсад мутафаккирони асрҳои номбурда, ҷустуҷӯ кардани дониш, пайваста машғул будан ба ҳондан, навиштану эҷод кардан, машварат гирифтани аз дигарон, донистану дар амал татбиқ кардани донишҳову таҷрибаҳои гирифтари талқин меқунанд. Масалан, Носири Ҳусрав фармудааст:

Бичӯю бинвис, он гаҳ бихону бипурс,

Пасаш биёмуз, он гаҳ бидону ба дил кор [166, С. - 38].

Пас ақидаҳоеро, ки Ҳаким Носири Ҳусрав дар амалий намудани назария дар ҳаёти ҳаррӯза баён намудааст, меъёрҳо барои татбиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и тоҷик дар педагогикаи миллӣ мебошанд, яъне барои насли наврас муҳим аст, ки дар омӯзиши афкори педагогии ин мутафаккирон мағҳумҳои зайлро ба кор баранд: “бичӯй”, “бинвис”, “бихон”, “бипурс”, “биёмуз”, “бидон”, “ба дил кор” – ва дар татбиқ намудани афкори педагогии мутафаккирони ин аҳд дар педагогикаи миллӣ саҳми хешро гузошта тавонанд.

Андӯхтани дониш ва дар амал татбиқ кардани он талаби педагогикаи муосири милий аст ва ин ақида дар педагогикаи мардумӣ низ мақоми назаррас дошт. Дар асоси ақидаҳои мутафаккирони асрҳои болозикр чун илм амалий гардад, соҳибаш роҳи беҳтарини пешрафти зиндагиро муайян менамояд ва бо ин васила баландмақому баландмартаба мегардад. Дар баробари дигар мутафаккирон ин ақидаро дар осори илмиву адабии Сино зиёд во меҳӯрем: “Илм, гуфта буд Ибни Сино, инсонро аз рафтору кирдори бад нигоҳ дошта, ба ҳулқу атвори нек ҳидоят меқунад. Фақат илму дониш инсонро ба мартабаи баланд мерасонад. Ӯ ба заковати инсон, ба қувваи ақлӣ ва қобилияти ӯ боварии комил дошт. Бо ақидаи Ибни Сино муроди инсон аз омӯхтани илм фақат

ғизои рӯҳӣ набуда, балки дар ҳаёт аз он истифода бурдан аст. Барои ҳамин ҳам ӯ илмро бе амал тасаввур карда наметавонист” [48-48]. Иқтибоси овардаи X.Афзалов ва Б.Раҳимов аз китоби “Таърихи педагогикаи тоҷик” фикрҳои моро оид ба донишманд будану ба дониш диққати асосӣ равона намудани мутафаккирони асрҳои X-XI асоснок менамоянд.

Дар амал корбаст гардидани дониш боиси пешрафти ҷомеа, сарватманд гардидани ниёзмандон ва муҳимтараш, боиси шуҳратёർтар гардидани шахси донишманд мегардад.

Ақидаҳои Сино, Носири Ҳусрав, У.Кайковус дар амал татбиқ намудани дониши назариявиро тараннум мекунанд. Мутафаккирони адабиёти асрҳои X-XI омӯзишро танҳо аз рӯи таҷрибаи шахсии хонанда ташкил намуда, дониши мунтазами бо роҳи ҳондани лексия дар илм ҷамъшударо рад мекарданд. Инчунин онҳо бо усулҳои фаъолу манфиатбахш таълим додану тарбия намудани насли наврасро тарғиб менамуданд, ки педагогикаи муосир низ инро талаб дорад. Масалан, маскавийё Розӣ (асри XI) ҳамчун маърифатпарвар ва тарғибкунандай ақидаҳои педагогӣ зидди ҷазои ҷисмонӣ додани шогирдон аз тарафи омӯзгор ё падару модар буд. Ӯ ин усулро боиси кам шудан ва ё тамоман аз байн рафтани шавқи хонанда ба таълим медонад. Ин ақидаро дигар мутафаккирони асрҳои X-XI низ тарафторанд. Ба унвони мисол метавон овард, ки Ӯмари Ҳайём ранҷонидани касро маҳқум мекунад. Ӯ муносибати хуб доштанро талқин мекунад:

То битвонӣ ранҷа магардон касро,
Бар оташи ҳасми худ маншон касро.
Гар роҳати ҷовидон тамаъ медорӣ,
Меранҷ ҳамешаву маранҷон касро [75, С. - 68].

Тазаккур додан ба мавқеъ аст, ки барои омӯзгор дар навбати аввал “роҳати ҷовидон” ба мартабаи баланди илму маърифат ва ахлоқи намунавӣ расидани шогирдаш аст. Пас ӯро ба таълим шавқманд бояд намуд ва набояд аз омӯхтани илм дилзада кард. Ба ин нукта

мутафаккирони асрҳои X-XI, аз чумла, К.Марвазӣ, А.Балхӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав ва дигарон ишораҳои зиёд намуданд. Ин усул яке аз омилҳои фаъоли амалӣ намудани дониш дар ҳаёти ҳаррӯза ва татбиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони болозикр дар педагогикаи муосири миллӣ мебошад.

Усули татбиқи дониши назариявӣ дар амал ё алоқамандии таълим бо ҳаёт дар ташкили раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ нақши муҳимро мебозад. Имрӯз дар раванди таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба баланд бардоштани қобилияти фикрронӣ ва рушди салоҳиятҳои хонандагон дикқати асосӣ дода мешавад, зоро алоқамандии назария ва амалия яке аз муҳимтарин принсипи таълимӣ дар замони муосир буда, ҳусусиятҳои мундариҷаи фанҳои таълимӣ, мушаххасоти онҳо, усулҳои фаъоли дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявӣ, алоқаи байни назария ва амалияро таъмин менамояд.

Аз таҳқиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик дар ҳамбастағӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, анъанаҳои миллӣ ва гузаронидани таҷрибаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ба ҳулоса омадем, ки барои татбиқи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик дар педагогикаи муосири миллӣ муҳим аст:

- омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ роҳҳои пешрафти ҳаёти насли наврас ва аҳли ҷомеаро муайян мекунад. Аз ин рӯ, лозим аст, ки барномаи амалу фаъолият аз муассисаҳои таълимӣ берун баромада, доираи фарроҳро қасб намояд, то ки фазои фарҳангиву таълимӣ беҳтар карда шавад;
- эҳё ва равнақ баҳшидани анъанаҳои миллӣ, тарбияи маънавии насли наврас ва дар руҳияи масъулиятишиносӣ, донишандӯзӣ, ҳушаҳлоқӣ, ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ тарбия намудани насли наврас ва дар ин замина, ҳамоҳанг намудани арзишҳо ва ҳусусиятҳои миллӣ ба арзишҳои умумииинсонӣ;

- эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳои миллӣ, фарҳанги ҳазорсолаи ниёгон дар намунаҳои эҳтиром ва гиромидошти забони ноби тоҷикӣ, урфу одат, лафзи шифоҳии насли наврасу ҷавон ва аҳли ҷомеа, ғанӣ гардонидани фонди луғавии хонандагон, роҳ надодан ба бесаводӣ, беодобӣ дар муошират ва суханронӣ;
- ҷалби наврасону ҷавонон ба мутолиаи китобҳои бедеӣ, дастгирии китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ, китобхонаҳои сатҳи ҷамоатӣ, ноҳия, шаҳр, вилоят ва тамоми кишвар. Мусоидат намудани падару модар, аҳли ҷомеа, шаҳсони ҳайриҳоҳ, соҳибкорон дар бой гардоднидани китобхонаҳо;
- ҳамзамон, дар доираи имкониятҳои мавҷуда падару модарро муҳим аст, ки анъанаи неки ниёгон таҳсиси китобхонаҳои хурди ҳусусиро дар хонаҳо эҳё ва равнақ бахшанд;
- имрӯз ҳар як фарди ҷомеа дорои телефонҳои мабилии гаронбаҳо, бисёрфунсиягӣ буда, аксарияти хонаҳо аз интернет тавассути барномаи Wi – Fi таъмин мебошанд. Вобаста бо чунин шароит пайваст шудан ба китобхонаҳои бонуфузи ватанӣ ва кишварҳои дигар мақсаднок аст. Дар ин замина насли наврас, ҷавонон ва қулли табақаҳои ҷомеа метавонанд осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷикро бо осори мутафаккирони олам муқоиса намоянд, таҳлили муқоисавии афкори ин бузургонро ба дигар донишмандон ба роҳ монанд ва аз рӯи панду насиҳати ин мутафаккирон амал намоянд;
- аз тарафи олимони мусоир таҳия дастурҳои илмӣ, методӣ ба хотири дастгирии оилаҳо, ҷиҳати баланд гардидани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар омӯзиш ва амалӣ намудани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва дигар мутафаккирон;
- таҳқиқи масъалаҳои роҳҳои равнақ бахшидани таълиму тарбия аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар намунаҳои тарбияи насли наврас ва ҷавон, мардуми деҳа ва шаҳр, тарбияи эҳтиром ба фарҳангҳои миллӣ ва умушибашарӣ, эҳтироми гуногунфарҳангӣ,

гуногунандешӣ ва амсоли инҳо ва дар педагогикаи миллӣ татбиқ намудани ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон;

- омӯхтан ва паҳн намудани ҷанбаҳои мусбати педагогикаи Шуравӣ, таълими умумии ройгон, таҳсилоти умумии миёна, омодасозии кадрҳои баландихтисос ва амсоли инҳо ва дар доираи имкониятҳо ҷорӣ намудани ин таҷрибаҳо дар педагогикаи муосири миллӣ;
- баланд бардоштани омӯзиши сикли фанҳои гуманитарӣ, зиёд намудани соатҳои таълими адабиёти тоҷик дар нақшаҳои таълимӣ;
- омӯхтан ва муайян намудани иқтидори табиии хонандагон бо назардошти ҳусусият, салоҳият, майлу рағбат ва қобилияти фардии онҳо ва мусоидат намудан дар ташаккули иқтидори табиии онҳо;
- аз нигоҳи маънавию моддӣ ҳавасманд намудани кормандони соҳаи маориф, баланд бардоштани мақоми иҷтимоии онҳо, ҷалби ҷавонон, баҳусус, ҷавонони соҳибихтисос ба фаъолияти педагогӣ;
- мусоидат намудан дар инкишофи малакаҳои коммуникативӣ, тақвияти омӯзиши забони тоҷикӣ, забонҳои хориҷӣ бо мақсади ташакkul баҳшидани педагогикаи миллӣ ва ошнӣ бо фарҳангҳои ҷаҳонӣ;
- дар баробари омӯзиши дониш рушд додани салоҳиятҳои хонандагон, ташаккули қасбомӯзӣ, мустақиломӯзӣ ва амсоли инҳо;
- ташаккули эҳтиром ба захираҳои моддӣ ва маънавии кишвар, эҳтиром ба қонун ва риояи пурраи қонунҳои давлат, эҳтиром ба қонунҳои дигар мамлакатҳо, зеро имрӯз бүмбасти коммуникатсионӣ аз байн рафтааст ва омаду рафти шаҳрвандон ба мамолики мухталифи олам бо маромидома дорад, дар ин замине донистан, эҳтиром ва иҷро кардани қонунҳо дигар давлатҳо ба фоидай кор аст;
- коркарди мазмуни нави таҳсилот, коркарди ҷиддии илмӣ ва омӯзиши амалии онҳо, ҷустуҷӯи технологияи нав ва шаклҳои нави раванди таълим бо истифода аз афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, ақидаҳои пешӯдами педагогикаи мардумӣ, технологияи муосир, аз ҷумла технологияи иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ ва таҷрибаи ҷаҳонии таҳсилот;

- таъмини шароитҳои мусоид барои ташкили муассисаҳои таълимии хусусӣ, литсейҳо ва гимназияҳо барои хонандагони болаёқат ва дар ин замина мусоидат намудан дар ташкили таҳсилоти фарогир (ба таҳсил фаро гирифтани ҳамаи хонандагон, дорои маҳдудият, камбизоат, хонандагон аз оилаҳои осебпазир ва амсоли инҳо);
- таъмин намудани шароитҳои мусоид барои таҳсилоти умумии калонсолон, тақвияти омӯзиши фосилавӣ, равнақ бахшидани фаъолияти муассисаҳои шабона, ғоибона ва амсоли инҳо;
- имрӯз дар кишвари мо марказҳои забономӯзӣ барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ фаъолият доранд. Ташкил кардани марказҳои омӯзиши адабиёти тоҷик ва ҷаҳон бо мақсади тақвият додани омӯзиши осори ниёгон, аз ҷумла осори пурраи мутафаккирони асрҳои X–XI ва дар ин замина диққати асосӣ додан ба ташаккули хирад ҳамчун хориҷаи сирати миллӣ;
- таъмини шароити мусоид барои мутахассисони қасбҳои муҳталиф, аз ҷумла омӯзгорон, бо мақсади пешгирӣ намудани падидай нохуши тарк кардани кишвар аз тарафи оӯзгорони ҷавон, ба муҳочирати меҳнатӣ рафтани онҳо, қӯчидан ба мамолики хориҷӣ ба таври расмиву гайрирасмӣ;
- таъмин намудани имтиёзҳо барои омӯзгорон, аз қабили озод будан аз пардоҳти маблағҳои комуналӣ, пардоҳти ҳаққи роҳқиро дар нақлиёти давлатӣ, кам кардани андоз ва ё тамоман озод будани омӯзгорон аз супоридани андозҳо, тақвият бахшидани теъдоди роҳҳатҳо барои истироҳати омӯзгорон дар истироҳатгоҳҳо ва амсоли инҳо;
- дастгирии муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон аз тарафи соҳибкорон, сарватмандон ва дигар шахсони тавонони ҷомеа, аз қабили паст кардани ҳаққи роҳқиро дар нақлиётҳои хусусӣ, пастар кардани нарҳи маҳсулот, дар истироатгоҳҳои хусусӣ ташкили истироҳати ройгон барои омӯзгорони ҷавону навкор ва амсоли инҳо;

- мубориза алайҳи фасодкориву ришвахӯрӣ, амалҳои шубҳаовар дар соҳаи таълиму тарбия, дохилшавӣ ва таҳсил дар донишгоҳҳои олӣ, анҷом додани корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва амсоли инҳо;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои алоқаманд намудани назария дар амал, бо мақсади самаранокии тасдиқ ва татбиқи донишҳои гирифташуда оид ба осори мутафаккирони асрҳои X–XI дар ҳаёти ҳаррӯза, зоро амалигардонии назария насли ҷавонро ба фаъолиятҳои доимо тағйирёбанд дар ҳаёт омода менамояд;
- натиҷабахшии алоқамандии таълиму тарбия бо ҳаёт, аз мундариҷа, ташкили ҷараёни таълим, шаклҳо ва усулҳои фаъоли истифодашудаи таълим, инчунин ҳусусиятҳои синну соли хонандагон вобаста аст;
- ҳар қадаре, ки фаъолияти самаранок ва роҳнамоии қасбии хонандагон беҳтар гардонида шавад, онҳо ба шароити истеҳсолоти мусоир бомуваффақият мутобиқ карда мешаванд;
- алоқамандии назария бо амалия бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим барои тақвият бахшидани пешрафти ҳаёт истифода мешавад, шуурнокии омӯзиш ва ҳавасмандӣ ба он боло меравад.

Олимон таҳқиқ намудаанд, ки бо роҳи "амал" 80-85%-и иттилоотро хонандагон аз худ менамоянд ва бо "гӯш кардан" - на бештар аз 15-20%. Аз ин лиҳоз, дар раванди таълим бояд ҳамаи фаъолиятҳои зеҳнӣ бо амалия пайваст бошанд. Аз ин рӯ, дар баробари андешаҳои боло инчунин омӯзгорони муассисаҳои таълими дар татбиқ намудани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X–XI дар педагогикаи миллӣ нақши асосӣ доранд. Барои расидан ба ин мақсад аз тарафи омӯзгорон ба инобат гирифтани пешниҳодҳо ва тавсияҳои зер ба мақсад мувоғиқ аст:

- Муҳим ва натиҷабахш аст, ки омӯзгор дарси худро тавре ба нақша гирад, ки ҳар як лаҳзаи дарс татбиқшаванд бошад.
- Шогирдонро омӯзгор бояд тавре таълим дихад, ки зарурияти омӯхтани осори мутафаккирони асрҳои X–XI ва дар умум, андӯхтани дониш ва дар амал татбиқ кардани онро дониста гиранд.

- Алоқамандии ҷараёни таълим бо ҳаёт ва ё амалӣ намудани назария дар ҳаёти ҳаррӯза, баҳусус, осори мутафаккирони асрҳои X–XI ҳамеша вучуд дошта бошад.

- Дарс бояд ҳама вақт мутобиқ ба замони муосир бошад, то хонандагон технологияҳои нави муосир, усулҳои фаъоли алоқамандии осори мутафаккирони асрҳои X–XI-и форсу тоҷик бо ҳаёт, роҳҳои пешқадами меҳнат ва дар маҷмӯъ, роҳҳои тайёр будан ба ҳаёти пурмуваффақиятро аз худ карда тавонанд.

- Омӯзгор бояд шогирдонро бовар қунонда тавонад, ки ҳар як шахс дар ҳаёти худ ҷои худро пайдо мекунад, кори хуб пайдо мекунад, агар ӯ ҳамаи донишҳоро, ки барои амалӣ намудани нақшаҳои зиндагии ӯ зарур мебошанд, ёд гирад.

- Хонандагонро одат қунонад, то ки донишҳои худро арзёбӣ намоянд ва дар амал татбиқ қунанд.

- Омӯзгорро муҳим аст, ки муҳити атрофро ҳамчун манбаи дониш ва майдони татбиқи амалии донишҳои андӯхташуда мавриди истифода қарор дихад.

- Дарсхои ҳаррӯзаи омӯзгор бояд бо дурнамои рушди иқтисодиёти деҳа, шаҳр, минтақа, чумхурӣ, кишвар мутобиқ карда шаванд.

- Зарурияти андӯхтани таҷрибаи рӯзгор, педагогикаи мурдумӣ, анъанаҳои миллиро фахмонда дода, роҳҳои гирифтани таҷриба аз рӯзгорро пешниҳод намояд.

- Ба хонандагон дар азхудкунии назария ва амалияи кори илмии ташкилишуда, омӯзиш ва амалигардонии усулҳои самараноки таълим, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳлил, барномарезӣ ва пешгӯии фаъолияташон кӯмак қунад.

- Хонандагонро ба гирифтани мустақилонаи дониш раҳнамун созад, ҳавасманд намояд ва пайвастагии омӯзиш бо ҳаётро ҳамчун омили тарбия ва омӯзиши мустақилона истифода барад.

- Корҳои беруназсинфӣ оид ба осори мутафаккирони асрҳои X–XI барои хонандагон ҷолибтар мегарданд, агар омӯзгор онҳоро ба иҷрои

нақшҳо, сахнача, бозӣ, эҷодкорӣ, фикронӣ, мустақиломӯзӣ ҷалб намояд.

Мавриди амал қарор додани тавсияҳои дар боло қайдгардида заҳматҳои кашидаи омӯзгорро натиҷабахш менамоянд ва омӯзгор дар давоми фаъолияти меҳнатии хеш ҳамарӯза ба комёбиҳои назаррас ноил мегардад. Муҳимтарин кашфи нимаи дуюми асри XX дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявӣ мебошад. Моҳият дар он аст, ки омӯзгор бо хонанда кор карда, кӯшиш мекунад, ки ӯро то ҳадди имкон хубтар фахмад, хусусиятҳояшро донад, ба хизмат, арзишҳо, орзуҳо, ниёзҳои ӯ такя карда, ҷабҳаҳои хурди муваффақиятро инкишоф дихад. Ин муҳаббат ва садоқати омӯзгорро ба кори худ, маҳорати баланди касбӣ, қобилияти даркунии вазъиятҳои шогирдон ва мулоҳиза, қобилияти эҷоди муҳите фароҳам меорад, ки дар он ҳар як хонанда муваффақиятҳои хешро ҳис карда метавонад.

4.2. Вижагиҳои рушди сирати миллии хонандагони муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таълимоти мутафаккирони асрҳои Х-XI-и форсу тоҷик

Яке аз вижагиҳои асосии ташаккули сирати миллӣ ҷиддан машғул гардиdan ба тарбияи насли наврас мебошад, зоро ахлоқи ҳамидаи инсонӣ сарчашмаи асосии арзишҳо ва сирати миллии мардуми ориёtabори тоҷик аст ва бояд равнақ дода шавад. Тарбияи насли наврас худ вижагии асосии таълимоти ниёгон, мавзуи марказии осори адібони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва баъдӣ буда, дар замони кунунӣ он мақоми боз ҳам ҳассостарро қасб кардааст. Натиҷаҳои ковишиҳои илмии муҳаққиқону мутафаккирон гувоҳанд, ки тарбия ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти ниёгони тоҷик буда, он вижагии асосии анъанаҳои милливу мардумии ин ҳалқ аст. Тарбия амалкарди ҳар инсон буда, амал, рушд ва такмилро талаб дорад. Академик Ф.Шарифзода онро чунин тавзез мединад: “Тарбия қалимаи арабӣ буда, аз решай арабии *раббо-ба* воя расондан, сабзондан, парвариш кардан ҳосил шудааст” [15, С. - 32]. Аз ин нукта бар меояд, ки дар ташаккули сирати миллӣ ба ахлоқи ҳамида ошно намудани насли наврас ва дар ҷаҳорҷӯбай хислати инсонӣ сабzonидани онҳо мақоми аслӣ дорад.

Дар замони муосир ва ҳардам тағиیرёбанда ташаккули сирати миллӣ боз ҳам таваҷҷуҳи ҷиддиро талаб менамояд. Педагоги муосири тоҷик, академик Шарифзода Файзулло қайд мекунад: “Имрӯз ба ҳама маълум аст, ки тарбия проблемаи иҷтимоӣ – педагогӣ ва иҷтимоӣ – иқтисодӣ буда бо одам, меҳнат ва дараҷаи саводнокии ўвобаста аст” [46 - 32]. Ин назари академик Шарифзодаро мушоҳидаҳои ҳаррӯза собит менамоянд. Дар замони муосир масъалаи пайдо шудани проблемаҳои муҳталиф дар байни наврасону ҷавонон, ки ба инкишофи ахлоқ, ташаккули сирати миллӣ ва қасб кардани дониши онҳо таъсири ҷиддӣ мегузоранд, боиси нигаронӣ мебошад. Ин аст, ки олимони дунё пайдо шудани проблемаҳо, сабабҳо ва шаклгирии ин проблемаҳоро таҳти

таҳқиқ қарор дода, пажӯҳишҳои судмандро анҷом додаанд ва оид ба пешгирии проблемаҳо дар байни насли наврасу ҷавон, аз ҷониби пажӯҳишгарони ватаниву хориҷӣ ақидаҳои ҷолиб пешниҳод гардида, гардида истодаанд. Аз ҷумла, раванди пешгирии косташавии ахлоқи ноболиғон дар пажӯҳишҳои олимони рус Змановская Е.В., масъалаҳои ташкил намудани корҳои тарбиявӣ-профилактикаӣ ва коррексионӣ бо қӯдакон дар пажӯҳишҳои Беличева С.А. баррасӣ гардида, ба сифати таҳқиқоти бунёдӣ имрӯз дар таҳқиқи проблемаҳои косташавии ахлоқи наврасон, ки ба рушди сирати миллии онҳо таъсири манғӣ мерасонанд, мавриди истифода қарор доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи таълиму тарбияи ахлоқии насли наврас: Яҳёев М., Фелдштейн Д.И., Кучкаров А.Х., Қодиров С., Давлатшоев И. оид ба масъалаҳои тарбияи ахлоқии наврасон ва муҳаққиқони эронӣ Ирфониён Тақвои Яздинажод, Садро Мирзоҷонӣ роҷеъ ба масъалаҳои иҷтимоигардонии наврасону ҷавонони фирорӣ таҳқиқот анҷом додаанд. Ин масъала дар пажӯҳишҳои олимони Шӯравӣ низ мавқei асосӣ дошт.

Масалан, равоншиноси собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Л.С. Виготский зинаи синнусолии наврасонро таҳти таҳқиқ қарор дода, ба ҳулоса омадааст, ки дар инкишофи шахсияти наврасон омили иҷтимоӣ, алоқаи наврасон бо олами ихотакарда аҳамияти калон дорад. Махсусан, ў, қайд карда буд, ки тағйиротҳои муҳими биологӣ, чинсӣ ва психологияе, ки ба давраи гузариш ҳос аст, ба муҳити атроф алоқаи зич доранд. Ин ақида имрӯз низ мавқei ҳудро аз даст надодааст ва мо дар ҳаёти ҳаррӯза шоҳиди ҳол мегардем, ки муҳити атроф ба тарбияи насли наврасу ҷавон ҳам таъсири мусбӣ ва ҳам таъсири манғӣ расонида истодааст. Махз як ҷанбаи ташаккули сирати миллӣ дар муҳити солим зинадагӣ кардани насли наврас аст. Омӯзгорон, падару модар ва аҳли ҷомеаро зарур аст, ки дар солим нигоҳ доштани муҳити зист саҳми назарраси хешро гузоранд.

Яке аз вижагиҳои муҳим, ки дар тарбияи насли наврас мусоидат мекунад, ин андӯхтани дониш ва дар амал татбиқ кардани он аст. Боиси

ифтихор аст, ки аксарияти чавонон имрӯз низ дар андӯхтани илму дониш кӯшишҳои зиёд ба харҷ дода, ба омӯзиши забони давлатӣ ва забонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла русӣ ва англисӣ пардохта, дар донишгоҳҳои бонуфузи кишвар ва байналмилалӣ таҳсил доранд. Онҳо рисолаҳои илмиро дифоъ намуда, соҳиби унвони илмӣ мегарданд. Бархе ба ватан баргашта дар соҳаҳои муҳталиф ифои вазифа мекунанд ва қисми дигар дар кишварҳои хориҷ ба шуғлҳои хуб мепардозанд ва умеди имрӯзу ояндаи кишвар мебошанд. Баъзе аз чавонон ба соҳибкорӣ машғул гардида, ба ҳалқу миллат содикона хизмат мекунанд. Чунин падидай нек ва муваффақиятҳо дигар чавононро водор ва раҳнамун месозанд то аз таҷрибаи ин чавонон баҳра бардоранд ва аз амалҳои неки онҳо пайравӣ кунанд. Масалан: «Соли таҳсили 2019-2020, дар маҷмӯъ, 2691 нафар ҳонанда муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умимии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшонро хатм намуданд. Новобаста аз хурӯчи бемории COVID-19 аз байни хатмкунандагон 2275 нафар аз тариқи Маркази миллии тестӣ ба муасисаҳои олии кишвар дохил гардида, 173 нафар ба мактабҳои хориҷи дуру наздик ҳӯҷҷат супорида, муваффақ гардиданд. Инчунин аз тарафи давлат 150 қвота барои хатмкунандагон ҷудо гардиданд, ки 140 қвотаро хатмкунандагон соҳиб гардида, ба мактабҳои олий дохил шуданд» [396, С. - 7]. Ин далелҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки вижагии донишомӯзӣ дар миёни насли наврас мақому манзалати ҳудро нигоҳ доштааст ва завқу рағбати наврасон нисбат ба китобхониву қасбинтиҳобкунӣ рӯз аз рӯз равнақ ёфта, маърифатнокии онҳо такомул меёбад.

Чиҳати тақвият баҳшидани фикри боло метавон баргузорӣ ва ҷамъбости озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст»-ро мисол овард: «... 7-15-уми декабря соли 2020 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» баргузор гардид, ки дар он 269 нафар довталаб аз ВМҚБ, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий ва шаҳри Душанбе иштирок карда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд» [395, С. - 11]. Ин падида

ифтихори миллат аст ва тазаккур бояд дод, ки ташкили озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” сиёсати хирадмандона, таваҷҷуҳи бевоситаи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба соҳаи маориф ва илм инъикос менамояд.

Дар паратави ин ҳидоятҳову раҳнамоихо муҳим аст, ки ба вижагии китобхониву китобдӯстӣ, донишомӯзиву аз худ намудани мероси адабии шуарои классик, маҳсусан осори мутафаккирони давраи тиллоии адабиёти тоҷик асрҳои X-XI диққати асосӣ равона карда шавад. Мавзуи осори шуарои ин аҳд доманадор буда, асрҳои аср мақому манзалати хешро аз даст наҳоҳад дод. Аз ин лиҳоз, ҷалб намудани хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар ба омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои зикргардида бисёр муҳим аст. Падару модар, омӯзгорон ва кулли ҷомеаро зарур аст, ки худ ба омӯхтани осори ин мутафаккирон машғул гардида, ҳамзамон фарзандону шогирдони хешро ташвиқ ва шавқманд намоянд, то ки ба омӯхтани осори ин мутафаккирон машғул шаванд. Маҳсусан, қӯшиш кардани ниҳодҳои номбурда дар дастрас намудани мероси адабии як зумра шоирони асрҳои X-XI, ки номашон дар фаслҳои болои рисола қайд гардида, осорашон пурра омӯхта нашудааст, бағоят муҳим ва саривақтист. Хонандагон бояд ташвиқ шаванд, ки дар ҷустуҷӯ ва омӯхтани осори ин мутафаккирон саҳмгузорӣ намоянд ва ҷавонон ба таҳқиқи осори ин бузургон машғул шаванд. Анъанаи китобхонӣ дар байни мардуми тоҷик решай таъриҳӣ дошта, он набояд аз байн биравад, балки онро равнақ баҳшидан вазифаи ҳар як шаҳрванд, новобаста аз шуғл, қасбу кор ва синну сол мебошад.

Дар сирати миллии мардуми ориётабори тоҷик таълими босифат мақоми марказиро дорост, ки дар замони муосир низ аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он диққати асосӣ равона шудааст. Аз ин лиҳоз, дарси омӯзгор бояд ба талаботи рӯз ҷавобгӯ бошад. Вербитский А.А. яке аз сабабҳои коста гардидани тарбияро дар истифодаи усулҳои анъанавӣ дар дарси омӯзгор маънидод мекунад. Дарсе, ки дар он омӯзгор навоварӣ надошта, аз усулҳои фаъоли таълими

замонавӣ истифода намебарад, ба рушди салоҳиятҳои хонандагон дикқат намедиҳад, боиси дилгиршавии таълимгирандагон мегардад. Агар дарсҳои ҳаррӯза бо чунин тарз гузаранд, шавқу завқи хонандагон ба дарс гум мешавад ва онҳо ба рафторҳои дигар даст мезананд. Гум шудани шавқу рағбати наврасону ҷавонон ба таълим на фақат барои ҳудаш, балки барои кулли ҷомеа ҳатарзо аст, зоро паст шудани саводнокӣ ҳар як ҳалқу миллатро метавонад ба нестӣ расонад. Таибов С.А. дар мақолаи хеш овардааст: «Гӯянд дар дарвозаи Донишгоҳи Стелленбоши Африқои Ҷанубӣ навиштаҳои зерин овехта шудааст: »Нест кардани ҳар миллате ба истифодаи бомбаҳои ҳастай ё истифодаи мушакҳои дӯрпарвоз ниёз надорад. Он танҳо мунҷар ба коҳхонидани сатҳи таълим аст ва таввасути донишҷӯён додани иҷозати фиребу тақаллуб дар имтиҳонот таҳқиқ мепазирад..... Сукути низоми омӯзиш-сукути миллат аст» [12, С. - 10]. Пас ҳар як омӯзгор, падару модар ва аҳли ҷомеаро лозим аст, ки ба таълиму тарбияи насли наврас ҷиддӣ назар андозанд.

Чиҳати равнақ бахшидани таълим муҳим аст, ки омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ дарсҳоро бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим гузаронанд. Омӯзгорон дар курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ба усулҳои замонавии таълим шиносанد ва хуб мешуд, ки ин усулҳоро дар дарсҳои ҳаррӯзai хеш истифода баранд. Барои боз ҳам беҳтар шинос шудан ба усулҳои фаъоли таълим ва педагогикаи муносир мақсаднок аст, ки омӯзгорон ва ҳатто падару модар асарҳои илмии олимони соҳаи педагогикаи ватанӣ, аз ҷумла: М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х. Каримова, У.Зубайдов, С.Э. Негматов, Х.С. Авзалов, С.Ш. Бозорова, Б.Қодиров, Ф.Гулмадов, Қ.Қодиров, Б.Маҷидова, А.Нурев, И.О. Обидов, С.Сулаймонӣ, Ҷ.Ҳ. Файзализода, С.Шербоев, А.Насриддинов, А.Абдуллоев, А.Мирзоев, А.Тоҳирҷонов, А.Ҷаъфар, С.Амирзода, Н.Арабзода, Ҳ.Асозода, А.Афсаҳзод, К.Бекзода, В.Оҳонниёзов, Ҳ.Қаландариён, А.Абдулназаров, Н.Офаридаев, Б.Фафуров, М.Диноршоев, З.Юсуфбекова, Ш.Ҳ.

Карамхудоев, Ҷ.Булбулов, М.Ровандӣ, Т.Мустафоқулов, А.Содиқов ва амсоли инҳо, ки дар соҳаи педагогика ва адабиёт пажӯҳишҳо анҷом додаанд, омӯҳта дар таълиму тарбияи насли наврас мавриди истифода қарор диханд.

Таълим ва тарбия ду чизи аз ҳам ҷудонашаванда мебошанд ва имрӯз муҳим аст, ки ба тарбияи насли наврас беш аз пеш машғуд гардем, зоро мушоҳидаҳои ҳаррӯза, таҳқиқотҳои олимон нишон медиҳанд, ки дар баробари дастовардҳову натиҷаҳои хурсандибахш дар байни наврасону ҷавонон мушкилиҳо-проблемаҳо низ мавҷуданд. Муҳити ҷомеаи муосир на ҳама вақт ва ҳама ҷо солим аст. Имрӯз даст задани бархе аз афрод ба нашъамандиву нашъаҷалобӣ, майзадагиву масти, дуздиву горатгарӣ, гаровидан ба гурӯҳҳои терористӣ ва дигар амалҳои номатлуб муҳитро носолиму ҳатарзо сохта, ба тарбияи ин насл ҳалал ворид месозад. Ин падидаи номатлуб қариб саросари мамлакатҳои ҷаҳонро фаро гирифтааст. Аммо вижагиҳои неки тарбияро, ки ниёғони мо ба мо мерос гузоштаанд, на бояд аз даст дод.

Проблемаи косташавии тарбия-ахлоқи наврасону ҷавононро Змановская Е.В. мавриди таҳқиқу таҳлил қарор дода, чунин тасниф мекунад:

«- антисотсиалиӣ – ин рафтore мебошад, ки ба меъёрҳои ҳукуқӣ муҳолиф мебошад, ки ба он: авбошӣ, дуздӣ, роҳзанӣ, зӯроварии ҷисмонӣ ва амсоли инҳо доҳил мешаванд;

- асотсиалиӣ – ин афрод канорагириӣ аз риояи меъёрҳои ахлоқии дар ҷомеа қабулшударо вирди зиндагии хеш менамоянд, ки ба ин қисмат: фирор намудан аз хона, машғул шудан ба оворагардӣ, дурӯғгӯй, рафторӣ агресивӣ, пайравӣ аз маданияти нав, граффитӣ ва ғ. мутаалиқанд;

- аутодеструктивӣ - тамоюли рафтор аз меъёрҳои тиббӣ ва психологӣ, амсоли: нашъамандӣ, вобастагии компьютерӣ, худкушӣ ва ғ.” [297, С. - 41].

Исботи илмӣ ин аст, ки проблемаи косташавии тарбия, ки ба арзишҳои миллии мардуми тоҷик бегона аст, дар заминаи хушку ҳолӣ ба

амал намеояд ва он сабабҳои пайдоиши худро дорад. Ин сабабҳо хеле зиёд ва гуногунанд ва онҳоро бояд таҳқиқ намуда, роҳҳои мувофиқи ҳалли онҳоро ҷостуҷӯ ва амалий намуд. Олим Роджер Пиранджело роҳи асосии пешгирий ва ё ҳалли проблемаи мавҷудаи тарбияро дар ёфтани сабаби асосии он маънидод мекунад. Ӯ қайд мекунад, ки то даме, ки сабаби сар задани проблема муайян ва бартараф карда нашавад, ҳалли проблема номумкин аст. Муҳаққиқ Н.Мамадюсупов оид ба ин масъала аз ақидаи олим Роджер ёдовар шуда, дар мақолаи хеш овардааст: «Таълимдиҳандагон, ҳам падару модар ва ҳам омӯзгоронро муҳим аст, ки бидонанд: «Рафтore, ки онҳо мушоҳида менамоянд шояд аломати мушкилоти ноҳаёнтаре бошад. Аз ин рӯ, омӯзгоронро муҳим аст, ки тафовути байни аломатҳо ва мушкилотҳоро донанд. Агар дар ин кор ба нофаҳмӣ роҳ дода шавад, ҳар ду тарафи муноқиша – ҳам муаллим ва ҳам талабаро ноумедӣ интизор аст, зеро иллат барҳам дода нашуд» [33 - 13].

Олимон Фабер ва Майзлих бошанд, исбот мекунанд, ки дар бисёр мавридҳо сабаби муносибати гайри муқаррарӣ муноқишаҳои талабкунандагон мебошанд. Ба омӯзгор, падару модар муҳим аст, ки вижагии сабру таамул, муносибати хубро аз даст надода, ба шогирдон фаъол буданро тарғиб намоянд. Агар муносибати гайри муқаррарӣ сабаби пайдоиши вазъияти муноқишавӣ бошад, пас ба вижагии ҳалли дутарафаи бомуваффаққияти он, ки яке аз арзишҳои миллии тоҷикон аст, омадан зарур аст, зеро ҳамкорӣ усули олицаноби ба ҷо овардани талаботи яке аз тарафҳост ва он дар ташаккули сирати миллии насли наврас мақоми асосӣ дорад. Олимони болозикр истифодаи ин усулро на фақат дар синф, муассисаҳои таълимӣ, балки бо волидон дар хона бо зану қӯдакон низ истифода бурданро тавсия мекунанд. Вақте ки ҳамкорӣ барқарор шуд ва ба тарбияи наврас ё ҷавон таъсири мақсаднок расонида шуд, ӯ худаш ба худ савол медиҳад: "Чӣ муҳимтар аст, ҳоҳиши ман, занам, шогирдам, падару модар ва ғ.? Бо ин роҳ ӯ метавонад рафтари гайри муқаррарии худро таҳлили мустақилона намуда, хulosai лозимӣ барорад.

Таҷрибаҳои рӯзгор нишон медиҳанд, ки ҷаҳонишавӣ имрӯз ба насли наврас дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ низ таъсири худро расонида, сар задани муноқишаҳо байни хонандагони як синф ё синфҳои гуногун қариб ҳар рӯз назаррас мегардад ва оқибатҳои нохуш ба бор меоянд. Вобаста ба ин Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26-уми декабри соли 2019 фармуданд: “Таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем.

Бахусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияи иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллӣ осон гардонидааст, рӯ овардан ба таъриҳ ва огоҳ будан аз наслу насabi хеш барои ҳар як фарди миллат, хусusan насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад” [189, - 14]. Дар партави ин ҳидоятҳо ва супоришҳо тазаккур додан ба маврид аст, ки ҳалли мушкиниҳо, проблемаҳо, муноқишаву норозигиҳо бо роҳи ҳамдигарфаҳмӣ, авфу гузашат ва баҳшандагӣ вижагиву анъанаи неки ниёғони мо буд ва он то кунун мақоми худро аз даст надодааст, аммо ташаккулталаб аст. Аз ин лиҳоз, эҳё намудану тақвият баҳшидани ин оин дар байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ бисёр муҳим аст. Дар қисмати назариявии рисола ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба авфу баҳшиш ва бо роҳи мусолиҳатомез ҳал намудани нофаҳмиҳо оварда шуданд. Мақсаднок аст, ки омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ақидаҳои таҳқиқшударо худ омӯхта, ба шогирдони хеш интиқол диҳанд.

Олимони тоҷик Кучкаров А.Х., Қодиров С., Давлатшоев И. низ масъалаи арзи вуҷуд намудани проблемаҳоро дар тарбияи насли наврас мавриди таҳқиқ қарор дода, ба хулоса омадаанд, ки коста шудани сифати тарбия дар байни ҷавонону наврасон аз шинос набудани онҳо ба

анъанаҳои неки ниёгон, кам донистани таърихи гузаштагон ва кам шудани шавқу рағбат ба китобхонӣ вобаста аст. Маҳз барои тақвият баҳшидани тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дур будан аз унсурҳои бегона, пайдо намудани ошнӣ ба фарҳанги миллӣ, пурра омӯҳтану эҳё намудани анъанаҳои миллӣ ва дар ниҳоди онҳо парваридани арҷгузорӣ ба одатҳои неки гузаштагон боиси аз байн бурдани косташавии тарбия ва ахлоқ мегардад. Барои ҳифз ва равнақ баҳшидани ин вижагиҳо эҳё намудани анъанаҳои миллӣ ба монанди иди Наврӯз, Сада, Меҳргон, Техргон ва дигар идҳову анъанаҳои миллӣ мақсаднок аст. Аммо қайд намудан ба маврид аст, ки агар худи хонандагон дар бораи эҳё намудани ин анъанаҳо таҳқиқотҳои хурд ва қалонро анҷом диханд, мақсаднок аст. Дар рафти гузаронидани корҳои эҷодӣ ва таҳқиқотҳо дар шакли реферат, корҳои хурди илмӣ, эҷоди шеъру мақолаҳо ва амсоли инҳо дар хонандагон маълумотҳои нав нисбат ба ин анъанаҳо пайдо гардида, меҳру муҳаббати онҳо ба анъанаҳои ниёгон меафзояд. Ошнӣ ба анъанаи ниёгон ва пурра фаҳмиданӣ он дар рушди сирати миллии хонандагон нақши бориз дорад.

Роҳ ва вижагии дигари бомуваффақияти равнақ баҳшидани тарбияи насли наврас мувофиқгардонии ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт мебошад ва он дар таълими ниёгону педагогони тоҷик мақоми маҳсус дорад. Яке аз вижагиҳои равнақи тарбия табодули таҷриба аст. Вербитский А.А. қайд намудааст: «Мундариҷа ва фаъолияти таълим ба оянда нигаронида шудааст. Яъне, ахбор, маълумот, қоидаҳое, ки дар раванди таълим аз худ карда мешаванд, ба ҳаёти воқеӣ алоқаи ноҷиз доранд» [19, С. - 160]. Агар дар тарбия ҳамbastagӣ ба роҳ монда нашавад, таълим бо такя ба таҷриба, ақида, рафтори ниёгон ва омода гаридан ба оянда роҳандозӣ нагардад, натиҷаи дилҳоҳ ба даст намеояд. Ин боис мегардад, ки насли наврас мавқеи худро дар чаҳорҷӯбаи замон муайян карда наметавонад ва мавқеи тарбия паст мегардад. Алоқаманд нагардидани тарбия бо ҳаёт, пеша накардани таҷриба сатҳи ҳавасмандии хонандагонро ба таълиму тарбия хеле паст мегардонад. Яъне онҳо

намедонанд, ки барои чӣ, кай ва дар кучо ин ё он донишро истифода баранд. Аксари таҷриба ва намунаҳои пешниҳодшаванда таҳайюлӣ буда, ба хонандагон имконияти таҳлилу баррасии масъалаҳоро фароҳам оварда наметавонанд, зоро рафтору ҳодисаҳо, қоидаву қонунҳо ба ҳаёти ҳозира мувофиқат намекунанд. Ин роҳи таълим боиси сар задани проблема мегардад.

Вижагии дигари ташаккули сирати миллӣ ва роҳи дурусти тарбия талқин мебошад. Махӯз бо роҳи талқин насли наврас хатогиҳои худро дарк намуда, дар ислоҳ намудани онҳо мекӯшад. Дар ин ҷода низ нақши омӯзгор, падару модар, аҳли ҷомеа қалидӣ мебошад: «Ба ҳеч қас махфӣ нест,- гуфта буд А.С. Макаренко,- аввалин таҳкурсии тамоми ҳулқу атвор, рафтору кирдор, ҳиссиёт, фикр ва шуури бача дар оила гузошта мешавад ва он ҷо ташаккул мейёбад. Агар падару модар танбалӣ карда нисбат ба тарбияи бачаи худ бепарво шаванд, он гоҳ барои аз нав тарбия кардани бачагон заҳмати бисёр қашидан, ҳулқу атвор, ҳусусияту ҳислат ва дигар сифатҳои онҳоро аз сари нав ислоҳ кардан лозим меояд [317, С. - 123]. Кори аз нав тарбиякунӣ бисёр мушкил ва аз ҳад зиёд дилгиркунанда мебошад. Беҳтар он аст, ки ба он роҳ дода нашавад ва дар тарбия намудани насли наврас набояд ба хатогӣ роҳ дод. Пайваста дар маҷlisҳои падару модар танҳо танқид намудани падару модар, шикоят намудан аз алоқаи сусти онҳо бо муассисаҳои таълимӣ аз тарафи роҳбарони синфҳо, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ роҳи ҳал нест. Аз ин рӯ, зарур мешуморем, ки чун зербинои тарбия дар оила гузошта мешавад, мустаҳкам намудани алоқаи падару модар ба муассисаҳои таълимӣ муҳим мебошад. Ин алоқа метавонад бо роҳҳои зайл тақвият бахшида шавад:

- талқин, ташвиқ ва мавриди амал қарор додани иштироқи доимии падару модар дар дарсҳои фарзандон;
- ба ҷорабиниҳои беруназсинфӣ ва беруназмуассисавӣ ҷалб намудани падару модар;

- муваззаф намудани падару модар дар гузаронидани чорабиниҳо. Барои падару модар ҷадвал таҳия шуда, бо навбат ҳар як падару модар масъули гузаронидани чорабиниҳо интихоб гардад:
- таҳияи речай иштироки доимии падару модар ба дарсҳои фарзандон ва чорабиниҳо;
- ташкили табодули таҷриба байни падару модарони хонандагони як ё якчанд муассисаҳои таълимии ҳамшафат ва ҳамрадиф;
- ташкили озмунҳо байни падару модар аз қабили: «Оилаҳои боэътиими мо», «Мо бо муассисаи таълимием», «Алоқаи мустаҳками падару модар бо муассисаи таълими», «Мо бо шумоем» ва амсоли инҳо;
- ба навор гирифтани чорабиниҳо, табодули таҷриба ва тақсим намудани дисқҳо ба падару модарон ва аҳли ҷомеа ва амсоли инҳо.

Олимони равоншинос исбот намудаанд, ки косташавии ахлоқи насли наврас бештар ба ҳусусиятҳои синнусолӣ вобаста аст. Давраи наврасӣ табиатан давраи душвор ва хатарзо аст, зоро наврасон дар ин давра бо тағйироти куллии равонию ҷисмонӣ рӯбарӯ мегарданд ва ин дар навбати худ ба ҳудбаҳодиҳии онҳо бетаъсир наҳоҳад монд. Мусаллам аст, ки ин як давраи душвор метавонад боиси тағйир ёфтани муносибати наврас бо падару модар, аҳли оила, ҳамсинфон, омӯзгорон ва кулли атрофиён гардад. Равоншиносони ватаниву ҳориҷӣ бар он ақидаанд, ки тағйиротҳои куллии биологие, ки дар организми наврасон ба вуҷуд меоянд, дар заминаи онҳо як қатор ҳусусиятҳои нави психологӣ шакл мегиранд. Ин тағйиротҳои баамаломада ба душвортарбия шудани наврасон сабаб мешаванд.

Алалхусус, ҳангоми нодуруст созмон додани речай рӯз наврас метавонад, ки дар ин давраи ба қавле сензитивӣ (басо мусоид) ба осонӣ майл ба қаҷрафторӣ қунад ва бад ин роҳ метавонад беодоб гардад. Аз ин лиҳоз, муҳим аст, ки усули дурусти тартиб додани речай рӯзро, ки ба синну соли наврас мувоғиқ буда, боиси шавқманд гардидаи ӯ мегардад, риоя намуд. Речай рӯз тавре таҳия шавад, ки боиси нороҳат ва дилгир шудани наврасону ҷавонон нагардад.

Бояд гуфт, ки асоси рафтори бадахлоқии наврасонро беодобӣ, гапнодароӣ, каҷрафторӣ, бераҳмӣ ва беилтифотию дағалӣ ҳангоми муносибат ва муошират ташкил мекунад. Онҳо қӯшиш мекунанд, ки вазъияти муноқишавиро мувофиқи табъи хеш ба миён оранд. Дар содир намудани амалҳои ношоиста майл зохир мекунанд. Ин наврасон ба осонӣ таъсиррасониҳои тарбиявиро қабул намекунанд ва баъзан муқобилият нишон додану пурра рад кардани онро ифода менамоянд. Аммо ин ба он маъно нест, ки мо онҳоро ҳама вақт танқид ва сарзаниш намоем ва ин усули беҳтарин умедвор кардану ҳавасманд намудани онҳо аст. Мо бояд нисбати рафтори ношоистаи насли наврас роҳеро истифода барем, ки дар таълими онҳо мусоидат кунад. Агар наврас ё ҷавон аз китобхонӣ дур мондааст, роҳҳои беҳтарини шавқманд намудани ӯро ба китоб истифода бурдан лозим аст ва агар ба дарс иштирок накунад сабабҳоро муайян карда, дар бартараф кардани ин сабабҳо талош варзиdan муҳим аст.

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки педагогони муосир сабабҳои асосии душвортарбиягии наврасонро пеш аз ҳама дар ташкили нодурусти кори таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ ва оила, дар беназоратӣ ва таъсири бади муҳити носолим-«кӯча» мебинанд. Ҳамаи ин сабабҳо анъанавӣ ҳастанд, ки атрофашон пайваста ҳарф мезананду ҳарф мезананд, вале ҷораҳои мушахҳас, роҳу усулҳои пешгирий намудани косташавии ахлоқ, ки ба ташаккули сирати миллӣ монеъ мегардад, таҳқиқ карда намешаванд. Мо пешниҳод мекунем, ки сабабҳо бояд муайян карда шаванд, аммо тавре муайян ва таҳқиқ шаванд, ки наврасу ҷавон надонанд, ки ин таҳқиқот маҳз барои онҳо анҷом дода мешавад ва онҳоро ба оянда ноумед накунад. Яке аз усулҳои беҳтарини кор бо ин ҳонандагон маҳфӣ ва оқилона муайян намудани сабабҳо ва роҳҳои бартараф намудани ин сабабҳо мебошад.

Бояд қайд кард, ки дар эҷодиёти аксари мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, ки дар қисматҳои назариявии фаслҳои боло ақидаҳои онҳо баррасӣ гардидаанд, беҳудагардиву фориғболӣ маҳкум карда шуда,

одоби сухан ва муюшират, баҳра гирифтан аз таҷрибаи рӯзгор, истифодаи хирад, машварат бо доноён ва дигар хислатҳои неки инсонӣ тараннум карда шуданд, ба монанди: «Нахуст оғариниш хирадро шинос», «Хирад раҳнамою хирад дилкушой», «Хирад беҳтар аз ҷашму биной аст», «Ба гуфтори донандагон роҳ ҷӯй», «Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад», «Ту ҷандон, ки бошӣ сухангӯй бош», «Маёсой з-омӯхтан як замон»-и Фирдавсӣ [49, 50, 51, 52, 53]; «Зи доно ҷуй панд, эро, ки оби панд ҳуш ёбӣ», «Ҷони ту дарахтест, хирад бору сухан бар», «Гар ба сурат башарӣ, пеша макун сирати гург», «Ҳарғиз нашавам ба коми душман», «Марғ ҷаҳл асту зиндагӣ дониш»-и Носири Ҳусрав [167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178]; «Айб аст бузург баркашидан ҳудро», «Аз мардумаки дида бибояд омӯхт», «Парҳез аз он шакар, ки бо заҳр омехт»-и Сино [46, 47] ва ғайра.

Ба омӯхтани ин пандҳо ҷалб намудани ин гурӯҳи наврасону ҷавонон на бо зӯри, балки бо шавқу ҳавас усули хуб аст. Ба онҳо вобаста ба маҳорату қобилияташон вазифаҳо супорида, иҷрои нақшҳоро пешкаш кардан даркор аст. Ин усул наврасонро ба омӯзиши панди ниёгон шавқманд мекунад.

Ин ҷо як ҷизро набояд фаромӯш кард, ки инсон табиатан фарди фаъол буда, ҳаёти ӯ бидуни фаъолият ғайриимкон аст. Ҷун инсон зиндаву солим аст, ӯ ҳатман дар ҳаракат мебошад, яъне амал мекунад, чунки тақозои ҳаёт ҳамин аст, вагарна аз ҷиҳати равонӣ ӯ рушд намеёфт. Ҳусусан, наврасону ҷавонон ниҳоят ҷусту ҷолок ва сергайрат ҳастанд, ба қавле «хун дар қалбашон ҷӯш мезанад». Аз ин рӯ, бо дарназардошти ана ҳамин ҷиҳати масъала ба ҳар як инсон бояд шароити мусоид барои фаъолият кардан ва ё ба шуғле машғул шудан фароҳам оварда шавад. Дар сурати муҳайё нагаштани ин ҷиз шаҳс албатта, метавонад майл ба анҷом додани амалҳои ношоиста намояд.

Таҷрибаҳои рӯзгор ҳуд исботи ин гуфтаҳоянд. Пӯшида нест ва наметавон пӯшид, ки дар ҷомеаи кунунӣ ҳамарӯза аз ҷониби наврасону ҷавонони даст задан ба ахлоқи разила, вайрон кардани қонуну қаводи

давлатҳои хеш содир мегардад ва оқибатҳои нохуб рӯи кор меоянд. Яке аз сабабҳои асосии ин падидаҳо бекориву оворагардӣ ва ба мутолиа китоб машғул набудани наврасон мебошад. Зоро муссалам аст, ки дар бештари маврид нафаре, ки ҷои кори доимӣ дорад, ё худ омӯзгор, муҳандис, духтур, меъмор, рассом, ҳуқуқшинос ва гайра аст, дар содир кардани хато масъул нест. Ба унвони мисол, муносиб донистем, ки назари қӯтоҳе ба зиндагии асосгузори адабиёти муосири тоҷик, фарзанди фарзонаи миллат, Қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ афканем. Зиндагиномаи Садриддини Айнӣ гувоҳ аст, ки ӯ бо амри тақдир дар аснои наврасӣ, аниқтараш дар синни 13-солагӣ аз падару модари худ маҳрум гашта, ятими кул ба воя расид. Магар дар чунин ҳолати ногувор ва бесарпаноҳӣ ӯро қасе назорат мекард? Замоне, ки соҳти феодалий ҳукм меронд, магар ятимхонае вучуд дошт, ки мебоист ӯро бо таълиму тарбия фаро гирифта, таҳти назорати доимӣ қарор дидҳад? Магар дар он давра таҳсилоти умумии ҳатмӣ вучуд дошт? Ҷавоб яке ва қӯҳгост. Албатта не.

Пас Айнӣ чӣ гуна тарбия ёфту шӯҳратёр гардид? Танҳо муштағил будан ба фаъолияти меҳнатии хеле вазнин ба хотири дарёфти қутти лоямут бо мақсади ба ҷо овардани насиҳати падар ва дидани ояндаи дурахшони худ дар пайваста машғул будан ба омӯхтани дониш, устод Айнӣ тавонист, ки дар давраи наврасӣ худро аз бекорӣ раҳо созад ва ба туфайли ин аз содир намудани корҳои ношоиста дар амон бошад.

Вобаст ба ин, бо такя ба таҷрибаи рӯзгори хеш С.Айнӣ насли наврасро панд медиҳад:

Биёед, эй рафиқон дарс хонем,
Ба бекорию нодонӣ намонем.
Ба олам ҳар қасе бекор гардад,
Ба ҷашми аҳли олам хор гардад [69, С. - 14].

Аз ин лиҳоз, боиси ташакқули сирати миллӣ ва пешгирий кардани бадаҳлоқӣ мегардад, ки агар наврасону ҷавонон ва маҳсусан онҳое, ки ҷои кори доимӣ надоранд ба варзишу машғудиятҳои иловагӣ, ҳамкорӣ

намудан дар гузаронидани чорабиниҳои сиёсиву анъанавӣ ва мардумӣ, машгул шудан ба корҳои ифтихориву ризокорӣ ҷалб карда шаванд. Дар ҷомеа чорабиниҳо ва фаъолиятҳо зиёданд, ки дар гузаронидани онҳо ниёз ба ҷавонони ризокорон аст. Пас дар руҳияи ватандӯстиву хизмат ба ҳалқу ватан тарбия намудани наврасону ҷавоно чун ризокор муҳим аст ва он пояти асосии ташаккули сирати миллӣ мебошад.

Олимони равоншинос, ки ба таҳқики ҳусусиятҳои синнусолии наврасон машгуланд, таъкид доранд, ки аз баски фаъолияти таълими дар давраи наврасӣ ҳамчун фаъолияти асосӣ қарор мегираду басо мураккаб ва сафарбар намудани нерӯи зиёди равониву асабиро тақозо мекунад, на ҳар наврас ҳоҳиши пурра ба он машгул шуданро дорад. Ҳамзамон, фаъолияти меҳнатӣ низ иловатан нерӯи зиёди ҷисмониро тақозо дорад ва наврасонро дилгир месозад. Аз ин рӯ, аксари наврасон бидуни иҷборӣ (маҷбур кардан аз тарафи муаллимон, волидайн, қалонсолон, ҳешони наздик, роҳбарони корхонаҳо) ба он машгул шудан намехоҳанд. Чун ба он машгул нашуданд, албатта бекор ҳоҳанд монд.

Аз ин лиҳоз, дар ин давра наврасонро мебояд бо дарки он, ки ҳам акнун давраи қӯдакиро паси сар намудаанд, ташвиқ намуд, ки пайваста ба дониш омӯҳтан ҷалб шаванд ва дар роҳи омӯҳтани илму ҳунар камари ҳиммат банданд, то ки лаҳзае бекор намонанд.

Вижагии дигари ташаккули сирати миллӣ дар руҳияи иттиҳоду иттифоқ ва дӯстӣ тарбия намудани насли наврас мебошад. Тавре дар бобҳои 1-3-и рисола таҳлил гардид, мавзуи иттиҳод ва иттифоқ дар осори адібони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик нақши асосӣ дошт ва дар тарбияи насли наврас ин панду насиҳатҳоро имрӯз низ истифода бояд кард. Шуарои ин аҳд бо такя ба дониши васеъ ва таҷрибаи рӯзгор дарк карданд, ки дар бартараф намудани мушкилиҳои ҳаёт, сар задани проблемаҳо як қас ғолиб омадан наметавонад ва иттиҳоду ҳамкориро бояд пеша намуд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тарбияи насли наврас дар руҳияи дӯстӣ, иттиҳоду иттифоқ ва ҳамкорӣ мавзуи марказии

шоирони асрҳои зикргардида буда, минбаъд бояд ба наслҳои оянда ин панду насиҳатҳо интиқол дода шаванд.

Инчунин ба инкишофи ҷисмонии насли наврасу ҷавон диққати асосӣ медоданд. Доктори илмҳои педагогӣ, профессор Ш.Файзулло оид ба тарбияи ҷавонон дар дунёи қадим ҷунин ибрози назар намудааст: “Вазифаи асосии тарбия аз инкишофи ҷисмонии насли наврас ва бо малакаҳои меҳнатӣ мусаллаҳ намудани ҷавонон иборат буд. Дар он давра ҳанӯз муассисаҳои маҳсуси тарбиявӣ барои қӯдакон ва наврасон вучуд надошт, зоро тарбия он вақт ҳанӯз характери маҳсусгардонидашударо надошт” [248, С. - 158].

Омӯзиш, таҳқиқ, таҳлили ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳои ҷандинсолаи ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ, падару модар ва аҳли ҷомеа собит намуд, ки тарбия дар муассисаҳои таълимӣ, оила ва ҷомеа яксон нест ва он аз омӯзгор, падару модар ва ҳар як аъзои оила маҳорати баланд ва омодагии доимиро тақозо менамояд. Дар рафти таҳқиқот ва кор аз болои рисолаи илмӣ хулоса намудем, ки аксарияти наврасону ҷавонон дар оилаҳое тарбия ёфтаанд, ки падару модар дар муҳочираги меҳнатӣ мебошанд ва шахсоне, ки онҳоро иваз кардаанд дар ин самт ба мушкиниҳо рӯбарӯ мебошанд. Аз як тараф дилсӯзии бемавқеъ, ки онҳо аз падару модар дуранд ва набояд дуриву андӯҳро эҳсос кунанд ва аз тарафи дигар эркагиву бепарвоии худи тарбиятгирандагон онҳоро ба косташавии ахлоқ оварда мерасонад. Аз тарафи дигар бархе аз оилаҳои ҷавон ҷиҳати камтаҷрибагӣ ба тарбияи қӯдакон таваҷҷуҳи коғӣ равона накарда, бемасъулиятӣ зоҳир мекунанд, бо фарзандон ҳамсӯҳбат намешаванд, мушкиниҳои мавҷудаи онҳоро дониста намегиранд, дар ҳаёти қӯдак чӣ мегузараадро муайян карда наметавонанд ва аз ин рӯ, дар тарбияи фарзандашон муваффақ намегарданд ва доиман ба хунукназарӣ роҳ медиҳанд. Омӯзиш, таҷриба, таҳқиқ ва мушоҳидаҳо собит намуданд, ки бархе аз падару модарон бо сабабҳои гуногун ба рафтори фарзандони худ диққат надодаанд,

ҳамсуҳбат нашудаанд, муносибати дўстона накардаанд ва дар байни онҳо ҳамдигарфаҳмӣ гум шудааст. Ин рафтор ба чӣ оварда мерасонад. Албатта, дар натиҷа наврасон ҳамсолони бадаҳлоқ пайдо намуда, бо онҳо дўстӣ мепайванданд, аз онҳо рафторҳои номатлубро ёд гирифта, ба ҳар гуна ҳодисаҳои ногувор дучор мегарданд. Дар баробари ин, падару модар, ҳангоми ба душвориҳо рӯбарӯ шудани фарзандашон муносибат ва тарбияи дурустро ба роҳ намонда, сабаби аз кучо сарчашма гирифтани ин ҳодисаҳоро муайян накардаанд ва фақат бо ҷазо додани фарзандон маҳдуд шуда, ин роҳро роҳи асосии тарбия донистаанд. Вале ҷазодиҳӣ мушкилиро ҳал накарда, баръакс, ин рафтори волидон наврасро ҳашмгин намуда, рафтораш боз ҳам бадтар мегардад. Ҳангоми рафтори ношоям содир намудани фарзанд, волидайн ҷазоро саҳттар кардаанд, вале ин вазъиятро боз ҳам душвортар намудааст.

Дар баробари норасоиҳои падару модар дарёфтем, ки дар бештар ҳолатҳо, таъсири норасоиҳои муассисаҳои таълимӣ ба шахсияти наврасону ҷавонон, аз ҷумла, таъсири таълиму тарбияи анъанавӣ, истифода накардани усулҳои фаъол дар таълиму тарбияи насли наврас, маҷбуркунӣ ва дараҷаи пасти техникаи муоширати педагогӣ ба норасоиҳои болозикр зам шудааст. Раванди таҳлили сарчашмаҳо, адабиёти истифодашуда, гузаронидани таҳқиқот, сұхбатҳо бо сокинони ноҳияҳои ВМҚБ собит намуд, ки зиёда аз 80%-и наврасону ҷавонон, новобаста аз намуди мушкилоти косташавии аҳлоқ, чунин сабабҳои умумии психологиву педагогие, ки ба рафтори онҳо таъсири худро расондаанд, баён намуданд:

- истифодаи бемавқеъ ва бемақсади техникаи муосир: Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, телефонҳои мобилиӣ, ВАО ва ғ;
- нокомиҳои доимӣ дар омӯзиши фанҳои таълимӣ дар муассисаҳо;
- таасурот нисбати ҳамсинфон, шароити пасттар доштан аз ҳамсинфон ва амсоли инҳо;
- қобилияти пасти омӯзиш;

- умедвориҳои ғайримуқаррарии волидон (умедвор кардан ба таҳсил бо роҳи маблағ, харидани нақлиёти гаронарзиш, дохид кардан ба муассисаҳои олии кишвар ё берун аз он дар асоси шартномаҳои калонмаблағ ва ғ.);
- муносибати байниҳамдигарии волидон (таъмин набудани муносибати хуб дар оила, чудоӣ, ҳичрон, муҳочират);
- муносибат бо хоҳару бародарон (коста гардиҳани муҳаббат ва эҳтиром дар байни фарзандон);
- номувофиқии усули роҳбарии роҳбари синф, муаллим ба шогирд дар муассисаҳои таълимӣ;
- марги хешу табор ё волидайн;
- ҷо доштани мушкилиҳо вобаста ба саломатӣ;
- вазъи доимии мутташаничи оилавӣ (бекор мондан, қӯчидан, майхорагӣ, муноқиша дар оила, ҳамдигарнофаҳмӣ);
- тағйироти муҳит ва таъсири он ба наврасон;
- дур мондан аз таҳсил ё надоштани давомоти хуб;
- ба олами калонсолон барвақт ворид гардиҳани наврасон;
- нуқсониҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ;
- нороҳатии амиқи равонӣ;
- мавҷуд набудани шароити мусоиди ҳаётӣ ва рушд;
- беназоратӣ, таъсири манғии муҳити ихотакарда ва номутобиқатии иҷтимоӣ ва амсоли инҳо.

Бо мақсади тақвият бахшидани тарбияи насли наврас ва бартараф намудани мушкилиҳои болозикр дар асоси ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, таълимоти педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, таҷрибаҳои ҷандинсола дар соҳаи маориф ва кор бо ҷомеа, анҷом додани таҳқиқотҳо дар бораи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ тавсия ва пешниҳод менамоям:

- ташвиқи наврасон дар истифодаи бамавқеъ ва мақсадноки техникаи муосир: Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, телефонҳои мобилий, ВАО ва ғ. Наврасону ҷавонон ташвиқу тарғиб карда шаванд, ки васоити

технициро барои таълиму тарбия истифода бурда, аз гирифтани маълумотҳои ғайриахлоқӣ ва иттилооти нодаркор худдорӣ намоянд;

- дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳҳои фаъоли наврасону ҷавонон ташкил карда шуда, китобхонӣ, омӯзиши осори адибони тоҷик, омӯзиш ва таҳлили ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва мардумӣ, таҳлили ашъори гузаштагон ба ҳукми анъана дароварда шавад;
- роҳҳои тақвият бахшидани оиладорӣ, таъмини солимиҳои оила омӯхта шуда, таҳқиқ ва амалӣ карда шавад;
- ба таҳсили доимӣ ҷалб намудани духтарон, соҳиби таҳсилоти олиӣ намудани онҳо, зоро онҳо офарандаи насли оянда ва тарбиятгари ў мебошанд;
- ҷалб накардани наврасон ба кори тиҷорат дар бозорҳо, пайдо намудани пул, таъмин намудани хонавода;
- қӯмак намудан ба шогирдон дар омӯзиши фанҳои таълимӣ дар муассисаҳо, ҷиҳати бартараф намудани нокомиҳои доимӣ дар таълим;
- тақвияти ҳамкорӣ байни падару модар, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо муассисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳо ва ташкил намудани дарсҳои иловагӣ, маҳфилҳои фаннӣ, эҷодӣ ва фарҳангӣ, ҷорабиниҳои беруназсинӣ ва амсоли инҳо;
- риоя намудани қоидаҳо ва талаботҳои либоспӯшӣ, наомадан ба дарс бо нақлиёт, телефонҳои мобилиӣ, маблағи зиёд, ҷиҳати пешгирий намудани таасурот нисбат ба ҳамсинфон;
- роҳ надодани падару модар ба ғайримуқаррарӣ умевор намудани фарзандон (умевор накардан ба таҳсил бо роҳи пардоҳти маблағҳои иловагӣ, ҳаридани нақлиёти гаронарзиш, умевор накардан барои доҳил намудан ба муассисаҳои олии кишвар ё берун аз он бо роҳҳи коррупсионӣ ва ғ.);
- таъмин намудани муносибати хуб дар оила аз тарафи падару модар, пешгирий намудани чудоӣ, ҳичрон, муҳоҷират;

- таъмини муносибати хуб бо хоҳару бародарон ва дигар аъзёёни оила;
- бо усулҳои фаъолу замонавӣ фаъолият намудани роҳбари синф, омӯзгор ба шогирд дар муассисаҳои таълими;
- муайян намудан ва бартараф сохтани мушкилиҳо вобаста ба саломатии фарзандон аз тарафи падару модар дар ҳамкорӣ бо роҳбарони муассисаҳо, роҳбарони синфҳо ва омӯзгорон;
- ба таҳсили ҳатми фаро гирифтани наврасон ва таъмини давомоти хуб;
- омӯхтан, пешгирий ва бартараф намудани нуқсонихои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аз тарафи падару модар;
- огоҳ будан аз нороҳатии амиқи равонии наврасон ва чораҷӯй намудан ҷиҳати бартараф намудани ин нороҳатиҳо;
- дар доираи имкониятҳои мавҷуда таъмин намудани шароити мусоиди ҳаётӣ ва рушд;
- бартараф намудани нуқсонихои иҷтимоӣ – педагогӣ, то ки наврас ҷиҳати надоштани дониш, маҳорат ва малакатҳои мусбати зарурӣ рафтори нодурустро содир нанамояд ва таҳти таъсири тарбияи нодуруст дар ӯ рафтори қолабии манғӣ шакл нагирад;
- аз ҷиҳати равонӣ расонидани кӯмак ба камфаъолон, наврасони эҳсосотзада, ки дар муҳити носолими психологӣ камол ёфта, ба нокомиҳои пайиҳам дар таълим, вайроншавии муносибатҳо бо ҳамсолон, муносибати нодуруст (ноодилона, дагал, бераҳмона) аз ҷониби волидон, муаллимон, ҳамсинфон ва амсоли инҳо гирифторанд;
- омӯхтану бартараф намудани тамоюлҳо дар ҳолати саломатӣ - инкишофи ҷисмониву равонӣ, буҳронҳои синнусолӣ, ифротии характер ва дигар сабабҳои ҳусусияти физиологӣ ва психоневрологидошта;
- таъмин намудани шароити мусоиди ҳаётӣ ва рушд, зухури шууронаи фаъоли берунию ботинӣ, машғул намудан ба фаъолияти манфиатнок, таҳия ва амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои мусбати иҷтимоӣ ва шахсии арзишнок;

- саҳми арзанда гузоштани омӯзгорон, падару модар, фаъолону пешқадамон дар солимгардонии муҳити атроф ва таъмини шароитҳои мусоид барои тарбияи насли наврас.

4.3. Раванди амалишавии арзишҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар муассисаҳои таълимии интихобии ВМҚБ бо истифода аз таҷрибаи филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ (ФДҶТИБКСМ)

Дар замони хеш малик-уш-шуаро Абуабдуллоҳ Ҷаъфари Рӯдакӣ таъкид карда буд: “Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир”- [204, С. - 214] ва «Гар бигирад дили ҳушёри ту аз гетӣ панд»- и мутафаккири машҳури асри XI Носири Ҳусрав низ ба ин маъност [167, С - 206]. Тибқи ақидаи ин бузургон ва дигар мутафаккирони асрҳои X-XI, мутафаккирону муҳаққиқони пешину асрҳои баъдӣ ва донишмандони мусоир бузургтарин мактаб ва таълимгоҳ таҷрибаи рӯзгор, мавриди амал қарор додани назария ва дидаву шунидаҳои ҳаёт аст. Ҳаёт ҷизе нест, ки чун биное аз сангӯ чӯб дар маконе сохта шуда, орому барҷо бошад, балки он бо суръат дар ҳоли тағиیر аст. Рушди ҷомеа бо гузашти замон дигаргунтар, даққиқтар, амиқтар, моҳияти донишҳоро пурратар инъикоскунанда, торафт васеътар шуда меистад.

Ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба таълиму тарбия, истифода намудани усулҳои фаъоли таълим дар раванди тадрис ва тарбия яке аз нуктаҳои асосии мувофиқгардонии ҷараёни тарбия ва таълим бо ҳаёт мебошад. Натиҷаи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ низ аз истифодаи усулҳои замонавии ба стандартҳои давлативу байналмилалӣ баробарбуда вобастагии комил дорад.

Бо мақсади он, ки дар таълиму тарбияи насли наврас ба муваффақиятҳои назаррас ва дилҳоҳ соҳиб гардем, усули мавриди истифода қарордодаи мо бояд фаъол ва ба тақозои замон ҷавобгу бошад.

Дар баробари омӯзиши дигар фанҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ омӯзиши фанни адабиёти тоҷик дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ нақши асосӣ дорад. Истифода намудани усулҳои

фаъоли таълим дар тадриси ин фан аз қабили: баҳсу мунозира, саволу чавоб, тафаккури интиқодӣ, дарахти андешаҳо, рӯзномаи дубаҳша, инсерт, синквейн, рӯзномаи себаҳша, кластер, саёҳат, даъвати мутахассис ба дарс, таҳқиқот, ҳамгироҳии фанҳо, лексия, викторина ва амсоли инҳо боиси натиҷабаҳш гардидан таълими ин фан мегардад.

Дар ин зербоби диссертатсия ташаккул баҳшидан хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим дар дарси адабиёти тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ баррасӣ карда мешавад.

Барои гузаронидани озмоиш муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, аз ҷумла муассисаҳои таълимии интихобшудаи филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ (ФДҶТИБКСМ) ва муассисаҳои ҳамрадиф интихоб гардида, дар давоми солҳои 2019 - 2023 таҳқиқот дар ин муассисаҳо анҷом дода шуд.

Барои гузаронидани озмоиш оид ба мавзуи таҳқиқотӣ мо вазифаҳои зерро дар наздамон гузоштем:

1. Воҳӯрӣ бо мудир ва мушовирони шуъбаҳои маориф, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ ва шинос намудани онҳо ба мақсадҳои кори таҳқиқотӣ, гузаронидани озмоиш ва таҷриба.

2. Мушоҳида ва банаоворгирӣ дарсҳо, чорабиниҳои беруназсинӣ.

3. Гузаронидани семинар дар мавзуи: «Дастовардҳо ва мушкилоти амалигардонии истифодаи осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсӯ тоҷик бо мақсади ташаккул додани хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллии хонандагони муассисаҳои таълимӣ».

4. Расонидани ёрии методӣ ба роҳбарони иттиҳодияи методӣ, роҳбарони кабинети (гӯшаи) методӣ оид ба баррасӣ намудани ин мавзӯъ дар ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ, кӯмак расонидан ба аъзоёни иттиҳодияи методӣ дар амалӣ намудани ин мақсадҳо.

5. Ба ёрии омӯзгорон таҳия намудани нақшаҳои намунавии дарсҳо барои раҳнамун сохтан дар истифодаи осори мутафаккирони асрҳои XI-и форсу тоҷик бо мақсади ташаккул додани хирад, сирати миллӣ, худшиносиву худогоҳии миллии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ. Истифодаи дурусти нақшаҳои дарсии яксоата, ки аз тарафи ментор бо ёрии омӯзгорон таҳия шуданд.

6. Навоварӣ дар дарс ва фаъолгардонии хонандагон.

7. Инъикоскуни дарсҳои гузашта, банақшагирии дарсҳои рӯзи оянда ба ёрии омӯзгорон. Таҳлили дарсҳои мушоҳидашудаи омӯзгорони адабиёти тоҷик, додани тавсияҳо барои беҳтар намудани сифати дарсҳо ва бартараф намудани норасоиҳои ҷойдошта.

8. Гузаронидани семинари дастурдӣӣ оид ба «Роҳҳои фаъолгардонии хонандагон дар дарс бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим», «Роҳҳои алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия ба ҳаёт».

9. Ширкат варзидан дар ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ ва ҷорабиниҳои беруназсинӣ, дар асоси нақшай муассисаи таълимӣ.

Мақсади асосӣ аз интиҳоб намудани филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ дар баробари муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба ҳайси объекти озмоиш ва таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар заминай ин филиал Барномаи «Робитаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ: соҳторҳои молиявӣ барои рушди соҳаҳои гуногун дар Тоҷикистон» дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, аз ҷумла, Фонди Тоҷикистонии Оғоҳон ва Оҷонсии Амрико оид ба рушди байналмилалӣ, дар 96-адад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ВМҚБ ва ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Ҳатлон, ки муассисаҳои такягоҳӣ ё интиҳобӣ номгузорӣ гардиданд, байни солҳои 2014 - 2019 амалӣ карда шуд.

Мақсади асосии ин барнома баланд бардоштани сифати таълим, тарбия ва дараҷаи донишандӯзии хонандагон, рушди салоҳиятҳои онҳо ба воситаи баргузории раванди такмили ихтисоси омӯзгорон бо

истифода аз технологияҳои мусири таълим, усулҳои фаъол ва ҳамфаъол, аз чумла, дурнамои алоқамандгардонии ҷараёни таълим бо ҳаёт, бо номи “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт - омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” ва дигар унсурҳои инноватсионӣ иборат буд, ки ба мавзуъ ва мақсади кори илмӣ - таҳқиқотии мо мувофиқ буд.

Аз ин лиҳоз, дар шаҳри Хоруг: муассисаҳои таҳсилоти умумии №2,5,7,9,13 ва Мактаби Президентӣ; ноҳияи Дарвоз: муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1,6,10; ноҳияи Ванҷ: №1,2,4,12,21; ноҳияи Рушон: №8,12,14,17,20,24,31; ноҳияи Шуғнон: №1,6,7,11,19,20,38; ноҳияи Ишкошим: №4,8,26; ноҳияи Роштқалъа: №8,12,18,31,35; ноҳияи Мурғоб: №6 ва 14 ба озмоиш ва таҷриба ҷалб карда шуданд ва дар ин муассисаҳо дар ҳамкорӣ бо шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон шароитҳои мусоид барои гузаронидани озмоиш муҳайё карда шуданд.

Дар баробари муассисаҳои такягоҳӣ муассисаҳои ҳамрадиф ба озмоиш фаро гирифта шуданд. Дар маҷмӯъ, ду навъи муассиса: муассисаҳои такягоҳӣ ва муассисаҳои ҳамрадифи онҳо мавриди озмоиш ва таҷрибагузаронӣ қарор дода шуданд.

Барои муайян намудани проблемаи мавҷуда дар ибтидои озмоиш ва таҷрибагузаронӣ пурсишҳо дар муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф гузаронида шуданд. Дар аввали ҳар соли хониш мушоҳидаҳо дар муассисаҳои номбурда гузаронида шуд. Барои муайян намудани дониши хонандагон аз фанни адабиёти тоҷик оид ба осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва нақши ин дарсҳо дар тарбияи насли наврас, аз чумла ташаккули сирати миллӣ, санчишҳо дар аввали соли хониш бо роҳи пур кардани пурсишномаҳо (анкетҳо) ва корҳои хаттӣ гузаронида шуданд. Қайд кардан муҳим аст, ки ин санчишҳо дар синфҳои 8 ва 9-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ гузаронида шуданд, зоро осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар дарсҳои адабиёти тоҷик дар ин синфҳо омӯхта мешавад.

Пурсишномаҳо, корҳои хаттӣ ва вақти гузаронидани онҳо дар ҳамаи муассисаҳо, такягоҳӣ ва ҳамрадиф яксон буд. Натиҷаи корҳои хаттӣ дар асоси баҳои 4-бала: 5 - аъло, 4 - хуб, 3 – қаноатбахш ва 2 – гайриқаноатбахш баҳогузорӣ шуданд.

Дар раванди санчиш мо натиҷаҳои дар ҷадвали №1 омадаро ба даст овардем.

Ҷадвали №1

Натиҷаи арзёбии дониши хонандагон дар муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф дар синфҳои 8

Синфҳо	Соли таҳсили 2018 - 2020			
	аъло. бо %	хуб. бо %	кӯб. бо %	ғайри кӯб .бо %
8^a (т)	-	23,3	35,8	40,9
8 ^a (ҳ)	-	23,5	35,6	40,9
8^b (т)	-	23,6	34,9	41,5
8 ^b (ҳ)	-	23,6	36,3	40,1
Шумораи хонандагон 42 нафар				

Ҷадвали №2

Натиҷаи арзёбии дониши хонандагон дар муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф дар синфҳои 9

Синфҳо	Соли таҳсили 2018 - 2020			
	аъло. бо %	хуб. бо %	кӯб. бо %	Ғайри кӯб .бо %
9^a (т)	-	24,4	35,1	40,5
9 ^a (ҳ)	-	23,4	35,8	40,8
9^b (т)	-	22,6	35,8	41,6
9 ^b (ҳ)	-	23,8	36,1	40,1
Шумораи хонандагон 42 нафар				

Дар асоси таҳлили ин ҷадвалҳо шоҳиди ҳол гардиDEM, ки ягон хонандай синфҳои 8 ва 9 дар вақти санчиш баҳои 5 (аъло) -ро соҳиб нагардид. Нишондоди баҳои 4 (хуб) аз 3 (қанотбахш) пасттар ва нишондоди баҳои 3 (ғайриқаноатбахш) аз 3 (қанотбахш) ва 4 (хуб) баландтар аст. Ин таҳқиқот сабит намуд, ки дар байнин муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф фарқият мавҷуд нест.

Барои муайян намудани роҳҳои амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои зикргардида оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мо мақсадҳои зайлро дар наздамон гузоштем:

1. Таҳлили системаи кори омӯзгорони адабиёти тоҷики синфҳои 8-9-и муассисаҳои интихобшуда ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, рушди салоҳиятҳои хонандагон равонашуда, истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарс бо истифода аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон, такмили ахлоқи ҳамидаи онҳо, мусоидат намудан ба хонандагон дар муайян намудани мақоми хеш дар ҷомеа баъд аз ҳатми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.

2. Расонидани ёрии методӣ (менторинг) ба омӯзгорон дар такмил баҳшидани сирати миллии хонандагон. Такмили маҳорати касбӣ ва шавқманд намудани омӯзгорону хонандагон дар истифода бурдани усулҳои фаъол ва замонавии таълим дар тадриси фанни адабиёти тоҷик, истифодаи ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар тарбияи насли навраси муассисаҳои таълимии Тоҷикистон.

3. Бо роҳҳои омӯзиши ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик шинос намудани омӯзгорон ба алоқаманд намудани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт ва амалӣ намудани назария дар ҳаёти ҳаррӯза.

Бо мақсади натиҷаи дилҳоҳ додани таҷрибагузаронӣ дар солҳои таҳсили 2019-2020 дар муассисаҳои таълимии интихобии шаҳру ноҳияҳои

ВМКБ ҳамасола ба омӯзгорону роҳбарони иттиҳодияи методии фанни адабиёти тоҷик зиёда аз 4 бор ёрии амалии методӣ расонида шуд.

Дар раванди расонидани ёрии методӣ дар ҳар маротиба ба директорони муассисаҳои таълимӣ воҳӯрӣ доир гардида, оид ба мақсади иштирок дар дарсҳои омӯзгорон, воҳурӣ ва ташкили нишаст бо онҳо, натиҷаҳои сафарҳои пеш пурра маълумот дода шуд, Сипас сухбат бо колективи педагогӣ доир гардида, иштирок дар дарсҳои омӯзгорон ба роҳ монда шуд. Дар муассисаҳои таълимӣ ба роҳбарони иттиҳодияи методии фанни адабиёти тоҷик, роҳбарони гӯшай методӣ ва омӯзгорон роҷеъ ба амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ва тақвият бахшидани ахлоқи ҳамидаи хонандагон ёрии амалии методӣ расонида шуд.

Дар асоси ёддошт ба дарсҳои омӯзгорон ширкат варзиdem. Барои боз ҳам асоснок намудани кори таҳқиқотӣ лаҳзаҳо аз дарсҳои аксаияти омӯзгорон, ки ба мавзуи таҳқиқотии мо алоқаманд буданд, ба навор гирифта шуда, дар дasti мо қарор доранд. Баъд аз мушоҳидаи дарсҳо ба омӯзгорон дарси онҳо таҳлил гардида, барои равнақ бахшидани фаъолият тавсияҳо дода шуданд. Ба роҳбарони иттиҳодияи методӣ дар самтҳои лозимӣ ёрии методӣ расонида шуда, ба онҳо тавсия дода шуд, ки мавзуи фавқуззикро дар ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ низ баррасӣ намоянд. Ин натиҷаҳои ҷандинсола таҳлил карда шуда, дар рисола ҷой дода шуданд.

Таҷрибаҳо собит намуданд, ки барои беҳтар ба роҳ мондани тадрис ва рушди адабиёти тоҷик истифодаи усулҳои фаъоли таълим бо мақсади рушди салоҳиятҳои хонандагон, минҷумла ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ муҳим аст. Гузаронидани озмоиш ва таҷрибаҳо дар муассисаҳои таълимӣ муайян соҳт, ки яке аз усулҳои беҳтарини ҳамкории омӯзгору хонанда, хонанда-хонанда, хонанда-омӯзгор усули “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт-омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” мебошад, ки аз тарафи ФДҶТИБКСМ дар

ВМКБ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз чумла, Фонди Тоҷикистонии Оғоҳон ва Оҷонсии Амрико оид ба рушд байни солҳои 2014 - 2019 роҳандозӣ шуд ва соли 2020 натиҷаи ин барнома мавриди арзёбӣ ва натиҷагирии умумии сарпастони барнома ва масъулини филиал қарор дода шуд. Натиҷаҳои умумии мониторинг низ дар ин зербоби диссертатсия мавриди истифода қарор дода шуданд. Ин барнома ё усул аз 5 стратегияи асосӣ: “Саёҳат”, “Даъвати мутахассис ба дарс”, “Таҳқиқот”, “Ҳамгироҳии фанҳо” (ташкили алоқамандӣ дар таълими фанҳо) ва “Чорабиниҳои беруназсинӣ” иборат мебошад ва дар ин зербоб оид ба роҳҳои амалигардонии ин усул дар таълимдиҳии фанни адабиёти тоҷик бо мақсади тақвият баҳшидани омӯзиши осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар муассисаҳои таълимии ВМКБ муҳтасаран изҳори назар менамоем.

Баъд аз ҷорӣ намудани усули номбурда дар муассисаҳои таълимии такягоҳӣ курсу семинарҳои маҳсус дар мавзуъҳои муҳталиф роҷеъ ба амалигардонии ин усул ба маъмурияти муассисаҳо, омӯзгорон, роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ гузаронида шуда, дар асоси нақша ба онҳо соле 2 - 3 маротиба ёрии методӣ дар маҳалҳо расонида шуд ва банда низ ба ин барнома шомил буд. Дар рафти расонидани ёрии методӣ ба омӯзгорони адабиёти тоҷик дарсҳои зиёди онҳо мушоҳида гардида, барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани амалигардонии мақсадҳо тавсияҳо дода шуданд. Аз рафти мушоҳидаи дарсҳо аён гардид, ки зиёда аз 89% омӯзгорони фанҳои номбурда аз ин усул истифода бурда, бо ин роҳ шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши адабиёти тоҷик, баҳусус, осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик тақвият баҳшида, натиҷаҳои назаррасро ба даст овардаанд. Ба қабили омӯзгороне, ки дар амалигардонии ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт дар давоми гузаронидани таҳқиқот, озмоиш ва фаъолияти барнома ва то қунун пешравиҳои хуб нишон доданд ва дода истодаанд, метавон ин омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоятро ном бурд: шаҳри Хоруғ: Амоншоева Насима №7, Гулдарбогоғова Чилла, Замирова

Мавлуда №5, Шоинбекова Гулноро, Давлатназарова Ҳабиба, Зайдуллоева Гулсара- Мактаби Президентӣ, Хушназарова Анцир –№9,— Дустмамадова Гулнисо, Мирзошоева Аслинисо №2; ноҳияи Дарвоз: Наҷмиддинов Назридин, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, Даврони Баҳриддин №10, Зиёфатова Саида №6, Розикова Малоҳат №1; ноҳияи Ванҷ: Бошиева Ҳаво, Қамарова Шаъмигул, Шамъигули Пирмамад №4, Раҷаббов Шамшод №12, Бобониёзова Гулафзо №2, Ҳусейнов Файзиддин №21, Шошаева Лола №1; ноҳияи Рӯшон: Мабатшоева Аслия №14, Алиназарова Аъло №20, Ҳукуматшоев Зиннатшо №31, Чоршанбиева Лайло, Ашуррова Дирабо-мактаб-интернати чумхурияйӣ, Раҳимов Раҳим №12, Навruzova Xosiyat №24, Фарибмамадова Мехрафрӯз №8, Алиназарова Зарангез №17, Худододова Ҳабиба №8; ноҳияи Шуғнон: Ошурмамадова Азалбегим, Шомусаламова Нозумо №20, Саидбекова Надима, Парвонаев Зарифбек №1, Муминшоева Давлатгул №6, Чоршанбиева Ҳубсултон №7, Мухторов Марватшо №38, Шодмонова Сабоҳат, Давлатназарова Соро №1, Шодмонбекова Тахмина №11, Мирзоева Мавлуда №19; ноҳияи Ишкошим: Мирзоева Фирзуза, Ҳоникова Зумрад №8, Некбахтшоев Абдуллоҷон, Саидзафарова Гулнора №4, Бодурбекова Гулбарг №26; ноҳияи Роштқалъа: Манзаршоева Насиба, Саиданбиёев Голибҷон №18, Фиёсов Саида, Назаралиева Давлатмо №12, Ҳайдарова Зухро, Ғуломиддина Манзура №8, Саидиброимов Далер, Олифтаева Нуқра №31, Давлатов Мамадсаид, Мавлододов Фозил №35: ва ноҳияи Мурғоб: Эгемқулов Туратбек, Зуҳуршоҳзода Ҳурсанд, Бошаева Сабзина №6, Аноятшоева Майсара, Асматбекова Ҳаётбегим №14.

Бояд тазаккур дод, ки дар як кори таҳқиқотӣ наметавон ному насаб ва фаъолияти қулли омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷики муассисаҳои таълимии ВМҚБ-ро қайд намуд, вале такияи асосӣ ба он омӯзгороне карда шуд, ки дар як сол зиёда аз 8 - 10-тогӣ дарси онҳо аз тарафи муҳаққиқ мушоҳида карда шуд. Барои овардани мисолҳо аз таҷрибаи ҳар як омӯзгор якчанд кори дигари илмӣ-таҳқиқотиро анҷом додан пеш

меояд, аммо барои тақвият бахшидани фикру ақидаҳои хеш танҳо фаъолияти 2-3 нафар омӯзгорро аз ҳар як ноҳияи вилоят ва шаҳри Хоруғ мисол меoram.

Амалигардонии усули Саёҳат дар дарси омӯзгорони муассисаҳои таълимии вилоят мақсаднок роҳандозӣ карда шудааст. Моҳи марта соли 2018 дар асоси нақша ба муассисаҳои такягоҳии ноҳияи Роштқалъа, бо мақсади расонидани ёрии методӣ ба омӯзгорон, сафар ба вуқӯъ пайваст. Дар ин сафар мушоҳида гардид, ки амалигардонии стратегияҳои “Амалигардонии ҷараёни таълим бо ҳаёт - омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” дар муассисаҳои такягоҳии рақами 8, 12, 18, 31 ва 35-и ноҳияи зикргардида ба тариқи фаъол роҳандозӣ карда шудааст. Масалан, дар рӯзи сафари хизматӣ дар муассисаи таълимии рақами 8 шоҳиди ҳол гардиDEM, ки дар дарси адабиёти тоҷик-омӯзгор Ҳайдарова Зухро хонандагони синфи 8-ро ба саёҳат ба деҳаи Хидорчев ба осорхонаи Шоири ҳалқии Тоҷикистон Ширин Бунёд, ки дар наздикии муассисаи таълимӣ ҷойгир аст, баровард. Мавзуи дарс “Андешаҳои тарбиявӣ - ахлоқии Носири Ҳусрав” буд. Ин дарс-саёҳат бо усули замонавӣ гузаронида шуда, ба пуррагӣ ба рушди салоҳиятҳои хонандагон, ташаккули сирати миллӣ нигаронида шуда буд. Маълум аст, ки аксаран хонандагон ва ҳатто қулли сокинон ба омӯзиш ва таҳқиқи муҳити зодгоҳи худ кам диққат медиҳанд, зоро ҳар рӯз дар ҳамон як муҳит зиндагӣ, кору фаъолият, омаду рафт доранд ва тамошои он гӯё, ки дигар акоиб нест ва ҳатто дилгиркунанда ҳам буда бошад. Аммо омӯзгор Ҳайдарова З. дар макони саёҳат хонандагонро ба анҷом додани фаъолиятҳои шавқовар ҷалб намуд, ки чунин буданд:

- Тасаввур кунед, ки шумо сайёҳонед ва ба ин осорхона бори аввал омадаед ва аз ин нигоҳ ба осорхонаи устод Ширин Бунёд назар андозед.
- Сафарҳои Носири Ҳусравро аз дарсҳои пеш ба ёд оред ва кӯшиш кунед, ки монанди ин мутафаккир ва сайёҳ ба мушоҳида пардозед.

- Китоби дилҳоҳи шоир Ширин Бунёдро, ки дар китобхонаи ин осорхона маҳфузанд, варактардон намуда, шеър ё газали дилҳоҳро интихоб намоед ва ақидаҳои навтарино оид ба андешаҳои ахлоқии шоир баён намоед.

- Ақидаҳои ахлоқии Носири Хусравро дар ҳамбастагӣ бо ақидаҳои тарбиявӣ – ахлоқии Ширин Бунёд дар тақвият бахшидани ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ, баррасӣ намоед.

Хонандагон бо шавқи тамом ба саёҳат машғул гардида, аввал супоришҳоро фардӣ, пас дукаса ва баъд гурӯҳӣ ичро намуданд. Омӯзгор ёрдамчии фаъоли онҳо гардида, ба хонандагон ҳамкорӣ намуд. Хонандагон борикбинона дар бораи осорхона маълумотҳои навтарино ба даст оварданд.

Дар вақти инъикоси ин дарс хонандагон баён намуданд, ки мо ҳақиқатан дар бораи чунин мавзуи мубрам боре фикр накарда будем ва анҷом додани таҳқиқотро фикр накарда будем. Имрӯз алоқамандии дарсро бо ҳаёт мушоҳида намудем ва андешаҳои ахлоқии ду шахси донишманд ва олимро муқоиса ва таҳлил намудем ва ба ҳулоса омадем, ки дар ин мавзуъ таҳқиқтро идома дода, корҳои хурди илмиро анҷом дихем.

Дар ҷамъбасти дарс, бо такя ба пешниҳоди худи хонандагон, омӯзгор ба онҳо вазифа супорид, ки оид ба ақидаҳои Ширин Бунёд дар бораи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар ҳамбастагӣ бо ақидаҳои педагогии Носири Хусрав таҳқиқоти хурди илмиро дар шакли реферат, буклет, презинтатсия ва амсоли инҳо анҷом диханд. Барои анҷом додани ин таҳқиқот барои хонандагон 15-рӯз муҳлат муқаррар карда шуд. Аз мушоҳидаи дарс аён гардид, ки дар ин дарс ду усули фаъоли таълим, усули саёҳат ва таҳқиқот амалӣ карда шуданд.

Мушоҳида сабит намуд, ки дар ин дарси адабиёти тоҷик алоқаманд намудани таълиму тарбия бо ҳаёт пурра мушоҳида гардид. Дар рафти муқоисаи ақидаҳои ахлоқии мутафаккир Носири Хусрав бо ақидаҳои

тарбиявии Ширин Бунёд хонандагон дар чамъабаст ва хулосаи мавзӯй чунин ақидаҳоро баён намуданд, ки дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ нақши асосӣ доранд:

- ҳар ду шахси донишманд Носири Хусрав ва Ширин Бунёд тарбияи ахлоқиро дар мадҳи аввал гузошта, бо такя ба таҷрибаи рӯзгор дар руҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия намудани насли наврасро вазифаи аввалиндараҷаи муассисаи таълимӣ, падару модар ва аҳли ҷомеа медонанд;

- инсон ҳақиқатан аз рафтори хуб ва ахлоқи намунавӣ, ки дар сирати миллии ҳалқи тоҷик ҷойгоҳи асосӣ дорад, мартабаи баландро қасб мекунад ва дар ин бора ҳаёт ва рӯзгори Носири Хусрав ва Ширин Бунёд мисоли хуб аст;

- пайваста ба китобхонӣ машғул шудан ва дониши баланд қасб кардани Носири Хусрав, саёҳат ба мамлакатҳои мухталифи дунё, шинос гардидан ба зисту зиндагии мардум, омӯхтани таҷрибаи рӯзгор мӯҳаббати ӯро ба донишомӯзӣ ва ҳалқу мидлат, худшиносиву ҳудогоҳии миллӣ дучанд зиёд намуд ва ӯ ба ин мартаба расида тавонист. Пас мо насли наврасро низ муҳим аст, ки аз осору рафтори ин бузургон пайравӣ намоем.

Дар ҳуди ҳамин сафар дар муассисаи таълимии рақами 18-и ноҳияи Роштқалъа низ таҷрибагузаронӣ мавриди амал қарор дода шуд. Ҷанд соат дарси омӯзгор Манзаршоева Насиба (ғолиби озмуни вилоятии “Омӯзгори соли 2018”) мушоҳида карда шуданд. Омӯзгор хонандагони синфи 9 -ро дар дарси адабиёти тоҷик ба саҳаёт баровард. Мавзуи дарс иншои тасвирий дар мавзуи “Дирӯз, имрӯз ва фардои дехai мo” буд. Омӯзгор Насиба хонандагонро ба табобатхонаи навсохтаи дехai Даштак бурд. Ин дарс барои хонандагон ниҳоят хотирмон буд. Аввалаш новобаста аз он, ки ин табобатхона дар дехai ҳамсояи онҳо соҳта шудааст, хонандагон боре ҳам аз наздик ӯро тамошо накарда, ба дохили он низ ворид нашудаанд. Баъдан хонандагон ба кори табибону ҳамшираҳои шавқат аз наздик шиносойӣ надоштанд. Ва муҳимаш боз ин

аст, ки дар ин табобатхона беморони гирифтори касалиҳои руҳӣ табобат мегирифтанд ва бисёр ҷанбаҳои ташаккули арзишҳои миллӣ дар фаъолияти кории духтурон, ҳамшираҳои шавқат ва дигар кормандони беморхона боиси омӯхтан мебошанд. Муносибати хуб намудан ба беморон, нишон додани масъулият ва маданияти баланди қасбӣ, шинохти қадри инсон, дикқати асосӣ додан ба тозагиву саломатии маризон ва амсоли инҳо аз ҷумлаи қистматҳои арзишҳои миллӣ мебошанд. Аз ин рӯ, анҷом додани саёҳат ба табобатхонаи номбурда дар асоси мувофиқаи маъмурияти муассисаи таълимӣ бо раҳбарияти табобатхона сурат гирифт. Хонандагон шоҳиди он гардиданд, ки табобатхона то чи андоза дилкаш, замонавӣ сохта шуда, тамоми шароитҳо муҳайё мебошанд. Инчунин онҳо аз наздик ба кори табиону ҳамшираҳои шавқат шиносой пайдо намуда, муносибати хуби онҳо бо беморон-расми хуби тоҷикон, аёдати беморон ва амсоли инҳоро бо ҷашми худ диданд, онҳо ба кормандони духтурони табобатхона саволу ҷавоб ташкил намуданд ва дорои таҷрибаи нав, ҷой доштани анъанаҳои пурарзиши миллӣ дар байни тоҷикони Бадаҳшон, аз ҷумла бо меҳру шавқат муроқибат намудан аз беморон, масъулиятшинос будан дар кор, дасти мадад дароз намудан ба дармондагон, дикқат додан ба гигиена ва зебопарастӣ гардиданд. Бо маризоне, ки вазъи саломатиашон нисбатан беҳтар буд, аз тарафи хонандагон сухбатҳо доир карда шуданд. Дар рафти сухбат бори дигар исбот гардид, ки анъанаи неки шинохти қадри инсон дар байни мардуми мо ҷойгоҳи маҳсус дошта, ин анъана бояд идома ёбад.

Дар баробари ин фаъолият хонандагон табиати зебои гирду атрофи табобатхонаро бо шавқ тамошо намуда, нақшай навиштани иншои тасвириро тартиб доданд. Хонандагон дар охири дарс вазифа гирифтанд, ки дар хона иншои тасвирии реалиӣ, нақл ё ҳикояро дар асоси таассуроти худ аз ин саёҳат вобаста ба манзараи зебои ин макон, анъанаҳову арзишҳои миллӣ ва ғояҳои ватандӯстӣ нависанд.

Рӯзи дигар такроран дар дарси адабиёти тоҷик дар синфи 9, омӯзгор, Манзаршоева Насиба ширкат варзидаам ва хонандагон иншоҳои худро бо ҳамсинфони худ қисмат намуданд. Пеш аз ин ҳам хонандагон назариявӣ дар мавзуи “Деҳаи мо” иншо навиштаанд. Акнун дар ин дарс онҳо иншоҳои пешро бо иншоҳои нав муқоиса намуда, худ ба хулоса омаданд, ки кори амалӣ дар рушди салоҳиятҳои онҳо нақши асосӣ дорад. Таассуроти хонандагон аз ин дарс бисёр баланд буд ва онҳо тасмим гирифтанд, ки дар ин мавзуъ таҳқиқотҳои хурди илмиро анҷом дидҳанд. Омӯзгор дар ҳамкорӣ бо хонандагон иншоҳои онҳоро баҳогузорӣ намуд. Натиҷабаҳаш ва мақсаднок ин аст, ки тасвири табиат, арзишҳои миллии дар рафти саёҳат мушоҳиданамударо хонандагон дар ҳамбастагӣ бо осори мутафаккирони асрҳои X–XI дар иншоҳои хеш ва корҳои таҳқиқотӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд.

Истифодаи чунин усул салоҳиятҳои мушоҳидакунӣ, таҳлилкунӣ, гузаронидани таҳқиқот, гӯшкунӣ, хондан, навиштан ва муоширати хонандагонро ташаккул мебаҳшад. Ҳамзамон хонандагон дар руҳияи дӯст доштани муҳити зист, деҳа ва дар маҷмӯъ, дӯст доштани Ватан ва муҳофизат намудани он, ки яке аз вижагиҳои арзишҳои миллӣ, хирадмандӣ ва сирати миллӣ мебошад, тарбия мейбанд.

Дарс-саёҳат дар ташаккули фикрронии хонандагон, фаъолгардонии фаъолияти онҳо, ташаккули хирад ва арзишҳои миллӣ вобаста ба мавзуи дарс нақши асосӣ дорад. Вобаста ба ин лаҳзаҳои хотирмону фаромӯшнашаванда аз дарсҳои омӯзгорон вобаста ба истифодаи усули саёҳат зиёданд. 11-уми майи соли 2018 бо мақсади анҷом додани таҳқиқот ва бо ин мақсад расонидани кӯмаки методӣ ба омӯзгорон ба МТМУ-ии №31, деҳаи Занудчи ноҳияи Роштқалъа раҳсипор шудем. Ба саҳни ин муассиса расида будем, ки хонандагони синфи 9 саф ороста, китобу дафтар ва асбобҳои аёнӣ дар даст доштанд. Мо ба пеши онҳо наздик шудем, ки омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик Саидиброимов Далер ҳамроҳи онҳо буд ва хонандагонро ба тамошои Чашмаи Мирасан, ки дар масофаи на он қадар дур аз бинои муассиса

воқеъ буд, ба саёҳат баровард. Дар мувофиқа бо директори муассиса ва омӯзгори дарсдиҳанда бо омӯзгор ва хонандагон ба тамошои чашма рафтем ва ҳамзамон ин дарсро мавриди мушоҳида қарор додем. Омӯзгор ба хонандагон супориш дод, ки озодона ба тамошои чашма машғул гарданд, аз оби мусаффи он нӯш кунанд, аз тамошои муҳити дилчасп ҳаловат баранд, гиёҳҳои шифобахши гирду атрофи онро низ бо диққат тамошо карда, ҷойҳои асосиро ба худ қайд намоянд. Чунин назар ба муқаддасоти маҳал илҳоми ҳар қасро меорад ва ба эҷоди шеъру мақола раҳнамун месозад. Омӯзгор ба шогирдон фахмонда дод, ки агар саволҳо пайдо шаванд метавонанд озодона аз омӯзгор ё ҳамсинфони худ суол кунанд. Пас муаллим хонандагонро ба баҳсу мунозира ҷалб намуд. Дарс бисёр шавқовар гузашт. Хонандагон дар саҳро низ ба гурӯҳҳо ҷудо шуда, баҳсу мунозира намуданд, расмҳои манзараро кашида, оид ба чашмаи Мирасан саволу ҷавоб ташкил карданд, нақли муҳтасар навиштанд. Дар навиштани корҳои хаттӣ бо супориши омӯзгор хонандагон аз ақидаҳои ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI ва анъанаҳои миллӣ мисолҳоро оварда, таҳлил намуданд. Пас омӯзгор дарсро дар саҳни чашма ҷамъбаст ва баҳогузорӣ намуд ва ба хонандагон чунин супоришҳои хонагӣ дод:

1. Дар хона вобаста ба ҷизҳои мушоҳидакардаи худ, бо истифода аз таассуроти саёҳат ҷадвали ММД (медонам, меҳоҳам донам, донистам)-ро пур кунанд:

Медонам	Меҳоҳам донам	Донистам
Чиро пешакӣ оид ба ин чашма медонистед?	Кадом савол ва нофаҳмӣ пайдо шуд, ки шумо онро донистан меҳоҳед?	Чӣ ҷизи навро дар ин дарс аз худ кардед?

2. Дар бораи чашмаи Мирасан, зебогии табиат, таассуроти саёҳат шеър ё ҳикоя эҷод кунед, ривоят, эссе, нақли муҳтасар нависед. Интихоби иҷрои фаъолият ихтёрист. Мо ин супоришҳоро пайгирий намуда, рӯзи дигар корҳои иҷроқардаи хонандагонро аз назар

гузаронидем. Ҷадвали ММД -ро ҳама пур карда, корҳои гуногуни эҷодиро анҷом додаанд.

Дар ин дарс амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI –и форсу тоҷик оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, ба монанди огоҳ будан аз манбаҳои захиравии табиати атроф, ҳифзи муқаддасоти Ватан, эҳтиром гузоштан ба манбаҳои табиӣ ва амсоли инҳо пурра назаррас гардид. Дарси омӯзгор Саидиброимов Далер ба он нигаронида шуд, ки об манбаи бебаҳои табиат аст ва бе он ҳаёт дар рӯи замин вучуд доштан наметавонад ва ин дар ҳақиқат ҷараёни тарбия ва таълимро ба ҳаёти воқеӣ алоқаманд намуд. Дарси Саидиброимов Д. дар ташаккули тарбияи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ нақши асосӣ дошта, дар амалигардонии дастуру супоршҳои Пешвои миллат низ қадами устувор аст. Ёдовар мешавем, ки 21-уми декабри соли 2021 дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз дошт: “Дар давоми чанд даҳсолаи охир дар кишвари мо қариб сяеки ҳаҷми умумии пиряҳҳо аз байн рафт, ки зиёда аз 60 фоизи захираҳои оби минтиқаи Осиёи Миёна аз он ташкил карда мешавад. Бо дарназардошти ин кишвари мо дар якҷоягӣ бо шарикони байналмилалии худ барои эълони соли 2025 Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо, таҷлил намудани рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи пиряҳҳо ва таъсиси Хазинаи байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо саъӣ дорад” [Паём 2021].

Таҳлили ин дарс алоқамандии ҷараёни таълиму тарбияро ба ҳаёт пурра инъикос намуд. Аз таҳлилҳои боло собит мегардад, ки дарси омӯзгор алоқамандии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ба суханрониҳои Пешвои миллат дар бораи ҳифзи бойигариҳои табиат, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, тасвири реалии маҳал, тақвияти ватандӯстӣ ва монанди инҳоро таъмин намуд.

Мушоҳида ва таҳлили дарс, сӯҳбатҳои фардиву гурӯҳӣ бо хонандагону омӯзгор аён соҳт, ки ин дарс дар ташаккуди фикрронии

онҳо, ки бевосита ба ташаккули хирад алоқаманд аст, нақши асосӣ дорад. Дар навиштани иншо, нақлу ҳикоя, эҷоди шеър хонандагон мисолҳоро аз осори мутафаккирони болозикр оварда, ба анъанаҳои мардумӣ: арҷ гузоштан ба ёдгориҳои таърихӣ, тоза нигоҳ доштани маҳал, анҷом додани сухбатҳо бо кӯҳансолони деҳа оид ба ин чашма алоқаманд намуданд. Аз шиносой бо корҳои хонандагон дарёфтем, ки мазмун ва муҳтавои корҳои хаттии хонандагон ба ташаккули сирати миллӣ нигаронида шудааст.

Даст доштан ба пешбуруди корҳои таҳқиқотӣ, маҳсусан анҷом додани корҳои таҳқиқотии хурд аз тарафи худи хонандагон дар ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ нақши бориз дорад. Дар муассисаҳои таҷрибавӣ, баҳусус муассисаҳои такягоҳии **ФДҶТИБКСМ** дар ВМҚБ шоҳиди ҳол гардиDEM, ки омӯзгорону хонандагон дар анҷом додани корҳои хурди таҳқиқотӣ бо истифода аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, анъанаҳои миллӣ фаъол мебошанд. Дар ин ҷо метавон аз таҷрибаи педагогии Ашуроғӣ Дилрабо, омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики муассисаи давлатии мактаб-интернати ҷумҳурияйӣ дар ноҳияи Рӯшон мисол овард. Гузаронидани таҳқиқот дар дарсҳои номбурда ва ҷорабиниҳои беруназсинӣ пешаи ин омӯзгори ҷавон буда, ӯ дар ин самт таҷрибаҳои лозимиро ғун кардааст. Моҳи ноябрри соли 2019 дар асоси нақшай солонаи **ФДҶТИБКСМ** дар ВМҚБ барои омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёти тоҷик дар ноҳияи Рӯшон курси 12-рӯза доир карда шуд. Ба ҳайси мутахассис гузаронидани ин курс ба зимаи ман вогузор карда шуда буд. Ҳамарӯза аз соати 8⁰⁰ машгулиятҳои курс оғоз гардида, дар асоси ҷадвал то соати 15⁰⁰ давом мекарданд. Баъд аз гузаронидани машгулиятҳои курс ҳаррӯза, шиносой ба кору фаъолияти Ашуроғӣ Д. ва мушоҳидаи дарсҳои ин омӯзгор, ки дар бости 2-юм мегузаштанд, ба роҳ монда шуд. Шогирдони омӯзгор дар ҳамкорӣ ва кӯмаки ӯ дар мавзуъҳои зиёди барномаи таълимӣ таҳқиқотҳои хурди илмиро анҷом додаанд. Аз ҷумла, дар синфҳои 8 ва 9 хонандагон дар раванди омӯзиши ҳаёт ва

фаъолияти мутафаккирони асрҳои X-XI дар мавзӯҳои “Фирдавсӣ ва гояҳои ватандӯстӣ”, “Парҳез аз он шакар, ки бо заҳр омехт”, “Зи омӯзанде маънӣ фаро гир”, “Мо пайравони шоирони классик”, “То ҷаҳон буд аз сари одам фароз”, “Тараннуми арзишҳои миллӣ дар оинҳои Наврӯзӣ”, “Наврӯз сарчашмаи иттиҳоду иттифоқ” ва амсоли инҳо таҳқиқотҳои хурди илмиро анҷом додаанд. Ин таҳқиқотҳои хурди илмӣ ба шакли реферат, буклет, слайдҳо, расмҳо ва дискҳо ҷамъоварӣ гардида, дар файлҳо ҷой дода шудаанд. Масалан, шогирдони ин омӯзгор дар синфи 9 аз фанни адабиёти тоҷик дар мавзуи “Парҳез аз он шакар, ки бо заҳр омехт” дар ҳамкорӣ ва қӯмаки омӯзгор таҳқиқотҳои асоснокро анҷом додаанд. Онҳо ин мавзӯъро, ки аз рубоии Абуалӣ ибни Сино гирифта шудааст, ба зербобҳо ҷудо намуда мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Онҳо аз адабиёти илмиву бадеӣ, шабакаҳои интернетӣ, фильмҳо маводҳои зиёдро ҷамъоварӣ намуда, бо қуҳансолони ноҳия низ суҳбатҳо доир намудаанд. Ҳонандагон аввал фардӣ, пас дукаса ва баъдан гурӯҳӣ оид ба мавзӯҷаҳои “Нашъамандӣ – заҳре, ки бо шакар омехта шудааст”, “Беодобӣ балои ҷон аст”, “Аз одамони қаҷрафтор набояд пайравӣ намуд”, “Дӯстамро аз бeroҳагӣ ҳалос намудам”, “Мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба ҳудшиносӣ”, “Мо пайравони ниёғон”, “Соҳибистиклолии Тоҷикистон ва эҳёи анъанаҳои миллӣ” таҳқиқотҳоро анҷом додаанд. Маводҳои ҷамъкардаи ҳонандагон асоснок буда, ба шакли китобчаҳои хурд ва буклетҳо таҳия шудаанд. Ин дастовардҳо боиси он гардиданд, ки соли 2019 дар озмуни вилоятии “Таҷрибаи беҳтарин дар самти истифодаи усулҳои фаъоли таълим” (таҳқиқотҳои анҷомдодашуда), ки дар филиали Донишкада дар ВМҚБ гузаронида шуд, омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики МТМУ-ии № 12-и ноҳияи Роштқалъа Назаралиева Давлатмо сазовори ҷои 1 ва Ашурова Дилрабо-омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷики мактаб-интернати ҷумҳурияйӣ дар ноҳияи Рушон соҳиби ҷои 2-юм гардид. Ҳар ду омӯзгор аз муассисаҳои такягоҳии филилаи ДҶТИБКСМ дар ВМҚБ буда, дар пешрафти кори онҳо истифодаи усулҳои фаъоли таълим, ки дар курсҳои

такмили ихтисос дар филиали номбурда омӯхтаанд, нақши асосӣ дорад. Тазаккур додан ба маврид аст, ки Назаралиева Д. дар мавзуи “Усулҳои фаъоли тадриси ғояҳои ахлоқӣ ва ватандӯстии Фирдавсӣ дар синфи 9 бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим” ва Ашуррова Д. дар мавзуи “Сино ва рушди арзишҳои миллӣ ва ахлоқӣ” баромад намуда, аз таҷриба оид ба ташаккули сирати миллии хонандагони синфҳои 8 ва 9-и муассисаҳои таълимии вилоят мисолҳои асоснок оварданд.

Чунин натиҷаҳо дар фаъолияти кории сарвар ва омӯзгори ин муассиса Чоршанбиева Лайло низ баръало назаррас аст. Чоршанбиева Л. хонанандагонро ба корҳои таҳқиқотӣ аз фанҳои забон ва адабиёти тоҷик дар мавзӯъҳои муҳталиф ҷалб намуда, натиҷаҳои таҳқиқот дар муассиса маҳфуз гардидаанд. Дастури методии номбурдаро дар мавзуи «Шаклҳои кор бо мутахассисони ҷавон дар ташаккули тарбияи ахлоқӣ ва маънавии хонандагон» метавон ба унвони мисол овард. Мақсаднокии корро дар он маънидод метавон намуд, ки мавзуъ пурра ба маъмурияти муассиса ва омӯзгорони соҳибтаҷриба мутаалиқ аст ва роҳҳои фаъоли ташаккули хирад ва сирати миллиро дар ин дасттур нишон додааст. Чоршанбиева Л. ба ин таҳқиқот шакли навро бахшидааст. Ӯ хонандагони синфи 8 ва 9-ро ба таҳқиқот ҷалб намуда ба онҳо супориш додааст, ки барои пешрафти сифати таълиму тарбия, аз ҷумла ташаккули сирати миллӣ онҳо бо қадом роҳҳо ба омӯзгорони навкор, ҳамчун хонандай фаъол ҳамкорӣ ва ёрӣ менамоянд. Инчунин худи хонандагонро низ ба ду гурӯҳ: ба ҳайси омӯзгорони навкор ва омӯзгорони собиқадор ҷудо намудааст. Онҳо дар ин самт маводҳоро ҷамъ намуда, дар дарсҳо ва ҷорабинҳои беруназсинфӣ нақшҳои омӯзгоронро иҷро мекунанд. Омӯзгор инчунин ба омӯзгорони навкор сӯҳбатҳову нишастҳоро доир намуда, аз наздик ба мушкилиҳои ҷойдоштаи онҳо шинос гардидааст. Дарсҳои онҳоро мушоҳида намуда, баҳри бартараф намудани норасоиҳои мавҷуда онҳоро ба омӯзгорони соҳибтаҷриба вобаст намудааст. Муаллиф таҳқиқотҳои гузаронидаи хонандагон, фикру ақидаҳои омӯзгорони ҷавон ва соҳибтаҷрибаро ҷамъ

намуда, бо истифода аз адабиёти илмиву методӣ дастури методиро таҳти унвони «Шаклҳои кор бо мутахассисони ҷавон дар ташаккули тарбияи ахлоқӣ ва маънавии хонандагон» таҳия, чоп ва дастраси омӯзгорон гардонидааст.

Бо роҳи алоқамандии 2 - 3 фан гузаронидани лаҳзаи дарс, ки дар барномаи “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт” “Ҳамгироҳии фанҳо” ном гирифтааст, дар ташаккули салоҳиятҳои хонандагон нақши муҳим дорад. Бояд тазаккур дод, ки ин усул аз усули “Ҳамгиро” дар синфҳои ибтидой, ки забон ва ҳониш бо ҳам ҳамгиро шудаанд, мутафовит аст ва дар овардани мисолҳо аз фаъолияти педагогии омӯзгорони муассисаҳои таҷрибавӣ ин нукта равшан мегардад. Ин усул низ чун дигар усулҳои дар боло зикргардида дар дарсҳои омӯзгорони адабиёти тоҷик мақсаднок роҳандозӣ карда шуда, шавқу завқи хонандагонро ба омӯзиши фан равнақ мебахшад. Доктори илмҳои педагогӣ, профессор Шарифзода Файзулло усули ҳамкории омӯзгор ва хонандаро қайд намуда, ҳамгироиро асоси ба вуҷуд овардани шавқи хонандагон дар таълиму тарбия қаламдод мекунад.

Олим ва донишманди машҳури тоҷик М.Лутфуллоев дар асари хеш “Дидактикаи муосир” нақши баланди омӯзгорро нишон дода, омӯзгор ё устодро ромишгари асосӣ дар фаъолияти таълиму тарбия номбар мекунад ва асоси шавқовар гардонидани ҷараёни таълиму тарбияро ба ӯ вобаст менамояд.

Ин суханони педагогони муосир бо истифода аз стратегияҳои “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт – омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” пурра дар дарсҳои омӯзгорони фанҳои номбурда мавриди амал қарор дошта, омӯзиши ин фанҳоро барои хонандагон шавқовар мегардонад, ки ин аз мушоҳидаи дарсҳои омӯзгорон маҳз бо мақсади амалӣ шудани ҳамгироии фанҳо равшан назаррас гардид. Аз рӯи мушоҳидаҳои Мамадюсупов Набуҳор - мушовири филиали номбурда, ҳамоҳангсози ин барнома дар ноҳия Дарвоз, ки дар рафти таҳқиқот ба ӯ ҳамсuxbat шуда, мубоҳиса ташкил

намудем, маълум гардид, ки дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Дарвоз аз ҳамгирии фанҳо васеъ истифода мебаранд. Масалан, дар дарси омӯзгори адабиёти тоҷики МТМУ-ии №1-и ноҳияи номбурда Наҷмиддинов Назридин Мамадюсупов Н. борҳо шоҳиди истифодаи ин усул гардидааст. Дар рӯзи мушоҳида Наҷмиддинов Н. дарси худро дар синфи 8 ба ғанни забони англисӣ алоқаманд намудааст. Дар дарси омӯзгор Наҷмиддинов Н. омӯзгори забони англисӣ низ иштирок дошт. Омӯзгори адабиёти тоҷик навиштани ҳикоя ё нақл дар мавзуи «Пайравони роҳи рост» -ро бо истифода аз андешаҳои ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI, педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ ба ҳонандагон фаҳмонда дода, ба онҳо супориш дод, ки ҳикоя ё нақли қӯтоҳро нависанд. Баъд аз ичрои фаъолият аз тарафи ҳонандагон супориши навбатӣ ин буд, ки 3 - 4 ҷумларо аз нақли навиштаи худ ба забони англисӣ тарҷума намоянд. Ин супориш аз тарафи омӯзгори забони англисӣ дода шуда, ичрои он арзёбӣ карда шуд. Пас омӯзгор Наҷмиддинов Н. ҳонандагонро ба ду гурӯҳ чудо намуда, ба гурӯҳи аввал супориш дод, ки умумияти сифатҳо ва гурӯҳи дуввум фарқияти сифатҳои забони тоҷикӣ ва забони англисиро навишта, дар навиштани нақл аз рӯйи расм ин сифатҳоро истифода кунанд. Ин сифатҳоро аз осори Рӯдакӣ, Сино, Н.Хусрав, У.Кайковус ва дигар шоирони адабиёти тоҷики асрҳои X-XI, ки ба мавзуи хирад, андешаҳову арзишҳои миллӣ, рафтору кирдори нек бахшида шудаанд, интихоб намуда, дар навиштани нақлу ҳикоя мавриди истифода қарор диҳанд. Мушоҳида нишон дод, ки ҳонандагон супоришҳоро фаъолона ичро намуданд ва ин гувоҳи он аст, ки омӯзгорон аз усулҳои фаъоли таълим ва андешаҳои ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI ҳамарӯза истифода мебаранд ва дар ин самт муваффақиятҳои назаррасро низ ба даст овардаанд.

Аз гузаронидани таҷрибаҳо, мушоҳидаи дарсҳои омӯзгорон, сұхбатҳои фардӣ, дукаса, гурӯҳӣ бо омӯзгорон ва ташкили сұхбатҳо бо ҳонандагон маълум гардид, ки истифодаи усулҳои фаъол ҳам дар баланд

бардоштани сифати дониш ва ҳам тарбияи насли наврас аҳамияти қалон дорад. Масалан, истифодаи усули дигари барномаи “Алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт – омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” дар дарс, ки “Даъвати мутахассис” ном дорад, дар рушди салоҳиятҳои хонандагон, ташаккули фикрронӣ, инкишифи хирад ва ташаккули арзишҳои миллӣ нақши асосӣ дорад. Хонандагон ба қавли мутафаккир Носири Ҳусрав “Шунида кай бувад монанди дид” [153 - 114] мутахассисро рӯбарӯи худ мебинанд, бо ў саволу ҷавоб, баҳсу мунозира мекунанд, нозукиҳои мавзуъро аз мутахассис дониста мегиранд ва дар хотири онҳо ин дарс нақши абадӣ мегузорад. Дар рӯзҳои гузаронидани таҳқиқот ба дарси забони давлатӣ даъват гардидани мутахассиси шуъбаи маориф, аз тарафи омӯзгори МТМУ-ии №6-и ноҳияи Мурғоб Эгемқулов Туратбек гувоҳи истифодаи ин усул аст. Моҳи апрели соли 2021 гурӯҳи кории филиали Донишкада, ки ман низ шомили ин гурӯҳ будам, бо мақсади расонидани ёрии методӣ ба ноҳияи Мурғоб сафарбар гардид. Аввал ин гурӯҳи корӣ дар мувофиқа бо шуъбаи маорифи ноҳия дар МТМУ-ии №6-и дехаи Аличули таваққуф намуд. Дар муассиса дарс мерафт. Вақте ки вориди муассиса гардидем, омӯзгорон аз соати 3-юми дарс баромада буданд. Аммо онҳо омадани гурӯҳи кориро дар рӯзҳои дигар интизор буданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дарсҳо бе ягон намоишкорӣ ба маҷрои ҳаррӯзааш гузаронида шуданд. Занг зада шуд ва дар мувофиқа бо маъмурияти муассиса аъзоёни гурӯҳи корӣ ба дарсҳои омӯзгорон даромаданд. Дар ин вақт омӯзгор Эгамқулов Т. аз ман хоҳиш намуд, ки дар дарси ў дар синфи 8 аз фанни забони тоҷикӣ ширкат варзем ва роҳҳои амалигардонии “Даъвати мутахассис ба дарс” -ро мушоҳида намоям. Мавзуи дарс “Садонокҳо ва истифода онҳо” буд. Дар назди таҳтаи синфи 3 ҷадвал (плакат) овезон шуда буданд. Ҷадвали 1 “Ин ҷаҳонро нигар ба ҷашми хирад” номгузорӣ шуда, дар он пандҳои Рӯдакӣ оид ба ахлоқ навишта шудаанд. Дар ҷадвали 2, ки “Панди падар – хирмани зар” ном дошт, пандҳои Ӯнсурулмаолии Кайковус ва дар ҷавдвали 3

“Пайравони Ҳакими доно” панду андарзҳои Сино дарҷ гардидаанд. Дар ҳамаи ҷадвалҳо панду андарзҳо бо хати зебову хона, бо истифода аз маркерҳои ранга навишта шудаанд. Омӯзгор Эгамқулов Т. дар аввали дарс мутахассисро муаррифӣ намуда, барои иштироки ў изҳори сипос намуд. Дар қисмати ташкилии дарс бозиҳои шавқовар ичро карда шуда, дикқати хонандагон ба дарс ҷалб гардид. Вазифаи хонагиро низ хонандагон пурра тайёр буданд. Дар омӯзиши мавзуи нав омӯзгор хонандагонро ба 3 гурӯҳ ҷудо намуда, гурӯҳҳоро чунин номгузорӣ намуд; Гурӯҳи 1: Гурӯҳи Рӯдакӣ, гурӯҳи 2: гурӯҳи Кайковус ва гурӯҳи 3: гурӯҳи Сино. Ба гурӯҳи аввал ҷадвали 1, ба гурӯҳи 2-юм ҷадвали 2 ва ба гурӯҳи 3-юм ҷадвали 3 дода шуда, хонандагон супориш гирифтанд, ки панду андарзҳои дар ҷадвал додашударо хонда дар гурӯҳҳо маънидод намоянд. 4 - 5 қалима ё ибораро аз таркиби байт ҷудо намуда, садонокҳоро ишора намоянд. Пас омӯзгор бо истифода аз усули кластер ақидаҳои хонандагонро оид ба таҳлили ин панду андарзҳо ҷамъоварӣ намуда, дониши пешакии хонандагонро оид ба ин мавзуъ муайян намуд. Баъд аз ақидаҷамъқунӣ омӯзгор Туратбек Эгамқулов суханро ба мутахассис, мушовири забони давлатии шуъбаи маориф дод ва мушовир мавзуъро дар ҳамкорӣ бо хонандагон хеле шавқовар ҳаллу фасл намуд. Мутахассис аз асбобҳои аёнии худсоҳт ва воситаҳои техникий моҳирона истифода намуда, хонандагонро низ ба истифодаи ин маводҳо ҷалб намуд. Дар ҷамъбости дарс омӯзгори дарсдиҳанда, бори дигар мавзуи “Садонокҳо ва истифода онҳо”-ро бо истифода аз пандҳои мутафаккирони номбурда ба хонандагон шарҳ дода, ба саволҳои онҳо ҷавобҳои аниқ дод. Дар охир хонандагон вазифа гирифтанд, ки дар вақти ичрои машқҳо аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI – и форсу тоҷик мисолҳоро оварда, шарҳ диҳанд. Ҳамзамон, ақидаҳои ахлоқии ин шоиронро аз байтҳо навишта, маънидод намоянд. Супориши муҳимтар он буд, ки якчанд роҳи амалигардонии ақидаҳои тарбиявӣ – ахлоқии ин мутафаккиронро дар ҳаёти хеш пешниҳод намоянд.

Дар рӯзҳои баъдӣ сафар ба маркази ноҳияи Мурғоб ба вуқӯй пайваст ва мушоҳидаи дарси омӯзгорони муассисаҳои таълимии омӯзишӣ воқеъ дар марказ ба роҳ монда шуд. Дар ҳамаи дарсҳои мушоҳидакардашуда аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI дар алоқамандӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои мардумӣ бо истифода аз барномаи “Алоқмандии таълим бо ҳаёт – омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” васеъ истифода мебаранд. Масалан, дар рафти мушоҳидаи дарси омӯзгори забони тоҷикии МТМУ-и №14 Аноятшоева Майсара назаррас гардид, ки дарс бо усули “Даъвати мутахассис” ба дарс гузаронида шуд. Ба дарс мутахассиси Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии ноҳия оид ба робита бо ҷомеа даъват гардид. Мутахассис ба хонандагон дар мавзуи “Мушкилиҳои омӯзиши забони тоҷикӣ дар шароити бисёрзабона ва роҳҳои бартараф намудани ин мушкилиҳо” баҳсу мунозираи пурмӯҳтаво гузаронд. Яке аз роҳҳои бартараф намудани мушкилиҳои омӯзиши забони тоҷикӣ дар шароити бисёрзабонаро мутахассис дар омӯхтани осори мутафаккирони асрҳои X-XI дар алоқамандӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои мардумӣ маънидод кард. Мутахассис ба хонандагон байтҳоро аз осори ин мутафаккирон мисол оварда, аз онҳо ҳоҳиш намуд, ки байтҳоро маънидод намоянд. Хонандагон дар маънидод намудани байтҳо ба мушкилӣ рӯбарӯ шуданд, зеро худи онҳо қайд намуданд, ки чиҳати кам будани фонди луғавӣ дар таҳлил ба мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. Омӯзгори дарсдиҳанда ва мутахассис ба хонандагон номҳои китобҳои бадеии дасраси ин мутафаккиронро номнавис намуда, ба онҳо супориш дод, ки китобҳоро дастрас намуда, мутолиа намоянд. Дар дарсҳои забони тоҷикӣ аз пандҳои ин мутафаккирон мисолҳо оранд. Ин дарсро хонандагон бо шавқ гӯш карда, супоришҳоро хуб иҷро намуданд. Омӯзгори дарсдиҳанда Аноятшоева М. баъд аз баромади муттаҳасис мавзуъро ҷамъбаст намуд. Аз саволу ҷавоб ба онҳо ва пур кардани варақчаҳои инъикосӣ маълум гардид, ки дарс барои хонандагон шавқовар ва

хотирмон буд. Ба андешаи худи хонандагон онҳо ҳам мавзуи навро аз фанни забони тоҷикӣ ва ҳам панду андарзҳои мутафаккирони асрҳои X-XI -ро аз худ намуданд.

Дар асоси “Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” (Қарор Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 2011 №334) дар замони кунунӣ диққати асосӣ бояд ба рушди салоҳиятҳои хонандагон равона карда шавад, на ба дониши назариявӣ. Маҳз ҳадафи асосии барномаи номбурда ҳамин аст. Бо усули замонавӣ гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ, ки яке аз стратегияҳои фаъоли таълим мебошад, ташаккули хирад ва сирати миллии хонандагонро таъмин мекунад.

Бояд қайд намуд, ки чорабиниҳои беруназсинфӣ дар замони Иттиҳоди Шуравӣ ва дар даврони истиқлолият, то қабули “Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” низ гузаронида мешуданд ва онҳо бо усули анъанавӣ доир мегардиданд. Дар чорабиниҳои беруназсинфӣ диққати асосӣ ба қисматҳои назариявӣ аз қабили: маърӯза кардан, қироати шеър, қисмати фарҳангӣ ва амсоли инҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешуд. Аммо усули номбурда асосан мусоидат менамояд, ки шогирдон худашон мустақилона чорабиниҳои беруназсинфиро рангоранд гузаронида, фаъолиятҳои амалиро анҷом диханд.

Маҳз дар раванди гузаронидани таҳқиқот дар муассисаҳои озмоиши дар баробари мушоҳидаи дарсҳо ба чорабиниҳои беруназсинфӣ ва беруназмуассисавӣ диққати асосӣ равона карда шуд. Дар ин русто метавон аз фаъолияти омӯзгори ботаҷриба ва шинохтаи муассисаи таълимии рақами 4-и ноҳияи Ишкошим Некбахтшоев Абдуллоҷон ёдовар шуд. Аз 10-ум то 24-уми феврали соли 2021 дар асоси нақшаи кории филиали ДҶТИБКСМ дар ВМҚБ расонидани кӯмаки методӣ ба омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи зикргардида иттифоқ афтод. Дар ин сафар ба усули гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ диққати асосӣ дода шуд. Дар рӯзи сафар дар МТМУ-ии

рақами 4 устод Некбахтшоев А. ду чорабинии беруназсинфиро таҳти унвони “Мо пайравони Фирдавсӣ” ва “Ровиёни сухан” ба нақша гирифта буд. Иттифоқо иштироки мо дар ин чорабиниҳо мумкин гардид. Чорабинии “Мо пайравони Фирдавсӣ” дар саҳни муассиса ба иштироки ҳамаи омӯзгорон ва хонандагони синфҳои 8-9-и ин муассисаи таълими гузаронида шуд. Барои гузаронидани чорабинӣ ҳайати ҳакамон низ интихоб карда шуда, дар байни хонандагони синфҳои 8 - 9 мусобиқаи қироати шеъру ғазал аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI, шеърхонӣ, шеърнависӣ, нақли мазмуни шеър, аз назм ба наср ва баръакс баргардондани ҳикояҳову шеърҳо ва амсоли инҳо ташкил карда шуд. Шавқовар ва ба рушди салоҳиятҳои хонандагон нигаронида шудани ин чорабинӣ асосан дар он муйян гардид, ки шеърҳову ҳикояҳои баррасишуда масъули корҳои эҷодии худи ин хонандагон буда, ба ташаккули хирад ва рушди сирати миллӣ нигаронида шуданд. Хонандагон дар мавзуъҳои сулҳу озодӣ, ватандориву ватандӯстӣ, муҳабbat ба китоб, падару модар, интихоби касб ва амсоли инҳо ҷакидаҳои хомаи худро баррасӣ намуданд, ки ин барои дар оянда шоиру донишманд шудани онҳо замина мегузорад, ба қавли Ҳаким Носири Ҳусрав:

Ба шогирдӣ ҳар он-к ўшод гардад,
Бувад рӯзе, ки худ устод гардад [166, С. - 87].

Аз сұхбат бо омӯзгор Некбахтшоев Абдуллоҷон ва шиносоӣ бо фаъолияти эҷодиаш маълум ва муайян гардид, ки мавсуф табъи баланди шоири дошта, шеърҳои зиёд эҷод намудааст. Дар баробари дигар мавзуъҳо дар ашъори ин шоир – омӯзгор мавзуи тарбияи аҳлоқӣ ва хештаншиносиву худогоҳии миллӣ дар пайравӣ ба осори мутафаккирони асрҳои X-XI, такя ба педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои мардумӣ мақоми асосӣ дорад. Омӯзгор ҳам худ табъи баланди шоири дошта ва ҳам шогирдонашро ба эҷод намудани назму наср шавқманд намудааст, ки ин маҳорати баланди педагогии ин устодро нишон медиҳад. Аз рафти шиносоӣ ба фаъолияти эҷодии

омӯзгор – шоир Некбахтшоев А. муайян гардид, ки шеъру ғазалҳояш пайваста дар матбуоти даврӣ чоп мегарданد ва маҷмӯаи шеърҳояш низ омодаи чоп аст. Шогирдонаш бо ифтихор кори устоди худро давом дода истодаанд. Мо бо устод ҳам ба таври шӯхиву ҳам ҷиддӣ гуфтем, ки ҷорабиниро метавонистед “Пайравони Фирдавсии ватандӯст ва омӯзгор Абдуллоҷон” ном мегузоштед. Ҷорабинӣ бисёр шавқовару хотирмон ғузаронида шуда, ҳайати ҳакамон низ ба ин ҷорабинӣ баҳои баланд доданд. Ғолибони ҷорабинӣ аз тарафи маъмурияти муассиса қадр карда шуданд. Баҳои мо низ ба ҷорабинии мазкур баланд буд, зеро ба мавзуи мавриди таҳқиқ ва озмоиши мо “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI” таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир карда шуд. Ҳонандагон аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI шеърҳо ва байтҳоро қироат намуда, мазмуни ин байтҳоро шарҳу тавзееъ доданд. Байтҳои қироатнамудаи ҳонандагон асосан мавзуи ташаккули хирда ва сирати миллӣ, ҳудшиносӣ, ватандӯстӣ, хирадварӣ, илмомӯзӣ ва дигар ҷанбаҳои тарбиявӣ - ахлоқиро дар бар мегирифтанд. Аз сухбат бо омӯзгори дарсдиҳанда ва дигар омӯзгорон дарёфтем, ки ин натиҷа аз ба муассисаи озмоиши фаро гирифтани ин муассиса ба даст омада, дар пешрафти кори таълиму тарбия такони ҷиддӣ баҳшидааст. Мисолҳоро оид ба хирад, ташаккули тарбияи ахлоқӣ, ватандӯстӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ қироат намуда, озодона маънидод кардани ҳонандагон далели фикрҳои болост. Дар ҷамъбасти ҷорабинӣ дар байни ҳонандагон саволу ҷавоб оид ба роҳҳои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ташкил карда шуд.

Гузаронидани ҷунин ҷорабиниҳо дар таҷрибаи омӯзгор Некбахтшоев А. зиёданд. Мавсуф дар мавзӯъҳои муҳталиф дар алоқамандӣ бо мавзуи таҳқиқотӣ ҷорабиниҳоро доир намуда, ҳонандагонро ба иҷрои ҷорабиниҳо шавқманд намудааст.

Ёдовар метавон шуд, ки иҷрои бозиҳои маърифативу варзиши дар анъанаи мардуми ориёtabори тоҷик дар идҳо ва ҷашиҳо ҳукми анъана дошта, ғояҳои тарбиявӣ – ахлоқиро тараннум мекард ва ин бозиҳо дар

ташаккули сирати миллӣ мавқеи асосӣ доранд. Таҷрибаҳои рӯз собит намудаанд, ки машғул гардидани наврасон ба бозӣ онҳоро аз ҳар гуна рафторҳои ношоиста боз медорад.

Дар қисматҳои назариявии диссертатсия қайд гардид, ки дар баробари дигар бозиҳо ичрои бозии суннатии «Килогузгуз» дар иди Наврӯз дар Бадаҳшон то кунун машҳур аст. Сафари хизматии ба ноҳияи Ишкошим дар моҳи марта соли 2021 анҷомдодашуда таҳқиқоти моро боз ҳам комил намуд. Бо ҷашми хеш дидану ба навор гирифтани ҷорабинии “Килогузгуз баҳор омад” дар дехаи Зонги ноҳияи Ишкошим далели фикрҳои болост. Омӯзгори МТМУ-ии №4 Қозиев Файзулло дар ҷорабинии байномуассисавӣ хонандагони синфи 8 – ро ба ин бозӣ ҷалб намуд. Ин ҷорабинӣ пешакӣ ба маъмурияти муассиса, падару модар мувофиқа карда шудааст ва сокинон низ омадани хонандагонро ба ҳонаҳои хеш интизор буданд. Дар пешорӯи ҷашни Наврӯз баъд аз тамом шудани дарсҳо ин ҷорабинӣ гузаронида шуд. Хонандагони синфи 8 ба се ғурӯҳ ҷудо шуда ба ҳонаҳои сокинони деха барои ичрои бозӣ рафтанд. Омӯзгор Қозиев Ф., роҳбари синф ва раиси Созмони хонандагони муассиса ғурӯҳҳоро назорат бурданд. Ҳонандагон ин бозиро тибқи анъана ичро намуда, рӯмолҳоро бо ҳам гиреҳ намуда, бар нӯги рӯмол ҳалта баста бо навбат ба болои боми сокинон баромада, аз тариқи равзан рӯймолҳоро ба ҳона оvezон намуданд ва шеъри «Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад» – ро бо овози баланд қироат намуданд. Ҳалтаҳои бачаҳо аз сумғотӣ пур буданд. Соҳибони ҳона сумғотиҳои наврӯзии бачаҳоро гирифта, тибқи анъана ҳалтаҳои онҳоро холӣ намонданд. Аммо қайд кардан муҳим аст, ки соҳибони ҳона шакли бозиро каме тағиیر доданд. Онҳо дар баробари шириниву кулча, фатир, нон ва ғайра дар ҳалтаҳои бачаҳо китобҳои бадеӣ монданд. Ҳонандагон низ аз тақдими чунин тухфаҳои наврӯзи бисёр хурсанд буданд, зеро китоб таконбахши илму дониш, ҷаҳонбинӣ, ақлу хирад буда, гавҳари бебаҳои ҳаёти инсоният аст. Ба чунин шакл ичро намудани ин бозӣ дар амалигардонии мавзуи таҳқиқотии мо нақши асосӣ дорад.

Пас аз чорабинӣ ба корҳои эҷодии хонандагон, шогирдони шоир Некбаҳтшоев А. аз наздик шинос гардиDEM, ки онҳо шеъру ҳикояҳои зиёдро дар пайравии осори мутафаккирони асрҳои X-XI эҷод намуда, ба навиштани мақолаҳо низ даст задаанд. Хонандагон дар эҷоди шеър ба мавзуи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ, ташаккули сирати миллӣ, васфи табиат, модар, падар, тасвири диёр, муҳаббат ба китоб ва амсоли инҳо дикқати асосӣ равона кардаанд.

Чунин чорабинӣ дар муассисаҳои таълимии рақами 1-и ноҳияи Шуғнон, омӯзгор Сайдбекова Надима, рақами 20, омӯзгор Ошурмамадова Азалбегим ва рақами 19 Мирзоева Мавлуда, ки омӯзгорони фаъол мебошанд, пайваста гузаронида мешаванд. Аз иштирок ба чорабиниҳои ин омӯзгорон хуб аён аст, ки шогирданашон дар ҳамкорӣ бо омӯзгори худ бо усули замонавӣ, мустақилона ва шавқовар чорабиниҳоро мегузаронанд. Дар гузаронидани чорабиниҳо ба осори мутафаккирони асрҳои X-XI дикқати асосӣ равона карда шуда, ҳамаи чорабиниҳо ба ин мавзӯй алоқаманд карда шудаанд. Дар МТМУ-и рақами 20 чорабинии “Китобхони беҳтарин” - омӯзгор, Ошурмамадова А., дар муассисаи рақами 1 чорабинии “Аниси кунчи танҳоӣ китоб аст” - омӯзгор Сайдбекова Надима ва дар МТМУ - ии рақами 19 - омӯзгор Мирзоева Мавлуда чорбинии “Ноқилони осор” мавриди мушоҳида қарор дода шуданд. Ба ин чорабиниҳо шоирону нависандагони шӯҳратёри ин маҳалҳо низ даъват карда шуда, хонандагон дар ҳузури онҳо китобҳои хондагии худро муаррифӣ намуданд ва шоҳиди ҳол гаштем, ки хонандагон китобҳои зиёди бадеӣ, аз ҷумла, осори мутафаккирони асрҳои X-XI - ро мутолиа намуда, намуда истодаанд. Натиҷаи беҳтарин он аст, ки хонандагон дар мавзӯҳои гуногун худ низ китобчаҳои хурдро ҳам бо назм ва ҳам бо наср навишта пешкаши меҳмонон намуданд. Мавзуи таранnumи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ аз ҷумлаи мавзӯҳои корҳои эҷодии хонандагон мебошад. Ин фаъолиятҳо аз заҳмати ҳамешагии омӯзгорон, баҳри рушди

салоҳиятҳои хонандагон ва ба талаботи рӯз мувофиқ намудани сифати таълим дарак медиҳанд.

Чорбинии “Ноқилони осор”, ки бо ташаббуси омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик Мирзоева Мавлуда дар МТМУ - ии рақами 19-и ноҳияи Шуғнон гузаронида шуд, дар алоқамандӣ бо мавзуи таҳқиқотии мо сурат гирифт. Хонандагони синфҳои 8 ва 9 як моҳ пеш супориш гирифтаанд, ки достонҳои дилҳоҳро аз “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ хонда дар мавзуъҳои “Фирдавсӣ ва ҳудшиносии миллӣ”, “Шоири ватандӯст”, “Фирдавсӣ тараннумгари иттиҳоду иттифоқ” корҳои ҳурди таҳқиқотиро анҷом диҳанд. Аз рафти чорбинӣ муайян гардид, ки хонандагон ин супоришҳоро бо маҳорати баланд ичро намуда, рефератҳо, буклет, мақолаҳо ва дигар корҳои ҳурди илмиро тайёр намудаанд. Инчунин хонандагон ақидаҳои хешро оид ба мавзуъҳои номбурда ба тариқи слайд тайёр намуда, барои ҳозирин баррасӣ (презентасия) намуданд. Корҳои ҳурди таҳқиқотӣ пурра ба мавзуъҳои тарбиявӣ ахлоқӣ бахшида шуда, андешаҳои ватандӯстӣ, муҳабbat ба ҳалқу миллат, дӯстиву рафоқат, иттиҳоду иттифоқро дар бар гирифтанд, ки дар маҷмӯъ арзишҳои миллиро тараннум мекунанд.

Барои исботи фикр метавон қайд намуд, ки дар раванди гузаронидани таҷриба дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 чорбинии “Аниси кунци танҳоӣ китоб аст” таҳти роҳбарии омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик Сайдбекова Надима баргузор гардид. Чорбинӣ бо садо додани Суруди Миллӣ ҳусни ифтитоҳ ёфта, баромадҳо аз рӯи сенария амалий карда шуданд. Чорбинӣ ба қисматҳои қироати шеър, чистонгӯй, саволу ҷавоб, муаррифии китобҳои хондашуда, барномаи фарҳангӣ ва лаҳзаҳои ҷамъбастӣ чудо шуда буд. Дар қисмати муаррифии китобҳои хондашуда хонандагони синфи 9 ба 3 гурӯҳ чудо шуданд. Онҳо дар омодагӣ ва тайёрӣ ба гузаронидани чорбинӣ ба гурӯҳҳои “Шоҳбайтиҳои Шоҳнома”, “Қобуснома”, “Саодатнома” чудо шуда, ҳар як гурӯҳ дар давоми 1 моҳ ин китобҳоро мутолиа намуда, дар бораи ақидаҳои ахлоқӣ – тарбиявӣ, нақши ин асарҳо дар ташаккули сирати

миллӣ презентатсияро омода намудаанд. Дар чорабинӣ хонандагон бо истифода аз васоити техниқӣ корҳои худро муаррифӣ намуда, ҳамзамон нақши қаҳрамонони асари хондашударо низ дар вақти нишон додани сахначаҳо ичро намуданд. Масалан, гурӯҳӣ “Қобуснома” нақши падару модар ва фарзандонро ичро намуда, бо истифода аз асари тарбиявии Үнсурулмаолии Кайковус фарзандони худро панду насиҳат намуданд. Муҳтавои ин сахнача, ки “Панди падар – амёни зар” ном дошт, барои хонандагон ва кулли тамошобинон муфид буда, дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ нақши марказӣ гузошт, зеро мазмуни сахнача ба алоқаманд намудани ақидаҳои тарбиявӣ – ахлоқӣ У.Кайковус ба ҳаёти имрӯза бахшида шуда, проблемаҳои наврасону ҷавонон, аз ҷумла даст доштан ба нашъамандиву нашъаҷалобӣ, гаровидан ба гурӯҳҳои тундрав, паст задани шаъну шараф ва эътибори падару модар, дур будан аз китобхонӣ, истифодаи бемавқеи телефонҳои мобилий ва дигар рафтори номатлуб дар ин сахнача маҳкум карда шуданд. Мазмуни сахнача ва маҳорати баланди нақшиҷрокуни хонандагон диққати иштироқдоронро ба худ ҷалб намуда, ҳозирин ба ин қисмати чорабинӣ баҳои баланд доданд.

Омӯзгорони муассисаи таълимии рақами 8-и нохияи Роштқалъа Фуломиддинаева Манзура, Ҳайдарова Зухро чорабиниҳои беруназсинфиро дар мавзуи “Адибони наврас” ба дараҷаи баланд гузарониданд. Ин омӯзгорон усулҳои хоси хешро доранд ва чорабиниҳои беруназсинфиро дар сатҳи баланд мегузаронанд. Ташкил намудани воҳӯрии омӯзгорону наврасони муссисаро бо шоирони муосири Бадаҳшон Лаълҷубаи Мирзоҳасан, Алидоди Чароғабдол, Шоҳзодаи Саидиброим, Ҳушомади Алидод ва дигарон метавон ба унвони мисол овард. Дар маҳфилҳои адабӣ мавзуъҳои “Нақши мутафаккирони асрҳои X–XI дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ”, “Пайравони шоирони асрҳои X–XI” , “Мо пайравони Синову Фирдавсӣ” нақши калидӣ доштанд. Ин чорабиниҳо ба маҳфили адабии ширӯ шакар мубаддал гардида, қироати шеър аз тарафи хонандагону шоирони муосир,

барномаи фарҳангӣ, баҳсу мунозира, саволу ҷавоб ташкил карда шуд. Чунин чорабиниҳо имкон доданд, ки наврасони шеърдӯст ба шоирони шӯҳратёр шиносой пайдо намуда, устодон онҳоро ба шогирдӣ қабул намуданд ва равобити доимӣ дар миёни онҳо ташкил карда шуд. Мо дар асоси ҳамкории доимӣ дарёфтем, ки шогирдон – хонандагони ин муассиса аз устодони худ (шоирони дар боло номбурда) моҳирона истифода намуда, шеърнависиашон рӯз то рӯз беҳтару баландтар гардида истодааст. Хонандагон аз тарафи устодон – шоирони маҳал супориш гирифтаанд, ки дар эҷоди шеър ба мавзуи ташаккули сирати миллӣ, дар баробари дигар мавзуъҳо, диққати асосӣ диҳанд. Ичрои ин супоришро аз шиносой бо корҳои эҷодии хонандагон шоҳид гардидем. Хонандагон дар бораи мавзуъҳои дур будан аз рафткорҳои бад ба мисли майзадагӣ, нашъамандӣ, дуздиву мардумфиребӣ ва амсоли инҳо шеърҳои худро эҷод намудаанд.

Гузаронидани чунин чорабиниҳо собит намуд, ки омӯзгорони муассисаҳои таълимии озмоишӣ ба мавзуи таҳқиқотӣ таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намуда, дар амалигардонии “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик” дар муассисаҳои таълимӣ ба муҳаққики ин мавзуъ ҳамкории мақсаднокро ба роҳ мондаанд. Барои амалигардонии мавзуи таҳқиқотӣ дар муассисаҳои таълимӣ омӯзгорон нақша-чорабиниро таҳия ва тасдиқ намуда, марҳила ба марҳила мавриди амал қарор дода истодаанд. Дар амалигардонии ин мавзуъ дар алоқамандӣ бо мавзуъҳои барномаи таълимӣ аз фанни адабиёти тоҷик омӯзгорони ин муассисаҳо аз усулҳои фаъоли таълим фаъолона истифода мебаранд.

Масалан, истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарсҳои омӯзгорони адабиёти тоҷики муассисаҳои таълимии ноҳияи Ванҷ ҷиҳати амалӣ намудани мавзуи таҳқиқотии “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик” дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадахшон ва анъанаҳои миллӣ мақсаднок роҳандозӣ гардида, таҳқиқоти моро боз ҳам

асоснок менамояд. Истифодаи ҳамаи 5 стратегия ё усули барномаи “Алоқамандии таълим бо ҳаёт – омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” дар асоси меъёрҳо ба роҳ монда шуда, дар амалигардонии мавзуи таҳқиқоти мавриди истифода қарор доранд ва омӯзгорон таҷрибаҳои кофиро дар ин самт гун кардаанд. Масалан, гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ дар муассисаҳои таълимӣ аз тарафи ҳамаи омӯзгорони фанни номбурда бо усули фаъоли замонавӣ мавриди амад қарор дода шудааст. Аз шиносой бо ҳисоботҳои сафари хизматии кормандони филиал, ки масъули ноҳияи Ванҷ мебошанд, дарёфтем, ки омӯзгорон: Шошаева Лола МТМУ-ии №1, Бошиева Ҳаво, Қамарова Шаъмигул, МТМУ-ии №4, Раҷаббов Шамшод №12, Бобониёзова Гулафзо №2, Ҳусейнов Файзиддин №21 ва дигарон чорабиниҳои беруназсинфиро бо роҳҳои фаъол, ки бевосита рушди салоҳиятҳои хонандагонро таъмин мекунанд, мегузаронанд. Баргузории чорабинии Наврӯзӣ дар мавзуи “Нақши анъанаҳои миллӣ” дар муассисаи таълимии рақами 1, аз таҷрибаи омӯзгор Шошаева Лоларо метавон ба унвони мисол овард. Ду моҳ пеш аз таҷлили иди Наврӯз омӯзгор ба хонандагони синфҳои 8-9 супориш додааст, ки мавзуи номбурдаро мавриди таҳқиқ қарор диҳанд. Хонандагон дар ҳамкорӣ бо омӯзгори худ нақшай кориро таҳия намуда, аз рӯйи он фаъолият намудаанд. Бо қуҳансолон, шоирону донишмандони маҳал сұхбату воҳӯриҳоро доир намуда, аз маъхазҳои адабӣ, таъриҳӣ истифода намуда, маводи зиёдро ҷамъоварӣ кардаанд. Дар рӯзи гузаронидани чорабинӣ хонандагон корҳои худро муаррифӣ намуданд. Баҳси озод дар байни хонандагон ташкил шуда, ба саволҳои зиёд аз тарафи худи хонандагон ҷавобҳои асоснок дода шуданд. Аз ҷумла, оид ба анъанаҳои наврӯзии сокинони ноҳияи Ванҷ, нақши ин анъанаҳо дар ташаккули хирад ва сирати миллӣ, инкишофи арзишҳои миллӣ ва интиқоли ин анъанаҳои нек ба наслҳои оянда маводҳои зиёд аз тарафи хонандагон ҷамъоварӣ гардида, нақши ин анъанаҳо дар тарбияи насли наврас нишон дода шудаанд. Масалан, хонандагон таҳқиқ

намудаанд, ки сокинони Ванҷ Наврӯзро ҷашни аҷдодӣ ва омили тарбияи ахлоқӣ медонанд. Тавассути ичрои анъанаҳои миллӣ гузаштагон мардумро ба авғу гузашти гуноҳи ҳамдигар, дурӣ ҷустан аз бадиву бадкорӣ, машғул будан ба некиву некӯкорӣ, ҳамкорӣ, иттиҳоду иттифоқ ва амсоли инҳо даъват намудаанд. Тибқи эътиқоди мардуми Бадаҳшон ва баҳусус, сокинони Ванҷ, агар мардум дар рӯзҳои аввали сол ба корҳои нек машғул шавад, ин сол бо хурсандӣ паси сар мешавад ва агар аъмоли зишт анҷом дода шавад то охири сол чунин ҳоҳад буд. Ин суннатҳо ҳам ба тариқи шифоҳӣ ва ҳам ҳаттӣ дар байни мардум маълуму машҳуранд. Хонандагон таҳқиқотҳои ҳудро бо навиштани нақли муҳтасар, иншо, реферат, лоиҳаҳои эҷодӣ, кашидани расмҳо, банер, буклет ва амсоли инҳо ҷамъбаст намудаанд. Ин таҳқиқотҳои хонандагон дар тарбияи ахлоқии онҳо ва дигар хонандагон саҳми назаррас ҳоҳанд гузошт.

Чунин таҳқиқотҳои назариявӣ аз тарафи хонандагон бисёр анҷом дода шудаанд, аммо ҷанбаҳои амалӣ дар гузаронидани ҷорабинҳо нақши асосӣ доштанд. Бо мақсади аз наздик мушоҳида намудани ҷорабинҳои наврӯзӣ, ки як зербоби рисолаи докторӣ ба он бахшида шудааст, дар арафаи ҷашни иди Наврӯз сафар ба ноҳияи Ванҷ ба роҳ монда шуд. Ҳангоми сафар шоҳиди ҳол гаштем, ки дар муассисаи таълимии рақами 12 –и ноҳияи Ванҷ бо ташабbusi омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики ин муассиса Раҷаббов Шамшод ҷорабинии наврӯзӣ дар сатҳи деха ба нақша гирифта шудааст. Омӯзгор ба гузаронидани ин ҷорабинӣ дар баробари хонандагони синфҳои 8 ва 9, падару модар ва ҷавонони дехаро ҷалб намуда, ба он омодагии пурра дида, хонандагону падару модар ва ҷавонони дехаро ба гузаронидани он ҳаматарафа омода намудааст. Рӯзи дуввуми сафар дар асоси нақша иштироки мо дар ин ҷорабинӣ сурат гирифт. Ҷорабинии Наврӯзӣ дар саҳни муассисаи таълимӣ бо иштироки сокинони деха гузаронида шуд. Қисми амалии ҷорабинӣ ба амалан ичро намудани оини “Ҷуфтбаророн”, ки дар арафаи ҷашнгирии Наврӯз дар минтиқаҳои муҳталифи Бадаҳшон анҷом дода мешуд, бахшида шуд. Бо ташабbusi омӯзгор дар ҳамкорӣ бо раиси деха

ба анчом додани ин оин тайёрии ҳаматарафа дида шудааст. 4 нафар хонандаи синфи 8 ва 4 нафар хонандаи синфи 9 нақши дехқонро ичро намуданд. Раиси деҳа барои икрои амалии ин оин як ҷуфт барзаговоро омода намудааст. Дехқонон (хонандагон) аввал дар хонаи як сокини деҳа ҷамъ омада, дастҷамъона оши палавро, ки қадбону тайёр намудааст тановул намуданд. Чун анъанаи ниёғон шахси қуҳансоли деҳа, муйсафед ба руҳи поки Бобои Дехқон ва арвоҳи гузаштагон дуюю фотиҳа тиловат намуд. Сипас дехқонон ба сари замин рафта ба шоҳҳои барзаговҳо равгани зғир молиданд ва ба сару бадани говҳо орд пошиданд, ки рамзи ҳайру баракат ва фаровонии ҳосилро ифода мекунад. Пас дехқонон каме шудгор карданд ва муйсафеди деҳа ба тариқи рамзӣ ва муборакатии кор тухм - ҷанд мушт гандум ба замин пошид. Қисми аввали ин анъана ичро шуд. Хонандагон ба ҳайси дехқон шудгорро оғоз намуданд ва дехқонони асосӣ аз рӯзи оянда корро идома медиҳанд. Пас аз анчом додани ин оин дар байни хонандагон ва падару модар, аъзоёни ҷомеа, ки дар ин ҷорабинӣ ширкат варзиданд, саволу ҷавоб оид ба анъанаҳои наврӯзӣ ва нақши ин анъанаҳо дар равнақ бахшидани тарбияи насли наврас ташкил карда шуд. Ҳозирини соҳибтаҷриба ва омӯзгорон ба саволҳои хонандагон ҷавобҳои аниқ ва асоснок доданд. Аз муҳоҳида аён гардид, ки дар дар партави икрои ин ҷорабинӣ дар хонандагон муҳаббат ба равнақ бахшидани ҳунарҳои мардумӣ, меҳнатдӯстӣ, омода шудан ба ҳаёти мустақил, эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳои миллӣ равнақ ёфта, он барои ташаккули хирад ҳамчун ҳориқаи сирати миллӣ заминаи мусоид мегузорад. Эҳё намудани анъанаҳои миллӣ, равнақ бахшидани ҳунарҳои мардумӣ, таранnumи қасбомӯзӣ ва меҳнати якҷоя, мақсаднок гузаронидани вақт, сахм гузоштан дар пешрафти зиндағӣ ва амсоли инҳо дар арзишҳои миллӣ ва минталитети тоҷикон нақши таъриҳӣ дошта, дар замони кунунӣ ба эҳё ва равнақ додани ин анъанаҳо таваҷҷӯҳи бештарро зоҳир бояд намуд.

Гузаронидани ҷорабинии “Дасти дуoi модар” дар МТМУ-ии №12-и ноҳияи Ванҷ, омӯзгор Раҷаббов Шамшод ва МТМУ-ии №1, омӯзгор

Шошаева Лола бахшида ба Рӯзи модарон низ қобили зикр аст. Омӯзгорони номбурда чорабиниро ба роҳи таҳқиқот ба роҳ монда, хонандагон дар мавзуъҳои: “Мехру муҳаббати модар”, “Тарғиби эҳтиром гузоштан ба модар дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI”, “Нақши модар дар ҳаёти инсон”, “Модар гавҳари бебаҳост”, “Дасти дуои модар”, “Эҳтироми модар ва нақши он дар педагогикаи мардумӣ” ва ҳоказо таҳқиқотҳоро анҷом дода, бо ташабbusи худи хонандагон дар муассиса конфронт ташкил карда шудааст. Ҳамаи хонандагони муассиса дар конфронт ширкат варзида, хонандагони муҳаққиқ бо мавзуъҳои худ баромад кардаанд. Ин мавзуъҳои таҳқиқотӣ аз тарафи ҳакамони конфронт баҳои хуб гирифтаанд. Дар бораи мавзуъҳои болозикр баҳсу мунозира дар байни хонандагон ташкил карда шуда, ба нақши модар дар зиндагӣ, тарбияи фарзанди хуб, эҳёи оину анъанаҳои мардумӣ, омӯзиши осори классикони тоҷик таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир карда шуд.

Гузаронидани викторинаҳо ва мизи мудаввар аз тарафи омӯзгорони ноҳияи номбурда Бошиева Ҳ., Қамарова Ш., Бобониёзова Г. низ баёнгари истифодаи доимии усулҳои фаъол, ҷиҳати равнақ бахшидани тарбияи насли наврас дар руҳияи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ мебошад.

Мавриди амал қарор додани мавзуи таҳқиқотӣ бо истифода аз стратегияҳои “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт – омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” дар муассисаҳои таълимии номбурда имконият фароҳам овардааст, ки салоҳиятҳои хонандагон ҳаматарафа рушд ёбанд. Ҳамкории тарафайни хонандагону омӯзгорон мақсаднок ба роҳ монда шуда, фаъолиятҳои зиёд анҷом дода шудаанд. Масалан, агар пештар омӯзгорон аз асбобҳои аёни кам истифода мебурданд ва истифода накардани аёниятро дар мавҷуд намубани он баррасӣ мекарданд, ин усул имкон бахшид, ки маводҳои зиёди аёни аз тарафи хонандагон дар ҳамкорӣ бо омӯзгорон тайр карда шаванд. Муҳим он аст, ки ин маводҳои аёни аз маводҳои дастраси маҳал, ки

аутентикӣ - аз истифодабаромада мебошанд, тайёр карда шуда, на фақат дар дарсҳои як фан, балки ҳамаи фанҳо истифода бурда мешаванд.

Чунин маводҳо бештар аз тарафи омӯзгорони муассисаҳои дар боло зикргардидаи шаҳру ноҳияҳои вилоят Давлатов Мамадсаид, Саиданбиёев Фолибҷон, Гулдарбогова Чилла, Замирова Мавлуда, Зиёфатова Саида, Мабатшоева Аслия, Алиназарова Аъло, Ҳукуматшоев Зиннатшо, Шодмонова Сабоҳат, Шодмонбекова Тахмина, Хоникова Зумрад, Бодурбекова Гулбарг, Бошаева Сабзина, Саидиброимов Саидиброим ва дигарон дар ҳамкорӣ бо шогирдонашон тайёр карда шудаанд. Асбобҳои аёни тайёркардашуда ба мавзуъҳои андешаҳои тарбиявӣ – ахлоқӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI, нақши анъанаҳои миллӣ ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон дар ташаккули сирати миллӣ ва дигар мавзуъҳои барномаи таълимӣ баҳшида шудаанд.

Дар маҷмӯъ метавон қайд намуд, ки мушоҳидакунии амалигардонии таҳқиқот дар ин замона расонидани ёрии методӣ ба омӯзгорон ва назарсанчиҳои (менторинг ва мониторинг) барнома, шиносой бо ҳисботҳои ҳамкорон, мушоҳидаҳои фардиву гурӯҳии фаъолиятҳои омӯзгорон собит намуд, ки роҳандозӣ ва амалӣ намудани мавзуи таҳқиқотии “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик” бо истифода аз усулҳои “Алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт – омили асосии рушди салоҳиятҳои хонандагон” дар муассисаҳо мақсаднок роҳандозӣ гардида, натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст.

Агар амалӣ намудани мавзуи таҳқиқотии “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI”-и форсу тоҷик бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ шавад, дар ташаккуд додани сирати миллӣ, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ба талаботҳои давлат ва байналмилалӣ мувоғиқ кардани сифати таълим ва рушди салоҳиятҳои эҷодкорӣ, фикрронӣ, мустақиломӯзӣ, ҳал карда

тавонистани проблемаҳои ҷойдошта, амалӣ гардонидани назария дар амал ва амсоли инҳо мусоидат менамояд.

Дар маҷмӯъ, дар рафти гузаронидани таҳқиқот дар муассисаҳои таълимӣ, анҷом додани озмоишу таҷрибаҳо бо мақсади амалӣ намудани кори илмӣ – таҳқиқотӣ дар мавзуи “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI» корҳои зиёд анҷом дода шуданд. Аз ҷумла:

1. Дар асоси нақша дар муассисаҳои таълимии интихобии дар боло зикргардидаи ВМҚБ ҳар сол 2-3 маротиба дар мувофиқа бо маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, семинарҳои дастурдиҳӣ бо колективи омӯзгорон дар мавзӯъҳои: “Амалигардонии ақидаҳои тарбиявӣ - ахлоқии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба рушди хирад ва сирати миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ», «Таҳияи нақшай дарсӣ дар асоси талаботҳои тадриси муосир ва банақшагирии дарсҳо», «Инъикоскунии дарс», «Тафаккури интиқодӣ», “Истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарси адабиёт”, “Алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт бо истифода аз осори мутафаккирони асрҳои X-XI», “Нақши педагогикаи мардумӣ дар тарбияи ахлоқии насли наврас”, “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ бо истифода аз эҳё намудани анъанаҳои миллӣ” ва амсоли инҳо гузаронида шуданд. Дар ин семинарҳо маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, ҳамаи омӯзгорону роҳбарони иттиҳодияи методӣ ширкат варзиданд. Дар маҷмӯъ, аз соли 2018 то соли 2022 дар ин муассисаҳои таълимӣ 22 адад семинарҳои мақсаднок гузаронида шуданд.

2. Дар ҳамаи муассисаҳои таълимии озмоишиӣ, шиносойӣ ва тавсиядиҳӣ ба роҳбарони иттиҳодияи методӣ оид ба амалигардонии мавзуи таҳқиқотӣ “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик» дар ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ, ҷорабинҳои беруназсинӣ, самаранок ва бо усулҳои фаъол гузаронидани ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ ба роҳ монда шуд. Дар рафти таҳқиқоти 5-сола ба 117 нафар роҳбарони

иттиҳодияи методии омӯзгорони синфҳои болоӣ оид ба натиҷабаҳш равнақ додани кори машғулиятҳои иттиҳодияҳои методӣ, ҳуҷҷатгузорӣ, расонидани ёрии методӣ аз тарафи ин роҳбарон ба омӯзгорон, алоқа ва ҳамкории маъмурияти муассисаи таълимӣ ба роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ, роҳбарони кабинети (гӯшаи) методӣ ба роҳбарони иттиҳодияи методӣ, баланд бардоштани сифати таълими фанҳои таълимии синфҳои болоӣ, бо мақсади амалигардонии мавзуи таҳқиқотӣ, ёрии амалии методӣ расонида шуд.

3. Аз арзёбӣ ва назарсанҷӣ маълум гардид, ки гузаронидани семинарҳо барои маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, роҳбарони иттиҳодияи методӣ, омӯзгорон натиҷаи дилҳоҳ дода тавонист. Аз ҷумла:

- ҳуҷҷатҳои лозимӣ аз тарафи роҳбарони иттиҳодияи методӣ мувофиқи имкон ба роҳ монда шуда, «Амалигардонии осори мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба рушди хирад ва сирати миллӣ дар дарсҳои ҳаррӯза» дар нақшаҳои ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ ҷой доранд;
- дарсҳои омӯзгорон аз тарафи роҳбарони иттиҳодияи методӣ мушоҳида шуда, тавсияҳо дар дафтари тавсияҳои фардии омӯзгорон оид ба амалигардонии мавзуи болозикр қайд гардидаанд;
- дафтари иштирок ба дарсҳои омӯзгорон ҷиҳати табодули таҷриба дар мавзуи «Амалигардонии осори мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик оид ба рушди хирад ва сирати миллӣ дар дарсҳои ҳаррӯза» ташкил карда шуда, қайдҳо дар дафтарҳо мавҷуданд;
- ба нақşaҳои роҳбарони иттиҳодияи методӣ мавзуъҳо оид ба мувофиқгардонии ҷараёни таълим бо ҳаёт бо роҳҳои истифодаи осори мутафаккирони асрҳои X-XI оид ба рушди хирад ва сирати миллӣ, анъанаҳои миллӣ, педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон, бо усулҳои фаъол гузаронидани дарсҳо, ҷорабиниҳои беруназсинфӣ, тафаккури интиқодӣ, инъикоскунӣ ва амсоли инҳо дохил карда шуданд;
- дар ҳамаи муассисаҳои таълимии таҷрибавӣ барои роҳбарони иттиҳодияи методӣ ва омӯзгорон дафтари фардии тавсияи методӣ, ҷиҳати амалӣ намудани мавзуи таҳқиқотӣ ташкил карда шуда, тавсияҳо

дар ин дафтарҳо доимо аз тарафи муҳаққик дар рафти гузаронидани ёрии методӣ қайд карда шуданд;

- нақшаҳои дарсҳои күшоду намунавӣ, суратмаҷлисҳо ва нусхай ҳисботи ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ, рефератҳои омӯзгорон дар парвардаҳои алоҳида ҷой дода шудаанд. Аз таҳлили ин ҳуҷҷатҳо аён гардид, ки ба амалигардонии мавзуи таҳқиқотӣ “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X – XI» диққати асосӣ дода шуда, корҳои зиёд дар ин самт анҷом дода шудаанд;
- назорати маъмурияти муассисаҳои таълимӣ низ аз болои кори шаклҳои колективонаи корҳои методӣ ба роҳ монда шудааст. Дар шӯрои педагогии муассисаҳои таълимии номбурда ва маҷлисҳои назди директор масъалаҳо оид ба амалигардонии мавзуи “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X – XI» дохил гардида, мавриди муҳокима қарор дода шудаанд.

4. Тавре дар боло қайд гардид, дар рӯзҳои сафари хизматӣ ба қисмати муҳими кори таълиму тарбия - мушоҳида ва таҳлили дарс диққати асосӣ равона карда шуд. Дар ҷараёни ёрии методӣ ба омӯзгорон оид ба усулҳои банақшагирии дарс ва истифодаи усулҳои фаъоли таълим маълумоти муфассал дода шуда, иштирок ба дарс аз шиносой бо нақшаҳои дарсӣ сар шуд. Ба ёрии онҳо нақшаҳои дарсии яксоата тартиб дода шуда, оид ба тарзи гузаронидани дарсҳо бо усулҳои фаъоли таълим тавсияҳои доимӣ дода шуда, мавриди санчиш ва арзёбӣ қарор дода шудаанд.

5. Роҳҳои инъикос намудани дарс дар се марҳила: инъикоси пеш аз амал, дар раванди фаъолият ва инъикоси баъд аз фаъолият ба омӯзгорон фахмонда дода шуда, намунаи варақаҳои инъикосӣ низ ба онҳо дастрас карда шудаанд.

6. Дар раванди ёрии методӣ, пеш аз иштирок ба дарсҳои омӯзгорон, нақшаҳои дарсӣ мавриди шиносой ва додани тавсияҳои методӣ дар ин самт қарор дода шуда, иштирок ба дарсҳо амалӣ гардид. Таҳлилҳо

нишон доданд, ки нақшаҳои дарсӣ дар асоси барномаи таълимӣ ва тавсияҳои муҳаққиқ таҳия шуда, дар дарсҳои ҳаррӯза аз онҳо мақсаднок истифода бурда мешавад.

7. Дар аксарияти муассисаҳои таълимӣ, мувофиқи мақсад дар мувофиқа бо маъмурияти муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон дарсҳои таҷрибавӣ ба навор гирифта шуда, маҳфуз карда шуданд. Теъдоди дарсҳои банаворгирифташуда 25 ададро ташкил медиҳад, ки ин дарсҳо дар доираи амалигардонии мавзуи таҳқиқотӣ гузаронида шуданд. Дарсҳои мушоҳидашуда дар охири ҳар рӯз фардӣ мавриди таҳлил ва тавсиядӣ қарор дода шуданд. Тавсияҳое, ки ба омӯзгорон дода шуданд, дар дафтари тавсияҳои методии фардии омӯзгорону роҳбарони иттиҳодияи методии омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик қайд карда шуданд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳамаи тавсияҳо дар асоси нақшай таълимӣ, барномаи таълимӣ, талаботи стандартҳои фанӣ оид ба мавзуи таҳқиқотӣ дода шуданд.

8. Ҷамъомадҳои иттиҳодияи методӣ дар муассисаҳои такягоҳӣ може як бор ва дар дигар муассисаҳо дар ду моҳ якбор мегузаранд. Ба роҳбарони иттиҳодияи методии муассисаҳои гайритакягоҳӣ низ дастур дода шуд, ки мувофиқи имкон може як бор иттиҳодияи методиро гузаронанд ва омӯзгорони ҷавону навкорро низ ба машгулиятҳои иттиҳодияи методӣ бештар ҷалб намоянд.

Барои арзёбӣ намудани таҳқиқотҳои анҷомдодашуда ва гузаронидани таҳлилҳо оид ба ҳалли проблемаҳое, ки дар ибтидои таҷрибагузаронӣ ва пурсишҳо дар муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф мавҷуд буданд, дар охири ҳар соли хониш санчишҳо доир карда шуданд. Барои муайян намудани натиҷаи ташаккули дониши хонандагон аз фанни адабиёти тоҷик оид ба осори мутафаккирони асрҳои X-XI ва нақши ин дарсҳо дар тарбияи насли наврас, аз ҷумла, ташаккули сирати миллӣ, санчишҳо дар охири соли хониш низ бо роҳи пур кардани пурсишномаҳо (анкетҳо) ва корҳои хаттӣ гузаронида шуданд.

Чун таҳқиқоти ибтидой дар таҳқиқоти интиҳоӣ низ пурсишномаҳо, корҳои хаттӣ ва вақти гузаронидани онҳо дар ҳамаи муассисаҳо, такягоҳӣ ва ҳамрадиф яксон буд. Натиҷаи корҳои хаттӣ дар асоси баҳои 4 бала: 5-аъло, 4-хуб, 3-қаноатбахш ва 2-ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ шуданд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти интиҳоӣ дар ҷадвали №3 ва 4 инъикос ёфтааст.

Ҷадвали №3

Натиҷаи интиҳоии арзёбии дониши хонандагон дар муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф дар синфҳои 8

Синфҳо	Соли таҳсили 2018 - 2020			
	аъло. бо %	хуб. бо %	қӯб. бо %	ғайри қӯб. бо %
8^a (т)	35,5	40,9	23,6	-
8 ^a (ҳ)	35,8	40,7	23,5	-
8^б (т)	34,9	40,4	24,7	-
8^б (ҳ)	37,3	39,2	23,5	-
Шумораи хонандагон 42 нафар				

Ҷадвали № 4

Натиҷаи интиҳоии арзёбии дониши хонандагон дар муассисаҳои такягоҳӣ ва ҳамрадиф дар синфҳои 9

Синфҳо	Соли таҳсили 2018 - 2020			
	аъло. бо %	хуб. бо %	қӯб. бо %	Ғайри қӯб. бо %
9^a (т)	34,2	41,4	24,4	-
9 ^a (ҳ)	35,8	40,6	23,6	-
9^б (т)	36,8	40,4	22,8	-
9^б (ҳ)	36,1	40,1	23,8	-

Дар асоси таҳлили ин ҷадвалҳо шоҳиди ҳол гардиDEM, натиҷаи дониши хонандагон нисбат ба таҳқиқоти ибтидой ҳеле баланд мебошад. Агар дар таҳқиқоти интиҳои ягон хонандаи синфҳои 8 ва 9 дар вақти санчиш баҳои 5 (аъло)-ро соҳиб нагардида бошад, дар таҳқиқоти интиҳоӣ зиёда аз 34% хонандагон баҳои 5 (аъло) гирифтанд (нигар ба ҷадвалҳои 3-4). Нишондоди баҳои 4 (хуб) аз 3 (қанотбахш) баръакси таҳқиқоти ибтидой баландтар гардид (нигар ба ҷадвалҳои 3-4). Дар таҳқиқоти интиҳоӣ ягон хонанда баҳои ғайриқаноатбахшро соҳиб нашуд.

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки гузаронидани озмоиш ва таҷриба дар муассисаҳои таълимӣ бо мақсади амалигардонии таълим ва омӯзиши мавзуи “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсире мутафаккирони асрҳои X-XI» натиҷаи мусбат дод. Ба маъмурияти муассисаҳои интиҳобӣ, роҳбарони иттиҳодияи методӣ, роҳбарони синфҳо ва омӯзгорони дарсдиҳанда тавсия дода шуд, ки минбаъд низ ба ин мавзуъ дикқати асосӣ равона намоянд, зоро мавзуи таҳқиқшуда дар тарбияи ахлоқии насли наврас нақши қалон дорад.

Хулоса оид ба боби IV

Боби чоруми рисола таҳқиқ ва дар педагогикаи муосири миллӣ татбиқ намудани афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI, вижагиҳои рушди сирати миллии хонандагони муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таълимоти мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик ва раванди амалишавии арзишҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI дар муассисаҳои таълимии интиҳобӣ ва ҳамрадифи шаҳру ноҳияҳои Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф”-ро дар бар мегирад.

Дар ин бора исбот карда шуд, ки тарбияи насли наврас вижагии асосии таълимоти ниёгон, мавзуи марказии осори адибони асрҳои X-XI ва баъдӣ буда, дар замони кунунӣ он мақоми боз ҳам ҳассостарро қасб кардааст. Зоро тарбия амалкарди ҳар инсон буда, амал, рушд ва такмилро талаб дорад ва дар ташаккули сирати миллӣ, ба ахлоқи ҳамида раҳнамун намудани насли наврас мақоми аслӣ дорад.

Вобаста ба ин таҳқиқ ва исбот карда шуд, ки дар замони муосир масъалаи пайдо шудани проблемаҳои муҳталиф дар байни наврасону ҷавонон, ки ба инкишофи ахлоқ, ташаккули сирати миллӣ ва қасб кардани дониши онҳо таъсири ҷиддӣ мегузоранд, боиси нигаронӣ мебошад. Барои бартараф намудани проблемаҳо дар ин боб афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI таҳқиқ гардида, роҳҳои татбиқи он дар педагогикаи муосири миллӣ баррасӣ карда шуданд.

Ҳамзамон асоснок карда шуд, ки яке аз вижагиҳои муҳим, ки дар тарбияи насли наврас мусоидат меқунад, ин андӯхтани дониш ва дар амал татбиқ кардани он аст. Аз ин лиҳоз, ба вижагии китобхониву китобдӯстӣ, донишомӯзиву аз худ намудани мероси адабии шуарои классик, маҳсусан осори мутафаккирони давраи тиллоии рушди адабиёти тоҷик - асрҳои X-XI диққати асосӣ равона карда шуд. Ба насли наврас ва ҷавон роҳҳои ҷустуҷӯ ва омӯхтани осори ин мутафаккирон нишон дода шуд.

Раванди амалишавии арзишҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар муассисаҳои таълимии интихобии ВМҚБ бо истифода аз таҷрибаи филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ” мавриди озмоиш қарор дода шуда, натиҷаҳои озмоиш ва таҷриба дар рисола ҷо дода шуданд.

ХУЛОСАИ УМУМЙ

1. Натицаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ:

1) Дар қисматҳои назариявии рисолаи докторӣ қайд намудем, ки мақсади ҳар як кори таҳқиқотӣ аз муайян намудани аҳамияти ин ё он мавзуъ ва пешкаш намудани роҳи амалигардонии он дар ҳаёти ҳаррӯза иборат аст. Таҳқиқоти кори илмии мо событ соҳт, ки мавзуи: “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик” мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, мубрам будани он исбот гардид ва дар боби IV, ки ба корҳои озмоиши Ҷаҳонӣ ва таҷрибавӣ баҳшида шуд, амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои болозикр дар дарсҳои омӯзгорон ва дар маҷмӯъ, алоқаманд намудани ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон ба ҳаёт муайян карда шавад. Дар ин рисола дар ҳар боб ва зербобҳо ақидаҳои ин мутафаккирон вобаста ба ташаккул додани хирад ва сирати миллии насли наврас, равнақ баҳшидани сифати таълиму трабия ва дигар ҷанбаҳои мухталифи ҳаёт мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шуда, тавсияҳои мушаххас дода шуданд. Дар асоси тавсияҳои додашуда, омӯзгорон, падару модар, хонандагон ва бархе аз аъзои фаъоли чомеа, ки ба кори озмоиши Ҷаҳонӣ ҷалб гардиданд, дар тарбияи насли наврас ин ақидаҳоро мавриди истифода ва амал қарор доданд [3-М], [4-М], [5-М], [6-М], [13-М], [14-М], [22-М], [23-М], [24-М], [25-М].

2) Маврид ба қайд аст, ки давраи дигаргуниҳо қатъии рушди бемайлони чомеа омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони бузурги форсу тоҷик, минҷумла мутафаккирони асрҳои X-X1 муҳим аст, зоро афкори педагогии онҳо на фақат барои мардуми тоҷик, балки барои мардуми саросари дунё, ҳалқу миллатҳои мухталиф дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавон ва дар маҷмӯъ, пешрафти чомеа дорои аҳамияти қалон аст ва омӯзишу амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик роҳи дурусти пешрафти ҳаёт ва омода намудани насли наврас ба ояндаи босаодатро нишон дод. Аз ин лиҳоз, ин афкор

дар кори таҳқиқотӣ омӯхтаву таҳқиқ карда шуд [7-М], [10-М], [11-М], [24-М], [25-М].

3) Дар эҳё ва равнақ бахшидани арзишҳои миллӣ ва баҳусус, ташаккули хирад ва сирати миллии мардуми тоҷик бошад, афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик мавқеи асосӣ дорад. Таҳқиқот исбот намуд, ки афкори педагогии мутафаккирони ин аҳд ҷанбаҳои асосии таълиму тарбияро дар бар мегирад ва дар осори ин мутафаккирон ақидаҳои муҳим ва натиҷабаҳш оид ба равнақ бахшидани сирати миллӣ, тақвият бахшидани арзишҳои миллӣ аз қабили ватандӯстӣ, сулҳу субот, эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ, иттиҳоду иттифоқ, омӯхтани илму дониш, дар амал татбиқ намудани донишҳои гирифта, баҳра гирифтани аз таҷриба ва ба роҳ мондани табодули таҷриба, тарбияи фарзанд дар руҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, шинохти ҳаққи падару модар, тозагиву зебопарастӣ, ҳамқадами замон будан, меҳмоннавозӣ, муҳаббат бо аҳли оила, хешу табор, ёру дӯст, тарбияи дурусти оилавӣ, пешрафти хуби фарзандон дар таълим, ҳамкории доимии муассисаҳои таълимӣ, падару модар ва аҳли ҷомеа, эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳои миллӣ, риоя кардани арзишҳои ахлоқӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ ва амсоли инҳо тарғибу ташвиқ шудаанд ва дар рисола ин ақидаҳо асоснок карда шуданд [10-М], [11-М], [12-М], [15-М], [16-М], [17-М], [22-М], [23-М], [24-М], [25-М].

4) Нуктаи калидие, ки дар афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик ҷой дорад ин аст, ки дунё бо суръати баланд пеш меравад, инсоният ба қуллаҳои баланди зиндагӣ мерасад, шароитҳои зиндагӣ тағйир ёфта, давра ба давра дигар мешаванду ба ҳаёт мутобиқ мегарданд, ҳаёт ранги дигар мегирад, аммо чизе ки бояд тағйир наёбад ин арзишҳову ахлоқи миллӣ мебошад. Ҷаҳонишавии ҷомеа набояд арзишҳои миллии мардуми тоҷикро аз байн бибарад ё арзишҳои бегона ҷойгузини он гарданд, балки онҳоро бояд ҳифз намуд ва ташаккул бахшид. Насли наврас ва ҷавон бояд тавре таълиму тарбия ёбад, ки ҷаҳонишавии ҷомеа ба арзишҳои миллӣ ва ахлоқии онҳо набояд

таъсири манфӣ расонад, балки он бояд омили ташаккули сирати миллӣ гардад. Маҳз таҳқиқу амалигардонии афкори педагогии мутафаккирони асрҳои болозикр, ки дар ин рисола таҳқиқу аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуданд, дар расидан ба ин мақсад мусоидат намуданд [22-М], [25-М]. Аммо ин маънои онро надорад, ки афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик оид ба ташаккули хирад ва сирати миллӣ пурра дар рисолаи доктории мазкур омӯхта шуда бошад. Таҳқиқоти анҷомдодашуда низ баъзе роҳҳои ташаккули хирад ва сирати миллиро дар бар мегирад, аммо паҳлуҳои зиёди мавзуъ ҳанӯз ҳам таҳқиқотталабанд [11-М], [12-М], [15-М], [17-М], [18-М], [24-М],

5) Таҳқиқ ва таҳлили муҳтасари ақидаҳои педагогии мутафаккирон ва коркард намудани мавзуи: “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик” собит намуд, ки андешаҳои мутафаккирони ин аҳд дар ин мавзуъ ҳамабастагии ногусастаний доранд. Мутафаккирон хирадро подшоҳи вучуди инсон, мақсади асоии ҳастии ў, омили рушду нумӯи зиндагӣ, омили ташаккули сирати миллӣ дониста, рушди фаъолияти ҷомеаро бе он тасаввур намекунанд. Инсон дар рӯи замин ба зиндагии хуб, некиву некӯкорӣ, омӯзишу табодули таҷриба, таълиму тарбия, омӯхтани илму дониш, пешрафти соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ, рӯзгори хуш, тани сиҳат, ахлоқи шоистаи инсонӣ ва амсоли инҳо ниёз дорад. Ба қавли мутафаккирони номбурда ҳамаи ин пешравиҳо ва мақсадҳо ҳамон вақт ба даст омада метавонанд, ки одамони олам дар ташакkul бахшидани хирад ва сирати миллӣ сабитқадам бошанд. Ба истифодаву равнақ бахшидани хирад таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, фарзандони хеш ва насли наврасро дар руҳияи истифодаи мақсадноки хирад, ташаккули арзишҳо ва сирати миллӣ, омӯхтан ва амалӣ намудани педагогикаи мардумӣ ва эҳёву равнақ бахшидани ањанаҳои миллӣ тарбия намоянд [15-М], [16-М], [17-М], [23-М], [24-М].

6) Дар маҷмӯъ, кори илмӣ – таҳқиқотиро дар мавзуи “Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои

Х-Х1-и форсу точик” – ро хулоса намуда, исбот намудем, аз таҳқиқ ва асоснок намудани ақидаҳои педагогии ин мутафаккирон муайян гардид, ки онҳо дар пешрафти кори таълиму тарбия ва дар умум, инкишофи ҳаёт дар мадди назари маъмурият ва омӯзгорони муассисаҳои таълими, падару модар ва ахли чомеа, наврасону ҷавонон қарор додани нуктаҳои зерро муҳим мешуморанд, ки дар қисматҳои назариявию амалии кори таҳқиқотии мо роҳҳои амалигардонии ин нуктаҳо муайян ва асосонок карда шуданд:

1. Талаби илм намудану аз омӯхтан ғофил нагаштан ва дар чаҳорҷӯбаи ахлоқу арзишҳои миллӣ истифода намудани донишҳои гирифта. Масалан, исбот карда шуд, гурӯҳҳои тундрав низ ба дониш такя мекунанд. Онҳо низ дар тайёр кардану омода намудани насли наврасу ҷавон ба амалҳои зишт аввал ба таълими онҳо машғул мешаванд. Бо донишҳои гайриахлоқӣ майнаи онҳоро вайрон мекунанд ва онҳоро ба доми фиреб гирифтор мекунанд. Ё дуздон барои тақвият баҳшидани доираву гурӯҳи худ насли наврасу ҷавонро таълим медиҳанд ва роҳхову усулҳои ба ин кор даст заданро ба онҳо меомӯзанд ва ғ. Аммо ин донищест, ки мутафаккирони асрҳои зикргардида ва мутафаккирони асрҳои баъдиву муосир низ онро саҳт маҳкум мекунанд ва танҳо донишшеро, ки дар чаҳорҷубаи ахлоқи инсонӣ аст ва ба манфиати мардум ва пешрафти чомеа аст, тарғиб менамоянд.

2. Аз омӯзиши зарра ба баҳр табдил додани дониш, такмили дониш ва маҳорати қасбӣ ва амалӣ намудани ин дониш дар ташаккули хирад ва сирати миллии насли наврас.

3. Ҳамкории доимии маъмурияти муассисаҳо, омӯзгорон ва падару модар бо олимону донишмандон ва машварат гирифтан аз онҳо дар зиндагӣ.

4. Таъмини ҳамкории мақсадноки маъмурияти муассисаҳои таълими, омӯзгорон ва ҳар як аъзои чомеа.

5. Мақсаднок истифода бурдан аз ҷаҳонишавӣ ва рушди bemailoni zindagӣ, ilmu tekhnikaи муосир.

6. Такмили маҳорати қасбӣ, бозомӯзӣ ва худомӯзӣ.
 7. Такмили маҳорати қасбӣ бо истифода аз таҷрибаи мамлакатҳои дунё тариқи онлайн-омӯзиш ва такмили ихтисос намудан дар донишкадаҳои такмили ихтисоси байналмилалӣ дар асоси имкониятҳои мавҷуда.
 8. Ба таълиму тарбия бо тайёрӣ ва омодагии ҷиддӣ машғул шудани омӯзгорон, нишон додани масъулияти баланд дар фаъолияти педагогӣ, истифодаи доимии усулҳои фаъол ва самарабахши замонавӣ дар дарсҳои ҳаррӯза.
 9. Ҳавасмандгардонии омӯзгорон, расонидани ёрӣ аз ҷиҳати моддӣ, ба омӯзгорон аз тарафи масъулини соҳаи маориф ва мақомотҳои маҳаллӣ, ташкили имтиёзҳо барои омӯзгорон.
 10. Муносибати хуб доштани омӯзгорон бо аҳли ҷомеа ва муносибати хуби аҳли ҷомеа бо омӯзгорон, таъмини муносибати хуби таълимдиҳандаву таълимгиранда дар муассисаҳои таълимиӣ ва берун аз он.
 11. Ба омӯзгорони коромӯзу навкор ёрӣ расонидан аз тарафи маъмурияти муассисаҳои таълимиӣ, омӯзгорони соҳибтаҷриба ва роҳбарони иттиҳодияи методӣ.
 12. Ташвиқи дурусти интиҳоби қасб ва самаранок дар амал истифода бурдани он дар байни наврасон. Ташвиқи шогирдон дар интиҳоби қасбҳои ба талаботи бозори меҳнату замон ҷавобгӯ.
 13. Мувоғиқ гардонидани ҷараёни таълиму тарбия бо ҳаёт бо истифода аз афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ.
 14. Ҳамкорӣ дар таълим ва тарбия (ҳамкории муаллим бо хонанда, хонанда бо хонанда ва муаллим).
 15. Равнақ бахшидани табодули таҷриба. Ба рушди салоҳиятҳои хонандагон диққати асосӣ равона кардан.
- Аз гузаронидани озмоиш ва корҳои амаливу таҷрибавӣ дар муассисаҳои таълимии озмоишиӣ дар мавзуи “Ташаккули хирад ҳамчун

хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик” муайян гардид, ки дар фаъолияти ҳаррӯза, баҳусус, дар рафти дарс, чорабиниҳо, маҳфилҳо, тарбияи фарзанд дар оила омӯзгорон, падару модар ва аҳли ҷомеа ба нуктаҳои муҳими зер диққати асосӣ равона намуданд:

1. Дониш асоси рушди хирад.
2. Таъмини ҳамbastagии хирад ва фарҳанг.
3. Роҳнамоӣ намудани насли наврас дар гирифтани панди хирадмандон.
4. Риояи одоби муюшират.
5. Ба роҳ мондани табодули таҷриба байни хонандагон, омӯзгорон, падару модар ҷиҳати ташаккули хирад ва сирати миллӣ ва сабақ гирифтани аз таҷрибаи ниёгон.
6. Дар ниҳоди насли наврас тарбия намудани анъанаи ниёгон - машғул будан ба некӣ ва некӯкорӣ, саховатмандӣ ва меҳрубонӣ, дасти мадад дароз намудан ба ашҳоси ниёзманд ва ғайра.
7. Таъмини ҳамbastagӣ ва алоқаи доимии хирад ва дониш. Такмили дониш бо истифода аз хирад ва равнақ баҳшидани хирад бо истифода аз дониш.
8. Такя намудан ба истифода ва рушди хирад дар зиндагӣ, ташвиқу тарғиби ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар фаъолияти илмӣ ва эҷодӣ.
9. Ба кор бурдани ҷашми хирад дар зиндагии рӯзмарра. Бо ҷашми хирад нигаристан ба олами атроф, пешрафти ҷомеа, тараққиёти илму техника ва дар доираи ҷаҳорҷӯбай ақлу хирад ва аҳлоқи ҳамида ба кор бурдани тағйиротҳои замон.
10. Огоҳ будан аз таъсири муҳит ва мақсаднок мавриди истифода қарор додани он.
11. Тақвият баҳшидани тарбия дар оила, замина гузоштан барои ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар оила ва интиқоли он аз оила ба ҷомеа.

12. Соҳиб будан ба ахлоқи неки инсонӣ ва тақвияти он.
13. Ташвиқу тарғиби насли наврас дар ба роҳ мондани машварати доимӣ гирифтан аз хирадмандон, олимону донишмандон, куҳансолон, шахсони рӯзгордидаи соҳибтаҷриба, падару модар ва ба кор бурдани ин раҳнамоиҳо дар зиндагии ҳаррӯза.
14. Дар ниҳоди насли наврас тарбия намудани авфу бахшиш, бо роҳи мусолиҳатомез ва бо истифодаи хирад ҳал намудани мушкилиҳо, муноқишаҳо ва ихтилофотҳои мавҷуда ва бо ин васила тақвият бахшидани дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, иттиҳоду иттифоқ, сулҳу субот ва вахдат дар миёни насли наврасу ҷавон ва аҳли чомеа.
15. Ташвиқи доимии ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар миёни насли наврас, муайян намудани роҳҳои расидан ба ин мақсад.
16. Дар ниҳоди насли наврас парваридани пеша кардани роҳи рост ва дур будан аз дурӯг ва риё.
17. Тарбия намудани насли наврас дар руҳияи эҳтиром гузоштан ба модарон, занону бонувон, эҳтиром гузоштан ба масъалаи гендерӣ дар ҳаёт.
18. Бо такя бар хирад, панду насиҳат ва осори мутафаккирони асрҳои X-XI – и тоҷик ва мутафаккирони асрҳои баъдӣ ислоҳ намудани хатогиҳое, ки дар зиндагӣ ба онҳо рӯбарӯ шудаанд ва барнагаштан ба тақроран роҳ додан ба хатогиҳо дар зиндагӣ.
19. Ташвиқи ватандӯстӣ ва муҳофизати ватан, таъкими сулҳу субот дар ниҳоди насли наврас.
20. Пос доштани арзишҳои миллӣ ва ташаккули ин арзишҳо.
21. Эҳё ва равнақ бахшидани анъанаҳо ва арзишҳои милливу мардумӣ.
22. Дурӣ ҷустани наврасону ҷавонон аз ҳурофт ва ифратгарӣ ва муборизаи доимӣ бурдан бар зидди ин падидаҳои номатлуб.
23. Мусоидат намудани падару модар дар ташкили оилаҳои солим аз тарафи фарзандон.
24. Равнақ бахшидани хунарҳои мардумӣ.

2. Тавсияҳо барои истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар амал:

Бо мақсади тақвият бахшидани тарбияи насли наврас ва бартараф намудани мушкилиҳои болозикр дар асоси ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик, таълимоти педагогикии мардумии тоҷикони Бадаҳшон, таҷрибаҳои ҷандинсола дар соҳаи маориф ва кор бо ҷомеа, анҷом додани таҳқиқотҳо дар бораи ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ ҳулоса, тавсия ва пешниҳод менамоям:

1. Истифодаи доимӣ ва бамавқеи усулҳои фаъолу замонавии таълим дар дарсҳои ҳаррӯза, гузаронидани ҷорабиниҳои беруназсинфибу беруназмуассисавӣ аз тарафи омӯзгорон, роҳбарони синфҳо, маъмурияти муассисаҳои таълими, роҳбарони созмонҳои хонандагон.

2. Ба таҳсили ҳатмӣ фаро гирифтани наврасон ва таъмини давомоти хуб.

3. Ба маҳфилҳои фаннӣ, маҳфилҳои ҳунарӣ, забономӯзӣ, ҷорабиниҳои беруназсинфибу беруназмуассисавӣ ва дигар маросимҳо бештар ҷалб намудани духтарон, соҳиби таҳсилоти олий намудани онҳо, ҳамчун оғарандана ва тарбиятгари насли имрӯзу фардои миллат.

4. Бартараф намудани нуқсониҳои иҷтимоӣ – педагогӣ, то ки наврас ҷиҳати надоштани дониш, маҳорат ва малакаҳои мусбати зарурӣ рафтори нодурустӣ содир нанамояд ва таҳти таъсири тарбияи нодуруст дар ӯ рафтори қолабии манғӣ шакл нагирад.

5. Омӯхтан, пешгирий ва бартараф намудани нуқсониҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аз тарафи падару модар, зоро вазъиятҳои номусоиди иқтисодии падару модар метавонанд омили ба дasti манфиатҳоҳон афтиданӣ фарзандон гарданд ва бо андаке бароварда шудани ниёзи иқтисодии наврасон аз тарафи ашҳоси роҳгум замина барои аз даст рафтани арзишҳои миллӣ ва ахлоқи неки наврасон арзи вучӯд менамояд.

6. Огоҳ будан аз нороҳатии амиқи равонии наврасон ва ҷорачӯй намудан ҷиҳати бартараф намудани ин нороҳатиҳо.

7. Дар доираи имкониятҳои мавҷуда таъмин намудани шароити мусоиди ҳаётӣ ва рушд.

8. Аз чиҳати равонӣ расонидани қӯмак ба камфаъолон, наврасони эҳсосотзада, ки дар муҳити носолими психологӣ камол ёфта, ба нокомиҳои пайиҳам дар таълим, вайроншавии муносибатҳо бо ҳамсолон, муносибати нодуруст (ноодилона, дағал, бераҳмона) аз ҷониби волидон, муаллимон, ҳамсинфон ва амсоли инҳо гирифторанд.

9. Муайян намудан ва бартараф кардани мушкилиҳои ба саломатии наврасон алоқаманд аз тарафи падару модар дар ҳамкорӣ бо роҳбарони муассисаҳо, роҳбарони синфҳо ва омӯзгорон.

10. Омӯхтану бартараф намудани тамоюлҳо дар ҳолати саломатӣ - инкишофи ҷисмониву равонӣ, буҳронҳои синнусолӣ, ифротии характер ва дигар сабабҳои ҳусусияти физиологӣ ва психоневрологидошта.

11. Таъмин намудани шароити мусоиди ҳаётӣ ва рушд, зухури шууронаи фаъоли берунию ботинӣ, машғул намудан ба фаъолияти манфиатнок, таҳлиф ва амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои мусбати иҷтимоӣ ва шахсии арзишнок.

12. Саҳми арзанда гузоштани омӯзгорон, падару модар, фаъолону пешқадамон дар солимгардонии муҳити атроф ва таъмини шароитҳои мусоид барои тарбияи насли наврас.

13. Ташвиқи наврасон дар баланд бардоштани маданияти муюшират, истифодаи бамавқеъ ва мақсадноки техникаи мусоир: Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, телефонҳои мобилий, ВАО ва ғ. Наврасону ҷавонон ташвиқу тарғиб карда шаванд, ки васоити техникро барои таълиму тарбия истифода бурда, аз гирифтани маълумотҳои гайриаҳлоқӣ ва иттилооти хирадхаробкунанда, хушунатомез ҳуддорӣ намоянд.

14. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳҳои фаъоли наврасону ҷавонон ташкил карда шуда, китобхонӣ, омӯзиши осори адибони тоҷик, омӯзиш ва таҳлили ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X-XI, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва мардумӣ, таҳлили ашъори гузаштагон ба ҳукми анъана дароварда шавад.

15. Роҳҳои тақвият бахшидани оиладорӣ, таъмини солимии оила омӯхта шуда, таҳқиқ ва амалӣ карда шавад.

16. Таъмин намудани муносибати хуб дар оила аз тарафи падару модар, пешгирий намудани ҷудоӣ, ҳичрон, муҳочират, муноқишаву нофаҳмиҳо дар оила.

17. Ҷиҳати мақсаднок омода намудани насли наврасу ҷавон ба оиладорӣ, ки сарчашмаи асосии ташаккули хирад, сирату арзишҳои миллӣ мебошад, семинарҳои омӯзиший, курсҳои қўтоҳмуддат ва дарозмуддат барои насли наврас ва оилаҳои ҷавон ташкил карда шаванд.

18. Ташкили маҳфилҳо дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва заминай муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар мавзуҳои оиладорӣ, амсоли “Маърифати оиладорӣ”, “Дурандеш”, “Хирадварзон”, “Оилаи солим” ва гайра.

19. Таъмини муносибати хуб бо хоҳару бародарон ва дигар аъзоёни оила аз тарафи сардорони оила, падару модар, кӯҳансолон ва қӯшиши интиқол додани ин анъанаҳо ба наслҳои оянда.

20. Ҷалб накардани наврасон ба корҳои тиҷорат, савдо дар бозорҳо, бо мақсади тақвият бахшидани иқтисодиёти хеш, ба даст овардани маблағ, таъмин намудани хонавода.

21. Кӯмак намудан ба шогирдон дар омӯзиши фанҳои таълимӣ дар муассисаҳо ҷиҳати бартараф намудани нокомиҳои доимӣ дар таълим.

22. Тақвияти ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳо ва ташкил намудани дарсҳои иловагӣ, маҳфилҳои фанӣ, эҷодӣ ва фарҳангӣ, чорабиниҳои беруназсинӣ ва амсоли инҳо.

23. Риояи одоб ва талаботҳои либоспӯшӣ, ташвиқи тақлид накардан ба фарҳангҳои бегона, наомадан ба дарс бо нақлияёт, телефонҳои мобилий, маблағи зиёд, ҷиҳати пешгирий намудани таассурот нисбати ҳамсинфон.

24. Роҳ надодани падару модар ба гайримуқарарӣ умевор намудани фарзандон: умевор накардан ба таҳсил бо роҳи сӯистифода аз

вазифа, мақом, дорой, пардохти маблағҳои иловагӣ, харидани нақлиёти гаронарзиш, умедвор накардан барои дохил намудан ба муассисаҳои олии кишвар ё берун аз он бо роҳҳои ғайрирасмӣ.

25. Ҳамкории доимии омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, аъзоёни маҳфилҳо, падару модар бо кумитаи телевизион ва радиои шаҳру ноҳияҳои кишвар. Роҳандозӣ намудани барномаҳо вобаста ба ташаккул бахшидани сирати миллии насли наврас. Дар барномаҳои телевизионӣ баромадҳои кӯдакону наврасон дар мавзӯъҳои “Афсонагӯӣ”, “Донишвар” ва амсоли инҳо дода мешаванд, аммо ин қонеъкунанда нест. Аксарияти барномаҳо ба ташаккули дониш нигаронида шуда, ба рушди салоҳиятҳои хонандагон, тарбияи ахлоқӣ, арзишҳои миллӣ таваҷҷуҳи камтар равона карда мешавад. Хуб мешуд, ки ин тарафи масъала мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирифт.

26. Ба роҳ мондан ва тақвият бахшидани ҳамкориҳои насли наврас ва ҷавон бо бахши фарҳанг, ки ҷузъи ҷудонопазири адабиёт ва илм мебошад. Натиҷабаҳш мешуд, агар ҷавонон ба намоишҳо ва иҷрои нақшҳо оид ба ташаккули ахлоқи ҳамида, тақвият бахшидани ташаккули хирад ва сирати миллӣ дар доираи салоҳият ва маҳорати хеш ҷалб гардида, тавассути телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ ин барномаҳо пахш карда мешуданд.

27. Аз тарафи олимон, муҳаққиқони соҳаи педагогика таҳияи системаи намунавӣ оид ба ташаккули хирад – ҳамчун хориқаи сирати миллии насли наврас дар муассисаҳои таълимии кишвар.

28. Анҷом додани корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ бо мақсади бештар омӯхтани ташаккули хирад – ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар осори мутафаккирони асрҳои X-XI дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардумӣ ва анъанаҳои миллии тоҷикони минтиҷаҳои гуногуни Тоҷикистон ва берун аз он.

29. Чоп намудани китобҳо оид ба мавзуи болозикр. Аз тарафи муассисаҳои илмӣ ва мақомотҳои маҳалӣ, вазоратҳои даҳлдор,

сарпарастон, шахсони хайрхоҳ аз чиҳати иқтисодӣ дастгирӣ намудани муаллифон дар чоп намудани китобҳо.

30. Дарёфт, омӯзиш ва паҳн намудани таҷрибаи пешӯдами ниёғон оид ба тарбияи ахлоқии насли наврас бо такя ба педагогикаи мардумӣ, наворгирии ин таҷрибаҳо ва дастрас намудани манбаъҳои электронии ин таҷрибаҳо ба падару модар, омӯзгорон ва аҳли чомеа.

РЎИХАТИ АДАБИЁТ

САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ

1. Консепсияи гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010 №207 // Масъалаҳои маориф, 2010, №3. - С. 83-101.

2. Консепсияи милли тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марта соли 2006 №94 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2006. - № 6. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с.

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 13. 11. 2023 №1994 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №9-10, мод.546.

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак» аз 20.06.2024 №2049. – Душанбе, 2024

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 02.01.2018 № 1497 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №3, мод. 82; с.2011, №6, мод. 459; Қонуни ҔТ аз 02.01.2018 с., №1497.

6. Низомномаи иттиҳодияи методии омӯзгорони фаний // Маҷмӯи санадҳои меъёрию ҳуқуқии таҳсилоти томактабӣ ва умумӣ. Қисми 1. – Душанбе, 2014.

7. Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.08.2018 №483 // Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2015, №494.

ЗАҲИРАҲОИ ЭЛЕКТРОНИЙ

8. Артур Ҕ., Kapp D. Education, Professional Ethics, and the Curriculum: Integrating Moral Education and Professional Education

[Захираи электронӣ]: маҷаллаи илмӣ // Routledge, 2012. – воситаи дастрасӣ: <https://allinweb.ru/pedagogika>.

9. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – режим доступа к журн.: <http://zhurnul.milt.rissi.ru>

10. М.Музаффарӣ. Маъно ва мазмуни мағҳуми «интеллект», «хирад» ва «менталитет» дар адабиёти фалсафӣ (таҳлили муқоисавӣ) [Захираи электронӣ]: мақолаи илмӣ / воситаи дасрасӣ: www.vestnik-ipovszrt.tj.

11. Ҳисоботи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, 2020 [Захираи электронӣ]: ҳисбот / Душанбе, 2020. - воситаи дасрасӣ: www.maorif.tj.

12. Таибов, С.А. Аҳамияти таълим ва тарбия дар оромии чомеа [Захираи электронӣ]: мақолаи илмӣ: воситаи дасрасӣ: www.tajmedun.tj.

МОНОГРАФИЯҲО, КИТОБҲОИ ДАРСӢ, ВАСОИТИ ТАЪЛИМИЙ

13. Абдуллоев А. Адабиёти тоҷик: итоби дарсӣ барои хонандагони синфи 9 / А.Абдуллоев. – Душанбе: Маориф, 1990. - 350 с.

14. Алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт омили рушди маорифи миллӣ. Монографияи илмӣ – методӣ / Муҳаррири масъул Саидиброимов Ш.О. Филиали “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМҚБ / Ш.О.Саидиброимов. – Душанбе, 2020. - 240 с.

15. Атаханов Т. Очеркҳои афкори педагогӣ: воситаи таълим / Т.Атаханов, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифов. - Душанде, 2005. - 224 с.

16. Давлатшоев И. Рушди ҳамкориҳои мактаб, оила ва ҷомеа дар тарбияи маънавии мактабиён: дастури методӣ / И.Давлатшоев. – Душанбе, 2015. – 160 с.

17. Каримзода, М.Б. Независимость и образование, устремлённое в будущее. Научная монография / М.Б. Каримзода. - Душанбе: Маориф, 2020. – 298 с.

18. Муносибати босалоҳият омили рушди таълимуму тарбия: дастури методӣ / Мураттибон: К.Мамадназарбеков, Д.Фуломнабиев. – Хоруг: Логос, 2014. – 80 с.
19. Саидиброимо Ш.О. Системаи дидактикаи Носири Хусрав. Монографияи илмӣ / Ш.О. Саидиброимов. - Душанбе: Ирфон, 2014. - 173 с.
20. Хоников Ш. Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ-методӣ оид ба алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт: дастур барои омӯзгор / Ш.Хоников, Ф.Курбонов, Ҷ.Мулкамонов. – Хоруг: Логос, 2013.
21. Шарифзода Ф. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфи 2 / Ф.Шарифзода. - Душанбе: Маориф, 2023. - 342 с.

МАҚОЛАҲО ВА МАЪРӮЗАҲО

22. Байромӣ Дорюш. Муштаракоти фарҳангии Тоҷикистон ва Ирон / Б.Дорюш; зери назари С. Сулаймонӣ // Фарҳанг ва омӯзиш дар ҳавзаи тамаддуни иронӣ: маҷмуаи мақолоти илмии устодон ва унвончӯёни Тоҷикистон, Ирон ва Афғонистон; Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогии Тоҷикистон; Бунёди Ироншиносии тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 178-182.
23. Каримзода М. Гузариш ба таҳсилоти босифат ва омӯзиши салоҳиятҳои калидии асри XXI – омили асосии рушди устувори мамлакат / М.Б. Каримзода // Маводи конфр. ҷумҳур. илмӣ- амалӣ дар мавзуи «Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълимӣ». - Душанбе: Ирфон, 2018. - 128 с.
24. Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ-методӣ дар мавзуи “Тақвияти дониши фанни омӯзгорон аз фанни забон ва адабиёти тоҷик. Дастур барои омӯзгор / Мураттиб Ш.О. Саидиброимов. - Хоруг: Логос, 2014. – 87 с.
25. Маҳкамов С. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ баҳшида ба рӯзи илм. Такмили ихтисос ва беҳдошти сифати таҳсилот / С.Маҳкамов. - Душанбе, 2014. - 220 с.

26. Оила – манбаи тарбияи неруи зеҳни миллии хонандагони чавон // Маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 174 с.
27. Парпишоев К. Мониторинги сифати таҳсилот дар макотиби муосир / К.Парпишоев // Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмию – амалӣ баҳшида ба рӯзи илм. Такмили ихтисос ва беҳдошти сифати таҳсилот. - Душанбе, 2014. - С. 120 – 127.

ДИССЕРТАЦИЯХО ВА АВТОРЕФЕРАТҲО

28. Гиёсиев, М.И. Педагогические воззрения таджикско-персидских мыслителей X и первой половины XI века и их трансформация в современную национальную педагогику [Текст]: автореф. ... кон. пед. наук: 13.00.01 / Гиёсиев Мехридин Ильёсиддиновиҷ. - Курган-Тюбе, 2009. - 24 с.
29. Давлатбеков, Л.М. Устные и письменные традиции таджикской литературы в Бадахшане (вторая половина XIX и начало XX вв.) [Текст]: дис. ... д-ра филолог. наук: 10.01.03 / Давлатбеков Лоло Мирзоевич. – Душанбе, 2018. – 421 с.
30. Джонназаров, Ҳ.Ҳ. Становление и развитие педагогического образования в Таджикистане [Текст]: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Джонназаров Ҳудойназар Ҳудойкулович. - Душанбе, 1996. - 370 с.
31. Зубайдов У. Теоретико-педагогические основы дифференцированного обучения в школах Республики Таджикистан [Текст]: дис. . д-ра пед. наук: 13.00.01 / Зубайдов Убайд. - Душанбе, 1999. - 332 с.
32. Карамхудоев, Ш.Ҳ. Сопоставительный анализ религиозно – философских Джамеъ-ул-хикматайн Носири Хусрава как философских идеи Носири Хусрава и Джалаледдина Руми [Текст]: дис. ... к. ф. наук: 09.00.03 / Карамхудоев Шукрат Ҳудоназарбекович. - Душанбе, 2009. – 160 с.

33. Каримова, И.Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикской школы [Текст]: автореф. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Каримова Ирина Холовна. - Душанбе, 2000. - 46 с.
34. Назирова, Л.К. Формирование познавательных интересов учащихся в условиях дифференцированного обучения гуманитарно-естественным дисциплинам [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Назирова Латофат Кахоровна.- Душанбе, 2006. – 210 с.
35. Парпишоев, К.З. Формирование познавательных способностей старшеклассников на уроках истории таджикского народа [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Парпишоев Карам Замонович.- Душанбе, 2010. - 170 с.
36. Равичев, С.А. Педагогические основы мониторинга экономических знаний учащихся [Текст]: автореф. ... дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Равичев Сергей Алексеевич.: М., 1997. - 22 с.
37. Саидиброимов, Ш.О. Теоретическая обоснованность дидактической системы Носира Хусрава по формированию логико-мыслительной деятельности учащихся 8-х классов таджикской школы [Текст]: дис. канд. пед. наук 13.00.01 / Саидиброимов Шозодаиброҳим Одилшоевич.- Душанбе, 2013. – 170 с.
38. Устобоева, Д.М. Омилҳои косташавии ахлоқ ва роҳҳои пешгирии таъсири онҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон (таҳлили иҷтимоӣ - фалсафӣ) [Матн]: автореф. дисс. номз. илмҳои фалс 09.00.11 / Устобоева Дилафруз Муҳиддиновна. – Душанбе, 2016. – 19 с.

АДАБИЁТ БО ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

39. А.Аҳмадбек. Наврӯз дар ашъори Ҳ.Шерозӣ // А.Аҳмадбек. Минбари омӯзгорони ҷавон №1. - Ҳоруг, 2006. – С. 7-8.
40. А.Насриддинов. Маърифат ва шарҳи адабиёт / А.Насриддинов. – Душанбе, Ирфон, 1991. - 192 с.

41. Аббос Ҳуррӣ. Оини таҳқиқи илмӣ / Таҳияи Сафар Сулаймонӣ. - Душанбе, 1997. - 76 с.
42. Абдулганий Мирзоев. Абу Абдулло Рӯдакӣ / А.Мирзоев. - Сталинобод: Нашр. давл. Тоҷикистон, 1958. - 277 с.
43. Абдулманиони Насриддин. Куллиёти осор. Дар ҳафт мӯжаллад. Ҷилди якум / А.Насриддин. - Хуҷанд: Ҳурӯсон, 2013. - 608 с.
44. Абдулхусайнӣ Зарринкуб. Бо корвони хулла / Таҳия ва тавзехи Шодӣ Шокирзодаи Нуъмонпур, Райҳон Мамадаминзодаи Соҳибназар // А.Зарринкуб. - Душанбе: Пайванд, 2004. - 335 с.
45. Абдураҳмон Тоҳирҷонов. Рӯдакӣ. Рӯзгор ва осор. Таърихи таҳқиқ (аз забони русӣ тарҷумаи М. Муллоаҳмад) / А.Тоҳирҷонов. - Душанбе: Деваштич, 2008. - 228 с.
46. Абуали ибни Сино. Осори муNTAXаб. Ҷ.2 / А.Сино. - Душанбе, 1980. - 560 с.
47. Абуалӣ ибни Сино. Саргузашт. Пирӯзнома / А.Сино. - Душанбе, 1980. - 400 с.
48. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома / Таҳияи Жул Мул // А. Фирдавсӣ. - Техрон: Беҳзод, 1375. - 824 с.
49. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома, иборат аз 9 ҷилд. Ҷ.2. / Ҳайати таҳририя: А.Самад, К.Айнӣ, З.Аҳрорӣ, А.Алимардонов, А.Хурӯсонӣ, С.Маъмур, Ф.Каримов // А.Фирдавсӣ. - Душанбе, Адиб, 2007. - 475 с.
50. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома, иборат аз 9 ҷилд. Ҷ.3. / Ҳайати таҳририя: М.Осимӣ, К.Айнӣ, З.Аҳрорӣ, А.Маниёзов, М.Н. Османов, Ҳ.Шарифов, М.Қаноат // А.Фирдавсӣ. -Душанбе: Адиб, 1987. - 478 с.
51. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома, иборат аз 9 ҷилд. Ҷ.4. / Ҳайати таҳририя: А.Самад, К.Айнӣ, З.Аҳрорӣ, А.Алимардонов, А.Хурӯсонӣ, С.Маъмур, Ф.Каримов // А.Фирдавсӣ. - Душанбе, Адиб, 2008.-475 с.
52. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷ.1. / А.Фирдавсӣ. - Душанбе, 1963. - 478 с.
53. Абурайҳони Берунӣ. Осор-ул-боқия / А.Берунӣ. - Душанбе 1990. - 476 с.

54. Авасто. Күхантарин сурудҳо ва матнҳои эрониён. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстҳоҳ. Чопи понздаҳум. Дар ду ҷилд. – Техрон: Марворид, 1389 ҳ. (2010). – 1189 с.
55. Авзали Ҳайрулло. Аз таърихи фалсафаи маорифи тоҷик / А.Ҳайрулло. - Душанбе: Ирфон, 2008. - 110 с.
56. Азимпур Ҷ. Сафири хуршед Ҳусайнӣ Мансури Ҳаллоҷ / Ҷ.Азимпур. - Душанбе: Кайҳон, 2008. - 320 с.
57. Айнӣ К. Носири Ҳисрави Қубодиёни. Гулчине аз девони ағъзор / К.Айнӣ. - Сталинобод, 1957. – 413 с.
58. Алиакбар Ҷаъфарӣ. Готҳо / А.Ҷаъфарӣ. - Интишороти Асотир, 1385. - 136 с.
59. Алиасғари Ризвонӣ. Нигоҳе ба месеҳият ва посух ба шубаҳот / А.Ризвонӣ. - Интишороти ал-Мустафо (с), 2012. – 288 с.
60. Алидоншоев Дилбаршо. Назаре ба як «Насиҳатнома»-и Ҳаким Носири Ҳусрави Қубодиёни. Носири Ҳусрав, Дирӯз имрӯз, фардо // А.Дилбаршо. – Ҳуҷанд: Ношир 2005. - 682 с.
61. Алифбеков З. Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият. Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Мураттибон; З.Алифбеков, Б.Боқилов . – Душанбе, 2004. – 50 с.
62. Алфиязданов А. Носири Ҳусрав ва «Зод-ул-мусофирин»-и ў / А.Алфиязданов, С.Шохуморов, Т.Муродова. - Душанбе, 2010. – 310 с.
63. Алҳоҷ Амир Аббос Бобоназарзода. Қуръони Карим бо тарҷума ва эзоҳот ба забони тоҷикӣ / А.Бобоназарзода. - Исломобод: Шучо, 2004. - 1479 с.
64. Аминов С. Салоҳиятдор, салоҳиятманд ва ё қобилият // С.Аминов Омӯзгор, 2013, №7.
65. Амир Ҷ. Нақши ориёйҳо дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ / Ҳулосаи мақола ва гузоришҳои конференсия // Ҷ.Амир. М.Холов. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2006. - 134 с.
66. Амирзода С. Падидай нодир / С.Амирзода. – Душанбе: Адиб, 2008. - 102 с.

67. Аҳмад Р. Сада ҷашни мулуки номдор аст. Оиди расми ниёғони миллати тоҷик // Р.Аҳмад. - Дин ва ҷомеа, 2018, №2(47). – С. 9-14.
68. Арабзода Н. Носири Ҳусрав / Н.Арабзода.- Душанбе, 1994. – 377 с.
69. Аслонова Н. Симои С.Айнӣ дар насри муосири тоҷик / Н.Аслонова. - Душанбе: Деваштич, 2006. - 135 с.
70. Асозода Ҳ. Устод Айнӣ дар шинохти С.Улугзода / Ҳ.Асозода. - Душанбе: Деваштич, 2001. - 112 с.
71. Асосҳои таҳсилоти фарогир // Зери таҳ.: Н.Софий, И.Каримова / Н.Софий. – Душанбе, 2013. – 250 с.
72. Асроров Ш. Симои Сиёвуш дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ / Ш.Асрорӣ. - Душанбе, 2005. -270 с.
73. Атаханов Т. Оташи гуё // Т.Атаханов, Адаб, 2002, №2. – С. 11-17.
74. Атахон Сайфуллоев. Паямбари ишқ / А.Сайфуллоев. - Душанбе: Адиб, 2008. -543 с.
75. Афзалов Ҳ. Таърихи педагогикаи ҳалқи тоҷик / Ҳ.Афзалов Б.Раҳимов. - Душанбе: Маърифат, 1994. - 192 с.
76. Аҳмедова, М.С. Тарбияи хештаншиносӣ ва ҳудогоҳии миллии ҷавонон – яке аз масъалаҳои муҳим / М.С. Аҳмедова, С.С. Мелиев // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2019, №10. – С. 284-292.
77. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ // Ҳайати таҳририя: А.Самад, А.Сатторзода, Ҳ.Шарифов, Қ.Айнӣ..... – / А.Самад. - Душанбе: Адиб, 2007. - 475 с.
78. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1958. - 407 с.
79. Аълоҳон Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ / Рисолаи таҳқиқотӣ. Нашри дуюм / А.Афсаҳзод. - Душанбе: Адиб, 2008. - 312 с.
80. Б.Раҳимов. Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик / Б.Раҳимов, А.Нуров. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. - 310 с.
81. Б.Фарҳанг. Ҳазору як ҳадис / Б.Фарҳанг. - Душанбе, Ориёно, 1991.- 95 с.

82. Байзоев А. Қадамҳои устувор дар рушди мактаб. Роҳнамо ба китоби «Индекси фарогирӣ» / А.Байзоев. - Душанбе: Эр-Граф, 2015. - 50 с.
83. Бақозода Ҷ. Ҷустуҷӯҳои эҷодӣ дар насири тоҷик / Ҷ.Бақозода. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 144 с.
84. Бекзода Комил. Носири Ҳусрав ва муаммои фалсафаи миллӣ // Носири Ҳусрав. Диরӯз, имрӯз ва фардо. Мураттибон ва муҳаррирони масъул: С.Ниёз, Р.Назариев // С.Ниёз. - Хуҷанд: Нашириёти Ношир, 2005. - 685 с. С. 48-56.
85. Бертелс, Е.Э. Таърихи адабиёти форсӣ - тоҷикӣ (аз рӯзгори бостон то поёни аҳди Салҷуқиён). Аз забони русӣ тарҷумаи Сируси Эзадӣ, таҳия, вироиш ва баргардон аз хати форсӣ: Муҳаммадалии Аҷамӣ / Е.Бертелс. - Душанбе, 2015. - 650 с.
86. Берунӣ Абурайҳон. Таҳқиқ молил Ҳинд // Алиасғар Ҳалабӣ. Таърихи фалсафа дар Эрон ва ҷаҳони исломӣ / А.Берунӣ. –Техрон, 1373. - 248 с.
87. Бозорова Н. Сада ҷашни қабл аз Наврӯз / Н.Бозорова // Ҷумҳурият. – 2018. – 30 январ.
88. Буйдоқов Ҳ. Ҳусусиятҳои омӯзиши шаҳсияти хонандагон ва таълими онҳо дар раванди ягонаи педагогӣ / Ҳ.Буйдоқов. Душанбе, 2010. - 245 с.
89. В.Охонниёзов. Берангӣ хосияти Офаридағор / В.Охонниёзов. - Душанбе, 2010. - 243 с.
90. В.Охонниёзов. Мағҳум ва рамзи рангҳо дар назми классикии форси тоҷик / В.Охонниёзов. - Душанбе, 2010. - 243 с.
91. Вахҳоб Р. Ҳазору як ҳадис / Р.Вахҳоб. - Душанбе: Ориёно, 1991. - 95 с.
92. Фафуров Б. Тоҷикон, таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна / Б.Фафуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. - 456 с.
93. Д.Раҳимов. Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон / Д.Раҳимов. - Душанбе: ЭР-граф, 2017. - 280 с.

94. Давлатшоев Н. Тарбияи маънавии мактабиён дар шароити кунунӣ / И.Давлатшоев. – Душанбе, 2006. – 252 с.
95. Даствези Наврӯзӣ. Мураттиб Қосимӣ Саъдӣ / С.Қосимӣ.- Душанбе, Ирфон, 2018. - 225 с.
96. Девонақулов А. / Таҳия ва тадвин / Ҳусрав Н. Девони ашъор ва маснавиҳои «Рӯшноинома» ва «Саодатнома» / А.Девонақулов, А.Алимардонов, Ф.Бобоев. - Душанбе, 2003. - 955 с.
97. Диноршоев М. Аз таърихи фалсафаи тоҷик / М.Диноршоев. - Душанбе: Ирфон, 1988. - 220 с.
98. Додихудоев Х. Исмоилия ва озодандешии Шарқ / Х.Додихудоев. - Душанбе: Ирфон. - 1989. - 281 с.
99. Дурданаҳои наср / Тартибиҳандагон: А.Афсаҳзод, А.Алимардонов, Ҷ.Додалишоев / А.Афсаҳзод. - Душанбе: Ирфон, 1987.- 556 с.
100. Ёҳақӣ Муҳаммад. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ / Ё.Муҳаммад. – Техрон: Фарҳанги муосир, 1386. – 270 с.
101. Ёраҳмадова, А.С. Аҳамияти ҳисси дилбастагии қӯдак ба модар дар оила / А.Ёраҳмадова, Б.Сайдзода // Илм ва инноватсия. Пажӯшишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2022, № 4(40). – С. 31-36.
102. Забеуллоҳ Сафо. Таърихи адабиёти Эрон / З.Сафо. - Душанбе: Алҳудо, 2001. - 269 с.
103. Закариёи Розӣ. Мунтаҳаби осор / З.Розӣ. – Душанбе: Адиб, 1989. - 377 с.
104. Зиёев, И.Ф. Ахлоқ ва забоншиносӣ / И.Ф. Зиёев, З.И. Зиёева. – Душанбе: Донишварон, 2019. - 233 с.
105. Зиёев, Т.Н. Консепсияи маърифати шаҳрвандӣ / Т.Н. Зиёев, Н.Кунтувдый ва дигарон. - Душанбе: Виза, 2008. - 119 с.
106. Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ. Ибни Сина и культура его эпохи // Ҳайати таҳририя: М.Илолов, М.Диноршоев, А.Шарифов...../ М.Илолов. - Душанбе: Дониш, 2005. - 470 с.

107. Ибни Сино. Рисолаи ахлоқ // Тарҷума ва тавзехоти С.Сулаймонӣ, таҳти назари Ғуломхусейнзода / А.Сино. - Ашқобод, 2003. - 340 с.
108. Иматова, Л.М. Роҳҳои босамари баландбардории сифати таълим бо истифода аз таҷрибаи пешӯдами педагогӣ / Л.М. Иматова, Н.Д. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2019, №10. – С. 182-187.
109. Иматова Л., Туронов С. Ҳусусиятҳои педагогӣ-психологии ӯдакони дорои нуқсони нутқӣ / Л.Иматова, С.Туронов. - Душанбе, 2013. – 175 с.
110. Иноятова, М.А. Такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ: ҷараён, самара, ҳулоса // М.А. Иноятова. Паёми Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2004, №2. С. 28 – 34.
111. Искандаров Ҳ. Даствор ва тавсияҳои методӣ / Ҳ.Искандаров. - Душанбе, 2007.- 47 с.
112. Исомиддинов, Ҷ.Ҷ. Ташаккули арзишҳои маънавию ахлоқии миллӣ ва умушибашарӣ дар заминаи мероси шоирону нависандагони классики тоҷик // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2021, №3- 4(7-8). – С.147– 152.
113. Камолзода Ҳ. Мутолиаи китоб тарғиб меҳоҳад // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон соли 2022, №3(44). – С.47– 53.
114. Карамхудоев Ш.Ҳ. Носири Ҳусрав ва Ҷалолуддини Румӣ / А.Ш. Карамхудоев. - Душанбе, 2017. - 171 с.
115. Каримзода М.Б. Таҳсилот ба хотири рушди устувор ва ташаккули салоҳиятҳои калидии асри XXI / М.Б. Каримзода // Маорифи Тоҷикистон, 2018, №8.– С. 14-16.
116. Каримова И. Педагогикаи муқоисавӣ дар мактабҳои педагогӣ / И.Каримова С.Сулаймонӣ. - Душанбе: АТТ, 2018. - 200 с.
117. Кошифӣ, Ҳ.В. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия / Ҳ.В. Кошифӣ. - Душанбе: Адид, 1991. - 320 с.

118. Қаҳорова, Н.Ш. Эҳсону муруват ва раҳму шавқат – сабаби ободии рӯзгори инсон // Н.Ш. Қаҳорова. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2019, №10. – С. 229-234.
119. Қомуси тарбия // Мураттибон: А.Муллоев, Н.Алиев ... / А.Муллоев. - Душанбе, Ирфон, 2011. - 336 с.
120. Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир. Бадеяти латифаҳои ҳалқии тоҷикӣ / Қ.Саъдӣ. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 190 с.
121. Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир. Мулоҳизаҳо андар боби адабиёти шифоҳӣ ва хаттӣ / Қ.Саъдӣ. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 393 с.
122. Қосимов, О.Ҳ., Зуҳуров Н.Б. Таҳлили лингвокултурологии вожаи “Наврӯз” дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018, №1(249). - С. 117 -122.
123. Қурбонов, С.С. Мероси педагогии ниёғон дар тарбияи маънавӣ – ахлоқии донишҷуёни донишгоҳи омӯзгорӣ // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон соли 2022, №3(44). – С. 108– 112.
124. Қурбонхонова Н. Ҷойгоҳи боварҳои асотрӣ дар маросимҳои вобаста ба ҷашни Сада // Паёми донишгоҳи Ҳоруғ, 2022, № 2(22), Бахши 2. – С. 56-61.
125. Лин Гудман. Муҳаммад Закариёи Розӣ. Таърихи фалсафаи исломӣ. Ҷ.1. / Л.Гудман. - Техрон, 1389. - 276 с.
126. Лутфуллоев М. Дарс / М.Лутфуллоев. - Душанбе: Маориф. - 1995. - 191 с.
127. Лутфуллоев М. Дастури фаъолияти омӯзгор / М.Лутфуллоев.-Душанбе, 2007.- 200 с.
128. Лутфуллоев М. Дидақтикаи муосир / М.Лутфуллоев. – Душанбе, 2001. - 331 с.
129. Лутфуллоев М. Инсон ва тарбия / М.Лутфуллоев. - Душанбе: Собириён, 2008. - 320 с.
130. Лутфуллоев М. Истиқлолияти Тоҷикистон ва маорифи навин / М.Лутфуллоев. - Душанбе, 2006.-170 с.

131. Лутфуллоев М. Оғози қиссаи тарбия / М.Лутфуллоев. - Душанбе: Собириён, 2007. - 280 с.
132. Лутфуллоев М. Педагогикаи башар / М.Лутфуллоев. - Душанбе: Матбуот, 2008. - 144 с.
133. Лутфуллоев М. Педагогикаи шавқат / М.Лутфуллоев. - Душанбе, 1994. - 165 с.
134. Лутфуллоев М. Равишҳои таҳқиқ дар педагогика / М.Лутфуллоев, Қ.Абдураҳимов. – Қурғонтеппа, 2014. – 60 с.
135. Лутфуллоев М. Тулуи хуршеди истиқлол ва масъалаҳои тарбия / М.Лутфуллоев. – Душанбе, 2018. -179 с.
136. Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи Аҷам / М.Лутфуллоев. – Душанбе, 1997. - 150 с.
137. М.Муллоаҳмадов. Ибни Сино-адиби инсонпарвар // Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ. Ибни Сина и культура его эпохи // Ҳайати таҳририя: М. Илолов, М.Диноршоев, А.Шарифов..... / М.Муллоаҳмадов. - Душанбе: Дониш, 2005. - 470 с.
138. М.Муҳаббатӣ. Симурғ дар ҷустуҷуи Қоф / М.Муҳаббатӣ. - Техрон, 1382. - 500 с.
139. М.Рашод. Фалсафа аз оғози таърих / М.Рашод. - Душанбе, Ирфон, 2002.- 403 с.
140. Майер Б. Техника ва таҳсилот. Дидақтикаи таҳассусӣ / Б.Майер, С.Мануков, Н.Сангов, С.Рахимов, А.Азизов. - Душанбе, 2011. - 226 с.
141. Мамадносирова, М.М. Афсонаҳои халқӣ сарчашмаи тарбияи насли наврас / М.Мамадносирова, Г.Юсупова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2021, №2(6). – С. 81-86.
142. Манзаршоева Н. Инъикоси Наврӯз дар ашъори шоирони муосири Бадаҳшон // Раҳнамои омӯзгор. - Хоруғ, 2015, №2. – С. 14-18.
143. Мехрдоди Баҳор. Пажӯҳише дар асотири Эрон. Ҷ.1 / М.Баҳор. - Техрон, 1362. – 420 с.

144. Мирзо Муллоаҳмад. Суннатҳои пойдори даврони пурбори адабиёт / М.Муллоаҳмад. - Душанбе: Дониш, 2008. -320 с.
145. Мирзоев А. Ҳикояҳо оид ба ибни Сино ва шахсияти ў / А.Мирзоев. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1953. – 240 с.
146. Мирзоева, С.Д. Омилҳои фаъолгардонии хонандагон дар дарсхои забони модарӣ тавассути бозиҳои нақшофарӣ / С.Д. Мирзоева // Илм ва инноватсия. Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2022, №4(40). – С. 86-89.
147. Муносибати босалоҳият дар таълим / Дастури методӣ / Мураттибон: Ф.Бобизода, Ш.Исрофилниё, Д.Имомназаров, А.Байзоеев ва дигарон. – Душанбе, 2017. – 170 с.
148. Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих / М.Рашод. - Душанбе: Ирфон. - 1990. - 478 с.
149. Муҳаммадқул Ҳазратқулов. Ориёҳо ва тамаддуни ориёӣ / М.Ҳазратқулов. - Душанбе, 2006. - 577 с.
150. Муродӣ М. Бадаҳшон дар таърих. Ҷ.1. / М.Муродӣ. – Кобул, бидуни соли нашр.
151. Муртазо Ровандӣ. Таърихи иҷтимоии Эрон. Ҷилди 2 / М.Ровандӣ. - Техрон: Амири Кабир, 2532. - 672 с.
152. Мустафоқулов Т., Нарзуллоева М. Асосҳои педагогикаи синнусолӣ ва педагогӣ. Т.Мустафоқулов // Маорифи Тоҷикистон. - Кулоб, 1993. - 360 с.
153. Надушан Муҳаммад Алӣ Исломӣ. Зиндагӣ ва марги паҳлавонон дар “Шоҳнома” / Н.М. Исломӣ. – Техрон: Тӯс, 1350. – 400 с.
154. Назарзода С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ – сиёсии забони тоҷикӣ дар саддаи XX / С.Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2004. – 302 с.
155. Назир У. Шукӯҳи таъриху тамаддун (нигоҳе ба суннатҳо. расму ойини идҳои тоисломӣ) / У.Назир. - Душанбе, 2011. - 114 с.
156. Назиров У. Авасто мероси муштараки ҷаҳониён // У.Назиров Адаб, 2004, №1. - 64 с.

157. Нақши ҳамкориҳои педагогӣ дар камолоти ахлоқию маънавии кӯдакону наврасон. Маҷмуаи илмӣ / Мураттиб: И.Давлатшоев. – Душанбе, 2012. – 237 с.
158. Наҷафзода, М.Б. Кисоии Марвазӣ ва ашъори ў. М.Б. Наҷафзода. – Қоимشاҳр: Рӯча, 1998. – 224 с.
159. Наршахӣ Абӯбакр. Таърихи Бухоро / Н.Абӯбакр. – Душанбе: Дониш, 1979. – 217 с.
160. Насибаи Сайҳомид. Тарбияи фарзанд тақозои замон // Н.Сайҳомид. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2020, №7. – С. 333-338.
161. Насируддини Тусӣ. Сайру сулук / Н.Тусӣ.- Лондон, 1998. – 310 с.
162. Ниёзов С. Носири Ҳусрав: Диরӯз, имрӯз ва фардо / С.Ниёзов, Р.Назариев. - Ҳуҷанд, Ношири, 2005. - 682 с.
163. Ниёзов Ф. Маърифати таълим: ҷустуҷӯ ва бозёфт / Даствур барои худомӯзии омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ / Ф.Ниёзов, Ф.Олимова, М.Зиёев. – Душанбе, 2012. – 140 с.
164. Нисормамад Шакармамадов. Наврӯзи Бадаҳшон / Н.Шакармамадов, О.Шакармамадов. - Ҳоруғ, Маърифат, 2003. - 46 с.
165. Нозим Нуров. Забони миллӣ // Ҷумҳурият, 2014, №206. – С. 4-5.
166. Нозир Арабзода. Носири Ҳусрав (Ба истиқболи 990-солагии зодрӯзи шоир). Тадқиқоти назарияи фалсафӣ / Н.Арабзода. - Душанбе: Маориф, 1994. - 176 с.
167. Носири Ҳусрав, Куллиёт. Мунтаҳаби осор: дар ду ҷилд. Ҷ.1 / Н.Ҳусрав. - Душанбе, Ирфон, 1991.- 636.
168. Носири Ҳусрав. Девон / Н.Ҳусрав. - Кобул, 1366. - 450 с.
169. Носири Ҳусрав. Девони ашъор / Н.Ҳусрав. - Техрон, 1372 (1994). - 692 с.
170. Носири Ҳусрав. Девони ашъор / Н.Ҳусрав. - Техрон, 1961. - 169 с.

171. Носири Хусрав. Девони ашъор ва маснавиҳои «Рӯшноинома» ва «Саодатнома» // Таҳия ва тадвини А.Девонақулов, А.Алимардонов ва Ф.Бобоев / / Н.Хусрав. – Душанбе, 2003. - 955 с.
172. Носири Хусрав. Зод-ул - мусофирин / Н.Хусрав. - Душанбе, 2010. - 511 с.
173. Носири Хусрав. Куллиёт (осори фалсафӣ чилди 3) / Н.Хусрав. - Душанбе: Нашриёти Нодир, 2004. -353 с.
174. Носири Хусрав. Куллиёт // Таҳияи А.Девонақулов, С.Рахимзода, М.Бақоева, А.Шоҳхуморов, Л.Саломатшоева, Э.Басир. Дар 2 чилд / Н.Хусрав. – Душане: Ирфон,1991. - 636 с.
175. Носири Хусрав. Кушоиш ва раҳоиш / Н.Хусрав. - Лондон, 1998 - 92 с.
176. Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн / Н.Хусрав. - Душанбе: ЭР-Граф, 2011. - 310 с.
177. Носири Хусрав. Ҳон-ул-ихвон / Н.Хусрав. - Душанбе, 2003. - 404 с.
178. Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Ваҷҳи дин // Таҳия ва тадвини Алиқул Девонақулов ва Нурмуҳаммали Амиршоҳӣ / Н.Хусрав. – Душанбе: Амри илм, 2002. - 381 с.
179. Нуров А. Арзишҳои миллию умунибашарӣ, заминаҳои пайдоиш, инкишоф ва нақши онҳо дар тарбияи инсон / А.Нуров. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 170 с.
180. Нуров А. Нақши арзишҳои маънавӣ дар тарбияи мактабиёни хурдсол / А.Нуров. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 175 с.
181. Обидов Д. Ҳафт пири сухансаро дар нақлу ривоятҳо / Д.Обидов. – Душанбе, 2010. - 238 с.
182. Олимов К. Масъалаи ҳастишиносӣ ва маърифат дар таълимоти Абубакр Муҳаммад Закариёи Розӣ // Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (нашри ҷашнӣ) / К.Олимов, К.Аскардаев. - Душанбе, 2016.

183. Орифӣ М. Аз таърихи афкори педагогии халқи тоҷик / М.Орифӣ. - Душанбе, 1962. - 143 с.
184. Осори муњтахаби Абуалӣ ибни Сино, ҷилди 1 // Ҳайати таҳририя: М.С. Осимов, Г.Ашӯров М.Диноршоев ва дигарон / А.Сино. - Душанбе: Ирфон, 1980. - 477 с.
185. Осори Рӯдакӣ // Дар таҳти таҳрири Абдулғани Мирзоев. - Нашриёти давлатии Тоҷикистон, Сатлинобод, 1958. - 541 с.
186. Оҳонниёзов, В.Д. Таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ дар Бадаҳшон. Китоби аввал / В.Оҳонниёзов. - Душанбе, 2022. - 326 с.
187. Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22. 12. 2016.
188. Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-уми декабри соли 2018.
189. Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-уми декабри соли 2019.
190. Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021.
191. Парпишоев К. Суннатҳои наврӯзии тоҷикон ва акс ёфтани онҳо дар Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводи конфронси ҷумҳурияйӣ бахшида ба иди Наврӯз / К.Парпишоев. -Душанбе, 2014. - 160 с. С. 97-103.
192. Парпишоев К. Такмили ихтисоси омӯзгор – асоси рушди касбӣ // Ба муносибати 60 - солагии филиали “Донишкадаи ҷумҳурияи ҷ

такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ” дар ВМКБ / К.Парпишоев, F.Курбонов, F.Фарибшоев ва дигарон. – Душанбе, 2017. – 175 с.

193. Р.Муқимов. Санъати замони Абуалӣ ибни Сино // Ибни Сино ва фарҳанги замони ў / Р.Муқимов, А.Раҷабов. - Душанбе: Дониш, 2005. - 470 с.

194. Раҳимова Б. Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик / Б.Раҳимов, А.Нуров. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. - 295 с.

195. Раҳмон Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби дуюм. Аз Ориён то Сомониён / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2002. - 128 с.

196. Раҳмон Эмомалӣ. Забони миллат - ҳастии миллат. Китоби 1. Ба суйи пояндагӣ / Э.Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 516 с.

197. Раҳмонов Эмомалӣ. Ориёихо ва шинохти тамаддуни ориёӣ. Муҳаррир: К.Абдураҳимов / Э.Раҳмонов. – Душанбе: Шарқи озод, 2007. – 144 с.

198. Расулиён К. Пешинаи ориёӣ ва ақвоми ориёӣ // Адаб, 2010, №4-5. - С. 12-16.

199. Ризвонова, З.П. Накши тренинги психологӣ дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии оилаҳои ҷавон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2020, №7. – С. 291-294.

200. Ризвоншоева, Г.Н. Афсонаҳои серомези Бадаҳшон (таҳқиқи ғоя ва образ) / Г.Н. Ризвоншоева. – Душанбе: Дониш, 2011. – 256 с.

201. Ризо Шаъбонӣ. Одоб ва русуми Наврӯзӣ / Р.Шаъбонӣ. - Душанбе, 2011. - 300 с.

202. Рӯдакӣ А. Девон. Таҳия ва тасҳехи К.Рустам / А.Рӯдакӣ.- Олиотӣ, 2007. -256 с.

203. Рӯдакӣ А. Насими мулиён / Маҷмӯаи ашъор / Дебоча ва танзиму тавзехи Асрори Раҳмонфар / А.Рӯдакӣ. - Душанбе: Адиб, 1999. - 192 с.

204. Рӯдакӣ ва замони ӯ / Маҷмӯаи мақолаҳо. Ҷаҳнномаи Рӯдакӣ // Дар таҳти таҳрири Абдулгани Мирзоев. - Столинобод: Нашр. давл. Тоҷикистон, 1958.- 239 с.
205. Рӯдакӣ: дирӯз имрӯз ва фардо / Маҷмӯи мақолот // Мураттибон: А.Раҷабов, Р.Муқимов, М.Каримов (ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва хулосаҳои англисӣ) / А.Рӯдакӣ. - Душанбе, 2007. - 628 с.
206. С.Сулаймонов. Забони фалсафа дар аҳди Сомониён ва саҳми Ибни Сино дар пешбуруди он // Ибни Сино ва фарҳангӣ замони ӯ. - Душанбе: Дошиш, 2005. - 470 с.
207. С.Нафисӣ. Аҳвол ва ашъори Абуабдуллоҳ ибни Ҷаъфар Муҳаммади Рӯдакии Самарқандӣ, ҷилди 1-3 / С.Нафисӣ. – Душанбе, 1930. - 410 с.
208. С.Нафисӣ. Таърихи тамаддуни Эрони Сосонӣ / С.Нафисӣ. Техрон. - 1952. – 270 с.
209. Сабаки Рӯдакӣ. Муқаддима ва таҳияи матн ва лугату тавзеҳот ба қалами Аҳмад Абдуллоев, китоби аввал / А.Абдуллоев Душанбе: Ирфон, 1984. - 300 с.
210. Сайдзода Ҷ. Мо ва Носири Ҳусрав / Ҷ.Сайдзода. - Душанбе, 2004. - 52 с.
211. Сайдиброимов, Ш.О. Наврӯз ва равнақи ҳунарҳои мардумӣ / Мақолаи илмӣ-методӣ // Илм ва инноватсия. Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи АТТ, 2017, №1-2(19). С. 8-11.
212. Сайдиброимов, Ш.О. Нақш ва ҷойгоҳи ақлу хирад дар таълимоти Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, Ибни Сино ва Носири Ҳусрав / Ш.О.Сайдиброимов // Паёми Дошишгоҳи омӯзгорӣ. Серия 2, 2021, №2(6). – С. 47-52.
213. Сайдиброимов, Ш.О. Шинохти ҳаққи модару падар дар «Қобуснома» - и У.Кайковус ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2022, №6. – С. 263-270.

214. Саодатномаи халқ // Мураттибон: Маъруф Бобоҷон, Муҳаммад Субҳон / М.Бобоҷон. – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2014. – 287 с.
215. Сафо Забеҳулло. Таърихи улуми ақлӣ / С.Забеҳулло. - Техрон, 1331.
216. Содиков А. Ақидаҳои ахлоқии мутафаккирони Шарқ / А.Содиков. - Душанбе, 1989. -144 с.
217. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абуалӣ ибни Сино / У.Султонов. - Душанбе, 1975. - 168 с.
218. Суннатҳои ақлонӣ дар дини ислом // Танзим ва тадвин аз доктор Ф.Дафтари. Тарҷумаи доктор Ф.Бадраҳӣ. Таҳия ва таҳрири матни тоҷикӣ аз академик М.Диноршоев / Ф.Дафтари. - Душанбе: Нодир, 2002.- 327 с.
219. Суханони ҳикматомез // Мутарҷим Н.Сиярӣ / Н.Сярӣ. Душанбе. - 2013. - 310 с.
220. Сухомлинский, В.А. Асарҳои мунтаҳаби педагогӣ. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷ.3 / В.А.Сухомлинский. - Душанбе: Маориф, 1988. - 672 с.
221. Т.Зеҳнӣ. Санъати сухан / Т.Зеҳнӣ. - Душанбе: Адиб, 2007. - 395 с.
222. Тавакалов Ҳ. Назари иҷмолӣ доир ба пайдоиши мадхия ва инкишофи он // Паёми донишгоҳи Ҳоруғ, 2022, №2(22), Бахши 2. – С. 82-94.
223. Турсунов А. Эҳёи Аҷам / А.Турсунов. - Душанде: Ирфон. - 2004. - 295 с.
224. У.Кайковус. Қобуснома // Ҳайати таҳририя: А.Самадов, Ш.Исрофилниё, Б.Мақсудов, Р.Ваҳҳоб, Н.Зайниддинов / У.Кайковус. - Душанбе: Маориф, 2016. - 240 с.
225. У.Назир. Шукӯҳи таъриху тамаддун (нигоҳе ба суннатҳо, расму оини идҳои тоисломӣ) / У.Назир. – Душанбе, 2011. -114 с.
226. Улуғзода С. Пири ҳакимони машриқзамин / С.Улуғзода. – Душанбе, 1989. – 138 с.
227. Улфатов, М.М. Корҳои беруназсинфӣ яке аз роҳҳои мукаммалгардонии салоҳияти хониши хонандагони синфҳои ибтидой /

М.М. Улфатов // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2022, №3(44). - С.27– 32.

228. Устод Сайд Нафисӣ. Кушоиш ва раҳоиш. Носири Ҳусрав / С.Нафисӣ. - Ироншахри Ҷанубӣ: Асотир, 1380. - 139 с.

229. Ф.Шарифзода. Пешгирии хушунат дар ҳонавода ва мактаб / Даствури илмию методӣ барои кормандони соҳаи маориф / Ф.Шарифзода, И.Каримова, С.Сулаймонӣ / Муҳаррири фаннӣ М. Шарифов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 125 с.

230. Файзулло Шарифзода. Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ / Ф.Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 543 с.

231. Фарнбағ Додагӣ. Бундаҳиш / Ф.Додагӣ. - Душанбе: Эҷод, 2006. – 193 с.

232. Фатҳӣ Н. Мудирияти омӯзиши волидайн дар ислоҳи рафтори қӯдакони давраи дабистонӣ / Н.Фатҳӣ. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 108 с.

233. Фолклори Помир. Ҷ.1. Зарбулмасал ва мақолҳои сокинони Шугнон ва Рушон / Мураттиб ва муаллифи сарсухан Н.Шакармамадов. – Душанбе: Дониш, 1992. – 358 с.

234. Фолклори Помир. Ҷ.2. Асотир, ривоят ва нақлҳо / Мураттиб, муаллифи муқаддима ва тавзехот Н.Шакармамадов. – Душанбе: Империал-групп, 2005. – 432 с.

235. Холов, И.Б. Омилҳои асосии бавучудоии рафтори девиантӣ дар синни наврасӣ / И.Б. Холов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2020, №7. – С. 294-299.

236. Ҳоников Ш. Инноватсия дар мазмуни фаъолияти мактабҳо ва таъсири он ба мотиватсия дар муассисаҳои таълимӣ / Мақолаи илмӣ-методӣ // Раҳнамои омӯзгор. – Ҳоруғ, 2013, №3. – С. 21- 27.

237. Ҳоников Ш. Ташкили модели менечменти фаъоли педагогӣ ва ҷорӣ намудани он дар мактаб // Раҳнамои омӯзгор, 2014, №4. - С. 15 -23.

238. Ҳайдаршо Пирумшоев. Таърихи Дарвоз / Ҳ.Пирумшоев. - Душанбе: Ирфон, 2008. – 703 с.

239. Ҳоким Қаландаров. Рудакӣ ва исмоилия / Ҳ.Қаландаров. – Душанбе, 2012. – 236 с.
240. Ҷ.Булбулов. Такмили ихтисос, воқеият, махсусият ва андешаҳо / Ҷ.Булбулов. – Душанбе, 2013. - 370 с.
241. Ҷашни табиат, иди миллат ва рамзи Ваҳдат / Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба иди байналмилалии Наврӯзи фарҳундапай / Душанбе, 2012. - 164 с.
242. Ҷаъфари Шиъор. Зиндагинома ва осори Носири Хусрав / Ҷ.Шиъор. – Техрон, 1371. – 247 с.
243. Ҷумъаев, М.Р. Ҷанбаҳои педагогӣ-иҷтимоии ташаккули шаҳсияти кӯдакони беназорат // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2021, №2(6). – С. 105-110.
244. Ш.Қ. Розӣ. Ал-муҷам / Ш.Қ. Розӣ. - Душанбе: Адиб, 1991. - 463 с.
245. Ш.Ш. Комилӣ. Масъалаҳои тарбияи ахлоқиву башардӯстӣ дар осори Абубакри Розӣ / Ш.Ш. Комилӣ, Р.А. Манонова, Н.Д. Максумова // Ученые записки (Номай донишгоҳ). Серия естественные и экономические науки. – Душанбе, 2007. – С. 144-147.
246. Шарипов X. Рози ҷаҳон / X.Шарипов. - Душанбе: Нодир, 2004. - 353 с.
247. Шарифзода Ф. Ҳадафи фикр қашфи асрор аст / Ф.Шарифзода. – Нашриёти “Нури маърифат”, 2021. - 244 с.
248. Шарифзода Ф. Педагогикаи умумӣ ва қасбӣ / Ф.Шарифзода, А.М. Миралиев. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 561 с.
249. Шарифзода Файзулло. Ҷаҳонишавии ҳаёти муосир, геополитика ва маориф // Масъалаҳои маориф, 2009, №3. - С.17-24.
250. Шиблии Нӯъмонӣ. Шеър-ул-аҷам, тарҷумаи Фаҳрии Доъии Гилонӣ. ч.1 / Ш.Нӯъмонӣ. - Техрон, интишороти Ибни Сино, 1324. - 460 с.
251. Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои Истиқлол / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ганҷ - нашриёт, 2018. – 436 с.

252. Эшова, Г.Ш. Омодагии омӯзгорон ба фаъолияти инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2021, №2(6). – С.110-117.

АДАБИЁТ БО ЗАБОНИ РУСӢ

253. Абаева, Т.Г. Очерки истории Бадахшана / Т.Г. Абаева. – Ташкент: Наука, 1964. – 163 с.

254. Абдуллина, О.А. Мониторинг качества профессиональной подготовки // Высшее образование в России, 1988, №3. - С. 35-39.

255. Авакьян, С.А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления в России / С.А. Авакьян // Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, перспективы, 2003. – 210 с.

256. Авиценна. Семейное воспитание // Избранные произведения. Т.2 / Авиценна. - Душанбе: Ирфон, 1980. – 410 с.

257. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. Педагогика любви и свободы / Ю.Азаров. - М.: Аргументы и факты. - 1993. - 603 с.

258. Алферов, Ю.С. Мониторинг развития образования в мире // Педагогика, 2002, №7. - С. 88-95.

259. Андреев, М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи) / М.С. Андиреев / Сталинабад: Издательство Академии наук Таджикской ССР. Вып I. (Институт истории, археологии и этнографии Академия наук Таджикской ССР. Труды. Т. VII), 1953. – 251 с.

260. Андреев, М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи) / М.С. Андиреев / Сталинабад: Издательство Академии наук Таджикской ССР. Вып II. (Институт истории, археологии и этнографии Академия наук Таджикской ССР. Труды. Т. LXI), 1958. – 526 с.

261. Антология педагогической мысли таджикского народа / Сост. М.Лутфуллоев, С.Сулаймони, Х.Афзалов. – Душанбе: Матбуот, 2009. – 448 с.

- 262.Арипов М. (Орифи). Из истории педагогической мысли таджикского народа. Часть I. (IX- XI в.в.) / М.Арипов. - Душанбе: изд. Ирфон, 1962. - 180 с.
- 263.Арипов, М.А. Первые оригинальные педагогические книги на таджикском языке в XI веке / М.Арипов // Доклады АПН РСФСР, 1961, №6. – С. 121-129.
264. Бартольд, В.В. История культурной жизни Туркестана / В.В. Бартольд. - Ленинград, 1927. - 340 с.
265. Белкин, А.С. Педагогический мониторинг образовательного процесса / А.С. Белкин, В.Д. Жаворонков, С.Н. Силина. Шадринск: Издательство Шадринского пединститута, 1998. - Выпуск 3. - 147 с.
266. Бертельс, Е.Э. Насири Хосров и исмаилизм / Е.Бертельс. - М., 1959. - С. 1-289.
267. Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы / Е. Бертельс. - М.: ИВЛ 1960. - С. 150-152.
- 268.Беспалько, В.П. Мониторинг качества обучения средство управления образованием // Мир образования. Образование в мире, 1996, №2. - С. 31-38.
269. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.Беспалько. - М., 1989. – 214 с.
- 270.Бойс, Мери. Зороастрйцы, верования и обычаи / М.Бойс. – Санк-Петербург 2003. – 303 с.
- 271.Болдырев, А.Н. К фольклору Таджикистана. Предварительные данные об эпической традиции у таджиков / А.Н. Болдырев. -Труды Тадж. базы АН СССР. – М. – Л., 1963. т.3.
- 272.Буйдаков Х. Психологические основы обучения учащихся в целостном педагогическом процессе / Х.Буйдаков. – Душанбе, 1998. - 427 с.
- 273.Булгаков, П.Г. Жизнь и труды Беруни / П.Булгаков. - Ташкент: Фан, 1972. – 210 с.

274. В.Даля. Толковый словарь / В.Даля. - М.: «Цитадель», 1998. - 944 с.

275. Ваххобов А. Изучение литературы в школе // Пособие для студентов филологических факультетов педагогических вузов и учителей таджикского языка и литературы / А.Ваххобов, М.Козиджонов. - Душанбе: изд. Маориф. - 1987. - 192 с.

276. Волков, Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. - Москва, 1999. - 168 с.

277. Выготский, Л.С. Педагогическая психология // Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 480 с.

278. Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие / П.Я. Гальперин. - М., 1985. – 217 с.

279. Гегел Г.. Философия права / Г.Гегел. – М.: Мысл, 1990.- 524 с.

280. Гершунский, Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б.С. Гершунский. – М., 1998. – 347 с.

281. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: свобода выбора, открытость, деятельность, обратная связь, идеальность: пособие для учителя: 7-е изд / А.А. Гип. - М.: Вита - Пресс, 2006. - 112 с.

282. Горб, В.Г. Педагогический мониторинг образовательного процесса как фактор повышения его уровня и результатов // Стандарты и мониторинг в образовании, 2000, №5. - С. 33-37.

283. Государственный стандарт общего среднего образования Республики Таджикистан. Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 года №206. – Душанбе, 2006.

284. Грязева, В.Г. Петровский В.А. Одаренные дети: экология творчества / В.Г. Грязева. - Челябинск: ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993. - 40 с.

285. Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до философии / В.Г.Грязева. - М.: Сентябрь, 1996. - 112 с.

286. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М: Интер, 1996. - 384 с.

287. Диноршоев М. Плюралистическая философия Абу Бакра Рazi / М.Диноршоев. - Душанбе, 2013. - 255 с.
288. Добрецова, Н.В. Построение открытого занятия. Вопросы и ответы // Биология в школе, 2003, №7. - С. 51-55.
289. Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта / Х.Додихудоев. - Душанбе, 1987.
290. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. - М. 2002.- 356 с.
291. Дубровина, И.В. Младший школьник. Развитие познавательных способностей / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова. - М., Просвещение, 2003. - 160 с.
292. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Пер. с англ / Дж.Дьюи - М.: Совершенство, 1997. - 208 с.
293. Е.И. Николаева. История педагогики и образования. Учебник для вузов / Е.И. Николаева, В.Кулганов, П.Юнацкевич.- ЛитРес, 2016. - 346 с.
294. Е.Э. Бертельс. История персидско-таджикской литературы / Е.Э. Бертельс. – Москва, 1960. -556 с.
295. З.Юсуфбекова. Семья и семененный быт шугнанцев конец XIX - начало XX века / З.Юсуфбекова. - Москва, 2015. - 220 с.
296. Занков, Л.В. Дидактика и жизнь / Л.В. Занков - М.: Просвещение, 1968. - 173 с.
297. Змановская, Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): // Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Змановская. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 288 с.
298. Зорина, Л.Я. Слово учителя в учебном процессе / Л.Я. Зорина. - М.: Знание, 1984. - 140 с.
- 299.Искандаров Б. История Памира / Б.Искандаров. – Хорог: Мерос, 1996. – 186 с.
300. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для

педагогических учебных заведений. / Под ред. А.И. Пискунова. - М., 2001.

301. Каландаров Хоким Сафарович. Исмаилизм и пресидского – таджикская литература X-XII вв. / Х.Каландаров. –Душанбе, 2021. – 460 с.

302. Каримзода, М.Б. Интеграция в глобальное образовательное пространство - безальтернативный путь к достижению качества образования и признанию на международном уровне // Вестник Таджикского национального университета, 2019, №8. – С.191-197.

303. Каримзода, М.Б. Педагогические идеи таджикско-персидских мыслителей доисламского и средневекового периода и обоснованность их современной трансформации в современную национальную педагогику // Вестник Академии образования Таджикистана, 2019, № 1(30). - С.12-20.

304. Каримов, У.Н. Неизвестное сочинение ар-Рази. Книга тайны тайн / У.Каримов. –Ташкент, 1957. -310 с.

305. Каримова, И.Х. Культура – источник гуманизма / И.Х. Каримова. – Душанбе, 2010. – 270 с.

306. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе М.В .Кларин. - М., 1982. – 235 с.

307. Книшева, Е.Н. Менеджмент в сфере образования / Е.Н. Книшева. - Москва,1976. - 270 с.

308. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

309. Комили, А.Ш. Физика Абубакра ар-Рази / А.Ш. Комили. –М: МБА, 2014. -104 с.

310. Крутецкий, В.А. Психология обучения и воспитания школьников / В.А. Крутецкий. - М.: Просвещение, 1976. - 303 с.

311. Кульневич, С.В. Единое образовательное пространство / С.В. Кульневич. - Воронеж, 1998.- 175 с.
312. Культура современного урока / Под редакцией Н.Е. Щуркова. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 112 с.
313. Левитов, Н.Д. О психических состояниях человека / Н.Д. Левитов. - М.: Просвещение, 1964.-344с.
314. Лейтес, Н.С. Возрастная одарённость школьников / Н.С. Лейтес - М., 2000. -320 с.
315. Леонтьев А.Н. Умственное развитие ребенка / А.Н. Леонтьев. - М.: Правда, 1950. - 32 с.
316. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я Лернер. - М., 1981. - 185 с.
317. Макаренко, А.С. Педагогические сочинения в 8 томах. Т.1 / А.С. Макаренко. – Москва: Педагогика, 1983. - 450 с.
318. Маргарет Т. Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира / Т.Маргарет. - М. 2007. - С.17.
- 319.Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
- 320.Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения в школе / М.И. Махмутов. - М., 1977. - 170 с.
- 321.Менчинская, Н.А. Проблемы учения и умственное развитие / Н.А. Менчинская. - М., 1989. – 216 с.
- 322.Мец А. Мусульманский Ренессанс / А.Мец. - М.: Наука, 1966. - 460 с.
323. Мирзоев Г. Изучение истории таджикской литературы в 8 классе / Г.Мирзоев. - Душанбе: Маориф, 1982. - 95 с.
324. Миров Т. Методика преподавания таджикской литературы / Т.Миров, Ш.Исломов, К.Ходжаев. - Душанбе: Маориф, 1991.- 254 с.
- 325.Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009.

326. Немов, Р.С. Психология: В 3-х т / Р.С. Немов. - М.: Просвещение, 1995.

327. Новиков, Д.А. Методология управления / Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2011. – 128 с.

328. Носири Хусрав. Стрела времени / Н.Хусрав. - Душанбе: Адиб, 1991. – 45 с.

329. Орлов, А.А. Мониторинг инновационных процессов в образовании // Педагогика, 1996, №3. - С.9-15.

330. Орлова, Л.А., Нозимов С.Д. Воспитание дело творческое. (Инструктивно - методические материалы по воспитанию) / Л.А. Орлова, С.Д. Нозимов. - Душанбе, 2008. - 361 с.

331. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; // Под ред. С.А. Смирнова 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 512 с.

332. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж.Пиаже. - М., 1994.

333. Пидкастый, П.И. Искусство преподавания / П.И. Пидкастый, М.Л. Портнов. - М., «Рос. пед. Агентство», 1998. - 184 с.

334. Поливанова, Н.И. Диагностика системного мышления / Н.И. Поливанова, И.В. Ривина. - М.: Психологический институт РАО, 1995.

335. Положение об общеобразовательной школе // Вестник Министерства Образования Республики Таджикистан. (Некоторые нормативные документы общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных учреждений). - Душанбе, 1996. - 200 с.

336. Психология одаренности детей и подростков // Под ред. М.С. Лейтеса. - М.: Изд. «Академия», 1996. - 416 с.

337. Равен, Дж.К. Продвинутые прогрессивные матрицы: руководство к Прогрессивным Матрицам Равена и Словарным Шкалам. Раздел 4 / Дж. К.Равен. - М.: Когито-Центр, 1998.

338. Равен, Дж.К. Руководство для Прогрессивных матриц Равена и Словарных шкал. Стандартные прогрессивные матрицы (включая

Параллельные и Плюс версии): Раздел 3 4 / Дж.К. Равен. - М.: Когито-Центр, 2002.

339. Раев, А.И. Прогнозирование, кодирование и перенос как познавательные способности // Сб. науч. труд. Проблемы развития познавательных способностей / А.И. Раев. - Л., 1983. - С. 21 – 33.

340. Рази Абубакр Мухаммад ибн Закариё. Избранные сочинения / Р.А. Закариё. – Душанбе: Адиб, 1989. -157 с.

341. Репкин, В.В., Репкина Н.В. Система развивающего обучения: проект и реальность // В.В. Репкин Н.В. Репкина. - Развивающее обучение: теория и практика. - Томск, 1997.

342. Ривина, И.В. Факторы, влияющие на эффективность совместной деятельности // Развитие основ рефлексивного мышления школьников в процессе учебной деятельности // Под ред. В.В. Давыдова, В.В. Рубцова. - Новосибирск, 1995. – 317 с.

343. Ризозода Шафак. История литературы Ирана / Р.Шафак. -- Тегран, 1369. – 423 с.

344. Роботова, А.С. Познавательный интерес к гуманитарным предметам у старшеклассников // Сб. Педагогические основы формирования познавательных интересов учащихся / А.С. Роботова. - Л., 1977. - С. 23 – 68.

345. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании / Е.И. Рогов. - М. "Владос", 1995. - 528 с.

346. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: Прогресс, 1994. Терминологическая правка В.Данченко / К.Роджерс. - К.: PSYLIB, 2004.

347. Розенфельд, А.З. Предисловие / А.З. Резенфельд / Сказки и легенды горных таджиков. – М.: Наука, 1990. С. 5 -20.

348. Российская педагогическая энциклопедия. Том 2-й. - М., - 1993 - 672 с.

349. Роузенталь Ф. Торжество знания: Концепция знания в средневековом исламе / Ф.Роузенталь - М., 1978.

350. Рубинштейн, С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1958. - 147 с.
351. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - М.: Питер, 2000. - 712 с.
352. Рубцов, В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения / В.В. Рубцов. - М., 1987. – 214 с.
353. Рудаки. Собрание сочинений Рудаки. Сборник наследия Абуабдулло Джафар бини Мухаммад Рудаки. Комментарии Манучехра Донишпажу / А.Рудаки. - Тегеран, 1374. - 127 с.
354. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
355. Семёнов, А.А. Из области религиозных верований горных таджиков / А.А. Семёнов // Этнографическое обозрение. – М №4, 1990.- 350 с.
356. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики / М.Н. Скаткин.- М.: Педагогика, 1984. - 95 с.
357. Смирнов, Ю.А. К вопросу о проявлении и соотношении способностей и интересов в школьном возрасте // Сб. Склонности и способности / Ю.А. Смирнов. – Л.: ЛГУ, 1962. - С. 81 - 87.
358. Степанов, П.В. Как создать воспитательную систему школы: возможный вариант: Учебное пособие / П.В. Степанов. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 64 с.
359. Стил Дж. Критическое мышление - углублённая методика / Дж.Стил, К.Мередит Ч.Темпл. - М.: Изд-во Института «Открытое Общество», 1998. – 317 с.
360. Стил Дж. Основы критического мышления / Дж.Стил, К.Мередит Ч.Темпл. - М.: Изд-во Института «Открытое Общество», 1997. - 314 с.

361. Стил Дж. Чтение и письмо для развития критического мышления (ЧПКМ) / Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл. - М.: Изд-во Института «Открытое Общество», 1997.
362. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3 т / В.А. Сухомлинский. - М.: Педагогика, 1980. – 273 с.
363. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. - К.: Рад. шк., 1988 . – 425 с.
364. Теплов, Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.Теплов М.. - М., 1961. - 125 с.
365. Тимофеев, И.В. Бируни / И.В. Тимофеев. - М.Молодая гвардия, 1986.
366. Тучкова, Т.У. Урок как показатель грамотности и мастерства учителя / Т.У. Тучкова. - М.: ЦГЛ, АПК и ПРО, 2003. - 64 с.
367. Урок основная форма организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной и профессиональной школе / Под ред. Х.Байдакова. - Душанбе, 1989. - 51с.
368. Урок эффективность и качество / Коллектив авторов. - Волгоград: Ниж - Волж. кн. изд - во, 1988. - 128 с.
369. Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании // Избр. Пед. Соч. В 2 т. / К.Д. Ушинский. – Москва, 1974. Т.1 –С. 51-123.
370. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений / К.Д. Ушинский. - М.: Педагогика, 1989.
371. Фараби Абунаср. Социально-политические трактаты / Ф.Абунаср. - Алма-Ата, 1973.
372. Формирование личности старшеклассников. - М., 1989. - 168 с.
373. Хансбергер А. Насир Хусрав - рубин Бадахшана / А.Хансбергер. – Душанбе, 2003. - Нашрийти Нодир. – 328 с.
374. Ходжаев, К.Т. Педагогические взгляды Унсурмаали Кайковуса и Носира Хусрава / К.Т. Ходжаев. – Душанбе: Ватанпарвар, 2009. - 203 с.

375. Холикова, Ш.К. Вопросы нравственности и воспитания в поэзии Абушакура Балхи // Известия Академии наук Республики Таджикистан, 2018, №(249). С. 133 – 139.
376. Хусейнзода Ш. Таджикская литература в 8-м классе / Ш.Хусейнзода. - Душанбе: изд. Маориф, 1982. - 271 с.
377. Чередов, И.М. Сравнительная эффективность отдельных форм организации обучения на уроке // Сб. Организация познавательной деятельности учащихся / И.М. Чередов. – Свердловск, 1979. - С. 45 – 51.
378. Чудновский, В.Э. Воспитание способностей и формирование личности / В.Э. Чудновский. - М.: Знание, 1986. - 80 с.
379. Чурилин, Н.А. Межпредметные связи как фактор формирования познавательных интересов старшеклассников в учебной деятельности / Н.А. Чурилин. - Л., 1985. - 133 с.
380. Шамова, Т.И. Проблемный подход в обучении / Т.И. Шамова. - Новосибирск, 1969. - 68 с.
381. Шарипов А. Великий мыслитель Абу Райхан Бируни / А.Шарипов. - Ташкент, Фан, 1972.
382. Шарифзода Файзулло (Шарифов). Интегрированное обучение - основа развития и воспитания / Ш.Файзулло. - Душанбе, Маориф, 1995. - 143 с.
383. Шарифзода Файзулло (Шарифов). Теория и практика интегрированного обучения на начальном этапе средней школы / Ш.Файзулло. - Душанбе: Маориф, 1997 - 194 с.
384. Шарифзода Файзулло Педагогика: курс лекций / Ш.Файзулло, И.Каримова. - Душанбе: Ирфон, 2008. - 284 с.
385. Шарифов Дж. Практические аспекты дифференциации самостоятельных работ // Школа и общество, 2005, №1. - С. 50 - 54.
386. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. - М.: Российское педагогическое агентство, 1998. - 354 с.

АДАБИЁТ БО ЗАБОНИ АНГЛИСЙ

387. Ax, Jan, and Petra Ponte. Moral Issues in Educational Praxis: A Perspective from Pedagogiek and Didactiek as Human Sciences in Continental Europe // Ax, Jan, and Petra Ponte. Pedagogy, culture, and society, 2010. - № 1(118). P. 228.
388. Barakoska, A.N. Pedagogical and psychological basis of moral education // A.N. Brakoska, A Jokovska. International Journal of cognitive research in science, engineering, and education, 2013. - №2 (15). P. 90.
389. Basourakos, J. Moral voices and moral choices: Canadian drama and moral pedagogy // J. Basourakos. Journal of Moral Education, 1999. - №4(28). P. 250.
390. Bergmann, D.S. The logical connection between moral education and physical education // D.S. Bergmann. Journal of Curriculum Studies, 2000. - №32 (4th ed). P. 150.
391. Covell, K. and Howe, R. Moral education through the 3 Rs: rights, respect, and responsibility // K Covell, R Howe. Journal of Moral Education, 2001. - № 30 (1st ed). P. 180.
392. Hutmacher, W. Key competencies for Europe // W, Hutmacher. Council for Cultural Co-operation (CDCC) Secondary Education for Europe, 1997. - №1 (117). P. 73.
393. Kohlberg, L. Moral education, the psychological view. In L. C. Deighton (ed.), Encyclopedia of Education, 6, (New York: Macmillan), (1971): 399–406.
394. Lee, H.L. and Bjervas, L.L. Pedagogical documentation and systematic quality work in early childhood: Comparing practices in Western Australia and Sweden // H.L. Lee, L.L. Bjervas. Contemporary Issues in Early Childhood, 2021. - №2 (139). P. 180.
395. Teresa, Z.M. and Piotr G. The Personal Aspect of the Moral and Axiological Upbringing of Children and Adolescents // Z.M. Teresa, G. Piotr. Lubelski rocznik pedagogiczny, 2020. - №1 (39). P. 90.

ҲИСОБОТҲО

396. Ҳисоботи раёсати маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон оид ба натиҷаҳои соҳаи маорифи вилоят дар соли таҳсили 2019-2020. – Хоруғ, 2020.

397. Ҳисоботи Филиали муассисаи давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар ВМҚБ, оид ба амалигардонии Барномаи «Робитаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ: сохторҳои молиявӣ барои рушди соҳаҳои гуногун дар Тоҷикистон». - Хоруғ, 2019

МАЪЛУМОТИ ШИФОҲӢ

398. Ғуломалиев Раҳмон, нафақаҳӯр, 67 сола, сокини н. Мурғоб, ВМҚБ.

399. Доробов Муборакқадам, 90 сола (соли таваллудаш таҳмин, 1930-32), сокини деҳаи Нимоси ҷамоати Сежд ноҳияи Роштқалъа, ВМҚБ.

400. Исмоилшо Саидброимов, собиқ омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик, аълоҷии маорифи Иттиҳоди Шуравӣ, шоир, нафақаҳӯр (соли сӯҳбат 75 сол дошт), соли тав. 1942, сокини деҳаи Бидеҷи ҷамоати Барвоз ноҳияи Роштқалъа, ВМҚБ.

401. Мамутхонова Саидхоним - 85-сола (соли таваллудаш 1936), нафақаҳӯр, сокини деҳаи Ҷавшангози ҷамоати Сежди ноҳияи Роштқалъа, ВМҚБ.

402. Ҳуштолбеков Ҳусравбек - 92 сола (тав. 1925), иштирокчии ҶБВ, дорандай ордени «Ҷанги Бузурги Ватанӣ» дараҷаи 1. сокини деҳаи Синdev ҷамоати Барвоз н. Роштқалъа,

403. Шодавлатов Ғуломиддин (тав. 1916), собиқадори меҳнат, дорандай Ордени Ленин, сокини деҳаи Занудҷ ҷамоати Барвоз н. Роштқалъа, ВМҚБ.

404. Шорустамов Қиноатшо, собиқ маорифчӣ, нафақаҳӯр, 80 сола, сокини дехаи Мун ҷамоати Навобод, н. Шуғнон, ВМКБ.

**МУҲТАВОИ АСОСӢ ВА НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ
ДИССЕРТАЦИОНӢ ДАР ИНТИШОРОТИ ЗЕРИНИ
МУАЛЛИФ ИНҶИКОС ЁФТААНД:**

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд:

[1-М]. Саидиброимов, Ш.О. Насир Ҳусрав и Каран [Текст] / Ш.О. Саидиброимов // Известия Академии наук Республика Таджикистан, 2012, №2. – С 99-101.

[2-М]. Саидиброимов, Ш.О. Ақидаҳои педагогии тоисломӣ дар асарҳои динии халқҳои сокини минтаҳаҳои Форсу Мовароуннаҳр [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2012, №3/8 (101). Қ.1. – С. 246 – 251.

[3-М]. Саидиброимов, Ш.О. Инҷикоси усулҳои самарарабахшу фаъоли таълим дар “Саодатнома”-и Носири Ҳурав [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2013, №4(53) қ.2. – С. 166-170.

[4-М]. Саидиброимов, Ш.О. Истифодаи ангезиши зеҳн ва инкишоф додани маҳорати фикрронӣ дар «Кушоиш ва раҳоиш»-и Н. Ҳусрав дар синфи 8 [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Илм ва инноватсия. Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2014, №1-2(7-8). – С. 33-36.

[5-М]. Саидиброимов, Ш.О. Наврӯз ва равнақи ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Илм ва инноватсия. Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2017, №1-2(7-8). – С. 8-11.

[6-М]. Саидиброимов, Ш.О Саёҳат омили асосии рушди тафаккур ва салоҳиятҳои хонандагон (дар ҳаммуалифӣ). [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2019, №10. - С. 251-255.

[7-М]. Саидиброимов, Ш.О. Нақши хирад дар шинохти қадри падару модар аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2020, №4(53) қ.2. – С. 166-170.

[8-М]. Саидиброимов, Ш.О. Усулҳои ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии миллии насли наврас бо истифода аз ашъори шуарои муосири тоҷик (дар ҳаммуалифӣ) [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2020, №7. – С. 286-291.

[9-М]. Саидиброимов, Ш.О. Тафаккури интиқодӣ - омили асосии рушди тафаккур ва салоҳиятҳои хонандагон [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2020, №10. – С. 379-382.

[10-М]. Саидиброимов, Ш.О. Накш ва ҷойгоҳи падару модар дар таълимоти мутафаккирони асрҳои X-XI (дар ҳаммуалифӣ) [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Серия 2, 2021, №2(6). – С. 27-31.

[11-М]. Саидиброимов, Ш.О. Накш ва ҷойгоҳи ақлу хирад дар таълимоти Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, Ибни Сино ва Носири Ҳусрав [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Серия 2, 2021, №3-4(7-8). – С. 47-51.

[12-М]. Саидиброимов, Ш.О. Прославление интелекта (мудрости) в творчестве литераторов X века [Текст] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми донишгоҳи Ҳоруғ, 2021, №2(18). – С. 149-156.

[13-М]. Саидиброимов, Ш.О. Татбиқи донишҳои назариявӣ дар амал аз диди мутафаккирони асрҳои X-XI [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми донишгоҳи Ҳоруғ, 2022, №2.– С. 74-82.

[14-М]. Саидиброимов, Ш.О. Тақвияти педагогӣ дар такмил бахшидани сифати таълим бо роҳи табодули таҷриба (дар ҳаммуалифӣ). [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2022, №3(44). – С. 86-93.

[15-М]. Саидиброимов, Ш.О. Нақши хирад дар рушди таълиму тарбия аз нигоҳи Абулқосим Фирдавсӣ [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 2022, №4(40). – С. 5-9.

[16-М]. Саидиброимов, Ш.О. Ҳамbastагии ақидаҳои тарбиявӣ-ахлоқии Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ ва Ҷалолиддини Балхӣ [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2022, №4(45). – С. 74-78.

[17-М]. Саидиброимов, Ш.О. Шинохти ҳаққи модару падар дар «Қобуснома»-и У. Кайковус ва педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2022, №7. – С. 332-337.

[18-М]. Саидиброимов, Ш.О. Дарси муосир ва инъикоси он дар раванди таълим [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишкадаи забонҳо, 2023, №3(51). – С. 170-176.

[19-М]. Саидиброимов, Ш.О. Рушди салоҳиятҳои хонандагон аз нигоҳи Ҳаким Носири Ҳусрав [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, 2023, №4 (28). – С. 242-249.

[20-М]. Саидиброимов, Ш.О. Ҷашни Сада аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI ва нақши он дар рушди салоҳиятҳои насли наврас [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, 2024, №2 (30). – С. 128-135.

[21-М]. Саидиброимов, Ш.О. Таҳқиқи таҷрибаҳои педагогӣ (амалигардонии усулҳои фаъоли таълим) дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон (дар ҳаммуалифӣ) [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, 2024, №4 (28). – С. 240- 247.

I. Монографияҳои илмӣ

[22-М]. Саидиброимов, Ш.О. Системаи дидактикии Носири Хусрав [Матн] // Монографияи илмӣ / Ш.О. Саидиброимов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 173 с.

[23-М]. Алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт омили рушди маорифи миллӣ-монографияи Филиали ДҶТИБКСМ дар ВМКБ [Матн] // Монографияи илмӣ. Таҳиякунанда, муаллифи сарсухан ва муҳаррири масъул Ш.О. Саидиброимов / Ш.О. Саидиброимов. – Душанбе, 2020. – 240 с.

[24-М]. Саидиброимов, Ш.О. Хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони форсу тоҷик (асрҳои X-XI) [Матн] // Монографияи илмӣ / Ш.О. Саидиброимов. – Душанбе, Сифат-Офсет, 2023. – 350 с.

[25-М]. Саидиброимов, Ш.О. Татбиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик дар педагогикаи мӯосири миллӣ [Матн] // Монографияи илмӣ / Ш.О. Саидиброимов. – Душанбе: Сифат-Офсет, 2024. – 240 с.

III. Мақолаҳои дар дигар нашрияҳои илмӣ батабърасида

[26-М]. Саидиброимов, Ш.О. Мавқеи усулҳои фаъоли таълим дар осори Носири Хусрав / Ш.О. Саидиброимов // Маҷмӯаи мақолаҳо ва фишурдаи маърӯзаҳо аз конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ «Ислоҳоти соҳаи маориф ва шаклгирии муносибатҳои бозаргонӣ». – Душанбе: 2011. - С 240-251.

[27-М]. Саидиброимов, Ш.О. Ҳамқадами замон [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Ҷ. Булбулов. Такмили ихтисоси омӯзгорон: воқеият, маҳсусият ва андешаҳо (монографияи илмӣ). - Душанбе: Ирфон. – 2011. С. 240.

[28-М]. Саидиброимов, Ш.О. Ақидаҳои педагогии Мирзо Турсынзода [Матн] // Ш.О. Саидиброимов. Вассофи сулҳу амонӣ ва дӯстии халқҳо. Маҷмӯаи мақолаҳо ба 100-солагии шоир. Мураттиб. С. Маҳкамов. – Душанбе, 2011. – 180 с. С. 76-71.

[29-М]. Саидиброимов, Ш.О. Истифодай усулҳои фаъоли таълим дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Забон бақои миллат (маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ). Муҳаррир Л. Додо. – Душанбе: Маърифат, 2011. - 160 с. С.112-119.

[30-М]. Саидиброимов, Ш.О. Таҷлили Наврӯз дар Бадаҳшон [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Ҷашни табиат, иди миллат ва рамзи ваҳдат. Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба иди байналмилалии Наврӯзи фарҳундапай. Мураттиб. С. Маҳкамов. – Душанбе, 2012. – 164 с. С.87-71.

[31-М]. Саидиброимов, Ш.О. Исламского педагогика как источник педагогического наследия Носира Хусрава [Текст] / Ш.О. Саидиброимов // Таҳқиқоти педагогӣ: мушкилот ва дурнамои он дар замони муосир (маводи конференсияи байналмилалии илмиву амалӣ бахшида ба 80-солагии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф). – Душанбе, 20 ноябри соли 2013. - 250 с. С. 235 - 237

[32-М]. Саидиброимов, Ш.О. Бузургонро бузургон зинда доранд [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Таълими ҳамгиро (маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ). Мураттиб ва муҳаррири масъул профессор С. Сулаймонӣ. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 230 с. С. 89-97.

[33-М]. Саидиброимов, Ш.О. Рамзи оташ дар фалсафаи Наврӯз [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Даствези наврӯзӣ (маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ). Мураттиб Қосимӣ Саъдӣ. - Душанбе, Ирфон, 2018. – С. 148-155.

[34-М]. Саидиброимов, Ш.О. Ба корафтода коромӯз мебош [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Маводи конференсияи IV байналмилаӣ: “Таҳсилоти фарогир, мушкилот ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли он. – Душанбе, 2018. – С. 182-189.

[35-М]. Саидиброимов, Ш.О. Шоҳфутур – азизи дилҳо [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ. Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б.Искандаров, АМИТ, 2019. – С. 113-128.

[36-М]. Саидиброимов, Ш.О. Зи омӯзандae маънӣ фаро гир [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Дар пайроҳai таълим (мақолаҳoi илмӣ-методӣ). Муҳаррири масъул Ш.О. Саидиброимов. – Хоруг, 2020. – С. 2 - 7.

[37-М]. Саидиброимов, Ш.О. Рушди салоҳиятҳoi фикрронӣ ва муоширати хонандагон дар осори Носири Хусрав [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Дар пайроҳai таълим (мақолаҳoi илмӣ-методӣ). Муҳаррири масъул Ш.О. Саидиброимов. – Хоруг, 2020. – С. 77 - 87.

[38-М]. Саидиброимов, Ш.О. Забон калиди дари ганҷ / Ш.О. Саидиброимов // Алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт омили рушди маорифи миллӣ - монографияи филиали ДҶТИБКСМ дар ВМКБ. Муҳаррири масъул Ш.О. Саидиброимов. – Душанбе, 2020. - 240 с. С. 151-169.

[39-М]. Саидиброимов, Ш.О. Андешаҳo перомуни тақдирсоз будани Ичлосия XVI –уми Шӯрои Олии Тоҷикистон [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Маҷмӯai мақолаҳoi илмӣ. Конфренсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Рушди илм ва маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ дар мисоли шароити қӯҳистон: мушкилот, равишҳoi нав ва таҳқиқотҳoi даҳлдор”. – Хоруг, 2022. – С. 420-424.

[40-М]. Саидиброимов, Ш.О. Садриддин Айнӣ. арзишҳoi миллӣ ва умушибашарӣ (дар ҳаммуалифӣ) [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Масъалаҳoi илмҳoi гуманитарӣ. Институти илмҳoi гуманитарии ба номи академик Б. Исқандаров, АМИТ, 2023. – С. 99-115.

[41-М]. Саидиброимов, Ш.О. Инъикоси дарс-воситаи рушди касбии омӯзгор ва ташаккули сифати таълим [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Маводҳoi Конфренсияи байналмилалии III-юми илмӣ-назариявӣ таҳти унвони “Рушди илм ва маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ дар мисоли минтиқai қӯҳистон: мушкилот, равишҳoi нав ва таҳқиқотҳoi даҳлдор”. – Хоруг, 14-15-уми июни соли 2024. - С. 280-287.

IV. Мақолаҳoi дар дигар нашрияҳo батабърасида

[42-М]. Саидиброимов, Ш.О. Истифодаи дурусти методҳои дарсдиҳӣ [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. – Хоруг, 2008, №1. - С.7-9.

[43-М]. Саидиброимов, Ш.О. Истифодаи усулҳои инноватсионӣ дар дарси адабиёт [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. – Хоруг, 2009, №12. - С. 6-9.

[44-М]. Саидиброимов, Ш.О. Иттиҳодияи методиро дастгирӣ бояд [Матн] / Ш.О.Саидиброимов // Масъалаҳои маориф.- Душанбе, 2009, №5. - С.68-74.

[45-М]. Саидиброимов, Ш.О. Назаре ба ботини барномаҳои таълимӣ [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. – Хоруг, 2009, №11. - С.20-21.

[46-М]. Саидиброимов, Ш.О. Қатрае аз баҳри дастовардҳо [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ.– Хоруг, 2011, №5. - С.26-30.

[47-М]. Саидиброимов, Ш.О. Мавқei усулҳои фаъоли таълим дар эҷодиёти Ҳаким Носири Ҳусрав [Матн] / Ш.О.Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. – Хоруг, 2011, №6. - С.12-19.

[48-М]. Саидиброимов, Ш.О. Наврӯз дар ашъори Лаъчубаи Мирзоҳасан [Матн] / Ш.О.Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ.– Хоруг, 2012, №50(142). - С.10-12.

[49-М]. Саидиброимов, Ш.О. Таълими босифат [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ.– Хоруг, 2012. - №57. - С.26-28.

[50-М]. Саидиброимов, Ш.О. Усулҳои фаъолгардонии хонандагон дар дарс [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор.

Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. - Хоруг, 2012, №58. - С.26-28.

[51-М]. Саидиброимов, Ш.О. Арзёбии дониш бо усули фаъоли таълим [Матн] / Ш.О.Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. – Хоруг, 2013, №1. - С.14-15.

[52-М]. Саидиброимов, Ш.О. Таҳлили муқоисавии ақидаҳои педагогии Носири Хусрав ва доктаринаи педагогии суфиизм [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Раҳнамои омӯзгор. Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ. – Хоруг, 2013, №2. - С.26-28.

[53-М]. Саидиброимов, Ш.О. Шеър ва ташаккули худшиносӣ [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Омӯзгор №11(12184), 2018. – С. 5-7

[54-М]. Саидиброимов, Ш.О. Зан-модари тоҷик намунаи ибрати фарзандон [Матн] / Ш.О. Саидиброимов // Бонувони Тоҷикистон. – июл, 2019, (№152). С. 48-49